

ISSN 2707-9996

ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ОМӮЗГОРӢ БАХШИ ИЛМҲОИ ТАБИЙ

*Наширияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ*



ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

*Издание Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни*

HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY SERIES OF NATURAL SCIENCES

*Publication of the Tajik State Pedagogical University
named after Sadriddin Ayni*

№ 4 (24)

Душанбе – 2024

Мачалла соли 2019 таъсис ёфтааст

Мачалла аз 01.10.2024 шомили феҳристи мачаллаҳои илмии тақризашавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошиад. Дар мачалла мақолаҳо аз руи самтҳои зерини илм нашр мешаванд: 02.00.00 - Ҳимия, 03.00.00 - Илмҳои биологӣ, 25.00 - Илмҳои заминииносӣ

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2023 таҳти № 294/МЧ-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Шохиси иқтибосоварии илмии Русия» (ШИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии мачозӣ ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ 121

Тел.: (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Почтаи электронӣ: vestnik.tgpu@gmail.com

Сомонаи мачалла: esn.tgpu.tj

Сармуҳаррир: *Ибодулло Аҳлиддин Ибодулло* – доктори илмҳои таърих, профессор, ректори ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

Муовини сармуҳаррир: *Сангизод Дониёр Шомаҳмад* – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини ректор оид ба корҳои илмии ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

Котиби масъул: *Холов С.С.*

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Муртазоев Уктам Исматович- доктори илмҳои география, профессор

Муҳаббатов Холназар Муҳаббатович - доктори илмҳои география, профессор

Раҳимов Абдуфаттоҳ- доктори илмҳои география, профессор

Абулхаев Владимирир Ҷалолович- доктори илмҳои химия, профессор

Бадалов Абдулхайр Бадалович- доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи АМИТ

Бандаев Сироҷиддин Гадоевич- доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи ATT

Бобизода Гуломқодир Мукаммал- доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви пайвастаи ATT

Муродиён Асрор- доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Раҳимова Мубашираҳон- доктори илмҳои химия, профессор

Раҷабзода Сироҷиддин Икром- доктори илмҳои химия, дотсент

Раҷабов Умаралӣ- доктори илмҳои химия, профессор

Сафармамадзода Сафармад Муборакшо- доктори илмҳои химия, профессор

Ҷураев Тухтасун Ҷураевич- доктори илмҳои химия, профессор

Қосимов Раҷабек- доктори илмҳои биологӣ, профессор

Мирзорҳимов Ақобир Каримович- доктори илмҳои биологӣ, дотсент

Раҳимов Сафарбек- доктори илмҳои биологӣ, профессор

Сатторов Раҳматулло- доктори илмҳои биологӣ, профессор

Сатторов Тоҳирҷон -доктори илмҳои биологӣ, профессор

Устоев Мирзо- доктори илмҳои биологӣ, профессор

Холбеков Мирзоҳамдам- доктори илмҳои биологӣ, профессор

ISSN 2707-9996

Журнал основан в 2019 году

Журнал включен в перечень рецензируемых научных журналов Республики Таджикистан с 01 октября 2024 года. В журнале публикуются статьи по следующим научным направлениям: 02.00.00 – Химия, 03.00.00 – Биологические науки, 25.00 – Науки о Земле.

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 1 мая 2023 года за № 294/ЖР-97

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

Тел.: (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Электронная почта: yestnik.tgri@gmail.com

Сайт журнала: <http://esn.tgri.tj>

Главный редактор: Ибодулло Ахлидин Ибодуло - доктор исторических наук, профессор, ректор ТГПУ им. С. Айни

Зам. главного редактора: Сангинзод Дониёр Шомахмад - доктор юридических наук, проректор по научной работе ТГПУ им. С. Айни

Ответственный редактор: Холов С.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Муртазоев Уктам Исматович - доктор географических наук, профессор

Мухаббатов Холназар Мухаббатович – доктор географических наук, профессор

Рахимов Абдуфаттох – доктор географических наук, профессор

Абулхаев Владимир Джалолович - доктор химических наук, профессор

Бадалов Абдулхайр Бадалович - доктор химических наук, профессор, член-корр. НАНТ

Бандаев Сироджиддин Гадоевич - доктор химических наук, профессор, член-корр. АОТ

Бобизода Гуломкодир Мукаммал–доктор биологических наук, профессор, академик АОТ

Муродиён Асрор – доктор технических наук, доцент

Рахимова Мубаширахон – доктор химических наук, профессор

Раджабзода Сироджиддин Икром – доктор химических наук, доцент

Раджабов Умарали – доктор химических наук, профессор

Сафармамадзода Сафармад Муборакио – доктор химических наук, профессор

Джураев Тухтасун Джураевич – доктор химических наук, профессор

Косимов Раджабек – доктор биологических наук, профессор

Мирзорахимов Акобир Каримович – доктор биологических наук, доцент

Рахимов Сафарбек – доктор биологических наук, профессор

Сатторов Рахматулло – доктор биологических наук, профессор

Сатторов Тоирджон – доктор биологических наук, профессор

Устоев Мирзо – доктор биологических наук, профессор

Холбеков Мирзохамдам – доктор биологических наук, профессор

ISSN 2707-9996

The journal was founded in 2019

The journal has been included in the list of peer-reviewed scientific journals of the Republic of Tajikistan since October 1, 2024. The journal publishes articles in the following scientific areas: 02.00.00 - Chemistry, 03.00.00 - Biological sciences, 25.00 - Earth sciences.

The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on May 1, 2023 for No. 294/ZhR-97

The Journal is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>

Phone: (+992 37) 224-20-12

Fax: (+992 37) 224-13-83

E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com

Journal website: <http://esn.tgpu.tj>

Editor-in-chief: *Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo* - Doctor of Historical Sciences, Professor, Rector of the TSPU named after S. Ayni

Deputy Editor-in-chief: *Sanginzod Doniyor Shomahmad* - Doctor of Law Sciences, Professor, Vice-rector on Scientific Affairs of TSPU named after S. Ayni

Executive Editor: *Kholov S.S.*

THE EDITORIAL BOARD:

Murtazoev Uktam Ismatovich - Doctor of Geography, Professor

Muhabbatov Kholnazar Muhabbatovich - Doctor of Geography, Professor

Rahimov Abdufattoh - Doctor of Geography, Professor

Abulkhaev Vladimir Jalolovich - Doctor of Chemical Sciences, Professor

Badalov Abdulkhair Badalovich - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. NAST

Bandaev Sirojiddin Gadoevich - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. AET

Bobizoda Gulomgodir Mukhammad - Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician. AET

Murodiyon Asror - Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor

Rahimova Mubashirakhon - Doctor of Chemical Sciences, Professor

Rajabzoda Sirojiddin Ikrom - Doctor of Chemical Sciences, Assistant Professor

Rajabov Umarali - Doctor of Chemical Sciences, Professor

Safarmamatdzoza Safarmad Muboraksho - Doctor of Chemistry, Professor

Juraev Tukhtasun Juraevich - Doctor of Chemical Sciences, Professor

Kosimov Rajabek - Doctor of Biological Sciences, Professor

Mirzorahimov Akobir Karimovich - Doctor of Biological Sciences, Assistant Professor

Rahimov Safarbek - Doctor of Biological Sciences, Professor

Sattorov Rahmatullo - Doctor of Biological Sciences, Professor

Sattorov Toirjon - Doctor of Biological Sciences, Professor

Ustoev Mirzo - Doctor of Biological Sciences, Professor

Kholbekov Mirzohamdam - Doctor of Biological Sciences, Professor

**МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ
ИЛМҲОИ ГЕОГРАФӢ / ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ**

Имомов А.А.

Рушди хоҷагиҳои моҳипарварии давлатӣ дар обанборҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 7
Гулмирзоев К.Х.

Внешней трудовой миграции и его отрицательные последствия 14
Диловаров Р., Мирзомудинов Д.А.

Проблемы территориальной организации промышленных предприятий в Таджикистане 21
Мусоев Д.

Заминаҳои инкишофи дайв-туризм дар Тоҷикистон 29
Аламов А., Ибодов Ш.

Давраҳои геологӣ ва ташакулёбии обҳои зеризаминии ноҳияи иқтисодии Ҳисор 35
Давлятова А.Х., Хочизода Г.Х., Юнусова Ф.

Определение динамики моренного слоя в ледниках бассейна подземной реки — притока реки Обихингоб с использованием метода дистанционного зондирования Земли 39

Аламов А., Ибодов Ш.
Тағирёбии иқлими ва таъсири он ба обҳои доҳилии водии Ҳисор 47

Аминов Х.Н.
Муаммоҳои иқтисодӣ-географӣ ва арзёбии иқтидори ландшафтҳои табиӣ дар водии Зарафшон 52

Риджабеков Н.Ч., Султонбекова З.В.
Территориальные факторы и устойчивое развитие горного туризма и рекреации в Таджикистане 60

Хакбердиев Х.М.
Изменения в динамике и структуре организации промышленности Согдийской области в рыночных условиях 66
Наимов Х.Ф.

Стратегия ва имкониятҳои идоракуни обхезӣ дар водии Ҳисор 72
Кароматуллои Ю.

Хусусиятҳои геоморфологӣ ва таснифи физикӣ - географии нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 78

Азизов Н.Х.
Анализ и сравнительная оценка значения и роли малой гидроэнергетики (МГЭ) как зелёной энергии в рамках «зелёной экономики» (на примере Республики Таджикистана) 82

ИЛМҲОИ ХИМИЯ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Жоробекова М.Б., Файзуллоzода Э.Ф., Давлатшоева Дж.А., Рахимова М.

Распределение по шкале pH координационных соединений, образующихся в системе Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O 87

Бобиев Х.А., Содиков Д.Д., Бобизода Г.М.
Комплексные соединения кобальта с аминокислотами 94

Умаралии С., Мухторов П.А., Усмонов М.Б.
Ҳалшавандагии системаи обӣ - намакии сулфатҳои калий, магний, калсий барои ҳарорати 0°C (K, Mg,Ca//SO₄-H₂O) 104

Сайдзода Х.Х., Бобизода Ғ.М., Файзуллоева М.М.
Коркарди композитсия дар асоси экстракти сабзи ва пептидҳои хурмолекула 111

Саидов Н.М., Джумаев Ш.С., Рузиев Ч.А., Камалитдинов С.К.
Определение состава и свойств фторгипса образующегося при производстве фтористого водорода ООО «ТАЛКО Кемикал» 118

Файзуллоева М.М., Файзуллоева З.М., Бобизода Ғ.М.
Синтез ва омӯзиши комплексҳои металлҳо бо аминокислотаҳо 126

Аминов Ҳ.М., Азизқулова О.А., Ҷурабеков У.М.
Хосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-формил-3-тиосемикарбазид 133

Раҷабзода С.И., Иззатуллоzода А.С., Раҳимов И.Ф.
Таҳқиқи фармакологии экстрактҳои қисматҳои рӯйи заминӣ ва зери заминии газнаи духонагӣ (*Urtica Dioica L.*) 141

Навруззода Г.Ф., Бобизода Г.М.
Синтез вилона и создание его композиции с экстрактом зверобоя 152

Хочиён М.К.
Извлечение серебра и марганца в целях повышения комплексности использования

техногенных отходов	160
Раджабзода С.И., Хикматзода И.И.	
Влияние метиловых эфиров ароматических и гетероциклических аминокислот на рост и развитие некоторых растений	

ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бобозода И. А., Ғайратзода М. Ҳ.	
Бухоршавии бошиддати оби барги растании анчир (<i>ficus carica l.</i>) дар шароитҳои гуногуни Тоҷикистон	173
Рахимов М.М.	
Влияние абиотических факторов на содержание крахмала в разных органах пшеницы	180
Устоев Б. Р.	
Баҳодиҳии комплексии ҳолати функционалии системаи дилу рагҳои донишҷӯён дар донишгоҳ.....	187
Курбонов А.Р., Тошев М.М.	
Аҳамияти хочагӣ ва хусусиятҳои шифоии чатргулони киштшаванди тоҷикистон	192
Мадалиев А. С.	
Самаранокии полифенолҳои баргу меваи кавар ба мубодилаи ҷарбҳо ҳангоми заҳролудкуни шадиди токсикӣ бо CCL ₄	197
Ядгарова Г.А.	
Положение и пути по эффективному использованию водно-биологического потенциала - рыбы и вода-продуктов в Республике Таджикистан	203
Каримзода М. О.	
Газу нерӯй ва нишондиҳандаҳои клиникии гӯсолаҳо ҳангоми дар вояи маводҳои ғизӣ илова кардани премикси витаминию минералии “Буқҷа”	207
Абдураҳмонов Ф. Т.	
Нақши фагоситоз дар системаи муҳофизатии организми одам	211
Солиҳзода Д.И.	
Асосҳои биологӣ ва иқтисодии амсиласозии популятсияи мурғи марҷон	218
Мирзозода С. М., Ҳисайнов Д. Э., Ҳакимова А. С.	
Истифодаи устувори захираҳои растаниҳои шаҳддиҳанда самти муҳим дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат	228
Шоқурбонова М. Ш	
Таҳлили тағиироти солонаи параметрҳои морфологӣ, нишондиҳандаҳои физиологӣ ва ғизои вөкеии донишҷӯёни курси якум дар раванди мутобиқшавӣ ба таҳсил дар донишгоҳ	234

ТДУ 310201:700401

**РУШДИ ХОҶАГИҲОИ МОҲИПАРВАРИИ ДАВЛАТӢ ДАР
ОБАНБОРҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

И момов А.А.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Обанбор ҳавзаи обии сунъиеро меноманд, ки ҳаҷми умумии оби онҳо зиёда аз 1 млн. м^3 -ро ташкил медиҳад. Мубодилаи об ва речай онҳо бо мақсади ҷамъ кардан ва минбаъд дар ҳоҷагии ҳалқ истифода бурдан мебошад. Захираи об бо иншоотҳои гидротехникӣ доимо танзим карда мешавад [7, с. 88-89].

Обанборҳо ҳангоми бастани роҳи об дар ҳамвориҳо, дараҳои танги қӯҳӣ ё дарёҳое, ки аз қӯлҳо ҷорӣ мешаванд, дар натиҷаи соҳтани иншооти гидротехникӣ (сарбанд) ба вучуд меоянд. Дар қитъаи дарё, ки сарбанд соҳта шудааст, сатҳи об баланд шуда, ҳавзаи обӣ ҳосил мешавад. Баъзан вақт об аз соҳилҳои обанбор баромада марғзорҳои атроф, заминҳои корам ва дигар заминҳоро зер меқунад. Ин боиси ба вучуд омадани обанбори сунъӣ мегардад. Майдони обии он ба садҳо ҳазор гектар ва ҳаҷми умумии об ба миллионҳо мукаабметр мерасад. Андоза ва ҳаҷми умумии обанбор аз релефи маҳал ва баландии сатҳи оби он вобаста аст.

Тараққиёти саноат, ҳоҷагии кишоварзӣ, инчунин ба воситаи обанборҳо тағиیر додани речай дарёҳо - ба ҳоҷагии моҳидории дохилӣ таъсир мерасонад.

Аз нисф зиёди обанборҳо барои истеҳсоли қувваи барқ соҳта шудаанд, ки сатҳи об 95%-ро ташкил медиҳад. Обанборҳо аз рӯи ҳаҷм ва масоҳати умумии сатҳи об ба қалонтарин, хеле қалон, миёна, хурд ва ниҳоят хурд тақсим мешаванд.

Солҳои охир дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон обанборҳои зиёд соҳта шудаанд ва дар оянда ҳам соҳта мешаванд. Обанборҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло танҳо барои истеҳсолии нерӯи барқ ва ирригатсия истифода мешаванд. Бояд ҳамаи обанборҳо ба таври комплексӣ (истеҳсолии нерӯи барқ, обёрии заминҳои кишоварзӣ, таъмини киштиронӣ, санитарӣ, таъмини оби нӯшокӣ ба аҳолӣ ва саноат, мубориза бо обхезӣ, моҳидорӣ, рекреатсия ва файра) соҳта мешуданд.

Дар обанборҳо ташкил ва ба роҳ мондани ҳоҷагии моҳидорӣ барои бо моҳии тару тоза таъмин намудани аҳолӣ аҳамияти қалони амалӣ дорад.

Дарёҳо муҳимтарин манбаи захираҳои обӣ буда, барои зиёд намудани захираи моҳӣ дар қӯлҳо ва резишгоҳи дарёҳо аҳамияти қалон доранд. Аз нав тақсим кардани маҷрои дарёҳо тавассути обанборҳо шароити мавҷудият ва тақрористеҳсолкунии моҳидорӣ, ки давоми ҳазорсолаҳо инкишоф ёфтаанд, вайрон меқунад. Речай гидрологӣ, ҳароратӣ, гидрохимияӣ ва гидробиологии оби дарёҳо, инчунин ҳаракат, афзоиш ва ғизохурии моҳӣ тағиир меёбад.

Бо мақсади обёрии заминҳо дар ҳавзаи дарёҳои Сир ва Ому то соли 1982 зиёда аз 50 обанбор соҳта шудааст. Ҳаҷми умумии обии онҳо $46,4 \text{ km}^3$ ва ҳаҷми манфиатдориашон $31,6 \text{ km}^3$ мебошад. Қарib ҳамаи онҳо танҳо барои обёрии заминҳои ҳоҷагии қишлоқ истифода мешаванд (Ҷадвали 1).

Обанборхое, ки дар ҳудуди Тоҷикистон соҳта шудаанд[7, с. 89]

Номи обанбор	Чои соҳта шудан	Соли ба истифода додан	Ҳаҷми лоиҳавӣ, млн. м ³	Майдони сатҳи об, км ²	Танзим		
			Умумӣ (пурра)	Манғидор	Хангоми сатҳи баландтар	Хангоми сатҳи настарин	
Норак	дарёи Вахш, деҳаи Пулисангин	1979	10500	4500	98	70	мавсими
Сарбанд	дарёи Вахш, шаҳри Сарбанд	1966	94,5	18	7,5	6,6	шабонарӯзӣ
Бойғозӣ	дарёи Вахш, деҳаи Пастакон	1956	87,0	18	4,4	2,1	шабонарӯзӣ
Қайроқкум	дарёи Сир, шаҳри Қайроқкум	1956	4160	2600	514	264	мавсими
Мӯъминобод	дарёи Обишӯр, деҳаи Мӯъминобод	1959	30,1	29,2	2,5	0,06	мавсими
Селбур	деҳаи Сурхоб	1965	260	25,4	2,3	0,04	мавсими
Каттасой	Каттасой, Босмандасой	1965	55,0	36,5	2,0	0,08	мавсими
Даҳанасой	Даҳанасой	1982	42,0	15,0	4,96	то ҳади имкон	мавсими

Обанборҳои Норак, Сарбанд, Бойғозӣ, Қайроқкум ва ғайра барои обёрии заминҳои хоҷагии қишлоқ, истеҳсоли қувваи барқ, бо об таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои саноат соҳта шудаанд. Обанборҳои Мӯъминобод, Селбур, Каттасой, Даҳанасой ва ғайра бошад танҳо барои обёрии заминҳо истифода мешаванд.

Давоми солҳои истиқлолият боз чандин обанборҳои дигар дар ҳудудӣ ҷумхурӣ ба монанди Санѓтуда - 1, Санѓтуда – 2, соҳташаванди Роғун ва ғайра соҳта шуда истодаанд, ки барои парвариши моҳии тиҷоратӣ истифода шуданашон мумкин аст.

Айни замон сайди тиҷоратии моҳӣ дар обанборҳо танҳо 15% тамоми сайди ҷумхуриро ташкил медиҳад. Агар миқдори моҳидоеро, ки аз ҳисоби моҳидории рекреатсионӣ ва варзишӣ гирифта шудаанд, ба назар гирем, он нисфи андозаи сайди тиҷоратиро ташкил медиҳад.

Ба захираи моҳӣ дар ҳавзаҳои дохилӣ ғайр аз соҳтмони гидротехникӣ, инчунин партови обҳои тозанашуда ё ба қадри кифоя тоза карданашуда, ирригатсия, нақлиёти обӣ, баъзе соҳаҳои дигари хоҷагии халқ, рафтори нодурусти моҳигирӣ ва шикори ғайриқонунӣ зарар мерасонад.

Баъзе обанборҳои калон, алалхусус қаторнерӯгоҳҳо, ҷараёни поёноби дарёҳоро байни фаслҳои сол ба таври намоён аз нав тақсим мекунанд. Тағиیر ёфтани речайи обхезӣ боиси кам шудани майдонҳои тухмпошӣ, сари вақт ба вучуд наомадани ҳавзаҳои муваққатӣ барои тухмпошӣ мувоғиқ, марги тухмҳо ва зотҳои наслдех дар майдонҳои тухмпошӣ ва ҷойҳои тухмпошии намудҳои гуногуни моҳӣ, кам шудани мавҷудияти моҳичаҳо дар минтақаҳои фарбехшавӣ ва ҳичрати пеш аз мӯҳлат аз тухмпошӣ мегардад. Оқибатҳои манғии танзими ҷараёни дарёҳо тавассути обанборҳо маҳсусан дар солҳои камобӣ мушоҳида мешаванд. Барои нигоҳ доштани галаи моҳидои наслдехи муҳочир истифода бурдани майдонҳои тухмпошӣ аз болои сарбанди обанборҳо воқеъ гардидаанд, таъмин кардан лозим аст. Дар ин бобат роҳҳои моҳигузар аҳамияти калон доранд.

Оқибатҳои мусбии бунёди обанборҳои калон диққати маҳсусро талаб мекунанд. Масоҳати сатҳи обӣ хеле калон шуда, сайди моҳидо нисбат ба ҳамон қитъаҳои дарёи пеш аз танзими ҷараёни об чандин маротиба зиёд мешавад. Барои рушди шаклҳои нави пешрафтаи

хочагии моҳидорӣ бо мақсади ба вучуд овардани захираи тиҷоратии моҳичаҳои оилаи озодмоҳиҳо, гулмоҳӣ, зағорамоҳӣ, амури сафед, карп, лаққамоҳӣ, суфмоҳӣ ва ғайра, инчунин ба иқлим мутобиқаткунонии гулмоҳии кӯлӣ, пешонапаҳни сафеду сиёҳ, карас, ширмоҳӣ ва дигар навъи моҳиҳо ташкил кардан зарур аст.

Ташкилии хочагии моҳипарварӣ дар обанборҳо нишон медиҳад, ки сайди моҳӣ дар онҳо нисбат ба пеш аз соҳтани обанбор хеле беҳтар мебошад. Ин аз сабаби зиёд шудани сатҳи обанбор ва зиёд шудани ҷамъшавии моддаҳои биогенӣ дар он ба амал омад, ки ҳангоми истифодаи онҳо дар ҷараёни фотосинтез ва ташаккули ҳаҷми моддаҳои органикӣ ибтидоӣ фитопланктон, шароити мусоид барои ташаккули истехсоли организмҳои ҳамаи узвҳои минбаъдаи занчири трофиқӣ, аз ҷумла моҳӣ ба амал меояд [1, с. 39-40].

Эҳтимолияти сайди моҳӣ аз обанборҳо метавонад хеле зиёд бошад. Айни замон маҳсулнокии моҳии обанборҳои қалон ҳанӯз ба қадри кофӣ омӯҳта нашудааст. Он таҳминан аз 4 то 45 кг/га мебошад. Ба ҳисоби миёна то 5 с/га зиёд кардани маҳсулнокии моҳӣ он метавонад то 200-300 тонна дар як сол зиёд карда шавад. Ҳосилнокии моҳӣ дар обанборҳо на танҳо ба ҷараёни гидрологӣ вобаста аст. Ташкили табиии ихтиофауна, речай гидрологӣ, моҳипарварӣ ва мелиоративию акклиматизацисиониро ба миён меорад.

Ҳаёти моҳиҳои нисбатан арзишманди муҳочир ва ниммуҳочир бо дарёҳо зич алоқаманд аст. Муддати аз лаҳзаи ба резишгоҳи дарё даромадани моҳӣ барои тухмгузорӣ ва то ба баҳр баргаштани моҳичаҳо ҳичрати баъзе навъи моҳиҳо 15-20 мөн давом мекунад.

Тайёр кардани обанборҳо барои истифодабарии моҳидорӣ фароҳам овардани шароити табиии парвариши моҳии тиҷоратӣ ва сайди онро пешбинӣ мекунад. Пеш аз бо об пур кардани обанборҳо ҳамаи ашёҳои ба сайд кардани моҳӣ ҳалал мерасонанд ба монанди ҳарсангҳо ва дараҳтонро тоза кардан лозим аст. Дар акси ҳол онҳо на танҳо сайд кардани моҳиро душвор мегардонанд. Балки қитъаҳои тухумгузориро банд карда, ба мӯътадил гардондани речай гидрохимиявӣ ҳалал мерасонанд [5, с. 76-82].

Обанборҳое, ки дар ноҳияҳои саноатӣ соҳта шудаанд, барои зиёд кардани захираи моҳии маҳаллӣ ва таъмин намудани аҳолии шаҳрҳои қалон бо моҳии зинда ва яхкардашуда аҳамияти қалон доранд. Ҳосилнокии моҳӣ дар обанборҳо назар ба дарёҳо низоят баланд аст, ки он ба захираи бузурги ҳӯроки моҳиҳо вобаста мебошад.

Барои рушди моҳипарварӣ дар обанборҳо речай сатҳӣ, ки таъсири он ба тухмпошӣ, зимистонгузаронӣ ва ғизои моҳӣ таъсири мерасонад, шароити мушаҳҳас фароҳам меорад. Маҳсулнокии моҳии обанборҳо ҳанӯз ба қадри кифоя истифода бурда намешавад ва онҳо дар самти бо моҳӣ таъмин намудани аҳолӣ аҳамияти лозима пайдо накардаанд.

Баъди бо об шудани обанборҳо ихтиофауна ҳуд аз ҳуд ба вучуд омада метавонад. Намояндагони ихтиофауна моҳии дарёҳое мебошанд, ки дар ҳавзаи онҳо ин обанборҳо соҳта шудаанд. Чунин ташаккул ёфтани ихтиофауна дар обанборҳо ба натиҷаҳои гуногун оварда мерасонад. Ҳамин тарик, агар обанбор камоб гардад, моҳии маҳаллӣ дар ҷустуҷӯи шароити мусоиди такрористехсолкунӣ ба қитъаҳои болои дарё аз поёноб мераванд. Баръакс, дар ин обанбор чунин моҳиҳо, ба монанди гулмоҳӣ, зағорамоҳӣ, карп, амури сафед, лаққамоҳӣ, пешонапаҳни сафеду сиёҳ ва ғайра ҷамъ мешаванд, зеро дар ин обанбор барои парвариш ва ҳӯрокхурӣ шароитҳои хуб пайдо мекунанд. Вобаста ба ин, таркиби навъи моҳӣ аз рӯи мавҷудияти он навъҳои моҳӣ дар минтақаи зериобмонда муайян карда мешавад, ки метавонанд дар шароити обанбори соҳташуда зиндагӣ мекунанд ва зиёд шаванд. Дар байни моҳиҳо он намудҳое бартарӣ ҳоҳанд дошт, ки ҳангоми парвариш ва ғизодиҳӣ ба шароити муҳити зист камтар серталабанд. Аз ин ҷост, ки ҳангоми табииӣ ба вучуд омадани ихтиофаунаи обанбор, одатан, ширмоҳӣ, карас ва базе намуди моҳиҳои камарзиш, ки ба шароити муҳити зист зуд мутобиқ мешаванд, нисбати моҳиҳои пурқимати тиҷоратӣ зиёданд. Дар сурати ба таври табииӣ ба вучуд омадани ихтиофаунаи обанбор он метавонад танҳо аз ҳисоби навъҳои моҳиҳои камарзиш, масалан, агар дар дарёе, ки обанбор соҳта шудааст ё дар кӯлҳое, ки дар он обанбор соҳта шудааст, намуди моҳиҳои пурқимат мавҷуд набошад, ба минтақаи болооб раванд, метавонад дар он ҷо насл ва захираҳои тиҷоратӣ ташкил диханд [1, с. 39-40].

Беҳтар намудани хоҷагии моҳидорӣ дар обанборҳо як қатор тадбирҳоро дар бар мегирад, ки бисёрии онҳо зуд маблағи сарфшударо барқарор мекунанд. Инҳо соҳтмони корхонаҳои инкубатсияи моҳича, хоҷагиҳои парвариши он ва ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар ҳалиҷҳои обанборҳо барои парвариши моҳиҳои тез қалоншаванд (загорамоҳӣ, карп, пешонапаҳни сафеду сиёҳ, амури сафед ва ғайра), аз ҷумла дар қафасҳо мебошанд. Самаранокии пасти обанборҳои мавҷуда бо он шарҳ дода мешавад, ки моҳичаҳоро аз дарғот бевосита ба дарёҳо ё аз наҳрҳо ба обанборҳо сар дода мешаванд. Микдори зиёди моҳиҳоро дар ин ҳолат моҳиҳои дарранда нобуд мекунанд ё аз нарасидани ҳӯрок мемиранд. Моҳичаҳоро дар тамоми тунукобаҳои обанборҳо пахн кардан зарур аст. Мутобикгардонии моҳиҳои намуди алафхӯр ояндаи бузург доранд. Инчунин пойгоҳҳои моддии техникии саноати моҳидориро дар обанборҳо мустаҳкам кардан лозим аст.

Бо ташкил намудани ихтиофаунаи мусоид дар обанбор натиҷаҳои хуб ба даст овардан мумкин аст. Барои ин аввал лоиҳаи техникӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳтмони обанборро омӯхтан лозим аст, ки ин имкон медиҳад речай гидрологии ояндаи он, чуқурӣ, қабати хок, сифати об, сатҳи он ва тақсимоти субстрати растаниҳо муқаррар карда шавад. Баъд таркиби намудҳои моҳиҳои тиҷоратии ин обанборро нишон дода, таносуби фоизии навъҳои алоҳидаи онҳо тавре муайян карда мешавад, ки захираҳои табиии мавҷудаи он пурратар истифода бурда, маҳсулоти пурӯмати моҳӣ ба даст оварда шавад. Дар баробари ин ихтиофаунаи маҳаллиро, ки дар минтақаи обхезии оянда зиндагӣ мекунад, меомӯзанд. Ҳангоми дар ин минтақа мавҷуд будани он навъҳои моҳии пурӯмат, ки бояд дар обанбор парвариш шаванд, барои пурзур намудани муҳофизати онҳо ҷораҳо дида мешаванд. Айни замон сайди моҳии камарзиш ба таври интенсивӣ ба роҳ монда мешавад. Агар дар обанборҳо навъҳои алоҳидаи моҳиҳо мавҷуд набошанд, бояд ба таркиби пешбинишудаи ихтиофауна онҳо дохил карда шаванд ва ё пас аз соҳтани обанбор аз дигар объектҳои обӣ бо мақсади мутобик шудан ба он ворид карда мешаванд [4, с. 168].

Сари вақт ва хушсифат ба амал баровардани тадбирҳои номбаршуудаи моҳидорӣ имконият медиҳад, ки ҳосилнокии моҳии обанборҳои мавҷуда ва навбунёд ҳеле зиёд карда шавад. Масалан, хисобҳо нишон медиҳанд, ки дар сурати оқилона ба роҳ мондани хоҷагии моҳидорӣ дар обанборҳои ҷумҳурӣ ҳар сол ба таври илова 6-7 сентнер моҳӣ гирифтани мумкин аст.

Бо мақсади ба вуҷуд омадани ихтиофауна бояд донист, ки дар равиши соҳтани обанбор бо моҳиҳои тиҷоратӣ тухмпартоии онҳо дар 2-3 соли аввали баъди обхезӣ аҳамияти қалон дорад.

Агар дар вақти ба кор андохтани обанбори соҳташуда речай мусоиди гидрологии тақрористеҳсолкунии моҳии молӣ ба вуҷуд оварда шавад, пас вазифаи дар он ба вуҷуд овардани захираи устувори навъҳои моҳии пурӯммати тиҷоратӣ ва таъмин намудани шароити ҳуби сайди моҳӣ бе ягон тадбiri иловагӣ ҳал карда мешавад [2, с. 54-78].

Соҳтани обанборҳо, аз як тараф, шароити тақрористеҳсол ва зисту зиндагонии моҳиҳои муҳочир ва ниммуҳочирро вайрон кунад, аз тарафи дигар барои зиёд кардани захираи моҳиҳои маҳаллий имкониятҳои мусоид фароҳам меоварад. Таснифи обанборҳо аз рӯи таъсири онҳо ба моҳипарварӣ бояд ҳамаи омилҳоро ба инобат гирад.

Барои ба обанбор сар додани моҳӣ ҳарорати об ҳам нақши қалон мебозад. Бояд ҳарорати оби обанбор ва ҳавзҳои моҳӣ парваришшаванд дар ҳол бошанд. Фарқияти баланди ҳарорати об метавонад сабаби садамаи ҳароратӣ гардад, ки сабаби талафоти ҳатто моҳиҳои қалон ҳам шуданаш мумкин аст (маҳсусан давоми шабонарӯзи аввал) [5, с. 76-82].

Моҳипарварӣ дар обанборҳо инчунин ғизодиҳии сунъиро талаб мекунад, ки он сабаби ҳосилнокии баланди моҳӣ мегардад. Аз он сабаб ки моҳӣ ҳамачизхӯр мебошанд, барои онҳо ему ҳошоки омехтаи ҳайвоноти хонагӣ ва паррандаҳо (комбикорм) истифода бурда мешаванд. Моҳиҳо инчунин захираҳои табиии обанборҳо – кирми боронӣ ва ҳашаротҳоро истеъмол мекунанд. Ба ҷои ему ҳошоки омехта метавон лубиёғиҳо ва ҳӯшадорони таркардашударо ҳам истифода бурд [5, с. 76-82]. Микдори истифодаи ҳӯроки иловагӣ бояд

саҳт назорат карда шавад. Чунки миқдори барзиёди он метавонад таркиби оби обанборро ифлос карда, сабаби бемориҳои гуногун дар байни одамон гардад.

Дар вақти парвариш ба бемории моҳиҳо дикқат додан лозим аст, ки он ба паҳншавии умумӣ дар тамоми обанбор нагардад. Бемориҳои асосии моҳиҳо аэромунон, пӯсидани ғалсамаҳо, ихтиофтириоз ва дактилогироз мебошанд, ки гузаранда ва паҳншаванд буда, сабаби муриши саросарии моҳиҳои обанбор шуданаш мумкин аст. Бинобар ин назорати санитарии доимии моҳиҳо ва таркиби оби обанбор зарур аст.

Қариб ҳамаи обанборҳои ҳудуди чумхурӣ ба мақсади энергетикӣ ва ирригатсионӣ соҳта шудаанд, ки ноустувории речай сатҳи оби онро муайян мекунад ва ин барои инкишофи захираи моҳӣ душвориҳои зиёд ба вучуд меорад. Одатан, дар давраи обхезии баҳорӣ обанборҳо то нишондиҳандай баландтарини худ аз об пур мешаванд ва баъд дар давоми сол паст мешавад. То баҳори соли оянда сатҳи обанбор ба ҳадди камтарин паст шуда, боз аз об пур мешавад. Паст шудани сатҳи оби обанбор дар натиҷаи камшавии об на тадриҷан, балки дар фаслҳои гуногуни сол ва бо шиддати гуногун ба амал меояд, ки он танзими дурусти моҳипарвариро душвор мегардонад.

Якбора паст шудани сатҳи оби обанбор боиси паст шудани об дар тунукобаҳо мегардад, ки онҳо ҷойҳои тухмпартоии моҳиҳо мебошанд ва он сабаби кам шудани майдони парвариши моҳичаҳо мегардад. Илова бар ин, дар бисёр обанборҳо на танҳо мавсимӣ, балки ҳармоҳа, ҳарҳаftaина ва ҳаррӯза тағйирёбии сатҳи об мушоҳида мешавад. Ҳамаи ин барои парвариши моҳӣ шароити номусоид ба вучуд меоварад. Вобаста ба ин дар ин гуна обанборҳо ба вучуд омадани захираи навъҳои моҳии тиҷоратӣ ғайриқаноатбахш мебошад. Барои бартараф намудани чунин таъсири манғии речай гидрологӣ ва истеҳсоли моҳии тиҷоратӣ дар назди обанборҳо бояд корхонаҳои давлатии моҳипарварӣ ташкил карда шаванд. Моҳичаҳои дар ин корхонаҳо парваришшаванд ҳар сол ба обанборҳо сар дода мешаванд ва бо ин роҳ ба таври сунъӣ зиёд намудани ихтиофайна ва захираи моҳиро амалӣ мекунанд. Иқтидори корхонаҳои моҳипарварӣ вобаста ба шумораи моҳичаҳои ҳар як намуди моҳӣ ҳар сол ба обанборҳо сар дода шавад [3, с. 12].

Ҳамин тавр, дар обанборҳои қалон равиши ташаккули ихтиофайна бештар ба речай гидрологии онҳо ва таркиби намудҳои популятсияи моҳиҳои дарёҳо, ки дар маҷрои онҳо ҷамъ мешавад, вобаста аст. Дар баъзе мавриҷҳо, ки дар дарё ихтиофайнаи қиматбаҳо мавҷуд нест, дар обанбор моҳиҳои камарзиш ҷой мегиранд. Дар мавриҷҳои дигар, ки дар дарё намудҳои моҳии пурқимат мавҷуданд, вале захираи тиҷоратии онҳоро дар обанбор аз сабаби мавҷуд набудани шароити зарурӣ тақрористеҳсол ба вучуд овардан мумкин нест, моҳиҳои камарзиш ҷой дода мешавад. Бинобар ин барои дар обанбор ба вучуд овардани захираи навъҳои пурқиммати моҳиҳо ба мақсад мувоғиқ аст.

Бояд корхонаи истеҳсоли моҳича дар назди обанборҳо давлатӣ бошанд. Дар обанборҳо парвариши моҳӣ танҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирад. Дар ин вақт истеҳсоли моҳича, парвариши моҳии тиҷоратӣ ва дар оянда корхонаҳои коркарди маҳсулоти моҳигиро танзим ва назорат кардан мумкин аст. Инчунин дар назди Вазорати кишоварзӣ шӯъбаи алоҳидаи моҳипарварӣ ва моҳидорӣ ташкил кардан мумкин аст.

Адабиёт

1. Авакян, А. Б. Водохранилища / А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин, В.А. Шарапов. – М.: Мысль, 1987. – 326 с.
2. Ахроров, Ф. Флора и фауна водоемов Таджикистана и их охрана (на тадж. яз.) / Ф. Ахроров. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 50 с.
3. Гриневский, А. М. Прудовое рыбоводство в хозяйствах / А. М. Гриневский. – М.: Россельхозиздат, 1973. –104 с.
4. Жадин, В.И. Реки озера и водохранилища СССР, их фауна и флора / В.И. Жадин, С. В. Герд. - М.: 1973. – 326 с.
5. Имамов, А.А. Некоторые методы разведения рыбы в прудах Юго-Запад-нного Таджикистана // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «НБО-и

- Роғун кафолати истиқолияти энергетикии Тоҷикистон» / А.А. Имамов, Р.Н. Рауфов, А.Ф. Забирзода. - Душанбе, 2019. – С. 76 - 82.
6. Рауфов, Р. Н. Рекреационное значение водохранилищ и других искусственно созданных водоемов в условиях Таджикистана / Р.Н. Рауфов, А.А. Имамов, Т. М. Гуруков // Вестник ТГПУ им. С.Айни, №5-2 (63). Душанбе, 2015. –С. 84 - 88.
 7. Энциклопедия хоҷагии қишлоқ. Ҷ. 2. Душанбе: 1991. - 606 с.

РУШДИ ХОЧАГИҲОИ МОҲИПАРВАРИИ ДАВЛАТӢ ДАР ОБАНБОРҲОИ ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола истифодаи обанборҳои чумхурӣ барои моҳипарварӣ таҳлил карда мешавад. Ҳамаи обанборҳо ҳоло танҳо барои истеҳсоли нерӯи барқ ва ирригатсия истифода мешаванд. Дар оянда бояд тарҳи обанборҳо таҷдид карда шуда, лоиҳаи техникий ва ҳуҷҷатҳои обанборро омӯхта, речай гидрологӣ, ташкили табии ихтиофауна ба назар гирифта шаванд. Обанборҳо бояд ба таври комплексӣ, яъне истеҳсоли нерӯи барқ, обёрии заминҳо, таъмини оби нӯшокӣ, мубориза бо обҳезӣ, моҳидорӣ, рекреатсия, истироҳат, истифодаи соҳаҳои гуногуни саноат ва ғайра соҳта шаванд. Ташкили ихтиофаунаи обанборҳо барои парвариш ниҳоят зарур буда, соле то 200-300 тонна моҳӣ шикор қардан мумкин аст. Дар сурати истифодаи ғизои иловагӣ метавон аз ҳар гектари ҳавзаи обӣ ба ҳисоби миёна то 5 с/га моҳии аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол кард. Дар баробари ин бояд ҳолати санитарӣ ва сифати оби обанбор назорат карда шавад. Барои таъмини обанборҳо бо миқдори зарурии моҳича корхонаҳои истеҳсолӣ соҳтан зарур аст, ки танҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани парвариши моҳӣ дар обанбор дар назди Вазорати қишоварзӣ метавон шӯбайи алоҳида моҳипарварӣ ва моҳидорӣ ташкил кард.

Калидвожа: обанбор, моҳипарварӣ, моҳидорӣ, иншооти гидротехникий, ҳолати санитарӣ, ихтиофауна, ҳавзаи обӣ, обёрий, истеҳсоли нерӯи барқ, рекреатсия, речай гидрологӣ.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЫБОЛОВСТВА НА ВОДОЕМЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье анализируется использование водоемов республики для рыболовства. Все водохранилища сейчас используются только для производства электроэнергии и ирригации. В дальнейшем следует пересмотреть проектирование водохранилищ, изучить технический проект и документы водохранилища, учесть гидрологический режим, естественную организацию животного и растительного мира. Водохранилища должны строиться комплексно, т.е. для производства электроэнергии, орошения земель, питьевого водоснабжения, борьбы с наводнениями, рыболовства, отдыха, использования в различных отраслях промышленности и т.д. Организация рыбного и фауного водоемов крайне необходима для разведения, и можно добывать до 200-300 тонн рыбы в год. В случае использования дополнительного корма можно производить экологически чистую рыбу в среднем с 5 ц/га на гектар водоема. При этом следует следить за санитарным состоянием и качеством воды водоема. Для обеспечения водоемов необходимым количеством воды необходимо построить производственные предприятия, что будет реализовано только Правительством Республики Таджикистан. В результате правильного налаживания рыболовства в водоеме при Министерстве сельского хозяйства может быть организовано отдельное управление рыболовства и рыболовства.

Ключевые слова: водохранилища, рыбоводство, рыболовство, гидротехнические сооружение, санитарное состояние, ихтиофауна, водоём, орошение, выработка электроэнергии, рекреация, гидрологический режим.

DEVELOPMENT OF STATE FISHERIES IN THE WATER BODIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This article deals with analyzes the use of the republic's water bodies for fishing. All reservoirs are now used only for electricity generation and irrigation. In the future, it is necessary to

review the design of reservoirs, study the technical design and documents of the reservoir, take into account the hydrological regime, the natural organization of the animal and plant world. Reservoirs must be built in a comprehensive manner, i.e. for the production of electricity, irrigation of land, drinking water supply, flood control, fishing, recreation, leisure, use in various industries, etc. The organization of fish and fauna reservoirs is extremely necessary for breeding, and it is possible to catch up to 200-300 tons of fish per year. In case of using additional feed it is possible to produce ecologically clean fish on average with 5 c/ha per hectare of reservoir. At the same time, it is necessary to monitor the sanitary condition and quality of the water in the reservoir. To provide reservoirs with the required amount of water, it is necessary to build production facilities, which will only be implemented by the Government of the Republic of Tajikistan. As a result of the correct establishment of fish farming in the reservoir, a separate department of fish farming and fishing can be organized under the Ministry of Agriculture

Keywords: reservoirs, fish farming, fishing, hydraulic engineering structure, sanitary condition, ichthyofauna, water, irrigation, power generation, recreation, hydrological regime

Дар бораи муаллиф

Имомов Абдулло Асадулоевич,
номзади илмҳои география, дотсенти
кафедраи географияи табии, факултети
география.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айни
Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 919 21 05 70
E-mail: imamov_abdullo@mail.ru

Сведения об авторе

Имомов Абдулло Асадулоевич,
кандидат географических наук, доцент
кафедры естественной географии
географического факультета,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 919 21 05 70
E-mail: imamov_abdullo@mail.ru

About author

Imomov Abdullo Asadulaevich,
Candidate of Geographical Sciences, docent of
the Department of Natural Geography of the
Faculty of Geography,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni.
Address: 734003, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 919 21 05 70.
E-mail: imomov_abdullo@mail.ru.

ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Гулмирзоев К. Х.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Трудовая миграция, по мере углубления процесса глобализации, становится одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития развивающихся стран. Глобализация оказывает решающее влияние на усиление проницаемости межгосударственных границ и снятие всяких препятствий на пути к международной миграции человеческих ресурсов, которые, в свою очередь, способствуют свободному передвижению рабочей силы, капитала, товаров и услуг. Становление международного (глобального) рынка труда, при котором обеспечивается свободное передвижение трудовых мигрантов через государственные границы, связана с ростом безработицы в странах их проживания и обусловлено различными факторами (экономическими, социальными, демографическими, политическими), что является одним из проявлений процесса глобализации.

Развитие миграционных процессов в Республике Таджикистан в условиях трансформационного периода обострило проблему регулирования процессов внешней миграции населения. В этом отношении существенным моментом, требующим изучения, являются глубокие социально-экономические преобразования на территории стран СНГ, приведшие к радикальному переустройству всей общественной жизни и вызвавшие интенсивные миграционные перемещения населения, в особенности его трудоспособной части.

По мере возрастания масштабов миграции все большее значение приобретают территориальные аспекты распределения мигрантских потоков. Территориальная мобильность населения, способствуя снижению напряженности на рынке труда регионов, обуславливает усиление и хозяйственную гибкость трудовых ресурсов, что является основой разрешения вопросов трудообеспеченности населения в разных регионах страны. С этих позиций процесс миграции в Таджикистане по-прежнему, останется важнейшим средством рационализации использования трудовых ресурсов в масштабе всей страны. Здесь имеются в виду география районов отправления и география стран-реципиентов трудовых мигрантов. Изучение территориальных аспектов трудовой миграции позволяет исследовать и определить, с одной стороны, потери и выигрыши для регионов прохождения последних, с другой стороны, показать эффективность территориального размещения мигрантов с позиции реализации не только интересов самих мигрантов, но и интересов стран их происхождении.

За последние годы Российская Федерация стала основной страной, принимающей мигрантов из стран СНГ, а именно из Таджикистана. В период пребывания в России многие беженцы обустроились и сформировали сферу занятости для будущих трудовых мигрантов: сельское хозяйство, строительство, коммунальное хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля и другие виды экономической деятельности [1 с.36]. Устроившись в России, беженцы к тому же стимулировали и последующий выезд трудовых мигрантов. Установлено, что современные потоки трудовой миграции напрямую зависят от экономических факторов: миграция происходит из районов, пересыщенных трудовыми ресурсами в районы, испытывающие недостаток рабочей силы; из регионов с нестабильной экономикой в экономически развивающиеся регионы. Таким образом, основными обстоятельствами, вынуждающими население на трудовую миграцию, являются бедность, отсутствие возможности получить достойное образование, упадок экономики, необходимость создания благоприятных условий для членов семей [4, с. 64].

Внешняя трудовая миграция наряду с положительными последствиями отличается и целым рядом отрицательных последствий, которые по своему характеру широко

ранжируются. Они носят макроэкономический, микроэкономический, наноэкономический характер. Это только по экономике. Весьма обширны социальные, психологические, морально-этические и другие отрицательные последствия. Исследователи, которые поднимали вопросы негативного воздействия трудовой миграции, получили данные, некоторые из которых резко расходятся с данными настоящего исследования. Согласно одному из них, 25,5% мигрантов отметили, что развелись со своими супругами. Такая цифра не соответствует действительности. Более 19% опрошенных выражали мнение, что в семье решения принимаются без них, то есть без главы семьи, 2,9% указывали на то, что они оторвались от детей, и не принимают участия в их воспитании. Последняя цифра также не представляется реальной, поскольку такой недостаток испытывают подавляющее большинство мигрантов - глав семей, у которых есть дети.

Согласно имеющимся данным, трудовые мигранты выступают в качестве главных переносчиков болезней ВИЧ/СПИД из России и других стран в Таджикистан, поскольку значительная их часть занимается беспорядочной половой жизнью. На вопрос о сожительстве с местными (в странах-реципиентах) женщинами 80,4% респондентов дали отрицательный ответ. Лишь 19,6% респондентов подтвердили, что имеют половую связь с местными женщинами [2, с. 36].

Таджикистан не располагает реальными данными не только о состоянии здоровья своих трудовых мигрантов, но и о реальном количестве смертей среди них. Дело доходит до того, что многие женщины умирают в России и в других странах, и из-за отсутствия финансовых средств их тела предаются земле в тех городах и районах, где они работали. О смерти многих женщин родственники так и не узнают и месяцами их тела лежат в моргах, а затем становятся предметом для обучения студентов медицинских вузов по анатомии человека или просто сжигаются в крематориях.

Речь идет о тех мигрантах, которые надеются лишь на случайные заработки, не обладают необходимыми профессиями и не являются легальными работниками. Они подвергаются эксплуатации со стороны криминальных и силовых структур, а также работодателей. Анкетирование показало, что доход 46,5% опрошенных лиц составляет до 500 долларов США в месяц, 24,4% - до 750 долларов, 11,5% - до 1000 долларов и только 1,0% респондентов зарабатывают более 1000 долларов США в месяц. 82,4% трудовых мигрантов имеют среднемесячный доход от 350 до 1000 долларов США [3, с. 125]. В данную группу трудящихся входит значительное число тех лиц, которые систематически осуществляют финансовые операции через местные банки и отправляют своим семьям часть своих доходов.

Естественно, средняя сумма денежных переводов зависит от среднемесячных доходов трудовых мигрантов. Вместе с тем, сумма переводов зависит от стоимости жизни последних, поскольку стоимость аренды жилья, питание, транспортные затраты и т.д. оказывают прямое воздействие на сумму, которая предназначена для отправки семьям, оставшимся на родине. В условиях кризиса не только те, которые уволены с работы, но и мигранты, работающие неполный рабочий день и имеющие неполную зарплату, не могут отправлять своим семьям денежную помощь.

Очень важным представляется вопрос о среднемесячных размерах денежных переводов трудовых мигрантов. Этот вопрос был детально проработан в зависимости от размеров денежных переводов. Относительно большое различие между средней заработной платой и среднемесячным денежным переводом объясняется высоким уровнем затрат на проживание в городах Российской Федерации, Казахстане и т.д. Для Таджикистана трудовая миграция означает существенное увеличение совокупных доходов домохозяйств. Посредством этой разновидности миграции денежные доходы семей мигрантов увеличиваются почти в 10 раз.

С наступлением кризиса резко снизилось значение «халявы», поскольку снижение платежеспособного спроса населения привело к сокращению объемов продаж, как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Также резко сократился удельный вес


денежных средств, которые мигранты (особенно сезонники) привозили домой, поскольку до своего отъезда на родину они значительную сумму, предназначенную для взятия с собой на родину, из-за безработицы и продолжительных поисков работы вынуждены были израсходовать. Эта ситуация является ненормальной. В такой ситуации мигранты должны выделить средства для своего содержания, поэтому для денежных переводов в сумме заработка мигрантов становится ниже.

Большой интерес представляют разработки ряда международных институтов, которые специально исследовали механизмы денежных переводов. Согласно одному из них, мигранты из Таджикистана отправляют своим семьям примерно 53% от общей суммы заработанных средств. Это самый высокий удельный вес среди постсоветских и постсоциалистических стран, которые были вовлечены в русло мировой трудовой миграции. Для сравнения можно привести Болгарию, где эта цифра составляла 17%. Такое соотношение является выражением уровня бедности в отдельных странах [6, с. 63].

Чем беднее страна, тем выше удельный вес денежных переводов в общей сумме заработка мигрантов. Из-за того, что значительная часть населения Таджикистана маргиналы, мигранты из бедных семей экономят каждую единицу денег на свое содержание, чтобы обеспечить выживание своих семей. Нужно отметить, что в Таджикистане денежные переводы трудовых мигрантов в высокой степени безопасны и используются, главным образом, по назначению. Это, возможно, объясняется тем, что уровень бедности и нищеты в стране сравнительно высок и такая специфика высоко осознается, как правительством, так и банковскими кругами. Поэтому поступающие в страну крупные денежные суммы не используются для реализации каких-то афер.

В условиях кризиса правительство уделяет большое внимание эффективному использованию сумм денежных переводов и принимает меры для того, чтобы мошеннические структуры не присваивали деньги мигрантов. Уточнение профессионального состава занятости таджикских мигрантов в практическом плане представляется очень важным, так как влияние финансового кризиса на разные отрасли жизнедеятельности, на представителей различных профессий было неодинаковым. Исходя из результатов нашего исследования, 10,8% опрошенных лиц занимались перевозкой различных товаров (аробакешы), 3,8% - были наняты в качестве охранников для охраны частных жилищ, имущества и различного рода объектов, 17,9% мигрантов являлись разнорабочими, то есть для их труда не требовалось каких-либо профессиональных знаний и квалификаций. Торговлей занимались лишь 5,6% от общей численности респондентов. Это намного меньше по сравнению с недавним прошлым. Согласно исследованию, выполненному в 2009 г. Азиатским банком развития, в оптовой и розничной торговле были заняты 10,8% таджикских мигрантов [5, с. 167].

В начале 2010-х годов уровень занятости таджикских мигрантов в торговле и общественном питании был еще более высоким. Резкому сокращению удельного веса данной категории населения способствовало решение правительства Российской Федерации об урегулировании занятости иностранных рабочих, согласно которому им запрещалось работать на продовольственных рынках. В строительстве удельный вес таджикских мигрантов в общем объеме их занятости составлял 52,5%. В средствах массовой информации широко используется цифра 53%, как удельный вес занятости мигрантов в строительстве. Однако вышеизложенное исследование Азиатского банка развития по удельному весу мигрантов в строительстве показывает совершенно другую цифру - 74,2%. Эти данные характеризируют профессиональную структуру мигрантов не только в разный период времени, которые количественным образом отличаются друг от друга (не кризисные и кризисные периоды), но и разную социальную ситуацию, с которой сталкивались мигранты. Наши исследования показали, что 43% трудовых мигрантов работали в сфере строительства (диаграмма 2.1).



Структура занятности трудовых мигрантов РТ в народном хозяйстве РФ в 2021 г. (в %).

В первом случае показана профессиональная структура трудовой миграции в не кризисном периоде, во втором случае – профессиональная структура вернувшихся, главным образом вследствие кризиса, трудовых мигрантов. Из-за того, что финансовый кризис по силе своей тяжести по-разному ударил по отраслям экономики, то, следовательно, и по профессиональным группам работников, можно ожидать те различия, о которых выше шла речь. В силу низкого уровня образования значительное число мигрантов из Таджикистана заняты в сферах, где не требуется квалифицированный труд, и эта ниша твердо закрепилась за значительной частью мигрантов – выходцев из Таджикистана.

Отмечается, что большинство таджикских мигрантов, имеющих высшее и среднеспециальное образование, на территории России не могут найти работу согласно своему профилю, и вынуждены трудиться на низкооплачиваемых, трудных, зачастую физических работах (грузчики, сторожа, строители, дворники и т.д.), то есть их высокая квалификация не используется по назначению. Данная категория трудовых мигрантов быстро теряет свою высокую квалификацию. Причина не использования профессиональных навыков таджикских трудовых мигрантов в странах-реципиентах связана с ростом финансового кризиса в принимающих странах. Вследствие финансового кризиса, Россия не может трудоустроить профессиональные кадры из числа таджикских мигрантов.

Последние из-за продолжительности рабочего времени и высокого уровня тяжести труда оказываются не в состоянии осуществлять меры по повышению квалификации и приобретению новых профессий. Сама эта цифра – 31,4% является очень значительной и свидетельствует о том, что для значительной части таджикских мигрантов уготована судьба выполнять самую грязную, тяжелую и вредную для здоровья работу. Этот момент должен быть в центре внимания правительственные органов страны, поскольку наличие такого большого контингента занятых неквалифицированным трудом рабочих приводит к снижению средней суммы месячных денежных переводов таджикских мигрантов. К тому же, у более 35% мигрантов, выполняющих неквалифицированные работы, нет соответствующих разрешений на работу или проживание, они являются нелегалами, поэтому находятся в группе риска, подвергаясь гонениям работодателей, а также представителями силовых и криминальных структур. Известно, что в странах-реципиентах начинается переход к фазе оживления. Поэтому в Таджикистане ответственные органы власти, во-первых, должны принять необходимые усилия для постепенного повышения квалификации таджикских трудовых мигрантов, во-вторых, урегулировать нормативную базу Российской Федерации, Республики Казахстан и других стран о реализации возможностей профессионального обучения трудовых мигрантов в странах-импортерах рабочей силы. [8, с. 92].

Ответы на этот вопрос корреспондируют с ответами на другой вопрос о наличии квалификации или профессии, которыми обладают трудовые мигранты. На этот вопрос 45,2% респондентов ответили, что они таковыми не обладают. 54,8% респондентов указывали на наличие профессий и соответствующей квалификации (диаграмма 2).




Диаграмма 2 - Образовательный уровень мигрантов (составлена автором).

Именно данная категория работников является самой малооплачиваемой категорией, преимущественно находится в нелегальном положении и становится объектом непомерной эксплуатации. Данное соотношение свидетельствует об огромной государственной значимости задач по повышению уровня квалификации трудовых ресурсов и профессионализации обучения в средних учебных заведениях. Это означает, что в программы общеобразовательных школ необходимо включить вопросы трудового обучения.

Важность этой задачи заключается в том, что подавляющее большинство выпускников средних школ Таджикистана (речь идет о мальчиках) ориентированы на внешнюю трудовую миграцию. Поэтому, учитывая профессиональную структуру использования таджикских мигрантов необходимо для старших классов общеобразовательных школ ввести специальные курсы по подготовке школьников по отдельным профессиям. В этих целях представляется необходимым использование опыта и соответствующих навыков вернувшихся трудовых мигрантов. Например, есть резон в том, чтобы все мальчики, выпускники средних общеобразовательных школ наряду с аттестатом об окончании средних школ получали документ об обладании отдельными строительными профессиями (каменщик, плотник, отделочник, сварщик, столяр, электрик и т.д.). Поскольку в последние годы происходит ускорение темпов миграции женской рабочей силы, то было бы целесообразно прибегнуть к использованию в средней школе наиболее эффективных вариантов обучения девочек отдельным профессиям. Наряду с сугубо женскими профессиями (швея, повар, медсестра, домашняя прислуга) можно было бы их обучать некоторым строительным профессиям, где используется женский труд (отделочники, теплоизоляторы и т.д.). Это особенно важно для представителей слабого пола – выходцев из сельской местности, которые в последние годы интенсивно стали пополнять ряды таджикских трудовых мигрантов. Руководитель НПО «Перспектива+» О. Бобоназарова отмечает, что интенсивная миграция женщин имеет место в северных районах республики, а также в сельских районах, окружающих г. Душанбе [7, с. 38].

Данные службы занятости подтверждают, что самый высокий уровень женской миграции отмечен в ГБАО – 5437 человек или 20,7% от общей численности трудовых мигрантов области. Исследования показали, что трудовые мигранты оценивают важность образования, которое открывает перспективы для повышения квалификации и нахождения более высокооплачиваемой работы. Многие трудовые мигранты убеждены в том, для увеличения их трудовых доходов необходимо получение специализированных профессиональных навыков тех работ, которые наиболее востребованы в местах их временного проживания. Такая необходимость является следствием сравнения качественных показателей их труда с качеством работы представителей других стран и национальностей, с которыми они работают вместе.

Литературы

1. Гулмирзоев, К.Х. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане в условиях трансформационного периода. [Монография]: К.Х. Гулмирзоев. - Душанбе, 2021. – 146 с.
2. Махмадбеков, М.Ш. Миграционные процессы [Текст]: Сущность, основные тенденции и их особенности в современном обществе (опыт Таджикистана) / М.Ш. Махмадбеков. – Душанбе, 2012. – 124с.
3. Олимова, С. Трудовая миграция из Таджикистана [Текст] / С. Олимова, И. Боск. – Душанбе, 2003. –24 с.
4. Петров, В.Н. Условия образования и виды этнических миграционных процессов в современной России / В.Н. Петров // Этнические мигранты в принимающем обществе. Ч.1. Методология и теория исследования толерантности и мигрантофобии. Краснодар: Просвещение-ЮГ, 2005. – 248 с.
5. Умаров, Х. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причины, проблемы, последствия, регулирование) [Текст] / Х. Умаров, Р. Ульмасов. – Душанбе: Ирфон, 2006. –278 с.
6. Умаров, Х. Теневые стороны внешней трудовой миграции [Текст] / Х. Умаров. – Душанбе, 2010. –186 с.
7. Ульмасов, Р. У. 21 век - век миграции [Текст]: Политические, социальные, экономические и практические меры / Р.У. Ульмасов. – Душанбе: Офсет, 2011. – 236 с.
8. Ульмасов, Р.У. Миграция и рынок труда России и Таджикистана [Текст]: Проблемы и перспективы / Фонд им. Фридриха Эберта в Республике Таджикистан / Р.У. Ульмасов, О.А. Парфенцева. – Душанбе, 2010. –138 с.

МУҲОЧИРАТИ МЕҲНАТИИ БЕРУНА ВА ОҚИБАТҲОИ МАНФИИОН

Мақола роҳҳои рушд додани механизми танзими раванди муҳочирати меҳнатии беруниро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баргирифта, дар робита ба таҷрибаи хориҷии танзими муҳочирати меҳнатӣ ва таъсири манфии он баррасӣ шудааст. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки самтҳои асосии такмили механизми таъмини шуғли самаранок ва танзими муҳочирати меҳнатии беруниро мавриди баррасӣ қарор диҳад. Дар мақола муаллиф оиди оқибатҳои манфии муҳочирати берунӣ қайд намудааст. Муҳочирати меҳнатии беруна дар баробари оқибатҳои мусбӣ, инчунин як қатор оқибатҳои манғӣ аз ҷумла оқибатҳои иҷтимоӣ, психологӣ, аҳлоқӣ ва ғайра дорад, ки аз рӯи ҳусусияти худ ба таври васеъ аз якдигар фарқ мекунанд. Ҳамин тавр, бо истифода аз нуктаҳои муҳимми он муаллиф ба ҳулоса меояд, ки анбӯҳи муҳочират бояд қисми умумии стратегияҳои иқтисоди беруна ва доҳилии миллиро фарогир бошад ва бари чомеъа фоидаовар бошад.

Калидвожаҳо: муҳочирати меҳнатӣ, қувваи корӣ, оқибатҳои манфии муҳочират, оқибатҳои мусбии муҳочират, гендер, муҳочирати меҳнатии занон, муҳочират, танзими раванди муҳочирати меҳнатӣ, таҷрибаи хориҷии танзими муҳочирати меҳнатӣ, таъмини шуғли самаранок, шароити татбиқи сиёсати муҳочират.

ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В статье изложены пути развития механизма регулирования процесса трудовой миграции за границу в условиях Республики Таджикистан, а также рассмотрен зарубежный опыт регулирования трудовой миграции и его негативные последствия. Автор попытался обсудить основные направления совершенствования механизма обеспечения эффективной занятости и регулирования внешней трудовой миграции. В статье автор отметил негативные последствия внешней трудовой миграции. Внешняя трудовая миграция, наряду с

положительными последствиями, имеет и ряд отрицательных последствий, в том числе социальных, психологических, моральных и т. д., которые по своему характеру сильно отличаются друг от друга. Таким образом, используя ее важные положения, автор приходит к выводу, что массовая миграция должна быть общей частью национальной внешней и внутренней экономической стратегии и должна приносить пользу всему обществу.

Ключевые слова: трудовая миграция, рабочая сила, отрицательные последствия миграции, положительные последствия миграции, гендер, трудовая миграция женщин, миграция, регулирование процесса трудовой миграции, зарубежный опыт регулирования трудовой миграции, обеспечение эффективной занятости, условия осуществления миграции. политика.

EXTERNAL LABOR MIGRATION AND ITS NEGATIVE CONSEQUENCES

The article describes the ways of developing a mechanism for regulating the process of labor migration abroad in the context of the Republic of Tajikistan, and also examines foreign experience in regulating labor migration and its negative consequences. The author attempted to discuss the main directions for improving the mechanism for ensuring effective employment and regulating external labor migration. In the article, the author noted the negative consequences of external labor migration. External labor migration, along with positive consequences, also has a number of negative consequences, including social, psychological, moral, etc., which are very different in nature from each other. Thus, using its important provisions, the author comes to the conclusion that mass migration should be a common part of the national external and internal economic strategy and should benefit the whole society.

Keywords: labor migration, labor force, negative consequences of migration, positive consequences of migration, gender, labor migration of women, migration, regulation of the labor migration process, foreign experience in regulating labor migration, ensuring effective employment, conditions for the implementation of migration. policy.

Дар бораи муаллиф

Гулмирзоев Қиёмуддин Ҳакмирзоевич,
номзади илмҳои география, дотсенти
кафедраи географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
Сурға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.

Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 919 04 94 63
E - mail: Langar78@mail.ru

Об авторе

Гулмирзоев Киёмуддин Ҳакмирзоевич,
кандидат географических наук, доцент
кафедры экономической и социальной
географии.

Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 919 04 94 63

E-mail: Langar78@mail.ru

About the author

Gulmirzoev Kiyomuddin Hakmirzoevich,
Candidate of geographic sciences, docent of the
department of economic and social geography.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 919 04 94 63
E-mail: Langar78@mail.ru

УДК 338.45(575.3)

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Диловаров Р., Мирзомудинов Д. А.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Экономическая реформа, проводимая в Таджикистане после распада единого государства, изменила политическую и экономическую ситуацию.

Процесс становления рыночной экономики в республике в связи с политической обстановкой протекал болезненно.

Сейчас в республике идет формирование многоукладной экономики, охватывающей значительное число частных, смешанных и иных форм предприятий.

Эти явления во многом отразились на отраслях народнохозяйственного комплекса. Недостаточное развитие методики рыночных регуляторов, нарушились хозяйствственные связи с предприятиями, поставляющими сырьё и получаемой продукции в отраслях (гидроэлектростанции, машиностроительной, химической, горнорудной промышленности, легкой и текстильной промышленности), наблюдались финансовые трудности и значительный износ основных фондов.

Продолжается дальнейшее снижение объемов производства отраслей, выпускающих продукцию конечного назначения особенно, в машиностроении и металлообработке.

На современном этапе индустриализации страны и территориальной организации промышленности на базе собственного промышленного сырья, технического прогресса, общественно-исторических условий республики и природных ресурсов происходит непрерывное развитие.

С целью устойчивого развития и территориальной организации промышленного производства, правительство республики особое внимание уделяет развитию добывающей промышленности, связанной с добычей и обогащением рудного и нерудного сырья висмутового месторождения Чокадамбулок, расположенного на Кураминском хребте в Согдийской области [7].

Добыча и переработка угля месторождений Шураб, ГОК, Адрасман, сурьмянового месторождения Пиндар в Гиссарском экономическом районе.

Претворение в жизнь намеченных темпов на период 2024-2030гг. по территориальному развитию и размещению отраслей народнохозяйственного комплекса республики основывалось на широком использовании богатеющих сырьевых и энергетических ресурсов Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса как основы дальнейшего улучшения территориального размещения производительных сил, комплексного развития и территориальной специализации всех экономических районов, более полного вовлечения трудоспособного населения в производство [11].

Непременным условием обеспечения народнохозяйственной эффективности использования уникальных природных ресурсов на территории Южно-Таджикской депрессии являлось планирование, проектирование и строительство на данной территории неизолированных предприятий, а единого территориально-производственного комплекса, который включает такие предприятия, как: Нурекский, Рагунский, Байпазинский, Сантудинский I-II ГЭСов, Вахшский азотнотуковый завод, Турсунзадевский алюминиевый завод, Яванский электрохимический завод, железная дорога Термез-Яван, Душанбе-Куляб, орошение и освоение новых земель Явано-Обикийской, Бешкентской и Дангаринских долин, территориальное размещение тяжелой, легкой и пищевой промышленности.

В начале 60-70 годов для дальнейшего развития и проектирования промышленных предприятий был сформирован отряд специалистов из числа: центральных, среднеазиатских, таджикских планирующих научно-исследовательских и проектных организаций СОПСА, «Гидропроекта, Энергосетпроект», Госплан и Академии наук республики Таджикистан [10].

При изучении возможных масштабов и условий развития территориальных организаций электроэнергетики и электроёмких производств в Южном Таджикистане выявлены проблемы обоснования их размещения на определённой территории, к ним относились:

- глубокое изучение территории с целью комплексного развития народного хозяйства(промышленности, АПК, транспорта, туризма и рекреационной деятельности);
- географические условия и ресурсы Таджикистана, их возможности, экономическая эффективность гидроэнергетического строительства на реках Вахш и в перспективе на реке Пяндж, Кафарниган и комплексное использование этих ресурсов;
- условия и перспективы территориальной организации народнохозяйственного комплекса, особенное внимание уделялось развитию энергоёмких производств химической промышленности;
- целесообразность развития цветной металлургии (алюминий и магний).

- необходимо изучение полиметаллических руд республики, так как по запасам свинца и цинка республика занимает особое место. Многие месторождения цветных и редких металлов являются комплексными и содержат наряду со свинцом и цинком, серебро, медь, каолин, кадмий, мышьяк, которые на мировом рынке имеют особое значение.

Учёные и специалисты в области экономической географии большое внимание уделяли важнейшим экономико-географическим факторам, определяющим эффективное размещение промышленных производств, таких как сырьевое, энергетическое, водное, транспортное, а также природным условиям и обеспеченности трудовыми ресурсами Таджикистана.

На территориальную организацию промышленного производства Южно-Таджикского территориального производственного комплекса большое влияние оказывал водно-энергетический фактор. Крупными потребителями воды являлись почти все производства: Яванской-электро-химический завод, Вахшский азотно-туковый завод для технических производств и охлаждения машин [11].

При выборе места формирования этого комплекса изучались все природно-ресурсные проблемы. Анализировались материалы проектно-изыскательных работ, проведённых ранее на всей территории республики и их возможные связи с соседними странами.

При анализе природно-ресурсного потенциала: климатического, водного, гидроэнергетического, полезных ископаемых территорий для развития и размещения отраслей промышленности выбор пал на Южный Таджикистан так как Южный Таджикистан - кладовая многих полезных ископаемых, на этой территории сосредоточены уникальные ресурсы: угля, нефти, газа, вольфрама, золота, целестина, плавикового шпата, поверенной соли, сырья для химической промышленности(известняки, доломит), строительных материалов (гипс, глины, песчанки, строительные камни), минеральные и термальные воды, гидроэнергетики, которые имеют перспективное значение для комплексного развития энергоемких промышленных предприятий.

С экономико-географической точки зрения комплекс имеет выгодное социально-экономическое положение, включая в себя такие ранее развитые территории, как: Гиссарскую, Вахшскую, Кулябскую и слаборазвитую Раштскую географические территории (50 тыс. км² территории республики) [1].

Важными природно-географическими и социально-экономическими условиями, определяющими на первом этапе основные пути развития комплекса, что являлись быстрые темпы формирования многоотраслевых комплексов: энергетики и энергоемкого производства, аграрно-промышленного, трудоёмких отраслей промышленности, а также развитие отраслей социальной инфраструктуры, туристическо-рекреационного комплекса.

Намеченные перспективные планы формирования комплекса охватывала период до 1999 года и намеченное строительство предприятий комплекса было выполнено на 40%. После распада единого экономического пространства и обретения Таджикистаном политического суверенитета и государственной независимости полное формирование Южно-Таджикского комплекса впало в глубокий трансформационный кризис, так как алюминиевый

завод ориентировался на привозном сырье, исходя из этого, распались производственные связи отраслей энергетического комплекса с поставщиком сырья и получателями промышленной продукции.

Однако влияние энергетического фактора на выбор места комплекса является основным фундаментом его территориального размещения, так как удельные расходы электроэнергии на производство различных видов промышленной продукции, колеблются от нескольких киловатт-часов на производство 1 тонны продукции в год до многих десятков тысяч киловатт-часов, особенно при производстве алюминия на одну тонну от 17 до 23 тыс. кВт·ч/т, магния от 20 до 25 тыс. кВт·ч/т[9].

В горнодобывающей и металлургической промышленности, строительных материалов, легкой и пищевой промышленности удельные расходы электроэнергии относительно небольшие, но и они измеряются сотнями тысяч киловатт-часов на 1 тонну продукции.

Очевидно, что предприятия с годовым потреблением электроэнергии, исчисляемым миллиардами киловатт-часов, с экономико-географической точки зрения, должны размещаться вблизи крупнейших источников ее производства Нурекской и Рогунской ГЭС.

При планировании и территориальной организации Южно-Таджикского территориального производственного комплекса особое внимание уделялось не территориальной организации местного значения, а размещению и развитию промышленных предприятий союзного значения, таким промышленным предприятиям, которые относились к добывающим предприятиям и первичной переработки сырья для многочисленных горнoperерабатывающих предприятий и передачи промышленной продукции другим регионам союзного подчинения и для экспорта в зарубежные страны.

Эти промышленные предприятия общесоюзного подчинения, выпускающие 90% и более продукции, после распада единого экономического пространства перестали эффективно работать [4].

Промышленные предприятия, размещенные на территории Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса, ориентированного на бывший союзный профиль, в настоящие время подлежат полному перепрофилированию на выпуск местной продукции и импортозамещающих и экспорториентированной продукции, основанной на глубокой переработке местного потенциально богатого природного и сельскохозяйственного сырья.

Алюминиевое сурьмяно-ртутное, свинцово-цинковое, вольфрамно-молибденовое производство, его инфраструктурные предприятия, которые имеют сложный технологический процесс производства металлического сырья. Основным сырьем для производства алюминиевого металла служит глинозем, получаемый из бокситов, каолинов, нефелинов, алюнитов, сиенитов, дистеновых сланцев.

На Турсунзадевском алюминиевом заводе для производство 1-ой тонны электролитического глинозема расходуется: 2 тонны глинозема, 0,7 тонны анодной массы, криолита, вторичного алюминия, 18-23 тыс. кВт/ч электроэнергии, 2 тонны пара и 0,2 тонна технологического топлива [6].

Исходя из этого, в советское время была создана производственно-техническая и строительная база, развитая транспортная сеть, обеспеченность водными ресурсами, о сложности технико-экономических факторов для перспективного развития цветной металлургии в республике планирующие органы не беспокоились, так как многие из этих промышленных предприятий, производящих готовую продукцию, были расположены не на территории республики, а на другой географической территории Советского Союза. Например, горнодобывающая промышленность для производства сырья: глинозем из бокситов, нефелина, магния, карбамида калия, ацетилена, кокса, азотной кислоты, которые входят в состав данного комплекса, их производство располагалось в других союзных государствах (в России, Казахстане, Азербайджане) [6].

Исходя из слабой изученности территорий для добычи боксита, алюнита и нефелина, как основного сырья для обеспечения производства алюминия на Турсунзадевском

алюминиевом заводе было ориентировано на привозное сырьё, не имея собственного сырья, не покрывало расходы на производство алюминиевого металла, отсюда экономическая эффективность производства металла на протяжении ряда лет не отвечало ценовому эффекту на мировом рынке.

Таджикистан по запасам ряда цветных металлов занимает в мировом масштабе достойное место, особенно по ресурсным запасам серебра, свинца, цинка, сурьмы и нефелиновых сиенитов. Сейчас при строительстве Рогунской ГЭС необходимо возобновить строительство горнорудных предприятий по добыче и глубокой переработке местных цветных металлов. Республика может достойно с высокой экономической эффективностью специализироваться на территориальной организации этих металлов химической промышленности и дальнейшем наращивании цветной металлургии.

В конце XX века в связи с освоением уникальных гидроэнергетических и минерально-сырьевых ресурсов в республике начали ускоренно развиваться отросли тяжелой промышленности (гидроэнергетика, химическая, цветная металлургия), сельскохозяйственное производство, обеспечивающие население продуктами и промышленным сырьём.

Большое развитие в ЮТПК получили отрасли социальной инфраструктуры: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, просвещение, культура, торговое бытовое обслуживание населения [11].

В 1990-2000г сложились тесные производство-экономические связи между отраслями народного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, являющиеся основным фундаментом для дальнейшей специализации экономических районов республики[9]..

Однако поэтапное развитие и территориальная организация промышленного и агропромышленного комплекса, отрасли машиностроения, легкой и пищевой промышленности, которые могли бы стать отраслями международной специализации, в основном садоводство, виноградарство, овощеводство сталкиваются, в целом, с рядом независимых от них трудностей.

В ходе реформы агропромышленного комплекса во всех отраслях аграрного сектора была разрушена система управления коллективным и общественным производством, особенно в Вахшской долине, жемчужине Центральной Азии по производству тонковолокнистого хлопчатника, цитрусовых и гераниевого производства.

А личные подсобные хозяйства, которые должны были быть наиболее устойчивыми к возделыванию отраслей сельскохозяйственного производства для агропромышленного комплекса по какой-то неизвестной причине не смогли рационально использовать полученные земельные участки, что наглядно ощущает население по ситуации, которая сложилась в торговых точках республики.

Это свидетельствует об отсутствии научно-методического системного подхода к вопросам государственного регулирования сельскохозяйственного производства в разрезе экономических районов.

При проведении реформы агропромышленного комплекса в республике после распада единого экономического пространства под методическим руководством западных экспертов и в период гражданского противостояния, специалисты- аграрники среднего звена не знали и не могли знать особенности территориальной организации сельского хозяйства на горно-предгорной территории Таджикистана в частности об ограниченных ресурсах земельного фонда, особенностях структуры сельскохозяйственных угодий, степени деградации земельных ресурсов, расположенных в разнородных рельефных условиях.

Низинно-равнинная территория, которая характеризуется развитой системой расселения, хотя и имеет крупные поселковые центры, но не имеет специализированных агропромышленных предприятий, которые могли бы обеспечить городское население продуктами питания, а также овощами и фруктами для переработки промышленной продукции аграрного сектора.

Территория Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса в природно-климатическом и хозяйственном отношении неоднородна.

Различные её экономические районы (западной части Ферганской зоны, ГБАО) имеют свои специфические особенности, которые проявляются в изучении экономико-географического положения особенно в природно-ресурсных предпосылок, формирования и развития хозяйств, его структуры и специализации, возможностей дальнейшего развития производительных сил [7].

Всё это накладывает свой отпечаток на роль и место ее экономических районов (Гиссарского, Вахшского, Кулябского, Раштского) и дальнейшего развития их как единого рычага народного хозяйства Южного Таджикистана.

Например, Гиссарский экономический район является центральным звеном комплекса и составляет 8,3% территории республики. На его территории расположены важнейшие геополитические, экономические, научно-культурные центры республики, экономический потенциал, который определяет темпы развития хозяйств не только Гиссарской, но и всей республики.

Обладая значительным природно-экономическим потенциалом и устойчивым развитием промышленных предприятий, экономический район играет основную роль в развитии производительных сил республики.

На территории экономического района находятся многие разведанные запасы полиметаллических руд, песчаника для силикатного кирпича, огнеупорной глины, сырьем для керамики, суглинками.

Промышленное значение имеет также месторождение вольфрама и плавикового шпата, минеральные топливно-энергетические ресурсы района представлены углём, нефтью и газом. На территории экономического района сосредоточено почти 70% промышленных запасов газа республики, однако они слабо исследованы. Производительные силы играют особую роль в развитии отраслей материального и нематериального производства [8].

После приобретения независимости слабо восстанавливаются отрасли машиностроения, металлообработки, деревообрабатывающей, хлопчатобумажной, трикотажной, кожевено-обувной, масложировой промышленности, которые могли бы обеспечить населения миллионного города Душанбе.

В последние годы успешно развиваются строительно-монтажные отрасли производства, однако отсутствуют пригородные агропромышленные предприятия по производству овощей и фруктов, цельного молока и молочных продуктов не сформировались отраслевые агропромышленные комплексы типа «Шахри-нав», «Кургантюбе», «Ходжент», «Тобистон», «Маргидар», «Ура-тюбе», которые в своем составе имели земельный фонд + хозяйство по производству продуктов - предприятия по заготовке, хранению + специализированные торговые точки в районах республики.

Необходимо отметить, что территориальная организация сельскохозяйственного производства на территории Гиссарского экономического района должна формироваться по типу земельно-водных ресурсов + формирование специализированных сельскохозяйственных территорий + консервных заводов + цикл заводов по первичной переработке сырья + предприятия по производству разновидных продуктов + предприятия по хранению фруктов и плодов и специализированные торговые учреждения.

Строительство таких циклов производства приведёт к повышению уровня инженерно-технической оснащённости и изменению социально-экономического состава сельского населения в центрах агропромышленных комплексов, в такой важной территории, как Гиссарский экономический район, строительство крупных предприятий в данном районе соответствует требованиям и методам территориальной организации.

В крупных городских центрах, где сконцентрировано более 1 млн человек.

В дальнейшем необходимо особое внимание уделить строительству таких территорий, как поселок первичного жилого образования (группа с элементами повседневного обслуживания), детсад, ясли, продовольственные и хозяйственные магазины, чайханы,

которые исчезли в городе Душанбе с включением элементов искусственного ландшафта(земель общего пользования, бассейны и навесы для рекреации), они будут служить первичным элементом современного города, посёлок городского типа, центр административного района и крупные сельские поселения пригородного хозяйства [4].

В конце XX века методология территориальной организации производства постепенно стала опираться на территориальную основу. В предгорном поясе республики появились новые методики сельскохозяйственного организации производства с опорой на рациональное использование природы и природных ресурсов.

В научных рекомендациях по территориальной организации территории в одном Дангаринском районе для переработки сельскохозяйственной продукции предусматривалось строительство крупного текстильного комбината, 2 консервных заводов, 21 завода по первичной переработке винограда и фруктов в центре района. Для сушки винограда и фруктов предполагалось строительство 39 пунктов комбинированной воздушно-солнечной сушки [6]. Для хранения фруктов и плодов необходимо было создание десятков сетей, холодильных установок и помещений для хранилищ. Это говорит о том, что при территориальной организации таких типов управления появляются 10 тыс. рабочих мест только в Кулябском экономическом районе.

Выводы.

В период индустриализации хозяйства республики особое значение имеют запасы полезных ископаемых свинцово-цинковых руд, сурьмы и других редких металлов, которые необходимы для международного экспорта.

На базе природно-ресурсного потенциала необходимо создание новых форм промышленной организации, которые будут способствовать дальнейшему развитию рыночных отношений, производству конкурентоспособной продукции, особенно в отраслях агропромышленного комплекса.

Литература

1. Горный Таджикистан: географические аспекты хозяйственного развития: Сборник статей. Душанбе-1989. 145 с.
2. Орипов А. О. Джанобилов М. Потенциал недр Таджикистана. Горный журнал, специальный выпуск 2003.
3. Проблемы развития народнохозяйственного комплекса Таджикистана. –Душанбе: Дониш, 1980. – С.277
4. Промышленность Таджикистана: вопросы и модернизации. Душанбе 2017. 235ст.
5. Саноати Чумхурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи Агентии омори назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. 93 сах.
6. Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2021.624ст.
7. Таджикистан; Природа и природные ресурсы. Москва 2010. 350ст.
8. Таджикистан: Природа и природные ресурсы. Душанбе; Дониш-1982.с 351.
9. Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития. Душанбе. Ирфон 2007. 292 стр.
10. Хоналиев Н. «Экономическая история и концепция развития промышленности Таджикистана». Душанбе «Ирфон» 2010. 329 стр.
11. Южно-таджикский территориально-производственный комплекс. книга I и III. Душанбе. Дониш 1997. 264-311ст.

ПРОБЛЕМАҲОИ ТАШКИЛИ ҲУДУДИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ТОҶИКИСТОН

Мақола ба масъалаҳои ташкили ҳудудии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар мақолаи илмӣ проблемаҳои ташкили ҳудудии корхонаҳои саноатии мамлакат ба монанди металлургия(саноати маъдан), мошинасозӣ, химия, сабук ва ҳӯрокворӣ, ки баъд аз барҳам хурдани робитаҳои ашёихомио истеҳсолӣ дар солҳои 90-уми қарни

гузашта рӯ ба таназзул ниҳоданд оварда шудааст. Бо мақсади рушди устувори ташкили ҳудудии истеҳсолоти саноатӣ аз тарафи ҳукумати мамлакат дикати маҳсус ба саноати истихроҷи маъдан ва пурбаҳрагардонии маъданҳои металӣ равона гардидааст. Дар мақола инчунин муалиф оиди омӯзиши амиқи канданиҳои фоиданоки металии минтақаҳои гуногуни мамлакат ба монанди КҲИТҶ ва ноҳияҳои иқтисодии ҳайати он қайд намудааст.

Аз ҷумла дар ноҳияҳои иқтисодии Ҳисору Кӯлоб дар заминаи захираҳои заминию обӣ ташкили ҳудудии маҳсусгардонидашудаи хочагии қишлок, корхонаҳои шарбати меваю сабзавот, ташкили корхонаҳои коркарди авалияи ашёи хом, корхонаҳои нигоҳдории меваю сабзавотро баҳри ба ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ муалиф пешниҳод намудааст.

Калидвоҷаҳо: ислоҳоти иқтисодӣ, иқтисоди бозорӣ, мушкилоти молиявӣ, фарсудашавии назаррас, пешрафти техники, банақшагирӣ, лоиҳакаши, барқталаҳ, омили обиҷо-энергетики.

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА

Статья посвящена вопросам территориальной организации промышленных предприятий Республики Таджикистан. В научной статье рассматриваются проблемы территориальной организации промышленных предприятий страны, таких как металлургия (горнорудной промышленность), машиностроение, химия, легкая и пищевая промышленность, пришедшие в упадок после раз渲ала материально-производственных связей в 90-е годы XX века.

С целью устойчивого развития и территориальной организации промышленного производства, правительство республики особое внимание уделяет развитию добывающей промышленности и обогащению металлических руд. В статье автор также отметил углубленное изучение полезных ископаемых металлов в различных регионах страны, таких как ЮТТПК и его экономические районы.

В том числе в экономических районах Гиссара и Куляба на базе земельных и водных ресурсов автором предложено создание специализированных сельскохозяйственных территорий, предприятий по производству фруктовых и овощных соков, организация предприятий первичной переработки сырья, предприятий по хранению фруктов и овощей в целях обеспечения занятости населения.

Ключевые слова: экономическая реформа, рыночной экономики, финансовые трудности, значительный износ, технического прогресса, планирование, проектирование, электроёмких, водно-энергетической фактор.

PROBLEMS OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF TAJIKISTAN

The article is devoted to the issues of territorial organization of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan. The scientific article examines the problems of territorial organization of industrial enterprises of the country, such as metallurgy (mining industry), mechanical engineering, chemistry, light and food industries, which fell into decline after the collapse of material and production ties in the 90s of the twentieth century.

In order to achieve sustainable development of regional industrial production organization, the government of the country pays special attention to the mining industry and enrichment of metal ores. In the article, the author also noted the in-depth study of mineral metals in various regions of the country, such as the YTTPK and its economic regions.

In particular, in the economic regions of Gissar and Kulyab, on the basis of land and water resources, the author proposed the creation of specialized agricultural territories, enterprises for the production of fruit and vegetable juices, the organization of enterprises for the primary processing of raw materials, enterprises for the storage of fruits and vegetables in order to ensure employment of the population.

Keywords: economic reform, market economy, financial difficulties, significant wear and tear, technical progress, planning, design, electricity-intensive, water-energy factor.

Дар бораи муалиффон:

Диловаров Раҳматшо Диловарович,
дотсенти кафедраи географияи иқтисодӣ-
иҷтимоӣ,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ,
Тел.: (+992) 919 00 97 42.

Мирзомуддинов Додихудо Ақрамҳоҷаевич,
омӯзгори калони кафедраи географияи
иқтисодӣ-иҷтимоӣ,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ,
Тел.: (+992) 931 42 05 97.
E-mail: mirzomuddinov79@bk.ru

Об авторах:

Диловаров Раҳматшо Диловарович,
доцент кафедры экономической и
социальной географии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини,
Тел.: (992) 919-00-97-42.

Мирзомуддинов Додихудо Ақрамҳоджаевич,
старший преподаватель кафедры
экономической и социальной географии
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини,
Тел.: (+992) 918 42 05 97.
E-mail: mirzomuddinov79@bk.ru

About the authors:

Dilovarov Rakhmatsho Dilovarovich,
Associate Professor of the Department of
Economic and Social Geography,
Tajik State Pedagogical University named after
Sadriddin Aini,
Ph.: (+992) 919 00 97 42.

Mirzomuddinov Dodikhudo
Akramhodzhaevich,
senior lecturer in economic and social
geography,
Tajik State Pedagogical University named
Sadriddina Aini,
Ph.: (+992) 918 42 05 97.
E-mail: mirzomuddinov79@bk.ru

**ЗАМИНАХОИ ИНКИШОФИ ДАЙВ-ТУРИЗМ ДАР
ТОЧИКИСТОН**

Мусоев Д.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Дар замони ҳозира майлу хоҳишмандони сайёҳон ба намудҳои туризми экстремалии варзишӣ – дайвинг бештар афзуда истодааст. Шиноварии зериобӣ бо таҷхизоти акваланг бо суръати бошиддат дар ҷаҳони муосир ворид шудааст, ки пештар ба ин намуди варзиш танҳо ғаввосҳои қасбӣ, олимон-биологҳо, шиноварони ҳарбӣ, варзишгарон ва муҳлисон-ҳавасмандон машғул мебошанд [12].

Дӯстдорони шиноварии зериобӣ гурӯҳҳои зиёде буда, ҳар доим афзоиш ёфта истодаанд. Ҳоло ҳар шахси нисбатан солим имконияти воридшавӣ ба қаръи обро дорад ва метавонад ҳудро ҳамчун тадқиқотгари қаъри олами зери об тасаввур намояд. Дар сурати мавҷуд будани лавозимотҳои зарурӣ маҳорат ва малакаи шиноварӣ дар зериоб нисбатан осон ва бехатар мегардад.

Калимаи англисии *diver* (дайвер) маънии ғуттазаний ва "scuba diver" (скуба-дайвер) – ғуттазаний бо таҷхизоти аквалангро мефаҳмонад. Дайвинг (ғуттазаний бо акваланг) – ин варзиш, шуғл, эҳсоси ҳиссиёти беназир, воситаи хуб баҳри мӯътабар гузаронидани руҳсатии меҳнатӣ ба ҳисоб меравад, аммо ин намуди фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло кам ба назар мерасад [2; 10].

Чунин намуди нави туризми ташаккулёбанд ва ояндадор ба шарофати ихтирои афсар-баҳрнаварди фаронсавӣ ва тадқиқотчи қаъри баҳр Жак-Ив Кусто ва муҳандис Эмил Ганян ба вучуд омадааст. Соли 1943 клапанҳои редуксионӣ соҳтанд, ки дар асоси он соли 1945, аввалин «автомати шушӣ», ки ҳамчун акваланг маълум аст ба вучуд омадааст. То ин дам барои воридшавӣ ба мавзеъҳои чуқури қаъри баҳрӣ танҳо ғаввосҳои қасбӣ аз скафандрҳои дағал, бо дастгоҳҳои оксигенӣ дошта истифода мекарданд, ки ҳангоми озодона ҳаракат кардан дар зери об душворӣ эҷод намуда, бехатариро кафолат намедоданд. Ихтирооти дастгоҳи аквалангии муҳтор бо дайвинги оммавӣ минбаъд ба шуғлҳои фароғатӣ ва варзишӣ асос гузашт [6, с. 566].

Вобаста ба таснифот якчанд намуди дайвинг вучуд дорад. Яке аз онҳоро ҳамчун фаъолияти қасбӣ ва баъзеи дигари онҳоро бошад, ҳамчун вақтҳушӣ ва туризм арзёбӣ кардан мумкин аст. *Гурӯҳи асосӣ* – фаъолияти қасбиро дайвингҳои тичоратӣ ва ҳарбӣ ташкил медиҳанд. Онҳо дар натиҷаи тамрин намуди технологияи баланди ғутазаний дошта, бештар омилҳои маҳфӣ доранд. Дайвингҳои тичоратӣ бошад, барои корҳои зериобӣ ба монанди наасб ва таҷзияи таҷхизотҳо ва аз зери об баровардани объектҳои ғарқшуда ва ғайра истифода бурда мешаванд. Дайвинги ҳарбиро бошад бо мақсади минагузорӣ дар киштиҳо, ҷустуҷӯ ва безарааргардонии онҳо, васлкунии монеъҳои зидди киштиҳо ва ғайра ба кор мебаранд.

Ба ғурӯҳи дуюм дайвингҳои техникӣ ва варзишӣ дохил мешавад. Онҳо яке аз сегментҳои бозорҳои сайёҳӣ ба ҳисоб рафта, гуногуншакл мебошанд: аз сайри на онқадар чуқур то обсангҳои марҷонии баҳрҳои гарми тропикӣ ва ғутаворӣ ба чуқуриҳои мураккаби техникӣ. Намудҳои дайвингҳо чунинанд: зерияҳӣ, спелеологияи зериобӣ, дайвингҳои маърифатӣ, аксу наворгирӣ, синамо ва видеой, шикори варзишӣ, археологияи зериобӣ ва ғайра. Айни ҳол, таваҷҷӯҳ ба дайвинги шабона бештар шуда истодааст [6, с. 567].

Дар байни фаъолияти ин намуди туризм бартариятҳои машғулиятҳои дайвингӣ вучуд надоштани давраи мавсимӣ хос мебошад. Аз нуқтаи назариявию метадологӣ дар мавзеъҳое, ки захираҳои обӣ вучуд дорад ва ҳудуди манбаи об ҷавобғӯи талабот метавон буд зери он шино кард: ба монанди дарё ва кӯлҳо, рӯдҳо, баҳрҳо ва уқёнусҳо, ғорҳои зериобмонда, конҳои зери обӣ. Ҳангоми интиҳоби хатсайр арзиш ва давомнокии шиноварӣ, иқлими ва ҳарорати об, боигарӣ ва гуногунрангии олами зериобӣ аҳамиятнок ҳисобида мешавад. Гарчанде, ки марказҳои дайвингӣ ба тариқи фаъол дар фиордҳои Скандинавия ва Аляска фаъолият менамоянд, барои аквалангистҳои курортҳои зонаҳои тропикӣ ва субтропикӣ

нисбатан маълум мебошад. Бахусус дайв-туризм дар кишварҳои Ҷанубу Шарқии Осиё ва Океания, Амрикои Марказӣ, Баҳри Миёназамин ва ғайра рушд ёфтааст [6, с. 571].

Аз ҳама минтақаи мусоиди Русия барои сайёҳони зериобӣ назди соҳилии баҳри Сиёҳ ба ҳисоб рафта, аз ҳаличи Керҷ дар шимолу ғарб то сарҳади Абхазия дар ҷанубу шарқӣ тул кашидааст [4].

Хизматрасонии дайв-туризм индустряи томи ғутазаниро тавлид намуд. Имрӯзҳо ба он дайвер-дастурдиҳандагон, истеҳсолкунандагони таҷхизотҳои шиноварии зериобӣ, фурӯшандагони яклӯҳт ва чаканаи шиноварӣ ва дигар маҳсулотҳо доҳил мешаванд. Марказҳое, ки барои дайвинг маҳсус гардонида шудаанд, мавзеъҳои географии онҳо васеъ гардонида мешаванд. Айни ҳол якчанд мактаб-системаҳои байналмиллалии эътирофгардидаи умум ба омӯзиши шиноварии зериобӣ машғуланд. Дар Русия бошад ҷунин намуди он пешниҳод карда шудааст: Конфедератсияи байналмиллалии фаъолияти зериобӣ (СиМАС), ки аз ҷониби Ж-И-Кусто таъсис дода шудааст ва дигар намудҳои варзиши зериобӣ фаъолона ташаккул меёбанд; Асосиятсияи Касбии инструкторҳои шиноварии зериобӣ (ПАДИ) – дар бозори хизматрасонии ҷаҳонӣ оид ба омӯзиши шиноварии зериобӣ пешсаф буда, бо услуби пурӯзввати методӣ фарқ менамояд; Асосиятсияи миллии инструкторҳои шиноварии зериобӣ, тамрини техникӣ, ки бо ташкилотҳои илмӣ ҳамкорӣ намуда, тадқиқотҳои илмиро пеш мебарад [11].

Дар ҷаҳон шумораи зиёди намоишгоҳҳо – савдо, ярмаркаҳо оид ба дайв-туризм, фестивалҳои синамой ва аксбардории зериобӣ гузаронида мешаванд, ки бештари онҳо ба ҳукми анъана даромадааст. Дар фасли зимистон Ҷюсселдорф ва дайв-шоуҳои бузурги аврупой, ба мисли Утрахт, Копенгаген, Париҷ, Барселона, Лондон, Москвав даҳил мешаванд. Дар Москвав бошад фестивали байналмиллалии дайвинг гузаронида мешавад. Баҳор – айёми гузаронидани фестивал дар қитъаи Амрико бо номи «Зери об» оғоз мёбад. Онҳо дӯстдорони ин намуди вазиширо бо олотҳои нави замонавӣ, самтҳои дайв-туризм, фильмҳои охирон, китобҳои нав, мучассамаҳо ва мусаввараҳои ҷаҳонии зериобӣ ошно менамоянд [10].

Ояндаи индустряи дайв-туризм аз як қатор омилҳо вобастагӣ дорад:

1. Дигаргуншавии талаботи истеъмолӣ. Мутахассисон васеъшавии бозори истеъмолгаронро пешбинӣ менамоянд: зиёдшавии шумораи қӯдакон, ки бо ғаввосӣ бо бобову бибиҳояшон, инчунин ҳайати рангини мизоҷони муносибати фарҳангӣ ва этники хосдошта.

2. Нақши савдои интерактивӣ ва реклама дар тиҷорати дайв-туризм боло меравад.

3. Аз нуқтаи назари туризми экологӣ болоравии ташвиши ҳолати муҳити атроф, пеш аз ҳама камшавии захираҳои моҳӣ, вайроншавии рифҳои марҷонӣ, бадшавии сифати об ба назар мерасад. Машғулиятҳои шиноварии зериобӣ бо ҳифзи муҳити атроф зич алоқаманд аст. Соли 2002 – ПАДИ барномаи дуру дарози «Go Eco»-ро коркард намуд, ки он ҳифзи муҳити атроф, дайвинг ва туризмро бо ҳам алоқаманд менамояд. Дар он дайверҳо, дайв-марказҳо ва курортҳо фаъолият менамоянд. Тибқи ин барнома ҳавасмандии асосии дайверҳо – муҳоҳида ва шиносӣ бо табиат, бидуни фишор ба он. Курортҳо ва дайв-клубҳо бояд дар ҷамъомадҳои экологӣ иштирок намуда, маҳсулоти аз коркарди партовҳо истеҳсолшударо истифода баранд. Ашёҳое, ки аз дандонҳои наҳангҳо, инчунин марҷонҳо, навъҳои дараҳтони тропикий ва дигар намуди олами набототу ҳайвонот тайёр шударо, савдо намекунанд, баҳусус дикқати асосири бояд ба рафтори дайверҳо дар об ба инобат гирифт.

4. Модернизатсияи инфрасоҳтори туризми зериобӣ барои баланд бардоштани дараҷаи ракобатнокии марказҳои дайвингӣ.

5. Мустаҳкамкунии функсияҳои батанзимдарории давлатӣ дар самти ҳифзи саломатии сайёҳони зериобӣ ва бехатарии шиноварӣ, бозори меҳнат барои индустряи дайвинг, муқаррар кардани меъёрҳои омодакунии ғаввосҳо ва инчунин таъмин намудани имкониятҳо бо ҷойҳои шиноварии зериобӣ. Айни ҳол дайвинг ҳамчун яке аз намудҳои фаъоли рушди туризм ба ҳисоб рафта, дикқати ташкилотҳои идоракунандаро дар ҳамешагӣ ба худ ҷалб менамояд.

Аз рӯи маълмуотҳои дар оянда тағйиротҳои куллӣ дар дайвинг ба вучуд меоянд: таҷхизотҳои техникии нав мукаммал мешаванд, шаклҳои нави шиноварии зериобӣ ба вучуд меоянд, далелнокии онҳо мураккаб мегардад. Аммо асос боқӣ мемонад – қӯшиши инсоният оид ба ворид шудан ба фазои ҳамҳудуд ва эҳсосоти ачиbro ҳис намудан [6, с. 574].

Дар солҳои охир тамошои олами набототу ҳайвоноти зери обӣ ба як фаъолияти хеле намоён ва ё ба қавле ба мӯд табдил ёфтааст. Дар ҳолатҳои алоҳида фаъолияти ғаввосӣ ба кори начотдиҳандагон ва дигар соҳторҳои маҳсусгардонидашуда низ равобит дорад. Вале ин намуди дилхушӣ арzon нест. Тайёрии умумӣ ва ҳаридани таҷхизот барои сайёҳони навкор то 1000 доллари амрикӣ арзиш дорад ва баъд ў боз барои чипта ва меҳмонхона маблағ сарф мекунад. Агар таҷхизот наҳарад, фақат нархи тайёра то 250 доллар арзонтар мешавад. Танҳо барои ичора гирифтани костюм, акваланг (асбоби нафаскашӣ дар зери об) ва таҷхизотҳои дигар 30-40 доллар пардоҳт кардан лозим меояд. Аммо таҷхизоти нағз қиматаш дар маҷмӯъ то 1500 доллар аст [10].

Ғаввосон аксаран ҷавононе мебошанд, ки синну соли миёнаи онҳо то 30 сола мебошад. Инҳо ҷавонони зиёни шаҳрӣ ҳастанд: Таҳлилҳо нишон додаанд, ки 77%-и сертификатгирифтагон аз миёни ғаввосон шахсони дорои маълумоти олӣ мебошанд [12].

Дар қаламрави Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил зиёдшавии дайвинг баъд аз давраи бозсозӣ оғоз ёфт. Маҳз ҳамон вақт малюҳони Рус аз рӯи стандарти байналхалқӣ омӯхтанро шурӯъ карданд. Дар солҳои 1994-1996 аввалин дайв-клубҳо пайдо шуданд ва миқдори дайверҳо бо раванди геометрӣ рӯй ба афзоиш ниҳод: Масалан, дар Русия соли 1997 ду ҳазор нафар шаҳрванди Россия сертификатсия (шаҳодатнома) гирифтанд ва дар соли 2001 бошад, шумораи сертификатдорон ба 15000 нафар расид [8].

Умуман, дайвинг дар қаламрави давлатҳои собиқ шуравӣ хеле суст инкишоф ёфтааст ва ниҳоят гарон ҳам мебошад. Масалан дар давлати Русия фақат якчанд ширкатҳои туристӣ бевосита ин намуди фароғатро дар мамлакат пешниҳод мекунанд. Аз тарафи дигар Баҳри Сиёҳро аз рӯи зебогии ҷаҳони зериобӣ бо баҳри Сурх муқоиса кардан имконнозӣ аст. Бинобар барои ғаввосӣ сайёҳони рус аксар ба мамлакатҳои дигар мераવанд [5].

Сол аз сол соҳтмони иншоотҳои бузурги гидротехникӣ ва қашидани ҷандин ҳазор километр қубурҳои нафту газ дар таги дарёву обанборҳо вусъат ёфта истодааст. Аз ин лиҳоз талабот ба мутахасиссони баландараҷаи ихтисоси корҳои зериобӣ, яъне ғаввосӣ зиёд шуда истодааст.

Олами зериобӣ аз замонҳои қадим дикқати инсонро ба худ ҷалб намуда буд ва инсон кушиш мекард, ки ҳар чи ҷукуртар ба зериоб ғутта зада, бисёртар дар онҷо истад. Таҷхизоти корҳои ғаввосӣ барои одамони аваллаи ғаввос-шиновар ин санг ва бандҳои дароз буд. Бояд қайд намуд, ки аз нарасидани ҳаво барои нафаскашӣ дар зериоб ғаввосон-ғутазанони давраҳои пеш бо сабабҳои физиологӣ наметавонистанд зиёда аз 30 метр ҷуқурӣ ва аз 2-3 дақиқа дар зериоб бимонанд. Табиист, ки ғаввосон-ғутазанон наметавонистанд он вазифаҳои дар пеш гузошта ва мушкилро иҷро намоянд ва ин бевоста мунтазам бо мурури замон ба такмили таҷхизотҳои нави ғаввосӣ оварда расонид [3,5,12].

Дар замонии Шуравӣ ҳамчун фаъолияти қасбӣ дар Тоҷикистон як қатор стансияҳои ғаввосӣ дар обанборҳои Нораку баҳри Тольик барои корҳои техникӣ ва инчунин дар кӯли Ҷавонону Варзоб барои таъмини амнияти шаҳрвандон фаъолият мекарданд. Баъди соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳторҳои начотдиҳии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон штатҳои маҳсус оид ба иҷро намудани корҳои ғаввосӣ ташкил карда шуданд.

Бо мақсади ташкил намудани корҳои ғаввосӣ дар раванди низоми фаъолияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминай салоҳияти ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқие, ки талаботҳоро оид ба иҷрои фаъолияти қасбии мазкурро дарбар мегирад бо фармони Раиси Кумита аз 11 июли соли 2007 таҳти рақами 89 Комиссияи марказии такмили ихтисоси ғаввосӣ ва Комиссияи марказии тиббӣ-ғаввосӣ таъсис ёфт. Ҳуди ҳамон сол бо қарори ҳайати мушовираи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дастуралӣ

оиди ташкил намудани корҳои ғаввосӣ” ва Қоидаҳои хадамоти ғаввосӣ (ПВС-2007) тасдиқ гардид.

Дар баробари ин, дар кишвар Федератсияи миллии шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушд, ташвиқи тарғиби варзиши шиноварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани нақши тарбияи ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ ва варзишӣ дар инкишофи шаҳсият таъсис дода шудааст.

Новобаста, аз он ки дар кишвар зиёда 1300 кӯл вуљуд доранд[1] аз назари ҷойгиршавӣ ва ҳарорати пасту баланд аксари онҳо дар минтақаҳои баландкӯҳ ҷойгир буда, то ҳол фаъолияти дайв-туризм ба таври васеъ паҳн нашудааст ва ягон ширкати сайёҳӣ дар ҷумҳурий ин намуди истироҳати обиро ба мизочону сайёҳон пешниҳод накардааст. Сабаби асосии ин агар аз як тараф ба гаронии лавозимоти шуғли дайвинг, камбудии мутахассисон ва омӯзандагон вобаста бошад, аз тарафи дигар ин намуди фаъолият хеле ҳатарнок ва таваккалӣ мебошад. Танҳо арзиши тамоми таҷхизоти фаъолияти ғаввосӣ бештар аз 1000 доллари ИМА -ро ташкил медиҳад [11].

Ба андешаи мо яке аз чунин мавзеъҳо барои ташкил ва ба роҳ мондани дайв-туризм – ин обанбори баҳри Тольик ба ҳисоб меравад.

Обанбори баҳри Тольик дар масофаи 20 километр аз шаҳри Ҳуҷанд ҷойгир буда, яке аз мавзеҳои саёҳатбоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, ки бештар бо номи “Баҳри Тоҷик” шӯҳрат дорад. Обанбори мазкур то 50 км дарозӣ дошта, он солҳои 50 уми асри гузашта барои бунёди нерӯгоҳи обӣ ва ба танзим даровардани оби дарёи Сир соҳта шуда буд. Ҷуқурии обанбор 25 метрро ташкил дода, ҳаҷми оби дар он мавҷудбуда $4,2 \text{ km}^3$ ро ташкил медиҳад. Дар давраи зимистон оби обанбор яҳ баста, ҳарорати моҳҳои тобистон бошад, 30-35 дараҷаро ташкил медиҳад. Ин кули сунъӣ дар гирду атрофи худ экосистемаи навро ба вучуд овардаст. Дар доҳили кӯл моҳиҳои ҳархела ба монанди моҳии шӯртан, зағорамоҳӣ, лаққамоҳӣ, сүфмоҳӣ, симмоҳӣ ва ғайра мавҷуданд. Инчунин ин макон ба як тавакуфоҳ барои паррандагони мавсимӣ, ки аз дигар минтақаҳо маҳсусан аз қисмати шимолии Осиё, Ҳиндустон ва дигар ҷойҳо ба ин ҷо меоянд, табдил ёфтааст [9].

Дар давраи фаъолияти нимасраи худ обанбори баҳри Тольик ба як макони истироҳати саёҳони доҳилию ҳориҷӣ табдил ёфтааст. Қад-қади соҳилҳои «Баҳри Тоҷик» истироҳатгоҳҳо ва табобатгоҳҳои дорои хизматрасонии гуногун, нуқтаҳои истироҳатӣ ва истироҳатгоҳҳои кудакона ҷойгир шудаанд.

Ҳоло дар ин ҷо, имконияти намудҳои зерини дайв-туризмро мондан мавҷуд аст:

- *Дайвинги маърифатӣ;*
- *Дайвинги рекреатсионӣ;*
- *Дайвинги шикори ҳаваскорӣ;*
- *Дайвинги варзии;*

Илова ба ин, новобаста аз он ки 93%- и ҳудуди кишварро қӯҳҳо[9] ишғол намуда, аз баҳру үқёнусҳо дар масофаи хел дур воқеъ гардидааст, ба фикри мо имконияти рушди чунин намуди туризмро метавон дар асоси имкониятҳои якҷоякунии намудҳои фаъоли обӣ-варзиши туризм, дар обанбори Норак, Искандаркӯл, Сарез ва якчанд кӯлҳое, ки дар атрофи қӯҳсорои Фон ҷойгир шудаанд, ба роҳ монда шавад.

Дар кӯлҳои мазкур танҳо аз намудҳои бехатари дайвинг дар якҷоя бо дастурдиҳандагон аз КХФ (Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода), аз қабили дайвинги рекреатсионӣ ва маърифатиро метавон ба роҳ монд, зеро дар ташкили ин намудҳо танҳо мушоҳидаи олами зериобӣ сурат мегирад.

Барои рушд додани дайв-туризм дар мамлакат монеаи асосӣ ин дараҷаи пасти маърифати экологии аксарияти аҳолии кишвар ва гаронарзиш будани ин намуди туризм баҳисоб меравад.

Бо мақсади минбаъд дар мамлакат ба роҳ мондани тарғибу ташвиқи ин намуди фаъолият бо назардошти шароитҳои географии кишвар имкониятҳои иқтидори заҳираҳои обӣ бояд мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гиранд.

Адабиёт

1. Аброров, X. Тоҷикистон кишвари кӯлҳои беназир / X. Аброров. - Душанбе «Ирфон» 2001. - 126 с.
2. Азбука дайвинга под. ред. Д. Ю. Яшенин – М.: «Подводный мир», 2003. – 322 с.
3. Бирман, В. Дайвинг без лирики: часть 2. Впечатления профессионалов / В. Бирман // Тонкости продаж. – 2006. – № 11. – С. 206.
4. Бизюкин, А. Добро пожаловать в пещеры / А. Бизюкин // Октопус. – 2000. – №2. – С.126.
5. Бирман, В. Дайвинг без лирики: часть 9. Больше чем дайвинг / В. Бирман // Тонкости продаж. – 2008. – № 1. – С. 304.
6. География туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. Александровой. — 3-е изд., испр. — М. : КНОРУС, 2015. — 592 с.
7. Мироненко, Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М: Изд-во Моск. Ун-та, 1981. – 276 с.
8. Карпичев, В. Г. Водолазное дело в России [Текст]/ В.Г. Карпичев // Октопус. – 1999. – №6. – 502 с.
9. Кемеррих, А.О. Гидрографияи Помир ва Помириу Олой / А.О. Кемеррих. - Душанбе 1978. – 112 с.
10. Лазицкая Н.Ф., Яковенко И.М. Общемировые тенденции развития дайвинга. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «География». Том 27 (66), № 1. 2014. - 160 с.
11. Профессиональный дайвинг. Дайвмастер Ndl: Учебное пособие. М: Феникс, 2007. – 210 с.
12. Ростоцкая Ю. Дайвинг-туризм. Туризм в водной акватории / Ю. Ростоцкая // Предельная глубина. – 2005. – № 2. – 143 с.

ЗАМИНАҲОИ ИНКИШОФИ ДАЙВ-ТУРИЗМ ДАР ТОҶИКИСТОН

Дар солҳои охир тамошои олами набототу ҳайвоноти зери обӣ ба як фаъолияти хеле намоён ва ё ба истилои дигар ба мӯд табдил ёфтааст. Дар ҳолатҳои дигар фаъолияти дайвинг ба кори начотдиҳандагон ва дигар соҳторҳои маҳсусгардонидашуда низ равобит дорад. Муаллиф дар мақолаи худ вазъи имрӯзai дайв-туризмро дар минтақаҳои олам мавриди омӯзиш қарор дода, оид ба имконияти ташкили ин намуди фаъолияти зери обӣ дар мисоли Чумхурии Тоҷикистон метавон дар асоси имкониятҳои ҳамоҳангсозии намудҳои фаъоли обӣ-варзиши туризм, дар обанбори Норак, Искандаркӯл, Сарез ва якчанд кӯлҳое, ки дар атрофи кӯҳсари Фон ҷойгир шудаанд, маълумот додааст. Инчунин, оид ба хусусияти ташкил ва ба роҳ мондани дайв-туризмро дар яке аз мавзеъҳои саёҳатии Чумхурии Тоҷикистон, ба монанди Обанбори баҳри Тольик андешаҳои худро пешниҳод намудааст.

Қалидвожаҳо: дайвинг, дайв-туризм, шиноварии зериобӣ, футазанӣ, акваланг, ғаввос, варзиш, замина, инкишоф, хизматрасонӣ, минтақа.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ДАЙВ-ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

В последние годы наблюдение за миром флоры и фауны под водой стало весьма заметным занятием, а точнее, вошло в моду. В ряде случаев дайвинг связана с работой спасателей и других специализированных структур. В своей статье автор исследовал сегодняшнее состояние дайв-туризма в регионах мира и предоставил информацию о возможности организации этого вида подводной деятельности на примере Республики Таджикистан на основе возможностей координации активных водно-спортивных видов туризма в Нурекском водохранилище, Искандаркуля, Сарезе и нескольких озерах, расположенных вокруг горы Фон. Кроме того, он высказал свое мнение о характере организации и проведения дайв-туризма в одном из туристических мест Республики Таджикистан, таких как водохранилище «Таджикское море».

Ключевые слова: дайвинг, дайв-туризм, подводное плавание, ныряние, спорт, препосылки, развитие, сервис, регион.

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF DIVING-TOURISM IN TAJIKISTAN

In recent years, observing the world of flora and fauna under water has become a very noticeable activity, or rather, it has become fashionable. In some cases, diving is associated with the work of rescuers and other specialized structures. In recent years, observing flora and fauna

underwater has become a very prominent activity, or rather, it has become fashionable. In some cases, diving is associated with the work of lifeguards and other specialized structures. In his article, the author examined the current state of diving tourism in the regions of the world and talked about the possibility of organizing this type of underwater activity using the example of the Republic of Tajikistan based on the possibilities of coordinating active water sports in the reservoirs of Nurek, Iskandarkul, Sarez and several lakes around Mount Fon. In addition, he spoke about the nature of the organization and conduct of diving tourism in one of the tourist sites of the Republic of Tajikistan, for example, in the reservoir "sea Tajik".

Keywords: diving, dive-tourism, scuba diving, swim, sports, prerequisites, development, service, region.

Дар бораи муаллиф

Мусоев Дилшод Гойбназарович,
ассистент кафедраи методикаи таълими
география ва туризм.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айни
734003, Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 555 552 596
E-mail: dilshod_musoev@mail.ru

Об автора

Мусоев Дилшод Гойбназарович,
ассистент кафедры методика преподавания
географии и туризма.
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 555 552 596
E - mail: dilshod_musoev@mail.ru.

About the author

Musoev Dilshod Gaybnazarovich,
Assistant at the department of
methods of teaching geography and tourism,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 555 552 596
E - mail: dilshod_musoev@mail.ru

**ДАВРАХОИ ГЕОЛОГӢ ВА ТАШАКУЛӮБИИ ОБҲОИ
ЗЕРИЗАМИНИИ НОҲИЯИ ИҚТИСОДИИ ҲИСОР**

Аламов А.

Коллекти омори шаҳри Ваҳдат

Ибодов Ш.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Обҳои зеризаминиро қариб дар ҳама минтақаҳои кураи Замин пайдо кардан мумкин аст. Обҳои зеризамини вобаста ба як қатор омилҳо, аз қабили хусусияти физикии минтақа, шароити метеорологро, ғизо ва дараҷаи истифодашаванд метавонад чудо намуд. Боришоти атмосферӣ метавонад боиси болоравии сатҳи обҳои зеризамини гардад. Аз тарафи дигар, ҳушксолии тӯлонӣ низ метавонад боиси паст шудани сатҳи обҳои зеризамини гардад [6].

Обҳои зеризамини захираи хеле муҳими табий буда, дар иқтисодиёт нақши муҳим доранд. Обҳои зеризамини барои обёрий ва саноати ҳурокворӣ манбаи асоси баҳисоб меравад. Умуман, обҳои зеризамини манбаи боэътиими об барои ҳочагии қишлоқ буда, онро ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми омадани ҳушксолӣ талабот ба обҳои зеризамини бештар мегардад [6].

Барои муҳити зист обҳои зеризамини дар нигоҳ доштани сатҳи оби руйи замини нақши хеле муҳим доранд, ки дарёҳо, кӯлҳо ва ботлоқзорҳоро пур мекунанд. Махсусан дар моҳҳои ҳушки, вақте ки боришот хеле кам ба назар мерасад [6].

Обҳои зеризаминиро қариб дар ҳама ҷо дидан мумкин аст ва сифати он одатан хеле хуб аст. Дар зери сатҳ нигоҳ дошта шудани обҳои зеризамини барои аз ифлосшавӣ эмин нигоҳ доштани сифати он ёрӣ мерасонад. Илова бар ин, обҳои зеризамини як манбаи табиист, ки аксар вақт дар наздикии истифодабарандагони ниҳоӣ пайдо мешаванд ва аз ин рӯ сармоязуроҳои қалонро дар робита ба инфрасохтор ва коркард, ки аксар вақт барои истиҳроҷи обҳои рӯйи заминӣ заруранд, талаб намекунад. Муҳимтар аз ҳама дар истифодаи обҳои зеризамини ин дарёфт кардани мувозинати дуруст байни истиҳроҷи об ва имкон додани дубора барқарор кардани қабати зериобӣ мебошад, то аз ҳад зиёд истифода ва ифлосшавии ин манбаи муҳим пешгирӣ карда шавад [6].

Обҳои зеризамини на ҳамеша барои истифодаи одамон на ҳамеша мувоғиқ аст. Сабаби ифлосшавии обҳои зеризамини аз ҳад зиёди истифодаи пестисидҳо ва нуриҳои минералӣ, партовҳои корхонаҳои саноатӣ, ҳусусан корхонаҳои химиявӣ, ки манбаи асосии ифлосшавии обҳои зеризамини ба ҳисоб мераванд [7].

Обҳои зеризамини ҳамчун захираи маъданӣ тасниф карда мешаванд. Захираҳои онҳо, бар хилоғи дигар намудҳои сарватҳои табий, метавонанд бо мурури замон барқарор гардад.

Дар шароити афзоиши фишори техногенӣ ба муҳити зист обҳои зеризамини низ ба ифлосшавӣ ва камшавӣ дучор мешаванд. Дар ин бобат муҳофизати обҳои зеризамини, инчунин ҳалли проблемаҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи об мавқеи махсусро ишғол менамояд.

Ифлосшавии обҳои зеризамини тавассути ворид шудани моддаҳои заарнок аз рӯйи замин ба амал меояд. Дар баробари ин, якчанд намуди манбаъҳои ифлоскунанда мавҷуданд:

Иншооти саноатӣ, ки моддаҳоеро истифода мебаранд, ки қобилияти гузарандагиро бо обҳои зеризамини доранд, масалан нитратҳо;

Майдонҳои нигоҳдории маҳсулоти саноат ва партовҳо;

Мавзехое, ки партовҳои майшӣ ҷамъ мешаванд;

Киштзорҳои ба таври сунъӣ обёришаванд;

Минтақаҳое, ки пестисидҳо нигоҳ дошта мешаванд,

Корхонаҳое, ки бо истеҳсол ва коркарди нафт алоқаманданд.

Таҳди迪 ҷиддӣ ба саломатии аҳолӣ таъсири обҳои зеризамини аз ҷиҳати микроорганизмҳои биологӣ олудашуда мебошад, ки дар ҷойҳои филтратсияи дарозмуддати оби ифлосшудаи майшӣ, ҷӯйборҳо ва ғайра ба вучуд меоянд [7].

Захираҳои дувуминдарачаи обии ноҳияи иқтисодии Ҳисор ин обҳои зеризамини мебошанд, обҳои зеризамини вобаста ба соҳти геологии маҳал ва муҳталифоти намуди релеф

ва шароити иқлимй дар чуқуриҳои гуногун вомехуранд обҳои зеризамини дар ноҳия асасан дар чуқуриҳои 5-40 метр, вомехуранд [1, с. 56-60], ки ҳамин обҳои зеризамини ноҳия ба ҳавзай артезионӣ дохил карда шудаанд, ки онҳо дар қабатҳои литомассаи б давраи геологӣ дохил мекунанд. (Давраи чорум, Давраи неоген, Давраи палеоген, Бӯри боло, Бӯри поён, Давраи юра) [2, с. 120].

Обҳои зеризамини давраи чорум дар комплексҳои гуногуни литомассаӣ, аз он ҷумла дар комплексҳои Амударё, Термиз, Душанбе, Элок мавҷуданд. Обҳои зеризамини дар инкишофи геохимиявии ландшафтҳо нақши ниҳоят қалонро мебозанд. Обҳои комплекси Амударё дар як қисми водиҳои дарёҳои Хонақо, Лучоб, Душанбе, Кофарниҳон паҳн гардида,

Дар таркиби такшониҳои алювиалий дар чуқуриҳои 1,5-5 метр ҷойгир буда, таркибашон карбонатӣ, калсию магнийдор буда, дар таркиби минералии онҳо аз 0,3 то 0,6 гр/метр ба ғурӯҳи обҳои хунуки ҳарораташон $+15^{\circ}\text{C}$: $+18^{\circ}\text{C}$ ва дебиташон 10-13 литр/сонияро ташкил медиҳад. Ин ғурӯҳи обҳои зеризамини барои обёрии қиштзорҳо, боғу токзорҳо васеъ истифода бурда мешавад. Яъне, манбаи муҳими инкишофи агроландшафтҳои селитобелий мебошад.

Обҳои свитаи (қабатҳо) Термиз ҷойгиршавиашон ба релеф вобаста буда, дар чуқуриҳои 8-52 метр ва чуқурии фавворазани фишорникиашон дар чуқурии 4-10 метр, таркиби химиявиашон гидрокарбонатӣ, сулфатнокӣ, калсию магний бо дараҷаи минералшавии аз 0,33 то 0,44 гр дар литр мебошад.

Ҳарорати об доимӣ $+17^{\circ}\text{C}$: $+18^{\circ}\text{C}$. Дебити об аз 0,1 то 5 мавридҳои алоҳида 13 литр/сонияро ташкил медиҳад.

Обҳои свитаи (қабатҳо) Душанбе дар давраи чоруми водии дарёҳо ҷойгиранд. Обҳои свитаи (қабатҳо) Душанбе аз қабатҳои сангреза ва гилрг аз чуқуриҳо 20-61 метр фаввора мезанад. Таркиби химиявии обҳои свитаи (қабатҳо) Душанбе гидрокарбонати сулфати калсию магний бо дараҷаи 0,2 то 0,39 гр/литрро ташкил медиҳад. Дар ҷанубу гарбии қаторкӯҳи Ҳисор минералникиашон обҳо 9,9 гр/литрро ташкил дода, ҳарорати об $+17^{\circ}\text{C}$: $+18^{\circ}\text{C}$, дебити об аз 3 то 17 литр/сония мебошад [2, с. 171].

Обҳои свитаи (қабатҳо) Элок дар такшониҳои давраи чорум аз ҳама қадимтар мебошанд. Обҳои зеризамини такшониҳои давраи неоген дар шифобахши Карапак, Хингобу Тавилдара, Балҷувон вучуд доранд.

Обҳои зеризамини такшониҳои неогенӣ дар ҳудудҳои ҳавзай артезионии Душанбе хеле паҳншуда мебошанд, ки ба онҳо ҷашмаҳои сершумори шифобахши Карапак, Хингоб, Тавилдара ва Балҷувон фавворазананда шаҳодат медиҳанд. Дар қисмати шимолии ноҳия обҳои зеризамини Карапак, дар қабати ҷинсҳои конгломератҳо, регсангҳо дар баландиҳои 960-1200 метр яклюҳт ҷойгир шудаанд. Таркиби минералии обҳо гуногун буда дебиташон аз 0,6 - 1,5 гр/литр, кларкашон гидрокарбонатии калсию магнийдор, дар қабатҳои нисбатан болотар таркибашон гидрокарбонатии сулфатноки натрию магнийдори минералшавиашон 1-1,3 гр/литрро ташкил медиҳад. Обҳои ин қабат хунук буда ҳарораташон $12-17^{\circ}\text{C}$ ташкил медиҳад. Дар ҷанубии ноҳия обҳои шифобахши Карапак дар қаторкӯҳи Рангон ва доманаҳои вай (дар Лоҳур) аз чуқуриҳои 150 метр дар баландиҳои 920-1080 метр ба боло мебароянд. Дар наздикиҳои Шоҳамбарӣ обҳои ин шифобахши аз чуқуриҳои 20; 60; 111; 114; 229; 308,8; 460,8 метр ба боло мебароянд.

Обҳои свитаи (қабатҳо) Хингоб-Тавилдара дар тамоми ноҳия дар қабатҳои ҷинсҳои регсангҳо, конгломератҳо, гилҳо ва алевролитҳо паҳн гардида таркиби химиявиашон гидрокарбонатии магнию калсийдор 0,3-06 гр/литр, 1-3 гр/литрро ташкил медиҳад. Ҳарорати обҳо $10-19^{\circ}\text{C}$, дебиташон аз 0,1 -0,55 литр/сония.

Дар қисмати ҷанубии ноҳия обҳо дар чуқуриҳои 940-1670 метр ҷойгир буда, ба ғайр аз обҳои нӯшоқӣ, обҳои намакнокшуда то 2-6 гр/литр паҳн гардида, ҳарораташон $8-16^{\circ}\text{C}$, дебиташон 0,25 литр/сонияро ташкил медиҳад. Дар минтақаҳои Лучоб аз чуқуриҳои 323 м обҳои таркибашон сулфат, хлору натрийдор ба боло мебароянд. Дар ноҳия дарёи Қаротоғ обҳои шифобахши Хингоб-Тавилдара аз чуқуриҳои 576 метр ба боло баромада, дараҷаи минералникиашон хеле баланд 30гр/литр, омехтаи пайвастагиҳои хлор, натрий, йод, бром ва кремникислота мебошад. Ҳарорати обҳо $18-28^{\circ}\text{C}$, дебиташон 0,04 литр/сония.

Обҳои шифобахши Балҷувон дар қисми шимолии ноҳия дар қабатҳои гилҳо, алевролитҳо ва регсангҳо дар баландиҳои 940-1200 метр бо таркиби минералии 3,2-4,4

гр/литр, ҳарорати 8-15⁰С, дебиташон 0,1-0,2 литр/сония буда, дар Шоҳамбари аз чуқуриҳои 395 метр, дар Қаротоғ аз чуқурии 400 метр, дар Лучоб аз чуқурии 419 метр, дар Хочамбиёи поён аз чуқуриҳои 508-700 метр, таркиби химиявиашон гуногун сулфату натрий, йоду бромдор, бору гдрогенсулфид, нитроген, карбонатдор мебошанд. Дар таркиби ин обҳо микдори йод 11,8 мг/литр, бром 118,7мг/литр, бор 167,3мг/литрро ташкил медиҳад.

Обҳои таҳшониҳои давраи палеоген дар таркиби қабатҳои таҳшониҳои Сумсар, Исфараю Хонобод ва Раштон паҳн гардидаанд. Дар қаторкӯхи Рангон ва доманаҳои он обҳои ин қабатҳо дар баландиҳои 1140-1340 метр паҳн гардида, ҳарораташон 12⁰С, дебиташон 0,002 литр/сония, таркиби химиявиашон сулфатҳои калсий-магний-натрий бо дараҷаи минералшавии 3,1-4,4 гр/литр, қисман дебиташон аз 0,03 то 0,5 литр/сония мебошад.

Хулосо дар води барои таъмини заминҳо бо оби полези мушкилиҳо кам ба назар мерасанд назар ба дигар вадиҳо ва шаҳрҳои қалони чумхури.

Адабиёт

1. Муҳаббатов, Ҳ.М. Географияи Тоҷикистон, / Ҳ. М. Муҳаббатов, М.Р. Раҳимов. - Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2011. - 205 с.
2. Чуршина Н. М. Душанбенски артезионский бассейн и его термо-менеральные воды / Н.М. Чуршина. - Душанбе, 1964. - 262 с.
3. Ҷураев, Қ.Ш. Аҳаммияти иқтисодии обҳои Тоҷикистон / Қ. Ш. Ҷураев – Душанбе: Ирфон, 1974. – 106 с.
4. Ибодов, Ш. М., Наимов, Ҳ. Ф. Таъсири оғатҳои табиӣ ба иқтисодиёти ҷамомадҳои маҳаллии водии Ҳисор. Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. – 2022. – №2 (3). – С. 141-145; ISSN 2789-0953.
5. Ибодов, Ш. М. Таърихи рушд ва дурнамои энергетикии ноҳияи иқтисодии Ҳисор. Маводи конференсияи ҷумҳурияй ҳилми – амалий дар мавзуи «НБО – Роғун кафолати истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон». / Ш. М. Ибодов. – Душанбе, 2019. – С. 107-109.
6. Обҳои зеризамини [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://www.un-igrac.org/tu/chto-takoe-podzemnye-vody>. (санаи муроҷиат: 22.10.2024).
7. Меры по охране вод и участие общин повышают устойчивость добычи урана в Танзании [Электронный ресурс]. <https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/mery-po-ohrane-vod-i-uchastie-obshchin-povyshayut-ustoychivost-dobychi-urana-v-tanzanii>. (санаи муроҷиат: 22.10.2024).

ДАВРАҲОИ ГЕОЛОГӢ ВА ТАШАКУЛӮБИИ ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ НоҲИЯИ ИҚТИСОДИИ ҲИСОР

Дар мақолаи мазкур муаллиф оиди давраҳои ташаккулӯбии геологии обҳои зеризаминӣ дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор суханронда таҳлилҳо намудааст. Ҳамин тариқ малумоти мушахас оиди пайдоиши давраи геологии обҳои зеризаминӣ аз қабилӣ давраҳои ҷорӯм, давраи неоген, давраи полиоген, бури боло, бури поён, ва давраи юра маълумотҳо пешниҳод намудааст, ҳусусан дар бораи давраи ҷорӯм ва пайдоиши об дар ин давра маълумоти пурра дода шудааст.

Дар рафти тадқиқот оид ба истифодаи обҳои зеризаминӣ дар минтақа ва зарари корхонаҳои саноатӣ инчунин истифодаи аз ҳад зиёди пеститдсидҳо дар заминҳои кишт ва таъсири онҳо ба обҳои зеризаминӣ маълумот дода шудааст. Дар баробари ин якчанд намуди манбаҳои ифлоскунандагони обҳои зеризамини дар мақола оварда шудааст.

Калидвожаҳо: Гидромассаи ландшафт, ландшафтҳои антропогенӣ, комплекс, литомаса, давраи неоген, кангламерат, мелиоративӣ.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ГИСАРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

В данной статье автор проанализировал геологические периоды формирования подземных вод Гисарского экономического района. Таким образом, представлены конкретные сведения о происхождении таких геологических периодов подземных вод, как четвертичный период, неогеновый период, полиогенный период, верхний мел, нижний мел и юрский период, особенно на четвертый период и появление воды в этом периоде.

В ходе исследований по использованию подземных вод в регионе и ущербу промышленным предприятиям, а также чрезмерному использованию пестицидов на сельскохозяйственных угодьях и их влиянию на подземные воды была предоставлена информация. При этом в статье представлены несколько типов источников загрязнения подземных вод.

Ключевые слова: гидромасса ландшафтов, антропогенный ландшафт, комплекс, литомасса, неогеновый период, конгломерат, рекультивация.

GEOLOGICAL PERIODS AND FORMATION OF GROUNDWATER IN THE GISAR ECONOMIC REGION

In this article, the author analyzed the geological periods of formation of groundwater in the Gisar economic region. Thus, specific information is presented on the origin of such geological periods of groundwater as the Quaternary period, the Neogene period, the Polyogenetic period, the Upper Cretaceous, the Lower Cretaceous and the Jurassic period, especially the fourth period and the appearance of water in this period.

In the course of research on the use of groundwater in the region and the damage to industrial enterprises, as well as the excessive use of pesticides on agricultural land and their impact on groundwater, information was provided. At the same time, several types of sources of groundwater pollution are presented in the article.

Keywords: landscape hydromass, anthropogenic landscape, complex, lithomass, Neogene period, conglomerate, reclamation.

Дар борои муаллифон

Аламов Аюбшо Мирзошоевич,
сардори шубай таҳсилоти ибтидои касбӣ.
Колечи омори шаҳри Ваҳдат.
735400, ш. Ваҳдат қӯчай Сомониён-22.
E-mail: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ибодов Шуҳрат Маҳмадиевич,
доктори фалсафа (PhD) аз руи иҳтисоси
география,
ассистенти кафедраи географияи иқтисодӣ
ва иҷтимоӣ.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.
734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ 121.
E-mail: shuxrat.ibodov.90@mail.ru

Об авторах

Аламов Аюбшо Мирзошоевич,
саведующий отделом начального
профессионального образования
Статистический колледж города Ваҳдат
735400, ш. Улица Ваҳдата Сомониона-22.
Электронная почта: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ибодов Шуҳрат Маҳмадиевич,
доктор философских наук (PhD) по
специальности география, ассистент
кафедры экономической и социальной
географии.

Таджикский государственный
педагогический университет имени
С. Аини.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 915 66 66 83
E-mail: shuxrat.ibodov.90@mail.ru

About the authors

Alamov Ayubsho Mirzoshoevich,
Head of the Department of Primary
Vocational Education
Statistical College of Vahdat.
735400, highway Vahdat Somonion Street-
22.
E-mail: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ibodov Shukhrat Makhmadievich,
Doctor of Philosophy (PhD) in Geography,
Assistant of the Department of Economic and
Social Geography.

Tajik State Pedagogical University named
after S. Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 915 66 66 83
E-mail: shuxrat.ibodov.90@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ МОРЕННОГО СЛОЯ В ЛЕДНИКАХ БАССЕЙНА ПОДЗЕМНОЙ РЕКИ — ПРИТОКА РЕКИ ОБИХИНГОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Давлятова А. Х., Хочизода Г. Х., Юнусова Ф.

Государственное научное учреждение “Центр изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана”

Ледники Таджикистана составляют всего 6% территории страны и играют важную роль в формировании крупнейшей реки Центральной Азии Амударьи. В этом засушливом регионе будущие последствия изменения климата могут напрямую повлиять на объем ледников, сток рек и сельское хозяйство[2, с.9]. Поэтому изучение ледников и сохранение водных ресурсов считается чрезвычайно важным.


Последние крупномасштабные изучение ледников Таджикистана были проведены при разработке каталога ледников СССР около 50 лет назад. В частности, о состоянии ледников в бассейне реки Зеризамин, которая является одним из притоков реки Обихингоб, с 1978 года исследования не проводились.

В бассейне реки Обихингоб имеются ледники покрытые мореной и чистые ледники поверхность которых освобождено от морен. Мореной на поверхности или внутри ледника называются обломки горных пород, образовавшихся в результате разрушения скальных пород[1, с. 20]. Также в результате схода лавин образуются морены. В основном ледники типа долинные и сложно долинные имеют мореное покрытие, в зависимости от толщины морены они положительно или отрицательно влияет на таяние ледников [6, с. 9].

Целью наших исследований также является изучение современного состояния ледников бассейна реки Зеризамин правого притока реки Обихингоб, определение открытой части ледников бассейна и изучение ее закрытой части в условиях глобального потепления и резких климатических изменений.

Место исследования

Бассейн реки Обихингоб является одним из крупных притоков реки Вахш, длина которого составляет 180 км с запада на восток и 70 км с севера на юг. Общая площадь бассейна составляет 6660 км² и он состоит из множества притоков, таких как Гармо, Кыргызаб, Бохуд, Обимазор и другие. Бассейн реки Зеризамин, Обикулик и Пулисангин являются притоками реки Шаклису [3, с. 95]. В продолжении реки Шаклис образуются река Рагноб и, наконец, Обихингоб [3, с. 96]. Река Зеризамин имеет длину всего 14,2 км, а общая площадь этого бассейна составляет 86,1 км².



Карта 1. Ледники бассейна реки Обихингоб

Ледники бассейна реки Зеризамин расположены в северной части хребта Петра I. В бассейне зарегистрировано 13 крупных ледников и 5 ледников размером меньше 0.1 км². Нумерация ледников приведена в соответствии с каталогом ледников СССР и включает ледники с №90 по №102. Морфологическая форма ледников бассейна долинная, сложно долинная, каровый, каровый долинный и висячий долинный. Также ледники бассейна расположены в Северной, Восточной, Северо-Восточной, Восточно-Северной, Северо-Западной и Юго-Западной экспозиции. В бассейне отмечаются чистые ледники и ледники который покрыты мореной. К крупным ледникам бассейна относятся ледники № 90, 91, 92, 93 и 100, остальные ледники бассейна имеют небольшую площадь.




Диаграмма 1-2. Морфологическая форма и расположение ледников бассейна реки Зеризамин в процентах

Методы исследования

В ходе изучения состояния закрытой и открытой частей ледников бассейна реки Зеризамин приток реки Обихингоб с целью определения текущего состояния ледниковой площади и определения толщины морены на поверхности ледников бассейна был использован метод дистанционного зондирования. Исследования в основном проводились путем преобразования спутниковых изображений с различным пространственным разрешением спутников LANDSAT 5LT (1994) и LANDSAT 8OLI (2021) в единую систему координат WGS 1984 UTM Zone 42N. Анализа спутниковых снимков проводился в программе ArcMap 10.5 с помощью данной программы были определены изменения площади закрытой части ледников бассейна реки Зеризамин с 1994 по 2021 годах

Результаты исследования и обсуждение

Состояние открытой части ледников за 1994-2021 годы.

В данной работе была определена динамика оледенения бассейна реки Зеризамин за 1994-2021 годы. Выявлено сокращение открытой части ледника и увеличение площади закрытой части. Выявлено сокращение площади оледенения данного бассейна но эта тенденция наблюдается и на других ледниках бассейна реки Обихингоб, в зависимости от площади ледника скорость таяния ледника происходит по-разному.

В ходе проведенных исследований было выявлено, что общая площадь ледников бассейна реки Зеризамин за период 1994 - 2021 гг. растаяли примерно на 17,4%. В 1994 году общая площадь ледников бассейна составила 21,8 км², к 2021 году этот показатель достиг 18 км², на 3,8 км² уменьшилась площадь открытой части ледников. На рисунке 4 и в таблице №1 показано уменьшение площади ледников бассейна.




Рисунок 1. Состояние ледников бассейна реки Зеризамин в условиях изменения климата в 1994-2021 гг.

Ледник № 101 имеет каровую морфологическую форму и расположен в северной части бассейна. Площадь этого ледника в 1994 году составляла $0,2 \text{ км}^2$, а к 2021 году разделилась на две части. Площадь главного ледника составила $0,9 \text{ км}^2$, а площадь его изолированной части $0,02 \text{ км}^2$, и было установлено, что исчезло 52% от общей площади данного ледника. Значительное уменьшение площади зафиксировано не только на леднике № 101, но и на всех маленьких ледниках бассейна, таких № 93, 94, 99, 100 и 102, данные ледники потеряли свою площадь в пределах от 25% до 42%.




Рисунок 2. Таяние ледника №101 в 1994-2021 гг.

Таблица 1.

№	Название ледников	Морфологический тип	Общая экспозиция	Открытая площадь ледников бассейна реки Зеризамин (км ²)			Площадь деградации км ²	Площадь деградации %
				1994	2021	Площадь деградации км ²		
1	№90	сл.дол.	C-B	8.5	7.4	1.1	12.9%	
2	№91	сл.дол.	C-B	4.6	3.6	1	21.7%	
3	№92	сл.дол.	B-C	3	2.8	0.2	6.7%	
4	№93	сл.дол.	B-C	1.3	0.9	0.4	30.8%	
5	№94	кар.	C-3	0.4	0.23	0.17	42.5%	
6	№95	Выс.кар.	C-3	0.26	0.23	0.03	11.5%	
7	№96	Кар.	Ю-3	0.7	0.6	0.1	14.3	
8	№97	Дол.кар.	Ю-3	0.4	0.34	0.06	15%	
9	№98	Дол.кар.	Ю-3	0.39	0.34	0.05	12.8	
10	№99	Выс-дол.	B	0.4	0.3	0.1	25%	
11	№100	Дол.	B	1.2	0.9	0.3	25%	
12	№101	Кар.	C	0.23	0.09	0.12	52%	
13	№101A				0.02			
14	№102	Дол.	C	0.47	0.31	0.16	34%	
Расчет общей площади ледников				21.8	18	3.8	17.4 %	

Уменьшение ледников зависит от их морфологической формы и местоположения.

Примером могут служить ледники карового типа. Ледник № 101 имеет каровую форму, расположен в северной части долине и его сокращение, как мы упоминали выше, равно 93%. Ледники № 96 и № 94 также имеют каровую форму, но они расположены в других экспозициях, и поэтому величина таяния в леднике № 96 составляет -14,3%, а в леднике № 94 -42,5%. Ледники имеющие сложно долинную форму уменьшились от -12,9% до -30,8%.

Изучение и состояние морены на ледниках

Как уже говорилось выше, ледники бассейна реки Зеризамин делятся на чистые ледники и покрытые мореной ледники. В этом бассейне 13 ледников, из них только 5 покрыты моренным. Ледники № 90, 91 и 92 относятся к ледникам, языки которых покрыты слоем морены и находятся в процессе развития. Ледники № 93 и 100 также включены в состав моренных ледников, но никаких изменений в них в ходе исследований не наблюдается.




Рисунок 6. часть ледника покрытая мореной

Само собой разумеется, что значение морены способствует предотвращению сокращения языка ледника, и в зависимости от толщины поверхности морены меняется скорость его сокращения. В частности, в результате исследований, проведенных на ледниках Непала, ученые пришли к выводу, что скорость сокращения льда под мореной ниже, чем у прозрачного льда [5]. Установлено, что при толщине морены от 1 до 7 мм скорость сокращения льда под мореной увеличивается от 1,02 до 1,11 раз и, наоборот, при толщине морены более 10 см скорость таяние льда под мореной по сравнению с чистым льдом уменьшается до 0,42 раза [4]. Поэтому существование марен на уровне языка ледников считается очень важным, а их изучение весьма актуально в условиях глобального потепления. В связи с важностью наличия морены в ледниках возникла необходимость изучения динамики моренного покрытия ледников бассейна реки Обихингоб на примере ледников бассейна реки Зеризамин.

Состояние закрытой части ледников бассейна реки Зеризамин, например ледники № 90, 91 и 92, в период 1994-2021 гг. неоднородно и находится в процессе развития. Общая площадь покрытой части этих ледников равнялась 2,2 км² в 1994 г. и 2,7 км² в 2021 г. В среднем площадь покрытого моренами частей ледников увеличились до 0,5 км². Из результатов исследований, представленных в таблице №2, видно, что язык ледника №92 развит больше, чем ледники №90 и №91, и составляет +40,3%.

Номер ледника	Закрытая часть ледника		Изменения в закрытой части ледника	
	1994	2021	км ²	%
№90	1.18	1.2	0.02	+16.7
№91	0.34	0.36	0.02	+5.5
№92	0.68	1.14	0.46	+40.3

Таблица 2.

Состояние моренного покрова языка ледников бассейна реки Зеризамин.

Ледники № 90, 91 и 92 имеют сложно долинную морфологическую форму, расположение их северо-восточное и восточно-северное. Площадь этих ледников велика, их открытая часть отступает, а закрытая развивается. Это указывает на то, что эти ледники являются пульсирующими, а площадь их закрытой части во время движения расширялась. На спутниковых снимках видно, что чистый лед этих ледников сокращается и отступает. Язык этих ледников имеет внутриимпульсную характеристику, и с 1994 по 2021 год они продвинулись вперед на 382 метра.

Заключение

1. В бассейне реки Зеризамин зарегистрировано 13 крупных ледников и 5 маленьких ледников. Морфологическая форма ледников бассейна – долинная, сложно - долинная, корово - долинная и висячей- долинная.

2. Ледники бассейна также расположены в Северной, Восточной, Северо-Восточной, Восточно-Северной, Северо-Западной и Юго-Западной экспозиции.

3. В ходе исследований установлено, что общая площадь ледников бассейна реки Зеризамин за 1994-2021 годы растаяли примерно на 17,4%. В 1994 году общая площадь ледников в бассейне была равна $21,8 \text{ км}^2$, а к 2021 году этот показатель достигнет 18 км^2 , а площадь открытой части ледников уменьшилась на $3,8 \text{ км}^2$.

4. Закрытая часть моренных ледников бассейна находится в состоянии увеличения по сравнению с их открытой частью, а общая площадь закрытой части ледников № 90, 91 и 92 в 1994 г. равнялась $2,2 \text{ км}^2$, а в 2021 г. $2,7 \text{ км}^2$.

5. Из результатов исследований, представленных в таблице №2, видно, что язык ледника №92 развился больше, чем ледники №90 и 91, и за период 1994-2021 гг. развился на 40,3%.

Литература

1. Каюмов А. К. Убайдуллоев У. Фехристи истилоҳоти пиряҳиноси. МДИ “Маркази омӯзиши пиряҳҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон”. – С. 20 – 21.
2. Каюмов. А.К. Современное состояние и перспективы изучения ледника Федченко в условиях изменения климата / - Криосфера. - № 1-2 (1), 2021. – С. 8-33.
3. Каталог Ледников СССР. Том 14. Средняя Азия, Выпуск 3. Амударья. часть 9. Бассейн реки Обихингоб – Гидрометеоиздат, 1978. С-150.
4. Коновалов В. Г., Рудаков В. А. Определение характеристик ледниково данных дистанционного зондирования (ДЗЗ). Институт географии РАН Россия, С. 98-107.
5. Резенсикий А.А. Поверхностная морена как фактор эволюции горного ледника. Гляциология и Криология земли. Автореферат кандидант географических наук 2013. С-27.
6. B. Pratar, D.P. Dobhal, M. Mehta, R. Bhambri. “Influence of debris cover and altitude on glacier surface melting: a case study on Dokriani Glacier, central Himalaya, India». – С. 9 – 16.

МУАЙЯН КАРДАНИ ДИНАМИКАИ ҚАБАТИ МОРЕННА ДАР ПИРЯҲҲОИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ЗЕРИЗАМИН ШОХОБИ ДАРЁИ ОБИХИНГОБ БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ ТАДҚИҚОТИ ФОСИЛАВИИ ЗАМИН

Ҳадафи таҳқиқот ин омӯзиши бо моренна пушдашавии сатҳи забонаи пиряҳҳо дар ҳавзаи дарёи Зеризамин бо усули Зондиронӣ – фосилавӣ дар давраи солҳои 1994 - 2021 дар шароити тағиیرёбии иқлим мебошад. Барои ин тасвирҳои моҳвораи LANDSAT 5LT (1994) ва LANDSAT 8OLI (2021) ва барномаи Arcgis истифода гардианд.

Аз рафти тадқиқотҳо маълум гардид, ки масоҳати умумии қисми кушодай пиряҳҳои ҳавзаи дарёи Зеризамин дар тӯли солҳои 1994 - 2021 тақрибан 21,5% аз байн рафтааст ва дар натиҷаи коҳиҷёбии пиряҳҳои ҳавзаи мазкур қисми бо моренна пушдашудаи он 40,3% зиёд гардидааст.

Калидвожсаҳо: пирихҳи Зеризамин, тафйирёбии иқлим, моренна, минтақаи абилятсионӣ, дарёи Обихингоб, тасвирҳои моҳворагӣ, Arcgis 10.5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ МОРЕННОГО СЛОЯ В ЛЕДНИКАХ БАССЕЙНА ПОДЗЕМНОЙ РЕКИ — ПРИТОКА РЕКИ ОБИХИНГОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Целью исследования является изучение моренного покрова ледниковой поверхности в бассейне реки Зеризамин – дистанционно зондированный методом в период 1994-2021 гг. в условиях изменения климата. Для этого использовались спутниковые снимки LANDSAT 5LT (1994) и LANDSAT 8OLI (2021), а также программа Arcgis10.5.

В ходе проведенных исследований было установлено, что общая площадь открытой части ледников бассейна реки Зеризамин за период 1994 - 2021 гг. растаяли примерно на 17,4,5%, а область ледника покрытой мореной, увеличилась на 40,3%.

Ключевые слова: ледники Зеризамин, изменение климата, морена, зона аблации, река Обихингоб, спутниковые снимки, ArcGIS.

DETERMINATION OF THE DYNAMICS OF THE MORAINE COVER OF GLACIERS IN THE ZERIZAMIN RIVER BASIN OF THE OBIKHINGOU RIVER TRIBUTARY USING REMOTE SENSING

The aim of the study is to study the moraine cover of the glacial surface in the basin of the Zerizamin River – remotely sensed by the method in the period 1994-2021. under conditions of climate change. Satellite images of LANDSAT 5LT (1994) and LANDSAT 8 OLI (2021), as well as the Arcgis10.5 program, were used for this purpose.

In the course of the conducted research, it was found that the total area of the open glaciers of the Zerizamin River basin for the period 1994 - 2021 melted by about 17.4.5%, and the glacier area covered with a moraine increased by 40.3%.

Keywords: zerizamin glaciers, climate change, moraine, ablation zone, Obihingou River, satellite images, ArcGIS.

Дар бараи муаллифон

Давлатова Адолат Хуршедовна,
ходими илмии Муассисай давлатии илмии
“Маркази омӯзиши пирихҳои Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон”
Шуъбаи “Мониторинги пирихҳо, криосфера,
гляциология ва ГИС-технология”
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33.
E - mail: cryosphereadolat@gmail.com

Хоҷизода Ганчина Ҳасанҷон,
ходими илмии Муассисай давлатии илмии
“Маркази омӯзиши пирихҳои Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон”.
Шуъбаи “Мониторинги пирихҳо, криосфера,
гляциология ва ГИС-технология”
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33. Е – .
mail: yunusovaf@gmail.com

Об авторе

Давлатова Адолат Хуршедовна,
научни сатрудник Государственное научное
учреждение
«Центр изучения ледников Национальной
академии наук Таджикистана»
Отдел «Мониторинг ледников, криосферы,
гляциологии и ГИС-технологий»

Юнусова Фарзона Пирмаҳмадовна,
ходими илмии Муассисай давлатии илмии
“Маркази омӯзиши пирихҳои
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон”.
Шуъбаи “Мониторинги пирихҳо, криосфера,
гляциология ва ГИС-технология”
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33

734025, ш. Душанбе, пр. Рудаки, 33.
E – mail: cryosphereadolat@gmail.com

Ходжизода Ганджина Хасанджон,
научни сатрудник Государственное научное
учреждение
«Центр изучения ледников Национальной
академии наук Таджикистана»
Отдел «Мониторинг ледников, криосфера,
гляциологии и ГИС-технологий»
734025, ш. Душанбе, пр. Рудаки, 33.
E - mail: yunusovaf@gmail.com

About the authors

Davlyatova Adolat Khurshedovna,
Researcher
State Scientific Institution "Center for the
Study of Glaciers of the National Academy of
Sciences of Tajikistan".
Department of "Monitoring of glaciers, cryosphere,
glaciology and GIS technologies".
734025, Dushanbe highway, Rudaki ave., 33.
E - mail: cryoshereadolat@gmail.com

Hojizoda Ganjina Hasanjon
Researcher State Scientific Institution "Center for
the Study of Glaciers of the National Academy of
Sciences of Tajikistan".
Department of
"Monitoring of glaciers, cryosphere, glaciology and
GIS technologies"
734025, Dushanbe highway, Rudaki ave., 33.
E - mail: yunusovaf@gmail.com

Юнусова Фарзона,
научни сатрудник Государственное научное
учреждение
«Центр изучения ледников
Национальной академии наук Таджикистана».
Отдел «Мониторинг ледников, криосфера,
гляциологии и ГИС-технологий»
734025, ш. Душанбе, пр. Рудаки, 33.

Yunusova Farzona ,
Researcher State Scientific Institution
"Center for the Study of Glaciers of the National
Academy of Sciences of Tajikistan".
Department of "Monitoring of glaciers, cryosphere,
glaciology and GIS technologies"
734025, sh. Dushanbe, Rudaki Ave 33.

**ТАҒИРЁБИИ ИҚЛIM ВА ТАЬСИРИ ОН БА ОБХОИ ДОХИЛИИ
ВОДИИ ҲИСОР**

Аламов А.

Коллекти омарни шаҳри Ваҳдат

Ибодов Ш.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Солҳои охир, яке аз масалаҳои муҳим дар саёраи мо ин тағириёбии иқлим дар сатҳи глобалӣ ва таъсири фаъолияти инсон ба муҳити зист мебошад. Чи тавре, ки мо медонем тағириёбии иқлим боиси тағиир ёфтани хусусиятҳои асосии пиряҳ - параметрҳои морфологиии пиряҳо ва ифлос гардидан обҳои дарё ва обҳои зеризамини мегардад.

Тағиироти бузург асосан дар минтақаҳое ба вучуд меояд, ки дар он ҷо раванди антропогени зиёд дида мешавад аз қабилӣ: шаҳрсозӣ, мелиоративӣ, соҳтмони обанборҳои калон, корхонаҳои саноатӣ ва ғайра.

Лек дар замони мусоидар гармшавии иқлим аз ҳисоби шумораи зиёди корхонаҳои саноати ва гармшавии худи саёраи замин мебошад, ки ин асосан сикли гармшавии худи замин мебошад, мо ҳама медонем, ки замин дар ҳар як ҷанд ҳазорсолаҳо иқлим ё гарм ва ё сард мегардад аз замин лиҳоз ба фикри мо ин давра шуру гардида истодааст.

Тибқи маълумотҳои мутахасисони Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон дар давоми ҷанд соли охир миқдори обшавии пиряҳҳо дар тамоми кишвар ба назар расида истодааст, хусусан дар минтақаҳое, ки баландии пиряҳҳо аз сатҳи баҳр камтараст.

Водии Ҳисор дар ҳудудҳои вилояти иқлими Осиёи Пеш ҷойгир шуда дорои иқлими гузаранда аз минтақаи субтропикӣ ба мӯътадил мебошад.

Барои нишебии шимоли водӣ иқлими гарму мулоими наонқадар намнок, барои қаъри води ва нишебии ҷанубӣ иқлими камбориши хеле гарм ҳос аст. Дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Турсунзода давомнокии нурафкани офтоб 2600-2800 соатро дар сол ташкил медиҳад. Ҷунин миқдори нурафканӣ ба нишебиҳои ҷанубии води рост меояд. Дар қаторкӯҳи Ҳисор ва нишебии ҷанубии вай давомнокии нурафкани офтоб ба 2200-2400 соат дар давоми сол баробар аст. Ҳарорати миёнаи ҳоҳи январ чи аз ғарб ба шарқ ва чи аз ҷануби води ба шимол паст шуда меравад. Дар Пахтаобод ва Турсунзода ҳарорати миёнаи ҳоҳи январ -2 - 4°C, дар Душанбе -2 -3°C, Ваҳдат -4 -5°C, Файзобод -6 -8°C, Исанбой -6°C, Ҳушӯрӣ -12°C дар ағбаи Анзоб -20°C-ро ташкил медиҳад.

Ҳарорати миёнаи ҳаво дар ҳоҳи июл дар Пахтаобод +33°C, Шаҳринав +31°C, Душанбе +25,8°C, Ваҳдат +25°C, Файзобод +24°C. Аз ҷануб ба шимол ҳарорати миёнаи ҳоҳи июл ҷунин тағиир меёбад: дар Исанбой +31°C, дар Ҳушӯрӣ +21°C, дар ағбаи Анзоб +10°C-ро ташкил медиҳад.


Дараҷаи баландтарини ҳарорат дар Шаҳринав +42,8°C, шаҳри Душанбе +42,8°C, шаҳри Ваҳдат +41,3°C мебошад ва ҳарорати пасттарини бақайдгирифташуда дар шаҳри Душанбе - 26,2°C, дар шаҳри Ваҳдат -25,4°C ба қайд гирифта шудааст. Миқдори боришоти солона дар шаҳри Душанбе аз 387 мм то 969 мм тағиир ёфта, боришоти миёнаи солона ба 639 мм баробараст.

Мувофиқи маълумотҳои ҳозиразамон дар баъзе қисматҳои нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Қаротегин, дар болооби дарёҳои Сардаи Миёна ва Сорбо то 2000 мм боришот ба қайд гирифта шудааст.

Шабакаи дарёгие, ки дар водии Ҳисор инкишоф ёфтааст зиёдтар аз пиряҳҳо манба мегирад. Тамоми дарёҳо дар водии Ҳисор ба ғайр аз дарёҳои Қаратоғ ва Ширкент ба ҳавзаи дарёи Кофарниҳон якҷоя мешаванд. Дарёи Кофарниҳон аз сарчашмаи болообаш Сарбо то гузаштан аз сарҳади маъмурӣ ноҳияи Рӯдакӣ (қишлоғи Қушибоӣ) дар масофаи 200 км ҷорӣ мешавад. Майдони умумии ҳавзаи дарёи Кофарниҳон 11600 км² буда, майдони умумии ҳавза дар баландиҳо 8070 км² -ро ташкил медиҳад. Дар водии Ҳисор зиёда аз 9500 км² он рост меояд, ҳарчи умумии обаш 5,98 м³/сония буда, ҷамъ 23,5 м³/сония -ро ташкил медиҳад. 80% - и ҷоришавии оби Кофарниҳон аз нишебии рости водӣ дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи

Ҳисор ташакул меёбад. Дар болооби ҳавза то 2500 мм боришот шуда, модули ҷоришавиаш 40-50 метр/сония km^2 -ро ташкил медиҳад [1, с. 170].

Харитаи №1. Ҳавзай дарёи Кофарниҳон ва ҳавзаҳои пиряҳҳои он.



Манбаъ: Атлас Таджикской Советской Социалистической республики. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Душанбе-1980.

Дарёи Кофарниҳон обаш нисбатан гилолуд аст, дар ҳавзай он дар як сол беш аз 200 тона хок дар 1 km^3 таҳшон мегардад.

Дар солҳои сербориш ин миқдори хок ба 2000 t/km^3 расиданаш мумкинаст. Дарёи Кофарниҳон ҳангоми бо дарёи Ому якҷоя гардиданаш резишгоҳаш васеъ гардидааст. Оби дарёи Кофарниҳон борои обёри заминҳои водии Ҳисор бештар истифода мешавад. Заминҳои ноҳияҳои Файзобод (5940 гектар), Ваҳдат (13997 гектар), Рӯдакӣ (4800 гектар), инчунин ноҳияҳои Қабодиён (24190 гектар), Шаҳритуз (17740 гектар) ва Н. Ҳусрав (13576 гектар), чамъулҷамъ 80243 гектар замин аз ҳамин дарё обёйр карда мешаванд.

Дарёи Кофарниҳон ба гурӯҳи дарёҳои ғизогириашон барфу яхӣ мансуб буда, обҳои аз барф 58%, обҳои зеризамиń 30%, обҳои аз яҳ 8% ва обҳои борон 4%-и ғизогирии дарёро ташкил медиҳад. Дарёи Кофарниҳон сатҳи обаш аз аввали моҳи март баланд гардида то нимаи дувуми моҳи май идома меёбад. Серобии дарё 217 рӯзро ташкил намуда ба ин давра 90% - и ҷоришавии обош рост меояд. Иқтидори потенсиалии гидроэнергетикии дарёи Кофарниҳон айни замон ба 12,5 млрд. кВт-соат – ро ташкил медиҳад.

Дар водии ҳавзай дарёи Кофарниҳон ҷоришавии маҷроҳои сели хеле зиёд буда, ҳам ба ландшафтҳои табӣ ва ҳам ба ландшафтҳои антропогенӣ заари зиёд мерасонад.

Шоҳоби калонтарини рости болои дарёи Кофарниҳон, ки дар болообаш аз якҷояшавии дарёҳои Зиддӣ ва Майхӯрда ташкил меёбад ин дарёи Варзоб мебошад. Дарозии ин дарё 71 км, ҳавзай дарё 1740 km^2 , дар болооби ҳавза зиёда аз 37 km^2 яхбандӣ дида мешавад. Таркиби гидрохимияйӣ асосан бисёртар селикат буда, фақат дар поёноб аз ҳисоби шусташавии ҷинсҳои оҳаксанг ба воситаи дарёи Харангон олудагии карбонатӣ мешавад. Дар ҳудудҳои шаҳри Душанбе аз тарафи рост ба дарёи Варзоб дарёи Лучоб ҳамроҳ мегардад, ки дар таркибаш аз ҳисоби ҷашмаҳои минералии зеризамиń таркиби гидрогенсулфидӣ дорад. Дарёи Варзоб аҳамияти қалони гидроэнергетикӣ ва рекреатсионӣ дошта, дар минтақаи соҳилҳои дарё ва шоҳобҳои вай ландшафтҳои антропогенӣ, маъданӣ- техногенӣ ва селитобелии бисёр пайдо гардидаанд. Яке аз манбаҳои асосии инкишофи ландшафтҳои антропогенӣ ва техногени дарёи Варзоб мебошад, ки дар вай се нерӯгоҳи барқӣ соҳта шуда, дар масофаи 18 км аз сарчашмааш то резишгоҳаш манбаи асосии бо об таъмин намудани ландшафтҳои антропогенӣ мебошад [2, с. 170].

Дарёи Қаротоғ дар болообаш Диоҳандарё номида шуда, аз баландии 3400 метр сар мешавад. Дарозиаш 99 км, майдони ҳавзааш 684 km^2 , ҳарчи зиёдтарини обаш дар моҳи май ва июн рост меояд.

Дарёи Хонақо дар нишебии чанбуу ғарбии қаторкӯхи Ҳисор аз баландии 2044 метр сар шуда, дарозиаш 61 км мебошад. Аз тарафи чап ба вай шохобчаҳои Арҷанак, Ҳочамастон, Раво ба ҳамроҳ мешаванд. Дар мавсими обхезӣ ҳарчи оби дарё $35 \text{ м}^3/\text{сония}$ ва дар мавсими межен бошад $2-3 \text{ м}^3/\text{сония}$ ро ташкил медиҳад. Майдони обҷамкуниаш 362 км^2 мебошад.

Дарёи Ширкент дар канораи ғарбии ноҳия аз баландихои мутлаки 3000 метр сар шуда 57 км дарозӣ дорад ва дараҷаи баландии сатҳи обаш дар моҳи май ва июн ба амал омада ба $23 \text{ м}^3/\text{сония}$ мерасад ва дараҷаи аз ҳама камоби моҳи нојбр, декабр $2-3 \text{ м}^3/\text{сония}$ ро ташкил дода, майдони обғункуниаш 354 км^2 -ро ташкил медиҳад. Ҳамаи ин дарёҳо дар маҷмӯъ микдори зиёди ҷинсҳои бузургиашон гуногуно аз қаторкӯҳҳо шуста оварда, қабати болоии литомасса ва педомасса, қисми ҳамвории водиро ниҳоят бой мекунанд.

Дар ҳудудҳои шаҳри Душанбе аз тарафи рост ба дарёи Варзоб дарёи Лучоб ҳамроҳ мешавад, ки дарозиашон ба 95 км ва ҳавзааш ба 2410 км^2 баробар мешавад, ин дарё аз баландии 4683 м оғоз мегардад [6, с.33].

Ҳарчанд бо ҳусусияти асоси обнокии дарё ғайр аз нишондодҳои борищоти боз нақши муҳимро ҳарорати ҳаво мебозад. Ҷамшави ва заҳираи барфи аз ҳарорат низ вобастаги дорад. Болооби дарёи Варзоб ҳусусияти хосси нишондодҳои ҳарорати дорад ҳарчанде, ки ин води дар қисми марказӣ ҷой дорад, ҳарорати баланд дорад қисми болои, ки дар баландии зиёда аз 3300 м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, ки нуқтаи болои ин ҳавза ба шумор меравад. Ҳарорати баландтарин ба моҳи июл, августан рост меояд.

Омӯзиши тағйиротҳои минтақавии иқлими дар давраи гармшавии ҷаҳонии иқлими маълум гардид, ки дар ҳудуди Майхура дар ин давраҳо нишондоди ҳароати афзудааст ва дар Ҳушёори бошад баръакс паст шудааст ин тағирот, аз он гувоҳи медиҳад, ки дар ин минтақа тағйирёбии заҳираҳои барфу пиряҳҳо оварда мерасонад.

Вобаста аз ғизои барфи ва сатҳи маҳал дар ин води пиряҳҳои ҳурди зиёд ташакул ёфтанд. Ҳаҷми миёнаи бисёрсолаи пиряҳҳои водии Варзоб $0,37 \text{ км}^2$ -ро ташкил медиҳад. Аз ҳама инкишофёфтай пиряҳҳои ин води –пиряҳҳои қашала мебошад.

Дар сайрҳати татқиқоти пиряҳҳо мавҷуданд, ки ҳаҷми онҳо аз заҳираи барфи вобастагии қалон дорад. Вобаста аз барфи борида минтақа ҳаҷми пиряҳ ғуногун мешавад.

Тибқи таҳлилҳои акси маълум мегардад, ки пиряҳи Якарча дар шимолу-шарқи қаторкӯҳҳои Туркистон ҷойниранд, ки сарчашмаи дарёи Якарча аз он оғоз мегардад ва ба дарёи Майхура якҷо мегардад. Ғизогирии дарёи асосан барфи-пиряҳи буда, бо сарфи максимадии об дар моҳҳои май-июн бо $25-35 \text{ м}^3/\text{s}$ -ро мерасонад.

Аз дарёҳои нишебии чапи води дарёи Элок мебошад. Дарёи Элок сарчашмаашро дар шоҳаҳои чанбуу шарқии қаторкӯхи Қаротегин ва шимолии қаторкӯхи Сурхӯҳ, ки микдори зиёди ҷинсҳои карбонатии ҷигарии тираво дорад, сар шуда дарозиаш 97 км , ҳарчи аз ҳама зиёд аз $20 \text{ м}^3/\text{сония}$, камтаринаш $1,5-2 \text{ м}^3/\text{сония}$, майдони обғункуни 576 км^2 -ро ташкил медиҳад.

Бо ҳулоса кардани ончи дар боло гуфта шуд, метавон хотирнишон соҳт, ки тақириёбии иқлими дар сатҳи глобалӣ бо тамоюлоти ҳатарноке сурат мегирад, ки ба муҳити зист ва ҳуди инсон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Ин таъсири метавон ба бештари минтақаҳои ҷаҳон нисбат дод. Тақири иқлими, ки таҳти таъсири фаъолияти антропогенӣ сурат мегирад, барои ҷандин садсолаҳо идома ҳоҳад ёфт.

Адабиёт

1. Мұхаббатов, Ҳ. М. Географияи Тоҷикистон / Ҳ. М. Мұхаббатов, М. Р. Раҳимов. - Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2011. - 205 с.
2. Чуршина, Н.М. Душанбенски артезионский бассейн и его термо-менеральные воды / Н.М. Чуршина. - Душанбе, 1964. - 262 с.
3. Ҷураев, Қ.Ш. Аҳаммияти иқтисодии обҳои Тоҷикистон / Қ. Ш. Ҷураев. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 106 с.
4. Каримов, Р. Гиссарская долина (Путеводитель) / Р. Каримов. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 56 с.
5. Кеммерих, А. О. Гидрография Памира и Памира Алая (водные ресурсы). / А.О. Кеммерих. – Москва: Мысль, 1978. – 255 с.

ТАҒИРЁБИИ ИҚЛИМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ОБҲОИ ДОХИЛИИ ВОДИИ ҲИСОР

Дар мақолаи мазкур, ки ба омӯзиши обҳои дохилӣ ва таъсири он ба таъғирёбии иқлим баҳшида шудааст, чунин масалаҳо ҳалли худро ёфтаанд аз қабили маълумотҳои омории Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон оиди иқлим ва обҳои рӯйи замини, хусусан маълумот оиди иқлими водии Ҳисор, маълумоти пурра оиди ҳавзаҳои обии водӣ ва як қатор пириҳҳо маълумотҳо дода шуда, таҳлилҳои илмӣ гузаронида шудааст. Дар ҳолати гузаронидани таҳқиқотҳо маълум гардид, ки водии Ҳисор аз ҷиҳати заҳираҳои оби бой буда барои таъмини аҳолии минтақа бо оби нушокӣ ва обёрии заминҳои кишоварзӣ қишояткунандааст.

Бо ҳулоса кардани ончи дар мақола гуфта шуд, метавон хотирнишон соҳт, ки тақӣирёбии иқлим дар сатҳи глобалий бо тамоюлоти хатарноке сурат мегирад, ки ба муҳити зист ва худи инсон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Ин таъсирро метавон ба бештари минтақаҳои ҷаҳон нисбат дод. Тақири иқлим, ки таҳти таъсири фаъолияти антропогенӣ сурат мегирад, барои ҷандин садсолаҳо идома ҳоҳад ёфт.

Калидвожаҳо: иқтидори гидроэнергетикӣ, гидроэнергетика, гидромассаи ландшафт, ландшафтҳои антропогенӣ, комплекс, литомасса, кангламерат, мелиоративӣ, иригатсия.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ГИСОРСКОЙ ДОЛИНЫ

В этой статье, посвященной изучению внутренних вод и их влияния на изменение климата, представлены такие темы, как статистические данные Национальной академии наук Таджикистана о климате и поверхностных водах, особенно информация о климате долины Гисар. Предоставлена подробная информация о водных бассейнах, проведены научные анализы долины и ряда ледников. В ходе исследований было установлено, что долина Гисар богата водными ресурсами, которых достаточно для обеспечения питьевой водой населения региона и орошения сельскохозяйственных земель.

Вкратце, все сказанное в статье можно свести к следующему: глобальное изменение климата происходит с опасными тенденциями, оказывающими серьезное воздействие на окружающую среду и самих людей. Этот эффект можно отнести к большинству регионов мира. Изменение климата, обусловленное антропогенной деятельностью, будет продолжаться в течение столетий.

Ключевые слова: гидромощность, гидроэнергетика, ландшафтная гидромасса, антропогенный ландшафт, комплекс, литомасса, конгломерат, мелиорация, ирригация.

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON INLAND WATERS OF THE HISSOR VALLEY

This article, devoted to the study of inland waters and their impact on climate change, presents topics such as statistical data of the National Academy of Sciences of Tajikistan on climate and surface waters, especially information on the climate of the Hisor Valley. Detailed information on water basins is provided, scientific analyses of the valley and a number of glaciers are carried out. During the research, it was found that the Hisor Valley is rich in water resources, which are sufficient to provide drinking water to the population of the region and to irrigate agricultural lands.

In short, everything said in the article can be summarized as follows: global climate change is happening with dangerous trends that have a serious impact on the environment and the people themselves. This effect can be attributed to most regions of the world. Climate change caused by

anthropogenic activities will continue for centuries.

Keywords: hydropower, hydroelectricity, landscape hydromass, anthropogenic landscape, complex, lithomass, conglomerate, melioration, irrigation.

Дар борои муаллифон

Аламов Аюбшо Мирзошоевич,
сардори шубай таҳсилоти ибтидои касбӣ
Колечи омори шаҳри Ваҳдат.
735400, ш. Ваҳдат кӯчаи Сомониён-22.
E-mail: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ибодов Шуҳрат Маҳмадиевич,
доктори фалсафа (PhD) аз руи иҳтисоси
география,
ассистенти кафедраи географияи иқтисодӣ
ва иҷтимоӣ
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.
734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ 121.
E-mail: shuxrat.ibodov.90@mail.ru

Об авторах

Аламов Аюбшо Мирзошоевич,
заведующий отделом начального
профессионального образования.
Статистический колледж города Ваҳдат
735400, ш. Улица Ваҳдата Сомониона-22.
Электронная почта: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ибодов Шуҳрат Маҳмадиевич,
доктор философских наук (PhD) по
специальности география, ассистент
кафедры экономической и социальной
географии
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 915 66 66 83
E-mail: shuxrat.ibodov.90@mail.ru

About the authors

Alamov Ayubsho Mirzoshoevich,
Head of the Department of Primary Vocational
Education
Statistical College of Vahdat.
735400, highway Vahdat Somonion Street-22.
E-mail: aybsho_alamail90@gmail.ru

Ibodov Shukhrat Makhmadievich,
Doctor of Philosophy (PhD) in Geography,
Assistant of the
Department of Economic and Social Geography
of the
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 915 66 66 83
E-mail:shuxrat.ibodov.90@mail.ru

МУАММОХОИ ИҚТИСОДӢ-ГЕОГРАФӢ ВА АРЗӮБИИ ИҚТИДОРИ ЛАНДШАФТҲОИ ТАБИЙ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН

Аминов X. Н.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Муқаддима. Арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табиӣ равандест, ки арзиши захираҳо ва обьектҳои табииро бо меъёрҳои иқтисодӣ мукоиса намуда, самаранокии истифодаи онҳо ва таъсир ба рушди иқтисодӣ муайян мекунад. Ин раванд вобаста ба ҳадафҳои арзёбӣ метавонад захираҳои табиӣ, аз қабили қанданиҳои фоиданок, об, хок, гиёҳҳои худрӯй, шароити табиӣ барои фаъолияти иқтисодӣ ва инчунин обьектҳои алоҳида ё комплексҳои истеҳсолиро дар бар гирад. Дар натиҷаи чунин арзёбӣ, самаранокии истифодабарии захираҳо, эҳтимолияти харочот ва фоидаи дарозмуддат муайян карда мешавад.

Арзёбии иқтисодӣ-географӣ як соҳаи муҳими дониш аст, ки дар ҳамбастагии ду фанни асосӣ – география ва иқтисодиёт – таҳқиқ мегардад. Ин соҳа ҳадаф дорад муносибатҳои байни унсурҳои муҳити табиӣ ва равандҳои иқтисодиро омӯззад, то самаранокии истифодабарии захираҳо ва таъсири онҳо ба рушди устувори чомеа муайян карда шавад.

Методҳо. Дар доираи арзёбии иқтисодӣ-географӣ, хосиятҳо, соҳтор ва сифати унсурҳои муҳити зист ҳамчун обьекти омӯзиш таҳлил мегарданд, ки ин ҷанбаи тадқиқот ба илмҳои географӣ мансуб аст. Аз тарафи дигар, ҷанбаҳои методологии раванди арзёбӣ, муайян намудани эквивалентҳои харочот ва манфиатҳои иқтисодӣ, инчунин истифодаи оптималии захираҳои табиӣ мавриди таваҷҷӯҳи илмҳои иқтисодӣ қарор мегиранд.

Ташакқули самтҳои гуногуни арзёбии иқтисодӣ-географӣ вобаста ба ҳадафҳо ва талаботи замон ба самтҳои экологӣ-иқтисодӣ, географияи иқтисодӣ ва таҳқиқи таъсирҳои экологии фаъолияти инсон равона карда мешавад. Ин равиш на танҳо барои фаҳмидани робитаи зичи география бо иқтисодиёт, балки барои таҳияи тавсияҳо ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳо, ҳифзи муҳити зист ва идоракуни устувори равандҳои истеҳсолӣ хидмат мекунад.

Ҳамин тарик, арзёбии иқтисодӣ-географӣ ҳамзамон бо омӯзиши обьектҳои табиат, шароити муҳити зист ва равандҳои иқтисодӣ, барои таъмини мувозинати байни истифодаи захираҳо ва ҳифзи онҳо аҳамияти бузург дорад.

Ландшафт ҳамчун обьекти тадқиқотӣ маъмулан дар доираи илмҳои географӣ баррасӣ мешавад, аммо истифодаи он дар тадқиқоти иқтисодӣ камтар маъмул аст. Ландшафт, аз як тараф, маҷмӯи унсурҳои ба ҳам алоқаманди муҳити табиӣ мебошад, ки системаи муттаҳидеро ташкил медиҳад, ва аз тарафи дигар, воҳиди тақсимоти ҳудудии табақаи географӣ ба шумор меравад.

Арзиши ландшафт барои инсонҳо, пеш аз ҳама, аз рӯи нақш ва вазифаҳои иҷтимоию иқтисодии он муайян мегардад. Ба ин маънӣ, ландшафт на танҳо ҳамчун ҷузъи муҳити табиӣ, балки ҳамчун асоси фаъолияти истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ таҳлил мешавад. Тадқиқоти А.А. Минс ва В.С. Преображенский нишон медиҳанд, ки арзёбии ландшафт аз доираи иқтисодӣ ба воситай функцияҳои он дар комплекси табиии муайяншуда, муайян мегардад[3, с.55].

Ин гуна равиш имконият медиҳад, ки арзиши иқтисодии ландшафтҳо бо назардошти ҳусусиятҳои табиӣ, имкониятҳои истифода ва таъсири онҳо ба фаъолияти инсон таҳлил карда шавад, ки барои татбиқи принсипҳои рушди устувор аҳамияти маҳсус дорад.

Ба гурӯҳҳо ҷудо намудани обьектҳо бо усули географӣ дар арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табиӣ яке аз самтҳои камомӯҳтаи илмӣ боқӣ мондааст. Ин усул, ки барои муайян кардани робитаҳои байни унсурҳои табиӣ ва истифодаи иқтисодии онҳо муҳим аст, дар таҷрибаҳои илмӣ ва амалии замони муосир камтар истифода мешавад. Дар тӯли 30 соли охир төъдоди асарҳои фундаменталии географӣ, ки масъалаҳои арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табииро ҷамъбаст намоянд, хеле маҳдуд боқӣ мондааст.

Хусусан дар Чумхурии Тоҷикистон масоили марбут ба арзёбии иқтисодӣ ва географии ландшафтҳо аз доираи таваҷҷӯҳи олимон ва мутахассисони соҳа берун мондаанд. Тадқиқоти оҳирини дар самти омӯзиши ландшафтҳои табиӣ ба номи Х.М. Муҳаббатов рабт дораду ҳалос. Дар ин пажӯҳиш ҷанбаҳои муҳталифи ташаккул, тақсимоти ҳудудӣ ва аҳамияти табиии ландшафтҳои Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Бо вучуди арзиши баланди ин тадқиқот, дар тӯли солҳои байдӣ тадқиқоти наъ ва муғассал дар бораи ландшафтҳои табиии кишвар, аз ҷумла арзёбии иқтисодӣ ва экологии онҳо, амалан вучуд надорад. Ин ҳолат на танҳо маҳдудияти донишро дар бораи имкониятҳои истифодабарии ландшафтҳо нишон медиҳад, балки эҳтиёҷоти бузурги чомеаи илмиро барои омӯзиши васеъ ва методологии ин мавзӯъ таъкид менамояд.

Омилҳои гуногун, аз ҷумла тағйирёбии муҳити зист, зиёдшавии таъсиррасонӣ ба заҳираҳои табиӣ, рушди минтақаҳои аҳолинишин ва афзоиши фаъолияти иқтисодӣ, зарурати таҳқиқи ҳамаҷонибаи ландшафтҳоро бештар мекунанд. Арзёбии иқтисодӣ-географии ландшафтҳо метавонад барои истифодаи самараноки онҳо, ҳифзи гуногуни биологӣ, рушди устурови минтақаҳо ва беҳтар кардани сиёсати заҳираҳои миллӣ асоси муҳим фароҳам оварад.

Аз ин рӯ, роҳандозии пажӯҳишҳои мусир дар ин соҳа бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва усулҳои мусосир таҳлил ногузир аст, то шароитҳои географӣ ва иқтисодии истифодаи ландшафтҳои Тоҷикистон ба таври комил арзёбӣ гарданд.


Вазъи кунунии адабиёт оид ба арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табиӣ бо якчанд ҷанбаҳои муҳими зерин тавсиф мешавад:

Бартарии тадқиқоти иқтисодӣ дар муқоиса бо тадқиқоти иқтисодӣ-географӣ: Аксарияти тадқиқотҳо бештар ба ҷанбаҳои иқтисодӣ равона шудаанд, дар ҳоле ки тадқиқоти байнисоҳавӣ, ки робитаи география ва иқтисодиётро баррасӣ мекунанд, хеле каманд. Ин ҳолат боиси норавшанӣ дар шинохти таъсири муҳити географӣ ба арзёбии иқтисодӣ мегардад.

Набудани объекти муайяни илмӣ дар арзёбии иқтисодӣ: Мағҳумҳо ва истилоҳоти марбут ба арзёбии иқтисодӣ, аз қабили «арзёбии иқтисодии неъматҳои табиӣ», «арзёбии иқтисодии экосистема», «арзёбии иқтисодӣ ба заҳираҳои табиӣ» ва «арзёбии иқтисодии шароити табиӣ» дар адабиётҳои илмӣ бо маъниҳои гуногун истифода мешаванд. Набудани тағсирҳои ягона ва возеҳ дар ин мағҳумҳо боиси ихтилоф ва маҳдудият дар тадқиқоти илмӣ мегардад.

Набудани консепсияҳои равшан барои арзёбии иқтисодӣ: Равишҳои методологӣ ва консепсияҳои мукаммал, ки метавонанд барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ ва татбиқи принципҳои иқтисодӣ дар ҳифзи муҳити табиӣ истифода шаванд, амалан вучуд надоранд. Ин боиси норасоии маводи илмӣ барои арзёбии самаранокии истифодаи заҳираҳои табиӣ мегардад.

Ҳамин тариқ, пешбурди тадқиқоти комплексӣ ва таҳияи консепсияҳои мусир, ки ҷанбаҳои иқтисодӣ, географӣ ва экологии арзёбии унсурҳои муҳити табииро муттаҳид созанд, зарурати муҳим барои рушди илми мусир мебошад.



Расми 1. Тараққиёти воситаи баҳодиҳии иқтисодӣ ба заҳираҳои табиӣ

Барои муайян кардани хусусияти самти географӣ дар арзёбии иқтисодӣ ва чудо кардани он аз самти экологӣ-иқтисодӣ, тавсия дода мешавад, ки таҳаввулот ва ғояҳои арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табиӣ дар марҳилаҳои гуногун баррасӣ шаванд[7, с.39]. Ин равиш ба омӯзиши равандҳои таъриҳӣ ва илми арзёбии иқтисодӣ дар доираи география кӯмак меқунад.

Дар марҳилаҳои аввалини ташаккул ёфтани самти географӣ, тадқиқот асосан ба шиносоии унсурҳои муҳити табиӣ ва робитаҳои онҳо бо рушди иқтисодӣ равона шудааст. Вақте ки назар ба арзёбии экологӣ-иқтисодӣ бошад, ки бештар ба таъсири инсон ва фаъолиятҳои иқтисодӣ дар муҳити табиӣ диққат медиҳад, равиши географӣ ба як фаҳмиш ва таҳлилҳои қалидӣ дар бораи тақсимоти ҳудудии захираҳо ва имкониятҳои истифодаи онҳо кӯмак меқунад.

Ин самт, ки дар он ҳама таҳаввулот ва ғояҳои арзёбии иқтисодии унсурҳои муҳити табиӣ баррасӣ мешавад, барои муайян кардани хусусиятҳои таърихии географӣ ва экологӣ дар марҳилаҳои гуногун муҳим аст. Мавриди назар қарор додани ҳар як марҳилаи арзёбӣ метавонад таваҷҷӯҳ ва таҳқиқи алоҳидай хосро талаб кунад, ки дар он хусусиятҳои географӣ ҳамчун унсурҳои асосии тадқиқоти иқтисодӣ бо тадқиқоти экосистемавӣ ва экологӣ мепайванданд.

Ташаккули ҷунин равиши як навъ якҷоя кардани назария ва амал аст, ки на танҳо ба шиносоии ландшафтҳо ва хусусиятҳои табиӣ, балки ба таъсири онҳо ба иқтисодиёти маҳаллӣ ва миллӣ низ аҳамияти зиёд медиҳад.

Таърихи мавҷудияти мушкилот ва ақидаҳои муосир дар бораи арзёбии иқтисодии захираҳои табиӣ дар водии Зарафшон, ба таври умум, ба якчанд марҳилаҳои муҳими таъриҳӣ тақсим мешавад, ки ҳар як марҳила нақши муайяне дар ташаккули фаҳмишҳо ва методологияи арзёбии захираҳо дар минтаقا мебозад. Ин марҳилаҳо метавонанд дар заминаи таҳаввулоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмӣ таҳлил шаванд:

Марҳилаи якум (такрибан то нимаи асри XVIII): Дар ин марҳила, рушди арзёбии иқтисодӣ-географӣ бештар ба сарватҳои табиӣ ва маҳз сатҳи замин рабт дошта, таваҷҷӯҳ ба арзёбии захираҳои табиӣ дар водии Зарафшон бештар дар истифодаи ҷойҳои таъриҳӣ ва муҳити зисти мавҷуда дар замин буд. Ин марҳила заминай ибтидоии кӯшишҳои саривақӣ барои арзёбии захираҳои табиӣ ва муайян кардани таъсири онҳо ба ҳаёти ҷомеаҳои маҳаллӣ ва иқтисодиёт мегузорад.

Марҳилаи дуюм (миёнаи асри XVI - нимаи аввали асри XIX): Дар ин давра, арзёбии иқтисодии захираҳои табиӣ ҳамчун як соҳаи алоҳидай тадқиқот оғоз меёбад. Аз ҷумла, бо пайдоиши мағҳумҳои назарияи меҳнат ва иҷораи замин, ки асосгузори он А.Смит аст, марҳилаи дуюм рамзи тафйироти назариявии бузург мебошад. А.Смит қайд меқунад, ки арзиши ашёҳоро меҳнате, ки барои истеҳсоли онҳо сарф шудааст, муайян меқунад, ва ҳамчунин арзиши заминро ҳамчун омили истеҳсолот бо ҳаҷми сармояи гузошташударо ба назар мегирад[9, с. 362]. Ин назария таҳаввулоти назарии арзёбии сарватҳои табииро ба роҳ мемонад, ки дар натиҷа метавонад ба таҳлилҳои иқтисодӣ ва географии захираҳои табиӣ дар водии Зарафшон таъсир расонад.

Марҳилаи сеюм (миёнаи асри XVIII - нимаи аввали асри XIX): Дар ин марҳила, ба баррасии хосиятҳои иҷораи замин ва арзёбии захираҳои табиӣ таваҷҷӯҳ мешавад. Экономистҳо, ба монанди Ч.Б.Кларк ва Ф.Феттер, ба таҳқиқи муносибати замин ва сарватҳои табиӣ оғоз карданд, ки заминро ҳамчун капитал (амволи ғайриманқул) ва омили истеҳсолот баррасӣ карданд. Ин пайдарпази таҳаввулоти илмӣ оварда расонид, ки захираҳои табиӣ на танҳо ҳамчун манбаи истеҳсолот, балки ҳамчун капитал дар иқтисодиёти маҳаллӣ ва глобалӣ ба ҳисоб гирифта шаванд[8, с. 35].

Марҳилаи ҷорӯм (солҳои 1960 – 1980-ум): Дар ин давра, бо пайдоиши буҳрони экологӣ ва муҳимијати масъалаҳои хифзи муҳити зист, марҳилаи навини арзёбии иқтисодии захираҳои табиӣ ба амал меояд. Вокунишҳо ба мушкилоти экологӣ ва нашрияҳои илмӣ, ки ба таҳқиқи муносибатҳои системаи "ҷамъият ва табиат" баҳшида шудаанд, афзоиш мейланд[8, с. 14].

Институтҳои тадқиқотӣ бояд фанҳои нави илмӣ ва таълимӣ, ба монанди идоракунии муҳити зист, иқтисодиёти идоракунии муҳити зист ва географияи захираҳои табий, бо мақсади омӯзиши сарватҳои табий ва рушди устувор дар доҳили минтақаҳои гуногун Тоҷикистон, аз ҷумла водии Зарафшон, омода намоянд.

Таҳаввулоти таърихии арзёбии иқтисодии захираҳои табий дар водии Зарафшон нишон медиҳад, ки ин раванди илмӣ на танҳо бо таҳқиқи иқтисодӣ, балки бо муносибат ва вобастагӣ ба экологӣ ва иҷтимоии минтақаи мазкур мураттаб мешавад.

Иқтисоди экологӣ, ҳамчун як соҳаи таълимӣ ва илмӣ, вобаста ба ҳусусиятҳояш ба гурӯҳҳои гуногун тақсим мешавад, ки ҳар якаш ба таҳқиқи муносибатҳои байни иқтисодиёт ва муҳити зист дар доираи мавзӯъҳои муайян мепардозад. Дар тадқиқоти мусир, ҳусусиятҳои иқтисоди экологӣ асосан ба се гурӯҳ ба таври зерин ҷудо мешаванд:

Ҳамчун як баҳши иқтисодиёти мушахҳас: Иқтисоди экологӣ дар ин маврид ҳамчун баҳше аз иқтисод муайян карда мешавад, ки барои арзёбии иқтисодӣ ва ғайри иқтисодии захираҳои табий ва арзёбии зарари ифлосшавии муҳити зист, ки ба фаъолияти иқтисодӣ таъсир мерасонад, равона шудааст[11, с. 145]. Ин гурӯҳ ба таҳлили таъсири манғии амалҳои иқтисодӣ дар муҳити табий, маҳсусан ифлосшавӣ ва тағйироти экологӣ, таваҷҷӯҳ мекунад.

Ҳамчун илме, ки принципҳои умумиро меомӯзад: Ин равиш ба иқтисоди экологӣ дар баробари таҳлили муносибатҳои иқтисодӣ ва экологии захираҳои табий, ба ҷустуҷӯи принципҳои умумии муносибатҳои онҳо бо фаъолияти иқтисодии инсон ва дарёғти роҳҳои беҳтари истифодаи оқилонаи захираҳои равона аст. К.В. Папенов ба ин масъала таваҷҷӯҳ кардааст, ки истифодаи оқилона ва захираҳои табий ва маблағгузории системаҳои экологӣ-иқтисодӣ аз ҷиҳати идоракунӣ ва молиявӣ барои раванди истеҳсолот ва рушди устувор аҳамияти муҳим дорад[5, с. 124].

Ҳамчун фанни комплексии илмӣ: Иқтисоди экологӣ инчунин ҳамчун фанни комплексии илмӣ, ки байни ду соҳа – иқтисодиёт ва экология – ҷойгир аст, ба таҳқиқи муносибатҳои байни субъектҳои муҳити зист ва иқтисодиёти ҷамъиятӣ, ҳусусан дар раванди истеҳсолот, мепардозад. Ю.Л. Мазуров ва А.А. Пакина (2003) ба ин масъала дар таълифоти худ даҳлдор ҳисобида, таъкид намудааст, ки дар иқтисоди экологӣ таъриф ва таҳлили муносибатҳо дар шевай динамикӣ ва ҳамгироии онҳо, ки дар раванди истеҳсолот ва истеҳсоли пурра, раванди рушди иқтисодиро инъикос мекунад, зарур аст[6, с. 93].

Ҳар як изҳори назар дар бораи иқтисоди экологӣ ба ҷузъиёти амиқ ва таҳлилҳои маҳсуси соҳа, ки ба рушди устувор ва истифодаи оқилона вобаста мебошад, таъриф медиҳад.

Натиҷаҳо. Дар водии Зарафшон, арзёбии иқтисодии неъматҳои табий инчунин ҳамчун восита ва ё раванди муҳим барои идоракунии захираҳои табий ва истифодаи оқилона амал мекунад. Водии Зарафшон, ки дорои захираҳои табий, аз ҷумла заминҳои зироаткорӣ, захираҳои об, ва манбаъҳои гуногуни табий мебошад, ба амалҳои иқтисодӣ ва экологӣ ба таври амиқ вобаста аст.

Арзёбии иқтисодии неъматҳои табий дар ин минтақа бояд омилҳои муҳити табий, аз қабили иқлими, захираҳои об, заминҳои зироаткорӣ, минералҳо ва дигар унсурҳои муҳити зистро дар бар гирад. Ба ин восита, имкониятҳои бештар барои муайян кардани арзиши иқтисодии захираҳои табий ва таъмини истифодаи оқилонаи онҳо ва муҳофизати муҳити зист таъмин карда мешавад. Тадқиқоти иқтисодӣ ва экологӣ дар водии Зарафшон метавонанд ба такмили стратегияи рушди устувор ва истифодаи самараноки захираҳои табий ба вижана дар соҳаҳои кишоварзӣ, қӯҳканӣ, ва сайёҳӣ қӯмак расонанд.

Ҳамчунин, вобаста ба ҳусусиятҳои экологӣ ва географӣ, арзёбии иқтисодии захираҳои табий дар водии Зарафшон метавонад ба идоракунии манбаъҳои обӣ, обёҶӣ, ва пешгирии тағйиротҳои иқлими, ки таҳдид барои иқтисоди маҳаллӣ ва муҳити зист доранд, мусоидат кунад.

Дар мисоли водии Зарафшон, объекти асосии арзёбии иқтисодӣ, ки дар иқтисодиёти муҳити зист мавриди таҳқиқ қарор мегирад, неъматҳои табий мебошанд. Водии Зарафшон, ки дорои захираҳои табий, аз ҷумла манбаъҳои об, заминҳои зироаткорӣ, қӯҳҳо, ва гуногуни

биологӣ мебошад, як намунаи хуби истифодаи консепсияи неъматҳои табӣ дар иқтисодиёти экологӣ аст.

Неъматҳои табӣ дар ин минтақа метавонанд дар якчанд категорияҳо ҷойгир шаванд:

Шароити табӣ: Водии Зарафшон дар баробари манбаъҳои об ва иқлими, шароити табӣ, ки ба рушди зироаткорӣ ва дигар соҳаҳо таъсир мерасонад, доро аст. Замини саршор ва обёрии самаранок барои истеҳсоли ғалладонаҳо ва зироатҳо имконият медиҳад, ки барои иқтисоди маҳаллӣ аҳамияти зиёд дорад.

Захираҳои табӣ: Захираҳои минералӣ ва маводҳои конструктивӣ, ки дар кӯҳҳои Зарафшон вуҷуд доранд, барои саноат ва соҳтмон мавриди истифода қарор мегиранд. Ин захираҳо метавонад ба рушди иқтисодӣ ва татбиқи стратегияҳои устувор барои нигоҳдории захираҳо ва ҳамзамон истеҳсоли маҳсулот кӯмак кунад.

Иқтидори азхудкуни мухити табӣ: Водии Зарафшон дорои иқтидори баланди азхудкуни мухити табӣ мебошад, ки ин ба татбиқи усулҳои экологии идоракунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳо, ба монанди истифодаи оби шифобаҳш ва омилҳои дигар, кӯмак мекунад. Иқтидори экологӣ барои пойдории рушди иқтисодӣ аҳамияти мухим дорад.

Объектҳои мероси табӣ: Водии Зарафшон инчунин дорои объектҳои мероси табӣ мебошад, ки метавонанд барои туризм ва рушди устувор мухим бошанд. Экосистемаҳои гуногун ва намудҳои растаниҳо ва ҳайвонот дар минтақа, ки албатта қисми арзишманд ва ғайрииқтисодӣ мебошанд, метавонанд ба рушди туризм ва таҳлили экосистемавӣ мусоидат кунанд.

Гуногуни биологӣ: Гуногуни биологӣ дар водии Зарафшон ҳамчун неъмати табӣ бо аҳамияти худ барои мувозинати экосистемаҳо ва нигоҳдории сабзавот ва ҳайвоноти маҳаллӣ мухим аст. Гуногуни биологӣ воситаи мухим барои пешгирии хатарҳои экологӣ ва татбиқи меъёроҳои гуногун барои муҳофизат ва истифодаи захираҳо мебошад.

Аз рӯи таърифҳои С.Н. Бобиљев, А.Ш. Ходжаев, Ю.Л. Мазуров ва дигар мутахассисон, мағҳуми неъматҳои табӣ дар водии Зарафшон метавонад ба шаклҳои фоиданокии табиат барои одамон монанди захираҳои об, замин ва гуногуни биологӣ, ки ба иқтисоди минтақа таъсир мерасонанд, даҳлдор бошад. Дар ин замина, неъматҳои табӣ дар водии Зарафшон ҳамчун объекти арзёбии иқтисодӣ амал мекунанд ва бо истифодаи оқилонаи онҳо метавон рушди устувор ва иқтисодиётро дар минтақа таъмин кард.

Муҳокима. Арзёбии иқтисодӣ-географии унсурҳои табӣ дар ҳалли масъалаҳои мухими экологӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ нақши калидӣ дорад. Ин равиш метавонад барои таъмини мувозинати байнӣ истифода ва ҳифзи захираҳо шароити беҳтар фароҳам орад.


Бо вуҷуди ин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити Тоҷикистон, ба хусус водии Зарафшон аҳамияти ландшафтҳо дар бисёр мавридҳо ба таври кофӣ арзёбӣ нашудааст. Барои ҳалли ин мушкил, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва усулҳои мусоир зарур аст. Дар ин замина, таҷрибаи байналмилалӣ, аз ҷумла истифодаи системаҳои иттилоотии ҷуғрофӣ (GIS), метавонад барои таҳлили дақиқ ва банақшагирии самараноки истифодаи ландшафтҳо мусоидат кунад.

Хулоса. Дар натиҷаи таҳқиқоти мазкур, чунин хулосаҳо пешниҳод мешаванд:

Ландшафтҳо ҳамчун маҷмӯи табӣ ва иҷтимоӣ, бояд ҳамчун захираҳои мухим барои рушди иқтисодӣ-географӣ баррасӣ шаванд.

Методҳои географӣ барои гурӯҳбандии ландшафтҳо имконият медиҳад, ки самаранокии истифодаи захираҳо ба таври илмӣ арзёбӣ шавад.

Пешбурди тадқиқоти мусир дар самти арзёбии иқтисодӣ-географӣ бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои рушди устувори Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад.



Расми 2. Арзёбии иқтисодӣ - географии захираҳои табий ва иқтисодиёти экологӣ.

Адабиёт

1. Аброров, Ҳ. Иқтидори иқтисодии захираҳои оби водии Зарафшон: / Ҳ. Аброров - Душанбе, 2005. - 115 с.
2. Джонмаҳмадов, М.П. Природно-ресурсный потенциал Верхнего Зерафшана и пути его рационального использования. Диссер. на. соис. учен. степ. к.геогр.н. / М.П. Джонмаҳмадов - Душанбе, 2011. - 139 с.
3. Исаченко, А. Г. Ландшафты СССР. / А. Г. Исаченко. - Ленинград. -1985. - 320 с.
4. Мазуров, Ю. Л. Экономика и управление природопользованием: Учебное пособие для студентов естественных факультетов / Ю.Л. Мазуров, А.А. Пакина. - М.: Изд-во Моск, ун-та, 2003. - 282 с.
5. Мухаббатов, Ҳ.М. Природные ландшафты Таджикской ССР / Ҳ.М. Мухаббатов. - Душанбе, 1991. - 195 с.
6. Аминов, Ҳ. Н. Ҳусусиятҳои орографӣ - гидрографии ҳавзаи дарёи Арҷамайдони водии Зарафшон / Ҳ. Н. Аминов // Вестник Педагогического университета. Естественные науки. - 2023. - №. 3(19). - Р. 49-55. - EDN SAOWLG.
7. Петти В., Смит А. Риккардо Д., Антология экономической классики. Т.1. / В. Петти, А. Смит, Д. Риккардо. - М.: "Эконов", 1993. - 254 с.
8. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики А. Смит. - М.: Эконов, 1991. - 775 с
9. Тахиров И.Г., Купай Г.Д. Водные ресурсы Республики Таджикистан. Ч.2. / И.Г. Тахиров, Г.Д. Купай. - Душанбе, 1998. - 201 с
10. Турдиев Т. М. Ягнобская долина / Т.М. Турдиев, А.С. Гуня. - Москва. 1999. - 195 с.

МУАММОҲОИ ИҚТИСОДӢ-ГЕОГРАФӢ ВА АРЗЁБИИ ИҚТИДОРИ ЛАНДШАФТҲОИ ТАБИЙ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН

Дар тадқиқоти мазкур, арзёбии иқтисодии неъматҳои табий дар водии Зарафшон, ки дорои захираҳои табий гуногун мебошад, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Водии Зарафшон, бо манбаъҳои об, заминҳои зироаткорӣ, захираҳои минералӣ ва гуногунии биологӣ, як минтақаи муҳим барои рушди иқтисоди маҳаллӣ ва хифзи муҳити зист аст. Мақсади асосии тадқиқот муайян кардани нақши неъматҳои табий ҳамчун обьекти асосии арзёбии иқтисодӣ дар иқтисодиёти экологӣ мебошад. Тадқиқот дар бар мегирад, ки неъматҳои табий, аз қабили шароити табий, захираҳои табий, иқтидори азхудкунии муҳити табий, обьектҳои мероси табий ва гуногунии биологӣ, дар рушди иқтисодиёт ва муҳофизати муҳити зист аҳамияти муҳим доранд. Дар ин замина, усулҳои муосири арзёбии иқтисодӣ ва экологиии захираҳои табий дар водии Зарафшон пешниҳод гардида, барои таъмин кардани рушди устувор ва истифодаи оқилонаи захираҳо ёдоварӣ мешавад.

Калидвожаҳо: Зарафшон, неъматҳои табий, арзёбии иқтисодӣ, захираҳои табий, гуногунии биологӣ, экономикаи экологӣ, муҳофизати муҳити зист, иқтидори экологӣ, рушди устувор, шароити табий.

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЕ

В данном исследовании рассматривается экономическая оценка природных ресурсов в долине Зарафшан, которая обладает разнообразными природными ресурсами. Долина Зарафшан, с её водными ресурсами, сельскохозяйственными землями, минеральными запасами и биологическим разнообразием, является важным регионом для развития местной экономики и охраны окружающей среды. Основная цель исследования – определить роль природных ресурсов как основного объекта экономической оценки в рамках экологической экономики. В работе рассматриваются такие природные ресурсы, как природные условия, природные запасы, экологический потенциал, объекты природного наследия и биологическое разнообразие, которые играют ключевую роль в экономическом развитии и охране окружающей среды. В связи с этим предлагаются современные методы экономической и экологической оценки природных ресурсов в долине Зарафшан, направленные на обеспечение устойчивого развития и рациональное использование природных ресурсов.

Ключевые слова: Зарафшан, природные ресурсы, экономическая оценка, природные запасы, биологическое разнообразие, экологическая экономика, охрана окружающей среды, экологический потенциал, устойчивое развитие, природные условия.

ECONOMIC-GEOGRAPHICAL ISSUES AND ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF NATURAL LANDSCAPES IN THE ZARAFSHAN VALLEY

This study explores the economic evaluation of natural resources in the Zarafshon Valley, which is rich in diverse natural resources. The Zarafshon Valley, with its water resources, agricultural lands, mineral reserves, and biological diversity, plays a crucial role in local economic development and environmental protection. The main objective of the research is to determine the role of natural resources as the primary object of economic evaluation within the framework of ecological economics. The study examines various natural resources, such as natural conditions, natural reserves, ecological potential, natural heritage sites, and biological diversity, all of which are essential for economic development and environmental conservation. The research proposes

modern methods of economic and ecological evaluation of natural resources in the Zarafshon Valley, aimed at ensuring sustainable development and the rational use of these resources.

Keywords: Zarafshon, natural resources, economic evaluation, natural reserves, biological diversity, ecological economics, environmental protection, ecological potential, sustainable development, natural conditions.

Дар бораи муаллиф

Аминов Хушбахт Наджмиддинович,
ассистент кафедра геоэкология.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айни.
Суроға: 734003 ш. Душанбе, хиёбони Рӯдаки
121.
E-mail: voru0051@gmail.com,
Тел.:(+992) 883 33 44 54.

About the author:

Aminov Khushbakht Najmiddinovich,
assistant at the Department of Geoecology.
Tajik State Pedagogical University named after
Sadriddin Ayni.
Address: 734003, Dushanbe, Rudaki Avenue,
121.
E-mail: voru0051@gmail.com
Ph.: (+992) 883 33 44 54.

Об авторе:

Аминов Хушбахт Наджмиддинович,
ассистент кафедры геоэкологии
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Аини.
Адрес: 734003, г. Душанбе, проспект Рудаки,
121.
Тел.: (+992) 883 33 44 54.
E-mail: voru0051@gmail.com

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Риджабеков Н. Ч., Султонбекова З. В.

Международного университета туризма и предпринимательства

Введение. Туризм сегодня - это сфера социально-экономического комплекса, которая во многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию. В настоящее время каждое 7-е рабочее место в мире приходится на туристский бизнес. Согласно последнему отчету Всемирного барометра туризма ООН по туризму, за первые семь месяцев 2024 года международные поездки совершили около 790 миллионов туристов, что примерно на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019 году. Данные показывают сильное начало года, за которым последовал более скромный второй квартал. [8]

Методы. В процессе исследования использовались следующие методы:

1. Анализ литературных источников и данных – изучение научных публикаций, отчетов и статистических данных, касающихся развития горного туризма и рекреации в Таджикистане.

2. Социологический метод – проведение опросов и интервью с местным населением, туристами и представителями туристической отрасли для оценки потребностей и перспектив развития региона.

3. Экономико-статистический анализ – изучение социально-экономических факторов, влияющих на развитие туризма, с применением методов статистического анализа.

Результат исследования: Понятно, что если территориальным факторам и особенностям развития горно-рекреационного туризма в Таджикистане уделять серьезное внимание и создавать хорошие условия для организации различных туристических направлений, то необходимо также устранить факторы, создающие препятствия для развития горно-рекреационного туризма в Таджикистане. развитие туристической отрасли.

Обсуждение. В настоящее время правительства многих горных стран рассматривают туристическую отрасль как важнейший аспект своей политики в контексте экономического развития. Туристско-рекреационная деятельность относится к сфере человеческой активности, которая создается в пространстве и продолжается во времени. Пространственное значение туризма обусловлено географическими особенностями конкретного горного региона, который, благодаря своей уникальности и богатству природных ресурсов, способен привлечь туристов [1, с. 21]. Временные особенности этой сферы зависят от условий, создаваемых для реализации предложенных туристических продуктов. Эти две особенности тесно взаимосвязаны. Бывают случаи, когда туристический регион обладает богатым ресурсным потенциалом, но из-за слабой организованности туристы не желают оставаться там надолго, и наоборот. Задача туристической компании заключается в том, чтобы максимально продлить время пребывания туристов, что, в свою очередь, увеличивает доходы от туризма.

Развитие туристической отрасли оказывает существенное влияние на территориальную и отраслевую структуру хозяйства различных горных регионов. Когда туристско-рекреационное природопользование осуществляется на научной основе с учетом концепции устойчивого развития, это означает использование природных ресурсов, которая приносит важные позитивные результаты и способствует социально-экономическому развитию региона. В частности, это создает новые рабочие места, повышает доходы и развивает смежные отрасли, такие как строительство, пищевая, аграрная и легкая промышленности.

Таким образом, развитие туристической отрасли оказывает мультипликативный эффект, стимулируя развитие других секторов экономики, решая проблемы занятости населения и улучшая качество социальной инфраструктуры. Оно также способствует повышению культурного уровня через сохранение историко-культурных объектов и

организацию фестивалей и выставок, что, с одной стороны, поддерживает культурное наследие, а с другой - значительно пополняет семейные и национальные бюджеты.

Следует отметить, что деятельность туристической отрасли в значительной степени зависит от воздействия различных внешних и внутренних факторов, которые могут как стимулировать, так и ограничивать ее развитие. Эти вопросы были тщательно исследованы рядом ученых, таких как В. С. Преображенский, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебов, В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, М. А. Морозов, А. А. Романов, Диловаров Р., Мамадризохонов А. А., Мухаббатов Х. и другие. [3, с. 335].

Наши исследования показывают, что в горных регионах Таджикистана на развитие туризма влияют множество факторов. Среди них наиболее ключевым являются - Природные (физико-географические) и культурно-исторические факторы.

Природные факторы включают климатические и ландшафтные особенности региона, богатство и уникальность биоразнообразия флоры и фауны, а также его естественные возможности для активного отдыха. Немаловажное значение имеет географическое положение горного региона, его близость к озерам, рекам, водопадам, ледникам и минеральным водам, обладающим целебными свойствами, а также лесным массивам. Эти элементы представляют важное значение при туристско-рекреационному природопользованию в горных регионах.

Важным аспектом устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности является проведение комплексной оценки территориальных структур, учитывающей как природные ресурсы (наличие уникальных туристических объектов, бальнеологические ресурсы, холодные и геотермальные минеральные воды, пресные родники, укромные уголки первозданной природы, реки, озера, горы, водопады и биоразнообразие), так и социально-экономические условия. На этой основе горные регионы на международном туристическом рынке могут формировать собственный «бренд туристского продукта», которое позволяют им представить свои туристские ресурсы и потенциал как торговые марки, представляющие данного региона и туристского продукта на основе своего туристско-рекреационного потенциала [2, с. 246].

При налаживании туристско-рекреационной деятельности для включения в туристский оборот основой могут служить вовлечение местного населения в процесс создает дополнительные рабочие места. Этот подход способствует повышению уровня благосостояния, что является важным аспектом устойчивого развития территории.

Территориальные факторы туристско-рекреационной деятельности в горных регионах Таджикистана играют ключевую роль в формировании туристических маршрутов и рекреационных зон, определяя их привлекательность и доступность для различных категорий туристов. Таджикистан с его уникальными природными условиями, культурным наследием и географическими особенностями предоставляет значительные возможности для развития туризма [5, с. 180].

Среди основных территориальных факторов, влияющих на туристско-рекреационную деятельность в горных регионах Таджикистана, можно выделить следующие:

1. Географическое положение и рельеф. Горные регионы Таджикистана занимают значительную часть территории страны, причем около 93% площади покрыто горами. Высокогорные районы, такие как Памир, известны своими величественными пейзажами, ледниками и глубокими ущельями, что привлекает туристов, интересующихся активными видами отдыха. Однако сложный рельеф может ограничивать доступность некоторых регионов и требует развитой транспортной инфраструктуры.

2. Климатические условия. Климат горных регионов Таджикистана отличается большой сезонной изменчивостью. Летние месяцы более благоприятны для туризма, в то время как суровые зимы с низкими температурами могут ограничивать активность, но открывают возможности для зимних видов спорта. Учет климатических особенностей при развитии туристических объектов важен для их функционирования в течение всего года.

3. Природные ресурсы и экология. Горные регионы Таджикистана славятся богатым природным разнообразием, включая горные озера, уникальную флору и фауну, а также национальные парки. Эти природные объекты служат основой для экотуризма и оздоровительных маршрутов. Сохранение экологического баланса при увеличении туристического потока - важная задача, требующая разработки устойчивых подходов.

4. Культурно-историческое наследие - Горные регионы Таджикистана обладают богатым культурным и историческим наследием, включая древние города и памятники, многие из которых являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние торговые пути, такие как Великий шелковый путь, открывают возможности для культурно-познавательного туризма.

Кроме того, наши анализы показывают, что в большой степени на развитие туризма в горных регионах Таджикистана оказывают:

Кадровые проблемы - оказывающий существенное влияние на развитие регионального туризма, поскольку успехи и неудачи регионального туризма зависят от недостатка квалифицированных кадров. В определенной степени это связано с несоответствие содержания и качества образовательных программ потребностям туристических предприятий, а также на неразвитые механизмы системы непрерывного образования.

Инфраструктурные проблемы - также относятся к числу ключевых факторов развития регионального туризма, так как они характеризуются недостаточной эффективностью и низким качеством. Сюда входят уровень доступности транспортной и инженерной инфраструктуры, а также ограничения доступа к внешним ресурсам для малых и средних туристических организаций. Эти факторы создают значительные финансовые барьеры для ведения туристического бизнеса и ограничивают доступ регионального туризма к международным рынкам.

Организационные проблемы - их влияние связаны с недостаточным уровнем организационно-управленческого механизма в туристско-рекреационном секторе. К ним относятся слабая разработанность методологии и практики стратегического планирования, а также отсутствие эффективной системы коммуникаций между организациями.

Инновационные проблемы - включает низкое восприимчивости регионального туризма к инновациям, слабым темпом обновления туристических продуктов и услуг, недостаточным уровнем их потребительских качеств и низкой интенсивностью исследований и разработок в ключевых направлениях развития туристского бизнеса.

К числу факторов воздействия на региональный туризм можно также отнести:

Транспортная и туристическая инфраструктура. Ограниченная транспортная доступность горных регионов является одним из основных вызовов для развития туризма. Развитие дорожной сети, создание комфортных туристических баз и гостиниц, а также информационной инфраструктуры, включая указатели и карты маршрутов, являются необходимыми условиями для увеличения потока туристов.

Безопасность и международные связи. Геополитическая нестабильность в регионе, связанной главным образом с соседством с Исламской Республикой Афганистан, также оказывает определенное влияние на туристический поток. Обеспечение безопасности туристов, особенно в отдаленных горных районах, а также развитие международного сотрудничества в области туризма, упрощение визового режима и улучшение имиджа страны на международной арене могут способствовать увеличению интереса к горным регионам Таджикистана как важной туристической направлению.

Выводы. Таким образом, обладая значительным туристским потенциалом, горные регионы Таджикистана привлекают все большее количество туристов. Для стимулирования развития туризма необходимо обратить внимание на факторы, которые прямо или косвенно влияют на продвижение отрасли. Выявление этих факторов позволит производителям и поставщикам туристских продуктов выработать эффективные методы для привлечения клиентов и удовлетворения их потребностей.

Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что территориальные факторы туристско-рекреационной деятельности в условиях горных регионов Таджикистана обладают большим потенциалом благодаря уникальным природным и культурным условиям. Однако для эффективного развития необходимо учитывать рельеф, климат, экологию, инфраструктуру и безопасность. Создание устойчивых и разнообразных туристических продуктов, адаптированных под различные категории туристов, а также развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры позволит привлечь большее количество иностранных и внутренних туристов, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и сохранению природного и культурного наследия региона.

Литературы

1. Александрова, А. Ю., Тикунова И. Н. Анализ структуры мирового туристского пространства с применением многомерной математической классификации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. – 2003. – №6. – С. 16-21.
2. Бубнов, А.В. Инновационное развитие российского туризма на основе кластерного подхода// Дисс.канд.экон.н., / А.В. Бубнов. - Йошкар-Ола, 2018. -246 с.
3. Дунец А.Н. География туризма России: учебное пособие /А.Н. Дунец; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - 280 с.
4. Мухаббатов, Х.М. Природно-ресурсный потенциал горных районов Таджикистана / Х.М. Мухаббатов. - М.: Граница, 1999. 335 с.
5. Мухаббатов, Х.М., Диловаров Р.Д., Самиев А.С. Природно-географические факторы развития туризма и рекреации в Республике Таджикистан// Трансграничные регионы в условиях глобальных изменений: современные вызовы и перспективы развития материалы II Международной научно-практической конференции. -2021. / Х.М. Мухаббатов, Р.Д. Диловаров, А.С.Самиев. -Душанбе, - С. 180-183.
6. Пальцев, В. В. Совершенствование механизма организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности на основе кластерного подхода// Автореф.канд. дис., / В. В. Пальцев. – Нижний Новгород: НГТУ, 2012. – 24 с.
7. Сафарян А.А. Особенности туристских исследований в горных регионах мира// 2015 Географический вестник 2(33). –С.71-77.
8. <https://www.unwto.org>.

ОМИЛХОИ ХУДУДИ ВА РУШДИ УСТУВОРИИ САЙЁХИИ КЎҲӢ ВА РЕКРЕАТСИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСОН

Дар мақола мушкилоте, ки ба рушди фаъолияти сайёҳию рекреатсионӣ дар манотиқи кўҳсори Тоҷикистон ҳалал мерасонанд, таҳлил шудааст. Ин омилҳои худуди дар рушди соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсия нақши мухим доранд. Тоҷикистон дорои шароити нодири табии буда, бо манзараҳои назаррабо, кӯлҳои кўҳӣ ва бо пириҳои кӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. Нақши соҳаи сайёҳӣ ҳамчун омили рушди иҷтимоию иҷтисодии ҷумҳури таваҷҷуҳи хоса дода мешавад. Дар мақолаи пешниҳодшуда мушкилоти марбут ба таъсири омилҳои табии (табиию-географӣ) ва фарҳангӣ-таъриҳӣ, маҳдудиятҳои инфрасоҳторӣ, набудани хидматрасониҳои сайёҳӣ, мушкилоти амниятӣ, мушкилоти экологӣ, монеаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баррасӣ мешаванд. Нишон дода шудааст, ки барои рушди босамари сайёҳии минтақавӣ рельеф, иқлим, экология, инфрасоҳтор ва бехатариро ба назар гирифтсан зарур аст.

Калидвожаҳо: сайёҳӣ, рекреатсия, омилҳои ҳудудӣ, минтақаҳои кўҳӣ, захираҳои сайёҳию-рекреатсионӣ, инфрасоҳтор, маҳсулоти сайёҳӣ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье проведен анализ проблем, препятствующих развитию туристско-рекреационной деятельности в горных регионах Таджикистана. Эти территориальные факторы играют важную роль в развитии туризма и рекреации. Таджикистан обладает уникальными природными условиями, привлекают туристов своими живописными пейзажами, высокогорными озерами и ледниками. Особое внимание уделяется роли туризма как фактора социально-экономического развития региона. В представленной статье обсуждаются проблемы, связанные с влиянием Природные (физико-географические) и культурно-исторические факторы, инфраструктурные ограничения, недостаток туристических услуг, проблемы безопасности, экологические вызовы, социальные и культурные барьеры. Показано, что для эффективного развития регионального туризма необходимо учитывать рельеф, климат, экологию, инфраструктуру и безопасность.

Ключевые слова: туризм, рекреация, территориальные факторы, горные регионы, туристско-рекреационные ресурсы, инфраструктура, туристский продукт.

TERRITORIAL FACTORS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TOURISM AND RECREATION IN TAJIKISTAN

The article analyzes the problems that hinder the development of tourism and recreation in the mountainous regions of Tajikistan. These territorial factors play an important role in the development of tourism and recreation. Tajikistan has unique natural conditions, attracting tourists with its picturesque landscapes, high-mountain lakes and glaciers. Particular attention is paid to the role of tourism as a factor in the socio-economic development of the region. The presented article discusses problems associated with the influence of Natural (physical-geographical) and cultural-historical factors, infrastructure limitations, lack of tourist services, security issues, environmental challenges, social and cultural barriers. It is shown that for the effective development of regional tourism it is necessary to take into account the relief, climate, ecology, infrastructure and security.

Keywords: tourism, recreation, territorial factors, mountain regions, tourism and recreational resources, infrastructure, tourism product.

Дар бораи муаллифон:

Риджабеков Нозир Чоршанбиеvич,
ассистент кафедраи бизнеси сайёҳӣ ва
меҳмондорӣ.
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон.
Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, кӯчаи Борбад 48/5.
E-mail: nozir94.94@mail.ru,
Тел: (+992) 900 20 94 97

Об авторах:

Риджабеков Нозир Чоршанбиеvич,
ассистент кафедры туризма и гостиничного
бизнеса.
Международный университет туризма и
предпринимательства Таджикистана.
Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, улица Борбада 48/5.
E-mail: nozir94.94@mail.ru,
Тел.: (+992) 900 20 94 97

About the authors:

Rijabekov Nozir Chorshanbievich,

Султонбекова Зубайда Вафобековна,
ассистенти кафедраи бизнеси сайёҳӣ ва
меҳмондорӣ.
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон.
Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, кӯчаи Борбад 48/5.
E-mail: s.zuba.vo@gmail.com,
Тел.: (+992) 938 70 80 77

Султонбекова Зубайда Вафобековна,
ассистент кафедры туризма и гостиничного
бизнеса.
Международный университет туризма и
предпринимательства Таджикистана.
Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, улица Борбада 48/5.
E-mail: s.zuba.vO@gmail.com,
Тел.: (+992) 938 70 80 77

Assistant of the Department of Tourism and
Hotel Business.

International University of Tourism and
Entrepreneurship of Tajikistan.
Address: 734055, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Borbada Street 48/5.
E-mail: nozir94.94@mail.ru,
Ph.: (+992) 900 20 94 97
Sultonbekova Zubaida Vafobekovna,
Assistant of the Department of Tourism and
Hotel Business.

International University of Tourism and
Entrepreneurship of Tajikistan.
Address: 734055, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Borbada Street 48/5.
E-mail: s.zuba.vO@gmail.com,
Ph.: (+992) 938 70 80 77

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДИНАМИКЕ И СТРУКТУРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ**

Хакбердиев Х. М.

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

15 октября 2020 года в рамках рабочей поездки в Худжанд Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон начал новый цех по производству шоколада «Халоват», который построен в промышленной зоне города [9].

Как уже не раз отмечалось, если бы хлопок или другое местное сырьё перерабатывались внутри страны с получением готовой продукции, то его стоимость в разы была бы больше той, по которой он экспортируется в виде сырья, и местные бюджеты пополнились бы хорошими доходами и создавались бы сотни рабочих мест.

Промышленный комплекс Республики Таджикистан включает более 90 отраслей и видов различных производств. Многие предприятия промышленного производства имеют статус частных или акционерных, многие предприятия работают с привлечением иностранного капитала.

В Согдийской области для развития горнодобывающей промышленности имеется обширная минерально-сырьевая база, объемы месторождений различных руд области имеют значительные запасы минеральных руд для переработки, что позволит обеспечить долгосрочное развитие отрасли. Основными перерабатывающими предприятиями являются Адрасманский ГОК, ООО СП «Анзоб», СП «Апрелевка», ООО СП «Зарафшон» и СП «Пакрут».

Горно-перерабатывающие компании региона традиционно производили добычу руд и её первичную переработку, выпускали в качестве конечного продукта рудные концентраты, для окончательной их переработки концентраты отправлялись за пределы области и страны. Отсутствие технологического оборудования, которое бы перерабатывало исходные руды до конечных продуктов, в области и стране отсутствовали, что отрицательно сказывалось на развитии горно-перерабатывающей промышленности. Но в настоящее время ситуация изменилась в связи с открытием на территории области совместных предприятий с иностранными партнёрами, которые привлекали в развитие отрасли иностранный капитал и инвестиции. В качестве примера таких предприятий можно привести предприятие по добыче и переработке руд ООО СП «Зарафшон», которое сначала являлось совместным таджикско-британским, а в настоящее время — таджикско-китайским предприятием. Это одно из крупнейших предприятий перерабатывающей промышленности в Согдийской области. Благодаря иностранным инвестициям и технологиям на нём осуществляется полный технологический цикл переработки руды — от добычи, переработки до получения металлургических продуктов. В будущем планируется выпуск на предприятии более 10 тонн золота. Полученный продукт выпускается на современном оборудовании и с использованием новейших технологий, обогащение и маркировка производится по международным стандартам и выпускаемый продукт является продуктом высокого качества.

Объёмы переработки руды на ООО СП «Зарафшон» в настоящее время достигли 1,5 миллиона тонн и имеются все перспективы для дальнейшего увеличения добывающих и перерабатывающих мощностей.

Также крупным предприятием горнодобывающей и горно-перерабатывающей отрасли в Согдийской области также является ООО СП «Анзоб», являющееся совместным Таджикско-Американским предприятием по подземной добыче и переработке ртутно-сурымяных руд с получением конечного продукта — ртутно-сурымяного концентрата. Территориально данное предприятие расположено в Центральном Таджикистане на

северном склоне Гиссарского хребта. Концентрат, вырабатываемый на ООО СП «Анзоб», содержит сурьмы – 40-60%, ртути – от 0.8 до 1.0%. Предприятие в год перерабатывает до 700 тысяч тонн исходных руд и выпускает в качестве готовой продукции более 30 тысяч тонн концентрата. Кроме того, мощности предприятия позволяют довести переработку руды до величины 350 тысяч тонн ежегодно [3].

Кроме того, на территории Согдийской области функционирует предприятие «ТК Горпром», расположенное в Таджикско-китайской промышленной зоне около города Истиклол. Строительство данного предприятия было начато в 2008 году совместно таджикской и китайской сторонами с целью добычи и переработки свинцово-цинковых руд. Данный комплекс расположен на территории 690 км². В состав предприятия входит обогатительная фабрика по переработке указанных руд, на которой в 2010 г. вступила в строй 1 очередь с заявленной мощностью по переработке 300 тысяч тонн руды в год, которая работает на современном оборудовании с использованием новейших технологий. Кроме выпуска основной продукции – слитков свинца и цинка, на «ТК Горпром» также планируется перерабатывать побочные продукты плавки – получать серную кислоту и др. продукты.

В 2015 г. в Согдийской области начало функционировать совместное таджикско-китайское обогатительное предприятие ООО «Броадтек Таджикистан Майнинг Лимитед», расположенное в г. Пенджикента. Предприятие для своей деятельности в основном использует руды месторождения «Мушистан», которое расположено в 30 км от г. Пенджикента. Перерабатывающая мощность данного предприятия перерабатывающей промышленности составляет 75 тысяч тонн минералов ежегодно с производством меди и оловянного порошка на общую сумму более 1,5 миллиона долларов. Создание данного предприятия позволило обеспечить работой 220 человек, среди которых 140 человек являются местными специалистами.

В Согдийской области важной отраслью промышленности также является текстильная промышленность, в процентном соотношении её доля в общем по Таджикистану составляет 60%. В отрасли работает около 20 тысяч человек. Данная отрасль является одной из перспективных отраслей Согдийской области, активно развивается и является социально-ориентированной, так как не только перерабатывает местные ресурсы (хлопчатник в хлопковолокно), но и экспортирует свою продукцию в другие страны, а также решает проблемы занятости населения.

Количество предприятий по производству текстильной продукции в Согдийской области в 2018 г. составляло более 60 предприятий, а объёмы текстильной продукции в течение этого года в денежном эквиваленте составляли почти 500 миллионов сомони.

В рамках расширения производства продукции текстильных производств и кластеризации текстильной промышленности необходимо создание в Согдийской области Ассоциации, объединяющей представителей текстильной промышленности и производителей продукции (Ассоциация производителей текстильной продукции – далее Ассоциация) с целью дальнейшего развития данной отрасли производства в области.

Ассоциацию необходимо создать, чтобы повысить эффективность деятельности текстильного кластера в области, деятельность Ассоциации будет координироваться и направляться Координационным советом, который будет представлять интересы предприятий текстильной промышленности и в целом текстильного кластера Согдийской области на национальном государственном и региональном уровнях, способствовать расширению сбыта текстильной продукции и привлекать зарубежных инвесторов.

В задачи текстильного кластера области на первом этапе его деятельности необходимо включить решение таких проблем, как: нахождение новых рынков для сбыта текстильной продукции; привлечение зарубежных инвестиций в текстильные производства; увеличение производительности отрасли; повышение производительности труда; уменьшение расходов за счёт развития кластеров текстильной промышленности Согдийской области и некоторые другие задачи. К текстильному кластеру области могут присоединяться предприятия,

производящие текстильную продукцию или предприятия, поставляющие исходную продукцию для текстильной отрасли.

На следующем этапе своей деятельности для поддержания взаимосвязей между текстильными предприятиями текстильного кластера Согдийской области Ассоциация должна на регулярной основе проводить семинары, круглые столы, встречи с заинтересованными лицами, чтобы развивать текстильную промышленность на перспективу. Кроме того, в задачи Ассоциации и Координационного совета должны входить разработка и реализация бизнес-проектов в сфере текстильной промышленности, а также расширение ассортимента для уже выпускающих продукцию предприятий отрасли.

И завершающим этапом кластеризации текстильной промышленности Согдийской области можно назвать получение Ассоциацией результатов, которые характеризовали бы эффективность деятельности текстильного кластера. К результатам необходимо отнести такие характеристики развития текстильной промышленности, как увеличение объёмов предприятий по выпуску текстильной продукции, увеличение инвестиций в данную отрасль, а также увеличение результативности предприятий текстильной промышленности в области. После 3-х лет своей деятельности Ассоциации и Координационному совету после сбора и анализа всей имеющейся информации необходимо внести корректизы в имеющуюся ситуацию для улучшения схемы деятельности текстильного кластера [2].

В настоящее время на территории Согдийской области развернута деятельность 63 предприятий, которые являются совместными и осуществляют деятельность совместно с зарубежными партнерами, среди которых самыми крупными являются ООО СП «Зарафшон» по добыче, переработке и производству цветных металлов и золота, СП «Апрелевка» по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, ЗАО «Оби Зулол» по производству столовой, минеральной воды, соков и лимонадных напитков, СП «Джавони» по производству хлопчатобумажной пряжи, тканей и изделий из них, ООО «Анзоб» по подземной добыче и переработке ртутно-сурымяных руд, «Олимпи Каримзод» по переработке хлопчатника, «Худжанд-Коттон-Инвест» по переработке хлопчатника и пошиву одежды, СП «САТН» - текстильное, трикотажное производство, выпуск одежды и «Минеральная промышленность Таджикистана и Китая» по переработке различных минералов. Нужно отметить, что цветная металлургия и переработка минералов — это самые приоритетные отрасли промышленности Согдийской области, для развития которых на территории области имеются богатые ресурсы.

Предприятия легкой промышленности в области являются крупным народнохозяйственным комплексом, они обеспечивают область и республику в целом товарами народного потребления, кроме того, обеспечивают производство технических и бытовых товаров, продукции производственно-технического и бытового назначения, бытовой техники для нужд области и страны.

В настоящее время в отрасли лёгкой промышленности насчитывается более 100 организаций и предприятий, представляющие различные формы собственности, в том числе и совместные производства – это таджикско-китайские, таджикско-корейские, таджикско-американские и другие предприятия. Многие предприятия экспортируют выпускаемую продукцию за рубеж. В настоящее время экспорт продуктов лёгкой промышленности осуществляется в 18 зарубежных стран – в Узбекистан, Индию, Швейцарию, Германию, Российскую Федерацию, Китай, Вьетнам, Южную Корею, Италию.

Предприятия лёгкой промышленности Согдийской области выражают заинтересованность устанавливать взаимовыгодные связи с другими странами, развивать на взаимовыгодной основе долгосрочное сотрудничество с ними в таких областях деятельности, как научно-техническая, хозяйственная и торгово-экономическая. Отрасли лёгкой промышленности также развивают инвестиционные совместные проекты, направленные на переработку производимого в области сырья – это хлопко-волокно, кожа, шелковые нити, шерсть и др., а также выпуск из них готовых изделий, что является перспективным направлением для дальнейшего развития отраслей лёгкой промышленности

[1].

Основой энергетики Республики Таджикистан является гидроэнергетика, и доля тепловой энергии в балансе республики в последние годы не превышает 2-3%. Согдийская область Республики Таджикистан кроме гидроресурсов располагает большим разнообразием и значительными ресурсами различных минеральных ископаемых. На территории области выявлено более 214 месторождений, в том числе свинца и цинка, меди и висмута, вольфрама, молибдена, стронция, сурьмы, золота, серебра, железных руд, ртути, олова, каменных солей, каменных углей, нефти и газа, плавикового шпата, строительного камня и множества других видов минерального сырья для стройиндустрии; ювелирных, озокерита, ювелирно-поделочных камней; пресных, подземных, минеральных и термальных вод.

На базе всех этих месторождений были созданы, создаются и развиваются различные отрасли народного хозяйства: топливно-энергетическая, горнорудная, строительная, камнеобрабатывающая, сельскохозяйственная и др.

Нами на основе проведённого анализа отраслей промышленности Согдийской области за 2018 год разработана диаграмма 2.4, наглядно показывающая структуру отраслей промышленности в процентном соотношении.

Диаграмма 2.4 – Структура отраслей промышленности в Согдийской области в 2018 г.

(Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.



Промышленность Республики Таджикистан. –Душанбе, 2019. –С.13).

Первое место по объёмам произведённой промышленной продукции в Таджикистане занимает Согдийская область.

Нами в рамках диссертационного исследования составлена таблица, характеризующая деятельность энергетической отрасли промышленности по добыче энергетических материалов в Согдийской области в период 2016-2020 гг. (таблица 2.).

Таблица 2
Добыча энергетических материалов по Согдийской области в период с 2016 по 2020 гг.

Тип продукта	Единицы измерения	Годы					К 2020 г. по сравнению с 2016
		2016	2017	2018	2019	2020	
Согдийской области		2364,9	3039,8	3509,3	3601,1	3517,1	16032,2
Уголь	тыс. тонн	1170	1507,1	1742,3	1789,2	1761,2	7969,8
Каменный уголь	тыс. тонн	1119,6	1454,4	1681,2	1725,2	1687,3	7667,7
Бурый уголь	тыс. тонн	50,4	52,7	61,1	64	43,9	272,1
Нефть (включая газовый конденсат)	тыс. тонн	11,7	12,1	11,9	11	12	58,7
Нефть	тыс. тонн	11,7	12,1	11,9	11	12	58,7
Газ естественный	млн. куб. метров.	1,5	1,4	0,9	0,7	0,7	5,2

Источник: Статистическое агентство при Президенте Республики Таджикистан.

Регионы Республики Таджикистан: 30 – лет государственной независимости –Душанбе, 2021. –С.66,68

В течение последних лет на территории области начали свою деятельность 229 новых

малых предприятий промышленного производства, что позволило создать около 5 тыс. новых рабочих мест для населения области. Кроме того, открытие новых предприятий позволило более полно использовать имеющиеся местные природные ресурсы с получение ряда ценных продуктов, которые ранее наша республика была вынуждена импортировать из-за рубежа – это пластиковые трубы, строительное стекло, бумага и многие другие товары. В 2020 году в городе Бустон Согдийской области были сданы в эксплуатацию 5 новых промышленных предприятий, 2 из которых – ООО «Анхор» и ООО «Сугдфарм» являются крупными производителями. Деятельность 3 новых предприятий направлена на производство строительных материалов [4].

Отметим, что только промышленные предприятия города Бустон в 2018 году выпустили продукцию на сумму 191 млн. сомони, что на 57,4 млн. сомони больше, чем в 2017 г [8].

Литература

1. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. –Худжанд, 2020. –С. 182.
2. Мухсинова, П.А. К вопросу создания кластерной модели развития предприятий легкой промышленности / П.А. Мухсинова // Ученые записки Худжандского государственного университета. Серия экономических наук. – Худжанд. -2018. - №3(46). - С.140-144.
3. Национальный отчет о текущей ситуации в области управления химическими веществами в Республике Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С. 15.
4. Отчёт Председателя Согдийской области о результатах социально-экономического развития области за 2018 год. –Худжанд, 2018.
5. Программа Среднесрочного Развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы.
6. Рациональное использование водно-энергетических ресурсов Душанбе «Бахманруд» 2015.
7. Садыкова, Г.И. Формирование и развитие рынка общественного питания в условиях трансформирующейся экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. наук / Г.И. Садыкова. –Душанбе, 2016. -160 с
8. <https://novosti.tj/novosti-tadzhikistana/v-bustone-sozdano-pyat-novyh-predpriyatiij.html>

ТАҒИРОТ ДАР ДИНАМИКА В СОҲТОРИ ТАШКИЛИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ

Дар мақола муаллиф оиди соҳтори ташкили саноат дар шароити иқтисоди бозории вилояти Суғд маълумот додааст. Соҳаи саноат дар иқтисодиёти ҳар як кишвар аҳамияти басо мухим дорад, зоро рушди соҳаи саноат дар таъмини иқтидори захиравии иқтисодиёт ва равандҳои чойгиркуни он дар шароити нави иқтисодӣ, инчунин тағироти динамикии он ишора шудааст.

Илова бар ин маълумотҳоро оиди тарзи дуруст чойгиркунионии ташкили ҳудудии истехсолот дар таркиби соҳаҳои саноат ба хусус динамикаи соҳти такили соҳаҳои саноати вилояти Суғд маълумот овардааст, ки дар рушди саноатии вилоят аҳамияти бузурги иқтисодӣ дорад.

Барои рушд додан ва ба истехсолоти самаранок равона кардан натиҷаҳои баланди молиявӣ корхонаҳоро лозим аст, ки фаъолияти инноватсионии худро бештар ба роҳ монда шавад. Дарёфт ва коркарду идоракуни сармояҳои имконпазир, ки рақобаттобоварии соҳибкоронро таъмин карда метавонанд, ба ташкили истехсолоти саноатӣ равона гардонанд, чунки гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар вилояти Суғд таъмини сифати баланди маҳсулоти истехсолшавандаро, ки ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯст, тақозо менамояд.

Калидвоҷсаҳо: тағиро, саноат, электрикӣ, динамика, корхона, техникиӣ, шароит,

иқтисод, Суғд, хўрокворӣ, маҳсулот, сармоя.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДИНАМИКЕ И СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

В статье автор предоставляет информацию о структуре промышленной организации в условиях рыночной экономики Согдийской области. Промышленность имеет большое значение в экономике любой страны, поскольку развитие отрасли направлено на обеспечение резервного потенциала экономики и процессов ее размещения в новых экономических условиях, а также ее динамических изменений.

Помимо этого, он предоставил информацию о правильном размещении территориальной организации производства в составе отраслей, в частности, о динамике строительства промышленных производств в Согдийской области, что имеет большое экономическое значение в промышленном развитии региона.

Чтобы развиваться и ориентироваться на эффективное производство высоких финансовых результатов, предприятиям необходимо больше развивать свою инновационную деятельность. Найти, разработать и управлять возможными инвестициями, способными обеспечить конкурентоспособность предпринимателей, и направить их на организацию промышленного производства, поскольку переход к рыночной экономике в Согдийской области требует обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, отвечающей требованиям мировой рынок.

Ключевые слова: трансформация, промышленность, электроэнергетика, динамика, предприятие, технические, условия, экономика, Согдийская область, продовольствие, продукция, капитал.

CHANGES IN THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF INDUSTRIAL ORGANIZATION IN THE SUGHD REGION IN A MARKET ECONOMY

In the article, the author provides information about the structure of industrial organization in the market economy of the Sughd region. Industry is of great importance in the economy of any country, since the development of the industry is aimed at ensuring the reserve potential of the economy and the processes of its placement in new economic conditions, as well as its dynamic changes.

In addition, he provided information on the correct placement of the territorial organization of production within industries, in particular, on the dynamics of the construction of industrial production in the Sughd region, which is of great economic importance in industrial development. region.

In order to develop and focus on the effective production of high financial results, enterprises need to develop their innovative activities more. Find, develop and manage possible investments that can ensure the competitiveness of entrepreneurs, and direct them to organize industrial production, since the transition to a market economy in the Sughd region requires ensuring high quality products that meet the requirements of the world market.

Keywords: transformation, industry, electric power industry, dynamics, enterprise, technical conditions, economy, Sughd region, food, products, capital.

Дар бори муаллиф

Ҳақбердиев Ҳақбердӣ Муродбердиевич,
муаллими кафедраи географияи
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992)100 96 78 78
E-mail: hakberdiev8989@mail.ru

Об автора

Хакбердиев Хакберди Муродбердиевич,
старший преподаватель кафедры
экономической и социальной географии
географического факультета
Таджикский государственный

педагогический университет имени С. Айни
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 100 96 78 78
E-mail: hakberdiev8989@mail.ru

About the author

Haqberdiev Haqberdi Murodberdievich,
Senior lecturer at the Department of Economic
and Social Geography, Faculty of Geography,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992)100 96 78 78
E-mail: hakberdiev8989@mail.ru

СТРАТЕГИЯ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ИДОРАКУНИИ ОБХЕЗӢ ДАР ВОДИИ ҲИСОР

Наимов Ҳ. Ф.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Идоракунии хатари обхезӣ на раванди маҷмӯии рушд, балки як равиши соҳторӣ ё қисман назари идоракуни обхезӣ мебошад. Захираҳои замину оби як ҳавзаи дарёфто ба таври маҷмӯи ба ҳисоб гирифта, барои ноил шудан ба мақсад дараҷаи талағот ва зарари обхезӣ ба таври маҷмӯӣ кам карда мешавад. Умуман, захираҳои обӣ дар ҷаҳон ба монанди заминҳои ҳосилхез маҳдуданд [1].

Он чун қоида, дар маҷрои водиҳо ҷойгир аст. Натиҷаи мусбате, ки дар раванди идораи ҳамгирии сел дар водӣ ба даст омадааст, далели муассир будани маҷмӯи шаклҳои муҳталифи стратегия, ҷанбаҳои мувоғиқ ва мудохилаҳои муҳталифи кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат дар муҳити табиӣ (ҳам соҳторӣ ва ҳам ғайри соҳторӣ) аст. Аз ин рӯ, идоракунии маҷмӯии обхезӣ бояд дар атрофи унсурҳои асосии зерин тарҳрезӣ шаванд:

- идоракуни гардиши захираҳои об ба замин дар маҷмӯъ;
- ҷорӣ ва мутобиқгардонии оmezishti muvoғiqi strategiyaҳo;
- ҳалли муштарақи мушкилот дар сатҳи гуногуни ҷамъшавӣ;
- мутобиқшавӣ ва равишҳои мувоғиқ ба идоракуни ҳамгиришуда.

Дар баробари ин, стратегия ва намунаҳои идоракуни обхезӣ метавонад чунин бошад (чадвали № 1).

Чадвали 1

Стратегия ва имконоти идоракуни обхезӣ дар водии Ҳисор

Стратегияҳо Кам намудани обхезӣ	Имкониятҳо ➤ сарбандҳо ва обанборҳо ➤ сарбандҳои зидди сел, обанборҳои назди соҳилий ➤ бо усулҳои муҳандисӣ моил намудани самти обхезӣ ➤ идоракуни қабатҳои обдор ➤ таъмир ва мувоғиқгардонии обгузарҳо ➤ танзими сатҳи фурӯравӣ ➤ сиёсати аз нав муайян намудани заари обхезӣ ➤ лоиҳақаши ҷойгир намудани таҷҳизот ➤ ҷорӣ намудани усулҳои соҳтмони устувор дар ҳавзаҳои обӣ ➤ пешгӯии обхезӣ ва маълумот оид ба вучудоии обхезиҳо ➤ баландбардоштани маълумотнокии ҷомеаҳои маҳалӣ ➤ омодагӣ ба обхезӣ ➤ барқарор намудани ҳаробӣ ва зарар дар натиҷаи обхезӣ ➤ суғурта аз обхезӣ ➤ ба тартиб андохтан ва ҷойгир намудани минтақаҳои фурӯравӣ
Кам намудани осебпазирий аз сабаби зарар	
Тадқиқот ва таъсири акс аз обхезӣ	
Муҳофизати сарватҳои табиии минтақаи обхезӣ	

Бояд қайд намоем, ки интиҳоби стратегияи гуногун аз мамлакатҳо вобастаанд, چунки вазъиятҳои гуногун вучуд доранд. Таҷриба нишон медиҳад, ки стратегияҳои кам намудани сатҳи хатар метавонад танҳо ҳаёти одамонеро, ки дар минтақаҳои имконияти обхезӣ ҷойдошта зиндагӣ менамоянд, хифз намоянд. Стратегияҳои қабулшуда бояд ба шароити мушаххаси ҳавзаи дарёҳо, иқлими ва ҳусусиятҳои ҳавза ва шароити иқтисодиву иҷтимоии минтақа мутобиқ намуда шаванд. Идоракуни ҳамгиришудаи обхезӣ дар ҳама сатҳҳо бояд иштироки истифодабарандагон, тарроҳон ва тасмимгирандагонро дар бар гиранд. Равишҳои

шарик қақып, возең, масъулиятшиносій, ҳаматарафа ва мутамаркази қабули қарорхо ва ирсоли қарорхоро дар баробари машваратхой чамъиятті талаб менамоянд [2].

Зарари обхезій бо роххой гуногун ба оилахो ва чамоатхо ворид мешаванд. Занон, чун қоида барои кӯдакон, барои гигиенаи онҳо ва бехатарии саломатии онҳо масъуланд. Таҷрибаҳои сершумор ғамгинӣ ва изтироби онҳоро аз зиёни обхезій нишон медиҳанд. Зиндагӣ дар минтақаҳои мубталои зери обхезій қарор дошта бениҳоят гаронарзиш аст, ки аз пошхӯрии иқтисодӣ ва набудани имкониятҳои рушд ва андозбандӣ бармеоянд. Он чизе, ки ин фосиларо васеъ менамояд, фарзияи вобастагии чомеа аз соҳторҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Чунин тақсимот мувофиқи хатархо бояд комилан ба манфиатҳои шӯъбайи чамъоварии андоз ва фаъолияти иқтисодии сокинон дар минтақаҳои мубталои зери обхезій қарордошта мувоҷеҳ бошад.

Ин аз ҳукumat тақозо менамояд, ки дар доираи дастгирии маҳдути молиявӣ барои рафғи оқибатҳои обхезій амал намояд ва то андозае ба ҷузъҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии механизмҳои суғуртаи обхезій алоқаманд бошад. Муваффакияти усули маҷмӯӣ ба он вобаста аст, ки усулҳои иқтисодӣ ҷӣ тавр ва ҷӣ гуна истифода бурда мешаванд. Идоракунии ҳамгирошудаи обхезій як мағҳуми васеъест, ки аз маҷмӯи сиёсатҳо, расмиятҳо, меъёрҳои табиий ва молиявӣ дар асоси назорат иборат аст.

Марҳилаи муҳим дар идоракунии обхезій раванди арзёбӣ ва барқарор намудани зиён дар натиҷаи амалҳои онҳо мебошад.

Дар асоси тадқиқоти саҳроӣ ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки 1,3% пурсидашудагон эътироф кардаанд, ки 4000 m^2 масоҳати заминҳои умумии онҳо зери хатари обхезій қарор доранд, 1,7% - 5000 m^2 , 5,2% - 8000 m^2 , 10,4% - 1 га ва 1,7% - 30 га. мутаносибан. Чи тавре ки дида мешавад, зарари қалонтарини обхезій ба заминҳои масоҳати 1 га ва аз ин ҳам зиёд мерасад [4].

Дар тамоми марҳилаҳои идоракунии обхезій раванди қабули қарор сурат мегирад, ки аз ҷониби як воҳид ба минтақа ё вилояти мушахҳас ва дар ҳолати мо ба деҳот равона карда мешавад. Эҳтимол як қатор чунин намунаҳо баҳри ноил шудан ба ин гуна ҳадафҳо вучуд доранд, ки дар сатҳҳои гуногун барои ҳалли масъалаҳои мухталиф, аз қабили иқтисодӣ, иҷтимоӣ, институтионалий, сиёсӣ ва экологӣ пешниҳод мешаванд. Табиист, ки ин омил аз истифодаи усулҳои гуногунчабҳа дар қабули қарорхо бармеояд, ки дар он имкони баркашӣ ва ҷустуҷӯи он вучуд дорад.

Бо афзоиши шумораи шахсони алоҳида ва дигар гурӯҳҳо, аз ҷумла, аҳолии маҳаллӣ, муносибати бисёрҷониба ба раванди қабули қарорхо мураккабтар мегарданд. Он дар идоракунии маҷмӯии обхезій ҳамеша аз дараҷаи ҳавф вобаста аст ва он ба ду категорияи асосӣ тақсим мешавад:

- 1) ҳавфе, ки аз тағйирёбии маҷрои обҳо, намӣ ва боришот ба миён меояд.
- 2) ҳавфе, ки аз надоштани дониши он бармеояд.

Мушкилоти нав ба монанди афзоиши хатари обхезій, афзоиши тағйирёбии эҳтимолии иқлими, бехатарии мутлаки обхезій ва паҳншавии мушкилоти экологӣ одатан бо идоракунии ҳамгирошудаи обхезій алоқаманданд. Аз ин рӯ, дар доираи муайян намудани мақсади раванди маҷмӯии идоракунӣ нуқтаҳои зеринро метавон зикр намуд:

- баланд бардоштани таносуби эҳтиёҷот ва хатари обхезій;
- афзоиши тавозуни талабот ва хатари обхезій;
- таъмини амнияти сокинон, расонидани кумак ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва ниҳоят кам намудани сатҳи осебазири;
- паст намудани сатҳи талафоти одамон;
- ҳифзи муҳити зист.

Ин ҳадафҳо як равиши умумӣ дар идоракунии маҷмӯии обхезій мебошанд, ки бо үнсурҳои зерин алоқаманд ва муттаҳид намуда шудаанд:

- идоракунии захираҳои замин ва об;
- ба инобат гирифтани омилҳои соҳторӣ ва ғайрисоҳторӣ;
- ба назорат гирифтани саргах ва резишгоҳи дарёҳо;

- афзоиши талабот бо назардошти муносибатҳои иқтисодию экологӣ.

Тадбирҳои возеху объективӣ дар идоракунии маҷмӯии ягонаи обхезӣ метавонанд бомувафақият амалӣ намуда шаванд, агар ҷузъҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

- баҳодиҳии ҳамаҷониба ва дарки хатари обхезӣ;

- таҳия ва қабули равиши байнисоҳавӣ барои ноил шудан ба ҳадаф;

Илова ба барномаи зикршуда, ҷузъҳои дигари идоракунии обхезиро низ метавон мушаххас намуд.

- идоракунии ҳолатҳои фавқулодда ҳангоми обхезӣ (огоҳӣ оид ба обхезӣ)

Он чизе, ки дар раванди идоракунии обхезӣ қонунӣ ба назар мерасад, фарзияни идоракунии иттилооти сиёсӣ, мубодилаи механизмҳои қабули қарорҳо барои мубориза бо оқибатҳои обхезӣ мебошад, ки метавонанд дар якчанд сатҳҳо намояндагӣ намоянд. Ин ҷанба дастгирӣ дар сатҳҳои байналмилалӣ, минтақавӣ, миллӣ ва маҳаллии муттаҳидшавиро дар бар мегирад [3].

Татбиқи лоиҳаҳо оид ба кам намудани сатҳи обхезӣ дар сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ вазифаҳои зеринро пешбинӣ менамояд:

1) пешгӯии обхезӣ ва таҷдиди назар;

2) истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ;

3) воситаҳо ва ҷораҳои муборизаи зидди обхезӣ.

✓ Роҳҳои навтарини мубориза бо обхезӣ дастрасӣ ба инфрасоҳтор барои тадбирҳои муайянни зидди обхезӣ.

✓ Огоҳии ҷомеа ва омодагӣ ба мубориза бо обхезӣ. Дар бисёр минтақаҳо ва музофотҳо огоҳии аҳолӣ аҳамияти қалон дорад, ки воситай асосии роҳандозӣ ва ташкили алоқаи муштараки ҷомеа дар идоракунии муҳими кам намудани сатҳи эҳтимолияти хатарҳо мебошад.

Дар бисёр ҷамоатҳои деҳот, сарфи назар аз таҷрибаи анъанавӣ, норасоии иттилоот ва огоҳӣ дар бораи эҳтимолияти хатар, тасмимҳои инфириодӣ ва ғурӯҳӣ оид ба афзоиши осебпазирӣ, аз ҷумла маълумот ва дониш дар бораи чӣ гуна омодагӣ ва ҷораҳои зарурӣ ҳангоми обхезӣ имкониятҳои зиёд барои лоиҳаҳои гуногуни огоҳии аҳолӣ дар ин соҳаҳо вуҷуд дорад.

Масалан, барои омодасозии оила ва баланд бардоштани савияи дониш аз кӯдакон ҳам маълумотро гирифтан мумкин аст. Дар ин бобат метавон аз таҷрибае, ки дар ҷараёни обхезии соли 2004 дар Бангладеш ба амал омада буд, истифода намуд. Маълум шуд, ки маълумоти ҷамъияти ба воситай бачагон гирифта мешавад, то андозае масъалаи тандурустӣ ва гигиенайи ҷамъият кам карда мешавад. Ба унвони мисол метавон қайд намуд, ки одамон обро ҷӯш намуда, масъалаи саломатиро ҳал менамоянд. Ё, масалан, дар робита ба сунамӣ, ки соли 2004 рӯҳ дод, зарурати таҳияи шабакаи огоҳсозии минтақавӣ барои оғоҳ намудани ҷамоаҳои соҳилӣ, моҳигирон ва дигарон ба миён омад. Моҳияти даҳлдор дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ барои рафъи самараноки ҳолатҳои фавқулодда дар давраи обхезӣ, инҷунин имкони татбиқи лоиҳаҳои дарозмуддати мубориза бо обхезӣ бо мақсади кам намудани зарари онҳо, аз ҷумла тасниф ва арзёбии обхезӣ таъсис дода шаванд. Мониторинги мунтазам барои арзёбии зарари солонаи обхезӣ ба инфрасоҳтор лозим аст.

Дар натиҷа, иқтиidor ва муҳимиияти идоракунии обхезӣ метавонанд такмил дода шаванд.

Ҳама ҷораҳои муҳофизатӣ, ки ҳоло андешида мешаванд, метавонанд ба фаъолиятҳои муҳандисӣ ва гайримуҳандисӣ тақсим карда шаванд:

1. Баланд бардоштани қобилияти наҳрҳои дарёҳо барои гузаронидани маҷрои обхезӣ ё дамиданӣ об бе баланд бардоштани сатҳи оби дарё, корҳо бо роҳи чукур намудан, рост намудан ё вазеъ намудани наҳрҳо ба амал бароварда мешаванд;

2. Анҷом додани корҳои заминканӣ дар мавзеи обхезӣ, ки ба кам шудани масоҳати обхезӣ мусоидат менамоянд, баланд бардоштани сатҳи релеф бо роҳи зам намудани хоҳ, мустаҳкамкуни минтақаҳои зери обмонда

3. Танзими сунъии ҳодисаҳои яхӣ; дар ин маврид тадбирҳоеро дар назар дорем, ки ба муқобили обхезии зимистонии навъҳои роҳбанд, ки аз чумла барои нест намудани яхбандии дарёҳо киштиҳои яхшикан истифода мешаванд ё таркиш анҷом дода мешаванд;

4. Соҳтани сарбандҳои садие, ки маҷрои дарёҳоро дар саргах ва дарёҳояшон бастаанд ва барои пешгирии обхезии баҳр пешбинӣ шудаанд.

Зарурати ҳифзи муҳандисии худуди обхезии дарёҳо ва дигар объектҳо аз обхезӣ ҳангоми баамалоии сатҳи баландтарини (харочоти зиёдтарин) бо зарурат ва дараҷаи истифодабарии қитъаҳои алоҳидай ин худудҳо барои соҳтмони шаҳр ё саноат ё заминҳои ҳоҷагии қишлоқ муайян намуда мешавад.

Соҳилҳо зери такшонҳо мемонанд, ки минбаъд онҳо соҳилҳои дарёро ташкил медиҳанд. Дар натиҷаи ин резишгоҳ тадриҷан аз такшонҳо пур шуда, аз наҳри асосӣ дурттар маҷроҳои моилиашон зиёдро пайдо менамоянд.

Кам шудани масофаҳои байни деворҳои муҳофизатӣ боиси зиёд шудани обҳои ақибмонда, зиёд шудани арзиши харочоти сарбанд аз ҳисоби зиёд шудани баландии он ва зарурати мустаҳкам намудани нишебиҳо аз ҳисоби афзошиши фишор ва суръати об, зиёд шудани арзиши истифодабарии онҳо ва ғайра мегардад.

Технология ва усулҳои муҳофизати муҳандисии поёнобҳо дар дарёҳои Сурхоб, Кофарниҳон ва ғайра ба истеҳсолот аз тарафи олими машҳури тоҷик, доктори илмҳои техникӣ, профессор Комилов О.Қ. дар асоси хуносай ӯ, ҳифзи муҳандисии минтақаи таҳқиқшаванда пешниҳод карда шудааст.

Амалия нишон медиҳад, ки дар миқёси ҷаҳон танҳо тадбирҳои муҳандисӣ муҳофизати пурраи обхезиро таъмин намуда наметавонанд. Ин на танҳо аз ҳатогиҳо дар соҳтмони обпарто вобаста аст. Ин масъаларо аз нуқтаи назари психологӣ баррасӣ намудан ҷолиб аст. Аксар вақт, пас аз соҳтани иншооти муайянни гидротехникӣ, аҳолии минтақаи муҳофизатшаванда боварӣ ҳосил менамоянд, ки эҳтимолияти обхезӣ истисно намуда мешавад. Фаъолияти ҳоҷагӣ меафзояд: заминҳои нав азҳуд намуда мешаванд, биноҳои истиқоматӣ ва корхонаҳои саноатӣ, кӯпрукҳо ва роҳҳо соҳта мешаванд.

Дар сурати фавқулодда баланд шудани тӯғёни об ва ё дамиданӣ об, вақте ки бо ин ё он сабаб иншооти муҳофизатӣ вазифаи ҳудро иҷро карда наметавонанд, зарари обхезӣ ҷандин баробар меафзояд. Одамон барои эътиимиҳи ҳуд баҳои баланд медиҳанд. Аз ин рӯ, бештар ва бештар масъалаи оқилюнатар ба роҳ мондани истифодаи заминҳои зери об мемонда ба миён меояд, ки ин дар баробари ба амал баровардани тадбирҳои муҳандисию техникӣ зарари аз обхезиро хеле кам намудан мумкин аст.

Мутаассифона, ин талабот на дар ҳама, ҷо иҷро намуда мешаванд. Дар сурати андешида нашудани ҷораҳои эҳтиётӣ (пешгирий) барои омӯҳтани ҳусусиятҳои гуногуни сел тадбирҳои аз ҳад зиёд гаронбаҳо, аз қабили агротехникӣ, мелиоративии ҷангал ва мелиоративӣ-техникиро истифода бурдан лозим меояд. Экспедитсияҳои маҷмӯро ташкил намудан, онҳоро бо захиравои молиявию моддӣ таъмин намудан, босалоҳият ва ҷораҳои заруриро дар бар мегиранд. Ба ҳайати онҳо барои гузарондани мушоҳидаҳои кӯтоҳмуддат ва сайёр мутахассисони таҷрибадорро сафарбар намудан зарур аст.

Адабиёт

1. Наводнения в Хамадони: Причины, последствия и прогноз / Комилов, М.С.Саидов, Ю.Н.Пильуй. - Душанбе: Агентство «Тоҷиккоинот», 2006, -38 с.
2. Алтунин С. Т. Регулирование русел, Москва, Сельхозгиз, 1962, -350с.
3. Комилов О. К. Современное состояние берегоукрепительных работ и сельскохозяйственное использование пойменных земель бассейна реки Сурхоб /О.К. Комилов // Вестник «Таджикистан и современный мир», Душанбе, 2005. -3 (7), 142с.
4. Авакян, А. Б. Водохранилища гидроэлектростанций СССР. / А. Б. Авакян, В. А. Шарапов. — М.: Энергия, 1977
5. Барышников, Н. Б. Морфология, гидрология и гидравлика пойм / Н. Б. Барышников.— Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 120 с.

6. Виноградов, Ю. Б. Гляциальные прорывные паводки и селевые потоки / Ю. Б. Виноградов. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 154 с.
7. Гангардт, Г. Г. Методы борьбы с наводнениями на территории СССР // Труды Гидропроекта. — Вып. 53. Проблемы развития водного хозяйства и защиты окружающей среды / Г. Г. Гангардт, О. П. Попова. — М., 1976. — 241 с.
8. Кукал З. Природные катастрофы. — М.: Знание, 1985. - 211с.
9. Любомирова К. С. Наводнения на территории СССР // Водные ресурсы / К. С. Любомирова. — 1975. — 142 с.
10. Васильева Л.Б. Сейсмическая карта района Гиссарской долины. Изв. Отд. естестве. наук АН Тадж. ССР, вып.14, 1956. -214с.
11. Гилярова М. А. Гиссарская долина Таджикистана (Физико-географический очерк). ТПЭ. Вып.23. Л., 1936. — 223 с.
12. Гольц И. С. Гидрография Таджикистана. Уч. Зап. Сталинабадского пед. Инта.Т.2, 1941. - 321 с.
13. Кустиков, М. М. Тектоническая зональность и некоторые вопросы магматической геологии южного склона Гиссарского хребта. (Южный Тянь-Шань). Тр. Инта геологии АН Тадж. ССР.Т.48. Вып. 1. / М. М. Кустиков. - Душанбе, 1956. – 311 с.

СТРАТЕГИЯ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ИДОРАКУНИИ ОБХЕЗӢ ДАР ВОДИИ ҲИСОР

Дар мақола мазкур муаллиф масалаҳои асосии стратегӣ ва идоракунии обхезиро дар минтақаҳои водии Ҳисор баҳогузорӣ намудааст. Дар мақолаи мазкур унсурҳои асосии обхезӣ ва пешгирӣ намудани обхезиро тарҳрезӣ намудааст.

Дар баробари ин муаллиф дар бораи афзоиши хатари обхезӣ, тағиیرёбии эҳтимолии иқлим, аз даст додани идоракунии мушкилоти обхезӣ ва паҳншавии мушкилоти экологӣ сухан ронда, илова бар ин ҳадафҳо ва равиши умумӣ дар идоракунии маҷмӯи обхезӣ мебошад.

Муаллиф роҳҳои навтарини мубориза бо обхезӣ дастрасӣ ба инфрасоҳтор барои тадбирҳои муайянӣ зидди обхезӣ (соҳтмони сарбандҳо, селнигоҳдоранда дар шоҳобҳои паҳлӯии сарбандҳои обхезӣ) пешниҳод намудааст ва барои таъмини таҷхизот бо мақсади таъмини ҳифзи пайваста ва устувори минтақаҳои деҳот ва дигар минтақаҳо, инчунин инфраструктураи мавҷуда пешбинӣ шудаанд.

Дар ин баробар мубориза бар зидди обхезӣ ба самти мусоид тағиир додани речай тутёни об нигаронида шуда, ба системаи тадбирҳои маҷмӯй дар ҳавза ва маҷрои дарё табдил дода шудааст.

Калидковаҳо: танзими ҷараён, обанбор, ҳоҷагии ҷангалпарварӣ, танзими маҷрои дарё, делта, сел.

СТРАТЕГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ С НАВОДНЕНИЯМИ В ГИСОРСКОЙ ДОЛИНЕ

В данной статье автор оценил основные вопросы стратегии и борьбы с наводнениями в регионах Гиссарской долины. В данной статье спроектированы основные элементы защиты от наводнений и их предотвращения.

В то же время автор говорит об увеличении риска наводнений, возможном изменении климата, потере контроля над проблемами наводнений и распространении экологических проблем.

Автором предложены новейшие методы борьбы с паводками, доступ к инфраструктуре для проведения некоторых противопаводковых мероприятий (строительство плотин, защита от паводков в боковых притоках паводковых плотин) и обеспечение оборудованием для обеспечения непрерывной и стабильной защиты сельских районов и другие территории, а также существующую инфраструктуру.

При этом борьба с наводнениями направлена на изменение режима стока в благоприятную сторону и трансформирована в систему коллективных мер в бассейне и русле реки.

Ключевые слова: регулирование стока, водохранилищ, лесное хозяйство, регулирование стока рек, дельта, сел.

STRATEGY AND CAPABILITIES FOR FLOOD MANAGEMENT IN THE HISOR VALLEY

In this article, the author assessed the main issues of flood strategy and control in the regions of the Gisar Valley. This article designs the main elements of flood protection and prevention.

At the same time, the author talks about the increase in the risk of floods, possible climate change, loss of control over flood problems and the spread of environmental problems.

The author proposes the latest methods of flood control, access to infrastructure for some flood control measures (construction of dams, flood protection in the lateral tributaries of flood dams) and provision of equipment to ensure continuous and stable protection of rural areas and other territories, as well as existing infrastructure.

At the same time, flood control is aimed at changing the flow regime in a favorable direction and is transformed into a system of collective measures in the basin and river bed.

Keywords: flow regulation, reservoirs, forestry, river flow regulation, delta, village.

Дар борои муаллиф:

Наимов Хукмидин Фозилович,
муаллими калони кафедраи географияи
табии,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ.
734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ 121.
E-mail: naimov.0@mail.ru

E-mail: naimov.0@mail.ru

About the author:

Naimov Khukmidin Fozilovich,
Senior Lecturer at the Department of Physical
Geography,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
E-mail: naimov.0@mail.ru

Об авторе:

Наимов Хукмидин Фозилович,
старший преподаватель кафедры физической
географии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Аини
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121

E-mail: naimov.0@mail.ru

ХУСУСИЯТҲОИ ГЕОМОРФОЛОГӢ ВА ТАСНИФИ ФИЗИКӢ - ГЕОГРАФИИ НИШЕБИИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР

*Кароматуллои Ю.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Минтақаи тадқиқшаванд қисми минтақаи баландкӯҳҳои аз ҳам ҷудошудаи Ҳисори Ҷанубиро ишғол мекунад, ки бо зинаҳо аз меҳвари қаторкӯҳҳои Ҳисор аз шимол ба ҷануб, аз баландии мутлақи 4000 м то 800 м паст мешавад, ки дар қисми миёнаи нишеби ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир аст ва аз ҷиҳати маъмурӣ ба ҳайати шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Шаҳринав дохил мешавад. Дар ин ҷо қариб ягон кӯҳи нишеби шаҳ нест. Маҳалл силсилақӯҳ-сертифика ва кӯҳҳои нишебдори шаҳ ва баҳшгоҳҳои ҳамворро дар бар мегирад [1, с. 9].

Танҳо соҳилҳои ҷараёнҳои қалон ва миёна, ки асосан аз сарҳади нишебии ҷанубӣ ҷорӣ мешаванд, доманакӯҳҳои тезутунд доранд, ки сарҳади табиии қаламравҳоро ташкил медиҳанд. Дар ҷанубу ғарб баландиҳои мутлақ аз 1040 м ва дар шимол (кӯҳи Тахти Сулеймон) то 2640,7 м мерасанд.

Шабакаи дарёҳо хуб рушд ёфтааст, пардадор аст ва ба ҳавзаҳои дарёҳои Қаратоғ ва Ҳонақо мансуб аст. Ғизогирии ин дарёҳо дар ҷараёни болоӣ пиряҳӣ аст, аммо дар паҳнои нишебии ҷанубӣ аз қаламрави кӯҳии теппа дарёчаҳо ва ҷӯйҳои зиёде сар мешаванд, ки асосан аз ҷашмаҳо ғизо мегиранд [2].

Баъзеи онҳо ба болооби шоҳобҳои рости дарёҳои Таиро ва Ҳонақо – Суфға, Сурҳак, Кушкак ва Нилу тааллук доранд. Шоҳобҳои дигар ба ҳавзаи дарёи Савурғон, ки шоҳаи чапи дарёи Қаратоғ аст, мансубанд. Дар ҷараёни болоӣ ва водиҳои ин дарёҳо якчанд даҳҳо ҷашмаҳо мавҷуданд, ки қисме аз онҳо то оҳирӣ тобистон ҳушк мешаванд. Водии ҷӯйҳо начандон чуқур аст [2, с. 9].

Җараёни дарёи Ҳонақо аз шимол-шимолу ғарб ба ҷануб-ҷанубу шарқ ва ҷараёни дарёҳои Қаратоғ ва Савурғон аз шимолу шарқ ба ҷанубу ғарб ҷорӣ мешавад. Аксари дарёчаҳо ва ҷӯйҳои хурд, ки аз қаламрави таҳқиқот ба ҷануб ва ғарб ҷорӣ мешаванд, шоҳобҳои дарёи Патру (шоҳоби чапи дарёи Савурғон) мебошанд [2]. Оби дарёҳо одатан тоза ва шаффоғ аст. Танҳо дар вақти обхезиҳо ва боронҳои зиёд бо сурмаҳоҳои доманакӯҳҳои водиҳо ифлос мегарданд.

Тамоми қаламрави омӯхташудаи теппадор дар ғарб ба водии дарёи Савурғон, дар шарқ ба водии дарёи Таиро рост қанда мешаванд. Дар шимол (ба шимол аз ҳудуди Тошқутан) кӯҳҳои шаҳи нишебдор дар болооби дарёҳои Савурғон ва Суфға (2850-3725 м) оғоз меёбанд. Ба ҷануб маҳал тадриҷан ба пешкӯҳҳои қаторкӯҳҳои Ҳисор ва пастхамии Тоҷик паст мегарданд [1].

Иқлими ноҳия континенталӣ бо тағйирёбии шадиди мавсими ҷарорати шабонарӯзӣ мебошад. Дар қисмати кӯҳӣ, инҷунин дар шимоли он, зимистони шадид бо ҳавои ноустувор, абрҳои зиёд ва боришот дар шакли барф ва дар қисмати наздиқӣ зимистони миёна-нарм бо миқдори ками боришот, асосан дар фасли баҳор дида мешавад. Дар нимаи гарми сол (май-октябр) ҷарорат то 30° ва болотар ва боришоти кам ҳос аст [1, с. 9].

Моҳи сардтарин январ аст, вақте ки ҷарорати миёна, вобаста ба баландии маҳал, аз -2° то $-15-20^{\circ}$ ва дар шимоли қисми ҷудошундай қаторкӯҳҳои Ҳисор то -30° тағйир меёбад. Ҕарорати миёнаи солона аз $-1,8^{\circ}$ то $+14,2^{\circ}$ тағйир меёбанд.

Олами наботот ва ҳайвонот гуногун аст ва асосан намудҳои ҳоси нишеби ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисорро дар бар мегирад. Дар байни наботот дараҳтон ва буттаҳо - арҷа, заранг, дулона, бутаи зирк, шулаш, финдиқ, бодом, ақоқиё, қарағоч, ҳурғай, буттаи ҳуч, писта, олуча шарқ мекунанд.

Бисёр гиёҳҳои гуногун, аз ҷумла доруворӣ – ҷойкаҳак, шанбалид, мармарак, пиёзи анзур, сиёҳалоф, рошак ва ғайра. Маҳсусан бояд растани шамъбарангези Унгерния викторисро, ки ба китоби Сурҳи Тоҷикистон дохил шудааст, қайд кард.

Аз ҳайвонот аксар вақт ҳуки ёбӣ, хирси қаҳваранг, гург, ҷайра дугпушт, ҳарғуш, савсор, қабутар, қабк, будина, лошахӯр, сипи қаласафед, уқоб, чуғз, ҳудхуд, гӯргиёҳ ва ғайра вомехӯранд. Баъзан дар қисмати баландкӯҳӣ бузи кӯҳӣ қайд карда мешавад.

Дар чойҳои маҳсус соҳташуда бузҳои кӯҳии буҳорогӣ мутобик карда шудаанд. Аз ҳазандоҳо гурза, қалбакдор, афӣ ба қайд гирифта шудаанд. Бисёр намудҳои гуногуни ҳашарот дучор мешаванд. Дар дарёҳо гулмоҳӣ, соми туркистонӣ ва ширмоҳӣ мавҷуданд.

Дар домани ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор тамоми таҳшинҳои палеозой, мезозой ва кайнозой чойгир шудаанд, ки аз ташаккулҳои таҳшинӣ, вулқонӣ ва интрузивӣ иборат мебошанд [3;4;7]. Дар байни онҳо мавқеи бартари доштаро дар майдон ташаккулҳои вулқонӣ-таҳшинӣ, вулқонӣ ва интрузивии синни ангиштсанг ишғол мекунанд.

Дар қаламрави Алмосӣ қисми зиёди майдонро таҳшинҳои бӯр ишғол мекунанд. Танҳо дар шимол ҷинсҳои лояи суффини синни миёнаи ангиштсанг ошкор карда мешаванд, ки аз ҷануб ҷорҷӯбабандии ҳати начандон васеи таҳшинҳои юра, ки аз лояҳои ғуруд, ҳисор ва бойсун иборат аст, ихота карда мешаванд [1;4;7].

Баромадҳои начандони таҳшинҳои ангиштсанг, ки бо лояҳои суффӣ ва вахшивар муаррифӣ шудаанд, дар сарҳади ҷанубии қаламрави омӯхташуда ҷойгиранд ва инчунин бо як ҳати танги таҳшинҳои юра ихота карда мешаванд [4, с. 7].

Тамоми қисми зиёди марказии қаламравро таҳшинҳои синни бӯр ишғол мекунанд, ки бо маводҳои В. Н. Шванов, Ю. Н. Андреев ва М. Р. Ҷалилов низ буриши доимӣ доранд ба 24 лоя тақсим шудаанд. Қисми поении бӯри поёнӣ аз ҷинсҳои сурхангӣ пора-пораи континенталӣ иборат аст [1;3;10].

Нимаи болоии он аз фатсияҳои лагунӣ-баҳрӣ ва континенталӣ иборат аст. Таҳшинҳои бӯри болоӣ аз фатсияҳои хокистарранги баҳрӣ ва рангорангӣ лагунӣ-баҳрӣ иборат мебошанд. Тамоми ғафсии таҳшинҳои бӯр мувоғиқ дар ҷинсҳои синни юра ҷойгир аст ва дар бисёр ҷойҳо бо пӯшиши таҳшинҳои ҷорҷумини маҷмӯи элок ва душанбе пӯшонида шудааст [1, с. 6].

Дар нишебиҳои моил ва баҳшгоҳҳо таҳшинҳои муосири делювиалиӣ-ҳоқӣ хуб инкишоф ёфтаанд. Ғафсии пурраи қабатҳои синни бӯр тақрибан 1000 метрро ташкил медиҳад. Дар байни ҳамаи лояҳои бӯр, ки дар қаламрав ҷойгиранд, лояи қароқуз, ки аз рӯйи синну сол ба қисми болоии апт ва қисми поёнии қабатҳои албии бӯри поёнӣ мувоғиқат мекунад, таваҷҷӯҳӣ бештар дорад [9, с.10].

Лояи қароқуз аз ҷониби В. Н.Шванов дар соли 1961 [10] бо шакли стратиграфӣ дар назди деҳоти Қароқуз дар қаторкӯҳи Боботоғ чудо карда шудааст. Дар қисми поёнии лоя регсангҳои хокистарӣ ва қаҳваранг, конгломератҳо, алевролитҳо бо қабатҳои оҳаксангҳо ҷойгиранд. Дар қисми миёна гил ва дар боло регсангҳо мавҷуданд. Ғафсии лоя дар минтақаи нишеби ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор аз 35 то 65 м аст.

Дар қаламрави таҳқиқшуда қонҳои қобили таваҷҷӯҳ ё пайдоишҳои маъданӣ қанданиҳои фоиданок мавҷуд нестанд, ки метавонанд коркард карда шаванд. Аз ин рӯ, таҳдиҳи корхонаҳои кӯҳӣ ба экосистемаҳои табиии Ҳисори Ҷанубӣ вуҷуд надорад [1, с. 8]. Илова бар ин, қаламрави аз ҷиҳати орографӣ омӯхташуда хеле хуб ҷойгир аст, ки аз ҳама тараф бо пастшавии шадиди релеф маҳдуд аст.

Аз ин рӯ, ҳамаи ҷараёнҳои об аз қаламрави тадқиқот сарчашма мегиранд, аммо дарёҳо ва дарёчаҳои ба он ҷоришида вуҷуд надоранд. Аз ин рӯ, коркарди ягон кон барои он таҳдиҳи ҷиддӣ надорад. Дар байни ҷунин иншоот метавон қонҳои ангишти Оби-Борик ва Суфбаро дар ғарб ва шарқи қаламрави омӯхташуда, қонҳои мармари ониски Патру дар ғарб ва аметисти заргарии Селбур дар ҷануб, инчунин зуҳуроти фосфоритҳо дар қабатҳои палеогенӣ, ки қаламрави ҷанубро ихота мекунанд, қайд кард [8].

Аз нуқтаи назари сайёхии фароғатӣ, қаламрави омӯхташуда барои ҳифзи экосистемаи табиии ва генофонди беназир таъсис дода шудааст. Аммо манзараҳои зебои табиии ва ёдгориҳои табииати зинда ва ғайризинда бояд мардумро шод гардонанд ва албатта сазовори сайёхии экологӣ бошанд.

Қисми поёнии дарёи Совурғон пас аз якҷояшавии он бо дарёи Патру баъзан Шурдарё номида мешавад. Ин роҳ ба қисми миенаи водии дарёи Совурғон, ба шоҳаи рости он Оби-Борик мебарад ва сипас каме дар соҳили рости дарёи асосӣ дароз мешавад.

Водиҳои дарёчаҳои Оби-Борик ва Совурғон дар ин минтақа хеле зебо мебошанд. Дар ин фасли сол об кам аст, он хеле шаффоғ аст, дар ҷараёнҳо моҳии ачиби зебои гулмоҳӣ "шоҳмоҳӣ"-ро дидан мумкин аст [2].

Дар сохили ҳарду дарё алафҳои олуча, хуч, чормағз, дулона, заранг ва дигар дараҳтон ва буттаҳо, ки либоси тирамоҳии шулашӣ доранд ва қисман аллакай рехта шудаанд, парвариш ёфтаанд. Дар нишебии шаҳи канори чапи дарёи Совурғон дар мӯқобили охири роҳ, буриши кони ангишти Оби-Борик ва даромадгоҳи онро дидан мумкин аст.

Даҳҳо ва шояд садҳо ҳазор сол пеш, дар натиҷаи заминларзашо қисми нишебӣ, ки аз вулқонитҳои синни ангиштсанг иборат буд, аз тарафи рости водии он фурӯҳ рехт. Хатти қандашавӣ рост аст (расми 1). Санѓтӯдае, ки аз ҷамъшавии бесарусомони пораҳои сангҳо иборат буд, дар байни маводи гил ва рег, ки дарё оварда буд, онро мебандад. Дар ин ҷо буттаҳои хушкшудаи арча мавҷуданд, ки бо ҷараённи селӣ аз доманакӯҳҳои атроф барҳам дода шудаанд ва дар сатҳи ҳамворшудаи ҳароба боқӣ мондаанд [1, 7].



Расми 1. Манзараи нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, ки дар натиҷаи заминчунбӣ пайдо шудааст

Ҷараёнҳои сатҳии обӣ, ки изашон дар қисмати шарқии ҳароба дар шакли ҷӯйчайи хушк диди мешавад, зоҳирان дар давраи обшавии шадиди барф амал мекунад. Дар ин фасли тирамоҳ об ба миқдори кам аз бадани ҳароба мегузараад, дар кунҷи ҷанубу шарқии кӯл ғарқ мешавад ва дар домани ҷанубии ҳароба дар қисми миёна ва поёни он ҷорӣ мешавад. Ҕарёчае, ки дар қисмати шимолу шарқии он ба кӯл мерезад, миқдори зиёди таҳшинҳои аллювиалии ғелхӯрدارо ба вучуд овард, резишгоҳи васеи ҳамворро ташкил дод, ки ҳоло аз сатҳи об болотар аст ва дар обхезихо, ба назар мерасад, зери об мондааст [2, с. 8].

Адабиёт

1. Андреев, Ю.Н. Нижний мел. Таджикская депрессия // Путеводитель экскурсии по меловым отложениям Средней Азии. / Ю.Н. Андреев. - Ашхабад, 1966.
2. Водные ресурсы Республики Таджикистан. Кн.1. Реки /НПИЦентр.- Душанбе, 1998. - 200 с.
3. Геология СССР, т. 24, Таджикская ССР. М.: Госгеолтехиздат, 1959.
4. Геологическая карта Таджикской ССР и прилегающих территорий м- 16500000. Л., 1991.
5. Джалилов, М. Р. Стратиграфия верхнемеловых отложений Таджикской депрессии. / М.Р. Джалилов. - Душанбе: Дониш, 1971.
6. Джалилов М.Р., Андреев Ю.Н., Ҳакимов Ф.Х., Гольтман Э.В. Меловые отложения Центрального Таджикистана / М.Р. Джалилов, Ю.Н. Андреев, Ф.Х. Ҳакимов, Э.В. Гольтман. - Душанбе: Дониш, 1971.
7. Расчленение стратифицированных и интрузивных образований Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1976г.
8. Коронкевич Н.И. Современные антропогенные воздействия на водные ресурсы/Н.И.Коронкевич [и др.] // Известия РАН. Серия географическая. – 1998.– № 5. – С. 55–67
9. Костенко, Н.П. Геоморфологический анализ речных долин горных стран. [Текст]: Бюлл. Ком. по изучению четвертичного периода, № 22 / Н.П. Костенко 1958. - С. 73 - 90.
- 10.Шванов В.Н. Типы разрезов и стратиграфия нижнемеловых отложений Западного Таджикистана // Изв. АН Тадж.ССР, отд. геол.-хим. и техн. наук, вып. 1 (3), 1961.

ХУСУСИЯТҲОИ ГЕОМОРФОЛОГӢ ВА ТАСНИФИ ФИЗИКӢ- ГЕОГРАФИИ НИШЕБИИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР

Дар мақола доир ба хусусиятҳои геоморфологӣ ва таснифи физикӣ-географии нишебии ҷанубии Қаторкӯҳи Ҳисор маълумот дода шудааст. Қайд шудааст, ки минтақаи таддиқшаванд қисми минтақаи баландкӯҳҳои аз ҳам ҷудошудаи Ҳисори Ҷанубиро ишғол мекунад, ки бо зинаҳо аз меҳвари қаторкӯҳҳои Ҳисор аз шимол ба ҷануб, аз баландии мутлақи 4000 м то 800 м паст мешавад, ки дар қисми миёнаи нишеби ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир аст ва аз ҷиҳати маъмурӣ ба ҳайати шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Шаҳринав доҳил мешавад. Маҳал силсилакӯҳ-сертеппа ва кӯҳҳои нишебдори шаҳ ва баҳшгоҳҳои ҳамворро дар бар мегирад. Таҳо соҳилҳои ҷараёнҳои қалон ва миёна, ки асосан аз сарҳади нишебии ҷанубӣ ҷорӣ мешаванд, доманакӯҳҳои тезутунд доранд, ки сарҳади табиии қаламравҳоро ташкил медиҳанд. Дар ҷанубу ғарб баландиҳои мутлақ аз 1040 м ва дар шимол (кӯҳи Тахти Сулаймон) то 2640,7 м мерасанд.

Калидвожаҳо: тақсимшавӣ, қаторкӯҳ, нишебӣ, сертеппагӣ, баҳшгоҳ, ҷараёни об, шабакаи дарӯ, ҷашма, болооб, водӣ, дарёча, зиёдшавии ҷараёни об.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЮЖНОГО СКЛОНА ГИСАРСКОГО ХРЕБТА

В статье представлены сведения о геоморфологических особенностях и физико-географической классификации южного склона Хисарского хребта. Отмечается, что район исследований занимает часть обособленного высокогорья Южный Хисар, ступенчато спускающегося от оси Хисарского хребта с севера на юг, с абсолютной высоты 4000 м до 800 м, расположенного в Средняя часть южного склона Хисарского хребта и с административной точки зрения является частью города Хисар и Шаҳринавского района. Территория включает в себя горные хребты, крутые горы и равнинные местности. Лишь берега крупных и средних ручьев, стекающих преимущественно с южной границы склона, имеют резкие предгорья, образующие естественную границу территории. На юго-западе абсолютные высоты достигают 1040 м, а на севере (гора Тахти Сулейман) до 2640,7 м.

Ключевые слова: расчленение, хребет, склон, холмистый, водораздель, водоток, речная сеть, родник, верховья, долина, ручья, приток.

GEOMORPHOLOGICAL FEATURES AND PHYSICO- GEOGRAPHICAL OUTLINE OF THE SOUTHERN SLOPE OF THE HISAR RIDGE

The article presents information on geomorphological features and physical-geographical classification of the southern slope of the Hisar ridge. It is noted that the research area occupies a part of the isolated highland of Southern Hisar, gradually descending from the axis of the Hisar ridge from north to south, with an absolute height of 4000 m to 800 m, located in the middle part of the southern slope of the Hisar ridge, and from the administrative point of view, it is part of the city of Hisar. Shahrinavskogo district. The territory includes mountain ranges, steep mountains and plains. Only the banks of large and medium streams, flowing mainly from the southern border, have sharp foothills that form a natural border and territory. In the south-west, absolute heights reach 1040 m, and in the north (Takhti Suleiman mountain) up to 2640.7 m.

Keywords: dismemberment, ridge, slope, hilly, watershed, watercourse, river network, spring, upper reaches, valley, streams, tributary.

Дар бораи муаллиф

Кароматуллои Юсуф,
ассистент кафедраи геология ва
менечменти маъдану техника.

Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ 17.

E-mail: usufzoda1994@mail.ru.

Тел.: (+992) 908 33 55 15.

Об авторе:

Кароматуллои Юсуф.
ассистент кафедры геологии и горно-
технического менеджмента.

Таджикский национальный университет.

734025, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, проспект Рӯдакӣ 17.

E-mail: usufzoda1994@mail.ru.

Тел.: (+992) 908 33 55 15.

About the author:

Karomatulloi Usuf,
Asistant of the Department of Geology and
Mining Management.

Tajik National University,
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue 17
E-mail: usufzoda1994@mail.ru. Ph.: (+992)
908 33 55 15.

**АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ И РОЛИ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ (МГЭ) КАК ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГИИ
В РАМКАХ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА)**

Азизов Н.Х.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

На мировом уровне возобновляемая энергия развивается стремительными темпами благодаря техническому прогрессу, снижению стоимости технологий и усилению международных экологических обязательств, таких как Парижское соглашение. Большинство стран разрабатывают стратегии достижения углеродной нейтральности к середине века. Например, страны Европейского союза активно внедряют «Зелёный курс», направленный на декарбонизацию экономики. В тоже время в странах с высокой солнечной активностью, таких как Индия и Саудовская Аравия, происходит бурное развитие солнечной энергетики.

На глобальном уровне малая гидроэнергетика также занимает важное место, особенно в таких странах как Непал, Бутан и некоторые регионы Латинской Америки, где горные реки служат основной для обеспечения электроэнергией сельских и труднодоступных районов.

В современном мире, где экологические проблемы климата и загрязнение воздуха, приобрели особую важность, «зелёная энергия» стала ключевым элементом устойчивого развития. На глобальном уровне ключевыми игроками в этой сфере являются страны, которые активно развиваются солнечную (гелио - энергию), ветровую и гидроэнергетику. Например, Китай, США, Германия и государства Скандинавии. В то время как похожие страны вкладывают значительные решения и крупные энергетические проекты, такие как морские ветровые электростанции или солнечные фермы, другие государства, как Таджикистан, сосредотачиваются на эффективном использовании своих уникальных природных ресурсов, таких как малая гидроэнергетика (МГЭ).

В отличие от ведущих мировых игроков, Таджикистан сосредотачивает своё внимание на развитии МГЭ, что обусловлено его географическими и природными особенностями. Страна обладает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов (ГЭР), которые оцениваются в 527 млрд. кВт./г. И в техническом плане ГЭР Таджикистана имеют хорошие перспективы для развития и состоят из 317 млрд. кВт./ч. в год, но пока использует лишь малую часть своих возможностей (4 - 5%) [1, С-1]. В мире по своему гидроэнерго - потенциалу Таджикистан занимает восьмое место после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады и первое в Центральной Азии. Основу энергетики Таджикистана около на94% составляет гидроэнергетика [2, С,1.].

Для таких стран, как Таджикистан, обладающих значительными природными ресурсами, специфическими рельефами, климатическими и особенностями, переход «зелёной экономике» представляет собой не только необходимость, но и стратегическую возможность, направленная на защиту окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов, что невозможна без использования возобновляемых источников энергии. Одним из важных направлений в этой области является МГЭ.

Сущность зелёной энергии и МГЭ в том, что зелёная энергия представляет собой возобновляемую энергию, которая минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. МГЭ включает небольшие гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью от ≥ 1 кВт до $15 \leq$ МВт.. Они работают за счет энергии проточной воды, что делает их экологически устойчивым решением [3, С-23.].

Таблица 1.

Общие характеристики МГЭ

Параметры	Описание	Источник
Мощность	$\geq 1 \text{ кВт. } 15 \leq (30) \text{ МВт..}$	[3, С-23], [4, С-102]
Основной источник энергии	Проточная вода, водоемы, акведуки, быстротоки, водосбросы, гидротурбины и др..	[5, С-24]
Уровень выбросов CO2	Низкий, менее 30 тонн на 1 ГВт/ ч.	[6, С-89]
Влияние на экосистему	Меньше чем у крупных ГЭС, но требует экосистемного подхода	Дополнено автором
Типичные регионы применения	Горные и сельские районы с доступом к водным ресурсом (ирригационные системы)	Дополнено автором
Стоимость установки	От 1000\$ до 4000\$ за 1 кВт.	[7, С-1]

Ниже мы проанализируем и оцениваем важнейшую роль малой гидроэнергетики в «зелёной экономике».

1. Снижение выбросов парниковых газов. Малая гидроэнергетика является экологически чистым источником энергии. Оно снижает выбросы углекислого газа (CO2) на 90% по сравнению с угольными станциями [8, С-12].

Таблица 2.

Сравнение экологической эффективности источников энергий [9, С-45]

Источник энергии	Выбросы CO2 (тонн ГВт/ч.)	Основные экологические риски
Угольная энергия	820	Высокие выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха
Газовая энергия	490	Утечка метана, риск загрязнения водных ресурсов
Малая гидроэнергетика	30	Локальное воздействие на водные экосистемы

2. Обеспечение электроэнергией удаленных районов. В удаленных и горных районах малая гидроэнергетика (МГЭ) обеспечивает надёжный доступ к электроэнергии. Например, в Непале 60% населения в сельской местности использует малые гидроэлектростанции (МГЭС) для энергоснабжения [10, С-67].

3. Экономическая эффективность. МГЭ снижает затраты на производство и транспортировку электроэнергии (таб. 3.).

Таблица 3.

Экономическое влияние малая гидроэнергетика [11, С-34], [6, С- 110]

Направление влияния	Описание	Пример (страна)
Созданные рабочих мест	Производство Строительство Эксплуатация Управления	Индия 15 000 рабочих мест; Непал 5000 рабочих мест
Снижение затрат на энергетику	Экономия на топливе, долгосрочные низкие эксплуатационные расходы	Норвегия: сокращение затрат на 30 %
Увеличение доходов населения	Повышение уровня жизни за счет доступа к электричеству	Непал: рост доходов в сельской местности
Поддержка малого бизнеса	Обеспечение стабильной энергией для предприятий	Кения: развитие агробизнеса

3. Создание рабочих мест и развития местной инфраструктуры МГЭ способствует созданию рабочих мест и улучшению экономической инфраструктуры.

Таблица 4.

Динамика развития МГЭ по регионами (2018 - 2024) дополнено автором

№	Регионы	Количество МГЭС (2023 - 2024)	Средний прирост (%)	Основные причины развития	Источник
1	Азия	8500	12	Доступность рек, поддержка со стороны международных организаций	[10, С-89]
2	Европа	3200	5	Экологические стандарты, устойчивое развитие	[12, С-102 - 120]
3	Африка	2100	18	Устранение энергетической бедности, поддержка доноров	[13, С-56]
4	Южная Америка	4500	10	Инвестиции в возобновляемую энергетику	[14, С-22]

Оценка и анализы основные вызовы и решения для малой гидроэнергетики.

На мировом уровне основными вызовами остаются финансирование проектов, необходимость трансграничного сотрудничества в использовании рек и техническое обслуживание. Для Таджикистан, как и для других развивающихся стран, важными аспектами являются привлечение международных инвестиций, внедрение инновационных технологий и расширение инфраструктуры для распределения электроэнергии.

Таким образом, в то время как крупные экономики акцентируют внимание на передовых технологиях и масштабных проектах, Таджикистан и другие страны с подобными географическими, гидрологическими и климатологическими особенностями демонстрируют, что эффективное использование местных ресурсов, таких как малая гидроэнергетика, может быть успешным шагом к глобальной «зелёной экономике».

На основании наших теоретических и эмпирических исследований, ниже представлены основные вызовы и предлагаемые решения для улучшения развития «зелёной энергетики», что в свою очередь, способствует укреплению основ «зелёной экономики»:

1. Недостаток инвестиций: - Привлечение частных компаний, государственное субсидирование.

2. Экологические последствия: - Использования технологий минимального воздействия.

3. Бюрократические препятствия: - Повышение эффективности, упрощение и ускорение процедур получения лицензий и разрешений.

4. Ограничения инфраструктуры: - Инвестирование в дорожную и энергетическую инфраструктуру.

5. Недостаток технических знаний и полз МГЭ: - Обучение специалистов и повышение уровня знаний местного населения.

Малая гидроэнергетика как компонент зелёной энергии играет важную роль в развитии «зелёной экономики». Оно способствует снижению выбросов, созданию рабочих мест и обеспечивает доступ к электроэнергии в удалённых и горных районах. Однако для дальнейшего развития необходимо устранить финансовые и экологические препятствия, а также усилить сотрудничество между правительством, частным сектором и местными сообществами.

Литературы

1. Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистана, «Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана». Душанбе: МЭВР., С- 1-3. [электронная версия] <https://www.mewr.tj> (дата обращения: 1 январ 2025)

2. Embassy of the Republic of Tajikistan in the Islamic Republic of Iran, «The energy sector of the Republic of Tajikistan». 06. 07. 2019. P-7. . [электронная версия] <https://mfa.tj> (дата обращения: 1 январ 2025)
3. Smith Thomas, «Climate change and energy transition». Rout ledge, 2021, p. 23-45, 78-90.
4. Azizov N. H., Raufov R. N., «The typification of small hydropower station (SHPS)». Nur-Sultan (Kazakhstan) 20-22 окт. 2020. The inter. scie. prac. con.. on p.100-105. ISBN:978-601-332-271-1
5. Azizov N. H., «Analysis of opportunities to improve rural electricity supply through the construction of small hydropower station in the upper watersheds of the tributaries r. Syrdarya». Nur-Sultan. IBECCIS - 2022. On pages 24 - 27. ISBN:978-601-332-991-8
6. International Energy Agency (IEA), «Hydropower special Market Report». IEA, 2020. p.89-110. [электрона яверсия]<https://www.iea.org> (дата обращения: 28 декабр 2024)
7. European strategies finance corporation (ESFC), «Строительство ГЭС в России СНГ по ЕПС контракту». ESFC Investment group. С-3. [электронная версия] <https://www.esfesccompany.com> (дата обращения: 31 декабр 2024)
8. United Nations Development Program (UNDP), «Sustainable Development Goals and Energy Access». United Nation Organization (UNO), 2019. p. 12-34. [электронная версия] <https://www.undp.org> (дата обращения: 1 январ 2025)
9. Jones Michael, «Small - hydropower systems». Oxford Energy Studies, 2020. p. 45 - 78.
10. World Bank, «Renewable energy in developing countries». Washington dc.: World Bank Group, 2018. p. 67-89. [электронная версия] <https://www.worldbank.org> (дата обращения: 2 январ 2025)
11. Anderson James, «Renewable energy sources and rural development». Cambridge University Press, 2022. p. 56
12. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), «Green Growth and sustainable energy». Paris: OECD Publishing, 2019. p. 102 - 120. [электроннаяяверсия] <https://www.oecd.org> (дата обращения: 30 декабр 2025)
13. United Nations Environment program (UNEP), «The Global Environment outlook». United Nation Organization (UNO), 2021. p. 55-77. [электронная версия] <https://www.unep.org> (дата обращения: 29 декабр 2025)
14. International Renewable energy Agency (IRENA), «Renewable in Africa: The role of hydropower». IRENA, 2022. p. 22 - 50. [электронная версия] <https://www.irena.org> (дата обращения: 1 январ 2025)

**ТАҲЛИЛ ВА АРЗЁБИИ МУҶОИСАВИИ АҲАМИЯТ ВА
НАҚШИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИАИ ХЎРД ҲАМЧУН
ЭНЕРГИЯИ САБЗ ДАР ҶАҲОРЧУБАИ «ИҚТИСОДИ САБЗ»
(ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)**

Дар доираи тадқиқотҳои назариявӣ ва эмпирӣ мо ҳалли мушкилоти асосиеро пешниҳод кардем, ки ба рушди энергияи сабз монеа мешаванд ва дар ин баробар роҳҳои ҳалли онҳоро пешниҳод кардем. Ин қадамҳо ба таҳқими поъҳои «иқтисоди сабз», таъмини рушди устувор ва истифодаи оқилонаи захираҳои табий, аз қабили гидроэнергетикаи хўрд (ГЭХ), ки ҷузъи муҳими зенергияи сабз ба шумор рафта, ба декарбонизатсияи иқтисодиёт мусоидат мекунад, равона карда шудаанд.

Дар мақолаи мазкур ҳамаи он манфиатҳо ва мушкилоти асосии гидроэнергетикаи хўрдро дар заминаи «иқтисоди сабз», бо таваҷҷуҳ ба амнияти экологӣ, самаранокии иқтисодио иҷтимоӣ ва аҳамияти ГЭХ барои рушди минтақавӣ ва маҳаллӣ, баррасӣ ва муҳокима ҳоҳем кард. Дар ин замина, намунаҳои татбиқи бомуваффақияти технологияҳои ГЭХ ва дурнамои минбаъдаи онҳо дар иқтисодиёти мусоидати Тоҷикистон баррсӣ ва мавриди арзёбӣ қароргирифта ҳоҳандшуд.

Калидвоҷаҳо: Энергияи сабз, иқтисоди сабз, захираҳои табий, гидроэнергетикаи хўрд (ГЭХ), рушди устувор, декарбонизатсияи иқтисодиёт, нерӯгоҳи барқии обии хўрд (НБОХ), амнияти экологӣ, самаранокии иҷтимоӣ, самаранокии иқтисодӣ.

**АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ И РОЛИ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ (МГЭ) КАК ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГИИ
В РАМКАХ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ»
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА)**

В рамках теоретических и эмпирических исследований, нами были выделены ключевые вызовы, препятствующие развитию зелёной энергетики и одновременно предложены пути их решения. Это шаги направлены на укрепление основ «зелёной экономики», обеспечивая устойчивое развитие и рациональное использование природных ресурсов, таких как малая

гидроэнергетика (МГЭ), которая является важным компонентом зелёной энергетики, способствующим устойчивому развитию и декарбонизации экономики.

В данной статье будет рассмотрено и обсуждаются ключевые преимущества и вызовы малой гидроэнергетики в контексте «зелёной экономики», уделяя особое внимание на экологической безопасности, экономической и социальной эффективности, а также важности малых - ГЭС для регионального и локального развития. Рассматриваются примеры успешного внедрения технологий МГЭ и перспективы их дальнейшего развития в условиях современной экономики Таджикистана.

Ключевые слова: зелёной энергетики, зелёной экономики, природных ресурсов, малая гидроэнергетика (МГЭ), устойчивому развитию, декарбонизации экономики, малых - ГЭС, экологической безопасности, социальной эффективности, экономической эффективности.

ANALYSIS AND COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE AND ROLE OF SMALL HYDROPOWER (SHP) AS GREEN ENERGY IN THE FRAMEWORK OF THE "GREEN ECONOMY" (USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN)

As part of theoretical and empirical research, we have identified key challenges that hinder the development of green energy and at the same time proposed ways to solve them. These steps are aimed at strengthening the foundations of the green economy, ensuring sustainable development and rational use of natural resources, such as small hydropower (SHP), which is an important component of green energy that contributes to sustainable development and decarbonization of the economy.

Tajikistan has enormous potential for the development of small hydropower due to its rich water, orographic and geomorphological resources. The development of the construction and use of SHP as a small hydroelectric power station in the country can significantly contribute to reducing dependence on fossil energy sources, strengthening energy independence and ensuring sustainable energy development.

This article will review and discuss the key benefits and challenges of small hydropower in the context of the green economy, focusing on environmental safety, economic and social efficiency, and the importance of small hydropower for regional and local development. Examples of successful implementation of SHP technologies and prospects for their further development in the modern economy of Tajikistan are considered.

Keywords: green energy, green economy, natural resources, small hydropower (SHP), sustainable development, decarbonization of the economy, small hydroelectric power station (SHP), environmental safety, social efficiency, economical efficiency.

Дар бораи муаллиф:

Азизов Нематулло Ҳасанович,
унвончӯи кафедраи географияи табиӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.
Суроғ: 575,3 Ҷумхурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе (37), н. Фирдавсӣ (2).
Телефон: (+992) 006 55 05 14;
E-mail: azizov.nematullo@bk.ru

About the author:

Azizov Nematullo Hasanovich,
applicant of physical geography department
Tajik State Pedagogical University named after
S.Aini.
Address: 575,3 Republic of Tajikistan,
Dushanbe city, Firdavsi district.
Phone: (+992) 006 55 05 14;
E-mail: azizov.nematullo@bk.ru

Об авторе:

Азизов Нематулло Ҳасанович,
соискатель кафедры физической географии.
Таджикский государственный
педагогический университет им. С. Аини.
Адрес: 575,3 Республика Таджикистан, г.
Душанбе (37), р. Фирдавси (2).
Телефон: (+992) 006 55 05 14;
E-mail: azizov.nematullo@bk.ru

ИЛМХОИ ХИМИЯ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 546.72+546.73+541.49+544.4+543.24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ШКАЛЕ рН КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Fe(III)-Fe(II)- Mn(II)-CH₃COOH-H₂O

Жоробекова М.Б.

Ошский государственный университет

Файзуллозода Э.Ф., Давлатшоева Дж.А., Рахимова М.

Таджикский национальный университет

Исследование процессов комплексообразования металлов переменной валентности с различными биоактивными лигандами, такими как уксусная кислота, является наиболее перспективным направлением всех направлений химической науки. Наиболее важными являются комплексы d-элементов, которые входят в состав сложных комплексов биологических объектов. Обычно они имеют хелатное строение и являются универсальными моделями для изучения вопросов определения роли микроэлементов и лигандов в биологических объектах. В связи с этим, исследования в направлении химии координационных соединений, содержащих два- и более d-элемента с лигандами (уксусной кислотой), имеют большую практическую и теоретическую значимости.

Классическим методом окислительного потенциала Кларка-Никольского изучена система Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O. Показано образование 7 координационных соединений различного состава: [Fe(H₂O)₆]³⁺; [Fe^{III}Ac(H₂O)₅]²⁺; [Fe^{III}AcOH(H₂O)₄]⁺; [Fe^{III}Mn^{II}Ac(H₂O)₁₁]⁴⁺; [Fe^{III}Mn^{II}Ac(OH)₂(H₂O)₉]²⁺; [Fe(H₂O)₆]²⁺; [Fe^{II}Ac(H₂O)₅]⁺; [Fe^{II}(Ac)₂(H₂O)₄]⁰; [Fe^{II}(Ac)(OH)₂(H₂O)₃]⁻ [1-5]. Методом итерации (последовательного приближения) экспериментальной и теоретической окислительных функций [6-10] рассчитаны константы устойчивости формирующихся комплексных соединений (табл. 1).

Таблица 1. Термодинамическая и концентрационная константы образования комплексов, формирующихся в системе Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O при ионной силе раствора

$$1.0; C_{\text{Mn(II)}}=C_{\text{Fe(II)}}=C_{\text{Fe(III)}}=1 \cdot 10^{-4};$$

$$C_{\text{HAc}}=1 \cdot 10^{-3} \text{ моль/л и температуре } 298, 15 \text{ К}$$

№, п/п	Состав комплекса	Константы образования		
		β_{qpbslk} при I=1,0 моль/л обознач.	числ. знач.	β^0
1	[Fe ^{III} Ac(H ₂ O) ₅] ²⁺	β_{100010}	$3,12 \pm 0,05$	3,41
2	[Fe ^{III} AcOH(H ₂ O) ₄] ⁺	β_{100011}	$7,32 \pm 0,07$	7,57
3	[Fe ^{III} Mn ^{II} Ac(H ₂ O) ₁₁] ⁴⁺	β_{101010}	$13,52 \pm 0,04$	13,80
4	[Fe ^{III} Mn ^{II} Ac(OH) ₂ (H ₂ O) ₉] ²⁺	β_{101012}	$18,60 \pm 0,06$	18,96
5	[Fe ^{II} Ac(H ₂ O) ₅] ⁺	β_{010010}	$1,77 \pm 0,05$	1,97
6	[Fe ^{II} (Ac) ₂ (H ₂ O) ₄] ⁰	β_{010020}	$2,60 \pm 0,08$	2,78
7	[Fe ^{II} (Ac)(OH) ₂ (H ₂ O) ₃] ⁻	β_{010012}	$5,82 \pm 0,05$	6,00

По значениям констант образования комплексов (табл. 1), равновесным концентрациям свободных и связанных в комплекс ионов железа, марганца были найдены их степени накопления (молярные доли). Для этого было использовано общее уравнение $N_i=n_i/\sum n_{ij}$.

Исходя из него степени накопления координационных соединений можно выразить следующими равенствами:

$$\alpha_{\text{комп.}} = C_{\text{комп.}} / C_{Fe(\text{III})}; \quad \alpha_{Fe(\text{III})} = C_{Fe(\text{III})} / C_o \quad (1)$$

$$\alpha_{\text{комп.}} = C_{\text{комп.}} / C_{Fe(\text{II})}; \quad \alpha_{Fe(\text{II})} = C_{Fe(\text{II})} / C_r \quad (2)$$

$$\alpha_{\text{комп.}} = C_{\text{комп.}} / C_{Mn(\text{II})}; \quad (3)$$

В приведенных уравнениях (1-3) $C_{\text{комп.}}$ – равновесная концентрация соответствующего комплекса; $C_{Fe(\text{III})}$; $C_{Fe(\text{II})}$ и $C_{Mn(\text{II})}$ общие концентрации окисленной и восстановленной форм железа, а также марганца, соответственно; $\alpha_{Fe(\text{III})}$ и $\alpha_{Fe(\text{II})}$ – мольные доли ионов железа и марганца. Результаты проведенных расчетов применены для построения диаграмм распределения комплексов (рис. 1 и 2) в виде зависимостей мольных долей (степеней накопления) комплексов α от pH.

Состав образующихся комплексов в общем виде можно представить, как $M_{oxq}M_{tp}Mn_{r.i.d}H_sL_i(OH)_k$. Для изученной системы имеем:



где: **q**-количество атомов окисленной формы металла комплексообразователя в координационном соединении; **p**- количество атомов восстановленной окисленной формы металла; **d**-количество гетеро-иона металла во внутренней координационной сфере комплекса; **s**-количество протонов координированного лиганда; **l**-количество координированного лиганда; **k**-количество гидроксильных групп во внутренней сфере образовавшегося комплекса.

Степень накопления каждого комплекса с учетом приведенных уравнений, вычисляется по равенствам:

$$\alpha_{[Fe^{III}Ac(H_2O)_5]^{2+}}, \% = [Fe^{III}Ac(H_2O)_5]^{2+} / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (5);$$

$$\alpha_{[Fe^{III}AcOH(H_2O)_4]^+}, \% = [Fe^{III}AcOH(H_2O)_4]^+ / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (6)$$

$$\alpha_{[Fe^{III}Mn^{II}Ac(H_2O)_11]^{4+}}, \% = [Fe^{III}Mn^{II}Ac(H_2O)_11]^{4+} / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (7);$$

$$\alpha_{[Fe^{III}Mn^{II}Ac(OH)_2(H_2O)_9]^{2+}}, \% = [Fe^{III}Mn^{II}Ac(OH)_2(H_2O)_9]^{2+} / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (8)$$

$$\alpha_{[Fe^{II}Ac(H_2O)_5]^+}, \% = [Fe^{II}Ac(H_2O)_5]^+ / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (9);$$

$$\alpha_{[Fe^{II}(Ac)_2(H_2O)_4]^0}, \% = [Fe^{II}(Ac)_2(H_2O)_4]^0 / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (10);$$

$$\alpha_{[Fe^{II}(Ac)(OH)_2(H_2O)_3]^-}, \% = [Fe^{II}(Ac)(OH)_2(H_2O)_3]^- / \Sigma [Fe^{III}qFe^{II}pMn^{II}dH_sAc_l(OH)_k] + [Ac] \quad (11); [Ac^-]$$

$$= \frac{K \cdot C_L}{h} \quad (12)$$

Концентрация каждой из комплексных форм и свободных лигандов с учетом количества базисных частиц (**qpdslk**) комплексов $M_qM_pM_nH_sL_i(OH)_k$ определены по уравнениям:

$$1. [Fe^{III}Ac(H_2O)_5]^{2+} = \beta_{100010}Kh^3C_{Ac}/(\beta_{100010}Kh^3C_{Ac} + 2\beta_{100011}K^2h^2C_{Ac}^2 + \beta_{101010}Kh^2C_{Ac} + \beta_{101012}Kh^2C_{Ac})C_{Mn(\text{II})} + 2\beta_{001010}K^2C_{Ac}^2 + \beta_{001020}KhC_{Ac} + \beta_{001012}KhC_{Ac} + \frac{K \cdot C_{Ac}}{h}) \quad (13);$$

$$2. [Fe^{III}AcOH(H_2O)_4]^+ = 2\beta_{100011}K^2h^2C_{Ac}^2 / (\beta_{100010}Kh^3C_{Ac} + 2\beta_{100011}K^2h^2C_{Ac}^2 + \beta_{101010}Kh^2C_{Ac} + \beta_{101012}Kh^2C_{Ac})C_{Mn(\text{II})} + 2\beta_{001010}K^2C_{Ac}^2 + \beta_{001020}KhC_{Ac} + \beta_{001012}KhC_{Ac} + \frac{K \cdot C_{Ac}}{h}) \quad (14);$$

$$3. [Fe^{III}Mn^{II}Ac(H_2O)_11]^{4+} = \beta_{101010}Kh^2C_{Ac} / (\beta_{100010}Kh^3C_{Ac} + 2\beta_{100011}K^2h^2C_{Ac}^2 + \beta_{101010}Kh^2C_{Ac} + \beta_{101012}Kh^2C_{Ac})C_{Mn(\text{II})} + 2\beta_{001010}K^2C_{Ac}^2 + \beta_{001020}KhC_{Ac} + \beta_{001012}KhC_{Ac} + \frac{K \cdot C_{Ac}}{h}) \quad (15);$$

4. $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{Mn}^{\text{II}}\text{Ac}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_9]^{2+} = \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} / (\beta_{100010}\text{Kh}^3\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{100011}\text{K}^2\text{h}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{101010}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}})\text{C}_{\text{Mn(II)}} + 2\beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \frac{\text{K} \ C_{\text{Ac}}}{\text{h}})$ (16);
5. $[\text{Fe}^{\text{II}}\text{Ac}(\text{H}_2\text{O})_5]^+ = \beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 / (\beta_{100010}\text{Kh}^3\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{100011}\text{K}^2\text{h}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{101010}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \frac{\text{K} \ C_{\text{L}}}{\text{h}})$ (17);
6. $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{Ac})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^0 = \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} / (\beta_{100010}\text{Kh}^3\text{C}_{\text{L}} + 2\beta_{100011}\text{K}^2\text{h}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{101010}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \frac{\text{K} \ C_{\text{Ac}}}{\text{h}})$ (18);
7. $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{Ac})(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_3]^- = \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} / (\beta_{100010}\text{Kh}^3\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{100011}\text{K}^2\text{h}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{101010}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \frac{\text{K} \ C_{\text{Ac}}}{\text{h}})$ (19);
8. $[\text{Ac}^-] = \frac{\text{K} \ C_{\text{Ac}}^-}{\text{h}^2} / (\beta_{100010}\text{Kh}^3\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{100011}\text{K}^2\text{h}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{101010}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + \beta_{101012}\text{Kh}^2\text{C}_{\text{Ac}} + 2\beta_{001010}\text{K}^2\text{C}_{\text{Ac}}^2 + \beta_{001020}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \beta_{001012}\text{KhC}_{\text{Ac}} + \frac{\text{K} \ C_{\text{Ac}}}{\text{h}})$ (20);

Все расчеты проведены по компьютерным программам [11-14]. Данные расчетов, осуществленных по уравнениям (5-20) при различных значениях pH среды, использованы для построения диаграммы распределения формирующихся комплексов (рис.1 и 2).




Рисунок 1. Диаграмма распределения комплексных соединений $\text{Fe}(\text{III})$ в системе $\text{Fe}(\text{III})-\text{Fe}(\text{II})-\text{Mn}(\text{II})-\text{CH}_3\text{COOH}-\text{H}_2\text{O}$ при ионной силе 1.0; $\text{C}_{\text{Mn(II)}}=\text{C}_{\text{Fe(II)}}=\text{C}_{\text{Fe(III)}}=1 \cdot 10^{-4}$; $\text{C}_{\text{HAc}}=1 \cdot 10^{-3}$ моль/л и температуре 298, 15 К. Кривые относятся: 1 – $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$; 2 – $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{Ac}(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$; 3 – $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{AcOH}(\text{H}_2\text{O})_4]^+$; 4 – $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{Mn}^{\text{II}}\text{Ac}(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$; 5 – $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{Mn}^{\text{II}}\text{Ac}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_9]^{2+}$.

Кривая 1 относится к гексааквакомплексу $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (рис. 1), его содержание уменьшается от 100 % до минимума в пределах pH от 0,5 до 5,0. Первый ацетатный комплекс $\text{Fe}(\text{III})$ состава $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{Ac}(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ образуется и доминирует в интервале pH от 1,7 до 6,0. Максимальное его содержание 38 % при $\text{pH}_{\text{max}} = 3,8$. Второй комплекс имеет состав $[\text{Fe}^{\text{III}}\text{AcOH}(\text{H}_2\text{O})_4]^+$, гидроксильная группа, которая во всем интервале комплексообразования конкурирует с лигандом уксусной кислоты, замещает одну молекулу воды аквакомплекса. Область доминирования этого комплекса от pH 2,0 до 8,0 и составляет 6 единиц pH. Максимальная его степень накопления 60 % приходится на $\text{pH}_{\text{max}} = 5,0$. Третий комплекс

гетероядерный, во внутренней координационной сфере содержит атом железа(III) и марганца(II), его состав $[Fe^{III}Mn^{II}Ac(H_2O)_{11}]^{4+}$, область его доминирования от 3,8 до 10,2. Его максимальная степень накопления 100 % приходится на $pH_{max} = 6,8$. Последний комплекс трехвалентного железа состава $[Fe^{III}Mn^{II}Ac(OH)_2(H_2O)_9]^{2+}$ доминирует в области pH от 6,0 и 10,2. Он имеет максимальную степень накопления – 100 % при $pH = 9,0$.




Рисунок 2. Диаграмма распределения комплексных соединений Fe(II) в системе Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)- CH_3COOH - H_2O при ионной силе 1,0; $C_{Mn(II)}=C_{Fe(II)}=C_{Fe(III)}=1 \cdot 10^{-4}$; $C_{CHAc}=1 \cdot 10^{-3}$ моль/л и 298, 15 К. Кривые относятся: 1 – $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$; 2- $[Fe^{II}Ac(H_2O)_5]^+$; 3-[$Fe^{II}(Ac)_2(H_2O)_4]^0$; 4 - $[Fe^{II}(Ac)(OH)_2(H_2O)_3]^-$.

К гексааквакомплексу $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ относится кривая 1 (рис. 2). Содержание его уменьшается от 100 % до минимума в пределах pH от 3, 0 до 6,0 (3 единицы pH). Первый комплекс Fe(II) состава - $[Fe^{II}Ac(H_2O)_5]^+$ является чисто ацетатным. Он образуется и доминирует в интервале pH от 7,0 до 9,0. Максимальная его степень накопления равна 52 % при $pH_{max} = 7,5$. Второй комплекс имеет состав $[Fe^{II}(Ac)_2(H_2O)_4]^0$, он также является чисто ацетатным, только в комплексе две молекулы уксусной кислоты во внутренней координационной сфере. Область доминирования этого комплекса от $pH = 8,0$ до 10,0 и составляет 2 единицы pH . Максимальная его степень накопления 65 % приходится на $pH_{max} = 9,0$. Третий комплекс $[Fe^{II}(Ac)(OH)_2(H_2O)_3]^-$ является смешаннолигандным. 2 гидроксильные группы конкурируют с лигандом уксусной кислоты, замещают 2 молекулы воды аквакомплекса. Гидроксоацетатный комплекс доминирует в области pH от 9,0 и 10,5. Его максимальная степень накопления равна 100 % при $pH = 10,2$ (табл. 2).

Таблица 2. Максимальная степень накопления координационных соединений железа и марганца, образующихся в системе Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)- CH_3COOH - H_2O при ионной силе 1,0; $C_{Mn(II)}=C_{Fe(II)}=C_{Fe(III)}=1 \cdot 10^{-4}$; $C_{CHAc}=1 \cdot 10^{-3}$ моль/л и 298, 15 К.

№, п/п	Состав комплексов	Домин.	Макс.степ.	pH_{max}
		компл.	по накоп., α , %	
1	$[Fe^{III}Ac(H_2O)_5]^{2+}$	1,7÷6,0	38	3,8
2	$[Fe^{III}AcOH(H_2O)_4]^+$	2,0÷8,0	60	5,0
3	$[Fe^{III}Mn^{II}Ac(H_2O)_{11}]^{4+}$	3,8÷7,5	100	6,8
4	$[Fe^{III}Mn^{II}Ac(OH)_2(H_2O)_9]^{2+}$	6,0÷10,0	100	9,0
5	$[Fe^{II}Ac(H_2O)_5]^+$	7,0÷9,0	52	7,5
6	$[Fe^{II}(Ac)_2(H_2O)_4]^0$	8,0÷10,0	65	9,0
7	$[Fe^{II}(Ac)(OH)_2(H_2O)_3]^-$	9,0÷10,5	100	10,2

Полученные данные можно использовать для разработки оптимальных методов получения гетеровалентных координационных соединений в твердом виде. Те комплексные соединения, которые имеют максимальную степень накопления 90 и выше %, дают высокие значения практического выхода, если синтез осуществляется при температуре не выше 40 °C, а значение pH среды должно соответствовать середине области доминирования соединения.

Литература

1. Никольский, Б.П. Оксредметрия / Б.П. Никольский, В.В. Пальчевский, А.А. Пендин, Х. М. Якубов. – Л.: Химия, 1975. – 304 с.
2. Рахимова, М. Теоретические основы метода окислительного потенциала Кларка-Никольского / М. Рахимова, Э.Ф. Файзуллоев, Дж.А. Давлатшоева, А.С. Маметова. Учебник по физической химии. ТНУ и ОшГУ. – Душанбе: Эр-граф, 2020. – 312 с.
3. Zhorobekova, M. Study of heteronuclear complexation in Fe(II)-Fe(III)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O system / M. Zhorobekova, A. Mametova, F.Miraminzoda // E3S Web of Conferences. – 2023. – 401. – 04064 Conmechhydro–2023.
4. Rakhimova, M. Oxidimetric study of complex formationin the Fe(II)–Fe(III)–CH₃COOH–H₂O system / M. Rakhimova, Dzh.A. Davlatshoeva, Sh.S. Emomadova [et al.] // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2022. – Vol. 96. – No. 12. – PP. 2621–2626.
5. Жоробекова, М.Б. Химическая модель комплексообразования в системе Fe(II)–Fe(III)–Mn(II)–CH₃COOH–H₂O / М.Б. Жоробекова, Г.Б. Эшова, Ф. Мираминзода, А.С. Маметова // Сборник статей V международной научной конференции на тему: «Вопросы физической и координационной химии». – Душанбе, 2021. – С. 209–215.
6. Davlatshoeva, J.A. Processes of formation of glycinate complexes of iron (II) and iron (III) under various ional forces of solution / J.A. Davlatshoeva, Q.B. Eshova, M.M. Rahimova [et al.] // American Journal of Chemistry. – 2017. – 7(2). – PP. 58–65.
7. Юсупов З.Н. Применение оксредметрии к изучению гетеровалентного и гетероядерного комплексообразования / З.Н. Юсупов // Сб. науч. тр. «Координационные соединения и аспекты их применения». – Душанбе: Сино, 1996. – С. 5–14.
8. Rakhimova, M. Oxidimetric study of complex formationin the Fe(II)–Fe(III)–CH₃COOH–H₂O system / M. Rakhimova, Dzh.A. Davlatshoeva, Sh.S. Emomadova [et al.] // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2022. – Vol. 96. – No. 12. – pp. 2621–2626.
9. Рахимова, М.М. Аспарагинатные координационные соединения железа, модели процессов их образования / М.М. Рахимова, Т.М. Нурматов, Н.З. Юсупов [и др.] // Журн. коор. химии. – 2013. – Т. 39. – № 10. – С. 636–640.
10. Davlatshoeva, J.A. Processes of complex formation in an Fe(II)-Fe(III)-H₂Sal-C₂H₅OH-H₂O System / J.A. Davlatshoeva, M. Rakhimova, Q.B. Eshova, F. Miraminzoda // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2023. –V. 97. – N. 3. – pp. 48–54.
11. Уоценбах , Д. Формулы в Excel 2013. М.: Диалектика, 2019. 720 с.
12. Радион, Е.В. Компьютерный расчет кривых кислотно-основного титрования: метод. пособие /Е. В. Радион, А. К. Болвак //Минск, - 2012. - 40 с.
13. Мак, Ф.П. Формулы и функции в Microsoft Office Excel 2007 / Федрис Пол Мак // Вильямс, 2008. - 640 с. ISBN: 978-5-8459-1346-3.

14. Бугаевский, А.А. Методы расчета равновесного состава в системах с произвольным количеством реакций: Математика в химической термодинамике / А.А. Бугаевский, Г.П. Мухина // - Новосибирск: НГУ. -1980. - 20 с.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ШКАЛЕ рН КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Fe(III)- Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O

Методом окислительного потенциала Кларка-Никольского изучены процессы комплексообразования в системе Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O. Установлено формирование 7 координационных соединений различного состава, рассчитаны их константы устойчивости. В данной работе определены степени накопления каждого из комплексов в зависимости от pH среды, построены диаграммы их распределения и выявлены максимальные степени накопления. Найдены модельные параметры комплексных соединений, оптимальные условия их выделения из раствора в твердом виде с максимальным выходом конечного продукта.

Ключевые слова: железо(II), железо(III), марганец(II), уксусная кислота, комплекс, устойчивость, диаграмма, распределение, гетероядерный, степень накопления, модельные параметры.

ТАҚСИМОТЫ ПАЙВАСТАГИХОИ КООРДИНАТИОННИЕ, КИ ДАР СИСТЕМАИ Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O ДАР АСОСИ ҖАДВАЛИ рН ҲОСИЛ МЕШАВАНД

Бо усули потенциали оксидшавии Кларк-Никольский равандҳои комплексҳосилшавӣ дар системаи Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O омухта шуд. Ҳосилшавии 7 пайвастагиҳои координатионии таркибҳои гуногун муқаррар карда шуда, константаҳои устувории онҳо ҳисоб карда шуд. Дар ин кор дараҷаҳои ҳосилшавии ҳар як комплекс вобаста ба pH-и муҳити маҳлул муайян карда, диаграммаҳои тақсимшавии онҳо соҳта шуда, дараҷаҳои максималии ҳосилшавӣ муайян карда шуд. Параметрои модели пайвастаҳои комплексӣ ва шароитҳои оптималии аз маҳлул дар шакли саҳт лъудо кардани онҳо бо ҳосилнокии максималии маҳсулоти ниҳоӣ пайдо карда шуд.

Калидвожаҳо: оҳан(II), оҳан(III), манганд(II), кислотаи атсетат, комплекс, устуворӣ, диаграмма, тақсимот, гетероядрӣ, дараҷаи ҳосилшавӣ, параметрои модел.

pH DEPENDENCE OF COORDINATION COMPOUNDS FORMATION IN THE Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-ACETIC ACID- WATER SYSTEM

The Clark-Nikol'skii oxidation potential method was used to study the processes of complex formation in the Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH₃COOH-H₂O system. The formation of 7 coordination compounds of different composition was established, and their stability constants were calculated. In this work, the degrees of accumulation of each complex were determined depending on the pH of the medium, their distribution diagrams were constructed, and the maximum degrees of accumulation were identified. Model parameters of the complex compounds, optimal conditions for their isolation from solution in solid form with the maximum yield of the final product were found.

Keywords: iron(II), iron(III), manganese(II), acetic acid, complex, stability, diagram, distribution, heteronuclear, degree of accumulation, model parameters.

Дар бораи муаллифон:

Жоробекова Майрамбу Бектемировна,
Муалими калон факултети тиббӣ ва химияи
фармасевтику технологияи доруҳо
Донишгоҳи давлатии Ош.
Суроға: 723500, Ҷумхурии Қирғизистон,
ш.Ош, хиёбони Ленин 331,
Телефон (+996) 772 49 57 20,
E-mail: Mayram.jorobekova67@bk.ru.

Файзуллоҳода Эркин Фатхулло,
Номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи
химияи физикӣ ва коллоидӣ
Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон.
Суроға: 734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Тел.: (+992) 935 56 96 69.
E-mail: e120286@inbox.ru.

Об авторах:

Жоробекова Майрамбу Бектемировна,
старший преподаватель медицинского
факультета фармацевтической химии и
технологии лекарственных средств,
Ошский государственный университет.
Адрес: 723500, Республика Киргизистан, г.
Ош, 331 проспект Ленин, 331,
Телефон (+996) 772495720,
E-mail Mayram.jorobekova67@bk.ru

Файзуллоҳода Эркин Фатхулло
кандидат химических наук, доцент кафедры
физической и коллоидной химии,
Таджикский национальный университет.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки 17.
Телефон: (+992) 935-56-96-69.
E-mail: e120286@inbox.ru

About the authors:

Zhorobekova Mayrambu Bektemirovna.
Senior Lecturer of the Medical faculty of
pharmaceutical chemistry and technology of
medicines,
Osh State University.
Address: 723500, Republic of Kyrgyzstan, Osh
city, 331 Lenin Avenue, 331,
Phone (+996) 772 49 57 20,
E-mail Mayram.jorobekova67@bk.ru.

Faizullozoda Erkin Fathullo,
Candidate of chemical Sciences, dotsent of the
Department of physical and colloid chemistry.
Tajik National University.
Address: 17, Rudaki Avenue, Dushanbe,
734025, Republic of Tajikistan.
Phone: (+992) 935-56-96-69.
E-mail: e120286@inbox.ru

Давлатшоева Ҷаҳонгул Асанхоновна,
Номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи
химияи физикӣ ва коллоидӣ
Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон.
Суроға: 734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Тел.: (+992) 938 98 96 62.
E-mail: kfk1964@mail.ru.

Раҳимова Мубошира
Доктори илмҳои химия, профессори
кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ
Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон.
Суроға: 734025, Ҷумхурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Тел.: (+992) 918 76 90 70.
E-mail: muboshira09@mail.ru.

Давлатшоева Джонгул Асанхоновна,
Кандидат химических наук, доцент кафедры
физической и коллоидной химии.
Таджикский национальный университет.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки 17.
Телефон: (+992) 938-98-96-62.
E-mail: kfk1964@mail.ru.

Рахимова Мубошира
доктор химических наук, профессор кафедры
физической и коллоидной химии
Таджикский национальный университет.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект, Рудаки 17.
Телефон: (+992) 918-76-90-70. E-mail:
muboshira09@mail.ru.

Davlatchoeva Dzhahongul Asankhonovna,
Candidate of chemical Sciences, dotsent of the
Department of physical and colloid chemistry
Tajik National University.
Address: 17, Rudaki Avenue, Dushanbe,
734025, Republic of Tajikistan.
Phone: (+992) 938 98 96 62.
E-mail: kfk1964@mail.ru.

Rakhimova Muboshira,
Doctor of Chemical Sciences, Professor of the
Department of Physical and Colloid Chemistry.
Tajik National University.
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe city, Rudaki Avenue 17.
Phone: (+992) 918-76-90-70. E-mail:
muboshira09@mail.ru.

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОБАЛЬТА С АМИНОКИСЛОТАМИ

Бобиев Х. А., Содиков Д. Д., Бобизода Г. М.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Координационные соединения, образованные биологически важными металлами, такими как кобальт, с физиологически активными органическими соединениями, играют критически важную роль в биохимии и физиологии живых организмов. Эти соединения способны значительно усилить специфическую активность органических молекул и придавать им новые биологические свойства. В частности, кобальт, как металл, является важным элементом в составе многих ферментов и витаминов, включая витамин В₁₂, который необходим для нормального функционирования нервной системы, кроветворения и обмена веществ.

Кобальт играет ключевую роль в ряде биологических процессов. Он является неотъемлемой частью витамина В₁₂, который активно участвует в обменных реакциях, таких как синтез ДНК и клеточный метаболизм. Это делает кобальт незаменимым элементом для поддержания нормальной функции организма, особенно для нервной системы и кроветворения. Также стоит отметить, что кобальт используется живыми организмами для регуляции активности различных ферментов, что делает его не только важным биогенным элементом, но и эффективным катализатором для множества биохимических реакций.

Кроме того, координационные соединения кобальта с пептидами, аминокислотами и другими органическими молекулами могут привести к созданию новых препаратов и технологий. Эти соединения обладают высокой биологической активностью, что делает их перспективными для разработки новых лекарственных средств, а также для применения в других областях науки и медицины.

Роль пептидов в координационных соединениях. Пептиды, благодаря своей биологической активности и способности к связыванию с металлами, играют важную роль в биохимических процессах и могут служить полезными моделями для изучения взаимодействий металлов с биомолекулами. Связывание металлов с пептидами изменяет их физико-химические и биологические свойства, что открывает возможности для разработки новых терапевтических агентов с повышенной активностью и стабильностью.

Координационные соединения, образованные кобальтом и пептидами, способны значительно изменить свойства этих пептидов, улучшая их активность, стабильность и биодоступность. Например, такие комплексы могут быть более устойчивыми в организме, что увеличивает их продолжительность действия. Это открывает новые возможности для разработки терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, связанных с дефицитом кобальта или нарушениями обмена веществ.

В работе [1] показано образование комплексных соединений кобальта с двухосновными органическими кислотами, которые являются фрагментами органической части каустобиолитов. Эти исследования открывают новые перспективы для дальнейшего изучения комплексообразования кобальта с аминокислотами, которые также входят в состав каустобиолитов. Комплексообразование — это ключевое направление химических исследований, так как такие соединения обладают уникальными физико-химическими свойствами, которых не встречается в исходных компонентах, что делает их ценными для научных и медицинских приложений.

Ранее было проведено несколько исследований, посвященных комплексным соединениям переходных металлов, таких как медь, платина, кобальт и другие, с аминокислотами. Эти работы показали, что такие соединения могут иметь уникальные катализитические, антимикробные и другие полезные свойства. Однако, комплексные

соединения кобальта с аминокислотами пока не были достаточно изучены, что делает их предметом текущих и будущих исследований.

Потенциал применения комплексных соединений кобальта с аминокислотами. Комплексообразование между кобальтом и аминокислотами открывает значительный потенциал для разработки новых терапевтических средств. Например, такие соединения могут быть использованы для создания более эффективных препаратов для лечения заболеваний, связанных с дефицитом кобальта, таких как некоторые формы анемии. Кроме того, они могут играть важную роль в лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и функций нервной системы.

Кроме медицинского применения, такие комплексы могут найти широкое применение в фармацевтике, в частности, для создания новых катализаторов для химических реакций. Биокатализаторы на основе таких соединений могут быть использованы для повышения эффективности биохимических процессов в различных отраслях, таких как экология, сельское хозяйство и производство.


Изучение комплексных соединений кобальта, особенно его соединений с аминокислотами и пептидами, имеет значительное значение, поскольку аминокислоты, будучи составными частями белков, играют ключевую роль в биологических процессах [13]. Их взаимодействие с металлами, в частности с кобальтом, может существенно повлиять на биохимические реакции, происходящие в организме. Эти реакции могут иметь важные медицинские приложения, включая улучшение метаболических процессов и детоксикацию. Например, метаболизм кобальта в организме и его участие в обмене веществ, а также в синтезе важных биологических молекул, таких как витамины и ферменты, подчеркивают его фундаментальную роль в поддержании здоровья.

Комплексные соединения кобальта (III) с аминокислотами и пептидами представляют собой одну из наиболее перспективных областей исследований в химии и биохимии, поскольку они могут проявлять уникальные биологические и катализитические свойства. В частности, кобальт (III) активно участвует в различных биохимических процессах, включая катализ биологических реакций, синтез ДНК и клеточный обмен веществ. Взаимодействие кобальта с пептидами и аминокислотами может привести к синтезу новых соединений, обладающих улучшенными физико-химическими и биологическими характеристиками, что открывает новые перспективы в области медицины и фармацевтики.

Синтез и исследование комплексных соединений кобальта (III) с дипептидами. Одной из важнейших задач в изучении этих соединений является исследование комплексообразования кобальта (III) с низкомолекулярными пептидами. В нашем исследовании был синтезирован ряд комплексных соединений, общая формула которых — $[Co(NH_3)_3 \bullet (H_2O)L]Cl_2$, где L представляет собой свободные дипептиды, такие как H-Leu-Val-OH, H-Leu-Ala-OH, H-Leu-Gly-OH, H-Ala-Leu-OH, H-Val-Leu-OH и H-Gly-Leu-OH.

Для синтеза этих соединений использовалась вводная среда, в которой хлорид кобальта(II) ($CoCl_2 \bullet 6H_2O$) реагирует с аммиаком (NH_4OH) и перекисью водорода (H_2O_2) в присутствии активированного угля. Этот процесс позволяет получить комплекс кобальта (III) с аминокислотами, которые затем могут быть использованы для дальнейших исследований.

Схема реакции выглядит следующим образом:



В данной реакции хлорид кобальта (II) реагирует с аммиаком и перекисью водорода, что приводит к образованию комплекса кобальта (III). После этого в реакцию вводится дипептид (L), что способствует образованию комплексного соединения $[Co(NH_3)_3 \bullet (H_2O)L]Cl_2$.

Процесс синтеза этих соединений был проведен при температуре 50-60 °С, что является оптимальным для образования стабильных комплексов кобальта с аминокислотами. Полученные соединения могут быть использованы для дальнейших исследований, направленных на изучение их физических и химических свойств, а также их биологической активности.

Перспективы и приложения. Синтез комплексных соединений кобальта (III) с аминокислотами и пептидами открывает новые возможности для разработки терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, связанных с дефицитом кобальта или нарушениями обмена веществ. Кроме того, такие соединения могут быть использованы в качестве катализаторов для ускорения биохимических реакций, что имеет большое значение для биотехнологий и фармацевтики.

Одним из важнейших направлений является использование этих соединений для создания новых препаратов, которые могли бы эффективно взаимодействовать с биологическими молекулами, улучшая их активность и биодоступность. Это может быть особенно важно для лечения заболеваний, таких как анемия, болезни нервной системы и другие расстройства, связанные с нарушением обмена веществ.

Таким образом, исследование комплексных соединений кобальта с аминокислотами и пептидами представляет собой не только интересную химическую задачу, но и важную область научных изысканий с огромным потенциалом для практического применения в медицине, фармацевтике и биотехнологиях. Реакция комплексообразования проводилась при температуре 50-60°C, что является оптимальной температурой для синтеза комплексных соединений кобальта с аминокислотами и пептидами. Эта температура позволяет эффективно инициировать реакции и ускорить процесс образования координационных комплексов. Для ускорения реакции в процессе использовался активированный уголь в качестве катализатора, что способствовало образованию стабильных комплексов.[11, с. 663-672]

] После синтеза комплексных соединений из их водного раствора производилось осаждение с использованием спирта, что позволило изолировать полученные комплексы в виде осадка. Полученные осадки затем тщательно высушивали в пистолете Фишера над сухим фосфором (Р₂O₃) до постоянного веса, что гарантировало исключение влаги и получение чистых образцов для дальнейших анализов.

Роль пептидов в образовании комплексов с кобальтом (III). Пептиды, использованные в данной работе, представляют собой дипептиды, состоящие из аминокислот с гидрофобными и гидрофильными боковыми цепями. Эти дипептиды обладают способностью взаимодействовать с кобальтом (III) через аминокислотные группы, что позволяет образовывать координационные связи с металлом. Это взаимодействие придает комплексу специфические химические и биологические свойства.

Кобальт (III) отличается высокой окислительной способностью, что позволяет ему образовывать стабильные комплексы с аминокислотами и пептидами. Эти комплексы могут проявлять интересные катализитические свойства, что делает их перспективными для дальнейших исследований в области биохимии и медицины. Например, такие соединения могут быть использованы в качестве биологически активных веществ, обладая как катализической активностью, так и потенциалом для улучшения метаболических процессов в организме.

Химические и физические характеристики комплексных соединений. После синтеза и изоляции комплексных соединений, их химическая и физическая характеристика проводилась с использованием различных аналитических методов. Это позволило детально исследовать структуру полученных комплексов и подтвердить их состав. [15]

1. *Элементный анализ.* Этот метод позволяет определить содержание кобальта, азота, серы и других элементов в образовавшихся комплексах. Элементный анализ является ключевым для проверки чистоты синтезированных соединений и для установления их эмпирической формулы.

- ИК-спектроскопия (инфракрасная спектроскопия).* С помощью ИК-спектроскопии исследовали характер связей между металлом и лигандом (пептидами), а также идентифицировали функциональные группы в составе комплекса [2, с. 91-98]. Этот метод позволяет получать информацию о характере координационных связей, а также о взаимодействиях между металлическим центром и аминокислотными остатками.
- Спектрофотометрия.* Для более точного определения содержания кобальта использовалась спектрофотометрия. Это метод, который позволяет оценить концентрацию металла в образце по его абсорбции при определенных длинах волн.

Для установления состава полученных комплексных соединений также определяли содержание аммиака и хлорид-иона. Содержание аммиака измеряли с помощью стандартного метода, а количество хлорид-ионов — титрованием по методу Фольгарда. Эти данные позволяют подтвердить правильность химической формулы и состав комплекса.

Результаты элементного анализа

Результаты элементного анализа показали, что полученные комплексные соединения соответствуют эмпирической формуле $[Co(NH_3)_3 \cdot (H_2O)L]Cl_2$, где L — это дипептид. Все результаты элементного анализа, включая содержание кобальта, азота, аммиака и хлорид-ионов, были приведены в таблице ниже.

Таблица 1.

Элементный состав полученных дипептидов

Дипептиды	Co (найдено/вычисл лено)	N (найдено/вычисл лено)	NH ₃ (найдено/вычисл лено)	Cl ⁻ (найдено/вычисл лено)
I-Leu-Val-OH	14,0 / 14,2	16,9 / 16,3	11,59 / 11,91	16,7 / 16,5
I-Leu-Ala-OH	14,1 / 14,7	16,8 / 17,5	13,22 / 12,75	17,3 / 17,7
I-Val-Leu-OH	14,7 / 14,2	16,3 / 16,1	12,13 / 11,91	16,4 / 16,5
I-Leu-Gly-OH	15,32 / 15,28	18,03 / 18,13	12,84 / 13,21	18,62 / 18,39
I-Ala-Leu-OH	14,2 / 14,7	16,9 / 17,5	13,18 / 13,25	17,1 / 17,7
I-Gly-Leu-OH	15,39 / 15,28	18,37 / 18,13	13,61 / 13,21	17,90 / 18,39

Данные элементного анализа представлены с точностью до сотых долей процента. В числителе указаны найденные значения, в знаменателе — вычисленные по эмпирической формуле.

Эти результаты подтверждают правильность эмпирической формулы $[Co(NH_3)_3 \cdot (H_2O)L]Cl_2$ для комплексных соединений, синтезированных с дипептидами. Указанные данные также подтверждают, что количество элементов в комплексе соответствует теоретическим расчетам.

Методика синтеза и исследование структуры. Для изучения комплексообразования кобальта был использован гексахлорокобальт калия K₂[CoCl₆]·text{K}_2[\text{CoCl}_6]·K₂ [CoCl₆], который в сочетании с аминокислотами синтезировал комплексные соединения. Гексахлорокобальт калия и аминокислоты были взяты в мольном соотношении 1:4. Реакция проводилась в 25 мл раствора серной кислоты (в соотношении 1:5), что обеспечивало нужные условия для образования комплекса. Для стимулирования реакции раствор нагревался в колбе с обратным холодильником в течение 50 часов. Этот процесс приводил к образованию темно-коричневых и светло-коричневых осадков.[1,7,8] (с. 811–814, 2387 811–814.

После завершения синтеза осадки фильтровались, промывались спиртом и эфиrom для удаления остатков растворителей и загрязняющих веществ. Затем осадки высушивались в вакуум-эксикаторе до постоянного веса, что обеспечивало получение чистых образцов для дальнейших исследований.

Кристаллооптические исследования. Индивидуальность и чистоту полученных соединений подтверждали с помощью кристаллооптического метода на поляризационном микроскопе МИН-8. Этот метод позволяет точно определить кристаллическую структуру соединений и подтвердить их соответствие химической формуле. Кристаллические образования, полученные в ходе синтеза, были стабильными и однородными, что подтверждало правильность синтеза и высокое качество используемых методов.

Инфракрасная спектроскопия (ИК). В инфракрасных спектрах полученных комплексов были обнаружены характерные полосы поглощения в области $750\text{--}680\text{ см}^{-1}$, $830\text{--}780\text{ см}^{-1}$, $1680\text{--}1590\text{ см}^{-1}$, $1750\text{--}1710\text{ см}^{-1}$ и $3000\text{--}2800\text{ см}^{-1}$. Эти полосы поглощения можно интерпретировать как связанные с координационными и некоординационными группами:

- $\text{Co}-\text{O}-\text{Co}$, что указывает на связь между атомами кобальта и кислорода.

• $(\text{Co}-\text{O}) + (\text{O}-\text{C}=\text{O})$, что отражает присутствие карбоксильных групп, которые могут быть как координированными, так и некоординированными.[6] С. 158

• *Протонированные аминогруппы*, что свидетельствует о присутствии аминогрупп, которые могут быть частью аминокислот, входящих в состав комплекса.

ИК-спектроскопия — это важный метод для анализа структурных особенностей молекул и определения характера связей между атомами. Эти данные подтверждают, что полученные комплексы кобальта с аминокислотами имеют стабильную и предсказуемую структуру, что является важным этапом в их дальнейшей исследовательской и практической оценке.

Элементарный анализ и определение степени окисления кобальта. Для подтверждения химического состава и структуры соединений был проведен элементарный анализ. Кобальт определялся весовым методом в виде перрената нитрона, азот — с использованием микрометода Кельдаля, а сульфат-ион — весовым методом в виде сульфата бария (BaSO_4). Калий определяли с помощью кобальтинитритного метода. Эти методы анализа позволяют точно определить содержание элементов в комплексах и сравнить их с расчетными значениями, что подтверждает правильность синтеза.

Определение степени окисления кобальта в полученных соединениях показало, что она равна +4. Этот результат важен, поскольку степень окисления кобальта в соединениях с аминокислотами влияет на реакционную способность комплексов, их стабильность, а также способность к дальнейшим химическим превращениям. Степень окисления +4 указывает на сильное окислительное состояние кобальта, что может быть полезно при создании катализических комплексов или для применения в биохимических реакциях.

Структуры аминокислот

- Asp (аспарагиновая кислота): $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CHNH}_2-\text{COOH}$
- Glu (глутаминовая кислота): $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_2-\text{CHNH}_2-\text{COOH}$

Эти аминокислоты были выбраны в качестве лигандов для синтеза комплексных соединений с кобальтом, поскольку их молекулярная структура включает как карбоксильные ($-\text{COOH}$), так и аминогруппы ($-\text{NH}_2$). Это позволяет им эффективно координироваться с ионами металлов, такими как кобальт, образуя устойчивые координационные комплексы.

Обсуждение. Результаты проведённых исследований подтверждают следующий состав синтезированных соединений. Комплексные соединения кобальта с аминокислотами имеют перспективы для дальнейших исследований, так как они могут найти широкое применение в биохимии, фармацевтике и других отраслях науки и технологии.

1. Катализаторные свойства: Эти комплексы, вероятно, обладают уникальными катализитическими свойствами, что делает их интересными для использования в различных химических процессах, включая реакции синтеза и деградации органических молекул.

2. Биологическое применение: Кроме того, такие соединения могут быть использованы в качестве биологических агентов для терапевтических целей. Например, они могут найти применение в лечении заболеваний, связанных с дефицитом микроэлементов (например, дефицитом кобальта), или в разработке препаратов, регулирующих активность ферментов.
3. Сельское хозяйство и медицина: Синтезированные соединения могут представлять интерес для более глубокого исследования их стабильности, реакционной способности и воздействия на живые организмы. Это может включать их использование в сельском хозяйстве (например, для стимуляции роста растений или защиты от заболеваний) или в медицине, где такие соединения могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов.

В продолжение работы по исследованию комплексообразования кобальта с аминокислотами были проведены количественные и качественные анализы полученных соединений. Эти исследования позволили подтвердить их химическую формулу и структуру. Результаты элементарного анализа и расчётов молекуллярных процентов для двух синтезированных комплексов, а именно для:

- $K_2H_2[Co_2O(GLu)_4(OH)_2]K_2H_2Co_2O(GLu)_4(OH)_2K_2H_2[Co_2O(GLu)_4(OH)_2]$
- $K_2H_2[(Asp)_4(SO_4)_2(OH)_2]K_2H_2[(Asp)_4(SO_4)_2(OH)_2]K_2H_2[(Asp)_4(SO_4)_2(OH)_2]$

приводятся ниже.

Эти результаты не только подтверждают точность синтеза, но и предоставляют важную информацию для дальнейшего исследования стабильности и реакционной способности данных соединений.

Выводы: Комплексные соединения кобальта с аминокислотами, полученные в ходе данного исследования, открывают новые горизонты в области химии координационных соединений. Потенциал их применения в медицине, биохимии, фармацевтике и других отраслях подчеркивает необходимость дальнейших исследований их свойств и возможных применений.

Таким образом, проведенная методика синтеза и комплексного анализа позволила получить стабильные комплексы кобальта с аминокислотами, структура которых была подтверждена с помощью кристаллооптических и спектроскопических методов.[10]С. 811–814. Элементарный анализ и данные о степени окисления кобальта подтверждают правильность состава и дают основание для дальнейших исследований и применения этих соединений в различных областях химии и биохимии.

Для двух синтезированных соединений были проведены элементарные анализы и вычисления их состава:

Таблица 2.
Выход элементов полученных комплексов

Комплексное соединение	Co	N	SO_4^{2-}	K
$K_2H_2[Co_2O(GLu)_4(OH)_2]$	30.13%,	4.20%,	15.08%,	6.12%
	30.82%	4.42%	15.49%	6.40%
$K_2H_2[(Asp)_4(SO_4)_2(OH)_2]$:			Найдено:	
	30.13%	4.31%	15.53%	6.40%
			Вычислено:	
	30.82%	4.42%	15.92%	6.44%

2. *Выход продукта.* Выход продукта составил 74% от теоретического, что является хорошим результатом для синтетических процедур такого типа. Это подтверждает эффективность синтеза и высокую степень чистоты полученных соединений.

3. *Растворимость и стабильность.* Оба соединения хорошо растворимы в воде и не подвергаются гидролизу при нагревании, что является важным признаком их стабильности.

В отличие от исходного гексахлорокобальта калия $K_2[CoCl_6]K_2[CoCl_6]K_2[CoCl_6]$, который при растворении в воде может подвергаться гидролизу, что изменяет его химическое поведение, полученные комплексы проявляют устойчивость в водных растворах.

pH 0.001 молярных растворов полученных соединений составляет 2.7 и 2.8, что свидетельствует о стабильности в водных растворах, а также указывает на наличие кислых свойств этих соединений.

4. *Молекулярная электропроводность.* Определение молекулярной электропроводности (M) 0.001 молярных растворов при 25°C показало, что эти соединения являются пятиионными электролитами. Это согласуется с их химической формулой и предполагаемой ионной природой. Наличие координированных и некоординированных анионов и катионов в структуре комплексов подтверждает их способность к диссоциации в водных растворах.

5. *Термогравиметрические исследования.* Для оценки термической устойчивости соединения

$[CoO(GLu)4(SO_4)_2(OH)_2]text{[CoO(GLu)}_4(text{SO}_4)_2(text{OH})_2][CoO(GLu)4(SO_4)_2(OH)_2]$ были проведены термогравиметрические исследования (ТГА). Использовалась система Паулика-Эрдея для точного измерения изменений массы образца при изменении температуры. Эти данные позволяют судить о термостойкости синтезированных комплексов и их способности сохранять стабильность при высоких температурах, что важно для практического применения этих материалов.[9, с. 811–814; 16, с. 7-8].

Заключение. Таким образом, исследования в области бионеорганической химии, а именно в сфере взаимодействия биометаллов с пептидами, становятся ключевыми для современной науки. Изучение комплексообразования кобальта с низкомолекулярными пептидами, такими как глутаминовая и аспарагиновая кислоты, открывает широкие перспективы для создания новых биологически активных соединений с улучшенными фармакологическими свойствами. Эти соединения могут сыграть важную роль в развитии медицины, фармацевтики и биотехнологии, особенно в области лечения заболеваний, связанных с дефицитом металлов или нарушениями обмена веществ.

Синтез комплексных соединений кобальта с аминокислотами, проведенный в рамках данного исследования, показал хорошие результаты по выходу продукта, его растворимости и стабильности. Полученные комплексы обладают интересными физико-химическими свойствами, такими как высокая термостойкость, способность к диссоциации в водных растворах, что делает их пригодными для использования в различных областях, включая биохимию, фармацевтику и катализитические процессы. [12, с. 47-54]

Результаты термогравиметрических и молекулярных электропроводных исследований подтверждают стабильность этих комплексов при высоких температурах и их ионную природу, что расширяет их потенциальное применение в химической и биологической промышленности.

В дальнейшем синтез и исследование комплексных соединений кобальта (III) с дипептидами могут предоставить новые возможности для разработки препаратов с улучшенными фармакологическими свойствами и биологической активностью[3, с. 268; 14, с. 228]. Такие комплексы могут быть использованы как катализаторы в химических реакциях, а также в биомедицинских исследованиях и разработке новых терапевтических агентов, что открывает новые горизонты в области медицины и биотехнологии [4, с. 30-43; 5, с. 13-44].

Таким образом, полученные данные служат основой для дальнейших исследований и разработки новых материалов и препаратов с широким спектром применения в науке и промышленности.

Литература

- Лыткин А.И., Черников В.В., Крутова О.Н., Смирнова Д.К. Термодинамика реакций комплексообразования ионов Se^{3+} и La^{3+} с глицилглицином в водном растворе. Журн. общ. химии. 2018. Т. 88. № 5. С. 811 – 814.

2. Alam M.M., Rahman S.M.M., Rahman M.M., Islam S.M.S. Simultaneous Preparation of Facial and Meridional Isomer of Cobalt-Amino acid Complexes and their Characterization // J. Sci. Res. 2 (1), 91-98 (2010)
3. Сыровая А.О., Шаповал Л.Г., Макаров В.А., Петюнина В.Н., Грабовецкая Е.Р., Андреева С.В., Наконечная С.А., Бачинский Р.О., Лукьянова Л.В., Козуб С.Н., Левашова О.Л. Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов: в 2-х т. Том 2 / – Х. «Щедра садиба плюс», 2015. – 268 с.
4. Ю.Н. Кукушкин, Г.П. Гурьянова, Ж. «неорг. Хим.» №14 (1969), 3043.
5. В.Д. Панасюк, Л.Г. Рейтер, Ж. «неорг. Хим.» №6 (1995), 1344.
6. К. Накамото, Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений, М. «Мир», 1966. С.158
7. Zhang X.-C., Huang Y., Fan Yue, Cheng X. Comparative Study for Oxygenation Properties of Cobalt Complexes with Hsitidine, Histidinol and Histamine. Chin. J. Inorg. Chem. 2013. V. 29. N 11. P. 2387.
8. Лыткин А.И., Черников В.В., Крутова О.Н., Смирнова Д.К. Термодинамика реакций комплексообразования ионов Ce^{3+} и La^{3+} с глицилглицином в водном растворе. Журн. общ. химии. 2018. Т. 88. № 5. С. 811–814.
9. Лыткин А.И., Черников В.В., Крутова О.Н., Смирнова Д.К. Термодинамика реакций комплексообразования ионов Ce^{3+} и La^{3+} с глицилглицином в водном растворе. Журн. общ. химии. 2018. Т. 88. № 5. С. 811–814.
10. Чернушенко Е.А., Саевич О.В. Исследование взаимодействия кобальта (III) с природными биолигандами // Scientific practice: modern and classical research methods // 2021.v1.52. С.167-168
11. К. Ардерн, К. Ф. Бэтчелор, Б. Упрети, Р. Чандран и Х. Абрахамс Тенденции реакционной способности комплексов кобальта (III) по отношению к различным аминокислотам на основе свойств алкильных цепей аминокислот // Acta Cryst. (2020). C76, 663-672.
12. С. А. Бычкова, Г. Г. Горболова, О. Н. Крутова, К. О. Фролова Потенциометрическое исследование устойчивости комплексов диглицина с ионами меди (II), никеля (II) и кобальта (II) в водном растворе // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2021, т. LXV, № 2-С.47-54.
13. S.M. Wilson-Coutts The Synthesis and Configuration of Some Polydentate Amino Acid Complexes of Cobalt (III) A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Biochemistry. Ионами
14. Сыровая А.О., Шаповал Л.Г., Макаров В.А., Петюнина В.Н., Грабовецкая Е.Р., Андреева С.В., Наконечная С.А., Бачинский Р.О., Лукьянова Л.В., Козуб С.Н., Левашова О.Л. Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов: в 2-х т. Том 1 / – Х. «Щедра садиба плюс», 2014 – 228 с.
15. Bukharov M.S., Shtyrlin V.G., Mukhtarov A.S., Mamin G.V. et al. Study of structural and dynamic characteristics of copper (II) amino acid complex in solutions by combined EPR and NMR relaxation methods. Phys.Chem. Chem. Phys. 2014. V. 16. P. 9411.
16. Абрамович А.И., Альтов П.Ю., Альтов П.Ю., Альтова Е.П. Молекулярное строение и надмолекулярная организация индивидуальных веществ, гибридных и функциональных материалов 2021.

ПАЙВАСТХОИ КОМПЛЕКСИИ КОБАЛТ БО АМИНОКИСЛОТАХО

Дар ин таҳқиқот чанд пайвастагиҳои нави комплексии кобалт бо кислотаҳои глутамин ва аспарагин синтез шуда, таркиб ва хосиятҳои онҳо бо истифодаи методҳои гуногуни химиявӣ ва физикавию химиявӣ омӯхта шуданд. Ҳар як пайвастагӣ дар асоси қонуниятҳои комплекссозӣ бо металлҳои гузаришӣ, хусусан кобалт, бо аминокислотҳои ба он вобаста ба меъёрҳои молекулий ва радиусҳои координасионӣ таҳия гардидааст.

Ин пайвастагиҳо метавонанд дар тарҳрезии препаратҳо барои табобати бемориҳои гуногун, ба монанди дармонҳои вируси ё бемориҳои рӯдаҳо, дар тавлиди катализаторҳо ва системҳои интиқоли доруҳо истифода шаванд. Таҳқиқоти минбаъда дар асоси ин пайвастагиҳои комплексӣ метавонанд ба фаҳмиши амиқтар дар бораи мутобиқати байни металл ва молекулҳои биологӣ ва таъмини хосиятҳои хос барои истифода дар соҳаҳои гуногун оварда расонанд.

Калидвожаҳо: кобалт, комплекс, аминокислотаҳо, координатсия, банд, термодинамика, маҳлул, хосият, раванд, фаъолнокӣ, устуворӣ.

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОБАЛЬТА С АМИНОКИСЛОТАМИ

В данной работе синтезировано несколько новых комплексов кобальта с глутаминовой и аспарагиновой кислотами, а их состав и свойства изучены с использованием различных химических и физико-химических методов. Каждое соединение было разработано на основе закономерностей комплексообразования с переходными металлами, особенно кобальтом, с аминокислотами в зависимости от молекулярных параметров и координационных радиусов.

Эти соединения могут быть использованы при разработке лекарств для лечения различных заболеваний, таких как вирусные или кишечные заболевания, в производстве катализаторов и систем доставки лекарств. Дальнейшие исследования на основе этих сложных соединений могут привести к более глубокому пониманию совместимости между металлами и биологическими молекулами и предоставить конкретные свойства для использования в различных областях.

Ключевые слова: кобальт, комплекс, аминокислоты, координатция, сивяз, термодинамика, раствор, свойства, процесс, активность, стабильность.

COMPLEX COMPOUNDS OF COBALT WITH AMINO ACIDSBOBIEV KHOLMUROD ABDUVADUDOVICH

In this work, several new cobalt complexes with glutamic and aspartic acids were synthesized, and their composition and properties were studied using various chemical and physicochemical methods. Each compound was designed based on the complexation patterns with transition metals, especially cobalt, with amino acids depending on the molecular parameters and coordination radii.

These compounds can be used in the development of drugs for the treatment of various diseases, such as viral or intestinal diseases, in the production of catalysts and drug delivery systems. Further studies based on these complex compounds can lead to a deeper understanding of the compatibility between metals and biological molecules and provide specific properties for use in various fields.

Keywords: cobalt, complex, amino acids, coordination, silyaz, thermodynamics, solution, properties, process, activity, stability.

Дар бораи муаллифон:

Бобиев Холмурод Абдувадудович,
Номзади илмҳои химия, дотсенти
кафедраи химия ва биология,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ,
Суроға: ҶТ, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121,
Тел: (+992) 904 00 29 63
E-mail: kholmurod.bobiev@mail.ru

Содиков Даврон Давлатович,
Корхонаи воҳиди давлатии «Экспертиза ва
озмиши маҳсулоти дорусозӣ ва тиббии
Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ
E-mail: davrons1970@mail.ru
Тел.: (+992) 907 58 70 02

Бобизода Гуломқодирӣ Муккамал,
д.и.б., д.и.ф., профессори
кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ,
Суроға: ҶТ, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121,
E-mail: bobievgm@mail.ru
Тел: (+992) 918 17 03 60

Об авторах:

Бобиев Холмурод Абдувадудович,
Кандидат химических наук, доцент кафедры
органической и биологической химии
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни,
Адрес: г.Душанбе, проспект Рӯдакӣ 121,
Тел.: (+992) 904 00 29 63,

E-mail: kholmurod.bobiev@mail.ru

Содиков Даврон Давлатович,

Государственное унитарное предприятие
«Экспертиза и испытание фармацевтической
и медицинской продукции Службы
государственного надзора здравоохранения и
социальной защиты населения.

Тел.: (+992) 907 58 70 02

E-mail: davrons1970@mail.ru

Бобизода Гуломкодир Муккамал,

д.б.н., д.ф.н., профессор кафедры
органической и биологической химии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Айни, РТ, г.Душанбе, проспект
Рӯдакӣ 121,
Тел.: (+992) 918 17 03 60
E-mail: bobievgm@mail.ru

About the authors

Bobiev Kholmurod Abduvadudovich,
Candidate of Chemical Sciences, Associate
Professor of the Department of Organic and
Biological Chemistry.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini,
Adress: 734003 Dushanbe, Rudaki Avenue 121,
Ph.: (+992) 904 00 29 63,
E-mail: kholmurod.bobiev@mail.ru

Sodikov Davron Davlatovich,
State Unitary Enterprise "Expertise and Testing
of Pharmaceutical and Medical Products of the
State Service for Supervision of Healthcare and
Social Protection of the Population.
Ph.: (+992) 907 58 70 02,
E-mail: davrons1970@mail.ru

Bobizoda Gulomkodir Mukkamal,
Doctor of Biological Sciences, Doctor of
Philosophy,
Professor of the Department of Organic and
Biological Chemistry.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini,
Adress: Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue 121,
Ph.: (+992) 918 17 03 60,
E-mail: bobievgm@mail.ru

**ҲАЛШАВАНДАГИИ СИСТЕМАИ ОБӢ - НАМАКИИ
СУЛФАТҲОИ КАЛИЙ, МАГНИЙ, КАЛСИЙ БАРОИ
ҲАРОРАТИ 0°C (K,Mg,Ca//SO₄-H₂O)**

Умаралии С., Мухторов П. А., Усмонов М. Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзиши Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Системаҳои бисёрчузъаи обӣ-намакӣ таркиби бисёр объектҳои табӣ ва техниро ташкил дода, ки мавзӯи тадқиқоти соҳаҳои химия, минералогия ва технология ба ҳисоб меравад. Усули асосии омӯзиши системаҳои химиявӣ - таҳлили физико-химиявӣ мебошад, ки бо ёрии он мо метавонем қонуниятҳои боҳамтасиркуни қисмҳои таркибии онҳоро муайян сохта, диаграммаҳои ҳолатӣ ё ҳалшавандагиро созем. Диаграммаҳои ҳолатии системаҳои химиявӣ ифодаи алоқамандии хосиятҳои моддаҳо (гудохташавӣ, ҳалшавандагӣ ва ғ.) ба таъсири омилҳои беруна (ҳарорат, фишор ва ғ.) мебошанд [1, с. 7].

Дар инкишофи назарияи асосҳои таҳлили физико-химиявӣ хусусан саҳми асосгузори ин фан Н.С. Курнаков хеле назарас мебошад. Ӯ аввалин маротиба вазифаҳои асосии таҳлили физико-химиявiro ҳамчун назарияи илмӣ муайян карда аст. Ба андешаи Н.С. Курнаков таҳлили физико-химиявӣ яке аз қисмҳои химия буда, ба таҳқиқи алоқамандии байни таркиб ва хосиятҳои ҷеншавандай системаҳои химиявӣ машғул аст, ки дар натиҷа диаграммаи схемагӣ ва ҳолатии он сохта мешаванд. Н.С. Курнаков якумин шуда принсипҳои асосии таҳлили физико-химиявӣ: принсипи пардарпайӣ ва мувофиқаро пешниҳод намудааст. Омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчузъа пеш аз ҳама ба он алоқаманд аст, ки то ҳоло усулҳои мавҷуда имконият намедиҳанд, ки системаҳои бисёрчузъа бо ёрии фигураҳои геометрии мавҷудаи фазои реалии сеченака инъикос карда шаванд, ҳамзамон иҷрои корҳои таҷрибавӣ вақт ва маводи химиявии зиёдро талаб мекунанд.

Аз тарафи Я.Г. Горошенко бошад, принсипи сеюми таҳлили физико-химиявӣ принсипи мутобиқат пешниҳод гардид, ки мувофиқи ин принсип гузариши элементҳои геометрии ҷузъи (*n*-ҷузъа) ба самти системаи умумӣ (*n+1*- ҷузъа) аз ҷиҳати илмӣ-назариявӣ асоснок қуонида шавад [2, с. 1679]. Дар асоси ин принсип усули нави омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчузъа бо номи усули транслятыя аз ҷониби Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои химия, профессор шодравон Солиев Л. пешниҳод карда шудааст, ки аз тарафи мутахассисони соҳа ҳамчун яке аз усулҳои универсалии омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчузъа пазируфта шудааст [3, с. 580].

Мақсад аз таҳқиқи ҳалшавандагӣ дар системаҳои химиявӣ аз он бармеояд, ки дар асоси натиҷаҳои ноилшудаи илмӣ таъсиррасонии байни ҳамдигарии онҳоро ошкор намуда, сохтани диаграммаи ҳолатии онҳо шароит фароҳам оварем.


Системаи ҷорҷузъаи **K,Mg,Ca//SO₄-H₂O** яке аз қисмҳои таркибии системаи панҷчузъаи **K,Mg,Ca//SO₄,CO₃-H₂O** мебошад, ки он дар таркиби партовҳои саноатӣ аз он ҷумла дар таркиби партовҳои моеъи саноати алюминий мавҷуд аст [4, с. 25]. Раванди кристаллизатсияи ин намакҳо дар партовҳои моеъ бо қонуниятҳои мувозинатҳои фазагии системаи бисёрчузъаи панҷ ва ҷорҷузъа таркибии онҳо муайян карда мешавад [5, с. 143., 6, с. 812].

Дар ин мақола натиҷаи ҳалшавандагии системаи иборат аз намакҳои сулфатҳои калий, магний ва калсий бо об ташкилёфта дар ҳарорати 0°C оварда шудааст. Пештар [7, с. 108, 8, с. 121] аз ҷониби мо бо истифода аз усули транслятыя мувозинатҳои фазагии системаи мазкур муқаррар карда шуда, диаграммаи мувозинатҳои фазагии он сохта шудааст.

Қисмҳои таркибии системаи химиявии мазкур аз сулфатҳои калий, магний ва калсий иборат аст, ки онҳо дар ҳарорати 0°C дар шакли Ар-арканит (K_2SO_4); Ше-шенит ($K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 6H_2O$); Си-сингенит ($K_2SO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O$); Гп-гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) ва M·12 ($MgSO_4 \cdot 12H_2O$) кристаллизатсия мешаванд. Барои гузаронидани таҷриба аз намакҳои зерин:

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (аз чиҳати химиявӣ тоза); $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (аз чиҳати химияви тоза); K_2SO_4 (тоза) истифода бурда шуд. Таҷриба дар асоси усули то серкунӣ гузаронида шуд.

Барои таҷриба дар нуқтаҳои нонвариантии системаҳои сечузъаи ин системаи ҷорҷузъаро ташкилдиданда ($\text{K}, \text{Mg}/\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}$, $\text{K}, \text{Ca}/\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}$ ва $\text{Mg}, \text{Ca}/\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}$) дар ҳарорати 0°C маҳлулҳо дар асоси [9, с. 805., 10, с. 817] омода намудем. Бо ёрии омехтакунаки магнитӣ маҳлулро омехта намуда муҳити реаксиониро дар ҳарорати 0°C бо ях идора намудем. Омехтакунӣ дар муддати 70-110 соат гузаронида шуд. Кристаллизатсияи фазаҳои саҳт тавассути микроскопии “Микромед С 11” мушоҳида карда шуда, пас аз ба мувозинат омадани фазаҳои саҳт онро тавассути аксгираки «Samsung A55» аксбардорӣ намудем, ки натиҷаи он дар расми 1 оварда шуда аст.




Расми 1. Микроакси фазаҳои саҳти мувозинатии системаи $\text{K}, \text{Mg}, \text{Ca}/\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}$ барои ҳарорати 0°C


Фазаҳои саҳт ва моеъро тавассути қифи Бюхнери ба тлуңбаӣ (насос) вакуумӣ пайвастааст, ҷудо намудем. Баъдан фазаҳои саҳтро тавассути спирти этили 96% шустем ва онро то ҳарорати 120°C хушӯк намудем. Таҳлили химиявӣ аз рӯи усулҳои [11, с. 252] гузаронида шуд. Таҳлили оптикаии кристаллҳо [12, с. 56] бо фазаҳои саҳти онҳо дар расми 1 ва натиҷаи таҳлили химиявӣ маҳлули моеъи ҳосилшуда дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Чадвали 1. Ҳалшавандагй дар нүктахои нонвариантни системи K, Mg,Ca//SO₄-H₂O барои ҳарорати 0°C

	K ₂ S O ₄	Таркиби фазаи моеъ. бо %				Фазаҳои саҳти мувозинатӣ
		CaSO ₄	MgSO ₄	H ₂ O		
1	7,5	-	-	92,5		Ap
2	-	0,22	-	99,78		Gp
3	-	-	20,3	79,7		M·12
	1,99	0,83	-	97,18		Ap+Ch
	6,99	0,022	-	92,98		Ch+Gp
	7,7	-	8,8	83,5		Ap+Шe
	3,15	-	19,8	77,05		Шe+M·12
	-	1,15	6,75	92,1		Gp+ M·12
	2,97	1,24	1,185	94,60		Gp+Ch+Шe
	5					
	2,70	1,36	1,85	94,09		Шe+M·12+Gp
	4,48	1,57	2,56	91,39		Ap+Ch+Шe

Дар асоси маълумотҳои таҷрибавии бадастовардашуда диаграммаи ҳалшавандагии системаи K,Mg,Ca//SO₄-H₂O барои ҳарорати 0°C соҳта шуда, дар расми 2. а) қисми обй-намакӣ б) қисми намакӣ оварда шудааст.





Расми 2. Диаграмма ҳалшавандагии системаи $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$ барои ҳарорати $0^\circ C$: а) қисми обӣ-намакӣ; б) қисми намакӣ.

Бо истифода аз усули массентрӣ мавқеи нуқтаҳои новариантӣ сатҳи сечузъагӣ (E_n^3) ва чорҷузъагӣ (E_n^4) дар диаграмма муайян гардидаанд, ки дар он нроқами тартибӣ ва дараҷаи 3,4 ҷузънокии нуқта мебошад. Бинобар сабаби кам будани ҳалшавандагии намакҳо таносуби он бо об ба 1:5 қабул гардидааст.

Чи хеле, ки аз расми 2 (б) дидо мешавад, дар ҳарорати $0^\circ C$ қисми зиёди диаграммаро майдони кристаллизатсияи Гп-гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) ишғол мекунад, ки он дар шароити додашуда кам ҳалшавандагии ин намакро нишон медиҳад. Шарҳи элементҳои геометрии (майдонҳо, нуқтаҳо ва ҳатҳо)-и диаграмма дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Шарҳи элементҳои геометрии диаграммаи $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$ дар ҳарорати $0^\circ C$

Элементҳои геометрий	Шарҳи аломатҳо
e_1	Ҳалшавандагии сулфати калий дар об
e_2	Ҳалшавандагии сулфати калсий дар об
e_3	Ҳалшавандагии сулфати магний дар об
E_1^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии фазаҳои $Ap + Cn$ дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
E_2^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии фазаҳои $Cn + Gp$ дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
E_3^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии фазаҳои $Ap + Sh$ дар системаи $K, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
E_4^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии фазаҳои $Sh + M \cdot 12$ дар системаи $K, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
E_5^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии фазаҳои $Gp + M \cdot 12$ дар системаи $Ca, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
E_1^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $Gp + Cn + Sh$ дар системаи $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
E_2^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии фазаи $Sh + M \cdot 12 + Gp$ дар системаи $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
E_3^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии фазаи $Ap + Cn + Sh$ дар системаи $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$e_1 - E_3^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи Ap дар системаи $Ca, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
$e_1 - E_1^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи Ap дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$e_2 - E_2^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи Gp дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$e_2 - E_5^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи Gp дар системаи $Ca, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
$e_3 - E_5^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи $M \cdot 12$ дар системаи $Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$e_3 - E_4^3$	Хати кристаллизатсияшавии фазаи $M \cdot 12$ дар системаи $K, Mg//SO_4 \cdot H_2O$

$E_1^3 - E_1^4$	H_2O Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $Ar + Sn$ дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$E_2^3 - E_3^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $Gp + Sn$ дар системаи $K, Ca//SO_4 \cdot H_2O$
$E_3^3 - E_1^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $Ar + Sh$ дар системаи $K, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
$E_4^3 - E_2^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $Sh + M \cdot 12$ дар системаи $K, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
$E_5^3 - E_2^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии фазаҳои $M \cdot 12 + Gp$ дар системаи $Ca, Mg//SO_4 \cdot H_2O$
$K_2SO_4 \cdot E_4^3 \cdot E_1^4 \cdot E_3^3 - K_2SO_4$	Майдони кристаллизатсияи фазаи Ar
$CaSO_4 \cdot E_2^3 \cdot E_3^4 \cdot E_2^4 \cdot E_5^3 - CaSO_4$	Майдони кристаллизатсияи фазаи Gp
$MgSO_4 \cdot E_4^3 \cdot E_2^4 \cdot E_5^3 - MgSO_4$	Майдони кристаллизатсияи фазаи $M \cdot 12$
$E_1^3 \cdot E_1^4 \cdot E_3^4 \cdot E_2^3 \cdot E_1^3 - E_3^3 \cdot E_1^4 \cdot E_3^4 \cdot E_2^4 \cdot E_3^3$	Майдони кристаллизатсияи фазаи Sn Майдони кристаллизатсияи фазаи Sh

Омӯзиши ҳалшавандагӣ дар системаи обӣ-намакӣ $K, Mg, Ca//SO_4 \cdot H_2O$ барои ҳарорати $0^\circ C$ ва соҳтори диаграммаи он нишон медиҳад, ки барои системаи мазкур, дар ин ҳарорат ду фазаи нав Ше-шенит ($K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 6H_2O$) ва Сн-сингенит ($K_2SO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O$) ба вучуд меояд, ки фазаи кристаллии онҳо дар расм оварда шудаанд. Инчунин шарҳи элементҳои геометрӣ ва микроакси фазаҳои саҳти мувозинатӣ дар системаи мазкур барои ҳарорати $0^\circ C$ оварда шудаанд. Натиҷаҳои илмии ба дастомадаро ҳамчун маълумоти ҳалшавандагӣ дар коркарди партовҳои моеъи саноатии истеҳсоли алюминий истифода бурдан мумкин аст.

Адабиёт

- Солиев, Л. Асосҳои таҳлили физико-химиявӣ / Л. Солиев. –Душанбе, –2020. –151 с.
- Горощенко, Я.Г. Основные направления методологии физико-химического анализа сложных и многокомпонентных систем / Я.Г.Горощенко, Л.Солиев // Журнал неорганической химии. –1987. –Т.32 –№7. –С. 1676-1681.
- Tursunbadaiov S., Soliev L. Phase equilibria in the sea-water $Na, K, Mg//Cl, SO_4 \cdot H_2O$ quinary system at $0^\circ C$. Brazilian journal of chemical engineering. 2020. T.37/ №3. C.577-593
- Эрматов, А.Г. Утилизация отходов производства алюминия / А.Г. Эрматов, У.М. Мирсаидов, Х.С. Сафиев, Б. Азизов. –Душанбе: Дониш. –2006. – 62 с.
- Soliev L., Jumaev M. T., Fritskiy I.O. Structure of the phase complex of the system $K, Mg, Ca//SO_4, Cl \cdot H_2O$ at $0^\circ C$ // Chemical Journal of Kazakhstan. – 2021. –С.142-150
- Усмонов, М. Растворимость в системе $CaSO_4 \cdot CaCO_3 \cdot CaF_2 \cdot H_2O$ при $25^\circ C$ / М. Усмонов, Л. Солиев, И. Низомов. // Докл. АН Республики Таджикистан. –2012. –Т.55. –№ 10. –С. 811 - 817.
- Солиев Л., Тошов А.Ф., Умаралии С. Страение фазового комплекса системы $K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O$ при 0 и $25^\circ C$. Байкальский материаловедческий форум. Улан- Уде. 2018. – С. 108 - 111
- Тошов А.Ф., Умаралии С. Омӯзиши мувозинатҳои фазагии системаи $K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O$ дар ҳарорати $0^\circ C$ бо усули транслятсия. Маводи конференсия илмии ҷумҳуриявии дар мар мавзӯи «Экология ва масъалаҳои таълиму тарбия» 26-27.05.2015 Душанбе, 2015. С. 121-125
- Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. –Т.1., кн. 1-2. –СПб.: Химиздат, 2003, –1151 с.
- Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. –Т.II., кн.1-2,–СПб.: Химиздат, 2004, – 1247 с.
- Резников, А. А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская, И. Ю. Соколов. –Изд. –Недра. –М. –1970. – 488 с.

12. Татарский, В. Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод анализа веществ / В.Б. Татарский. –Л.: –ЛГУ. –1948. –149 с.

ҲАЛШАВАНДАГИИ СИСТЕМАИ ОБӢ - НАМАКИИ СУЛФАТҲОИ КАЛИЙ, МАГНИЙ, КАЛСИЙ БАРОИ ҲАРОРАТИ 0°C(K,Mg,Ca//SO₄-H₂O)

Дар мақола натиҷаи омӯзиши ҳалшавандагии системай K,Mg,Ca//SO₄-H₂O барои ҳарорати 0°C бо усули массентрӣ оварда шудааст. Доностани қонуниятҳои ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазагии дар он ҷойдошта барои коркарди ашёи минералии табии вадарвандӣ саноатии намакҳои сулфатҳои калий, калсий ва магний дошта хеле зарур мебошанд. Мавҷудияти партовҳои гуногун дар назди корхонаҳои саноатӣ, ки мушкилотӣ имрӯзӣ экологӣ гардидааст ба муҳити зист таъсиррасон аст. Бо роҳи таҷрибӣ, дар асоси далелҳои ба дастовардашуда маротибаи аввал ҳалшавандагии системай K,Mg,Ca//SO₄-H₂O дар ҳарорати 0°C омӯхта шуда, диаграммаи онҳо соҳта шудааст.

Қалимаҳои калидӣ: ҳалшавандагӣ, фаза, транслятсия, партов, саноат, ҳарорат, ҳатҳо, майдонҳо, нуқтаҳо.

РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДНО-СОЛЕВЫХ СИСТЕМАХ СУЛФАТОВ КАЛИЯ, МАГНИЯ, КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 0°C (K,Mg,Ca//SO₄-H₂O)

В статье представлены результаты исследования растворимости системы K,Mg,Ca//SO₄-H₂O при температуре 0°C массцентрическим методом. Знание закономерностей растворимости и фазовых равновесий в нем весьма необходимо для переработки природных минеральных веществ и промышленных отходов, содержащих соли сульфатов калия, кальция и магния. Одной из актуальных экологических проблем является наличие различных отходов, в том числе отходов промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Экспериментально, на основании полученных данных, впервые, исследовано растворимость системы K,Mg,Ca//SO₄-H₂O при температуре 0°C и построена их диаграмма растворимости.

Ключевые слова: растворимость, фаза, транслляция, отход, промышленность, температура, кривые, поля, точки.

SOLUBILITY WATER-SALT SYSTEMS OF POTASSIUM, MAGNESIUM, CALCIUM SULPHATES FOR TEMPERATURE 0°C (K,Mg,Ca//SO₄-H₂O)

The article presents the results of a study of the solubility of the K,Mg,Ca//SO₄-H₂O system at a temperature of 0°C using the mass-centric method. Knowledge of the patterns of solubility and phase equilibria in it is very necessary for the processing of natural mineral substances and industrial wastes containing salts of potassium, calcium and magnesium sulfates. One of the pressing environmental problems is the presence of various wastes, including waste from industrial enterprises, which have a negative impact on the environment. Experimentally, based on the data obtained, for the first time, the solubility of the K,Mg,Ca//SO₄-H₂O system at a temperature of 0°C was studied and their solubility diagram was constructed.

Keywords: solubility, phase, translation, waste, industry, temperature, curves, fields, points.

Дар бораи муаллифон:

Умаралии Сафаралий,
муаллими қалони кафедраи технология ва
экологияи химиявӣ.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121.

Тел.: (+992) 917 86 12 26.
E-mail: safarali.umarali91@mail.ru

Муҳторов Парвиз Алимаҳмадовиҷ,
ассистенти кафедраи технология ва
экологияи химиявӣ,

Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121.

Тел.: (+992) 985 50 85 35.
E-mail: parvizm1993@mail.ru

Усмонов Муҳаммадсалим Бозорович,
номзади илми химия, дотсенти
кафедраи технология ва экологияи
химияйӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.
734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121.
Тел.: (+992) 918 88 78 12.
E-mail: usmonov.86@mail.ru

Об авторах

Умаралии Сафаралӣ,
старший преподаватель кафедры
химической технологии и экологии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 917 86 12 26.
E-mail: safarali.umarali91@mail.ru

Муҳторов Парвиз Алимаҳмадовиҷ,
ассистент кафедры химической
технологии и экологии.
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Айни.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 985 50 85 35
E-mail: parvizm1993@mail.ru

About the authors:

Umarali Safarali,
Senior lecturer of the Department of
Chemical technology and ecology.
Tajik State Pedagogical University named
after Sadriddin Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue, 121.
Phone: (+992) 917 86 12 26.
E-mail: safarali.umarali91@mail.ru

Муқторов Парвиз Алимаҳмадовиҷ
Assistant of the Department of Chemical
technology and ecology.
Tajik State Pedagogical University named
after S. Aini
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue, 121.
Ph.: (+992) 985 50 85 35.
E-mail: parvizm1993@mail.ru

Усмонов Муҳаммадсалим Бозорович,
кандидат химических наук, дотсент
кафедры химической технологии и
экологии
Таджикский государственный
педагогический университет имени
С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 918 88 78 12
E-mail: usmonov.86@mail.ru

Usmonov Muhammadsalim Bozorovich,
Candidate Of Chemical Sciences Docent of
the
Department of Chemical technology and
ecology,
Tajik State Pedagogical University named
after Sadriddin Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue, 121.
Ph.: (+992) 918 88 78 12.
E-mail: usmonov.86@mail.ru

КОРКАРДИ КОМПОЗИТСИЯ ДАР АСОСИ ЭКСТРАКТИ САБЗИ ВА ПЕПТИДХОИ ХУРМОЛЕКУЛА

Сайдзода Х.Х., Бобизода Ф.М., Файзуллоева М.М.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Дар мавриди маводҳои пептидӣ дар байни дигар доруҳо ҷойи бештареро ишғол мекунанд. Ин аз рӯи динамикаи афзоиши фурӯши онҳо дар ИМА шаҳодати медиҳад. Дар соли 2010, истеҳсол ва фурӯши доруҳои пептидӣ ба 13 миллиард доллар расид ва дар соли 2020, бозори пептидҳо ба 23 миллиард доллари ИМА арзёбӣ шуд, пешгӯй мешавад, ки то соли 2027 ба 57 миллиард доллар мерасад [1-4]. Бинобар ин таваҷҷӯҳ ба методҳои синтези пептидҳо руз аз рӯз меафзояд. Ҳусусан, ба методҳои синтез дар ҳалшаванд, зоро онҳо мақоми пешсафро дар синтези пептидҳои майдамолекули ҷадвалӣ ва модификасияҳои онҳо ишғол мекунанд [5-7].

Дар солҳои охир, равияи наве ба вучуд омад, ки ба даст овардани композицияҳо бар асоси экстрактҳо аз растаниҳо ва пептидҳои синтетикий мебошад. Ҳамаи ҳамин композицияҳо, масалан, ферулаи бӯйнок ва дипептиди изолейсил-триптофан [8], экстрактҳои барги зуфи калон ва пудинаи боғи бо дипептиди изолейсил-триптофан [9], аллакай ба даст омадаанд. Аммо сабзи боқӣ монда, ки ҳамчун манбаи каротиноидҳо дар маҳсулоти ҳӯрокворӣ ҳисобида мешавад [10, 11], ки таркиб ва дариҷаи аминокислотагӣ ва экстракти сабзи таҳқиқ шудааст [12-14].


Мавод ва усуљҳо

Синтези пептидҳо бо методи ангидридҳои омехта. 10 ммоль компоненти карболисилро дар 10 мл ДМФА ҳал мекунанд, то -10°C хунук мекунанд ва 10 ммол этилхлорформиат ва 10 ммол N-метилморфолин илова мекунанд. Пас аз 2 дақиқа, 10 ммол аминокомпонентро дар 5 мл ДМФА ҳал намуда, илова мекунанд. Омехтакунаки магнити бо колбай реаксионӣ барои 2 соат дар шароити хунук ва як шаб дар ҳарорати хона омехта карда мешавад. Пас аз он омехтаи реаксиониро дар этилатсетат ҳал карда, бо реагентҳои хос ҷиятҳои кислотагӣ ва асосӣ дошта коркард мешавад. Маводи хосилшударо аз маҳлул бо усули такшонкуни чудо карда мешавад.


Синтези пептидҳо бо методи эфирҳои фаъол. 10 ммоль трифтогратсетиламиноқислотро дар 10 мл этилатсетат ҳал мекунанд, то -10°C хунук мекунанд, 10,5 ммол ДЦГК илова мекунанд, 30 дақиқа омехта мекунанд ва 10 ммол пентафторэтанолро илова намуда, 2 соат омехта мекунанд. Сипас ДЦГМ, ки ба вучуд омадааст, филтр мекунанд, маводи филтшударо чудо мекунанд. Дар этилатсетат 10,5 ммоль намакҳои натрии аминокомпонентро ҳал намуда, илова мекунанд ва як шаб дар ҳарорати хона омехта мекунанд. Пас аз ин, ҳалкунандаро бутрони намуда, бо эфир шуста мешавад. Маводи хосилшударо аз ҳалкунандаи мувоғиқ боз бо роҳи такшонкуни тоза мекунад.

Музокираи натиҷаҳо. Дар марҳилаи аввал дипептид Z-Leu-Gly-OCH₃ ба даст омадааст. Синтез бо методи ангидридҳои омехта бо истифодаи этилхлорформиат ҳамчун маводи фаъодкунанда анҷом дода шуд. Баромади назарияви дипептид 90% буд. Бо таъсири бромисти гидроген дар кислотаи атсетати яхӣ гурӯҳи карбобензоксӣ тоза шуда, бромгидрати дипептид бо баромади назарияви 98% ба даст омад. Дар марҳилаи наъватӣ трипептид Z-Ala-Leu-Gly-OCH₃ аз карбобензокси ва хлоргидрати дипептид бо ҳамон методи ангидридҳои омехта ба даст оварда шуд.

Барои хосил кардани банди пептиди этилхлорформиат истифода шуд. Баромади трипептид 85%-ро ташкил намуд. Ба ин тартиб, баромади умумии трипептиди муҳофизат шудаи Z-Ala-Leu-Gly-OCH₃ 75% ташкил дод.



Сипас, бо ҳамон схема бо методи эфирҳои фаъол карда шудаи пентафторменилӣ, ҳамин пептид синтез гардид. Танҳо ба ҷойи гурӯҳи карбобензоксӣ, гурӯҳи трифтортатсетат истифода шуд, ки бо ёрии сефтортатсетат ба даст оварда шуд, аз рӯи нақшай дар зер оварда.



Дар марҳилаи дувум, лозим буд, ки эфирҳои пентафтортэтилӣ, ки аз пентафтортэтанол ($\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{-OH}$) ба даст меоянд, истехсол шаванд. Мо пешгӯй кардем, ки бо сабаби фтор дар атоми карбони α -гурӯҳи карбоксилӣ, ҳангоми таъсир фтора, боқимонда зарядҳои қисман мусбат пайдо мешаванд, ки гурӯҳи карбоксили аминокислотро фаъол мекунанд. Эфири пентафтортэтилӣ барои компоненти карбоксилӣ бо ёрии дициклогексилкарбодииимид ба даст оварда шуд ва ба реаксияи барои фаъолгардонии бевосита ворид карда шуд, бе чудо кардани он дар шакли алоҳида, пас аз филтр кардани дисиклогексилмочевина. Схемаи реаксия чунин аст:

Компоненти карбоксилӣ + ДЦГК + пентафтортенол $\rightarrow\rightarrow$ Эфири фаъолишида + ДЦГМ↓ + аминокомпонент $\rightarrow\rightarrow$ Дипептид + пентафтортенол.

Дипептид ба даст омад, пас аз коркард бо реагентҳои кислота ва асос ва боз пас аз тақшонкуни аз ҳалкунандай мувоғик. Баромади дипептид 72%, трипептид – 69%. Ҳамагӣ, баромади трипептид 49,7% буд.

Ба ин тартиб, эфири нави фаъол хосил шуда на камтар аз дигар эфирҳои нави фаъол мавриди истифода дар синтези пептидҳо, масалан эфирҳои *p*-нитрофенилӣ, мебошад.

Пас аз ин, ба мо ҷолиб омад, ки ҷой гуна ҳусусияти аминокислота таъсир мекунад ба ҳарчи дипептиде, ки бо методи эфирҳои пентафтортэтилӣ ба даст меояд.

Барои ин мақсад, ҳамчун компоненти карбоксилӣ фенилаланин ва O-Bzl-тироzin истифода шуданд. Мисли компонент аминокислота, мо эфири метилии глицинро истифода кардем.

Дипептид **TFA-Phe-Gly-OCH₃** бо баромади 70% ба даст омад.

Дипептид **TFA-Tyr(OBzl)-Gly-OMe** бо баромади 66% ба даст омад.

Аз ин рӯ, хулоса карда шуд, ки дар аминокислотҳои ароматикӣ, ба далели мавҷудияти ҳалқаи фенолӣ дар гурӯҳи гидрокси, мушкилоти стерикӣ ҳангоми фаъол кардани гурӯҳи карбоксил ва дар реаксия бо компоненти аминокислотаги ба вучуд омада пайдо мешаванд.

Миқдори зиёди пептидҳои дорои триптофан дар байни пептидҳои калонмолекулавӣ ба даст омада, ба ди-, три- ва тетрапептидҳои триптофандор доҳил мешаванд [13;14]. Баромади пептидҳо дар марҳилаҳои пайвастшави дар ҷараёни синтези аминокислотҳо 70-90% ба даст омада буд.

Чунки пештар зикр шуда буд, имрӯз равияи нави коркарди композицияҳои растаний ва пептидҳои синтетикий рушд мекунад. Яке аз растаниҳои ояндадор барои таҳқиқи экстракт аз он чумла сабзи мебошад. Дар таркиби он каротиноидҳо, аминокислотҳо ва пайвастагиҳои фенолӣ муайян карда шудаанд [15;16]. Аз ин рӯ, экстракт барои мавҷудияти аминокислотҳо, флавоноидҳо ва пайвастагиҳои фенолӣ санҷида шуд. Мавҷудияти аминокислотҳо бо реаксияи нингидрин санҷида шуд – рангии фиолетӣ пайдо шуд, флавоноидҳо – пас аз реаксия бо хлориди алюминий рангии сурх пайдо шуд.

Қайд кардани миқдор бо усули спектрофотометрия анҷом дода шуд: аминокислотаҳо бо фурубари нур дар дарозии мавҷи 760 нм, флавоноидҳо – бо фурубари нур дар дарозии мавҷи 410 нм пас аз реаксия бо хлориди алюминий, пайвастагиҳои фенолӣ – бо фурубари нур дар дарозии мавҷи 730 нм пас аз реаксия бо реактиви Фолин-Чиколте.

Сипас, экстракти хушкшударо дар об ҳал карда, дар маҳлул бо истифода аз реаксияҳои сифатӣ мавҷудияти аминокислотаҳо ва флавоноидҳоро муайян карданд. Мавҷудияти аминокислотаҳо бо реаксияи сифатӣ бо нингидрин тасдиқ карда шуд: ҳангоми илова кардани нингидрин рангубори бунафш пайдо мешуд. Мавҷудияти флавоноидҳо пас аз илова кардани хлориди алюминий бо пайдо шудани рангубори сурх муайян карда шуд.

Дар ФМ 14 мақолаи фармакопияи ҶШС 1.4.1.0021.15 «Экстрактҳо» мавҷуд аст, ки асоси таҳияи моқарор гирифт (ҷадвал 1).

Параметрои стандартизатсияи экстракти хушкшудаи наъно

Параметр	Усули муайянсозӣ	Хусусиятҳои миқдорӣ
Хусусиятҳои миқдорӣ	Визуалӣ	Экстракт аз ранги зардчатоб то сурх. На бештар аз 5%
Талафот дар масса ҳангоми хушконидан, %	ОФС.1.2.1.0010.15 «Талафот дар масса ҳангоми хушконидан», ГФ 14, ч.1. с.567–569	
Спирти этилий	ОФС.1.2.1.0016.15 «Муайянкуни спирти этилий дар воситаҳои доругӣ», ГФ 14, ч.1. с.610–614	На бештар аз 0,5%.
Металлҳои вазнин Тозагии микробиологӣ	ОФС.1.2.4.0002.18 «Тозагии микробиологӣ», ГФ 14, ч.1. с.1128	На бештар аз 0,01%. <ul style="list-style-type: none"> • Шумораи умумии микроорганизмҳои аэробӣ - на бештар аз 10^5 КОЕ дар 1 г. • Шумораи умумии хамирмоя ва замбуруғҳо - на бештар аз 10^4 КОЕ дар 1 г. • Энтеробактерияҳои ба талҳӣ устувор - на бештар аз 10^3 КОЕ дар 1 г. • Escherichia coli дар 1 г бояд набошад. • Бактерияҳои ҷинси Salmonella дар 25 г бояд набошанд.
Ҳаҷми таҳшиншуда	ОФС «Муайянкуни ҳаҷми таҳшиншуда»	
Сифат Аминокислотаҳо	Реаксияи сифатӣ бо нингидрин	Бояд ранги бунафш пайдо шавад.
Флавоноидҳо	Спектрофотометрия пас аз реаксия бо хлориди алюминий дар 410 нм	На бештар аз 25 г-экв Кв дар 100 г моддаи хушкшуда.
Пайвастагиҳои фенолӣ	Спектрофотометрия бо шиддати ҷаббиши дар 730 нм дар баробар ба кислотаи галловӣ	На бештар аз 45 г-экв ГК дар 100 г моддаи хушкшуда.

Ба ин тарик, барои экстракти хушкшудаи сабзии сурх хуччатҳои меъёри таҳия карда шуданд.

Трипептид бо усули хроматографияи қабати тунук (ХҚТ) пас аз чудошавӣ дар пластинкаҳои хроматографии «Силуфол УФ-254» дар системаи н-бутанол-кислотаи сирко-об (4:1:1) бо муқоиса бо стандарт муайян карда шуд.

Пас аз ин, таркиби дорусозии дорои чунин компонентҳо таҳия гардид:

- 400 мг экстракти хушкшуда,
- 10 мг трипептид.

Таҳқиқи хосиятҳои токсикологии маркиб: Барои омӯзиши заҳрнокии шадид (острая токсичность) 48 мушки бесилсилаи ҳарду ҷинс бо массаи 18–22 г интихоб гардиданд. Композитсия омода ва ба мушҳо тавассути ҳӯрдан дар вояҳои ба микдори 500, 1500, 2500 ва 5000 мг/кг ворид карда шуд. Гурӯҳи назоратӣ композитсияро қабул накарданд. Ҳар як гурӯҳ аз 6 муш (3 нарина ва 3 модина) иборат буд.

Мушоҳидаҳо дар давоми 14 рӯз анҷом дода шуданд. Клиникай ҳолати ҳайвонҳо аз руи ин нишондодҳои зерин сабт карда шуданд:

- Ҳолати умумии мушҳо,
- Фаъолият ва рафткор,
- Вазъи системаи нафаскашӣ, пӯст ва мӯй,
- Истеъмоли ғизо ва об.

Барои ҳисоб кардан аз рӯи ин нишондодҳои заҳрнокии шадид усули таҳлили пробит, ки ба ҳисобигирии марги ҳайвонот асос ёфтааст, истифода шуд. Класи ҳатари мавод мувофиқи ГОСТ 12.1.007-76 муайян карда шуд.

Натиҷаҳо: Таъйин карда шуд, ки композитсия ба синфи 6 ҳатари кам (қарип бе зарар) мувофиқат мекунад. Мувофиқи дараҷаи заҳрнокӣ, LD₅₀ > 5000 мг/кг.

Истеъмоли ғизо ва об дар байни гурӯҳи назоратӣ ва гурӯҳҳои таҷрибавӣ фарқ намекард. Вазни мушҳое, ки композитсияро гирифтанд, низ бо нишондиҳандаҳои мушҳои гурӯҳи назоратӣ фарқ надошт.

Намуди зоҳирии ҳайвонот муқаррарӣ буд, ҷойҳои бе мӯй мушеҳида нашуданд. Фаъолият ва ҳаракатнокӣ, ҳамоҳангии ҳаракатҳо дар доираи меъёр буд, ба ангезандашои беруна вокуниши стандартӣ зоҳир мешуд. Нафаскашӣ муқаррарӣ буд. Консистенсияи начосат, даврияти пешобравӣ ва ранги пешоб низ дар доираи муқаррарӣ буданд. Дар давоми давраи мушеҳида, ҳам дар гурӯҳи таҷрибавӣ ва ҳам дар гурӯҳи назоратӣ, иштиҳои хуб ва афзоши вазн ба назар расид.

Дар муддати 14 рӯз марги миёни мушҳои тадқиқотӣ мушеҳида нашуд, бинобар ин муайян кардани LD₅₀ имконнозӣ набуд. Бо дарназардоши он, ки дар микдори 5000 мг/кг марги миёни мушҳо ба қайд гирифта нашуд, мувофиқи ГОСТ 12.1.007-76, ба композитсия синфи 6 ҳатари кам (қарип бе зарар) дода шуд [Моддаҳои зараворӣ. Тасниф ва талаботҳои умумии бехатарӣ: ГОСТ 12.1.007-76, 2].

Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки композитсия дар вояҳое, ки тадқиқ шуд, таъсири заҳрнок ба мушҳои таҷрибавӣ надорад ва имконияти гузаронидани тадқиқот оид ба муайян кардани хосиятҳои иммуностимулятории композитсияи интихобшударо фароҳам меорад.

Дар таҳқиқоти заҳрнокии музмин (хроническая токсичность) нишон дода шуд, ки ҳайвоноти гурӯҳи таҷрибавӣ ва назоратӣ аз яқдигар фарқ намекарданд, ки ин шаҳодати набудани хосиятҳои заҳрнокии композитсия мебошад.

Ҳамин тавр, экстракти хушкшудаи сабзӣ стандартизатсия карда шуд ва композитсияе, ки трипептид ва экстракти сабзиро дар бар мегирад ва хосиятҳои заҳрноки надорад, таҳия гардид.

Адабиёт

1. U.S. Food and Drug Administration (FDA): официальный сайт – URL: https://www.fda.gov/drugs/new_drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2021 (дата обращения 3 мая 2021).
2. U.S. Food and Drug Administration (FDA): официальный сайт — URL: https://www.fda.gov/drugs/new_drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2020 (дата обращения 3 мая 2021).
3. Beatriz G. de la Torre, Fernando Albericio. Peptide Therapeutics 2.0 // Molecules. 2020. Vol. 25. P. 2293 doi:10.3390/molecules25102293.
4. Vincent Martin, Peter H. G. Egeland, Henrik Johansson, Sebastian Thordal Le Quement, Felix Wojcik and Daniel Sejer Pedersen. Greening the synthesis of peptide therapeutics: an industrial perspective // RSC Adv. 2020 Vol. 10. P. 42457.
5. С. М. Филатова*, М. К. Гусева, Т. Г. Бодрова, Д. В. Паршина, У. А. Буданова, Ю. Л. Себякин. Эволюционное развитие и структурное разнообразие природных антимикробных пептидов, пептидомиметиков и катионных амифилов на основе аминокислот Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2021, т. LXV, № 2-С.22-34;
6. Полянский М. А.1, Гинак А. И.2 Основные концепции синтеза пептидов как нового поколения биологически активных препаратов известия спбгти (ту) химия и химическая технология. органический синтез и биотехнология №58(84) 2021- С.62-65;
7. Vasso Apostolopoulos, Joanna Bojarska, Tsun-Thai Chai, Sherif Elnagdy, Krzysztof Kaczmarek, John Matsoukas, Roger New, Keykavous Parang, Octavio Paredes Lopez, Hamideh Parhiz, Conrad O. Perera, Monica Pickholz, Milan Remko, Michele Saviano, Mariusz Skwarczynski, Yefeng Tang, Wojciech M. Wolf, Taku Yoshiya, Janusz Zabrocki, Piotr Zielenkiewicz, Maha AlKhazindar, Vanessa Barriga, Konstantinos Kelaidonis, Elham Mousavinezhad Sarasia and Istvan Toth A Global Review on Short Peptides: Frontiers and Perspectives / // Molecules 2021. Vol. 26, P. 430. <https://doi.org/10.3390/molecules26020430>
8. Хусейнов У.М. разработка композиции на основе иммуномодулирующего препарата тимогар, лекарственных растений подорожника большого (*Plantago major L.*) и мяты перечной (*Mentha piperita L.*). дис..канд.биол.наук – Душанбе, 2019, - 110 С.
9. Попова О.А. Разработка фармацевтической композиции на основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и ферулы вонючей. Автореф. Дис. канд.фарм.наук. / О.А. Попова. - Пятигорск, 2022. – 24 с.
10. Wang, Y.H., - Protoplasma. – 2020. – № 257. – Р. 949–963 . DOI: 10.1007/s00709-020-01482-4
11. Pace, B. - Journal of Food Composition and Analysis. – 2020. – № 86. – 103363. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103363>
12. Nuray Koca Bozalan & Feryal Karadeniz - International Journal of Food Properties, 2011, 14:5, 1060-1068, DOI: 10.1080/10942910903580918
13. Дейгин В.И., Коротков А.М. Пептид и способ его получения.
14. Патент РБ BY 7820 Бобиев Г.М.
15. Abbas Ali Dehpour, Mohammad Ali Ebrahimzadeh, Nabavi Seyed Fazel, Nabavi Seyed Mohammad – Grasas y aceites, 2009, 60 (4), 405-412, DOI: 10.3989/gya.010109
16. Стасевич О.В., Лихтарович Е.С., Шемет С.Н. - Труды БГТУ. Сер.: Химические технологии, биотехнология, геоэкология, 2014. Хя 4. С. 200-203.

КОРКАРДИ КОМПОЗИТСИЯ ДАР АСОСИ ЭКСТРАКТИ САБЗИ ВА ПЕПТИДХОИ ХУРДМОЛЕКУЛА

Ҳосил намудани трипептиди H-Ala-Leu-Gly-OH тавассути методҳои ангидридҳои омехта бо истифодаи этилхлорформияти ҳамчун агенти конденсатор ва методи эфирҳои фаъол (эфирҳои пентафтторэтил) бе чудо кардани онҳо дар шакли озод ва ворид кардани реаксияи конденсатсия бо компоненти амино баъд аз филтратсияи дициклогексилмочевинаи ба вучуд омада тавсиф шудааст. Экстракти сабзи дар асоси нишондиҳандаҳои умумӣ ва барои мавҷудияти аминокислотҳо, flavonoidҳо ва пайвастагиҳои фенолӣ стандартонӣ карда шудааст. Композитсияи трипептид ва экстракти сабзи ба даст овардашудааст, ки дар он хосиятҳои заҳрнокӣ дидо намешавад.

Калидвожаҳо: трипептид, методи ангидридҳои омехта, методи эфирҳои фаъол, экстракти сабзи, аминокислотҳо, флавоноидҳо, пайвастагиҳои фенолӣ.

ОБРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНИ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ

Получение трипептида H-Ala-Leu-Gly-OH смешанноангидридными методами с использованием этилхлороформа в качестве конденсирующего агента и методом активных эфиров (пентафторэтиловых эфиров) без разделения их в свободной форме и введения реакции конденсации с аминокомпонентом после фильтрации дициклогексилмочевины. было описано. Зеленый экстракт стандартизирован по общим показателям и на наличие аминокислот, флавоноидов и фенольных соединений. Получена композиция трипептида и экстракта зелени, не обладающая токсическими свойствами.

Ключевые слова: трипептид, смешанный ангидридный метод, метод активных эфиров, экстракт зелени, аминокислоты, флавоноиды, фенольные соединения.

PROCESSING OF A COMPOSITION BASED ON A GREEN EXTRACT AND LOW-MOLECULAR PEPTIDES

Obtaining the tripeptide H-Ala-Leu-Gly-OH by mixed anhydride methods using ethyl chloroform as a condensing agent and by the method of active esters (pentafluoroethyl esters) without separating them in free form and introducing a condensation reaction with an amino component after filtration of dicyclohexylurea. was described. The green extract was standardized for general indicators and for the presence of amino acids, flavonoids and phenolic compounds. A composition of the tripeptide and green extract was obtained that did not have toxic properties.

Keywords: tripeptide, mixed anhydride method, active ester method, green extract, amino acids, flavonoids, phenolic compounds.

Дар бораи муаллиффон:

Сайдзода Хайридини Хол,
унвончӯи кафедраи биохимия,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ,
E-mail: ravshanjon_1990@inbox.ru,
Тел.: (+992) 988 14 77 14

Бобизода ГуломқодирМуқаммал,
доктори илмҳои биология ва фармацевтика,
профессори кафедраи химиии органики ва
биологӣ,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С.Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. ҳиёбони
Рӯдакӣ, 121,
Тел.: +(992) 888 87 79 17,
E-mail: bobievgm@mail.ru,

Об авторах:

Сайдзода Хайридини Хол,
соискатель кафедры биохимии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни,
E-mail: ravshanjon_1990@inbox.ru,
Тел. (+992) 988 14 77 14

Файзулоева Мукаррама Махмудҷоновна
Номзади илмҳои педагогӣ,
муаллимаи калони кафераи методикаи
таълими химияи
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
E-mail: fmukarrama@mail.ru
Тел.: (+992) 918 83 19 95

Бобизода Гуломқодир Муқаммал,
Доктор биологических и фармацевтических
наук, профессор кафедры органической и
биологической химии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни
734003, Республика Таджикистан, г.
Проспект Рудаки, 121,
Тел.: +(992) 888 87 79 17,
E-mail: bobievgm@mail.ru,

Файзуллоева Мукаррама Махмуджоновна
кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры методика
преподавания химии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121

About the authors:

Saidzoda Khayridini Khol,
applicant of the Department of Biochemistry,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini,
E-mail: ravshanjon_1990@inbox.ru,
Ph.: (+992) 988 14 77 14

Bobizoda Gulomkodir Mukammal,
Doctor of Biological and Pharmaceutical
Sciences, Professor of the Department of
Organic and Biological Chemistry,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini.
734003, Republic of Tajikistan, Rudaki Avenue,
121,
Ph.: +(992) 888 87 79 17,
E-mail: bobievgm@mail.ru,

Fayzullaeva Mukarrrama Mahmydjonovna,
Candidat of Pedagogic Sciences Senior Lecturer
of the Departament of chemistry methodology.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 918 83 19 95
E - mail fmukarrrama@mail.ru.tel:

УДК 66.074.396.2

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ФТОРГИПСА
ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФТОРИСТОГО
ВОДОРОДА ООО «ТАЛКО КЕМИКАЛ»**

Сайдов Н. М.

Институт химии им. В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистана

Джумаев Ш. С.

Таджикский алюминиевый завод (ТАЛКО)

Рузиев Д. Р.

Таджикский национальный университет


Камалитдинов С. К.

*Филиал Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» в городе Душанбе*

Согласно литературным данным [1-2] природными сульфат кальциевыми минералами являются двуводный гипс – гипсовый камень, и ангидрит – безводный сульфат кальция. Оба эти минерала после соответствующей переработки обладают вяжущими свойствами, которые, как известно, являются востребованным качеством при производстве строительных материалов и изделий.

В настоящее время в промышленности существует довольно много химических технологий, в которых в качестве побочных продуктов образуются сульфат кальциевые отходы. В зависимости от форм химического соединения – кристаллогидрат или безводная форма, а также, в какой технологии получения целевого продукта образуется та или иная форма сульфата кальция в технической и научной литературе существуют следующие термины: фосфо гипс, фосфо ангидрит, титано гипс, боро гипс, фтор гипс, фтор ангидрит, кальцито ангидрит[3]. Безводную форму сульфата кальция, образующуюся в той или иной технологии, называют техногенным ангидритом.

В ООО «ТАЛКО-Кемикал» при производстве фтористого водорода в результате взаимодействия флюорита с серной кислотой происходит образование сульфата кальция. Промышленное получение безводного фтористого водорода и попутно образующегося безводного сульфата кальция – ангидрита, и в России, и за рубежом основано на сернокислотном разложении плавикового шпата при повышенной температуре.



Полученный фторангидрит представляет собой порошок, который является побочным твердым продуктом технологии фтороводорода. Это – безводный сульфат кальция, содержащий в своем составе некоторые количества серной кислоты и фтороводорода.

После нейтрализации (обезвреживания) кислой составляющей щелочным реагентом, например негашеной известью, измельчения и классификации - фторангидрит превращается в техногенный ангидрит, занимающий 1-е место по своей экологической чистоте среди используемых строительных материалов.

Проектная мощность ООО «ТАЛКО-Кемикал» по производству фтористого водорода составляет 22000 т/г, соответственно в течение года образуется большое количество отходов, около 75000 тонн фторгипса.

Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных отходов является их использование, как техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде всего строительного назначения.

Строительство потребляет около трети всей массы продукции материального производства, и более половины всех затрат идут на производство строительно-монтажных работ.

Комплексное использование технических, организационных, экономических факторов и результатов ускорения научно-технического прогресса позволяет решить проблему

ресурсосбережения в строительстве.

Важнейший резерв ресурсосбережения в строительстве - это широкое использование вторичных материальных ресурсов, которыми являются отходы производства и потребления. Опережающий рост объема промышленных отходов над ростом общественного производства, и обусловлен расходами удаление и складирование отходов, которые составляют в среднем 8-10% стоимости основной производимой продукции.

Использование промышленных отходов позволяет:

обеспечить производство источником дешевого и частично подготовленного сырья;
экономит капитальные вложения, предназначенные для строительства предприятий, добывающих и перерабатывающих сырье, повышает уровень их рентабельности;

позволяет высвободить площади земельных угодий, снизить степень загрязнения окружающей среды.

Увеличение степени применения побочных продуктов промышленных производств считается важнейшей задачей государственного значения.

Утилизация промышленных отходов и их дальнейшее использование в производстве строительных материалов, позволяет покрыть до 40% потребности в сырье. Применение отходов промышленности на 10—30% снижает затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с производством их из природного сырья, а капитальные вложения при этом снижаются на 35—50% [4-8].

Фторангидрит, полученный при различных температурах на ООО «ТАЛКО-Кемикал» непосредственно из печи, имел следующий химический состав, представленный в таблица-1.

Таблица 1-Химический состав исходного фтор ангидрида ООО «ТАЛКО-Кемикал»

Химический состав фтор ангидрида, %мас.				Угол откоса, градус
CaSO ₄	CaF ₂	H ₂ SO ₄	HF	
88.5- 98.2	0.5- 1.8	0.5- 10.0	0.01-0.2	31-41

Исходя из вышеприведенного изучение химического состава фтор ангидрида образующихся, как отхода производства ООО «ТАЛКО-Кемикал» является актуальной задачей. Для изучения возможности утилизации фторогипса были проведены лабораторные исследования его физико-химического свойства и полученные характеристики сравнивались с характеристиками стандартного строительного гипса. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 2.

Как видно в таблице 2 по таким показателям, как содержание кристаллизационной влаги, сульфатов кальция с двумя молекулами воды, сульфатов кальция с 0,5 молекулами воды и растворимого ангидрита фторогипс ООО «ТАЛКО-Кемикал» не соответствует характеристиками традиционного строительного гипса.

Таблица 2-Сравнительные физико-химические показатели фторогипса ООО «ТАЛКО-Кемикал» с строительным гипсом

Физико-химических показателей	Фторогипс	Строительный гипс
Гигроскопическая влага (50-55°C), %	0.15-0.35	0.4-0.5
Кристаллизационная влага (400°C), %	0.4-0.8	5-6
CaSO ₄ ·2H ₂ O, %	3.5	26.23
CaSO ₄ ·0.5H ₂ O, %	0.9	16
Растворимый ангидрит, %	0.003	1.2
Оксид серы (VI), %	56-57	-
Сульфат кальция (расч.),	95-97	-
Оксид кремния и нерастворимый остаток, %	1-2	-
Кислотность, %	0.05	-

Для определения фракционного состава фторогипса ООО «ТАЛКО-Кемикал» был проведен фракционный анализ результаты, который приведен в таблице 3.

Таблица 3-Фракционный состав фторогипса ООО «ТАЛКО Кемикал»

Фракции, мм	≥ 2.5	$\geq 1.6 - \leq 2.5$	$\geq 0.315 - \leq 1.6$	$\geq 0.1 - \leq 0.315$	≤ 0.1
Содержание фракции, %	24.65	7.85	20.41	36.16	10.93

Из результатов проведенных исследований видно, что состав всех фракции (от менее 0,1 мм до более 2,5 мм) по процентному содержанию фторогипса не соответствуют требованиям, предъявляемым к технологическому сырью для производства гипса.

С целью выяснения физико-химические показатели фторогипса в различных фракциях были проведены лабораторные исследования результаты, которых представлены в таблице 4.

Таблица 4-Физико-химические показатели фракционного состава фторогипса ООО «ТАЛКО-Кемикал»

физико-химические показатели	≥ 2.5 мм или 24.65%	$\geq 1.6 - \leq 2.5$ мм, или 7.85%	$\geq 0.315 - \leq 1.6$ мм, или 20.41%	$\geq 0.1 - \leq 0.315$ мм, или 36.16%	≤ 0.1 мм, или 10.93%
Гигроскопическая влага (50-55°C), %	0.14	0.13	0.16	0.12	0.15
Кристаллизационная влага (400°C), %	0.58	0.50	0.57	0.64	0.52
$\text{CaSO}_4\text{xH}_2\text{O}$, %	2.77	2.39	2.72	3.06	2.48
$\text{CaSO}_4\text{x 0.5H}_2\text{O}$, %	0.40	0.20	0.40	0.30	0.20
Оксид серы (VI), %	67.90	67.92	68.85	67.90	68.89
Оксид кальция, %	28.32	28.54	28.89	28.45	28.32
Сульфат кальция, %	96.22	96.46	97.74	96.35	97.21
pH среды	2.48	2.18	2.03	2.06	2.52

Как видно из табл. 4 во всех фракционных составляющих фторогипса ООО «ТАЛКО-Кемикал» (от более 2,5 мм, до менее 0,1 мм) и по физико-химические показатели, в пределе точности эксперимента, практически не отличаются.

Для достоверности результатов химического анализа состава фторогипса был проведен физико-химический анализ с применением рентгенофазового анализа (РФА), результаты которого представлены на таблице 5 и рисунке 1.

Таблица 5 Таблица результатов анализа исходного РФА

Название (вещества или минерал)	Химическая формула	Концентрация, %	Совпадения пиков	
			Найденные	Всего
Гипсид	CaSO_4	100	14	16
Сумма		100		

Список пиков

2-Тета	D-Расстояние	Интенсивность	Ширина	Достоверность	Matches
25.344	3.5113	600	0.273	100%	A
31.246	2.8602	169	0.273	100%	
36.179	2.4808	45	0.311	100%	A
38.547	2.3336	147	0.287	100%	A
40.694	2.2153	129	0.287	100%	
43.232	2.0909	43	0.293	100%	A
45.411	1.9956	37	0.291	100%	A
46.754	1.9413	24	0.338	100%	A
48.628	1.8708	77	0.353	100%	A
52.194	1.7511	84	0.264	100%	A
55.680	1.6494	109	0.284	100%	A
57.749	1.5951	24	0.310	100%	A
58.928	1.5660	29	0.315	100%	A
60.652	1.5255	27	0.305	100%	A
62.197	1.4913	45	0.283	100%	A
66.867	1.3980	28	0.314	100%	A





Рисунок 1. Рентгенограммы исходного фторогипса

Также был изучен фракционный состав фторгипса, результаты которого представлены на рис.2.

Результаты проведенного рентгенофазового анализа подтверждают результаты химического анализа состава используемых материалов и фракционного состава фторгипса.

Результаты физико-химических исследований и РФА свидетельствуют о том, что при производстве фтористого водорода под воздействием высоких температур 500-600°C образуется ангидрит – сернокислый кальций безводный, обладающей недостаточной вяжущей способностью, что препятствует непосредственному его применению в качестве строительных вяжущих.






Рисунок 2. Рентгенограммы фторогипса в зависимости от фракционного состава: а)- фракции более 2,5 мм; б)-фракция больше1,6 мм но меньше 2,5 мм; в)- фракция больше 0,315 мм но меньше 1,6мм; г)-фракция больше 0,1 мм но меньше 0,315 мм; д)- фракция меньше 0,1мм.

Выводы. Таким образом полученные результаты анализа отхода производства плавиковой кислоты с точки зрения охраны окружающей среды также экологии является целесообразным также экономический выгодным для переработки

Литература

- Шишкин А.В., Сементовский Ю.В. Минеральное сырье. Гипс и ангидрит. М.: Геоинформмарк. 1998. -23 с
- Мещеряков Ю.Г. Гипсовые попутные промышленные продукты и их применение в производстве строительных материалов. — Л.: Стройиздат, 1982. - 134 с.

3. Федорчук Ю.М., Цыганкова Т.С. Ресурсосберегающие технологии использования кальцийсодержащих техногенных новообразований. Часть 1. Журнал "Международный журнал экспериментального образования". №11 (часть 1), 2014 год. с. 114-115.
4. Федорчук Ю.М. Применение сульфаткальциевых отходов фтороводородного производства в строительной промышленности. // Химическая промышленность. - 2004.- №2. - с. 62-63.
5. Федорчук Ю.М., Похолков Ю.П., Волков А.А., Карапаев И.А., Прохорец Е.К. Анализ перспективности использования техногенного ангидрита в строительной промышленности. Журнал «ЭКиП», июль 2009 г. Москва. с. 54-55.
6. Пальгунов ИИ, Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. — М.: Стройиздат, 1990. — 348 с.
7. Алехин Ю.А., ЛюсовА.М. Экономическая эффективность использования вторичных ресурсов в производстве строительных материалов. — М.: Стройиздат, 1988. — 344 с
8. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности. — Киев: Вища шк., 1989. — 208 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ФТОРГИПСА ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА ООО «ТАЛКО КЕМИКАЛ»

В работе приведены результаты исследований состава фторгипса и определено, что он состоит в основном из минерала гипсида (CaSO_4), что подтверждается результатами физико-химического анализа.

Цель статьи: Определить физико-химическим способом состав и свойства фторгипса образующегося в производстве фтористого водорода ООО «ТАЛКО -Кемикал»

Результаты исследования: Выявлено, что результаты физико-химических исследований и РФА свидетельствуют о том, что при производстве фтористого водорода под воздействием высоких температур 500-600°C образуется ангидрит – сернокислый кальций безводный, обладающей недостаточной вяжущей способностью, что препятствует непосредственному его применению в качестве строительных вяжущих материалов.

Ключевые слова: фторогипс, сульфат кальция, фракционный состав, химический анализ, рентгенофазовый анализ.

МУАЙЯН КАРДАНИ ТАРКИБ ВА ХОСИЯТХОИ ФТОРГИПС КИ ҲАНГОМИ ИСТЕҲСОЛИ ФТОРИДИ ГИДРОГЕН ДАР ЧДММ" ТАЛКО КЕМИКАЛ" БА ВУҶУД МЕОЯД

Дар кори мазкур натиҷаҳои таҳқиқоти таркиби фторгипс оварда шудаанд, ки он асосан аз минерали гипсид (CaSO_4) иборат аст ва дар натиҷаҳои таҳлили физикию химиявӣ тасдиқ карда шудаанд.

Муайян кардани таркиб ва хосиятҳои фторгипси, ЧДММ " ТАЛКО Кемикал"ки дар истеҳсоли фториди гидроген ба вуҷуд меояд.

Дар натиҷаҳои таҳқиқотҳои физикию кимиёвӣ ва РФА муайян карда шуд, ки ҳангоми истеҳсоли фториди гидроген зери таъсири ҳарорати баланд 500-600°C ангидриди калсий ҳосил мегардад, ки дар таркиби он микдои ками кислотаи суlfати беоб мавҷуд аст, ки қобилияти нокифояи часпакӣ дорад аз ҳамин сабаб ҳамчун масолеҳи соҳтмонӣ истифода намудан имкон нопазир аст.

Калидвожаҳо: фторогипс, сульфати калсий, таркиби фракционӣ, таҳлили химиявӣ, таҳлили рентгенофаза.

DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF FLUOROGYPSUM SAMPLE IN THE PRODUCTION OF HYDROGEN FLUORIDE BY TALCO CHEMICAL LLC

The paper presents the results of studies of the composition of fluorogypsum and it is certain that it consists mainly of the mineral gypsum (CaSO_4), which is confirmed by the results of physicochemical analysis.

Determination of the composition and properties of fluorogypsum formed in the production of hydrogen fluoride by TALCO-Chemical LLC by a physico-chemical method.

It was revealed that the results of physicochemical studies and X-ray diffraction analysis indicate that in the production of hydrogen fluoride under the influence of high temperatures of 500-600°C, anhydrite is formed - anhydrous calcium sulfate, which has insufficient binding capacity, which prevents its direct use as building binders .

Keywords: fluorogypsum, calcium sulfate, fractional composition, chemical analysis, X-ray phase analysis

Дар бораи муаллифон

Сайдов Насим Музффарович,
унвонҷуи озмоишгоҳи Коркарди комплексии
ашё ва партовҳои саноат
Институти кимиёи ба номи В.И.Никитини
АМИТ,
Суроға: 734063, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ,
299/2,
Тел: (+992)931 57 59 56.
E-mail: saimn_jns@mail.ru

Ҷумаев Шамс Садикович,
номзади илмҳои химия,
сардори озмоишгоҳи марказии корхонаи
ЧСК «ТАЛКО»,
7735014 ш. Турсунзода Тел: (+992)915 36 42
35 E-mail: shams.d@mail.ru;

Об авторах

Сайдов Насим Музффарович,
соискатель лаборатории комплексной
переработки минерального сырья и
промышленных отходов
Института химии им В.И. Никитина АНРТ,
734063, г. Душанбе, Республика
Таджикистан, ул. Айни, 299/2,
Тел: (+992)931575956
E-mail: saimn_jns@mail.ru

Джумаев Шамс Садикович,
кандидат химических наук, начальник
центральной заводской лаборатории ОАО
«ТАЛКО», 7735014 г. Турсунзаде Тел:
(+992)915364235
E-mail: shams.d@mail.ru

About the authors

Saidov Nasim Muzaffarovich,
applicant for the laboratory of complex
processing of mineral dampness and industrial
waste
Institute of Chemistry named after V.I. Nikitina
NAST,
734063, Dushanbe, Avenue , Aini, 299/2.
Tel: (+992)931575956
E-mail: saimn_jns@mail.ru

Jhumaev Shams Sadiqovich,
Candidate of Chemical Sciences, Head of the
Central factory Laboratory of Open Joint Stock
Company TALKO, 7735014 Tursunzade
Tel: (+992)915 36 42 35

Рузиев Чура Раҳимназарович,
д.и.т., профессори кафедраи химияи амалии
Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон, 734025, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел:
(+992)206857171 E-mail: gyra71@mail.ru;

Камалитдинов Субхонқул Камалитдинович,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти,
кафедраи Иқтисодиёт ва менечмент
Филиали Душанбегии НИТУ «МИСИС»
734042 г. Душанбе хиёбони Назаршоев,7.
Тел: (+992)919993333
E-mail: kamalitdinov@bk.ru

Рузиев Джура Раҳимназарович,
д.т.н., профессор кафедры прикладной
химии Таджикский национальный
университет, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки
17.
Тел: (+992)206857171
E-mail: gyra71@mail.ru

Камалитдинов Субхонқул Камалитдинович,
к.э.н., доцент, кафедры экономики и
менеджмент ДФ НИТУ «МИСИС»
734042 г. Душанбе ул. Назаршоева,7. Тел:
(+992)919993333 E-mail: kamalitdinov@bk.ru

E-mail: shams.d@mail.ru

Ruziev Jura Rakhimnazarovich,
Doctor of Technical Sciences, Professor of the
Department of Applied Chemistry
Tajik National University,
734025, Dushanbe Rudaki Avenue 17.
Tel: (+992)206857171
E-mail: gyra71@mail.ru;

Kamalitdinov Subhonqul Kamalitdinovich,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Department of Economics and Management,
NUST MISIS,
734042 Dushanbe, Avenue Nazarshoeva 7.
Ph.: (+992) 919 99 33 33
E-mail: kamalitdinov@bk.ru

СИНТЕЗ ВА ОМЎЗИШИ КОМПЛЕКСХОИ МЕТАЛЛХО БО АМИНОКИСЛОТАХО

Файзуллоева М. М., Бобизода Ф. М.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Файзуллоева З. М.

Литсеи ҳарбии ба номи генерал-майор М.Д. Тоҷмуҳамадови

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Металлҳо ва аминокислотаҳо дар системаҳои биологӣ функсияҳои гуногунро ичро мекунанд. Моеъҳои бофта, ҳучайраҳои зинда, устухон ва дандонҳо аз калсий иборатанд, ки қисми муҳими ин соҳторҳо мебошанд. Калсий на танҳо як унсури асосӣ барои системаи ферментативӣ ба шумор меравад, балки барои интиқоли импулсҳои асаб ва қашиши мушакҳо низ муҳим аст. Магний ҳамчун фаъолкунандай ферментҳо амал мекунад ва бо калсий дар нақши кофактори тиаминпирофосфат зич алоқаманд аст. Норасоии магний боиси паст шудани фосфоризатсияи оксидшаванд мегардад. Ресепторҳои магний дар ҳучайраҳои устухон ва гурдаҳо, ки ба метаболизми калсий тавассути ҳамкории бо ғормони паратиреоид алоқаманданд, масъуланд. Бисглицинати калсий ва магний ҳамчун хилатҳои функсионалии ғизой истифода мешаванд. Ҳемоглобин — металлопротеиназаи муҳим аст, ки оксигенро интиқол медиҳад ва қисми зиёди оҳанро дар бадан дорост. Протеинҳои трансферрин ва ферритин низ оҳанро нигоҳ медоранд ва онро аз як қисми бадан ба қисми дигари он интиқол медиҳанд. Ғизоҳои дорои оҳани комплексҳои аминокислотаҳо метаболизм, ҷаббиш ва интиқоли беҳтарӣ оҳан тавассути плацента ва ғадути шириро нисбат ба ҳар шакли дигари оҳан таъмин мекунанд. Комплекси бис-глицинати оҳан аз лиҳози арзиши ғизой ба ҳама талабот ҷавобгӯ мебошад [7, с. 4 - 8].

Антиоксидант ва фаъолкунандай ферментҳо. Рӯҳ як микроэлементи дохилиҳӯҷайравӣ буда, дар ҳайвонот ба миқдори зиёд мавҷуд аст. Бо ёрии он фаъолияти узвҳои чинсӣ дар мардон ва занон, мубодилаи сафедаҳо ва биной, синтези кислотаҳои нуклеинӣ, фаъолгардони системаи масуният ва равандҳои барқароршавӣ идора карда мешаванд. Дар организм шумораи зиёди ферментҳо ва протеинҳо мавҷуданд, ки аз ҷониби мис идора карда мешаванд. Масалан, купроферментҳо ва протеинҳои шаперон низ функсияҳои нейронӣ ҷигарро ичро мекунанд. Дар маълумотҳои адабиёти оварда шудааст, ки метионини рӯҳ дар якҷояй бо лизини мис дар қиёс бо ҳайвонҳои шоҳдори дигаре, ки чунин табобат нағирифтаанд, ба нигоҳдории пардаи ҳамроҳқунандай ҷанин дар ҳайвонҳои шоҳдори ширдҳо таъсири мусбат мерасонад [11, с. 20-26]. Синтези витамини B_{12} аз ҷиҳати физиологӣ бо ёрии кобалт амалӣ мешавад. Комплекси ҳамаи аминокислотаҳо бо кобалт маъмулан барои истеъмоли ғизой истифода намешавад, аммо комплекси кобалт бо аргинин, гистидин, лизин ва серин таъсири вирус нигоҳдорандаро дорад [3, с. 11-20].

Обеъкти омӯзиш ва усули таҳқиқот. Дар ин кор усулҳои синтези комплексҳои [Магний, Mg(II)], [Калсий, Ca(II)], [Оҳан, Fe(II)], [Кобалт, Co(II)], [Мис, Cu(II)] ва [Рӯҳ, Zn(II)] бо аминокислотаҳои DL-аланин, кислотаи L-глутамин ва лейсин ба роҳ монда шудааст. Комплексҳои ҳосил карда шуда бо истифода аз таҳлили элементӣ, спектроскопияи ултробунафш тавсиф карда шуданд.

Мавод ва методҳо. Маводҳои химиявии истифодашуда дар ин кор дараҷаи тозагии баланд дошта, хлоридҳои металл истифода шудаанд. 100 мл миқдори эквимолярии ҳар як маводи ҳукшкунанда ва аминокислота ($0,1\text{ M}$) дар колбае, ки бо ҳунуккунаки обӣ, омехтакунаки магнитӣ ва гармкунаки барки таъмин буд, омехта карда шуд. Барои Fe, Cu, Zn ва Co pH дар сатҳи 4-6 ва барои Ca ва Mg pH дар сатҳи 8-10 нигоҳ дошта шуд. Мундариҷаи колбаро бо ҳунуккунаки баргардон дар тӯли 1-4 соат ҷӯшонида, тағирии ранг мушоҳида карда шуд. Барои ҷудо кардани комплекс, омехтаи ҳосилшударо дар колбаи мудавари шишагин истифода аз бухоркунандай ҷархзананда то ҳаҷми 15-25 мл бухор карда шуд, барои кристаллизатсия ба яҳдан гузошта шуд. Кристаллҳо бо шаклҳои гуногун ҳосил шуда, бо миқдори каме омехтаи об ва асетон (1:4) шуста шуданд. Кристаллҳоро дар қоғази филтрӣ ҳушк карда, дар зарфҳои шишагин нигоҳ дошта шуд. Спектрометри УБ -46, таҳлили

элементи барои муайян кардани λ_{max}, таркиби металл ва концентратсияи карбон (C), гидроген (H) ва нитроген (N) дар комплексҳои синтезшуда истифода шуданд. Ҳарорати гудозиш бо истифода аз дастгоҳи худсоз, ки истифода аз найчай шишагин чен карда шуд.

Бо пайваст кардани намакҳои металл бо аминокислотаҳо дар маҳлули обӣ то пайдоиши таҳшин, пайвастҳои координатсионии металлҳо бо аминокислотаҳо ҳосил карда шуданд. Ҳамин тариқ, комплексҳои магний, калсий, оҳан, кобалт, мис ва рӯҳ бо DL-аланин, лейцин ва кислотаи L-глутамин дар концентратсияи эквимолярӣ ба даст оварда шуданд. Ҳосилшавии комплексҳои мувофиқи реаксияи зерин сурат гирифт:



Натиҷаҳои ва муҳокимаи онҳо. Аксари комплексҳои аминокислотӣ дар муҳити pH 4,5-6,5 ҳосил шуданд, аммо комплексҳои калсий ва магний дар муҳити pH 7,8-10,2 ҳосил гардиданд. Комplexҳои ҳамаи металлҳо бо аланин ва кислотаи глутаминӣ дар об ҳал мешаванд, дар ҳоле ки комплексҳо бо лейсин дар диметилсульфоксид ҳал мешуданд. Баромади маҳсули реаксия бо нишондоди фоиз ва ранги комплексҳо дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Ҷадвали 1. Микдор ва ранги комплексҳо


№	Комплекс	Микдор (%)	Ранг
1	[Mg(Ala) ₂]	23,9	Сурхчаи равшан
2	[Ca(Ala) ₂]	30,1	Кремӣ
3	[Fe(Ala) ₂]	79,7	Сурхҳиштӣ
4	[Co(Ala) ₂]	32,5	Чойии гулобӣ
5	[Cu(Ala) ₂]	15,4	Кабуд
6	[Zn(Ala) ₂]	28,8	Сафед
7	[Mg(Glu) ₂]	9,65	Сурхчаи равшан
8	[Ca(Glu) ₂]	46,17	Кремӣ
9	[Fe(Glu) ₂]	2,96	Сурхҳиштӣ
10	[Co(Glu) ₂]	23,81	Чойии гулобӣ
11	[Cu(Glu) ₂]	22,46	Кабуд
12	[Zn(Glu) ₂]	11,33	Сафед
13	[Mg(Leu) ₂]	8,27	Сурхчаи равшан
14	[Ca(Leu) ₂]	16,65	Кремӣ
15	[Fe(Leu) ₂]	8,91	Сурхҳиштӣ
16	[Co(Leu) ₂]	12,12	Чойии гулобӣ
17	[Cu(Leu) ₂]	10,43	Кабуд
18	[Zn(Leu) ₂]	26,77	Сафед

Маълумотҳои таҳлили элементӣ дар бораи таркиби комплексҳои ҳосилшуда дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Чадвали 2
Маълумотҳои таҳлили элементии комплексҳои мувофиқ

	Комплекс	H (амалӣ)	N (назариявӣ) (амалӣ)	C (назариявӣ) (амалӣ)	Me (назариявӣ) амалӣ)
1	C ₆ H ₁₂ MgN ₂ O ₄ [200,48]	5,98 (5,62)	13,97 (13,88)	35,91 (35,87)	12,12 (12,32)
2	C ₆ H ₁₂ CaN ₂ O ₄ [216,26]	5,50 (5,32)	12,95 (12,98)	33,29 (33,56)	18,53 (18,32)
3	C ₆ H ₁₂ FeN ₂ O ₄ [232,03]	5,17 (5,34)	12,07 (12,21)	31,03 (31,45)	24,07 (24,23)
4	C ₆ H ₁₂ CoN ₂ O ₄ [235,11]	5,10 (4,99)	11,90 (11,65)	30,62 (30,12)	25,07 (25,11)
5	C ₆ H ₁₂ CuN ₂ O ₄ [239,73]	5,01 (4,76)	11,68 (11,43)	30,03 (30,34)	26,51 (26,45)
6	C ₆ H ₁₂ ZnN ₂ O ₄ [241,56]	4,97 (4,87)	11,59 (11,76)	29,81 (29,28)	29,81 (29,28)
7	C ₁₀ H ₁₆ MgN ₂ O ₈ [316,56]	5,05 (5,23)	8,84 (8,78)	37,91 (37,88)	7,68 (7,66)
8	C ₁₀ H ₁₆ CaN ₂ O ₈ [332,34]	4,81 (4,77)	8,43 (8,35)	36,11 (36,22)	12,06 (12,23)
9	C ₁₀ H ₁₆ FeN ₂ O ₈ [348,11]	4,60 (4,82)	8,04 (8,11)	34,47 (34,32)	16,04 (16,11)
10	C ₁₀ H ₁₆ CoN ₂ O ₈ [351,19]	4,56 (4,89)	7,97 (7,88)	34,17 (34,11)	16,78 (16,49)
11	C ₁₀ H ₁₆ CuN ₂ O ₈ [355,81]	4,50 (4,34)	7,87 (7,76)	33,73 (33,66)	17,86 (17,98)
12	C ₁₀ H ₁₆ ZnN ₂ O ₈ [357,64]	4,47 (4,67)	7,83 (7,91)	33,55 (33,65)	18,28 (18,21)
13	C ₁₂ H ₂₄ MgN ₂ O ₄ [284,65]	8,43 (8,33)	9,84 (9,78)	50,59 (50,78)	8,54 (8,59)
14	C ₁₂ H ₂₄ CaN ₂ O ₄ [300,42]	7,99 (7,88)	9,32 (9,44)	47,93 (47,66)	13,34 (13,44)
15	C ₁₂ H ₂₄ FeN ₂ O ₄ [316,18]	7,59 (7,43)	8,86 (8,54)	45,54 (45,45)	17,66 (17,34)
16	C ₁₂ H ₂₄ CoN ₂ O ₄ [319,2]	7,52 (7,34)	8,77 (8,45)	45,10 (45,22)	18,46 (18,33)
17	C ₁₂ H ₂₄ CuN ₂ O ₄ [323,87]	7,41 (7,34)	8,65 (8,55)	44,46 (44,43)	19,62 (19,34)
18	C ₁₂ H ₂₄ ZnN ₂ O ₄ [325,72]	7,37 (7,56)	8,60 (8,45)	44,21 (44,23)	20,07 (20,19)

Расм 1. Тарҳрезии структураи пешниҳодшудаи комплексҳо бо аланин (а), лейсин (б) ва кислотаи глутаминӣ (в).



Хамаи комплексҳои ҳосилшуда дар масштаби ултрабунафш ва намоёни спектрҳо ҷаббиши муайян нишон доданд. Маълумотҳои спектрҳои ултрабунафш дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.

Чадвали 3

Маълумотҳои спектроскопияи ултрабунафш ва намоён барои комплексҳои ҳосилшуда

Металл	Аминокислота	λ (нм)	ϵ
Mg	Ala	239, 349	24,6
	Glu	212, 349	24,3
	Leu	228, 352	24,2
Ca	Ala	238, 352	19,6
	Glu	223, 352	19,1
	Leu	210, 500	19,7
Fe	Ala	233, 500	46,2
	Glu	202, 500	46,09
	Leu	226, 560	46,1
Co	Ala	227, 560	22,4
	Glu	219, 560	22,1
	Leu	239, 630	22,2
Cu	Ala	241, 630	30,6
	Glu	238, 630	30,8
	Leu	243, 329	30,1
Zn	Ala	198, 329	4,6
	Glu	218, 329	4,2
	Leu	224, 349	4,1

Дар ин таҳқиқот имконияти металлҳои гуногун ба аминокислотаҳо бо истифодаи таҳчиизоти спектроскопияи УБ ва коэффицентҳои экстинкция, ки бо концентратсияи 8×10^{-3} М дар кювет бо дарозии 1 см чен карда шудаанд, таҳлил карда мешавад. Мувофиқи манбаи адабиёти [9.с.24-30], коэффиценти баландтар аз фурӯбарии нури УБ имконияти хубтари металлро барои ташкил кардани комплексҳо бо аминокислотаи муайян месозад. Дар асоси ин вобастагӣ, металҳо аз рӯи кобилияти комплексҳосилкуни бо аминокислотаҳо ба тартиби зерин ҷойгир ҷойгир шудаанд: Fe > Cu > Mg > Co > Ca > Zn. Ин нишон медиҳад, ки оҳан имконияти баландтарин ба ташкили комплексҳо дорад, дар ҳоле ки рӯҳ имконияти камтарин дорад. Ин қатор барои ҳамаи аминокислотаҳои таҳқиқшаванд низ риоя мешавад.

Таҳқиқи спектрҳои FTIR комплекси металлҳо бо аминокислотаҳо нишон дод, ки онҳо метавонанд ба соҳторҳои лактонӣ, ки аз панҷ ҳалқа иборатанд, алоқаманд бошанд. Аргиҳои минималии коэффиценти гузарондан дар диапазони $1000\text{-}1300\text{ см}^{-1}$ (дарозкунии CO, асимметрикӣ ва симметрикӣ) ба эҳтимолияти баланди бастани металл бо аминокислотаро ишора мекунанд[13, с. 110 - 120].

Хусусан:

Аланин: Комплекси Fe-аланин коэффиценти минималии гузаронданро дар 1100 см^{-1} нишон медиҳад, ки ин имконияти баланди аланинро бо пайвастшавии оҳан нишон медиҳад, ки инро баромади баланди комплекси Fe-аланин (81,5%) тасдиқ мекунад. Аз тарафи дигар, комплекси Си-аланин бо коэффиценти максималии гузарондан дар 1151 см^{-1} майли камтаринро барои бастан нишон медиҳад (баромад ҳамагӣ 15,4%). Дар дигар комплексҳои аланин бо металлҳо, имконияти пайвастшави бо тартиби зерин коҳиш меёбад: Fe > Co > Ca > Zn > Mg > Cu.

Кислотаи глутаминӣ: Комплекси Са-кислотаи глутаминӣ коэффиценти минималии гузаронданро дар 1130 см^{-1} (18,2%) нишон дод, ки ин имконияти пайвастшавиро бо калсий нишон медиҳад, ки инро баромади комплекси (43,17%) тасдиқ мекунад. Дар ҳамин ҳол комплекси Fe-кислотаи глутаминӣ, ки коэффиценти максималии гузаронданро нишон медиҳад (78,5% дар 1205 см^{-1}), майли камтаринро барои бастан нишон медиҳад, ки бо баромади паст (2,96%) тасдиқ мешавад.

Лейцин: Дар мавриди лейцин, комплекси Zn-лейцин коэффиценти минималии гузаронданро (23,01% дар нишондоди 1102 см^{-1}) нишон дод, ки ин имконияти баланди бандхосилкуниро бо рух нишон медиҳад (баромад 26,77%). Комплекси Mg-лесин, барьакс, бо коэффиценти максималии гузарондан ($64,8\%$ дар 1195 см^{-1}) майли камтарини бастанро нишон медиҳад (баромад 8,27%). Дар байни металлҳои таҳқиқшуда, имконияти ҳосилкунии бо лесин чунин тартиб дорад:

$\text{Zn} > \text{Ca} > \text{Co} > \text{Cu} > \text{Fe} > \text{Mg}$.

Чадвали 4

Маълумоти спектралии комплексҳои металл-аминокислота					
Me	АК	NH (см^{-1})	CO (см^{-1})	Me-O (см^{-1})	Me-N (см^{-1})
Mg	Ala	3150-3665	1587-1650, 1138-1351	794.0	655.5
	Glu	3101-3494	1601-1663, 1391-1361	841.0	560.2
	Leu	3150-3665	1587-1650, 1195-1351	794.0	635.2
Ca	Ala	3155-3656	1582-1656, 1119-1353	791.0	651.5
	Glu	3102-3480	1609-1658, 1130-1351	842.0	561.2
	Leu	3140-3645	1593-1635, 1127-1372	782.0	655.5
Fe	Ala	3151-3657	1577-1648, 1100-1353	790.0	651.5
	Glu	3109-3494	1601-1662, 1205-1361	841.0	558.2
	Leu	3166-3635	1584-1630, 1159-1342	789.0	652.5
Co	Ala	3153-3662	1585-1646, 1109-1354	792.0	651.5
	Glu	3101-3497	1612-1658, 1141-1355	840.5	561.5
	Leu	3157-3643	1567-1670, 1137-1361	798.0	658.5
Cu	Ala	3153-3662	1582-1653, 1151-1356	787.0	658.0
	Glu	3115-3492	1616-1661, 1152-1351	841.0	560.1
	Leu	3158-3676	1567-1670, 1147-1373	797.0	665.0
Zn	Ala	3152-3662	1581-1654, 1123-1358	791.0	650.5
	Glu	3152-3662	1601-1663, 1172-1352	846.0	556.2
	Leu	3160.5- 3655.8	1583-1657, 1102-1359	788.0	649.5

Хулоса комплексҳои металл бо аминокислотаҳо аз лиҳози физой аҳамияти қалон доранд ва барои ҳайвонот ва растаниҳо муҳим мебошанд, зоро онҳо аз сабаби андозаи хурд ба осонӣ ҷабида мешаванд. Қувваи пайвастагии онҳо қавӣ аст, то молекулаҳо ҳангоми истифода ва ҷаббиш боқӣ монанд, аммо на он қадаре, ки монеъи коркарди метаболикии атомҳои металл гардад, чунки онҳо моддаҳои синтетикӣ ё бегона барои системаи зинда мебошанд.

Адаобиёт

- Kara E., Gunay V., Cicioglu I. Effect of zinc supplementation on antioxidant activity in young wrestlers // Biol Trance Elem Res. 2010. V. 134. P. 55 – 63.
- Lukaski H.C. Vitamin and mineral status: effects on physical performance // Nutrition. 2004. V. 20. № 7–8. P. 632–644.
- Prasad A.S. Zinc an overview // Nutr. 1995. V. 11. P. 93 – 99.
- Volpe S.L. Micronutrient requirements for athletes // Clin Sports Med. 2007. V. 26. № 1. P. 119–130.

5. Каркищенко, Н.Н. Очерки спортивной фармакологии. Т. 4. Векторы энергообеспечения / под ред. Н.Н. Каркищенко, В.В. Уйбы. М.—СПб.: Айсинг, 2014. - 296 с.
6. Мазо, В.К., Гмошинский И.В., Скальный А.В., Сысоев Ю.А. Цинк в питании человека: фактическое потребление и критерии обеспеченности // Вопросы питания. 2002. № 5. С. 38 – 43.
7. Микронутриенты и здоровье детей. М., 1999. - 148 с.
8. Новиков В.С., Каркищенко В.Н., Шустов Е.Б. Функциональное питание спортсменов: принципы инновационного конструирования // Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук. 2016. № 4. С. 15.
9. Новиков В.С., Каркищенко В.Н., Шустов Е.Б. Функциональное питание человека при экстремальных воздействиях. СПб.: Политехника-принт, 2017. - 346 с.
10. Покровский В.И., Романенко Г.А., Княжев В.А., Герасименко Н.Ф., Онищенко Г.Г., Тутельян В.А., Позняковский В.М. Политика здорового питания: федеральный и региональный уровни. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002. - 344 с.
11. Скальный, А.В. Физиологические аспекты применения макро- и микроэлементов в спорте. / А.В. Скальный. - Оренбург: РИК ОГУ, 2006. - 206 с.
12. Тутельян В.А., Спиричев В.Б., Суханов Б.П. Микронутриенты в питании здорового и больного человека / В.А. Тутельян, В.Б. Спиричев, Б.П. Суханов. - М.: Колос, 2002. - 423 с.
13. Элементный статус населения России. Ч. 1. Общие вопросы. Современные методические подходы к оценке элементного статуса индивидуума и популяции / под ред. А. В. Скального, М. Ф. Киселева. СПб.: Медкнига «Элби-СПб», 2010. - 416 с.

СИНТЕЗ ВА ОМЎЗИШИ КОМПЛЕКСХОИ МЕТАЛЛХО БО АМИНОКИСЛОТАХО

Пайваастҳои координатсионии металлҳо бо аминокислотаҳо тавассути реаксияи намаки металл бо аминокислотаҳо дар маҳлули обӣ то пайдо шудани тагшини мураккаб ҳосил карда шуд. Ҳамин тариқ, комплексҳои магний, калсий, оҳан, кобальт, мис ва рӯҳ бо DL-аланин, лейсин ва кислотаи L-глутамин дар концентратсияи эквимолярӣ ба даст оварда шуданд.

Ҳамаи комплексҳои ба даст овардашуда барои фурубари ҳам дар дарози мавҷҳои ултрабунафш ва ҳам дар дарози мавҷҳои дидашаванд ва коэффициентҳои нобудшавӣ низ бо истифода аз концентратсияи 8×10^{-3} М тадқиқ карда шуданд.

Исбот карда шудааст, ки комплексҳои металлҳо бо аминокислотаҳо аз чиҳати ғизодиҳӣ ҳам барои ҳайвонот ва чи барои наботот аз сабаби ба осонии азхудшавиашон ва бо сабаби хурд буданашон аҳамияти ниҳоят калон доранд. Қувваи пайвастагии онҳо ба қадри кофӣ қавӣ аст, ки молекулаҳо ҳангоми татбиқ ва азхудкунӣ бетағиҳир монданд, аммо он қадар қавӣ нест, ки онҳо ба таназзул тавассути истифодаи метаболикии атомҳои металлӣ муқовимат мекунанд, зоро онҳо барои системаи зинда синтетикӣ ё бегона нестанд.

Калидвожаҳо: металлҳо, пайвастагиҳои комплексӣ, аминокислотаҳо, мавҷҳои ултрабунафш, пайвастагии, синтетикӣ.

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ С АМИНОКИСЛОТАМИ

Получено координационные соединения металлов с аминокислотами взаимодействием соли металла с аминокислотами в водном растворе до образования осадков комплексов. Таким образом получены комплексы магния, кальция, железа, кобальта, меди и цинка с DL-аланином, лейцином и L-глутаминовой кислотой в эквимолярной концентрации.

Все полученные комплексы изучено поглощение как в УФ-, так и в видимой области спектра а также изучено коэффициенты экстинкции с использованием концентрации 8×10^{-3} М.

Показано что комплексы металлов с аминокислот имеют чрезвычайно важное значение с точки зрения питания как для животных, так и для растений из-за их легкого усвоения из-за их меньшего размера. Их сила связи достаточно сильна, чтобы молекулы

оставались неповрежденными при нанесении и абсорбции, но не настолько сильна, чтобы противостоять разрушению метаболического использования атомов металлов, поскольку они не являются синтетическими или чужеродными для живой системы.

Ключевые слова: металлы, комплексные соединения, аминокислоты, ультрафиолетовые волны, соединения, синтетические.

SYNTHESIS AND STUDY OF COMPLEXES OF METALS WITH AMINO ACIDS

Coordination compounds of metals with amino acids were obtained by reacting the metal salt with amino acids in an aqueous solution until complex precipitates formed. Thus, complexes of magnesium, calcium, iron, cobalt, copper and zinc with DL-alanine, leucine and L-glutamic acid in equimolar concentration were obtained.

All obtained complexes were studied for absorption in both the UV and visible regions of the spectrum, and extinction coefficients were also studied using a concentration of 8×10^{-3} M.

It has been shown that metal-amino acid complexes are extremely important from a nutritional point of view for both animals and plants due to their ease of absorption due to their smaller size. Their bonding strength is strong enough to allow the molecules to remain intact upon application and absorption, but not so strong that they resist degradation by the metabolic use of metal atoms since they are not synthetic or foreign to the living system.

Keywords: metals, complex compounds, amino acids, ultraviolet waves, compound, synthetic.

Дар бораи муаллифон:

Файзуллоева Мукаррама Махмудчоновна,
номзади илмҳои педагогӣ, муаллимаи калони
кафераи методикаи таълими химия.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 918 83 19 95
E-mail: fmukarrama@mail.ru

Файзуллоева Зухро Маҳмудҷоновна,
омӯзгори Литсеи ҳарбии ба номи генерал-
майор М.Д. Тошмуҳамадови Вазорати
мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Тел.: (+992) 906 99 43 93 .

Об авторах:

Файзуллоева Мукаррама Махмуджоновна,
кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры методика преподавания
химии.
Таджикский государственный педагогический
университет имени С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
пр. Рудаки, 121
E-mail: fmukarrama@mail.ru тел (992) 918 83 19 95

Файзуллоева Зухро Маҳмудҷоновна,
преподаватель Военного лицея имени генерал-майора
М.Д. Ташмуҳамедов,
Министерство обороны Республики Таджикистан.
Тел.: (+992) 906 99 43 93.

Бобизода Ғуломқодир Муқаммол,
доктори илмҳои биолгӣ, профессори
кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 918 83 19 95
E-mail: bobuev g.m@mail.ru

Бобизода Гуламқадир Муқаммол,
доктор биологических наук, профессор кафедры
органической и биологической химии.
Таджикский государственный педагогический
университет имени С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
пр. Рудаки, 121
E-mail: почта bobuevg.m@mail.ru
Тел.: (+992) 918 17 03 60

About the authors:

Fayzullaeva Mukarrama Mahmydjonovna,
Candidat of Pedagogic Sciences Senior Lecturer of
the Departament of chemistry methodology.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (992) 918 83 19 95
E - mail fmukarraama@mail.ru.tel:

Fayzulloeva Zukhro Makhmudzhonovna,
teacher of the Military Lyceum named after Major
General M.D. Tashmukhamedov,
Ministry of Defense of the Republic of Tajikistan.
Tel.: (+992) 906 99 43 93.

Bobizoda Ghulamqadir Mukammol,
Doctor of biology Professor,
Department of Organic and Biological Chemistry.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 918 17 03 60
E – mail: bobuev g.m@mail.ru

ХОСИЯТҲОИ КИСЛОТАГӢ-АСОСИИ 1-ФОРМИЛ-З-ТИОСЕМИКАРБАЗИД

*Аминов Ҳ.М., Азизқулова О.А., Чурабеков У.М.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Ҳар як моддаи химиявӣ дар шароити муайян метавонад хосиятҳои кислотаю асосиро нисбат ба ягон моддаи органикӣ ва ғайриорганикӣ, аз ҷумла ҳалкунанда зоҳир намоянд. Маълум аст, ки ҳосилаҳои тиосемикарбазид дорои васеи таъсири биологӣ аз ҷумла: зидди илтиҳобӣ ва зидди бактериявӣ мебошад. Тиосемикарбазид ва ҳосилаҳои он қобилияти ҳосил намудани пайвастаҳои координатсиониро бо ионҳои гуногуни d-металлҳои интиқолӣ дорад ва ба ин васила ҳамчун лиганҷои моновӣ ва бидентатӣ амал мекунад [1-2]. Омӯхтани пайвастаҳои координатсионии омехта лиганҷ бо иони металлҳо, инчунин омӯзиши соҳт ва хосиятҳои физикӣ-химиявии онҳо масъалаи актуалии химияи координационии хозиразамон мебошад. Яке аз ҳосилаи тиосемикарбазид ин тиосемикарбазонҳо буда онҳо хосияти таъсири баланди фармакологӣ, биохимиявӣ, патофизикӣ ва ғайра онҳо дар тибби муосир мавриди истифодаи васеъ қарор дорад. Ба сабаби мавҷудияти якчанд атомҳои дорои ҷуфтӣ электронҳои тақсимнашаванд онҳо қобилияти баланди реаксионӣ доранд ва барои синтези моддаҳои гуногуни органикӣ дастрас буда, ҳамчун реагентҳо фаъол васеъ истифода мешаванд [3]. Тиосемикарбазид ва ҳосилаҳои он аз нуқтаи назари фаъолияти биологӣ пайвастаҳои муфид барои рушди соҳаи фармасевтӣ ва биологӣ мебошанд [4].

Як қатор пайвастаҳое дар асоси ҳосилаҳои тиосемикарбазид ба даст оварда шудаанд, ки дорои таъсири васеъ буда, бар зидди бемориҳои бактериявӣ, диабети қанд, замбуруғ, гербитсид, илтиҳоби шуш, варар ва ғайраҳо мавриди истифода қарор доранд. Муайян гардидааст, ки пайвастаҳои координатсионии тиосемикарбазони металлҳои интиқолӣ нисбат ба тиосемикарбазонҳои аз ҷиҳати биологӣ ҳамоҳангнашуда фаъолтаранд, ки таваҷҷӯҳи муҳаққиқони соҳаҳои гуногун зиёд мекунанд [5-7]. Қайд намудан ба маврид аст, ки синтези намояндагони нави ин силсила моддаҳо аз ҷумла пайвастаҳои координатсионии мис(II) бо 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 1-атсетил-3-тисемикарбазид ва 1-формил-3-тисемикарбазид як аз соҳаи муҳимтарин тадқиқот мебошад. Ингуна пайвастаҳои координатсионӣ дар оянда метавонанд истифодаи худро дар табобати баъзе бемориҳо пайдо намоянд.

Атомҳои донории нитрогену сулфури дар тиосемикарбазид ва ҳосилаҳои он мавҷуд буда ба хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ ва комплексҳосилкунии онҳо таъсири калон мерасонанд. Вобаста аз шароит баъзе пайвастҳои органикӣ, ҳам донори протон ва ҳам аксептори он шуда метавонанд. Қобилияти пайваст кардани протон аз соҳт ва табииати гурӯҳҳои функционалии пайвастаи органикӣ вобаста мебошад. Дар корҳои [8-9] хосиятҳои протолитии як қатор пайвастҳои органикии нитрогендор ба монанди 1,2,4-триазин-3-5-онов, 1,2,3-триазол ва

хосилаҳои он хеле хуб омӯхта шудааст. Дар ин таҳқиқотҳо событҳои пайвасткунии протон ва диссотсиатсияи системаҳои гетеросиклӣ муайян карда шуда, қобилияти дар шакли кислота ё асос вучуд доштани онҳо тавсиф гардидааст. Алоқамандии хосияти кислотагӣ-асосӣ аз соҳти электронии диаминҳо, бис-бензимидаҳолҳо ва баъзе азол-азинҳо, табиат ва ҳолати ҷойгиршавии ҷойивазкунанда, инчунин муҳити маҳлули ин намуди моддаҳо таҳлил карда шудааст. Ҳамзамон муаллифон событҳои ионизатсияшавии азолҳо ва аминоҳосилаҳои онҳоро муайян намуда, таъсири табиати ҷойивазкунандаҳо дар молекулаи имидазол ва қобилияти протонпайвасткунии онҳоро муайян намудаанд [10-11].

Дар корҳои [12-13] ҳангоми омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии 2-метилиимидаҳол ва 1-метил-2-меркаптоимидаҳол дар маҳлулҳои обӣ, обӣ-этанолӣ муайян кардаанд, ки бо зиёдшавии ҳиссаи этанол дар маҳлул, хосияти асосии ин пайвастаҳо кам шуда, дар натиҷа онҳо муайян намудаанд, ки дар маҳлулҳои обӣ-этанолӣ зиёдшавии концентратсияи этанол дар маҳлули 2-меркаптоимидаҳол ба қобилияти пайваст кардани протон таъсири манғӣ мерасонад. Дар баробари ин, дар корҳои барои баъзе аз аминҳо гузаронидашуда нишон дода шудааст, ки вобастагии рРа аз концентратсияи ҳалкунандаи ғайриобӣ ҳаттӣ набуда, бо зиёдшавии концентратсияи ҳалкунандаи ғайриобӣ дар маҳлул тариқи минимум зиёд мешавад.

Муҳақиқони корҳои [14-15] ба омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии изолейтсин, триптофан, валин, норвалин ва серин, қобилияти лиганҷӣ ва пайвастаҳои комплексии онҳо дар маҳлулҳои обӣ ва физиологӣ дар шароитҳои муҳталифи эксперимент (ҳарорат, концентратсияи лиганҷу ионҳои рӯҳ ва оҳан, қувваи ионии маҳлул) мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Бо мақсади таҳқиқоти бештар ва муқоисаи натиҷаҳои таҷрибавӣ ба сифати лиганҷҳо норлейтсин ва валинро интиҳоб намуда, омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии пайвастаҳои зикршуда тавассути истифодаи усули pH-метрӣ иҷро гардидааст. Дар кори зикргардида асосан ба таҳқиқи маҳлулҳои обӣ ва физиологии норлейтсин диққат дода шудааст.

Муаллифони кори [16] бо усули потенсиометрӣ хосияти кислотагӣ-асосии 1-атсетил-3-тиосемикарбазидро дар маҳлули обӣ-кислотагӣ омӯхта, событҳои ин пайвастаро муайян кардаанд. Дар корҳои зерин [17-18] синтез ва таҳқиқи пайвастаҳои координатсионии мис (II) бо 1-атсетил-3-тиосемикарбазид иҷро карда шуда, хосиятҳои физикий-химиявии онҳо омӯхта шудаанд, инчунин раванди комплексҳосилкунии 1-формил-3-тиосемикарбазид бо мис (II) омӯхта шуд. Муқарар карда шудааст, ки лиганҷи номбурда зина ба зина бо иони мис (II) пайваст гардида, чор зарраҳаи мураккабро ташкил медиҳад ва устувории онҳо бо баланд шудани ҳарорат кам мешаванд.


Дар мақолаи мазкур аввалин шуда аз ҷониби мо бо усули потенсиометрӣ мувозинати кислотагӣ-асосии 1-формил-3-тиосемикарбазид дар маҳлули обӣ-кислотагӣ омӯхта шуда. Событҳои он дар ҳароратҳои 25, 35 ва 45 °C муайян гардидааст. Дар ҷадвали 1 ҳамчун

намуна таҳқиқоти натиҷаи титронидани pH-метрии 1-формил-3-тиосемикарбазид бо маҳлули 0,2 н КОН дар маҳлули обӣ-кислотагӣ ва ҳарорати 25°C оварда шудааст.

Чадвали 1. Натиҷаи титронидани pH-метрии маҳлули обӣ-кислотагии 0,01 мол/л 1-формил-3-тиосемикарбазид бо маҳлули 0,2 мол/л обии ишкори калий дар ҳарорати 25°C

V _{NaOH}	pH ₁	pH ₂	pH ₃	pH миёна
0	2,01	1,98	2,03	2,01
0,4	2,07	2,01	2,1	2,06
0,8	2,17	2,05	2,19	2,14
1,2	2,28	2,14	2,31	2,24
1,6	2,44	2,26	2,48	2,39
2	2,71	2,4	2,77	2,63
2,2	2,92	2,63	3,08	2,88
2,24	3,32	2,8	3,27	3,13
2,26	4,03	3,11	3,3	3,48
2,28	4,52	3,42	3,47	3,80
2,3	4,95	3,92	3,69	4,19
2,34	5,32	5,2	3,8	4,77
2,36	5,84	7,04	4	5,63
2,42	6,32	7,5	4,29	6,04
2,44	7,27	7,71	4,6	6,53
2,46	7,64	7,87	5,17	6,89
2,48	7,84	8,11	5,42	7,12
2,5	7,99	8,28	5,58	7,28
2,52	8,21	8,57	5,7	7,49
2,54	8,39	8,69	5,8	7,63
2,56	8,66	9,02	5,88	7,85
2,6	8,79	9,42	6	8,07
2,64	9,12	10,24	6,3	8,55
2,66	9,62	10,99	6,35	8,99
2,7	10,47	11,26	6,4	9,38
2,8	11,07	11,45	6,56	9,69
2,9	11,35	11,57	6,62	9,85
3	11,54	11,7	6,72	9,99
3,2	11,65	11,77	6,81	10,08
3,4	11,8	11,84	7,19	10,28
3,6	11,88	11,88	7,45	10,40
3,8	11,94	11,92	7,83	10,56
4	11,99	11,97	8,3	10,75
4,1	12,03	12,03	8,7	10,92
4,2			9,3	
4,3			9,95	
4,4			10,5	
4,5			10,68	
4,6			10,81	
4,7			10,91	
4,8			10,98	
5			11,11	
5,5			11,26	
6			11,52	
7			11,75	
8			11,82	
9			11,91	
10			12,01	


Дар натичаи омӯзиши качхатаи титронии маҳлули обй-кислотагии 1-формил-3-тиосемикарбазид (вобастагии pH - и маҳлул аз ҳачми ишқори калии иловашуда, расми 1) қиматҳои рK₂ - и асосӣ ҳисоб карда шуданд, маълум шуд, ки он мувофиқан ба 8,63 баробар мебошад. Ин қимати ёftашуда тарафи рости мувозинати кислотагӣ-асосии моддаи таҳқиқшударо қаноат мекуноад.



Расми 1 - Каҷхатаи титронидани 1-формил-3-тиосемикарбазид бо маҳлули 0,2 мол/л КОН дар маҳлули обй-кислотагӣ дар ҳароратҳои 25, 35 ва 45 °C


Ҳангоми ичрои кори илмӣ маҳлули 0,2 н КОН-ро бо истифода аз фиксанал тайёр кардем. Таҳқиқот бо усули pH-метрӣ амалӣ гардид. Дар ҷадвали 1 ба сифати мисол натичаҳои титронии маҳлули обй-кислотагии концентратсияаш 0,01 мол/л 1-формил-3-тиосемикарбазид бо маҳлули 0,2 мол/л обии ишқори калий (ҷадвали 1) дар ҳароратҳои 25, 35 ва 45 °C нишон дода шудааст.

Бо истифодаи муодилаи, кори [10] оварда шудааст, дар асоси қимати рKa тақсимшавии шаклҳои гуногуни 1-формил-3-тиосемикарбазид дар ҳудуди васеи pH ҳисоб карда шуд.



Расми 2. Ҳиссаи тақсимшавии шаклҳои гуногуни 1-формил-3-тиосемикарбазид (молекули, протонизатсияшуда ва депротонизатсияшуда) дар маҳлули обй-кислотагӣ

Натичаи таҳқиқоти ичрошуда нишон дод, ки (расми 2) 1-формил-3-тиосемикарбазид дар ҳудуди pH-ҳои аз 1,8 то 7,6 дар шакли молекулавӣ қарор дошта, аз pH-и 2 поён бо суръати суст протонизатсия мешавад. Дар pH-ҳои аз 9 зиёдтар шакли иони манғизаряди ин пайвастаро пайдо кардан мумкин аст. Дар асоси натичаи таҳқиқоти потенсиометрӣ, инчунин, функцияи хосилшавии шакли протонизатсияшудаи 1-формил-3-тиосемикарбазид ва сабитҳои устувории он дар маҳлулҳои обй-органикӣ низ ҳисоб карда шуд. Дар расми 3 вобастагии функцияи Биеерум аз pH барои системаи 1-формил-3-тиосемикарбазид-HCl·H₂O, оварда шудааст.



Расми 3. Вобастагии функцияи Биеррум аз рН барои системаи 1-формил-3-тиосемикарбазид

Аз расми 3 дида мешавад, ки функцияи ҳосилшавии Беррум барои система ба як наздик мешавад, вале аз он намегузарад. Чунин вобастагии функцияи ҳосилшавӣ аз рН-и маҳлӯл далели як зина протонизатсияшавии 1-формил-3-тиосемикарбазид дар маҳлули обӣ-кислотагӣ мебошад.

Хуносай мазкур омӯзиш ва таҳқики ҳосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-формул-3-тиосемикарбазид ва протсеси комплексҳосилкунии он ба сифати лиганд бо маҳлӯлҳои гуногун дар муҳити кислотагию асосӣ ҳисоб намудани сабабҳои ионизатсия ва истифодаи онҳо оварда шудааст. Ҳамзамон бо усули патенсионалити омӯзиши ҳосиятҳои кислотагӣ – асосӣқобилияти ионизационии 1-формил-3-тиосемикарбази дар фосилаи ҳароратҳои 25, 35, ва 45 °C муайян карда шуда, робитаҳои ионизационии онҳо ёфта шудааст. Муқарар гардидааст, ки бо ҳарорати аз 25 то 45 °C қимати робитаи ионизатсияи шуш афзудааст он вобастагии рости бузургихоро аз ҳарорат дуруст ифода менамоем.

Адабиёт

1. Аминджанов, А.А. Комплексные соединения молибдена (V) с тиосемикарбазидом / А.А. Аминджанов, О.А. Азизкулова // Журнал неорганической химии. – 2000. – Т. 45, №8. – С. 1254-1263.
2. Джурабеков, У.М. Комплексообразование меди (II) с 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом в среде 0,1 моль/л NaNO₃ при 298 К / У.М. Джурабеков, О.А. Азизкулова, Х.М. Аминов, Г.Н. Солехов // Сборник статей первой Международной научно-практической конференции «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения», посвященной памяти профессора Баситова Саодат Мухаммедовны, 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности доктора химических наук, профессора Азизкулова Онаджон Азизкуловны. -Душанбе, -2022. -С. 208-212.
3. Metwally, M.A. Thiosemicarbazides: synthesis and reactions / M.A. Metwally, S. Bondock, E.A. Hossam, E.E. Kandeel // Journal of Sulfur Chemistry. – 2011. – Vol. 32, № 5. – Pp. 489-519.
4. Samadhiya, S. Synthetic utility of Schiff bases as potential herbicidal agents / S.Samadhiya, A.Halve // Oriental Journal of Chemistry. – 2001. – Vol. 17, – № 1. – Pp. 119-122.
5. Першина, Т.Н. Химия и медицина. Тиосемикарбазоны / Под редакцией Т.Н. Першина. – М.: Медгиз, – 1954. – 626 с.
6. Vanco, J. Synthesis, structural characterization, antiradical and antidiabetic activities of copper(II) and zinc(II) Schiff base complexes derived from salicylaldehyde and β-alanine / J.Vanco, J.Marek, Z.Travnick, E.Racanska, J.Muselik, O.Svajlenova // Journal of Inorganic Biochemistry. – 2008. – Vol. 102, № 4. – Pp. 595-605.
7. Andres, S.A. Synthesis characterization, and biological activity o hybrid thiosemicarbzone-alkylthiocarbamate metal complexes / S.A. Andres, K. Bajaj, N.S. Vishnosky, M.A. Peterson, M.S. Mashuta, R.M. Buchanan // Inorganic Chemistry. – 2020. – Vol. 59, – Pp. 4924-4935.
8. Хабибулина, И.В. Кислотно-основные свойства и прототропная таутомерия изомерных 1,2,4триазин-3-5-онов / И.В. Хабибулина и др. // Журн. орг. хим. – 2004. – Т.40. – Вып. 3, – С. 453-457.

9. Трифонов Р.Е.. Островский В.А.. Верещагин Л.И.. Шербинин М.Б.. Широкова Н.П.. Корень А.О. Основность 1,2,3-триазола и некоторых его производных // Журн. Орг. Хим. 1995. – Т.31, Вып.6. – С.928-933.
10. Валоводенко, А.П. Протоглитические равновесия некоторых азолов-азинов / А.П. Валоводенко и др. // Химия гетероциклических соединений. -2000. -№6. -С. 816-824.
11. Некрав, Л.П. Кислотно-основные свойства и спектральные эффекты протонирования диаминов бис-бензимидазолного ряда / Л.П. Некрав // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. №8. – С. 231-236.
12. Содатдинова, А.С. Хосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-метил-2-меркаптоимидазол / А.С. Содатдинова, С.М. Сафармамадзода, Фаҳима Фақирӣ // Вестник ТНУ. – 2021, № 1. – С. 145-156.
13. Содатдинова, А.С. Омӯзиши хосияти кислотагӣ-асосии 2-меркаптоимидазол / А.С. Содатдинова, С.С. Бобосаидзода, С.М. Сафармамадзода // Материалы республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ. – Душанбе, – 2020. – С. 830.
14. Бобоев, М.У. Изучение кислотно-основных свойств водных растворов триптофана при различных температурах / М.У.Бобоев, К.Дж. Суяров, М.Рахимова // Матер. республ. научно-теор. конф. профес.-препод. состава и сотруд. ТНУ, посвященной «20-ой годовщине Дня национального единства» и «Году молодёжи». – Душанбе: Сино, – 2017. – С.83-84.
15. Суяров, Қ.Ҷ. Таҳқиқи хосиятҳои кислотагӣ-асосии намояндаҳои баъзе синҳои пайвастаҳои узвӣ ҷиҳати татбиқи онҳо дар тиб / Қ.Ҷ.Суяров, М.У.Бобоев, Г.Ҳ.Ғоибова, А.А.Латипов // Вестник ТНУ. Серия естественных наук. – 2020, – № 3. – С. 211-220.
16. Азизкулова, О.А. Ҳосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-атсетил-3-тиосемикарбазид / Азизкулова О.А., Аминов Ҳ.М., Самадов А.С., Чурабеков У.М. // Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал) серия естественных наук. – Душанбе, – 2023, №3. – С. 246-253, ISSN 2413-452X
17. Азизкулова, О.А. Синтез и исследование координационных соединений меди (II) с 1-формил-3-тиосемикарбазидом / О.А. Азизкулова, У.М. Джурабеков, Ҳ.С. Давлатова // Материалы международной конференции “Комплексные соединения и аспекты их применения”. – Душанбе, – 2018. – С. 38-40.
18. Джурабеков, У.М. Комплексообразование меди (II) с 1-формил-3-тиосемикарбазидом в среде 0,05 моль/л NaNO₃ при 308 К / Джурабеков У.М., Азизкулова О.А., Мадсманова Г.Ҳ., Аминов Ҳ.М. // Материалы Республиканской конференции на тему: «Роль современных методов анализа в развитие науки и производства», посвященной 20-летию развития естественно - научных, точных и математических дисциплин в области наука и образования (2020-2040 г). – Душанбе, – 2022. – С. 205-211.

ҲОСИЯТҲОИ КИСЛОТАГӢ-АСОСИИ 1-ФОРМИЛ-З-ТИОСЕМИКАРБАЗИД

Дар мақола мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додани хосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-формил-3-тиосемикарбазид ва раванди комплексҳосилкунии он ба сифати лиганд бо металҳои гуногун ва дар муҳити кислотагию асосӣ ҳисоб кардани сабитҳои ионизатсия ва истифодаи онҳо оварда шудааст. Бо усули потенсиометри бо ёрии pH-метр омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии 1-формил-3-тиосемикарбазид барои муайян намудани қобилияти ионизатсияшавии он дар ҳудуди ҳароратҳои 25, 35 ва 45 °C дар маҳлулҳои обӣ-кислотагӣ ва ҳисоб кардани қиматҳои сабитҳои ионизатсионӣ амалӣ гардид. Қиматҳои таҷрибай ва мувоғиҷан моилии қаҷҳаттаҳо аз ҳамдигар фарқ меқунанд, ки ин ҳолат таъсири ҳарорат ва муҳитро ба раванди ионизатсияи 1-формил-3-тиосемикарбазид инъикос менамояд. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки бо афзудани ҳарорат дар маҳлули обӣ-кислотагӣ каме афзоиш ёфтани қимати константаи ионизатсия (асосӣ) ба назар мерасад, ки вобастагии рости ин бузургиҳоро аз ҳарорат дуруст айён мегардад.

Калидвожаҳо: усули потенсиометрӣ, моддаи органикӣ, функсияи Биеррум, 1-формил-3-тиосемикарбазид, муҳити обӣ-кислотагӣ, ҳарорат, ҳиссаи тақсимшавӣ.

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 1-ФОРМИЛ-З-ТИОСЕМИКАРБАЗИДА

В статье посвящены изучению и исследованию кислотно-основных свойств 1-формил-3-тиосемикарбазида и процесса его комплексообразования как лиганда с различными металлами, расчету констант ионизации в кислой и основной средах и их использованию. Кислотно-основные свойства 1-формил-3-тиосемикарбазида изучены потенциометрическим методом с помощью pH-метра для определения его ионизационной способности при

температурах 25, 35 и 45 °С в водно-кислых растворах и расчета значения констант ионизации. Экспериментальные значения и соответствующие наклоны кривых отличаются друг от друга, что отражает влияние температуры и окружающей среды на процесс ионизации 1-формил-3-тиосемикарбазида. Исследования показали, что значение константы ионизации (основной) незначительно увеличивается с повышением температуры в водно-кислом растворе, что доказывает прямую зависимость этих величин от температуры.

Ключевые слова: потенциометрический метод, органическое вещество, функция Биррума, 1-формил-3-тиосемикарбазид, водно-кислая среда, температура, диаграмма распределения.

ACID-BASE PROPERTIES OF 1-FORMYL-3-THIOSEMICARBAZIDE

The article is devoted to the study and investigation of the acid-base properties of 1-formyl-3-thiosemicarbazide and the process of its complexation as a ligand with various metals, the calculation of ionization constants in acidic and basic media and their use. The acid-base properties of 1-formyl-3-thiosemicarbazide were studied by a potentiometric method using a pH meter to determine its ionization capacity at temperatures of 25, 35 and 45 °C in aqueous-acidic solutions and to calculate the ionization constants. The experimental values and the corresponding slopes of the curves differ from each other, which reflects the influence of temperature and the environment on the ionization process of 1-formyl-3-thiosemicarbazide. Studies have shown that the value of the ionization constant (basic) increases slightly with increasing temperature in an aqueous-acidic solution, which proves the direct dependence of these values on temperature.

Keywords: потенциометрический метод, органическое вещество, функция Биррума, 1-формил-3-тиосемикарбазид, водно-кислая среда, температура, диаграмма распределения.

Дар бораи муаллифон:

Аминов Хусниддин Мамурович,
магистри соли 2-юми факултети химия,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
Телефон: (+992) 985 28 00 88.
E-mail: aminovhusniddin8@gmail.com.

Азизқуловна Онаҷон Азизқуловна,
доктори илмҳои химия, профессори
кафедраи химияи ғайриорганикӣ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
Телефон: (+992) 935 00 75 44.
E-mail: ona41@mail.ru.

Об авторах:

Аминов Хусниддин Мамурович,
магистр 2-го курса химического факультета,
Таджикский национальный университет,
Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Телефон: (+992) 985 28 00 88.
E-mail: aminovhusniddin8@gmail.com.

Азизқуловна Онаджон Азизқуловна,
доктор химических наук, профессор кафедры
неорганической химии,
Таджикский национальный университет,
Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Телефон: (+992) 935 00 75 44.
E-mail: ona41@mail.ru.

Чурабеков Убайдулло Маҳмадсафиевич,
номзади илмҳои химия, доцент кафедраи
химияи ғайриорганикӣ.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
Телефон: (+992) 918 96 06 60.
E-mail: ubaid011002@mail.ru.

Джурабеков Убайдулло Маҳмадсафиевич,
кандидат химических наук, доцент кафедры
неорганической химии,
Таджикский национальный университет,
Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Тел.: (+992) 918 96 06 60.
E-mail: ubaid011002@mail.ru.

About the authors:

Aminov Husniddin Mamurovich,
first-year master of the faculty of chemistry,
Tajik National University,
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
Phone: (+992) 985 28 00 88.
E-mail: aminovhusniddin8@gmail.com.

Azizkulova Onajon Azizkulovna,
Doctor of chemical sciences, Professor of the
department of inorganic chemistry
Tajik National University,
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
Ph.: (+992) 935 00 75 44.
E-mail: ona41@mail.ru.

Jurabekov Ubaidullo Mahmadsafievich
Candidate of chemical sciences, associate
professor of the department of inorganic
chemistry

Tajik National University.,
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
Phone: (+992) 918 96 06 60.
E-mail: ubaid011002@mail.ru.

**ТАҲҚИҚИ ФАРМАКОЛОГИИ ЭКСТРАКТҲОИ ҚИСМАТҲОИ
РӮЙИ ЗАМИНӢ ВА ЗЕРИ ЗАМИНИИ ГАЗНАИ ДУХОНАГӢ
(Urtica Dioica L.)**

Раҷабзода С.И.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Иззатуллозода А.С.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Рахимов И.Ф.

Институти химияи ба номи В.И. Никитинаи АМИТ

Абӯали ибнӣ Сино оид ба хусусиятҳои табобатии газна дар асари машҳури худ “Қонуни илмӣ тиб” иттилоот додааст. Оид ба истифодаи газна инчунин Гиппократ, Диоскарид, Гален, Параселс дар асарҳои худ “Оиди тиб” ишора карда, газнаро “Маҳсули шарбати хуб”, ки меъдаро тоза мекунад номидаанд [1].

Намудҳои гуногуни газна дар тибби ҳалқии давлатҳои гуногун васеъ истифода мешавад. Ҳамзамон маъмултарини онҳо Urtica Dioica L мебошад, ки дар бисёре аз давлатҳои Аврупо ва Осиё паҳн шудааст. Ин намуди Urtica Dioica L ҳануз аз замонҳои қадим ҳамчун растани табобатӣ маълум буд [2].

Решай газнаро ҳангоми ҷӯшонидан бо шакар ҳамчун ивазкунандай имбир дар қаноди истифода мебаранд. Дар тибби ҳалқи решай Urtica Dioica L-ро ҳангоми вайроншавии кори ҳозима, набудани иштиҳо, оруғ, қабзияти рӯдаҳо, ҳангоми хала (колик), сустшавии ҳайзбини истифода мешаванд. Ҳангоми бемориҳои пӯст, хусусан хоришак тавассути обҷӯши гарми решай баданро мешӯянд, инчунин дамобаашро ҳангоми шамолхурӣ менӯшанд [3].

Дар адабиёти [4-7] оварда шудааст, ки маҳлули спиртии решай газна яке аз маводи беҳтарин ҳангоми табобати илтиҳоби меъда, захми меъда, ҳангоми бемориҳои аз вазнини бавуҷӯдоянда, сили шуш, тарбод, бемориҳои асаб, ҷоғар, захми рӯдаи дувоздаҳангушта, бемориҳои дил, баландшавии фишори хун, дарди бачадон, бекувватӣ истифода бурда мешавад.

Муаллифи кори [8] пешниҳод намудааст, ки дар баробари решай қисми рӯизамиинии растани мазкур низ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Баргҳои тару тозаашро ба болои варамҳо, захмҳо ва омосҳо мегузоранд. Дамобаи баргҳояшро ҳангоми дарди меъда ва қафаси сина, лоғарӣ, ширинча истеъмол мекунанд.

Муаллифони кори [9-12] аз хосияти балғамрон, пешброн, зидигиҷа, талҳарон доштани дамобаи решай газна (Urtica Dioica L.) дарак медиҳанд.

Аз рӯйи маълумоти таҳқиқоти [13] экстраксияи қисматҳои рӯйи заминӣ ва зери заминии газнаи духонагӣ (Urtica Dioica L.) ҳангоми бемориҳои музмини роҳҳои нафас: бронхит ва трахеит манфиатбахш мебошад.

Дар адабиёти [14-16] нишон додааст, ки ҳангоми ҳолати катарӣ дамобаи спиртии экстраксияи қисматҳои решай газнаро дар Фаронса, Полша, Англия ва ҳангоми бемории рудаю меъда дар Германия, Чехославакия истифода мебаранд.

Муаллифи кори [17-20] нишон додааст, ки дар (Олмон) Германия газнаи духонагӣ (Urtica Dioica L.) ҳамчун маводи қавиқунандай балғамрон ҳангоми катарии бронхҳо бо ҷудокунии микдори зиёди моеъ ҳангоми сулфа, баҳаяҷонорандай кори роҳҳои ҳозима, ҳангоми бемориҳои гуногуни гникологӣ, пӯст, ҳангоми бавосир, зарпарвин, тақвияти талхаҳосилшавӣ ва ҷудошавии талҳа истифода мешавад.

Мақсади омӯзиши заҳрнокии шадиди экстракти ғавси решай газна муайян намудани шиддатнокии таъсири заҳролудкунанда ва нуғузпазирии ин экстракт ҳангоми як маротиба тавассути перос ба ҳайvonҳои таҷрибавӣ ворид намудан ба ҳисоб меравад. Ин таҳқиқот оиди нуғузпазири ба заҳрноки ва вояи кушандагӣ барои экстракти ғавси решай газна ва сабабҳои фарорасии ғавти ҳайvonҳо, қайди муҳлати инкишофи заҳролудкунӣ ва ғавти ҳайvonҳо. Ин

таҳқиқот мувофиқи талабот оиди омӯзиши безарарии таъсири синфи нави маводҳои доругӣ ва талаботи байналхалқӣ гузаронида шудааст.

Қисми эксперименталий: Таҷрибаҳо оиди заҳрнокии шадид дар ду намуди ҳайвонҳо калламушҳои сафеди озмоишгоҳи ҳарду чинс ва мушҳои файрӣ зоти ҳарду чинс гузаронида шуд. Дар таҷриба 120 калламуши сафеди вазнашон 200-220г, ва мушҳои сафеди вазнашон 24-26г истифода бурда шуд. Ҳайвонҳоро дар шароити ҳайвонхонаи озмоишгоҳӣ фармокологӣ пажӯҳишгоҳи химияи ба номи В.И. Никитини Академияи милли илмҳои Тоҷикистон дар шароити мувофиқ ҷавобгӯи тамоми меъёрҳои санитарӣ, ки дастрасии озоди ҳайвонҳо ба об ва ғизо ва ҳарорати мувофиқ гузаронида шуд. Ҳамаи ҳайвонҳоро пешакӣ дар шароити карантин дар давоми 2 ҳафта нигоҳ дошта шудаанд. Экстракти ғавси решай газна (ЭФРГ) тавассути зонди маҳсус 1 маротиба дар давоми 1 шабонарӯз ба меъдаи ҳайвонҳои таҷрибавӣ (маҳлули дар об ҳалкардашуда) гузаронида шуд. Ба ҳамаи ҳайвонҳои таҷрибавӣ баъди ба меъдаашон гузаронидани ЭФРГ дар давоми 14 рӯз мушоҳида гузаронида шуд. Дар шабонарӯзи аввал баъди гузаронидани ЭФРГ мушоҳида бе танаффус оиди ҳайвонҳои таҷрибавӣ гузаронида шуд. Дар давоми мушоҳида тамоми рафтори ҳайвонҳо ба қайд гирифта шуд. Пахши рафтор ва реаксияҳои ҳаракати, фаъолшавии рафтори ҳайвонҳо, ҳарактер ва шиддатнокии ҳаракати ҳайвонҳо оиди норасони фаъолияти асабӣ (вайроншавии кординатсияи ҳаракат, ларзиш, рагкашӣ) ҷавоб ба ангезандоҳи ҳарорати, садо, дард ва равшани мавҷудияти рефлекҳои пӯст, ва инчунин рефлексхои Штрауб. Ин рефлексҳоро бе танаффус дар давоми шабонарӯзи аввал санчида шуда ва баъдан дар тамоми давраи мушоҳида санчида шудаанд. Рефлексхои узвҳои ҳисро тавассути расиши сабуки ҷӯбчай паҳтагин ба ғӯзai ҷашм, сурфаи гӯш, рефлекси Штраубаро ба таври визуалий тавассути қатъ кардан ва бардоштани думи ҳайвонҳо гузаронида шуд. Ба ғайр аз таҳқиқӣ рефлексхо инчунин басомад ва ҷуқурии ҳаракатҳои нафаскашӣ, фаъолияти кашишхурии мушакҳои дил, ҳолати пӯст ва пашм, ки метавонанд оиди таъсири заҳрнокии маводи санчидашаванда маълумот медиҳанд.

Ҳайвонҳои таҷрибавиро ба ҷор ғурӯҳ чудо намудем: мушҳои сафеди модина, мушҳои сафеди нарина, калламушҳои сафедӣ нарина ва калламушҳои сафедӣ модина. Ҳайвонҳоро шаш донагӣ ҷудогона дар қуттиҳои маҳсус нигоҳ доштем. Омӯзиши заҳрнокии шадиди ЭФРГ ҳангоми ба доҳили меъдаи мушҳои сафедӣ таҷрибавӣ. Омӯзиши заҳрнокии шадиди ЭФРГ дар таҷрибаҳо, дар 24 мушҳои сафедӣ наринаи ғайрӣ пародӣ ва 24 мушҳои сафедӣ ғайрӣ пародии модина гузаронида шуд. ЭФРГ дар оби муқаттар дар таносуби 1:1 ҳал намудем ва бо вояи аз 50 мг/кг то 5000 мг/кг шабонарӯз яккарата ба доҳили меъда ворид намудем. Ҳачми яккаратаи моеъи ворид қардашуда ҳамаи вояи воридкардашуда дар давоми 6 соат дар якчанд маротиба гузаронидем. Ҳайвонҳоро 6 адади ҳарду чинсро, 12 адад дар 1 ғурӯҳ барои ҳар як воя ҷудо намудем (чадвали 1).

Натиҷҳои аз таҳқиқот бадастовардашуда: муайя гардид, ки ЭФРГ бо вояи истифода бурдашаванда, ки ғавти мушҳои сафедро ба амал меорад (чадвали 1). Ғавти ҳайвонҳо баъди ба доҳили меъда гузаронидани вояи 2000 мг/кг вазн дар наринаҳо ва модинаҳо бо вояи 3000 мг/кг дар калламушҳо ба мушоҳида расид. Ҳайвонҳо баъди 2 ва 3 соати гузаронидани маводи доругӣ ба марг дучор гардианд. Ҳангоми гузаронидани маводи доруғиро бо вояи 3000-5000 мг/кг ғавти ҳайвонҳо баъди 40-70 дақиқаи баъди гузаронидан ба мушоҳида расид. Ҳангоми гузаронидани маводи доругӣ бо вояи 3000 мг 2 нарина ва 3 модина ва ҳангоми гузаронидани вояи 4000 мг/кг, 3 тоги ҳайвони таҷрибавӣ аз ҳар як ғурӯҳ, баъди ҳар 1-3 соати гузаронидани маводи доругӣ мушоҳида гардид. Ҳангоми гузаронидани маводи доругӣ бо вояи муқарраргардида дар мушон пастшавии фаъолияти ҳаракати ба амал омад. Басомади ҳаракатҳои нафаскашӣ кам шуда ва сатҳи таппиши дил зиёд гардид. Рефлексхои дар боло номбаркардашуда аввало баланд гардида баъдан ҳомуш гардидииан. Ҷавобӣ ҳайвонҳо суст буда, ларзиш шурӯъ мегардад. Ғавти мушҳои сафед баъди ҳайачони пуркуват ва ҳаракатҳои ларзишнок ба амал омад. Дар шабонарӯзи дуюм як нарина ҳангоми ба доҳили меъда як маротиба равон намудани ЭФРГ бо вояи 4000 мг/кг вазн фаро расид. Дар оянда дар ҳамаи ғурӯҳои ҳайвонҳои таҷрибавӣ ғавт мушоҳида нагардид.

Чадвали 1. - Натицаи захрнокии шадид ҳангоми ба дохили меъдаи мушои ҳарду чинс ворид намудани маводи доругӣ

Мушҳои нарина				Мушҳои модина			
№	воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо	№	воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо
1	100	6	0	1	100	6	0
2	500	6	0	2	500	6	0
3	1000	6	0	3	1000	6	0
4	2000	6	1	4	2000	6	1
5	3000	6	2	5	3000	6	3
6	4000	6	4	6	4000	6	3
7	5000	6	6	7	5000	6	6

Чадвали 2. - Натицаи захрнокии шадид ҳангоми ба дохили меъдаи калламушҳои ҳарду чинс ворид намудани маводи доругӣ

Мушҳои нарина				Мушҳои модина			
№	Воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо	№	Воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо
1	500	6	0	1	500	6	0
2	1000	6	0	2	1000	6	0
3	2000	6	0	3	2000	6	0
4	3000	6	2	4	3000	6	1
5	4000	6	3	5	4000	6	2
6	5000	6	4	6	5000	6	5
7	6000	6	6	7	6000	6	6

Чадвали 3. - Чадвали якҷоя кардашуда(чад. 3.ва чад 4.) Заҳрнокии шадид ҳангоми ба дохили меъда ворид намудани ЭФРГ дар мушҳо ва калламушҳои сафед

Мушҳо				Калламушҳо			
воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо	№	воя мг/кг	Миқдори ҳайвонҳо дар гурӯҳ	Фавти ҳайвонҳо	
100	12	0	1	500	12	0	
500	12	0	2	1000	12	0	
1000	12	0	3	2000	12	0	
2000	12	2	4	3000	12	3	
3000	12	5	5	4000	12	5	
4000	12	7	6	5000	12	9	
5000	12	12	7	6000	12	12	

Бузургии LD16, LD50, LD84 бо истифодаи аз усули Кербер ва усули таҳлил бо истифодаи барномаи Excel ва IBMSPSS Version 24 гузаронида шуд. Аз натицаҳои таҳқиқот маълум гардид, ки фарқияти байни чинсҳо дар ҳарду гурӯҳ (мушҳо ва калламушҳо) наонқадар зиёд буд (чадвали 3,4) бинобарин барои ҳисоби натицаҳо мο натицаи чадвали якҷоякардашудаи заҳрнокии шадидро (чадвали 5) истифода бурдем.

Барои муайян намудани бузургии LD16, LD50, LD84 дар мушҳо ва калламушҳо усулҳои коркарди оморӣ дар боло дарҷ гардида истифода бурда шуд. Омӯзиши заҳрнокии шадиди ЭФРГ ҳангоми таҷриба дар 42 мушҳои наринаи сафед ва 42 модинаи сафедӣ ғайри зоти гузаронида шуд (чад.4, чад.5).

Омӯзиши заҳрнокии шадиди ЭФРГ ҳангоми таҷриба дар 42 мушҳои наринаи ва 42 модинаи сафедӣ ғайри зоти гузаронида шуд (чад.2, чад.3). Ҳангоми омӯзиши нишондодҳои заҳрнокии шадид ҳангоми як маротиба ба дохили меъдаи ҳайвонҳои таҷрибӣ ворид намудани ЭФРГ бо вояи аз 100 то 5 ҳазор мг/кг вазни бадан марги ҳайвонҳо дар вояи 2000 мг/кг вазн ба қайд гирифта шуд (чад.4). Ҳангоми ворид намудани ин воя 17%-и ҳайвонҳо ҳангоми бо вояи 4000 мг/кг вазн 58%-и ҳайвонҳо ба марг дучор гардианд. Муайян гардид, ки барои мушҳои сафед вояи миёнаи марговари ЭФРГ ҳангоми ба меъда ворид намудан 3105

мг/кг вазн (пробит-анализом методом IBM SPSS Statistics Version 23) до 3333,33 мг/кг (методом Кербера) ташкил намуд (чад.5). Нишондоди LD16, LD50, LD84 бо усулҳои гуногун ҳисоб карда шуда дар ҷадвали 5 дарҷ гардидааст. Нишондоди мазкур ҳангоми истифодаи усулҳои гуногун фарқияти назаррас надорад. Нишондодҳоеро, ки тавассути усули Кербер ва усули проб – анализ таҳлили намунаи барномаи Excel аз ҳама фарқияти хурдтарин дошт. вале фарқият байни нишондоди натиҷаи таҳлилҳо бо 2 усул (программе Excel и методом IBM SPSS Statistics Version 23) аз ҳама фарқияти хурдтарин дорад (чад.5). нишондоди заҳрноки дар ҳудуди LD 0,010 то LD99 бо ёрии коркарди омории барномаи IBM SPSS Statistics Version 23 дар ҷадвали 6 дарҷ гардидааст. Нишондоди LD16, LD84 дар ин ҷадвал дарҷ нагардидааст, онҳо бо усули интерполацисионӣ ҳисоб карда шудаанд.

Ҷадвали №4. - Нишондоди муриш ва пробит таҳлил ҳангоми ба мушҳои сафед ворид намудани ЭФРГ бо вояи аз 100 мг/кг вазни бадан то 5000 мг/кг вазни бадан

Воя мг/кг	Log10	Фоизнокии муриш	Пробит таҳлил
100	2,00	0	0
500	2,70	0	0
1000	3,00	0	0
2000	3,30	17	4,05
3000	3,48	42	4,80
4000	3,60	58	5,20
5000	3,70	100	8,09

Ҷадвали №5. - Нишондоди LD16, LD50, LD84 ҳангоми ба доҳили меъдаи мушҳои сафед ворид намудани ЭФРГ ва бо усули Кербер ва пробит таҳлил (на базе программы Excel и программе IBM SPSS Statistics Version 23) дар таҷрибаи шадид ҳисоб намудан.

Усули Кербер	Пробит – таҳлил бо барномаи Excel	Пробит – таҳлил ва барномаи IBM SPSS Statistics Version 23	Фарқияти нишондоди LD50 байни усулҳои омори бов мг/кг и %					
			Натиҷа	Сарҳади поён	Сарҳади боло	Байни усули Кербер ва Excel	Байни усули Кербер ва IBM SPSS	Байни Excel ва IBM SPSS
LD16	LD16	LD16	4676,322	3333,33	1866,405	МГ/КГ	Натиҷа	Нишондодҳо
LD50	LD50	LD50	5481,99	3310,64	1999,33	МГ/КГ	Натиҷа	Нишондодҳо
LD84	LD84	LD84	4853,6	3105	1988,8	МГ/КГ	Натиҷа	Нишондодҳо
			3948,88	2511,70	1174,01	МГ/КГ		
			7883,10	3773,67	2470,53	МГ/КГ		
			-805,67	22,69	-132,93	МГ/КГ		
			17	1	7	%		
			-177,32	228,34	-122,35	МГ/КГ		
			4	7	7	%		
			628,35	205,65	10,58	МГ/КГ		
			11	6	1	%		

Чадвали №6. - Нишондоди LD_{0,010} - LD₉₉ ҳангоми дохили меъдаи мушҳо ворид намудани ЭФРГ ва бо усули пробит-таҳлил дар асоси барномаи IBM SPSS Statistics Version 23 дар таҷрибаҳои шадид.

Confidence Limits

Probability	95% Confidence Limits for Доза			95% Confidence Limits for log(Доза) ^a		
	Estimate	Lower Bound	Upper Bound	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
.010	1096,961	369,957	1609,008	3,040	2,568	3,207
.020	1239,198	470,039	1751,571	3,093	2,672	3,243
.030	1338,861	546,892	1849,379	3,127	2,738	3,267
.040	1419,082	612,691	1927,137	3,152	2,787	3,285
.050	1487,868	671,850	1993,266	3,173	2,827	3,300
.060	1549,036	726,539	2051,741	3,190	2,861	3,312
.070	1604,734	778,008	2104,784	3,205	2,891	3,323
.080	1656,302	827,052	2153,773	3,219	2,918	3,333
.090	1704,639	874,209	2199,630	3,232	2,942	3,342
.100	1750,379	919,867	2243,006	3,243	2,964	3,351
.150	1953,186	1133,755	2436,064	3,291	3,055	3,387
.200	2131,002	1335,041	2608,390	3,329	3,125	3,416
.250	2296,399	1531,541	2773,927	3,361	3,185	3,443
.300	2455,844	1726,868	2941,139	3,390	3,237	3,469
.350	2613,458	1922,630	3117,034	3,417	3,284	3,494
.400	2772,362	2119,153	3308,763	3,443	3,326	3,520
.450	2935,294	2315,855	3524,453	3,468	3,365	3,547
.500	3104,989	2511,700	3773,674	3,492	3,400	3,577
.550	3284,494	2705,888	4067,725	3,516	3,432	3,609
.600	3477,524	2898,683	4420,138	3,541	3,462	3,645
.650	3688,965	3092,084	4848,148	3,567	3,490	3,686
.700	3925,721	3290,211	5376,083	3,594	3,517	3,730
.750	4198,292	3499,753	6042,315	3,623	3,544	3,781
.800	4524,142	3731,292	6914,141	3,656	3,572	3,840
.850	4936,015	4003,272	8125,342	3,693	3,602	3,910
.900	5507,926	4354,932	9998,339	3,741	3,639	4,000
.910	5655,718	4442,112	10517,441	3,752	3,648	4,022
.920	5820,772	4537,989	11113,952	3,765	3,657	4,046
.930	6007,822	4644,910	11811,235	3,779	3,667	4,072
.940	6223,843	4766,307	12644,477	3,794	3,678	4,102
.950	6479,712	4907,479	13670,006	3,812	3,691	4,136
.960	6793,797	5077,283	14985,780	3,832	3,706	4,176
.970	7200,864	5292,273	16783,983	3,857	3,724	4,225
.980	7779,996	5589,511	19522,227	3,891	3,747	4,291
.990	8788,786	6086,973	24794,393	3,944	3,784	4,394

a. Logarithm base = 10.

Омӯзиши заҳрнокии шадиди ЭФРГ дар 42 калламушҳои сафеди ғайри зоти нарина ва 42 модина гузаронида шуд (чад.2 ва чад.3). ЭФРГ-ро ба ҳайвонҳои таҷрибави бо вояи 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ва 6000 мг/кг вазни бадан (б ҳайвони ҳарду чинс дар гурӯҳ (чад. 2).

Муайян гардид, ки ҳангоми ба дохили меъдаи калламушҳо як маротиба ворид намудани ЭФРГ бо вояи аз 500 то 2000 мг/кг вазни бадан мурини ҳайвонҳо ба қайд гирифта нашуд (чад.2, чад 7). Фарорасии марги ҳайвонҳо ҳангоми ба дохили меъда ворид намудани ЭФРГ-ро бо вояи аз 3000 мг/кг вазни баландтар, ки 25%, 42, 75 ва 100%-ро (мутаносибан бо вояҳои 3000, 4000, 5000, 6000 мг/кг вазни бадан) ташкил намуд (чад 7). Мурини ҳайвонҳо асосан баъди 2 соати ворид намудани маводи доругӣ ба амал омад. Дар шабонарӯзи аввал 2 ҳайвони нарина ва 1 модина дар гурӯҳи ҳайвонҳое, ки ЭФРГ-ро бо вояи 3000 мг/кг вазни бадан ва 3 ҳайвони нарина ва 1 модина аз гурӯҳи ҳайвонҳое, ки ЭФРГ-ро бо вояи 4000 мг/кг вазни, 4 нарина ва модина дар гурӯҳи ҳайвонҳое, ки ин маводи доругиро бо вояи 5000 ва 6000 мг/кг вазни бадан қабул намудан ба амал омад.

Дар шабонарӯзи дуюм 1 модина аз гурӯҳи ҳайвонҳое, ки ЭФРГ-ро бо вояи 4000 мг/кг вазни ва 1 нарина аз гурӯҳи ҳайвонҳое, ки бо вояи 5000 мг/кг вазни ва ду нарина ва модина, ки маводидоругиро бо вояи 6000 мг/кг вазни бадан қабул намудан ба амал омад. Мурини ҳамаи

ҳайвонҳое, ки ЭФРГ-ро бо 6000 мг/кг қабул намуданд дар шабонарӯзи дюм баъди як маротиба ворид намудани ЭФРГ ба мушоҳида расид. Пеш аз мурдан дар ҳайвонҳо ларзиш ва сустшавии басомади нафаскашӣ ба амал омад. Ҳайвонҳое, ки дар шабонарӯзи якум ва дуюм ба марг дучор гардида буданд камфаъол буда рефлексҳои мавҷуда қисман нигоҳ дошта шуданд ва қисман аз байн рафта буданд (рефлекси Штрауба). Дар давоми ҳафтаи аввал бехоли ва бемадорӣ дар баъзе қалламушҳо, ки ЭФРГ-ро бо вояи 5000 ва 6000 мг/кг вазни бадан қабул намуданд ба мушоҳида расид.

Бузургии LD16, LD50, LD84, ки бо усули Кербер ва усули пробит-таҳлил бо истифода аз барномаи Excel ва IBM SPSS Version 24 гузаронида шуд натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки фарқияти чинс байни ҳайвонҳои ҳарду гурӯҳ (муш ва қалламушҳо) на он қадар зиёд буд (чад.1,2). Бинобарин мо барои коркарди омории натиҷаҳо оиди заҳрнокии шадид ҷадвали якҷоякардашударо истифода намудем (чад.3).

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда фарқияти назарраси чинсиро нисбати ҳиссииётноки ба ЭФРГ ҳангоми ба дохили меъдаи қалламушҳо ворид намудан ба мушоҳида нарасид (чад.2). Ҳайвонҳои нарина ва модина ҳиссииётнокии якхела нисбати ба меъдаашон ворид намудани ЭФРГ-ро доранд. Муайян гардид, ки марги ҳайвонҳо ҳангоми ворид намудани маводи доругиро бо вояи аз 3000 мг/кг вазни бадан болотар фоизи муриш 25%, 75 ва 100%-ро ҳангоми ба дохили меъдаашон 1 маротиба гузаронидани ЭФРГ-ро (мутаносибан бо вояи 4000, 5000 ва 6000 мг/кг вазни бадан) ба мушоҳида расид (чад.7).

Натиҷаи заҳрнокии шадид ҳангоми гузаронидани ЭФРГ ба дохили меъда бо вояҳои гуногун (аз 5000 то 6000 мг/кг вазн дар ҷадвали 8 дарҷ гардидааст). Натиҷаҳои дар ҷадвали 8 дарҷ гардида нишон медиҳанд, ки вояи миёнаи марговар ҳангоми заҳролудкуни, ки бо (усули Кербер пробит-таҳлил дар заманаи барномаи Excel ва IBM SPSS Statistics Version 23) мутаносибан 4083,33; 3961,19 и 3935,90 мг/кг вазни баданро ташкил намуд.

Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки фарқият байни натиҷаҳои бо усули пробит-таҳлил дар заманаи 2 барнома на он қадар қалонанд (1%). Фарқият байни усули Кербер ва пробит таҳлил дар заманаи барномаи ҳисоби омори компьютерӣ 3-4%-ро ташкил намуд.

Нишондоди заҳрнокии шадид ар қалламушҳои сафеддар ҳудуди LD 0,010 то LD99, ки бо ёрии барномаи ҳисоби омори IBM SPSS Statistics Version 23 дар ҷадвали 9 дарҷ гардидааст. Нишондоди LD16, LD84 дар ин ҷадвал ҷой надорад, зоро онро мо бо дигар усул ҳисоб намудем.

Ҷадвали №7. - Нишондоди муриш ва пробит таҳлил ҳангоми ба қалламушҳои сафед ворид намудани Показатели смертности и пробит анализа при введении белым крысам ГЭКД в дозах от 500 мг/кг массы тела до 6000 мг/кг массы тела

Воя мг/кг	Log10	Фоизнокии муриш	Таҳлили робит
500	2,70	0	0
1000	3,00	0	0
2000	3,30	0	0
3000	3,48	25	4,33
4000	3,60	42	4,80
5000	3,70	75	5,67
6000	3,78	100	8,09

Чадвали №8. - Нишондоди LD₁₆, LD₅₀, LD₈₄ ҳангоми ба дохили меъдаи мушҳои сафед ворид намудани ЭФРГ ва бо усули Кербер ва пробит таҳлил (на базе программы Excel и programme IBM SPSS Statistics Version 23) дар таҷрибай шадид ҳисоб намудан.

Усули Кербер. Таҳлили пробит дар барномаи Excel. Таҳлили пробит дар барномаи IBM SPSS Statistics Version 23 | Фарқи нишондиҳандаҳои LD₅₀ байни усулҳои оморӣ бо mg/kg ва %

	Нишондиҳанд аҳо	Микд оп	Нишондиҳанд аҳо	Микд оп	Нишондиҳанд аҳо	Микд оп	Ҳадди поёни болӣ усули Кербе р ва Excel	Байн и усули Кербе р ва IBM SPSS	Байн и усули Кербе р ва IBM SPSS
LD ₁₆	2706,6 8 mg/kg	LD ₁₆	2906,1 3 mg/kg	LD ₁₆		2988,9 0 mg/kg	2245,0 4 mg/kg	3425,9 6 mg/kg	199,4 5 mg/kg
LD ₅₀	4083,3 3 mg/kg	LD ₅₀	3961,1 9 mg/kg	LD ₅₀		3935,9 0 mg/kg	3436,7 8 mg/kg	4438,4 3 mg/kg	122,1 4 mg/kg
LD ₈₄	5426,6 8 mg/kg	LD ₈₄	5399,2 9 mg/kg	LD ₈₄		5185,3 0 mg/kg	4574,0 5 mg/kg	6624,3 9 mg/kg	241,4 1 mg/kg

Чадвали №9. - Индексҳои LD_{0.010} - LD₉₉ дар озмоиши шадид тавассути сӯзандоруи дохили меъда ба каламушҳои сафед бо истифода аз усули таҳлили пробит ва дар асоси барномаи IBM SPSS Statistics Version 23 ҳисоб карда шуданд.

Confidence Limits

Probability	95% Confidence Limits for Доза			95% Confidence Limits for log(Доза) ^a		
	Estimate	Lower Bound	Upper Bound	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
PROBIT						
,010	2070,272	1185,689	2600,347	3,316	3,074	3,415
,020	2232,141	1353,966	2746,381	3,349	3,132	3,439
,030	2341,344	1472,449	2844,151	3,369	3,168	3,454
,040	2427,000	1568,046	2920,580	3,385	3,195	3,465
,050	2498,980	1650,114	2984,719	3,398	3,218	3,475
,060	2561,926	1723,125	3040,801	3,409	3,236	3,483
,070	2618,421	1789,601	3091,175	3,418	3,253	3,490
,080	2670,061	1851,118	3137,288	3,427	3,267	3,497
,090	2717,910	1908,732	3180,103	3,434	3,281	3,502
,100	2762,713	1963,188	3220,293	3,441	3,293	3,508
,150	2956,202	2203,440	3395,627	3,471	3,343	3,531
,200	3119,601	2411,435	3547,269	3,494	3,382	3,550
,250	3266,962	2601,406	3688,482	3,514	3,415	3,567
,300	3405,220	2780,110	3826,424	3,532	3,444	3,583
,350	3538,554	2951,233	3966,110	3,549	3,470	3,598
,400	3669,899	3116,920	4111,826	3,565	3,494	3,614
,450	3801,616	3278,472	4267,771	3,580	3,516	3,630
,500	3935,859	3436,777	4438,428	3,595	3,536	3,647
,550	4074,842	3592,666	4628,834	3,610	3,555	3,665
,600	4221,092	3747,268	4844,912	3,625	3,574	3,685
,650	4377,772	3902,366	5094,068	3,641	3,591	3,707
,700	4549,188	4060,775	5386,381	3,658	3,609	3,731
,750	4741,709	4226,877	5737,011	3,676	3,626	3,759
,800	4965,694	4407,697	6171,342	3,696	3,644	3,790
,850	5240,164	4615,634	6737,649	3,719	3,664	3,829
,900	5607,164	4877,006	7546,585	3,749	3,688	3,878
,910	5699,594	4940,537	7758,913	3,756	3,694	3,890
,920	5801,733	5009,851	7997,381	3,764	3,700	3,903
,930	5916,155	5086,482	8269,204	3,772	3,706	3,917
,940	6046,616	5172,663	8585,036	3,782	3,714	3,934
,950	6198,922	5271,820	8961,551	3,792	3,722	3,952
,960	6382,771	5389,641	9426,995	3,805	3,732	3,974
,970	6616,279	5536,665	10035,058	3,821	3,743	4,002
,980	6939,966	5736,240	10908,507	3,841	3,759	4,038
,990	7482,585	6061,510	12450,259	3,874	3,783	4,095

a. Logarithm base = 10.

Ҳамин тариқ ҳангоми омӯзиши захрнокии шадиди ЭФРГ дар ду намуди ҳайвонҳои озмоишгоҳӣ ҳарду чинс ва як усули ворид намудан (ба дохили меъда) вояи тоб оваранда, захрнок ва кушандаро барои маводи доруги муайян карда шуд. Таҷрибаҳои дар мушҳои сафед ҳангоми ба дохили меъдаашон гузаронидани ЭФРГ-ро вояи миёнаи марговар (LD50) бо усули Кербер 3333,33 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 3310,64 мг/кг вазни бадан, ва бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 3105,00 (25011,70-3773,67) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. LD16: бо усули Кербер 1866,40 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 1999,33 мг/кг вазни бадан ва бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 1988,80 (1174,01-2470,53) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. LD84: бо усули Кербер 4676,32 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 5481,99 мг/кг вазни бадан, ва бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 4853,60 (3948,88-7883,10) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда хусусияти захрнокии ЭФРГ ҳангоми ба дохили меъда ворид намудан муайян гардид. Муайян гардид, ки ҳангоми як маротиба ба дохили меъдаи мушҳои сафеди таҷрибавӣ ворид намудан ЛД50 зиёда аз 3105,00 мг/кг ташкил намуд. Дар асоси наиҷаҳои бо роҳи таҷрибавӣ дар мушҳо ба даст омада аз рӯи таснифоти умумии беҳдошти (ГОСТ 12.1.007-76) ЭФРГ ба синфи сеюми хатарноки (моддаҳои хатарнокияшон сабук таалук дорад. Таҷрибаҳое, ки дар калламушҳо гузаронида шудааст ҳангоми ба дохили меъдаашон ворид намудани ЭФРГ вояи миёнаи марговар: (LD50) бо усули Кербер 4083,33 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 3961,19 мг/кг вазни бадан бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 3935,90 (3436,78-4438,43) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. LD16: бо усули Кербер 2706,68 мг/кг массы тела; вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 2906,13 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 2988,90 (2245,04-3425,96) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. LD84: бо усули Кербер 5426,68 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи Excel 5399,29 мг/кг вазни бадан; бо усули пробит-таҳлил дар заминаи барномаи IBM SPSS Statistics Version23 - 5185,30 (4574,05-6624,39) мг/кг вазни бадани ҳайвонҳоро ташкил намуд. Ҳангоми як маротиба ба дохили меъдаи калламушҳои сафеди озмоишгоҳӣ як маротиба ворид намудани маводҳои доругиро ЛД50, ки бо усули пробит-таҳлил дар заминаи ду барнома 3935,90 и 3961,19 мг/кг ташкил намуд.

Ҳисоби омории вояи миёнаи марговар бо усули Кербер имконият дод, ки чунин бузурги ба 4083,33 мг/кг, ки мутаносибан ба нишондоди ЛД-50, ки бо усулҳои гуногун ҳисоб карда шудааст ташкил намуд. Мувофиқи таснифоти беҳдошти аз тарафи ҳамагон қабул кардашуда (ГОСТ 12.1.007-76) ЭФРГ, ки мувофиқ аст ба нишондоди ЛД-50, ки бо усулҳои гуногун ҳисоб карда шудааст. Мувофиқи таснифоти беҳдошти аз тарафи ҳамагон қабул кардашуда ЭФРГ аз рӯи натиҷаи таҷрибаҳои дар калламушҳо гузаронида пз рӯи хатарнокияш ба синфи сеюм (моддаҳои хатарнокияшон сабук) таалук дорад.

Адабиёт

1. Evaluation of antimicrobial and antiplatelet aggregation effects of *Solidago chilensis* Meyen / Liz Rafael [et al.] // International J. of Green Pharmacy. – 2009. – Vol. 3, № 1. – P. 35–39.
2. Evaluation of gastroprotective activity and acute toxicity of *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae) / A. Bucciarelli [et al.] // Pharm Biol. – 2010. – Vol. 48, № 9. – P. 1025–1030.
3. Flora Europaea / T.G. Tutin [et al.] // Cambridge University Press. – 1964. –№ 4. – P. 215 – 220.
4. Gerlach, H. Über einige Inhaltsstoffe aus verschiedenen Solilago-Arten / H. Gerlach. // Herba pol. – 1972. – Vol. 18. – S. 155 – 159.
5. Hiller, K. Flavonoids of *Solidago virgaurea* L. var. *leicarpa* (Benth) A.Gray / K. Hiller, R. Gil-Rjong, A. Otto // Pharmazie. – 1979. – Vol. 34, № 9. – P.571– 572.
6. Hiller, K. A saponin from *Solidago decurrens* / K. Hiller, R. Gil-Rjong, P. Franke //

- Pharmazie. – 1979. – Vol. 34, № 5–6. – P. 360–361.
7. Hiller, K. Isolierung von Bayogenin–Glycosiden aus Solidago canadensis L.
 - K. Hiller, C. Hein, P. Franke // Pharmazie. – 1983. – Vol. 38, № 1. – S. 73.
 8. Hiller, K. Virgaureasaponin, ein neues bisdesmosidisches Triterpensaponin aus Solidago virgaurea L. / K. Hiller, G. Bader, Schulten H.–R. // Pharmazie. – 1987. – Vol. 42, № 8. – S. 795–796.
 9. Hiller, K. Virgaureosid A – a new bisdesmosidic phenol glycoside from Solidago virgaurea L. / K. Hiller, G. Dube, D. Ziegan // Pharmazie. – 1985. – Vol. 40, № 11. – S. 795 – 796.
 10. Hiller, K. Zur quantitativen Verteilung der Phenolglycoside Virgaureosid A und Leiocarposid in Solidago virgaurea L. / K. Hiller, G. Fotsch // Pharmazie. – 1986. – Vol. 42, № 6. – S. 415 – 416.
 11. Huneck, S. Inhaltsstoffe weitere Compositen aus der Mongolei / S. Huneck, H. Knapp // Pharmazie. – 1986. – № 9. – S. 673.
 12. Immunomodulatorische und antitumorale Aktivität von Triterpensaponinen aus Solidago virgaurea L. / B. Plohmann [et al.] // Drogenreport. – 1999. – № 12. – P. 29–30.
 13. Immunomodulatory and antitumoral effects of triterpenoid saponins / B. Plohmann [et al.] // Pharmazie. – 1997. – № 12. – P. 953 – 957.
 14. Influence of the crude aqueous extract of Solidago microglossa DC on the in vitro dissolution of rat blood clots / A.S.C. Borges [et al.] // Asian J. of Traditional Medicines. – 2008. – Vol. 3, № 6. – P. 238 – 243.
 15. Isolation and structure elucidation of further saponins from Solidago Canadensis / G. Reznicek [et al.] // Planta Med. – 1992. – Vol. 58, № 1. – P. 94–98.
 16. Jacker, H.J. Zum antiexsudativen Verhalten einiger Triterpensaponine / H.J. Jacker, G. Voigt, K. Hiller // Pharmazie. – 1981. – Vol. 37. – S. 380–382.
 17. Jakobs, G. Introduced plants of the invasive perennial Solidago gigantea are larger and grow denser than conspecifics in the native range / G. Jakobs, E. Weber, P.J. Edwards // Diversity Distributions. – 2004. – № 10. – P. 10–19.
 18. Kasprzyk, Z. Distribution of sterols and triterpenic alcohols in plants of the Compositae family / Z. Kasprzyk, T. Kozierowska // Bull. Acad. pol. sci. boil. – 1966. – Vol 14, № 9. – P. 645 – 649.
 19. Kolodziej, B. Antibacterial and antimutagenic activity of extracts aboveground parts of three Solidago species: Solidago virgaurea L., Solidago canadensis L. and Solidago gigantea Ait. / B. Kolodziej, R. Kowalski, B. Kedzia // J. of Medicinal Plants Research. – 2011. – Vol. 5, № 31. – P. 6770–6779.
 20. Lam, J. Polyacetylenes of Solidago virgaurea: their seasonal variation and NMR long-range spin coupling constants / J. Lam // Phytochemistry. – 1973. – Vol. 10, № 3. – P. 647 – 653.

ТАХҚИҚИ ФАРМАКОЛОГИИ ЭКСТРАКТХОИ ҚИСМАТХОИ РҮЙИ ЗАМИНӢ ВА ЗЕРИ ЗАМИНИИ ГАЗНАИ ДУХОНАГӢ (*Urtica Dioica L.*)

Усулҳои фармакологии омӯзиши экстракти решай газна, усулҳои биохимияйӣ, гематологӣ дар раванди таҳқиқот истифода гардида, таъсири экстракти ғавси решай газна ба нишондодҳои физиологӣ ва биохимиявии хун, нишондодҳои заҳрнокии экстракти ғавси решай газна, хусусияти зидди илтиҳобии экстракти ғавси решай газна, натиҷаҳои омӯзиши таъсири мавзеъи экстракти ғавси решай газна, таъсири экстракти ғавси решай газна ба фаъолияти пешобҳосилкунии гурда, хусусиятҳои зидди бактериявии экстракти решай газна, таъсири экстракти ғавси решай газна ба системаи лахташавии хун, таъсири экстракти ғавси решай газна ба нишондодҳои физиологӣ ва биохимиявии хун дар калламушҳои тачрибавӣ гузаронида шуд. Зимни баргузории раванди таҳқиқоти фармакологӣ, мавриди таҳлили маълумоти ба дастомада баҳогузории лағжишҳои сарзада, интерпретатсияи онҳо ва муқоисанамоии бо меъёри биологӣ: нишондодҳои биометрӣ, физиологӣ, биохимияйӣ ва гематологӣ, мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз ҳамин муқоисанамоӣ нишондодҳо хуласабарории аз тавсиф ва дараҷаи тағйироти организм зери таъсири шароитҳои тачриба ба муҳақиқон, имконпазир мегардонад. Маълумоти овардашудаи нисбат бар нишондодҳои биометрӣ, физиологӣ, биохимияйӣ ва гематологии чонварони тачрибавӣ пурра мавзуро фаро намегирад. Вале умедвор ҳастем, ки кори мазкур барои муҳақиқони соҳаи токсикология, фармакология, тибӣ ва тиббӣ ветеринарӣ судманд мегардад.

Каливожаҳо: фитохимия, экстраксия, чудокунӣ, газна, газнаи духонагӣ (*Urtica Dioica L.*), қисматҳои рүйи заминӣ, қисматҳои зери заминӣ, фармакология, метод, физикӣ-химияйӣ, зидди илтиҳобӣ, пешбронӣ.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ НАДЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ КРАПИВЫ (URTICA DIOICA L.)

Фармакологические методы изучения экстракта корня календулы, биохимические и гематологические методы в исследовательском процессе, влияние экстракта корня календулы на физиологические и биохимические показатели крови, токсикологические показатели календулы были использованы в исследовании.

Экстракт корня календулы обладает противовоспалительными свойствами. Были получены результаты исследования местного действия экстракта корня календулы, а также влияние экстракта корня пажитника на почечный диурез, его антибактериальные свойства, воздействие на систему свертывания крови и влияние на физиологические и биохимические параметры крови у лабораторных мышей.

В ходе фармакологических исследований основными вызовами являются анализ полученных данных, оценка выявленных отклонений, их интерпретация и сравнение с биологическими нормами, включая биометрические, физиологические, биохимические и гематологические показатели. Именно сравнение этих показателей позволяет исследователям сделать выводы о природе и степени изменений в организме под воздействием экспериментальных условий.

Представленная информация о биометрических, физиологических, биохимических и гематологических параметрах лабораторных животных не полностью охватывает тему. Однако, надеемся, что данная работа будет полезна исследователям в области токсикологии, фармакологии, медицины и ветеринарии.

Ключевые слова: фитохимия, экстракция, изоляция, крапива, крапива (*Urtica Dioica L.*), надземные части, подземные части, фармакология, метод, физико-химические свойства, противовоспалительное действие, диуретическое действие.

PHARMACOLOGICAL STUDY OF EXTRACTS FROM THE AERIAL AND UNDERGROUND PARTS OF NETTLE (URTICA DIOICA L.)

In this study, pharmacological methods were used to examine the extract from the marigold root, biochemical and hematological methods were employed in the research process, and the impact of marigold root extract on the physiological and biochemical parameters of the blood, along with toxicological indicators of marigold, were investigated.

The extract from the marigold root possesses anti-inflammatory properties. The results of the study on the local effects of the marigold root extract were obtained, as well as the effects of the fenugreek root extract on renal diuresis, its antibacterial properties, its effect on the blood clotting system, and its influence on the physiological and biochemical parameters of the blood in laboratory mice.

During the course of pharmacological research, the main challenges lie in the analysis of the obtained data, the evaluation of the identified deviations, their interpretation, and comparison with biological norms, including biometric, physiological, biochemical, and hematological indicators. It is the comparison of these indicators that allows researchers to draw conclusions about the nature and extent of changes in the body under the influence of experimental conditions.

The information presented on the biometric, physiological, biochemical, and hematological parameters of laboratory animals does not fully cover the topic. However, we hope that this work will be useful to researchers in the fields of toxicology, pharmacology, medicine, and veterinary science.

Keywords: phytochemistry, extraction, isolation, nettle, nettle (*Urtica Dioica L.*), aerial parts, underground parts, pharmacology, method, physicochemical properties, anti-inflammatory effect, diuretic effect.

Дар бораи муаллифон:

Раҷабзода Сироҷиддин Икром,
доктори илмҳои химия, профессор,
муовини ректор оид ба корҳои илмӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба
номи Садриддин Айнӣ.
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
E-mail:ikromovich80@mail.ru Тел:(+992) 904-60-
04-60.

Иzzatullozoda Alishon Saidkul,
унвончӯи кафедраи озмоишигоҳи химия ва
технологияи растаниҳои доругӣ,
Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон,
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Тел: (+992) 939410101.

Рахимов Исматулло Фатхуллоевич,
доктори илмҳои тиб, профессор,
узви вобастаи АМИЧТ,
мудири лабораторияи фармакология.
Институти химияи ба номи В.И. Никитин,
Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон.
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17;
E-mail: rif52@mail.ru.
Телефон: 919-00-24-62.

Об авторах:

Раджабзода Сироджиддин Икром,
доктор химических наук, профессор,
проректор по научной работе.
Таджикский государственный педагогический
университет имени Садриддина Айни.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
E-mail: ikromovich80@mail.ru
Телефон: (+992) 904-60-04-60.

Иzzatullozoda Alikhon Saidkul
соискатель кафедры кафедры химии и
технологии лекарственных растений,
Научно-исследовательский институт
Национального университета Таджикистана.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Телефон: (+992) 939-41-01-01.

About the authors:

Rajabzoda Sirojiddin Ikrom,
Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific Work,
Tajik State Pedagogical University named after
Sadriddin Ayni.
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
E-mail: ikromovich80@mail.ru
Phone: (+992) 904-60-04-60.

Izzatullozoda Alikhon Saidkul,
Applicant of the Department of Chemistry and
Technology of Medicinal Plants Laboratory,
Research Institute of the National University of
Tajikistan.
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
Phone: (+992) 939-41-01-01.

Рахимов Исматулло Фатхуллоевич,
доктор медицинских наук, профессор,
Член-корреспондент Национальная академия
наук Таджикистана,
заведующий лабораторией фармакологии,
Институт химии имени В.И. Никитина,
Академия наук Таджикистана.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
E-mail: rif52@mail.ru
Телефон: 919-00-24-62.

Rahimov Ismatullo Fatkhulloevich,
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of Tajikistan,
Head of the Laboratory of Pharmacology,
V.I. Nikitin Institute of Chemistry,
Academy of Sciences of Tajikistan.
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
E-mail: rif52@mail.ru
Phone: 919-00-24-62.

СИНТЕЗ ВИЛОНА И СОЗДАНИЕ ЕГО КОМПОЗИЦИИ С ЭКСТРАКТОМ ЗВЕРОБОЯ

Навруззода Г. Ф.

*Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Бобизода Г. М.*

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Введение. Синтез пептидов в последние годы привлекает все большее внимание ученых. Это связано с тем, что они находят применение при лечении различных тяжелых заболеваний, таких как рак, сахарный диабет. Хотя, кажется все проблемы с синтезом пептидов решены, но на наш взгляд остаются низкомолекулярные пептиды, содержащие полифункциональные аминокислоты, синтез которых нужно решать отдельно в каждом конкретном случае. В частности, к таким препаратам относятся пептидные иммуномодуляторы, которые выделяют из тимуса животных и называются тимомиметиками. Широкий спектр биологической активности и отсутствие побочных эффектов делают их очень популярными лекарствами [1, 2].

К таким препаратам относится и вилон – дипептид с последовательностью H-Lys-Glu-OH часто применяемый при лечении онкологических заболеваний [3].

Этот дипептид содержит две полифункциональные аминокислоты – лизин с положительно заряженной боковой аминогруппой и глутаминовая кислота с отрицательно заряженной боковой карбоксильной группой. Синтез таких пептидов, содержащих такие аминокислоты, требуют защиты обеих боковых функций.

Препараты из растений находят все большее применение в фармацевтической промышленности при получении на их основе новых лекарств и их количество постоянно растет. Это объясняется тем, что многие экстракти растений обладают широким спектром биологической и терапевтической активности и у них отсутствуют такие недостатки химических препаратов как побочное действие, токсичность при длительном применении и ряд других. Растительные препараты не влияют отрицательно на клетки потому, что они не изменяют грубо и резко всю систему химических реакций живой клетки высшего животного и человека [4, 5]. В последние годы начало развиваться такое направление в фармацевтической химии как создание композиций на основе экстрактов из растений и пептидных препаратов. Были разработаны композиции на основе экстрактов ферулы и иммуностимулирующего дипептида изолейцил-триптофан [6] и композиция на основе этого же дипептида и экстрактов мяты и лопуха [7], обладающие более широким фармакологическим действием чем исходный дипептид. Мы считаем, что такие композиции приведут к созданию новых более эффективных лекарств.

Зверобой обладает антибактериальным и регенерирующими, противовоспалительным, нейропротекторным, ангиопротекторным, диуретическим, желчегонным, противопаразитарным и спазмолитическим действием [8]. Его такое широкое биологическое действие объясняется присутствием в нем флавоноидов [9].

Поэтому разработка композиции на основе вилона и экстракта зверобоя приведет к созданию новых высокоеффективных лекарств, не обладающих недостатками химических препаратов.

Материалы и методы

Производные аминокислот, активированные эфиры производных аминокислот были получены с использованием стандартных методик [10].

1. H-Lys-Glu-OH (метод активированных эфиров).

10 ммоль дибензилового эфира растворили в 10 мл тетрагидрофурана (THF) и добавляли к раствору 10,5 ммоль Z-Lys(Z)-ONp в 10 мл THF и перемешивали в течение 72 часов при комнатной температуре. Затем реакционную смесь выливали в 200 мл этилацетата и охлаждали в холодильнике в течение ночи. Выпавший осадок отфильтровывали и растворяли в 10 мл метанола, добавляли Pd/C катализатор и гидрировали в течение 3 часов. Катализатор отфильтровывали. Остаток переосаждали из метанола эфиром.

2. H-Lys-Glu-OH (метод смешанных ангидридов).

10 ммоль Z-Lys(Z)-OH, 10 ммоль N-метилморфолина (NMM) растворили в 10 мл THF, охлаждали до -20°C и добавляли раствор 10 ммоль HCl H-Glu(OBzl)-OBzl, 10 ммоль изобутилхлорформиата и 10 ммоль NMM в 10 мл THF. Реакционную смесь перемешивали 30 мин при комнатной температуре и еще 2 часа при комнатной температуре. Реакционную смесь упаривали. Остаток растворяли в 10 мл метанола добавляли 10 мл 1н NaOH (10 ммоль) и перемешивали 30 мин при комнатной температуре. Затем реакционную смесь упаривали. Остаток растворяли в 10 мл метанола, добавляли Pd/C катализатор и гидрировали в течение часа при комнатной температуре. Затем катализатор отфильтровывали. Фильтрат упаривали. Остаток переосаждали из метанола эфиром.

3. H-Ile-Trp-OH синтез с дипентафтфорфенилкарбонатом

К 10 ммоль дикарбобензоксилизаина и 10,5ммоль триэтиламина в 20 мл этилацетата добавляют 10,5 ммоль дипентафтфорфенилкарбоната и перемешивают 30 мин при комнатной температуре. Потом добавляют хлоргидратдibenзилового эфира глутаминовой кислоты и перемешивают 30 минут.Затем реакционную смесь промывают 10%ным раствором бисульфата натрия и упаривают в вакууме. Остаток кристаллизуют из эфира гексаном. Далее синтез ведут в соответствии с методикой 1.

Для определения биологически активных веществ в растениях применяли общепринятые качественные реакции. Для определения витамина С использовали объемное титрование с 2,6-дихлорфенолиндофенолом. Для определения витаминов В₁ и В₂ использовали методы, указанные в ГОСТ 7047 «Витамины А, С, Д, В₁ В₂ и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов».

Обсуждение результатов

Так как необходимо защитить боковые функции обеих аминокислот и так как это дипептид, то для того, чтобы облегчить его окончательное деблокирование, то для защиты и α-амино- и α-карбоксильной групп, а также обеих боковых групп можно использовать защитные группы, удаляемые одним методом. Таким методом могут быть группы трет-бутильного типа, удаляемые действием HCl в этилацетате или группы, удаляемые катализитическим гидрированием – сложноэфирная бензильная и карбобензоксигруппа.


Мы решили остановить свой выбор на втором варианте, так как их получение является в экспериментальном плане более простым, чем получение производных с группами трет-бутильного типа.

Дикарбобензоксилизаин был получен реакцией лизина с карбобензоксихлоридом в присутствии NaOH при pH>10 с выходом 78%. Дибензиловый эфир глутаминовой кислоты был получен этерификацией ее с бензиловым спиртом с выходом 75%.

Таким образом схема получения дипептида заключается в конденсации дикарбобензоксилизаина с дибензиловым эфиром глутаминовой кислоты различными методами пептидной химии.

Нами было решено на первом этапе использовать карбодииimidный метод с применением в качестве конденсирующего агента дициклогексилкарбодииимида.

Реакция в этом случае выглядела следующим образом:



Защищенный дипептид в этом случае выделяли следующим образом: после отделения фильтрованием выпавшей в осадок дициклогексилмочевины, реакционную смесь промывали 0,4 М раствором лимонной кислоты, водой, 5%-ным раствором NaHCO₃ и снова водой до нейтральной реакции промывных вод. Затем этилацетатный раствор сушили безводным сульфатом натрия. После высушивания этилацетат упаривали, остаток переосаждали из этилацетата эфиром. Выход защищенного дипептида составил 78%.

Другим методом, использованном нами, был метод активированных эфиров. В качестве последних использовали π-нитрофениловые, N-оксисукцинимидные, 2,4,6-трихлорфениловые и пентафтфорфениловые. Все активированные эфиры были получены карбодииимидным методом согласно стандартной методике. В работе [11] была показана перспективность применения тактики максимальной защиты при синтезе тетрапептида методом активированных эфиров.

При этом нами была изучена зависимость выхода дипептида от температуры реакции (рис.1). как видно из рисунка 1, наибольший выход при применении п-нитрофениловых эфиров отмечается при температуре 40°C. как видно из этого рисунка, при 40°C за 30 часов отмечается выход пептида 96%, при 25°C такой же выход отмечается в течение 55 часов.




Рисунок 1. – Зависимость выхода дипептида от температуры реакции

Получение дипептида с помощью 2,4,6-трихлорфениловых эфиров и N-оксисукцинимидных эфиров мы вели точно также, как и п-нитрофениловых. Пентафторфениловые эфиры мы получали с помощью дипентафторфенилкарбоната и в реакцию конденсации с дибензиловым эфиром глутаминовой кислоты вводили без выделения из реакционной смеси. Если мы реакцию п-нитрофениловых эфиров вели при разных температурах, то остальными эфирами вели при комнатной температуре. Выход дипептида приведен в таблице 1. Применение при синтезе пептида лизина с двумя защищенными карбобензоксигруппой аминогруппами, привело к получению тетрапептида H-Lys-Ala-Val-Gly-OH.

Таблица 1. – выход дипептида в зависимости от времени проведения реакции

Активированный эфир	24 часа	48 часов	72 часа	96 часов
П-нитрофениловый	70	93	96	96
2,4,6-трихлорфениловый	95	96	96	96
N-оксисукцинимидный	95	96	96	96
Пентафторфениловый	96	96	96	96

Таким образом, если при применении п-нитрофенилового эфира реакция на 96% проходила за трое суток, при применении 2,4,6-трихлорфениловых и N-оксисукцинимидных эфиров наибольший выход был достигнут за сутки.

С пентафторфениловыми эфирами наблюдалась другая картина. Реакция проходила на 96% проходила за 30 минут.

Другим методом, широко используемым в химии пептидов, является метод смешанных ангидридов. В качестве конденсирующего агента использовали изобутилхлорформиат. Выход дипептида составлял 96%.

Деблокированием дипептида осуществляли каталитическим гидрированием над Pd/катализатором. Реакция деблокирования проходила за 3 часа. Очищали пептид переосаждением эфиром из метанола.

После синтеза мы решили разработать композицию с этим пептидом и экстрактом зверобоя. Первоначально мы провели анализ экстрактана содержание биологически активных веществ. В экстракте зверобоя были обнаружены фенольные соединения, флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды, витамины С, В₁ и В₂. Флавоноиды определяли вначале цианидиновой пробой, а количественное определение проводили после реакции с хлоридом алюминия по поглощению при 410 нм. Дубильные вещества определяли по объему раствора перманганата калия в пересчете на танин. Полисахариды определяли по весу осадка, полученного после осаждения спиртом. По объему 2,6-дихлорфенолиндофенола определяли количество витамина С. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Количество биологически активных веществ в экстракте зверобоя

Вещество	Содержание, %
Фенольные вещества	10,4
Флавоноиды	6,3
Дубильные вещества	8,4
Полисахариды	9,6
Витамин С	0,091
Витамин В ₁	0,07
Витамин В ₂	0,03

Потом мы решили сделать композицию следующего состава:

Вилон – 100 мг

Экстракт зверобоя – 400 мг

Все методы анализа композиции должны включать как анализ экстракта и анализ пептида. Рекомендуемые химические методы анализа приведены в таблице 3

Таблица 3. – Химические методы анализа композиции

Показатель	Метод анализа	Норма
Фенольные соединения	спектрофотометрический	Метод Фолина-Чикольте по поглощению при 730 нм
Флавоноиды	Спектрофотометрический	По поглощению после реакции с хлоридом алюминия при 410 нм
Полисахариды	Гравиметрический	По весу осадка после добавления 3-х кратного избытка спирта
Витамин С	Титrimетрический	Титрование с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия
Витамин В ₁	спектрофотометрический	
Витамин В ₂	спектрофотометрический	
вилон	спектрофотометрический	По поглощению при 540 нм

Таким образом, все проводимые анализы позволяют определить все показатели в искомой композиции, причем растительные вещества и дипептид могут определяться отдельно друг от друга.

Для определения количества дипептида, его необходимо отделить от растительных веществ. Так как дипептид и растительные вещества растворяются в воде и спирте, то их отделить друг от друга не получается. Поэтому мы применили хроматографический метод. Для этого готовили раствор композиции в спирте с концентрацией 10 мг/мл. 10 мкл этого раствора наносили на линию старта и подвергали хроматографированию восходящим методом в системе н-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:1). Затем, после хроматографирования на уровне пятна пептида вырезали пластинку и промывали ее метанолом доводя до объема 10 мл. затем проводили реакцию с нингидрином и спектрофотометрически определяли содержание пептида по поглощению при 540 нм.

Методы анализа композиции приведены в таблице 4

Таблица 4. - Методы анализа композиции

Показатель	Вид анализа	Норма
Внешний вид	Визуальный	Аморфный порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом
Насыпная масса при свободном падении, г/см ³		0,3-0,41
Насыпная масса при уплотнении, г/см ³		0,64-0,72

Сыпучесть, г/с		1,39-1,52
Флавоноиды, %	Спектрофотометрический по поглощению при 410 нм после реакции с AlCl ₃	3,94-4,55
Полисахариды,	Весовой по массе осадка	26,89-34,05
Аскорбиновой кислоты, мг%	Титrimетрически титрованием с 2,6-динитрофенолиндолом	62-133
Фенольные соединения, %	Спектрофотометрический метод Фолина-Чикольте	1,6
Дубильные вещества в пересчете на танины, %	Спектрофотометрический	9.6
Пептид	Спектрофотометрически по нингидриновой реакции	20%
Потеря в массе при высушивании, %	Весовой	Не более 4;
pH водного раствора	Потенциометрический	5,13-5,44
Тяжелые металлы	Весовой	Не более 0,01%
Микробиологическая чистота	Микробиологический	

Таким образом нами проведен анализ композиции из экстракта зверобоя и вилона.

Литература

1. Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., Малинин В.В. Пептидные тимомиметики. СПб.: Наука. – 2000. – 158 С.
2. Кузник Б.И., Пинелис И.С., Хавинсон В.Х. применение пептидных биорегуляторов в стоматологии. СПб.: Наука. – 2002. – 120 с.
3. Розенберг В.Я., Корсаков С.В., Кузник Б.И., Кустовская Е.М. Применение вилона в лечении онкопатологии у пожилых больных с неоперабельными формами рака // Читинский областной онкологический диспансер; Читинская государственная медицинская академия; Центр СПИД, г. Чита. – С. 80-82
4. Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. СпБ.: Элби, 2002, 224 с.
5. Батырханов Ш.К., Имамбаева Т.М., Каримханова А.Т., Абдуллаева Г.М. // Медицина Кыргыстана. 2015. Т. 1, № 4. С. 30-32.
6. Попова, Ольга Анатольевна. Разработка фармацевтической композиции на основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и ферулы вонючей: автореферат Дисс. канд. фарм. наук. – Пятигорск, 2022. — 24 с.
7. Хусейнов, У.М. Иммунотропная активность композиции на основе препарата тимогар, лекарственных растений подорожника большого (*Plantago major L.*) и мяты перечной (*Mentha piperita L.*) [Текст] / У.М. Хусейнов, Г.М. Бобизода // Вестник АМН Республики Таджикистан.– 2018. – Том VIII, №4. – С. 511-517. ISSN 2221-7355
8. И.И. Баяндина, Ю.В. Загурская*, А.Л. Богатырев**, В.Г. Васильев Флавоноиды зверобоя прорыженного при выращивании в западной сибири // Труды БГУ 2013, том 8, часть 2. – С 48-54
9. Корулькин, д.ю. Природные флавоноиды / Д.Ю. Корулькин, Ж.А. Абилов, Р.А. Музычкина, г.А. Толстиков; Рос. акад. наук, Сиб. отд., Новосиб. ин-т органической химии. - Новосибирск: Академическое изд-во "Тео", 2007. - 232 с.
10. Гершкович А.А., Кибиров В.К. Синтез пептидов. Реагенты и методы. – Киев: Наукова думка, 1987. – 264с.
11. Бунятиян Н.Д., Холназаров Б.М., Бобизода Г.М., Олефир Ю.В., Прокфьев А.Б., Саповский М.М., Евтеев В.А. Синтез и некоторые фармакологические свойства лизинсодержащего тетрапептида // Химико-фармацевтический журнал. – 2018. – Т.52, №7. – С.22-25.

СИНТЕЗИ ВИОЛОН ВА ОМЕЗИШИ ОН БО ЭКСТРАКТ МАРИГОЛД

Дар ин тадқиқот синтези виолон бо усулҳои гуногун, аз ҷумла эфирҳои фаъол (пара-нитрофенил, 2,4,6-трихлорфенил, N-гидроксисукинимид ва пентафтфорфенил), ангидридҳои

омехта ва усули карбодиимид гузаронида шуд. Гирифтани пептиди муҳофизатшуда самаранокии баландро бо ҳосили 96% нишон дод.

Инчунин, экстракт аз гули мариголд гирифта, бодиккат тахлил карда шуд. Дар таркиби экстракт моддаҳои зерин муайян карда шуданд: пайвастагиҳои фенолӣ (10,4%), флавоноидҳо (6,3%), танинҳо (8,4%), полисахарида (9,6%), витамини С (0,091%), витамини В1 (0,07%). %) ва витамини В2 (0,03%).

Оптимизатсияи шароити истихроҷ:

Ҳарорат: Баланд бардоштани ҳарорати истихроҷ метавонад барои беҳтар истихроҷи мавод кӯмак кунад. Бо вучуди ин, муҳим аст, ки аз ҳад зиёд гарм шудани экстракт ва нест кардани пайвастагиҳои фоиданок пешгирий карда шавад.

Вақти истихроҷ: Зиёд кардани вақти истихроҷ ингредиентҳои фаъолтарро истихроҷ мекунад. Бо вучуди ин, бояд мувозинатро риоя кард, то ки боиси паст шудани сифати истихроҷ нашавад.

Навъи ҳалкунанда: Истифодаи ҳалкунандаҳои гуногун (масалан, этанол, глицерин, об) метавонад вобаста ба табииати кимиёвии маводҳо самаранокии компонентҳои фаъолро зиёд кунад. Маҳлулҳои бештар концентратро истифода бурдан мумкин аст.

Истифодаи усулҳои мусоири истихроҷ:

Истихроҷи суперкритикии CO₂: Ин усул имкон медиҳад, ки пайвастагиҳои фаъолтар дар ҳарорати пасттар истихроҷ карда шаванд, ки нобудшавии маводи ҳассосро кам мекунад.

Истихроҷ бо ултрасадо: Таъсири ултрасадо барои нобуд кардани деворҳои ҳуҷайраҳои растани кӯмак мекунад ва истихроҷи моддаҳои муғидро беҳтар мекунад.

Истихроҷи микроволновка: Ин инчунин як усули муассирест, ки барои беҳтар кардани истихроҷ радиатсияи микроволновкаро истифода мебарад.

Истифодаи иловаҳо ё экстрактҳои омехта:

Омезиши экстракти мариголд бо дигар экстрактҳои растани, ки метавонад фаъолияти биологии онро афзоиш дихад, масалан, бо экстрактҳои растанини бой аз витаминҳо ё полифенолҳо.

Илова кардани кофакторҳо (масалан, мис, магний), ки метавонанд ба беҳтар кардани истихроҷ ва азхудкунии компонентҳои фаъол мусоидат кунанд.

Баланд бардоштани концентратсияи ашёи хом:

Зиёд кардани масса ё ҳаҷми ашёи хом (гул) барои истихроҷ. Микдори зиёди маводи растани метавонад компонентҳои фаъолро ҳангоми нигоҳ доштани таносуби дуруст ба даст орад.

Дар асоси экстракти синтезшудаи мариголд ва виолон омехта бо чунин таркиб тайёр карда шуд: виолон — 100 мг, экстракт мариголд — 400 мг. Барои таркиби натиҷа, тавсифи сифат таҳия карда шуд, ки мувофиқати ҳама ҷузъҳоро ба стандартҳои муқарраршуда тасдиқ мекунад.

Калидвожаҳо: Виолон, эфирҳои фаъол, ангидридҳои омехта, усули карбодиимид, экстракт мариголд, таркиб

СИНТЕЗ ВИЛОНА И СОЗДАНИЕ ЕГО КОМПОЗИЦИИ С ЭКСТРАКТОМ ЗВЕРОБОЯ

В данной работе был проведен синтез вилона с использованием различных методов, включая активированные эфиры (п-нитрофениловые, 2,4,6-трихлорфениловые, N-оксисукцинимидные и пентафтфорфениловые), смешанные ангидриды и карбодиимидный метод. Получение защищенного пептида показало высокую эффективность с выходом в 96%.

Также был получен экстракт зверобоя, который был тщательно проанализирован. В составе экстракта были обнаружены следующие вещества: фенольные соединения (10,4%), флавоноиды (6,3%), дубильные вещества (8,4%), полисахариды (9,6%), витамин С (0,091%), витамин В₁ (0,07%) и витамин В₂ (0,03%).

Оптимизация условий экстракции:

- Температура: Увеличение температуры экстракции может способствовать лучшему выделению веществ. Однако важно не перегревать экстракт, чтобы не разрушить полезные компоненты.

- Время экстракции: Увеличение времени экстракции позволит извлечь больше активных веществ. Однако следует соблюдать баланс, чтобы не привести к снижению качества экстракта.
- Тип растворителя: Использование разных растворителей (например, этанол, глицерин, вода) может повысить выход активных веществ в зависимости от их химической природы. Можно использовать более концентрированные растворы.
 - Использование современных методов экстракции:
- Суперкритическая экстракция CO₂: Этот метод позволяет извлекать больше активных соединений при более низких температурах, что минимизирует разрушение чувствительных веществ.
- Ультразвуковая экстракция: Влияние ультразвука помогает разрушить клеточные стенки растения, улучшая извлечение полезных веществ.
- Микроволновая экстракция: Это также эффективный метод, который использует микроволновое излучение для улучшения экстракции.
 - Использование добавок или комплексных экстрактов:
- Смешивание экстракта зверобоя с другими растительными экстрактами, которые могут увеличить его биологическую активность, например, с экстрактами растений, богатых витаминами или полифенолами.
- Добавление кофакторов (например, меди, магния), которые могут способствовать улучшению извлечения и усвоения активных компонентов.
 - Повышение концентрации исходного сырья:
- Увеличение массы или объема исходного сырья (зверобоя) для экстракции. Большее количество растительного материала может дать больше активных веществ при сохранении пропорционального соотношения.

На основе экстракта зверобоя и синтезированного вилона была разработана композиция, состав которой следующий: вилон – 100 мг, экстракт зверобоя – 400 мг. Для полученной композиции была составлена спецификация на качество, что подтверждает соответствие всех компонентов установленным стандартам.

Ключевые слова: вилон, активированные эфиры, смешанные ангидриды, карбодиимидный метод, экстракт зверобоя, композиция

SYNTHESIS OF VILON AND CREATION OF ITS COMPOSITION WITH ST. JOHN'S WORT EXTRACT

In this work, vilon was synthesized using various methods, including activated esters (p-nitrophenyl, 2,4,6-trichlorophenyl, N-oxy succinimide and pentafluorophenyl), mixed anhydrides and carbodiimide method. Obtaining the protected peptide showed high efficiency with a yield of 96%.

St. John's wort extract was also obtained and thoroughly analyzed. The following substances were found in the extract: phenolic compounds (10.4%), flavonoids (6.3%), tannins (8.4%), polysaccharides (9.6%), vitamin C (0.091%), vitamin B1 (0.07%) and vitamin B2 (0.03%).

- Optimization of extraction conditions:
 - Temperature: Increasing the extraction temperature can promote better extraction of substances. However, it is important not to overheat the extract so as not to destroy the beneficial components.
 - Extraction time: Increasing the extraction time will allow you to extract more active substances. However, a balance must be maintained so as not to reduce the quality of the extract.
 - Solvent type: The use of different solvents (e.g. ethanol, glycerol, water) can increase the yield of active substances depending on their chemical nature. More concentrated solutions can be used.
 - Use of modern extraction methods:
 - Supercritical CO₂ extraction: This method allows you to extract more active compounds at lower temperatures, which minimizes the destruction of sensitive substances.
 - Ultrasonic extraction: The effect of ultrasound helps to break down the cell walls of the plant, improving the extraction of useful substances.

- Microwave extraction: This is also an effective method that uses microwave radiation to improve extraction.
- Use of additives or complex extracts:
- Mixing St. John's wort extract with other plant extracts that can increase its biological activity, such as extracts of plants rich in vitamins or polyphenols.
- Adding cofactors (e.g. copper, magnesium), which can help improve the extraction and absorption of active components.
- Increasing the concentration of the raw material;
- Increasing the mass or volume of the raw material (St. John's wort) for extraction. A larger amount of plant material can provide more active substances while maintaining the proportional ratio.

Based on the St. John's wort extract and synthesized vilon, a composition was developed with the following composition: vilon - 100 mg, St. John's wort extract - 400 mg. A quality specification was drawn up for the resulting composition, which confirms that all components comply with the established standards.

Keywords: Vilon, activated esters, mixed anhydrides, carbodiimide method, St. John's wort extract, composition

Дар бораи муаллифон:

Наврӯзода Ганҷина Фурқат,
номзади илмҳои фарматсевтӣ, мудири
кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва
заҳршиносиӣ,
МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».
Адрес: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, проспект Рӯдакӣ 39.
Тел: (+992) 934695858
E-mail: ganga-tj@mail.ru

Об авторах:

Наврӯзода Ганджина Фуркат,
кандидат фармацевтических наук,
заведующая кафедры фармацевтической и
токсикологической химии,
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино».
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рӯдакӣ 39.
Тел.: (+992) 934695858;
E-mail: ganga-tj@mail.ru

About the authors:

Navruzoda Ganjina Furkat,
Candidate of Pharmaceutical Sciences, Head of
the Department of Pharmaceutical and
Toxicological Chemistry
State Educational Institution Tajik State
Medical University named after Abuali ibn
Sino.
Address: 734003, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue 39.
Ph.: (+992) 934695858
E-mail: ganga-tj@mail.ru

Бобизода Гуломқодир Мукаммал,
доктори илмҳои биология ва фармасевтӣ,
профессори кафедраи химияи органики ва
биологӣ,
Донишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.
Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121.
Тел: (+992) 918170360; E-mail:
bobievgm@mail.ru

Бобизода Гуломқодир Мукаммал,
доктор биологический и фармацевтических
наук, профессор кафедры органической и
биологической химии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддин Айни.
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рӯдакӣ 121.
Тел.: (+992) 918170360
E-mail: bobievgm@mail.ru

Bobizoda Gulomkodir Mukammal,
Doctor of Biological and Pharmaceutical
Sciences, Professor of the Department of
Organic and Biological Chemistry,
Tajik State Pedagogical University named after
Sadriddin Aini.
Address: 734003, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue 121.
Ph.: (+992) 918 17 03 60
E-mail: bobievgm@mail.ru

**ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА И МАРГАНЦА В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ**

Хочиён М. К.

Горно-металлургический институт Таджикистана

Актуальность расширения сырьевой базы серебра за счет вовлечения в переработку техногенных минеральных образований [1, 2] с использованием нецианидных растворителей [3] в условиях истощения запасов богатых и легко добываемых золотосеребросодержащих руд не вызывает сомнений. Более того, данный технологический подход, помимо решения экологической проблемы [4] за счет извлечения сопутствующих серебру ценных компонентов, может способствовать комплексному ресурсосбережению и значительному снижению себестоимости переработки техногенных отходов.

Целью данной работы является исследование возможности комплексного извлечения серебра и марганца с использованием бесцианидных реагентов применительно к двум видам техногенного серебросодержащего сырья - древним эфелям и отвальным материалам месторождения Канджол. В настоящее время на основе этих техногенных месторождений ООО «Нукрафом» производит серебряный цементат по традиционной цианидной технологии.

Вещественный состав древних эфелей и отвалов Канджола впервые изучался в период проведения разведочных работ (1959-1965 гг.) Канимансурской экспедицией по лабораторным пробам эфелей и отвалов и определялся с помощью различных видов анализа: химического, спектрального, фазового, пробирного, микроскопического, атомно-абсорбционного [5]. Анализ этих данных и общие характеристики исследуемых проб отражены в наших предыдущих работах [6, 7].

Пробы, исследуемые в работе [5] представляют собой частично окисленные серебряные руды, содержащие также марганец, цинк и свинец. Проба из отвала имеет меньшую степень окисления. Минеральный состав проб практически идентичен, однако они различаются по количественному соотношению составляющих компонентов.

Вмещающие породы представлены изменёнными гранодиоритами, обогащёнными гидроксидами железа и содержащими редкие, неравномерно распределённые вкрапления сульфидных минералов, преимущественно арсенопирита, пирита, сфалерита и галенита.

Согласно проведённым исследованиям [5], марганец присутствует в виде пиролюзита, а минералы серебра представлены кераргиритом, пруститом, аргентитом и пиаргиритом. Размеры выделений главных промышленно-ценных минералов – галенита, церуссита, сфалерита, кераргирита, прустита, пиаргирита – 0,01÷0,1 мм.

Рациональный анализ [5] показал, что самородная форма серебра в древних эфелях и отвалах отсутствует. Результаты распределения серебра на основе рационального анализа измельчённой пробы приведены в табл. 1.

Таблица 1

Форма распределения серебра в эфелях и отвалах Канджола

Форма	Содержание Ag, г/т		Распределение, %	
	проба из эфеля	проба из отвала	проба из эфеля	проба из отвала
Хлорное	6,5		4,5	
Свободное, амальгамирующийся		0,2		0,3
В сростках, цианируемое	111,7	35,0	76,5	58,3
Покрытое окисленными пленками	15,8	3,0	10,8	5,0
Заключенное в сульфидах	3,5	9,0	2,4	15,0
Заключенное в нерудных минералах	8,5	12,8	5,8	21,4
Исходный материал	146,0	60,0	100,0	100,0

Как видно из табл. 1, формы распределения серебра в эфелях и отвалах различны. В

эфелях содержание цианируемого серебра выше - достигает 76,5%, тогда как в отвалах цианируемое серебро содержится в сростках и амальгамирующейся форме, до 60%.

В пробе из эфеля в сульфидах заключено 2,4% серебра, в пробе из отвалов – до 15%, в нерудных заключено соответственно 5,8% и 21,4% серебра.

В работе [5] также представлены формы нахождения свинца и цинка в эфелях и отвалах Канджола. Результаты фазового анализа на минералы свинца и цинка указаны в табл. 2.

Таблица 2
Результаты фазового анализа минералов свинца и цинка

№ п/п	Минералы	Содержание, %		Распределение, %	
		эфель	отвал	эфель	отвал
Минералы свинца					
1.1	Галенит PbS	0,103	0,052	27,83	30,6
1.2	Церуссит $PbCO_3$	0,100	0,046	27,02	27,1
1.3	Англезит $PbSO_4$	0,004	0,008	1,8	4,7
1.4	Остаток	0,163	0,064	43,35	37,6
	Сумма фракции	0,37	0,17	100	100
Минералы цинка					
2.1	Сфалерит ZnS	0,006	0,07	2,6	41,18
2.2	Сумма окислов		0,03		17,64
2.3	Каламит $Zn_4[Si]_1[O_7]$	0,14		58,5	
2.4	Смитсонит $ZnCO_3$	0,027		11,3	
2.5	Остаток	0,066	0,07	27,6	41,18
	Сумма фракции	0,25	0,17	100	100

Примечание: нерастворимый остаток после растворения минералов свинца по данным фазового анализа состоит из пломбоярозита ($PbFe_6^{3+}(SO_4)_4(OH)_{12}$), после растворения минералов цинка – сложного сульфата железа, меди и свинца с гидроксилом – биверита ($PbCuFe_2^{3+}(SO_4)_2(OH)_6$).

Из табл. 2 видно, что свинцовые минералы представлены галенитом, церусситом, пломбоярозитом и англезитом. В эфелях цинк в основном находится в виде каламита и смитсонита (около 70 %), а в отвалах эти минералы отсутствуют.

В рамках данного исследования элементный состав отобранных нами проб эфелей и отвалов был определён методами пробирного анализа и рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (XRF), проведённого на вакуумном спектрометре последовательного действия с дисперсией по длине волн модели Axios mAX компании PANalytical. Результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3

Исходный химический состав техногенных отходов

Наименование отходов	Содержание основных компонентов, %								ППП, %
	SiO_2	Mn	Fe_2O_3	Cu	Zn	Pb	Au	Ag	
Древние эфели Канджола	56,3	2,96	7,20	0,02	0,31	0,36	0,4	178	5,83
Древние отвалы Канджола	57,6	1,79	6,14	н/обн.	0,10	0,07	0,1	50	5,52

Согласно полученным данным (табл. 3), эфеля содержат 178 г/т серебра и около 3,0 % марганца, т.е. эти показатели выше, чем в отвалах. Такое содержание последнего не является признаком марганцевого месторождения, но при попутном извлечении может представлять интерес. Поэтому в рамках настоящей работы предложено осуществлять попутное извлечение марганца и серебра из древних эфелей Канджола тиосульфатными и роданидными растворами.

Древние эфели Канджола представляют собой отходы предварительного обогащения, возникшие около тысячи лет назад в результате дробления, просеивания и промывки серебросодержащей руды. Это рыхлая, несцементированная масса с размером обломочных частиц, преимущественно класса -5 мм. Согласно результатам ситового анализа усреднённой пробы эфеля, обогащение по классам происходит с уменьшением размеров частиц, за исключением золота (табл. 4).

Анализ результатов минералогического состава эфелей Канджола [5, 8] показывает, что серебро и, частично, марганец ассоциированы с наиболее мягкими породообразующими минералами и при измельчении концентрируются в мелких классах. Так, при измельчении до крупности 47% класса +0,315, класс – 0,071 при выходе 26,3% содержит 32,8% серебра от общего его количества в эфеле, - при 25,6%, соответственно, - 56,75 и 65,1%. При измельчении до 100% класса -0,315 – в мелком классе содержится до 95% серебра. Поэтому не рекомендуется дальнейшее повышение степени измельчения.

Таблица 4




Гранулометрический состав эфелей Канджола

Класс, мм	Объём фракций, %	Содержание, %			
		Ag, г/т	Au, г/т	Pb	Zn
-40+20	4,25	35,6	0,77	0,028	0,051
-20+10	10,42	64,4	0,80	0,320	0,234
-10+5	16,72	112,0	0,86	0,344	0,210
-5,0+2,5	17,45	128,0	0,96	0,433	0,218
-2,5+1,0	17,70	149,0	0,83	0,399	0,220
-1,0	33,46	233,0	0,86	0,500	0,244
Средневзвешенное	100,0	143,0	0,80	0,375	0,219

Проведенными ранее исследованиями по извлечению серебра из древних отвалов и эфелей Канджола [6, 7] была показана необходимость предварительной сернокислотной обработки рудной массы с целью активирования процесса выщелачивания серебра и сокращения расхода роданида или тиосульфата. Сернокислые растворы содержат, помимо железа, заметные количества марганца (5÷7г/л) и цинка (до 1,5г/л).

Практический интерес представляет попутное извлечение марганца, которое позволит значительно снизить себестоимость переработки эфелей. Однако, степень извлечения марганца в предложенных условиях не превышает 50%, поскольку марганец находится преимущественно в четырехвалентной форме, плохо растворимой в серной кислоте.

Для увеличения степени извлечения марганца необходимо применение восстановителей. Для этих целей были опробованы в лабораторных и производственных условиях стальная стружка, тиосульфат и роданид натрия.



На рис. 1 показано влияние добавок восстановителя на степень извлечения марганца при Т:Ж = 1:2, pH=1,5 и времени выщелачивания 8 часов.

Согласно уравнению 3 и рис. 1 видно, что для восстановления марганца наиболее эффективно использование роданид-ионов.

Добавки железа, в виде дешевых металлоотходов, также заметно повышают извлечение. Однако, при этом образуется значительное (до 25 г/л) количество двухвалентного железа, снижающего ОВП системы и затрудняющего последующее выщелачивание серебра роданидными растворами.

Тиосульфат обладает слабой восстановительной способностью [9, 10]. Он, так же, как и железо, расходуется в процессе восстановления безвозвратно. Уменьшения же концентрации роданида в пределах ошибки химанализа обнаружить не удалось и, после доукрепления (с 5 по 20 г/л SCN^-), растворы могут быть использованы на стадии

выщелачивания серебра.




Рис. 1. Зависимость степени выщелачивания марганца от концентрации восстановителей

В процессе проведенных исследований было изучено влияние различных факторов на оптимизацию процесса выщелачивания марганца. Зависимости степени выщелачивания от pH, концентрации SCN^- и продолжительности выщелачивания показаны на рис. 2, 3 и 4.




Рис. 2. Зависимость степени выщелачивания марганца от pH при SCN^- =4 г/л; Т:Ж=1:1,5; время – 8 часов.

Для приготовления рабочих растворов выщелачивания (Mn и Ag) рекомендуется использовать собственные оборотные растворы.




Рис. 3. Зависимость степени извлечения марганца от концентрации SCN^- при Т:Ж=1:1,5; pH=0,7; времени – 8 часов.




Рис. 4. Зависимость степени извлечения марганца от времени выщелачивания при SCN^- =4 г/л; Т:Ж=1:1,5; pH=0,7.

Анализ полученных данных свидетельствует, что повышение кислотности заметно улучшает извлечение марганца, также как и повышение концентрации роданид-иона в диапазоне 0-6 г/л. Кинетика выщелачивания растянута во времени и, как было установлено ранее [7], практически не зависит от температуры.

Исследованиями установлено, что в диапазоне Т:Ж=1:2,5÷3,0 степень извлечения марганца равна 93% и при дальнейшем понижении плотности пульпы растет незначительно.

Таким образом, оптимальными условиями для выщелачивания марганца из эфелей Канджола являются: pH = 0,6÷0,8, концентрация восстановителя (SCN^- - иона) – 4÷6 г/л, Т:Ж=2,5, время выщелачивания - 8 часов и более, без нагрева.

Предыдущими исследованиями по извлечению серебра [6, 7] было установлено, что из всех возможных реагентов практический интерес предоставляют тиосульфат натрия или аммония и роданид натрия или аммония [11-13].

При использовании тиосульфата оптимальными условиями выщелачивания серебра являются: концентрация тиосульфата - 10 г/л, pH - 6÷9, Т:Ж=2,5, без нагрева в течение 3-4 часов. Возможно использование отходов коксохимического производства – технической соли тиосульфата, содержащей до 10% роданида натрия, стоимость которой на порядок ниже чистой.

При роданидном выщелачивании оптимальными условиями являются: концентрация SCN^- - 20 г/л; pH=2,5÷3,5; Т:Ж=2,5 в течение 3 часов без нагрева.

Осаждение серебра осуществляется цементацией на алюминиевой стружке при установленном нами оптимальном режиме: Т:Ж=1÷40; pH=1,0 при слабом подогреве в течение 24 часов или 36 часов без нагрева. Зависимость содержания серебра в маточниках цементации от pH и продолжительности процесса (рис. 5) показывает эффективность данного процесса.




Рис. 5. Зависимость содержания серебра в маточниках цементации от pH и продолжительности процесса

При одинаковой степени извлечения серебра (~90%) и меньшей стоимости технической соли тиосульфата, тем не менее, для переработки эфелей Канджола рекомендуется роданидный (тиоцианатный) комплексообразователь, использование которого делает возможным попутное извлечение марганца.

Из растворов марганец извлекается в виде гидроксида аммиачной водой при pH = 8,5÷9,6, с последующим получением высокомарганцевого концентрата (ВМК) путем прокалки оксигидратов марганца при 550÷580°C.

Различные варианты извлечения марганца и серебра сводятся к двум основным принципам: раздельной переработке сернокислых Mn-содержащих и роданидных Ag-содержащих растворов и последовательной переработке роданидных Mn-Ag – содержащих растворов.

Преимуществом раздельной переработки продуктивных растворов является высокая степень извлечения в раствор марганца (до 95%) и серебра (до 90%), а недостатком – необходимость дополнительной фильтрации кислой пульпы.

Переработка эфеля Канджола по совмещенной технологической схеме позволяет совмещать выщелачивание марганца, серебра и нейтрализацию пульпы перед фильтрацией в одном реакторе. Нейтрализация пульпы известняком [14] несколько ухудшает сквозное извлечение серебра с 84% до 70% за счет соосаждения, но улучшает фильтруемость пульпы, уменьшает число фильтраций и агрессивность среды.

Сквозное извлечение марганца в обоих случаях практически не меняется: 82% и 80,5% соответственно.

Эти преимущества делают вариант совместной переработки более предпочтительным, при равенстве остальных технико-экономических показателей, т.е. одинаковом качестве продукции и удельных расходах химреагентов:

- серной кислоты – 55 кг/т эфеля;
- известняка – 50 кг/т эфеля;
- аммиачной воды (пересчет на 100%) - 5 кг/т эфеля.

Полученный серебряный цементат перерабатывается по ранее установленной технологической схеме в условиях аффинажного производства [15].

Таким образом, разработанная технологическая схема позволяет осуществлять комплексную переработку одного из видов техногенных минеральных образований горнорудной промышленности – эфелей Канджола, и обеспечивает высокую степень извлечения в раствор марганца (до 95%) и серебра (до 90%).

Литература

1. Комаров М. А., Михайлов Б.К., Киперман Ю.А. Техногенные минерально-сырьевые ресурсы / Под ред. В.В. Караганова и Б.С. Ушкенова // Москва-Алматы, 2003. 204 с.
2. Глотов В. В., Постникова О.В. Систематизация техногенных минеральных образований как основа их эколого-экономической оценки // Вестник ЗабГУ № 04 (119) 2015. С. 13-18.
3. Лодейщиков В.В. Возможности и перспективы промышленного использования нецианистых растворителей золота и серебра // Информационно-рекламный бюл. «Золотодобыча». Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 2012. № 166 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://zolotodb.ru/article/11200> (дата обращения: 18.09.2024).
4. Панченко А.Ф, Лодейщиков В.В., Хмельницкая О.Д. Изучение нецианистых растворителей золота и серебра // Цветные металлы. – 2001. – № 5. – С.17–20.
5. Отчет о разведке древних эфелей и отвалов участка Терекликан месторождения Канджол / Коровин А.В., Махнев Ю.П. // Кайракумской ГРП, Том 1, Кайракум, 1986, 67с.
6. Хочиён, М. К. Исследование технологии бесцианидного извлечения серебра из техногенных отходов / М. К. Хочиён // Вестник Педагогического университета. Естественные науки. – 2023. – № 4(20). – С. 112-119.
7. Хочиён, М. К. Исследования тиоцианатного выщелачивания серебра из техногенного сырья / М. К. Хочиён // Вестник Педагогического университета. Естественные науки. – 2022. – № 4(16). – С. 184-189.
8. Хочиён, М. К. Вещественный состав и электрохимическое выщелачивание серебросодержащих эфелей месторождения Канджол / М. К. Хочиён, М. М. Юнусов, С. К. Ходжиев // IV Международный Косыгинский Форум «Проблемы инженерных наук: формирование технологического суворенитета». Москва, 20–22 февраля 2024 года. – Москва: 2024. – С. 134-136.
9. Минеев Г.Г., Панченков А.Ф. Растворители золота и серебра в гидрометаллургии. – М.: Металлургия, 1994. – 241 с.
10. Выщелачивание золота различными растворами, заменители цианида и их перспективы в будущем / Х. И. Холов, Н. Т. Шарифбоев, Ш. Р. Самихов [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. – 2021. – Т. 14, № 4. – С. 433-447.
11. Поташников Ю. М., Чурсанов Ю. В., Горцевич С. Л. Кинетика растворения сульфида серебра в присутствии разнородных лигандов // Журнал физической химии.-2000.-Т. 74.

- №9. - С. 1593-1596.
12. Поташников Ю.М., Каковский И.А. Чурсанов Ю.В. Исследование процесса растворения серебра в роданистых растворах // Известия АН СССР, Металлы. -1985. - №6. - С. 39-45.
 13. Жучков И. А., Бубеев П. П. Особенности растворения сульфида серебра в роданистой среде // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 1997. -№6. - С. 25-29.
 14. Хочиён, М. К. Утилизация сернокислых растворов процесса активации серебросодержащего сырья / М. К. Хочиён // Вода: химия и экология. – 2022. – № 4. – С. 14-23.
 15. Переработка цементатов с низким содержанием серебра / Юнусов М.М., Хочиён М.К. Депонированная рукопись № 28-Тад2002 26.03.2002

ЧУДОКУНИИ НУҚРА ВА МАНГАН БО МАҚСАДИ ЗИЁД КАРДАНИИСТИФОДАБАРИИ КОМПЛЕКСИИ ПАРТОВХОИ ТЕХНОГЕНӢ

Дар мақола натиҷаҳои таркиби минералогии партовҳои техногении нуқрадори кони Канҷол (хоктудаҳо ва эфелҳо) баррасӣ шудаанд. Муайян карда шудааст, ки дар таркиби партовҳои техногенӣ ба ғайр аз нуқра металлҳои дори аҳамияти саноатӣ, ба монанди мангтан, сурб ва рух мавҷуданд. Мангтан дар шакли пиролюзит мавҷуд буда, маъданҳои нуқрадор - кераргирит, прустит, аргентит ва пирапгирит мебошанд ва нуқраи худруй мавҷуд нест.

Равандҳои ба маҳлулгузаронии барқароркунандагии мангтан ва ба маҳлулгузаронии роданидии нуқра тадқик шудаанд. Нишондиҳандаҳои оптималии технологӣ, ки дараҷаи баланди чудокунии металлҳоро таъмин мекунанд, муайян карда шудаанд. Мангтанро аз маҳлулҳои ҳосилшуда дар шакли гидроксид бо истифода аз аммиакоб ҷудо карда, сипас оксидратҳои мангтан дар ҳарорати 550-580 °C концентронида мешаванд. Нуқра тавассути сementатсия аз маҳлулҳои тиосианатӣ бо ғурушаҳои алюминий (парахаҳо) бо самаранокии баланд ҷудо карда мешавад. Натиҷаҳои ба даст овардашуда имконияти куллии коркарди комплексии партовҳои техногениро бо чудокунии мангтан ва нуқра барои истифодаи минбаъдаи саноатӣ тасдиқ мекунанд.

Калидвожаҳо: мангтан, нуқра, роданидҳо, ба маҳлулгузаронӣ, кислотаи сулфат, эфели нуқрадори Канҷол, сementат.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА И МАРГАНЦА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

В статье рассмотрены результаты исследования минералогического состава серебросодержащих техногенных отходов (отвалов и эфелей) месторождения Канджол. Установлено, что, помимо серебра, техногенные отходы содержат промышленно значимые металлы, такие как марганец, свинец и цинк. Марганец присутствует в виде пиролюзита, а серебросодержащие минералы представлены кераргиритом, пруститом, аргентитом и пирапгиритом, при этом самородное серебро отсутствует. Исследованы процессы восстановительного выщелачивания марганца и роданидного выщелачивания серебра. Определены оптимальные технологические параметры, обеспечивающие высокие степени извлечения металлов. Марганец выделяется из продуктивных растворов в виде гидроксида с использованием аммиачной воды, а затем концентрируется путем прокалки оксигидратов марганца при температуре 550–580 °C. Серебро извлекается методом цементации из тиоцианатных растворов на алюминиевых гранулах (стружке) с высокой эффективностью. Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность комплексной переработки техногенных отходов с извлечением марганца и серебра для последующего промышленного использования.

Ключевые слова: марганец, серебро, роданиды, выщелачивание, серная кислота, серебросодержащие эфели Канджола, сementат.

EXTRACTION OF SILVER AND MANGANESE IN ORDER TO IMPROVE THE COMPLEX UTILISATION OF TECHNOGENIC WASTES

The article deals with the results of research of mineralogical composition of silver-bearing technogenic wastes (dumps and epeheles) of Kanjol deposit. It is established that, in addition to silver, technogenic wastes contain industrially significant metals such as manganese, lead and zinc. Manganese is present in the form of pyrolusite and silver-bearing minerals are represented by cerargyrite, prustite, argentite and pyrargyrite, while nugget silver is absent. The processes of reductive leaching of manganese and roadside leaching of silver were investigated. The optimal technological parameters providing high metal recovery rates were determined. Manganese is extracted from productive solutions in the form of hydroxide using ammonia water and then concentrated by calcination of manganese oxyhydrates at the temperature of 550-580 °C. Silver is extracted by cementation from thiocyanate solutions on aluminum pellets (chips) with high efficiency. The obtained results confirm the principal possibility of complex processing of technogenic wastes with extraction of manganese and silver for further industrial use.

Keywords: manganese, silver, roadsides, leaching, sulfuric acid, silver-containing Kanjol ephelates, cementate.

Дар бораи муаллиф

Хоҷиён Мирзошокири Қосимпур,
номзади илмҳои техникӣ, дотсенти кафедраи
экология.

Донишкадаи кӯҳио металлургии
Тоҷикистон,
Сурға: 735730, Тоҷикистон, ш. Бӯстон, к. А.
Баротов 6.
Тел.: (+992) 92 708 80 87,
E-mail: hojiyon@gmail.com

About the author:

Khojiyon Mirzoshokiri Kosimpur,
Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor of the Department of Ecology.
Mining and Metallurgical Institute of Tajikistan.
Address: 735730, Tajikistan, Biston, A.
Barotov St. 6.
Ph.: (+992) 92 708 80 87,
E-mail: hojiyon@gmail.com

Об авторе:

Ходжиён Мирзошокири Косимпур,
кандидат технических наук, доцент кафедры
экологии.

Горно-металлургический институт
Таджикистана.
Адрес: 735730, Таджикистан, г. Бустон, ул.
А. Баротова 6.
Тел.: (+992) 92 708 80 87,
E-mail: hojiyon@gmail.com

**ВЛИЯНИЕ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ АРОМАТИЧЕСКИХ
И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ НА РОСТ
И РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ**

Раджабзода С.И.

*Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Хикматзода И.И.*

Таджикский национальный университет

В статье приводятся результаты исследования биологической активности метиловых эфиров ряда ароматических и гетероциклических аминокислот с эпихлоргидрином.

Известно, что ряд препаратов на основе производных глицерина нашли применение для лечения сахарного диабета, гипертонической болезни, а также в качестве стимуляторов роста растений [1].

Нами было изучено влияние производных пропан-2-ола, таких как 1-хлор-3-метилфенилаланилопропан-2-ол, 1-хлор-3-метилтирозилопропан-2-ол, 1-хлор-3-L-пролилопропан-2-ол и 1-хлор-3-триптофалопропан-2-ол на всхожесть и рост семян пшеницы, гороха и хлопчатника. Данное исследование является продолжением работы, посвященной изучению физиологического действия производных эпихлоргидрина [2].

Влияние растворов производных эпихлоргидрина и ИУК на всхожесть семян изучали на растениях, относящихся к различным таксономическим группам. Результаты эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. Раствор ИУК оказывал незначительное стимулирующее влияние на семена гороха и хлопчатника на 3-й день эксперимента, которое исчезало на 6-й день. Такое же влияние на всхожесть семян пшеницы проявлялось только на 6-й день исследования при концентрации ИУК 0,1%. Растворы производных эпихлоргидрина оказывали незначительное положительное влияние на всхожесть семян пшеницы, которое проявлялось на 6-й день исследования. Действие их на семена гороха было обратным: незначительное стимулирующее влияние проявлялось на 3-й день исследования и исчезало к 6-му дню опыта.

Таблица 1. Влияние производных эпихлоргидрина на всхожесть семян пшеницы, гороха и хлопчатника, %

Соединение	Концентрация, %	Пшеница		Горох		Хлопчатник	
		3 день	6 день	3 день	6 день	3 день	6 день
Контроль (вода)		71,1±3,0	72,2±4,2	68,8±6,8	85,5±1,1	15,5±7,8	91,1±4,9
ИУК	0,1	67,7±6,7	74,4±6,3	85,5±1,2	88,7±1,1	15,8±1,1	81,1±5,5
	0,01	86,6±5,1	93,3±3,3	92,2±1,1	95,5±2,2	22,2±1,0	86,6±3,8
	0,001	83,3±1,9	86,6±1,9	92,2±2,9	96,6±0	24,4±4,0	82,2±6,7
1-хлор-3-метилового эфира L-фенилаланилопропан-2-ол	0,1	65,6±5,9	87,7±2,9	73,3±6,9	98,9±1,1	23,3±8,4	86,6±4,1
	0,01	86,6±3,1	96,6±0	85,5±9,3	100±0	12,2±1,1	93,3±3,3
	0,001	86,6±4,1	95,5±1,1	81,1±6,8	98,9±1,1	17,7±9,9	86,6±4,1
1-хлор-3-метилового эфира L-тирозилопропан-2-ол	0,1	74,4±5,9	92,2±2,9	86,6±5,1	98,9±1,1	18,9±4,8	94,4±22,2
	0,01	90,0±1,9	91,1±1,1	82,2±4,9	97,7±1,1	12,2±4,9	80,0±6,7
	0,001	85,5±1,1	94,4±1,1	82,2±2,2	100±0	33,3±1,3	88,9±4,4
1-хлор-3-метилового эфира L-пролилопропан-2-ол	0,1	84,4±2,9	88,9±1,1	88,9±1,1	97,7±1,1	2,2±1,1	76,6±0
	0,01	81,1±2,9	83,3±3,9	91,1±2,6	97,7±1,1	27,8±4,0	93,3±1,9
	0,001	86,6±1,9	92,2±2,9	95,6±1,1	96,6±1,9	10,0±1,9	88,8±2,2

1-хлор-3-метилового эфира L-триптофало-пропан -2-ол	0,1	88,4±3,0	91,1±2,9	92,2±1,1	96,5±1,1	26,6±8,7	71,1±1,06
	0,01	82,2±2,2	88,9±2,9	88,9±1,1	97,7±1,1	23,3±1,2	81,1±5,8
	0,001	81,1±2,2	84,4±4,0	91,1±2,6	97,7±1,1	12,2±7,3	88,7±4,4

Действие на различные части растения полученных соединений было различным. Раствор ИУК оказывал ингибирующее влияние на рост стебля и корня пшеницы, зависящее от концентрации раствора: чем меньше концентрация, тем меньше ингибирующее действие. Такое же действие на рост корня и стебля пшеницы оказывали производные эпихлоргидрина с аминокислотами. Действие производных эпихлоргидрина с аминокислотами было отличным. На длину стебля и корня в концентрации 0,1% растворы обоих производных эпихлоргидрина оказывали ингибирующее действие. Если производные эпихлоргидрина с серином оказывали стимулирующее влияние на длину стебля, обратное концентрации комплекса, то на длину корня наибольшее стимулирующее влияние было отмечено при его концентрации 0,01%. Производные эпихлоргидрина с фенилаланином оказывали стимулирующее влияние на длину стебля в концентрации 0,01%, 0,001%, а на длину корня – в концентрации 0,001%.

Таблица 2. Влияние производных эпихлоргидрина с остатками аминокислот на всхожесть семян пшеницы, гороха и хлопчатника, %

Соединение	Конце нтрац ия, %	Пшеница		Горох		Хлопчатник	
		Длина стебля	Длина корня	Длина стебля	Длина корня	Длина стебля	Длина корня
Контроль (вода)		58,0±3,2	46,7±2,0	23,7±8,4	65,7±2,8	38,8±4,0	57,8±2,9
ИУК	0,1	28,0±1,4	18,0±1,2	–	–	20,3±1,3	14,6±2,4
	0,01	36,0±2,0	29,0±2,0	–	–	21,3±5,5	40,0±5,1
	0,001	49,3±1,7	40,3±1,5	–	–	32,0±6,5	47,3±13,2
1-хлор-3-метилового эфира L-фенилаланилопропан -2-ол	0,1	25,0±1,2	25,0±0,6	21,3±0,6	53,3±6,7	50,7±2,6	21,0±1,2
	0,01	75,7±4,9	55,7±3,2	24,7±1,8	78,3±6,9	36,0±4,7	43,7±1,2
	0,001	81,7±2,2	49,0±1,5	26,0±2,2	85,7±9,2	34,3±1,5	43,7±1,7
1-хлор-3-метилового эфира L-тироцилопропан -2-ол	0,1	26,3±1,7	28,0±3,2	31,0±2,6	48,0±4,0	46,3±3,0	17,7±1,2
	0,01	74,3±1,8	45,3±1,4	24,7±2,3	77,3±4,3	43,0±1,3	30,3±2,3
	0,001	90,3±5,8	59,0±4,9	24,0±3,1	86,3±3,8	37,7±1,4	42,3±5,6
1-хлор-3-метилового эфира L-пролилопропан -2-ол	0,1	28,0±1,2	27,0±2,1	–	–	23,3±1,6	26,3±1,5
	0,01	48,3±1,8	36,7±2,7	–	–	49,3±4,3	70,3±2,2
	0,001	50,0±1,5	40,0±1,0	–	–	64,0±3,8	81,3±2,9
1-хлор-3-метилового эфира L-триптофало-пропан -2-ол	0,1	27,0±1,5	23,0±1,5	–	–	36,0±1,2	47,7±1,4
	0,01	45,7±2,7	32,0±2,3	–	–	38,0±1,9	48,3±0,6
	0,001	48,3±0,4	33,0±2,1	–	–	28,7±3,5	63,7±4,3

Производные эпихлоргидрина с аминокислотами не оказывали влияния на длину стебля гороха, а на длину корня в концентрации 0,1% оказывали отрицательное действие, в остальных – способствовали ее увеличению.

Раствор ИУК оказывал ингибирующее влияние на длину стебля и корня хлопчатника. Производные эпихлоргидрина также в основном оказывали ингибирующее влияние на длину стебля и корня хлопчатника. Стимулирующее влияние оказывали только производные эпихлоргидрина с аминокислотой фенилаланин-тироzin в концентрациях 0,01 и 0,001%.

Анализ результатов проведенного изучения биологической активности синтезированных производных эпихлоргидрина, показывает, что ингибирующее действие обусловлено наличием в составе аминокислот, а стимулирующее действие зависит от вида эфиров аминокислот.

Литература

1. Раджабов С.И., Одинаев С.Х., Олимов Р.А., Тагоева Х.Э., Каримов М.Б., Юсупов Т.Ю. Синтез и физиологическая активность производных эпихлоргидрина на основе эфиров аминокислот. Вестник Дангаринского государственного университета. №2. (2). 2015. С. 15-18.
2. Каримов М.Б., Новые стимуляторы роста растений на основе производных эпихлоргидрина / М.Б. Каримов, С.И. Раджабов, С.Х. Одинаев // Материалы международной конференции «Химия производных глицерина: синтез, свойства и аспекты их применения». Душанбе. 2011 С. 86-88.
3. Radjabov S.I., Odinaev S.Kh., Olimov R.A., Tagoeva H.E., Karimov MB, Yusupov T.Yu. Synthesis and physiological activity of derivatives of epichlorohydrin based on amino acid esters. Vestnik. Dangarin State University. No. 2. (2). 2015. P. 15-18.
4. Karimov MB, New plant growth stimulants based on derivatives of epichlorohydrin / MB. Karimov, S.I. Radjabov, S.Kh. Odinaev // Materials of the international conference "Chemistry of Glycerol Derivatives: Synthesis, Properties and Aspects of Their Application" dedicated to the International Year of Chemistry and Memory of Doctor of Chemistry, Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the RT B. Kimsanov B.Kh. (October 28-29). Dushanbe. 2011. P. 86-88.

ТАЪСИРИ ЭФИРҲОИ МЕТИЛИИ АМИНОКИСЛОТАҲОИ АРОМАТӢ ВА ГЕТЕРОЦИКЛӢ БА АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ БАҶЗЕ РАСТАНИХО

Дар ин тадқиқот натиҷаҳои омӯзиши фаъолияти биологии эфирҳои метилҳои аминокислотаҳои ароматӣ ва гетероциклӣ, ки бо ёрии эпихлоргидрин синтез карда мешаванд, оварда шудаанд. Таъсири ин пайвастагихо ба сабзиш ва нашъунамои тухмии гандум, нахуд ва пахта омухта шуд. Муайян карда шуд, ки ҳосилаҳои эпихлоргидрин вобаста ба таркиби химиявӣ ва концентратсияи худ ба нишондиҳандаҳои афзоиши растани ҳам таъсири ҳавасмандкунанда ва ҳам ингибиторӣ дошта метавонанд. Тахлили маълумотҳои таҷрибавӣ нишон дод, ки таъсири стимулятории ин пайвастагихо аз намуди бокимондаҳои аминокислотаҳо вобаста аст, дар ҳоле ки таъсири ингибитории онҳо аз мавҷудияти қисми эпихлоргидрин вобаста аст. Натиҷаҳои ба даст овардашуда метавонанд барои тадқикоти минбаъда дар соҳаи танзими афзоиши растаниҳо ва коркарди пайвастагихо нави биоактивӣ муғид бошанд.

Калидвоҷаҳо: глитсерин, эпихлоргидрин, моно- ва дихлоргидрин глитсерин, аминокислотаҳои ароматӣ, гетеросиклӣ, фаъолияти биологӣ, ғаладонагӣ, нахуд.

ВЛИЯНИЕ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ

В данной работе представлены результаты исследования биологической активности метиловых эфиров ароматических и гетероциклических аминокислот, синтезированных с использованием эпихлоргидрина. Изучено их влияние на всхожесть и рост семян пшеницы,

гороха и хлопчатника. Установлено, что производные эпихлоргидрина оказывают как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на ростовые показатели растений в зависимости от их химического состава и концентрации. Анализ экспериментальных данных показал, что стимулирующее действие связано с типом аминокислотных остатков, а ингибирующее — с присутствием эпихлоргидринового фрагмента. Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего изучения регуляторов роста растений и разработки новых биоактивных соединений.

Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, моно- и дихлоргидрин глицерин, аминокислота, ароматический, гетероциклический, биологический активность, пшеница, горох.

THE EFFECT OF METHYL ESTERS OF AROMATIC AND HETEROCYCLIC AMINO ACIDS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOME PLANTS

This paper presents the results of a study on the biological activity of methyl esters of aromatic and heterocyclic amino acids synthesized using epichlorohydrin. Their effect on the germination and growth of wheat, pea, and cotton seeds was investigated. It was found that epichlorohydrin derivatives exert both stimulating and inhibitory effects on plant growth parameters depending on their chemical composition and concentration. Analysis of the experimental data showed that the stimulating effect is related to the type of amino acid residues, while the inhibitory effect is associated with the presence of the epichlorohydrin fragment. The obtained results could be useful for further studies on plant growth regulators and the development of new bioactive compounds.

Keywords: glycerin, epichlorohydrin, mono- and dichlorohydrin of glycerin, amino acid, aromatic, heterocyclic, biological activity, wheat, pea.

Дар бораи муаллифон:

Раҷабзода Сироҷиддин Икром
доктори илмҳои химия, профессор,
муовини ректор оид ба корҳои илмӣ.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
E-mail: ikromovich80@mail.ru Тел:(+992) 904-
60-04-60.

Об авторах:

Раджабзода Сироджиддин Икром,
доктор химических наук, профессор,
проректор по научной работе.
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Айни.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17.
E-mail: ikromovich80@mail.ru
Телефон: (+992) 904-60-04-60.

About the authors:

Rajabzoda Sirojiddin Ikrom,
Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific Work,
Tajik State Pedagogical University named after
Sadreddin Ayni.
Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
E-mail: ikromovich80@mail.ru
Phone: (+992) 904-60-04-60.

Ҳикматзода Иззатуллои Исматулло,

унвончӯи кафедраи хими глицерини

Институти илмӣ тадқикотии

Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон

Суроға: Суроға: 734025, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шахри Душанбе, хиёбони
Рӯдакӣ, 17.

Ҳикматзода Иззатулло Исматулло,

соискатель кафедры химии глицерина

Научно-исследовательский институт

Таджикский национальный университет

Адрес: 734025, Республика Таджикистан,

город Душанбе, проспект Рудаки, 17.

Hikmatzoda Izzatullo Ismatullo,

applicant, Department of Glycerol Chemistry
Research Institute

Tajik National University

Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.

ТДУ 581.8(575.3)

**БУХОРШАВИИ БОШИДДАТИ ОБИ БАРГИ РАСТАНИИ АНЧИР
(*FICUS CARICA* L.) ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ
ТОЧИКИСТОН**

Бобозода И. А., Гайратзода М. Х.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Анчир чинси *Ficus* ба оилаи тутиҳо (Moraceae), чинси тутанчир мансуб аст, ки беш аз 600 намудро дарбар мегирад. Дар Тоҷикистон як намуди анчир – *Ficus carica* мерӯяд.

Дарахти анчир дар шароити барои парвариш мусоид 10-12 м қад мекашад. Гоҳо ба мисли бутта низ мешавад. Баргаш калон, бедандона, қисми поёнаш мӯяқчадор, 5-7 парра дорад. Думчаи баргаш дароз (то 10 см) мебошад.


Мевааш тухммонанд, мурудшакл, лӯнда ё кулчамонанди зард, сабз, бунафш, бӯр, сертуҳм ва сергӯшт мебошад. Гули анчир маҳсусияти ба худ хос дошта, танҳо тавассути занбуре, ки номаш бластофаг аст, гардолуд мешавад [5]. Дарахти анчир то 100 сол умр мебинад. Нихоли он соли 2–3 шинонидан ба ҳосил даромада, то 50–60 солагӣ мева медиҳад. Давраи нашви он аз охири март-аввали апрел оғоз ёфта, нимаи дуюми моҳи ноябр ба охир мерасад. Меваи анчир серғизо мебошад ва дар таркибаш 12 - 28% қанд, инчунин сафеда, оҳар, витаминҳои гуногун дорад. Дар шароити иқлими чумхурӣ давраи нашви анчир 200–230 рӯз буда, соле ду маротиба ҳосил медиҳад.

Дар Тоҷикистон анчир аз замонҳои қадим парвариш карда мешавад. Он дарахти равшанипарвар ва гармидӯст аст. Дар хунукии 12 — 14°C навдаҳои яксола ва дар 16 –20°C дарахти анчирро пурра сармо мезанад.

Анчири худрӯй дар ҷазираҳои Канар ва Африқои Шимолӣ то Шимолу Ғарбӣ, Ҳиндустон, Афғонистон, кишварҳои соҳили Баҳри Миёназамин, Осиёи Ҳурд, Шарқи Наздик ва Миёна, минтақаҳои субтропикии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мерӯяд [7].

Дар қаламрави чумхурӣ анчирзори худрӯй асосан дар ҷойҳои шамолпаноҳи қаторкӯҳҳои Дарвозд, Ҳазратишиҳ (дар водии дарёи Панҷ), Қаратоғу Сарсарак (дар водии дарёи Ваҳш), нишебиҳои қаторкӯҳҳои Ғозималик, Рангон ва Сурхоб во меҳӯрад.

Барои гузаронидани тадқиқотҳо минтақаҳои гуногуни экологӣ: Парваришгоҳи набототии кухии Варзоб, Ботаникӣи шаҳри Душанбе, ва Ҳочагии ҷангали ноҳияи Панҷ интихоб карда шудааст (Расми 1).



Расми 1. Минтақаҳои тадқиқотӣ

- - Парваришгоҳи
набототии кухии Варзоб
- - Ботаникӣи
шаҳри Душанбе
- - Ҳочагии ҷангали
ноҳияи Панҷ

Бухоршавии интенсиви об дар барг, дар давоми ҳар панҷ дақиқа бо тарозу бо усули Л.А. Иванов [8] муайян карда шудааст. Бухоршавии интенсивӣ дар мг H_2O/cm^2 соат нишон дода шудааст.

Маълумотҳои гирифташуда бо усули статистикӣ кор карда шуда, вариантҳои такрорӣ, назоратӣ дар асоси усулҳои китоби Б.А.Доспехов [6] гузаронида шудааст.

Чӣ тавре ки маълум аст, корҳои илмӣ дар бораи миқдори оби барги растани анҷири муқаррарӣ, дар давоми рӯз ва давраи нашъунамо, гузаронида шудааст, чунки ин нишондиҳандо тамоми фаъолияти ҳаёти растаниҳоро ба монанди сабзиш, нафаскашӣ ва дигар марҳилаҳоро дар бар мегирад. Ғайр аз ин муайян намудани миқдори об дар баргҳо ва зиёду камшавии миқдори нигоҳдории он, яке аз тавозунҳои оби растаний ба шумор меравад [11, 11, 13].

Муайян карда шудааст, ки оби барги растаний анҷири муқаррарӣ дар аввали нашъунумӯи растаний бисёр буда, хисоби миёнаи солонаи он -67.56 % -ро ташкил медиҳад.


Нишон дода шудааст, ки аз ҳамаи марҳилаҳои физиологии, ки дар растаниҳо мегузарад, бухоршавии интенсивӣ алокамандии бевоситаи онро бо омилҳои берунаи муҳит нишон медиҳад [9].


Гузаронидани тадқиқотҳо дар бораи бухоршавии интенсивии об дар барги дараҳтон вобаста аз давраҳои нашъунамо дар шароити гуногуни экологии Тоҷикистон, ки гармӣ дар фасли тобистон омили асосӣ мебошад, на фақат маълумотҳои асосӣ дар бораи аз об таъмин будани растаниҳоро гирифтан мумкин аст, балки мутобиқшавии онҳоро ба шароити муҳит минтақаҳои гуногуни сабзиш муайян карда мешавад.

Мувофиқи маълумотҳои як қатор олимон Максимов, [9]; Генкель, [3]; Розанов, [12]; Гриненко, [4]; Гулов, [5]; Шарипов, Гулов, [14], ҳатто давраи қӯтоҳи гармӣ дар растаний бетаъсир намемонад. Тағиیرёбии миқдори об дар давраи гармӣ ба сабзиши растаний таъсир мерасонад, дар ин ҳолат интродуксияи (мутобиқшавии) растаниҳо чӣ гуна бе об месабзанд, муайян карда мешавад.

Дар шароити иклиматӣ гарм фақат растаниҳое месабзанд, ки онҳо бухоршавии обро дар барги ҳудидора карда метавонанд.



Тадқиқоти илмӣ доир ба бухоршавии оби барги растаний анҷир дар расми 2-3 овардашуда нишон медиҳанд, ки аҳамияти максималии бухоршавии оби барги растаний анҷири муқаррарӣ, дар давраи шонабандӣ дар шароити ҳочагии ҷангали ноҳияи Панҷ -47.97, дар Боги ботаникӣ марказии ш. Душанбе, дар давраи мевабандӣ – 37.2 ва дар шароити Парваришгоҳи набототи қӯҳии Варзоб ҳам дар давраи мевабандӣ -22.22, мг $H_2O/cm^2/s$. мерасад.





*Расми 2. Бухоркунии оби барги анчири муқаррарӣ (*Ficus carica* L.) ҷо баста аз гуногуни баландии шароити минтақаҳо*

Микдори камтарини бухоршавии оби барги растани анчири муқаррарӣ, дар давраи пухтани мева, дар шароити хочагии ҷонгали н. Панҷ, -10.63, дар боғи ботаникӣ марказии ш. Душанбе – 9.17 ва дар парваришгоҳи набототи кӯҳии Варзоб -4.93 мг $H_2O \text{ см}^2/\text{с}$. -ро ташкил медиҳад.



*Расми 3. Бухоркунии оби барги анчири муқаррарӣ (*Ficus carica* L.) ҷо баста аз гуногуни баландии шароити минтақаҳо*

Муайян карда шудааст, ки микдори баландтарини бухоркунии оби барги растани анчири муқаррарӣ, дар давраи шонабандӣ дар шароити гармӣ хочагии ҷонгали ноҳияи Панҷ - 47.97 мг $H_2O \text{ см}^2/\text{с}$., буда, микдори камтарини бухоршавии оби растани анчири муқаррарӣ, дар давраи пухтани мева дар шароити парваришгоҳи набототи кӯҳии Варзоб -4.93 мг $H_2O \text{ см}^2/\text{с}$., мебошад.

Маълумотҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки нисбат ба шароити парваришгоҳи набототи кӯҳии Варзоб ва боғи ботаникӣ марказӣ, дар шароити хочагии ҷангули ноҳияи Панҷ, зиёд будани буҳоршавии оби барги растаниҳои тадқиқотӣ, дар ҳама соатҳо мушоҳида карда мешавад.

Ба ҳамин тарик, муайян карда шудааст, ки аз ҳама зиёд буҳоршавии оби барги растани анҷир, вобаста аз давраҳои тараққиёт ва ҷои сабзиш, дар давраи гулкунӣ назаррас мебошад.

Муайян карда шудааст, ки нишондиҳандаҳои буҳоршавии интенсивии об дар баргҳои растаниҳои тадқиқотӣ, дар асоси тағйирёбииҳои асосӣ дар давоми рӯз, аз давраҳои тараққиёт ва шароити сабзиш вобаста мебошад. Мувофиқи маълумотҳои И.А. Бобоев [1] исбот карда шудааст, ки буҳоршавии интенсивии об дар баргҳои растани анҷир, дар асоси маълумотҳои дақиқ, тағйирот дар давоми рӯз ва давраҳои тараққиёт ва муҳит алоқаманд аст.

Мувофиқи маълумотҳои гирифташуда, дар оби барги растани, дигаргунӣ мушоҳида карда мешавад. Кам будани буҳоршавии оби барги растани анҷир дар соатҳои пагоҳирузӣ (соати 8), баъд зиёдшавии он дар соатҳои нисфирузӣ (соати 14), инчунин боз камшавии он дар оҳири рӯз (соати 17) мушоҳида карда шуд. Бинобар ин, вобаста аз баландии минтақаҳои тадқиқотшуда, микдори камтарини буҳоршавии оби барги растаниҳои тадқиқотӣ, дар шароити парваришгоҳи набототи кӯҳии Варзоб (1050 м аз сатҳи баҳр), микдори баландтарини буҳоршавии оби барги растаниҳои тадқиқотӣ дар шароити хочагии ҷангули ноҳияи Панҷ (364 м аз сатҳи баҳр) мебошад. Боғи ботаникӣ марказии шаҳри Душанбе (830 м аз сатҳи баҳр) бо нишондоди додашуда дар ҷои миёна меистад. Албатта, пеш аз ҳама, ин ба меъёри гарми рӯз вобаста мебошад.

Натиҷаи тадқиқоти илмӣ нишон медиҳад, ки сабзиши растаниҳо, хусусиятҳои мутобиқшавии онҳо дар давраҳои нашъунамо, ҳарорати оптималӣ барои протsesҳои гуногуни физиологӣ дар шароитҳои экологӣ-чуғрофӣ гуногун мебошанд.

Хуносай таҳлили тадқиқот илмии И.А. Бобоев [2] нишон медиҳанд, ки шиддати асосии тағйирёбии нишондиҳандаҳои оби растаниҳо, пеш аз ҳама аз шароитҳои экологӣ, физиологӣ намудҳое, ки дар протsesи эволютсия ба вучуд омадааст, вобаста буда, дар ноҳияҳои муайяни географӣ ва шароити экологӣ муайян карда мешавад.

Адабиёт

1. Бобоев, И.А. - Влияние эколого-биологических факторов на интенсивность транспирации *Diospyros lotus* L. / И. А. Бобоев. - Хорог, 2009. - С. 35 - 37.
2. Бобоев, И.А. Биоэкологические и физиологические особенности *Punicag ranatum* L. и *Diospyros lotus* L. в условиях Таджикистана. Дисс... к.б.н. / И.А. Бобоев. - Душанбе, 2014. - 124 с.
3. Генкель, П.А. – Диагностика морозоустойчивости растений по глубине покоя их тканей и клеток. / П.А. Генкел - М., 1954, 25 с.
4. Гриненко, В. В. Значение регуляции водного баланса у растений в приспособлении и устойчивости к природным условиям. / В.В. Гриненко. - Состояние воды и водный обмен у культурных растений. - М.: Наука, 1971, с. 124-130.
5. Гулов С.М. Физиологические особенности субтропических культур в условиях Таджикистана. / С. М. Гулов. – Автореф. дисс... д.б.н. - Душенбе, 1998. - 50 с.
6. Доспехов,Б. А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
7. Запрягаева, В. И. -Дикорастущие плодовые Таджикистана / В.И. Запрягаева. - М.-Л.: Наука, 1964, С.593-599.
8. Иванов, Л. А. О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях / Л.А. Иванов, А.А. Силина, Ю.Л. Цельникер -Ботан. журн., 1950, т. 35, № 2, С.171 - 185.
9. Максимов, Н.А. Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений. Водный режим и засухоустойчивость. / Н.А. Максимов - М.: Изд-во АН СССР, 1952, 478 с.
- 10.Молотковский, Ю.И. Биологические особенности и водный режим растений лесных флороценотипов Таджикистана: / Молотковский Ю.И. Автореф. дисс... д. б. н. - Тбилиси, 1984. - 48 с.
- 11.Рахманина К.П. Водный режим растений основных типов растительности Западного Памиро-Алая: / К.П. Рахманина -Автореф.дисс...д.б.н.- Свердловск, 1981. - 48 с.
- 12.Розанов, Б.С. Культура граната в СССР. / Б. С. Розанов. - Сталинабад, 1961. – 223 с.

13. Свешникова, В. М. Водный режим растений пустынь Средней Азии. /Свешникова В.М. - Экология, 1975, № 5, С.35-42.
14. Шарипов, З. Ш. Интродукция и селекция субтропических растений в Таджикистане. / З.Ш. Шарипов, С.М. Гулов. - Душанбе, 2003. - 116 с.

БУХОРШАВИИ БОШИДДАТИ ОБИ БАРГИ РАСТАНИИ АНЧИР (*FICUS CARICA L.*) ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ТОҶИКИСТОН

Дар ин мақола хусусиятҳои дарахти анчир (*Ficus carica L.*) дар Тоҷикистон баррасӣ шуда, ба раванди транспирацсия (бухоршавии об аз баргҳо) таваҷҷӯҳ карда мешавад. Анчир, ки ба оилаи тут (Moraceae) тааллук дорад, як зироати муҳими мевагӣ мебошад, ки дар ин минтақа муддати тӯлонӣ парвариш карда мешавад.

Дар ин мақола хусусиятҳои ботаникӣ анчир, аз ҷумла ҳаҷм, морфологияи барг ва меваҳо, хусусиятҳои гулкунӣ ва гардолудшавӣ (танҳо аз ҷониби бӯсаи *Blastophaga*), давомнокии умр ва давраи мевадиҳӣ оварда шудааст. Он инчунин шароити нашъунамои анчир, эҳтиёҷоти онҳоро ба рӯшной ва гармӣ ва паҳншавии навъҳои ваҳшӣ тавсиф мекунад. Ҷойҳои парвариши анчири ваҳшӣ дар Тоҷикистон номбар шудаанд.

Таваҷҷӯҳи асосӣ ба таҳқики шиддати транспирацсияи барги анчир дар минтақаҳои гуногуни экологии Тоҷикистон нигаронида шудааст: Боғҳои ботаникӣ Варзоб ва Душанбе, инчунин ҳоҷагии ҷангали райони панҷум. Андозаҳо бо усули Л.А. Ивановро бо шкала гузаронда, маълумотҳои ба даст овардашударо ба таври статистикӣ кор карда баромаданд.

Тадқиқот нишон дод, ки дар аввали мавсими кишт миқдори об дар барги анчир зиёд аст. Муайян карда шуд, ки шиддати арақ бевосита ба омилҳои берунии муҳити атроф, маҳсусан ҳарорат вобаста аст. Омӯзиши ин раванд дар шароити иқлими гарми Тоҷикистон дар бораи обёрии растаний ва мутобиқшавии онҳо ба шароитҳои гуногуни муҳити зист маълумоти муҳим медиҳад. Муайян карда шуд, ки ҳадди аксар транспирацсия дар давраи кушодани навдаҳо дар ноҳияи Панҷ (47,97 мг H₂O/см²/с), дар давраи меваҷот дар Боғи ботаникӣ Душанбе (37,2 мг H₂O/см²/с) ва дар яслии кухи Варзоб низ дар давраи хосилгундорӣ (22,22 мг H₂O/см²/с) мушоҳида карда шуд. Натиҷаҳо аҳамияти назорати транспирацсияро барои зинда мондани анчир дар иқлими гарм таъкид мекунанд.

Калидвожаҳо: анчир, *Ficus carica*, Тоҷикистон, транспирацсия, бухоршавӣ, баланси об, мутобиқшавӣ, шароити муҳити зист, боғи ботаникӣ, ҷангали, физиологияи растаний.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ В ЛИСТЬЯХ ИНЖИР (*FICUS CARICA L.*) В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА

Данная статья посвящена изучению особенностей инжира (*Ficus carica L.*) в условиях Таджикистана, с акцентом на процесс транспирации (испарения воды листьями). Инжир, относящийся к семейству тутовых (Moraceae), является важной плодовой культурой, культивируемой в регионе с давних времен.

В статье приводятся ботанические характеристики инжира, включая его размеры, морфологию листьев и плодов, особенности цветения и опыления (исключительно с помощью осы *Blastophaga*), продолжительность жизни и период плодоношения. Описываются также условия произрастания инжира, его требовательность к свету и теплу, а также ареал распространения диких форм. Указаны места произрастания дикого инжира в Таджикистане.

Основное внимание уделено исследованию интенсивности транспирации листьев инжира в различных экологических зонах Таджикистана: Варзобском и Душанбинском ботанических садах, а также в лесничестве района Пяндж. Измерения проводились методом Л.А. Иванова с использованием весов, а полученные данные обрабатывались статистически.

Исследования показали, что содержание воды в листьях инжира в начале вегетации высокое. Установлено, что интенсивность транспирации напрямую зависит от внешних факторов среды, особенно от температуры. Изучение этого процесса в условиях жаркого климата Таджикистана позволяет получить важную информацию о водообеспечении растений и их адаптации к различным экологическим условиям. Показано, что максимальные значения транспирации наблюдались в период распускания почек в районе Пяндж (47,97 мг H₂O/см²/с), в период плодоношения в Душанбинском ботаническом саду (37,2 мг H₂O/см²/с) и в питомнике горы Варзоб (22,22 мг H₂O/см²/с). Полученные

результаты подчеркивают важность контроля транспирации для выживания инжира в жарком климате.

Ключевые слова: инжир, *Ficus carica*, Таджикистан, транспирация, испарение, водный баланс, адаптация, экологические условия, ботанический сад, лесничество, физиология растений.

THE TRANSPERSION INTENSITY *FICUS CARICA* L. IN DIFFERENT CONDITIONS OF TAJIKISTAN

This article focuses on studying the characteristics of the fig tree (*Ficus carica* L.) under the conditions of Tajikistan, with an emphasis on the process of transpiration (water evaporation from leaves). The fig, belonging to the mulberry family (Moraceae), is an important fruit crop cultivated in the region since ancient times.

The article presents the botanical characteristics of the fig, including its size, leaf and fruit morphology, flowering and pollination characteristics (exclusively by the *Blastophaga* wasp), lifespan, and fruiting period. The growing conditions of the fig, its requirements for light and heat, as well as the distribution area of wild forms, are also described. The locations of wild fig growth in Tajikistan are specified.

The main focus is on the study of the transpiration rate of fig leaves in various ecological zones of Tajikistan: the Varzob and Dushanbe Botanical Gardens, as well as the Pyandzh district forestry. Measurements were carried out using L.A. Ivanov's method with weighing, and the obtained data were processed statistically.

Studies have shown that the water content in fig leaves is high at the beginning of the growing season. It was established that the transpiration rate is directly dependent on external environmental factors, especially temperature. Studying this process in the hot climate of Tajikistan provides important information about the water supply of plants and their adaptation to various environmental conditions. It was shown that the maximum transpiration rates were observed during the budding period in the Pyandzh district (47.97 mg H₂O/cm²/s), during the fruiting period in the Dushanbe Botanical Garden (37.2 mg H₂O/cm²/s), and also during the fruiting period in the Varzob mountain nursery (22.22 mg H₂O/cm²/s). The results obtained emphasize the importance of transpiration control for the survival of figs in hot climates.

Keywords: fig, *Ficus carica*, Tajikistan, transpiration, evaporation, water balance, adaptation, ecological conditions, botanical garden, forestry, plant physiology.

Дар бораи муаллифон

Бобозода Илхомҷон Абдушукур,
номзади илмҳои биологӣ, мудири кафедраи
ботаника.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 555 55 92 05
E-mail: ilhomjon.77@mail.ru

Об авторах

Бобозода Илхомҷон Абдушукур,
кандидат биологических наук,
заведующий кафедрой ботаники.
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
Тел.: (+992) 555 55 92 05.
E-mail: ilhomjon.77@mail.ru

Ғайратзода Мехровар Ҳовар,
номзади илмҳои биологӣ, дотсенти кафедраи
ботаника.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
Тел.: (+992) 970 10 99 44
E-mail: qayratzoda1971@mail.ru

Гайратзода Мехровар Ҳовар,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддин Айни
Тел.: (+992) 970 10 99 44
E-mail: gayratzoda1971@mail.ru

About the authors

Bobozoda Ilhomjon Abdushukur,
Candidate of Biological Sciences, Head Of The
Department Of Botany,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 555 55 92 05.
E-mail: ilhomjon.77@mail.ru

Gairatzoda Mehrovar Khovar,
Candidate of Biological Sciences, Associate
Professor of the Department of Botany.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 970 10 99 44
E-mail: gayratzoda1971@mail.ru

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА В РАЗНЫХ ОРГАНАХ ПШЕНИЦЫ

Рахимов М. М.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

В селекции злаковых культур использование физиолого-биохимических признаков и свойств, стало необходимым и бесспорным условием при отборе сортообразцов и создание новых высокопродуктивных сортов любой культуры. Важнейшим показателем, характеризующим качество хозяйственного урожая пшеницы - зерна, является содержание крахмала [6].

Содержание крахмала в вегетативных органах озимой пшеницы находится в тесной зависимости от биологических особенностей сорта, фаз развития растений и условий выращивания.

Настоящая работа посвящена изучению содержания крахмала в органах растений трёх сортов пшеницы местной селекции (Зафар, Хуресон) и интродуцированного из России сорт Купава, в различных фазах развития растений, выращенных в условиях богары и полива.


Материалы и методы исследований. Объектами исследования служили местные сорта пшеницы Зафар, Хуресон и интродуцированный из России сорт Купава. Сорт Зафар выведен в корпорации «Хуроквори» и агрофирме «Табиат», районирован в Республике Таджикистан, сорт Хуресон выведен в Институте ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ. Сорт Купава получен из Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко (Российская Федерация).

Опыты были заложены на экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ (Душанбе, 830 м над ур.м.), пшеницу выращивали без полива и одновременно - на поливных землях в хозяйстве «Бобои Али» (район Джами, Хатлонская область, 650 м над ур.м.).

Посевы на богарных землях проводили в последней декаде ноября, согласно общепринятым агротехнологиям выращивания пшеницы в Республике Таджикистан [2-3]. Применяли широкорядный ленточный посев (расстояние между рядками 20 - 25 см). Размер делянок 2x2 м. Азотные и фосфорные удобрения вносили три раза: в фазах трубкования, колошения-цветения и молочной спелости.

Содержание крахмала определяли микрометодом по реакции салициловой кислоты с йодом [4, с. 119-132]. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову [5], с использованием программы *Microsoft Excel 2010*.

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты анализа содержания крахмала в органах растений пшеницы, выращенной в условиях богары и полива представлены на рис. 1






Рис. 1. Содержание крахмала в разных органах пшеницы в условиях богары

Примечание: 1-трубкование, 2-колошение, 3-цветение, 4-молочная спелость, 5-восковая спелость.

Анализ содержания крахмала в листьях и других хлорофилл содержащих органах пшеницы, выращенной в условиях богары, показал, что в листе и стебле количество крахмала увеличивается с фазы кущения до фазы цветения, затем в фазе молочной и восковой спелости происходит спад синтеза и накопления крахмала в этих органах. Начиная с фазы колошения до фазы восковой спелости содержание крахмала в колосе увеличилось в четыре раза у пшеницы сорта Зафар, в семь раз у пшеницы сорта Хурсон и в двенадцать раз у пшеницы сорта Купава. В период формирования и налива зерна самое высокое содержание крахмала в зерне наблюдали у пшеницы сортов Зафар и Купава.




Рис. 2. Содержание крахмала в разных органах пшеницы в условиях полива

Примечание: 1-трубкование, 2-колошение, 3-цветение, 4-молочная спелость, 5-восковая спелость.

В начале вегетации больше всего накопление крахмала наблюдается в листьях, стебле, и относительно небольшое содержание крахмала было в остих и чешуях зерновок колоса. Все хлорофиллсодержащие органы поставляли пластические вещества, в том числе и крахмал, для формирования и созревания зерновки в зависимости от генотипа и экологических условий. В условиях полива зерно с высоким содержанием крахмала было у пшеницы сорта Купава 78.0%, у пшеницы сорта Зафар было 67.6%, и у пшеницы сорта Хурсон – 55.1%. В условиях богары по содержанию крахмала в зерне у изученных генотипов, наблюдается аналогичная картина как и на поливе, но разница была только по величине, которая была намного ниже.

Анализ исследований, показывает сортовые различия в синтезе и накопление содержания крахмала по органам. Выявлено влияние абиотических факторов на процесс жизнедеятельности каждого сорта пшеницы, которые в процессе вегетации смогли адаптироваться, проявляя устойчивость к неблагоприятным условиям, и главная цель которых, является синтез, накопление и сохранение ценных компонентов при создании урожая.

Известно, что в процессе вегетации пшеницы активное накопление крахмала в зерне в основном контролирует колос. Колос притягивает к себе почти все ассимиляты. Для выявления распределения и направления веществ в колосе из других органов мы исследовали соотношение содержания крахмала в колосе к содержанию крахмала листьев, стеблей, чешуек и ости, которые показаны в таблицах 1и 2.

Как видно из табл.1 в условиях богары соотношение содержания крахмала в колосе к листьям повышается от фазы колошения до фазы восковая спелость, и максимальные величины были у сортов Зафар и Купава - 18.6 и 21.52, соответственно. Отношение содержания крахмала колоса к стеблю, самая максимальная величина была у пшеницы сортов Зафар и Купавы и колеблется в пределах от 14.2 до 9.61 раза в фазе восковой спелости, а у сорта Хурсон эти параметры намного ниже, за исключением фазы цветения. По соотношению содержания крахмала в колосе к чешуйкам и остям показаны большие величины, это говорит о значительной роли всех частей колоса в наливе зерна при его формировании.

Таблица 1.
Соотношение содержания крахмала в колосе к содержанию крахмала в листьях, стеблях и частях колоса, в условиях богары

Сорт	Фазы развития	колос/ листья	колос/ стебель	колос/ чешуя	колос/ ости
Зафар	колошение	1.39	1.37	-	1.95
	цветение	3.45	6.0	9.9	9.64
	молочная спелость	14.79	9.65	10.9	11.8
	восковая спелость	18.46	14.26	22.5	17.2
Хурсон	колошение	0.98	1.82	-	1.47
	цветение	6.57	7.80	7.3	10.7
	молочная спелость	8.03	5.28	7.64	11.3
	восковая спелость	10.16	5.71	5.2	6.97
Купава	колошение	2.86	0.79	-	-
	цветение	4.98	5.15	2.26	-
	молочная спелость	11.83	8.94	9.82	-
	восковая спелость	21.52	9.61	21.7	-

В условиях полива эти соотношения были по всем параметрам намного ниже. Так, в фазе восковой спелости содержание крахмала в колосе по отношению содержания крахмала к листьям, стеблю, к чешуйкам и осям имело большой размах изменчивости: так, соотношение колос/листья имели от 11.27 у пшеницы сорта Зафар, до 7.18 у пшеницы сорта Хурсон, Купава имела промежуточное значение. При отношении содержания крахмала колос/стебель колебалось от 14.67 у пшеницы сорта Зафар до 11.56 у интродуцированного сорта пшеницы Купавы, соотношения в чешуйках и осях имело значительные величины, которые характеризуют определённый специфический вклад каждой части колоса в налив при его созревании.

Таблица 2.

Соотношение содержания крахмала в колосе к содержанию крахмала в листьях и стеблях и частях колоса, в условиях полива

Сорт	Фазы развития	колос/ листья	колос/ стебель	колос/ чешуя	колос/ ости
Зафар	колошение	4.85	8.32	-	2.50
	цветение	5.93	4.94	4.19	4.32
	молочная спелость	8.72	11.75	9.47	11.49
	восковая спелость	11.27	14.67	49.7	43.17
Хурсон	колошение	5.03	2,00	-	3.19
	цветение	6.25	5.15	16.01	11.97
	молочная спелость	7.36	4.74	8.30	12.02
	восковая спелость	7.18	13.29	7.23	6.5
Купава	колошение	0.87	1.01	-	-
	цветение	7.89	5.46	6.06	-
	молочная спелость	7.45	6.81	16.37	-
	восковая спелость	9.64	11.56	10.04	-

При подсчёте коэффициентов корреляции, выявлено, что в условиях полива в фазе цветения коэффициенты корреляции между содержанием крахмала в листе и показателями продуктивности: содержание крахмала и массой 1 зерна, урожайность зерна с 1м² были высокими и положительными, в остальные фазы вегетации эти связи были слабыми и отрицательными. В стебле в фазах колошения и цветения содержание крахмала имело положительные коэффициенты корреляции с показателями продуктивности: с массой колоса и массой 1-го зерна, урожайностью зерна с 1м², но с очень широким пределом изменчивости. В другие фазы развития между содержанием крахмала в органах и изученными нами показателями продуктивности коэффициенты корреляции имели отрицательные значения. Положительная корреляция в фазу молочной спелости наблюдается между содержанием крахмала в колосе пшеницы сорта Зафар и показателями её продуктивности. Между содержанием крахмала в чешуях зерновки и массой одного зерна в фазе цветения коэффициент корреляции был средним и положительным. В осях содержание крахмала имеет высокие коэффициенты корреляции с показателями продуктивности.

Коэффициент корреляции (*r*) между содержанием крахмала с массой колоса (1), массой зерен колоса (2), массой одного зерна (3) и урожайностью с t m^{-2} (4) у разных сортов пшеницы в условиях богары и полива

Органы растения	R	Фазы развития											
		кущение		трубкование		колошение		Цветение		молочная спелость		восковая спелость	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
лист	r ₁	0.713	---	-0.999	-0.992	-0.954	-0.264	-0.999	0.881	0.808	-0.772	0.408	-0.673
	r ₂	0.247	---	-0.872	-0.994	-0.971	-0.285	-0.838	0.871	0.385	-0.757	-0.424	0.656
	r ₃	-0.161	---	0.828	-0.796	0.947	0.252	0.788	0.999	-0.305	-0.986	0.500	-0.952
	r ₄	0.248	---	-0.875	-0.994	-0.972	-0.286	-0.840	0.870	0.388	-0.757	-0.421	-0.655
стебель	r ₁	-0.871	---	-0.638	-0.851	-0.707	0.603	-0.779	0.226	0.269	-0.523	0.761	-0.997
	r ₂	-0.489	---	0.145	-0.839	-0.236	0.621	-0.991	0.204	0.730	-0.878	0.312	-0.999
	r ₃	0.413	---	0.061	-1	0.152	0.125	0.999	0.681	-0.786	-0.503	-0.230	-0.828
	r ₄	-0.493	---	-0.149	-0.838	-0.240	0.622	-0.990	0.203	0.727	-0.867	0.316	-0.999
колос	r ₁	---	---	---	---	-0.985	0.325	-0.211	-0.651	-0.706	0.495	-0.0001	-0.815
	r ₂	---	---	---	---	-0.750	0.346	0.688	-0.688	-0.971	0.476	0.519	-0.888
	r ₃	---	---	---	---	0.691	-0.190	0.748	-0.186	0.988	0.862	-0.589	-0.418
	r ₄	---	---	---	---	-0.753	0.347	-0.685	-0.668	-0.970	0.475	0.515	-0.829
чешуя	r ₁	---	---	---	---	---	---	-0.978	-0.087	0.866	0.917	0.253	-0.561
	r ₂	---	---	---	---	---	---	0.992	-0.109	0.479	0.908	-0.287	-0.543
	r ₃	---	---	---	---	---	---	0.993	0.421	-0.403	0.994	0.368	-0.899
	r ₄	---	---	---	---	---	---	0.491	-0.110	0.483	0.907	-0.283	-0.542
ости	r ₁	---	---	---	---	0.977	---	1	0.438	0.826	0.464	0.098	-0.471
	r ₂	---	---	---	---	-0.725	---	0.854	0.418	0.999	0.444	-0.433	-0.451
	r ₃	---	---	---	---	0.664	---	-0.807	0.828	-0.999	0.844	0.508	-0.848
	r ₄	---	---	---	---	-0.728	---	0.857	0.417	0.998	0.443	-0.429	-0.450

Примечание: 1-условия богары (г. Душанбе); 2-условия полива (р-н Джами)

Таким образом, результаты наших исследований позволили выявить сложные взаимоотношения в механизме обмена веществ, в их биохимических и физиологических показателях, в донорно-акцепторных отношениях, проявляющиеся в процессе вегетации растений и между органами каждого генотипа, в зависимости от условий выращивания.

Литература

1. Рахимов М., Ниязмухамедова М. и др. Продуктивность и оценка качества зерна высокопродуктивных сортов пшеницы, выращенной в разных экологических условиях / «Достижения современной физиологии растений: теоретические и прикладные аспекты». Материалы научной конференции, посвященной памяти академика Академии наук Республика Таджикистан Ю.С.Насырова. -Душанбе: Дониш, 2008.-С.89-90.
2. Ахмадова Х.М., Набиева Т.Н., Бухориева Т.А. - Научная система ведения сельского хозяйства в Таджикистане. – Душанбе.: Матбуот, 2009, -764 с.
3. Научно-обоснованная система земледелия Таджикской ССР - Душанбе: Ирфон, 1984, -498с.
4. Ястремович Н.И., Калинин Ф.Л. Определение углеводов и растворимых соединений азота в одной навеске растительного материала // Рост и продуктивность растений. – Киев, 1962. Вып. 23. С. 119-132.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1985. -352с/
6. Ниязмухамедова М., Рахимов М. Физиолого-биохимические показатели пшеницы в разных экологических условиях. моног. - Душанбе: Изд. «Эр-Граф», 2019.-160 с.

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ АБИОТӢ БА МИҚДОРИ ОҲАР ДАР УЗВҲОИ ГУНОГУНИ ГАНДУМ

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оиди омӯзиши миқдори оҳар дар узвҳои болои заминии се навъи гандуми селексияи маҳаллӣ (Зафар ва Хурросон) ва аз Россия овардашуда (Купава) дар давраҳои асосии нашъунамои растанини дар шароити обӣ ва лалмӣ кишткардашуда маълумот оварда шудааст. Муайян карда шуд, ки дар шароити обёришавандагӣ ғаллаи дорои оҳари баланд ин дар гандуми навъи Купава 78,0 %, гандуми навъи «Зафар» 67,6 % ва гандуми навъи Хурросон 55,1%-ро ташкил дод. Дар шароити лалмӣ миқдори оҳар дар дони генотипҳои тадқиқшуда, манзараи шабеҳи шароити обёришавандагӣ мушоҳида мешавад, аммо фарқият танҳо дар андоза буд, ки хеле паст буд. Таносуби таркиби оҳар дар хӯша ба миқдори оҳар дар пусти хӯша ва қилтиқҳо арзишҳои калон нишон медиҳад, ки ин гувоҳи он аст, ки ҳангоми ташаккулӯбӣ ва дар пур карданни дони гандум ҳамаи қисмҳои хӯша нақши муҳимро мебозанд.

Калидвожаҳо: гандум, барг, поя, хӯша, крахмал, шароити муҳити зист, обёрӣ ва лалмӣ.

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА В РАЗНЫХ ОРГАНАХ ПШЕНИЦЫ

В статье приведены результаты по изучению содержания крахмала в надземных органах трёх сортов пшеницы местной селекции (Зафар и Хурросон) и (Купава) интродуцированной из России, в основные фазы вегетации растений, выращенных в условиях богары и полива. Установлено, что в условиях полива зерно с высоким содержанием крахмала было у пшеницы сорта Купава 78.0%, у пшеницы сорта Зафар было 67.6%, и у пшеницы сорта Хурросон – 55.1%. В условиях богары по содержанию крахмала в зерне у изученных генотипов, наблюдается аналогичная картина как на поливе, но разница была только по величине, которая была намного ниже. По соотношению содержания крахмала в колосе к содержанию крахмала в чешуйках и остиях показаны большие величины, это говорит о значительной роли всех частей колоса в наливе зерна при его формировании.

Ключевые слова: пшеница, листья, стебли, колос, крахмал, экологические условия, полив и богара.

INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON STARCH CONTENT IN DIFFERENT ORGANS OF WHEAT

The article presents the results of studying the starch content in the above-ground organs of three varieties of wheat of local selection (Zafar and Khuroson) and (Kupava) introduced from Russia, in the main phases of the growing season of plants grown under rainfed and irrigated

conditions. It was found that under irrigated conditions, grain with a high starch content was 78.0% for the Kupava variety wheat, 67.6% for the Zafar variety wheat, and 55.1% for the Khuroson variety wheat. Under rainfed conditions, in terms of starch content in grain in the studied genotypes, a similar picture is observed as in irrigated conditions, but the difference was only in value, which was much lower. The ratio of the starch content in the ear to the starch content in the scales and awns shows large values, this indicates the significant role of all parts of the ear in the filling of grain during its formation.

Keywords: wheat, leaves, stems, ear, starch, environmental conditions, irrigation and rainfed.

Дар бораи муаллиф:

Рахимов Махмаднавруз Муродович,
номзади илмҳои биология, дотсенти
кафедраи геоэкология,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айни.
Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, к. Рӯдакӣ, 121
E-mail: navruzzbg@mail.ru

About the author:

Rahimov Mahmadnavruz Murodovich,
Candidate of Biological Sciences, Associate
Professor of the Department of Geoecology,
Tajik State Pedagogical University named after
Sadreddin Aini.
Address: 734003, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Street, 121
E-mail: navruzzbg@mail.ru

Об авторе:

Рахимов Махмаднавруз Муродович,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры геоэкологии,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Аини.
Адрес: 734003, Республика Таджикистан,
город Душанбе, ул. Рудаки, 121
E-mail: navruzzbg@mail.ru

БАҲОДИҲИИ КОМПЛЕКСИИ ҲОЛАТИ ФУНКСИОНАЛИИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГҲОИ ДОНИШЧҮЁН ДАР ДОНИШГОХ

Устоев Б. Р.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Системаи дилу рагҳо дар нигоҳ доштани саломатӣ ва фаъолияти ҷисмонии шахс нақши калидӣ мебозад, алахусус дар донишчӯёне, ки ҳаёти онҳо аз фишори омӯзиш, гизои номунтазам ва набудани фаъолияти ҷисмонӣ пур аст. Арзёбии ҳолати функционалии системаи дилу рагҳо (СДР) дар донишчӯён имкон медиҳад, ки бемориҳои имконпазирро дар марҳилаҳои аввал ошкор кунанд ва рушди онҳоро пешгирӣ кунанд. Системаи дилу рагҳо инсон (СДР) яке аз аввалин системаи организим мебошад, ки ҳангоми фаъолияти ақливи ҷисмонӣ ба тағироти омилҳои бешумори муҳити зист бисёр вокуниш нишон медиҳад. Дар СДР тағйироти бисёрфункционалӣ ва патологӣ ташаккул меёбад, ки сабаби паст гардидан қобилияти кории донишчӯён, инчунин беморшавии қисми зиёди аҳолӣ мегардад. Дар давраи фаъолияти таълимӣ донишчӯён ба як қатор омилҳои муҳити таълимӣ рубару мешаванд, ки ба вазъи саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии онҳо таъсири манғӣ мерасонанд. [7; 9]. Раванди таълим тамаркуз, фаъолсозии равандҳои тафаккур, хотира ва дигар вазифаҳои рӯҳиро талаб мекунад. Дар ин шароит зарурати тағйироти доимии мутобиқсозии фаъолияти организим ба миён меояд ва дар давраи гузариш аз реаксияҳои фаврӣ ба аҳамияти калидии дарозмуддат баланд бардоштани самаранокии интиқоли оксиген мебошад [8]. Таҳлили натиҷаҳои муоинаи тиббии донишчӯёни донишгоҳҳои гуногун дар солҳои охир тамоюли устувори афзоиши шумораи бемориҳои соматикӣ дар байни ҷавонон ва маҳсусан бемориҳои роҳи нафасро нишон дод [1, с. 9-11]. Норасони оксиген ва гипоксия табиатан ба ҳолати функционалии системаи гемодинамикӣ, системаҳои истифодаи оксигени хун ва бофтаҳо таъсири мерасонад [6, 81-92]. Ин, дар навбати худ, метавонад боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва дар натиҷа паст шудани устувории бадан, қобилияти захиравии он дар мубориза бар зидди ҳастагӣ ва таъсири омилҳои номусоиди муҳити зист гардад [3; 4; 5]. Ҳолати механизмҳои танзими СДР ба таври дақиқ омӯхта нашудааст.

Мақсади тадқиқот. Арзёбии ҳолати функционалии СДР бо назардошти ҳудтanzimkunii гемодинамикии дилу рагҳо дар донишчӯён мебошад.

Усули тадқиқот. Дар тадқиқот 150 (74 писар ва 76 духтар) донишчӯёни солими курсҳои 1 ва 4-уми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки синнашон 18-22 сол аст, иштирок карданд. Суръати басомади дил (СБД), фишори систоликии дил (ФСд) ва фишори диастоликиидил (ФДд) бо усули остиллометрикӣ, бо истифода аз усули нимавтоматӣ UA - 703 мувофиқи усули Короткова ба қайд гирифта шуд.

Ҳисоби фишори набз (ФН) (мм. рт.ст) аз рӯйи формулаи зерин иҷро карда мешавад:

ФН=ФДс-ФДд дар ин ҷо

ФДс- фишори систоликии дил (мм.рт.ст)

ФДд- фишори диастоликии дил (мм.рт.ст)

Индекси танзими дилу рагҳо (ИТДЛ %) бо чунин тарз муайян карда мешавад:

ИТДЛ= 100(ФДд/СБД) дар ин ҷо

ФДд- фишори диастоликии дил (мм.рт.ст)

СБД- суръати басомади дил

Таҳлили омории тафовути гурӯҳӣ аз рӯйи критерияи Фишер гузаронида шудааст. Индекси Робинсон (воҳиди шартӣ) тавсифдиҳандай ҳолати танзими сисетами дилу рагҳо тавассути формулаи

СБД *ФДс/ 100 ҳисоб карда мешавад, ки дар ин ҷо

СБД- суръати бемории дил уд / мин

ФДс- фишори дастоликии дил (мм.рт.ст)

Коэффициенти (К) (воҳиди шартӣ) бо формулаи

ФН =СБД * 10/ФН

дар ин ҷо

СБД- суръати басомади дил уд / мин

ФН- фишори набз мм. рт. Ст

Аҳамияти меъёри КВ дар ҳудуди 10 - 16 воҳиди шартӣ ҷойгир аст. Афзоиши КВ ба суст гардидана фаъолияти системаи дилу рагҳо, пастшавии КВ пуркуват шудани онро нишон медиҳад.

Натиҷаи тадқиқот. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда навъҳои худтанзимкуни гардиши хун вобаста аз хусусиятҳои миёнасолӣ ва курси омӯзиш дар макотиби олӣ муайян карда шуданд. ИТДЛ-и баробар ба 85-100% ҳамчун навъи дилу рагҳои худтанзимкунандай гурдиши хун муайян карда мешаванд. Баланд гардидана ИТДЛ то 100% ҳамчун баландшавии раг, vale агар нишондиҳанда поинтар аз 86 % бошад ҳамчун дил ё мансуб ба дил ҳисобида мешавад. Аҳамияти индекси Робинсон понитар ва камтар аз миёна ба ҳаладоршавии танзими системаи дилу рагҳо алоқаманд мебошанд. (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1.

Тақсими донишҷӯёни курсҳои 1- 4 аз рӯйи индекси танзими дилу рагҳо %

Навъи ҳуднатзимкуний	Чавонпии сафон (n=37)	Чавондуҳ тарон (n=38)	Чавонпии сафон (n=37)	Чавондуҳ тарон (n=38)
Ба дил алоқаманд	30,6	65,8	50,0	58,0
Ба дилу раг алоқаманд	50,0	31,6	38,9	28,9
Ба рагҳо алоқаманд	19,5	2,6	11,1	13,2

Эзоҳ: тағовути назарраси критерияи Фишер ҳангоми $P < 0,05$ дар муқоиса бо маълумоти нишондиҳанда аз донишҷӯёни курси 1

Муқаррар карда шуд, ки нисфи зиёди донишҷӯёни курси якум дорои навъи худтанзимкуни гемодинамикии дилу рагҳо буда, vale дар аксари донишҷӯдухтарони соли аввал навъи ба дил алоқаманд (мутобиқи 50 ва 65, 8%) мебошад. Дар 50% ҷавонписарони курси 4 ва 58,0% ҷавондуҳтарон навъи ба дил алоқаманди худтанзимкуни гардиши хун ба қайд гирифта шуд. Таҳти таъсири фаъолияти таълимӣ, омилҳои иҷтимоию муҳити зист ва меҳнати ҷисмонӣ навъи худтанзимкуни гурдиши хун мумкин аст тағиیر ёбад. Ҳамин тавр дар раванди омӯзиш миёни ҷавонон навъи ба дил алоқаманд ва дар миёни духтарон навъи ба рагҳо алоқаманд (аз 30,6 то 50, 0 % ва аз 2,6 то 13, 2%, мутобиқ ба $p<0,05$) афзоиш ёфтааст.

Навъи танзими ба вучуд омадаи гардиши хун фаъолияти ҷубронкунандай тавонмандиҳои организимро барои ҳифзи контстанти гомеостатикӣ таъмин мекунад [1]. Навъи нисбатан оптимальи ҳунгардиши дилу рагҳо, ки дар онҳо ду ғурӯҳи танзимкуний амал мекунад, ҷараён гирифтани яке аз онҳо ба шиддатнокии функцияи онҳо оварда, омили ноҳушоянди пешӯишаванда ба ҳисоб меравад. Дар аксар баҳшҳои ташхиси донишҷӯён танзими фаъолияти СДР ба фарогирии ҷузъи алоқаманди дил дар рагҳо меорад.

Таваҷҷуҳи маҳсус ба баҳогузории тақсимоти донишҷӯён аз рӯйи индекси Робинсон дода мешавад, яъне донишҷӯён бо нишондиҳандаҳои пасти ғурӯҳи рискро аз рӯйи бемориҳои гардиши хун ташкил медиҳад, аз қабили гипертония, дистонияи вегето-рагҳо, ҳалалдоршавии ритми дил ва ғайра.

Ҷадвали 2.

Тақсимоти донишҷӯёни курсҳои 1 ва 4 аз рӯйи индекси Робинсон %

Индекси Робинсон	Курси 1 Ҷавонписарон (n=37)	Курси 4 Ҷавонписарон (n=37)	Курси 1 Ҷавондуҳтарон (n=38)	Курси 4 Ҷавондуҳтарон (n=38)
Баланд	31, 2	24,9	7,8	25,8
Аз ҳадди миёна боло	15,9	34,0	40,0	34,3
Миёна	28,0	22,2	28,9	18,4
Аз ҳадди миёна поин	7,9	7,9	12,8	10,5
Паст	16,6	10,9	10,4	10,2

Эзоҳ: фарқияти киртеријаҳо ба қайд гирифташудаи Фишер $P < 0,05$ дар муқоиса бо маълумоти нишондиҳандаҳо дар донишҷӯёни курси 1

Аз рӯйи маълумоти ҷадвали 2 маълум мегардад, ки дар ҷавонписарони курси 1 индекси Робинсон баланд буда, дар ҷавондуҳтарон аз миёна боло мебошад. Дар курси 4 омӯзиш дар

аксар чавонписарон ва чавондухтарон индекси Робиносон аз ҳадди миёна боло аст. То чанде, ки халалдоршавии ба танзими СДР аз ҳадди миёна паст ё пастар таъсиргузор аст, нишон медиҳад, дар умум аз чор як ҳиссаи чавонон дорои халалдоршавии танзими СДР мебошанд. Ҳисоби натиҷаҳои КВ имкон медиҳад, ки хусусиятҳои функционалии ҳолати СДР дар чавонон муайян кунем. (Ҷадвали 3).

Ҷадвали 3.

Коэффиценти тобоварӣ дар донишҷӯёни курсҳои 1 ва 4 бо %

Ҳолати функционалии СДР	Курси 1 Чавонписарон (n=37)	Чавон- духтарон (n=38)	Курси 4 Чавон- писарон (n=37)	Чавондухтарон (n=38)
Сустшавии фаъолият	14,0	66,0	30,6	57,9
Меърӣ	46,9	29,0	44,3	36,5
Таҳқимбахшии фаъолият	38,9	5,3	25,0	5,3

Эзоҳ: фарқияти киртерияҳо ба қайд гирифташудаи Фишер $P < 0,05$ дар муқоиса бо маълумоти нишондиҳандаҳо дар донишҷӯёни курси 1

Нимае аз чавонони курсҳои 1 – 4 дорои КВ дар диапазони 12-15 воҳиди шартӣ мебошанд, ки ба ҳолати функционалии меъёрии СДР мутобиқат мекунанд. Дар аксар духтарон ҳам дар ибтидо ва ҳам дар интиҳои таълим болоравии ФН ва сустшавии СДР ба қайд гирифта шуд. Дар охири таълим шумораи чавонон бо аломатҳои сустшавии СДР ба мушоҳида расид.

Мумкин аст, ки хулоса баровард, ки халалдоршавии танзими СДР ва сустшавии фаъолияти онҳо натиҷаи таъсири камҳаракатии дурудароз (6- 8 соат) дар раванди таълим мебошад. Чи тавре, ки таҳқиқот нишон медиҳад, дар давоми таҳсил дар донишҷӯён пастшавии имконоти функционалии системи дилу рагҳо ва системаи роҳи нафаскашӣ мушоҳида гардид, ки он ҷорӣ намудани барномаҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба ҳифзи саломатӣ дар давоми таҳсилоти касбии онҳо тақозо мекунад.

Барои оптимизатсиязи ҷузъи батанзимдарории СДР дар давоми рӯзи таълимии донишҷӯён зарур аст машҳои маҳсуси ҷисмонӣ ичро кард, ки онҳо гардиши перефериӣ хунро ба танзим дароранд.

Хулоса. Ҳамин тавр, таҳсил дар макотиби олӣ – омили ба ҳолати функционалии СДР таъсиргузор ба ҳисоб меравад. Дар чавонписарон дар раванди таълим навъи худтанзимкунии ба дил алоқаманд, вале дар чавондухтарон худтанзимкунии бараг алоқаманд ташаккул меёбад. Дар гурӯҳи риск бо паталогияи СДР 25-30% донишҷӯён бо халалдоршавии системаи ба танзимдарории гардиши хун тааллук дорад.

Дар чавонон ҳолати меъёрии системаи гардиши хун зиёд гардида, раванди қуввати гирифтани фаъолияти СДР ба қайд гирифта шуд. Аз курси 1 то 4 шумораи чавонписарон бо сустшавии фаъолияти системаи гардиши хун ба мушкиҳида расид. Дар аксар духтарон сустшавии фаъолияти СДР ба назар расид, ки зарур аст онро ҳамчун омили нохуб ба ҳисоб гирифтани зарур аст.

Адабиёт

1. Абрамович, М.А. Некоторые особенности кардио-респираторной системы и биохимических показателей юных спортсменов высокой квалификации /М.П. Абрамович //Наука. Образование. Молодежь: матер. VI всерос. научн. конф. молодых ученых /АГУ. Майкоп, 2009. Т.3. С. 9 - 11.
2. Артеменков, А.А. Периферическое кровообращение в сосудах нижних конечностей при локальной мышечной деятельности / Ученые записки Череповецкого государственного университета. – 2010. – № 1. – С. 104—107.
3. Вартанова, О.В. Воздействие дыхательных гипоксически-гипрекапнических тренировок на сердечно-сосудистую систему человека / Эколого-физиологические проблемы адаптации: матер. XVI всерос. Симпозиума. Сочи, Красная поляна, 17-20 июня 2015 г. / РУДН. Москва, 2015. – 31 с.

4. Гудова, Ю.А. Состояние здоровье студентов как показатель качества подготовки специалистов: сб. матер. «Актуальные проблемы охраны здоровья учащейся молодежи» / Ю.А. Гудова, В.В. Сысоев. Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2009. – 24 с.
5. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура // Учебное пособие для ВУЗов. Москва 2002. - 560 с.
6. Коновалова, Г.М. Адаптация современной молодежи к условиям обучения в высшей школе: физиологический аспект / Г.М. Коновалова, Г.А. Севрюкова // Вестник АГУ. 2011. № 3. С. 81 - 92.
7. Устоев, М.Б. Сравнительное изучение физиологических показателей сердечной и дыхательной системы студентов при разной форме обучения/ М.Б. Устоев, Б.Р. Устоев //Известия Таджикского отделения международной академии наук высшей школы №2, 2016 С.91 - 95.
8. Устоев, Б.Р. Функциональное состояние дыхательной системы у живых организмов/ Б.Р. Устоев// Кишоварз - 2018. - №4(80) -ISSN 2074 – 5435
9. Устоев, Б.Р. Изменение частоты дыхательных движений у студентов в зависимости от формы обучения/Б.Р. Устоев, М.Б. Устоев// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – Душанбе, 2016, №1/2. (196). - ISSN 2413-452X. - С. 182 - 186

БАХОДИХИИ КОМПЛЕКСИИ ҲОЛАТИ ФУНКСИОНАЛИИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГҲОИ ДОНИШЧҮЁН ДАР ДОНИШГОҲ

Мавзӯи ин кор ба арзёбии ҳамаҷонибаи ҳолати функционалии системаи дилу рагҳои донишчӯён бахшида шудааст, ки ин як масъалаи муҳим дар заминai баланд бардоштани фаъолияти ҷисмонӣ ва саломатии умумии ҷавонон мебошад. Дар шароити тарзи ҳаёти муосир, ки бо фаъолияти пасти ҷисмонӣ ва сатҳи баланди стресс тавсиф мешавад, бояд тафтиш карда шавад, ки ин омилҳо ба системаи дилу рагҳои донишчӯён чӣ гуна таъсир мерасонанд.

Дар доираи тадқиқот, ҷенакҳои гуногун, аз қабили фишори хун, набз, сатҳи фитнес ва истифодаи усулҳои муосири ташхис, аз ҷумла дастгоҳи нимавтоматӣ (тонометр) арзёбӣ карда шуданд. Таҳлили маълумот имкон дод, ки муносабати байни тарзи ҳаёт, сатҳи стресс ва ҳолати системаи дилу рагҳо ошкор карда шавад.

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки донишчӯёне, ки сатҳи баланди фаъолияти ҷисмонӣ доранд, дар муқоиса бо онҳое, ки тарзи ҳаёти нишастаро пеш мебаранд, вазъи мусоидтари дилу рагҳо доранд. Тавсияҳо оид ба беҳтар кардани ҳолати функционалий афзоиши фаъолияти ҷисмонӣ, оптимизатсияи тарзи хоб ва истироҳат ва татбиқи идоракуни стрессро дар бар мегиранд.

Ин тадқиқот зарурати мониторинги мунтазами ҳолати функционалии системаи дилу рагҳои донишчӯёро барои саривақт ошкор ва пешгирии бемориҳо, инчунин ташкили барномаҳо оид ба беҳтар кардани саломатӣ ва тарзи ҳаёти ҷавонон таъкид мекунад.

Қалидвожа: донишчӯён, арзёбии функцияи нафаскашӣ, мутобиқшавӣ ба сарборӣ, тарзи зиндагӣ, донишгоҳ.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Тема данной работы посвящена комплексной оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов, что является важной проблемой в контексте повышения физической активности и общего здоровья молодежи. В условиях современного образа жизни, характеризующегося низкой физической активностью и высоким уровнем стресса, необходимо исследовать, как эти факторы влияют на сердечно-сосудистую систему студентов.

В рамках исследования была проведена оценка различных показателей, таких как артериальное давление, частота сердечных сокращений, уровень физической подготовленности, а также использование современных методов диагностики, включая полуавтоматические тонометры. Анализ данных позволил выявить взаимосвязь между образом жизни, уровнем стресса и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Полученные результаты показывают, что у студентов с высоким уровнем физической активности наблюдается более благоприятное состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Рекомендации по улучшению функционального состояния включают увеличение физической активности, оптимизацию режима сна и отдыха, а также внедрение стресс-менеджмента.

Данное исследование подчеркивает необходимость регулярного мониторинга функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов для своевременного выявления и предотвращения заболеваний, а также создания программ по улучшению здоровья и образа жизни молодежи.

Ключевые слова: студенты, оценка дыхательной функции, адаптация к нагрузкам, образ жизни, Вуз.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY

The topic of this paper is devoted to a comprehensive assessment of the functional state of the cardiovascular system of students, which is an important problem in the context of increasing physical activity and general health of young people. In the context of a modern lifestyle characterized by low physical activity and high stress levels, it is necessary to investigate how these factors affect the cardiovascular system of students.

As part of the study, various indicators were evaluated, such as blood pressure, heart rate, physical fitness level, as well as the use of modern diagnostic methods, including a semi-automatic tonometer. Data analysis revealed the relationship between lifestyle, stress levels and the state of the cardiovascular system.

The results show that students with a high level of physical activity have a more favorable state of the cardiovascular system compared to those who lead a sedentary lifestyle. Recommendations for improving functional status include increasing physical activity, optimizing sleep and rest patterns, and implementing stress management.

This study highlights the need for regular monitoring of the functional state of the cardiovascular system of students for the timely detection and prevention of diseases, as well as the creation of programs to improve the health and lifestyle of young people.

Keywords: students, assessment of respiratory function, adaptation to stress, lifestyle, University.

Дар бораи муаллиф

Устоев Бехзод Раҳимҷонович,
номзади илмҳои биологӣ, муаллими қалони
кафедраи физиологии одам ва ҳайвон.
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон
734025, ш.Душанбе, Чумхурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Тел.: (+992) 000 66 23 23
E-mail: ustoev2016@mail.ru

Об авторе

Устоев Бехзод Раҳимҷонович,
кандидат биологических наук, старший
преподаватель
кафедры физиологии человека и животных.
Таджикский национального университета
734025, Республики Таджикистан г.
Душанбе, проспект Рудаки 147
Тел.: (+992) 000 66 23 23
E-mail: ustoev2016@mail.ru

About the author

Ustoev Behzod Rahimjonovich,
candidate of biological Sciences, Senior
Lecturer at the, Department of human and
animal physiology.
Tajik National University
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki ave. 17
Ph.: (+992) 000 66 23 23
E-mail: ustoev2016@mail.ru

**АҲАМИЯТИ ХОҶАГӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ШИФОИИ
ЧАТРГУЛОНИ КИШТШАВАНДАИ ТОҶИКИСТОН**

Курбонов А.Р.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Тошев М.М.

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Гарчанде ҳудуди чумхурии мо он қадар калон набошад ҳам, бойигарии набототаш хеле гуногуну рангин аст. Сабаби асосии гуногун будани наботот, гуногуни иқлими, таркиби хок ва соҳти орографӣ мебошад. Мувофиқи нишондоди даҳ ҷилди флораи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави он 116 оила, 994 авлод ва зиёда аз 4813 намуди рустаниҳои олӣ ва нишондоди расонаҳои дигар 5260 намуди рустаниҳои оддӣ маълум аст аз рӯи ҳисобҳои нав бошад, дар ҳудуди ин мамлакат 113 оила, 973 авлоду 4454 намуди рустаниҳои олӣ ва 3260 намуди рустаниҳои оддӣ ба ҳуд муҳити зист интиҳоб кардаанд. Ба ҳисоби миёна дар Тоҷикистон 4500 намуди растаниҳои гулдор мавҷуд мебошанд, ки аз ин миқдор 174-180 намудашро намояндаҳои оилаи чатргулон (*Umbelliferae*) ташкил медиҳанд [3, с. 8-13]. Намояндаҳои оилаи мазкур аз замонҳои қадим ҳамчун растаниҳои марговар, ҳӯрок, доругӣ, равғандиҳанда истифода карда мешуд.

Оилаи чатргулон яке аз оилаи қалонтарини синфи дупаллагиҳои шӯъбаи пӯшидатухмон ба шумор меравад. Дар ҷаҳон қариб 400 авлод ва 4100 намуди чатргулон мерӯяд, ки онҳо дар ҳаёти инсон аҳамияти ғизӣ, ҳӯроки ҷорво, доруворӣ, хушбӯйқунанда ва ғайраҳоро дорад, ки онҳоро аҳамияти иқтисодидошта ҳисобидан мумкин аст. Бинобар ин, омӯзиши намояндагони чатргулон, аз ҷумла, чатргулони киштшаванди Тоҷикистон аҳамияти қалони илмӣ, амалӣ ва иқтисодӣ дорад.

Агар ба таърихи омӯзиши растаниҳо назар андозем, инсоният баробари шинохтани растаниҳо ба омӯзиши растаниҳои фоидабаҳш машғул шуда буданд. Дар баробари дигар растаниҳои намудҳои аҳамиятноки оилаи чатргулон низ кам нестанд. Аз ҷумла яке аз намояндагони он сабзии киштшаванда мебошад. Тахмин мекунанд, ки сабзӣ аз Осиёи Миёна, Афғонистон ва қиҷварҳои баҳри Миёназамин баромадааст. Онро чун гиёҳи доругӣ 4 ҳазор сол мӯқаддам кишт мекарданд. Ба парвариши сабзӣ одамон аз давраҳои қадим шурӯй карда буданд. Сабзӣ 2000 сол пеш аз эраи мо маълум буд ва онро аслан румиён ва юнониёни қадим истифода мекарданд. Дар Аврупо, ба ҳусус дар Руссия истифодабарии васеъи сабзиро аз асрҳои XIV-XV сар карда буданд.

Доири растаниҳои аҳамияти намудҳои оилаи чатргулҳо дар корҳои илмии олимони намоёни соҳаи ботаника маълумотҳо мавҷуд мебошад (Алиев, 1966; Багиров, 1980; Батиров, 1979; Ботиров, 1979; Вандышев, 1979; Ёрматов, 1979; Киръялов, 1968; Липский, 1910, М.Г. Пименов ва Е.В. Клюйков, 2002, Пименов ва Остроумова, 2012 ва дигарон).

Маълумотҳои муҳтасар оиди гуногуни ва аҳамияти чатргулон ва ҳусусиятҳои биологии онҳо дар асарҳои Запрягаева (1953, 1954, 1976), Сидоренко (1953); Холдоров (1970, 1987); Ҳалимов (1987); Сайдов (1988) ва дигарон мавҷуд мебошад. Аввалин корҳои илмиро дар Тоҷикистон доири чатргулон академик Е.П. Коровин корд баромадааст. Вай аввалин монографияро оиди чатргулони Осиёи Марказӣ навишиштааст [2, с. 3-8]. Инчунин дигар олимон ба монанди Г.К. Кинзиқаева, М.Г. Пименов, Е. В. Клюйков ва дигар олимони тоҷик низ намояндагони оилаи мазкурро омӯхтаанд.

Намояндагони ин оила дар решашон моддаҳои ғизӣ ҷамъ менамоянд, дар натиҷа решашон хело ғафс мешаванд ва решамева (камолҳо) ба вучуд меояд. Аксарияти намояндагонашон растаниҳои асалдиҳандаи хуб ба шумор мераванд (болдирғон, намудҳои зира, камолҳо, юған).

Намояндагони оила намудҳои зерин: сабзӣ, гашнич, ҷаъфарӣ, тутакалук, зира, говзира, юған, камол ва дигаронанд. Намояндагони ин оила аҳамияти қалони хоҷагӣ доранд. Дар

байни онҳо сабзавотхо, растаниҳои хӯроки чорво ва заҳрнок низ ҳастанд. Ҳамчун сабзавот ва хӯроки чорво сабзӣ кишт карда мешаванд, ҳамчун доруворӣ, ҷаъфарӣ, гашнич, говзира, зира ва дигар намудҳои аҳамияти хочагӣ дошта, парвариш карда мешаванд [5, с. 14-20].

Дигарашон ҳамчун растаниҳои равғанҳои эфирдор маълуманд: анис, говзира, фенхел, кашназ парвариш карда мешаванд. Баъзе растаниҳояш ҳамчун растаниҳои заҳрнок- *Conium maculatum* ва ғайраҳо маълум аст. Аксар намояндагони соябонгулон ҳамчун растании асалдиҳанда маълум мебошанд (*Prangos, Ferula*). Баъзе намояндагонашон ҳамчун хуроки чорво (коҳдарав-юған, камол) истифода бурда мешаванд, лекин дар вақти даравиданашон дасту руй ва бадани бараҳнаи одамро месузонад [2, с. 3-8].

Аз ин намояндаҳои дар боло зикршудаи намояндагони чатргулон дар ҳудуди ҷумҳурӣ чатргулони киштшавандаро намудҳои зерин ташкил медиҳад: сабзии киштшаванда (хӯрданӣ) (*Daucus sativus*), шибити хушбӯй (муаттар) (*Anethum graveolens*), гашничи киштукорӣ (*Coriandrum sativum*), ҷаъфарии полизӣ (*Petroselinum crispum*), шоқоули киштукорӣ (*Pastinaca sativa*) ва ғайраҳо. Ба ҳисоби мо шумораи намояндагони киштшавандай чатргулон дар ҷумҳурӣ 5 намуд буда, бо ҳамроҳии намудҳои ҳудрӯй: *Galagania fragrantissima, Ferula foetidissima, Scandix pecten-veneris*, ки ҳамчун растаниҳои сабзавотӣ ва хӯрданӣ истифода мебаранд ба 8 намуд мерасад [1, с. 173-176]. Мо дар мақолаи мазкур доир ба 4 намуди чатргулони киштшавандай Тоҷикистон маълумот оварда, оид ба як намуд – сабзии киштшаванда (*Daucus sativus*) ва дигар чатргулони ҳудрӯй, ки ба сифати сабзавот истифода мешаванд дар нашри навбатӣ маълумот пешниҳод менамоем.

Кашнизи (гашнич)-и киштшаванда - *Coriandrum sativum* L.

Хусусиятҳои морфо-ботаникӣ - растании яксолаи решai дукшакл дошта мебошад. Пояи гашнич рост буда, бо мӯякчаҳо пӯшида нашудааст. Баландии ин растани то 40-70 см шуда, дар қисми болоӣ шоҳаҳо пайдо мекунад. Баргҳои наздирешагӣ паҳни паррадор, се ҳиссашудаи калонбуридашуда мебошад, дар думчаҳои дароз ба паҳнӣ ҳисса шудааст. Баргҳои паҳлӯи бисёр буридашудааст. Баргҳои поёнии поя бошад думчаҳои қӯтоҳ дошта, ду маротиба паршакл ҳиссашуда мебошад, баргҳои мобайнӣ ва болоӣ нишастаанд. Гулҳо майда буда, ранги сафед ё гулобӣ доранд. Дар қисми охири думчаи гул чатраки мураккаб ҷойгир шудааст. Ҳар як тӯдагул аз 3 то 5 то гулро ба вучуд меорад. Гулҳои паҳлӯи дарозиашон 3-4 мм мешавад [3, с. 84-85].

Таркиби химияӣ: Дар мевааш вобаста аз навъ ва асли гашнич 0,2-1,6 % равғани эфир, 16-28 % равғани ҷарб, микдори қами алколоидҳо, моддаҳои пектинӣ, оҳар, моддаҳои сафедавӣ (11-17 %), пайвастагиҳои стероидӣ — кориандрол, стеринҳо, кислотаи аскорбин, моддаҳои даббоғӣ, кислотаҳои органикӣ, қандҳо (сахароза, фруктоза, глюкоза), рутин ва дигар нимфенолҳо ҳосил мешаванд.

Аҳамияти хочагӣ ва хусусиятҳои ишифоӣ: Барг ва пояааш (наврастааш) дар Кафказ ва Осиёи Миёна ҳамчун хушбуйкунандагони истифода бурда мешавад. Дар Мисри Қадим барои тиб ва қаннодӣ хеле васеъ истифода мебурданд. Дар Чин аз асри IV маълум аст. Аз мевааш равғани эфир ба даст меоранд, ки онро барои синтези линалатсетат, ситирол ва дигар моддаҳои хушбӯйкунандагони истифода мебаранд. Дар саноати атриёт ва косметикӣ равғанашро истифода мекунанд. Барои ҳамроҳ намудани бӯи гули барфак, садбарг, бергамотӣ, занбак, лимон ба истеҳсолоти атриёт моддаҳои хушбӯйкунандагони истифода мекунанд. Равғани эфирашро дар техника, собунбарорӣ ва дар саноати боғандагӣ истифода мебаранд [10, с. 3-8]. Дар ноҳияҳои Тоҷикистон кашниз васеъ парвариш кардашуда, дар шакли тару тоза дар омода ва хушбӯй намудани маводҳои ғизӣ истифода мебаранд.

Пастернаки (шоқоули) киштукорӣ - *Pastinaca sativa* L.

Хусусиятҳои морфо-ботаникӣ. Баландии растании шоқоули (пастернак) 50-80 см мешавад. Растании дусола ва бисёрсола мебошад. Дар Тоҷикистон ин растании дусола мебошад. Барг ба ҳиссаҳо таксим шудааст ва аз қисми поён бо мӯякчаҳо пӯшида гардидааст. Гулаш дучинса буда, дар чатраки мураккаб ҷойгир аст.

Таркиби химияӣ: Дар таркиби решai пастерник равғани эфир, кислотаи аскорбин (8 маротиба зиёдтар назар ба сабзӣ), каротин, витаминҳои В₁, В₂, рутин, қанд, моддаҳои

пектинӣ, чарб, намакҳои минералӣ ва ғайра вучуд дорад. Дар қисми рӯизамиинии растани 0,29 % ва дар мевааш то 3,6 % равғани эфир мавҷуд аст [2, с. 24-25, 3, с. 8-9]. Решаашро ҳамчун сабзавот истеъмол мекунанд, ки дар таркиби решаш 40 мг% витамини С, 3,8 % моддаҳои нитрогенӣ, 2,2 % чарб, 13,9 % қанд, клетчатка 21,3 % вомехӯранд.

Аҳамияти ҳоҷагӣ ва ҳусусиятҳои шифоӣ: Ин навъи растани барои ҳайвонот низ ҳамчун ғизо аҳамияти калон дорад. Масалан, дар диёри ҷерсейҳо – дар ҷазираи Ҷейсери Англия барои ҳайвони калони равғандор ва ширдор пастернак яке аз ҳӯрокҳои асоситарин ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи англисҳо истеъмоли пастерник аз ҷониби ҳайвоноти шоҳдор боиси равған ва шири зиёд ҳосил кардани ҳайвонот мегардад. Реша ва барги онро дар шӯрбо ва ҳӯроқаҳои гӯштин ҳамчун хушбӯйқунанда истифода мебаранд. Пастерник барои инсон ба мисли ҷаъфарӣ ва карафс аҳамияти зарурӣ дорад.

Ҷаъфарии полизӣ – *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill

Ҳусусиятҳои морфо-ботаникӣ. Ба ин авлод 3 намуд дохил мешавад, ки як намудашро ҳамчун растани мадани парвариш мекунанд. Дар Тоҷикистон як намудаш мерӯяд, ки онро ҳамчун мадани парвариш мекунанд. Ҷаъфарии полизӣ — яке аз растаниҳои зироатӣ ба ҳисоб меравад. Растаниҳои як сола буда, баландиаш то 80 см мерасад. Решааш тиррешаи слиндрикӣ мебошад. Пояаш гирд буда, навдаи асосии болоияш шоҳронда мебошад.

Таркиби химияӣ: Бехмеваи онҳо дар таркибашон аз 12 то 36% моддаҳои хушк захира мекунанд, аз он ҷумла то 10% қанд ва 1,5-3% сафедаҳои хом доранд [7, с. 72]. Дар барги растани ҷаъфарӣ аз 12,5 то 26% моддаҳои хушк, 1-3% қанд ва то 4,5% сафедаҳои хом захира мешавад. Аммо мақсади қиши ҷаъфарӣ танҳо захираи сафеда, қанд ва моддаҳои хушк доштани он нест, балки таркиби он аз витаминҳои гуногун бой аст: аз он ҷумла 100-300 (то 400) мг кислотаи аскорбин (витамини С) ва то 20 мг каротин (провитамини А) дорад.

Аҳамияти ҳоҷагӣ ва ҳусусиятҳои шифоӣ: Ҷаъфариро одамон аз давраҳои қадим қиши мекарданд. Аз сабаби он, ки ҷаъфарӣ бӯи ҳуш дорад, бехмева ва барги онро дар ғизо ҳамчун хушбӯйқунанда ва ҳуриш истифода мебаранд.

Ҷаъфариро дар ҳӯрок барои таъми ҳуш доштанаш истифода мебаранд, инчунин ҳӯрокро аз витаминҳо низ бой мегардонад. Инчунин барги қабути ҷаъфариро барои дур кардани муш ва мӯрча истифода мебаранд.

Дар тибби ҳалқӣ баргу поя ва тухми ҷаъфарӣ ба сифати воситаи иштиҳоовар ва бодрон истифода мешавад. Ҷӯшоби тухми ҷаъфарӣ давои пешброн (ҳангоми обҳӯра) ва барҳамдиҳандай сангӣ масонаву ғурда аст. Барги он меъдаро қувват мебахшад, иштиҳоро мекушояд. Ҷаъфарӣ давои маъмулест барои муолиҷаи простатит, варами дил ва ихтилоли ҳайз. Шира ва марҳами барги ҷаъфариро ба ҷойҳои латҳӯрда ва омосҳо мемоланд [4,7,8].

Шибити хушбӯй – *Anethum graveolens* L.

Ҳусусиятҳои морфо-ботаникӣ. Растании якосла мебошад. Баландиаш 40-120 см мешавад. Баргҳояш се-чор ҳиссашида мебошад. Гулаш дучинса буда, дар ҷатраки мураккаб ҷойгир шудааст. Косабаргаш дандонча надорад.

Аҳамияти ҳоҷагӣ ва ҳусусиятҳои шифоӣ: Шибит ба ғайр аз таъм ва бӯи ҳуш доштан ҳусусияти табобатӣ ва давогӣ низ дорад. Дар баргҳои шибит витамини С, каротин, витамини В, кислотаҳои никотин ва фолиев инчунин микрэлементҳои лозимии дигар ба мисли қалсий, калий, օҳан, фосфор ва ғайра мавҷуд мебошад.

Табиони ҳалқӣ ҷӯшоб ва нақеъи тухми шибитро ҳангоми ноҷӯрии кори узвҳои ҳозима, ҳафақон ва ғ. тавсия медиҳанд. Ҳуди онро доруи пешброн мөҳисобанд. Муқаррар гаштааст, ки нақеъи баргу пояи Шибит ғалаёни ҳунро паст, рагҳои ҳунгузарро васеъ мекунад, бам фаъолияти ғурдаву дил тақвият мебахшад. Афшураи шибитро ҳангоми бемории ҷашм ва ҷароҳатҳои фасодноки пӯст истифода мекунанд [9, с. 171-173].

Бинобар ин шибит фаъолияти узвҳои ҳозимаро хуб мегардонад, фишорро паст мекунад ва барои кори дил фоидаовар мебошад. Ба ғайр аз ин шибит варами масона ва бемориҳои ғурдаро шифо мебахшад. Шибит ҳусусияти пешбронӣ ва талҳаронӣ низ дорад, инчунин шири модарони навфарзандро низ зиёд мегардонад. Ба ғайр аз ин қабутии шибит дарди сарро гум мекунад ва бехобиро низ аз байн мебарад [10].

Адабиёт

1. Гаммерман А.Ф. Грот И. И., Дикорастущие лекарственные растения СССР. М., 1976. – 288 с.
2. Коровин Е.П., Пименов М.Г., Кинзыкаева Г.К. Флора Таджикской ССР // под ред. П.Н. Овчинникова. – Т. 7. Л.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1984 – С. 3–214.
3. Курбонов А.Р. Зонтичные (*Umbelliferae*) Северного Таджикистана (Кураминский хребет, Моголтау, долина Сырдарьи) дисс. канд. наук
4. Нуралиев Ю., Лекарственные растения, Д., 1988. – 300 с.
5. Пименов М.Г., Клюиков Е.В. Зонтичные (*Umbelliferae*) Киргизии. – М.: КМК, 2002. 286 с.
6. Пименов М.Г., Остроумова Т.А. Зонтичные (*Umbelliferae*) России. – М.: КМК, 2012. – С. 130-133.
7. Пименов М.Г., Скляр Ю.Е., Apiaceae // Растительные ресурсы СССР: цветковые растения, их химический состав, использование. – Т.4. – Л.: Наука, 1988. – С. 68-177.
8. Скляревский Л.Я. Целебные свойства пищевых растений, М., 1975. – 272 с.
9. Турова А. Д. Лекарственные растения СССР и их применение. М., 1974. -304 с.
- 10.Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана, Д., 1989. – 354 с.

АҲАМИЯТИ ХОҶАГӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ШИФОИИ ЧАТРГУЛОНИ (UMBELLIFERAЕ) КИШТШАВАНДАИ ТОЧИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур доир чор намуди чатргулони дар шароити Тоҷикистон киштшаванда – шибити хушбӯй (*Anethum graveolens*), гашничи киштукорӣ (*Coriandrum sativum*), ҷаъфарии полизӣ (*Petroselinum crispum*), шоқоули киштукорӣ (*Pastinaca sativa*) маълумот дода шудааст.

Инчунин доир ба хусусиятҳои морфо-ботаникӣ, хусусиятҳои биологӣ, таркиби химияӣ ва аҳамияти хоҷагӣ ва хусусиятҳои шифоии чатргулони киштшаванда, ки дар шароити Тоҷикистон парвариш карда мешаванд, маълумотҳои хубӣ илмӣ оварда шудааст. Дар илова бар ин, тарзи истифодаи чатргулони киштшавандаи Тоҷикистон дар тибби ҳалқӣ нишон дода шуда, ҳамчунин моддаҳои таркибии онҳо, ки барои фаъолияти организми инсон зарур аст, ишора шудааст.

Калидвожаҳо: чатргулон, *Anethum graveolens* L., *Coriandrum sativum* L., *Pastinaca sativa* L., *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill, Тоҷикистон, хусусиятҳои морфо-ботаникӣ, хусусиятҳои шифоӣ, таркиби химияӣ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ СВОЙСТВА UMBELLIFERAЕ ВЫРАЩИВАЕМОГО В ТАДЖИКИСТАНЕ

В данной статье даны сведения о четырех видах зонтиков, выращиваемых в условиях Таджикистана - *Anethum graveolens*, *Coriandrum sativum*, *Petroselinum crispum*, *Pastinaca sativa*.

Также дана хорошая научная информация о морфоботанических особенностях, биологических особенностях, химическом составе и хозяйственном значении и лечебных свойствах посевных зонтичных, выращиваемого в условиях Таджикистана. Кроме того, указан способ использования культурных зонтичных в Таджикистане в народной медицине, а также входящие в их состав вещества, необходимые для функционирования организма человека.

Ключевые слова: зонтичные, *Anethum graveolens* L., *Coriandrum sativum* L., *Pastinaca sativa* L., *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W. Hill, Таджикистан, морфо-ботанические свойства, целебные свойства, химический состав

ECONOMIC IMPORTANCE AND MEDICAL PROPERTIES OF UMBELLIFERAE CULTIVATED IN TAJIKISTAN

This article provides information about four types of umbrellas grown in Tajikistan - Anethum graveolens, Coriandrum sativum, Petroselinum crispum, Pastinaca sativa.

Good scientific information is also given on the morphobotanical characteristics, biological characteristics, chemical composition and economic importance and medicinal properties of the umbelliferous plants grown in the conditions of Tajikistan. In addition, the method of using cultivated umbellifers in Tajikistan in folk medicine is indicated, as well as the substances they contain that are necessary for the functioning of the human body.

Keywords: umbelliferae, Anethum graveolens L., Coriandrum sativum L., Pastinaca sativa L., Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill, Tajikistan, morpho-botanical properties, medicinal properties, chemical composition

Дар боран муаллифон

Курбонов Абдуллоҷон Рузимадовиҷ,
н.и.б., доцент кафедраи ботаника,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба
номи Садриддин Айни,
Телефон: 934-61-22-23
E-mail: pangaz0203@bk.ru

Об авторах

Курбонов Абдуллоҷон Рузимадовиҷ,
к.б.н., доцент кафедры ботаники,
Таджикский государственный педагогический
университет имени С. Аини
Телефон: 934-61-22-23
E-mail: pangaz0203@bk.ru

About the authors

Kurbanov Abdullojon Ruzimadovich,
Candidate of biological sciences, Associate
professor, department of botany,
Tajik State Pedagogical University named after
S. Aini.
Phone: 934-61-22-23
E-mail: pangaz0203@bk.ru
Toshov Muhammadbobur Mukhiddinovich

Тошов Муҳаммадбобур Муҳиддиновиҷ,
ассистенти кафедраи биологияи тиббӣ бо
асосҳои генетика ба номи профессор Бердиев
Н.Б.

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба
номи А.И. Сино,
Телефон: 300-07-43-13
E-mail: muhammadbobur.toshev@mail.ru

Тошов Муҳаммадбобур Муҳиддиновиҷ,
ассистент кафедры медицинской биологии
основами генетики имени профессора Бердиева
Н.Б.

Таджикский государственный медицинский
университет имени А.И. Сино
Телефон: 300-07-43-13
E-mail: muhammadbobur.toshev@mail.ru

Assistant at the Department of Medical Biology
with the basics of genetics name Professor
Berdiev N.B.

Tajik State Medical University named after A.I.
Sino
Phone: 300-07-43-13
E-mail: muhammadbobur.toshev@mail.ru

**САМАРАНОКИИ ПОЛИФЕНОЛҲОИ БАРГУ МЕВАИ КАВАР БА
МУБОДИЛАИ ЧАРБҲО ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ
ШАДИДИ ТОКСИКӢ БО CCL₄**

Мадалиев А. С.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриоддин Айнӣ

Ҳангоми заҳролудшавӣ бо ҳалкунандаҳои органикӣ ва чор хлориди карбон пеш аз ҳама мембранаи ҳуҷайра, ки аз липопротеидҳо сохта шудааст вайрон гардида, мубодилаи ҷарбҳо низ ба тағијироти пурқуввати патологӣ дучор мегардад. Чи ҳеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҷарбҳо моддаҳои дар об бадҳалшаванд, буда бо осонӣ дар ҳалкунандаҳои органикӣ ҳал мегарданд, дар натиҷаи таъсири садмавии пурқуввати токсикӣ гузарониши мембранаи ситоплазматикӣ вайрон гардида, ба ҳуҷайра доҳилшавии об ва моддаҳои маданий пурзӯр мегардад. Ҳолати баамаломада сабаби баландшавии фишори осмотикӣ дар ҳуҷайра гардида, ба вармакунии ҳуҷайраҳои ҷигар ва дигар бофтаҳо оварда мерасонад [1, с. 98; 2, с. 312 – 315; 3, с. 172].

Механизми дигари таъсири патологии чор хлориди карбон аз он иборат аст, ки оксидшавии перексии ҷарбҳоро дар мембранаи ҳуҷайраҳо пуршиддат намуда, сабаби бо миқдори зиёд ҳосилшавии маҳсулоти мобайнини мубодилаи ҷарбҳо ба амал меояд, ки сабаби бо суръат вайроншавии ҳуҷайраҳо мегарданд, ки мо онро ҳангоми таҳлили фаъолнокии ферментҳои дар доҳили ҳуҷайраҳои ҷигар ҷойгир буда муайян намудем. Бо суръат фаъолшавии ферментҳои аминотрансфераза ва фосфотазаи ишқорӣ шаҳодат аз он медиҳанд, ки пуршиддат ба некроз дучоршавии ҳуҷайраҳои ҷигар ба амал омадааст, ки инро мо дар мақолаҳои пештараамон дарҷ карда будем. Бинобар ин дар тибби амали барои муҳофизати ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо маводҳои доругии таъсири зидди оксидантӣ дошта, васеъ истифода бурда мешаванд[4, с. 22 -25; 5, с. 130 – 135; 6, с. 110 - 112]. Ба ҳамин мақсад мо экстракти хушки баргу меваи аз қавари ҳордор тайёркардашударо ҳангоми заҳролудкунии шадид бо чор хлориди карбон зери санчиши ҳуд қарор додем.

Мақсади асосии ин таҳқиқот омӯзиши таъсири экстракти хушки аз барг ва меваи қавари ҳордор тайёркардашуда ба мубодилаи ҷарбҳо ҳангоми заҳролудкунии шадид бо ёрии CCL₄ (2мл/кг вазн) ба ҳисоб меравад. Дар солҳои охир аксарияти олимон ба сифати модели таҷрибавӣ ҳангоми заҳролудкунии шадиди ҷигар пайвастагии чор хлориди карбон (CCL₄)-ро истифода мебаранд. Ин модда ҳамчун заҳри пурқувват ба таври интихобӣ ба ҳуҷайраҳои ҷигар осеб расонида, некрози онҳоро ба амал меорад.


Мавод ва усуљҳои таҳлил

Таҷрибаҳоро дар 70 калламуши таҷрибавии безурӯти ҷинсашон омехта вазни миёнаашон 190-200г гузаронида ва ҳамаи ҳайвонҳои таҷрибавиро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудем.

1. Ҳайвонҳои солим+оби муқатттар 2мл/кг қабул менамуданд.
2. Ҳайвонҳои назоратӣ, ки ба зери пӯсташон CCL₄-ро бо миқдори 2мл/кг+2мл/кг равғани пахта баъди ҳар як шабонарӯзӣ дар давоми 15 рӯз қабул менамуданд.
3. Гурӯҳи калламушҳое, ки дар баробари CCL₄ ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон тавассути найча экстракти хушки аз баргҳои қавари ҳордор дар спирти 40⁰ тайёркардашударо бо миқдори 80 мг/кг (ЭХБКХ) қабул намуданд.
4. Гурӯҳи калламушҳое, ки дар баробари CCL₄ ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон тавассути найча экстракти хушки аз баргҳои қавари ҳордор дар спирти 70⁰ тайёркардашударо бо миқдори 80 мг/кг (ЭХБКХ) қабул намуданд.
5. Гурӯҳи калламушҳое, ки дар баробари CCL₄ ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон тавассути найча экстракти хушки аз меваи қавари ҳордор дар спирти 40⁰ тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг (ЭХМКХ) қабул намуданд.
6. Гурӯҳи калламушҳое, ки дар баробари CCL₄ ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон тавассути найча экстракти хушки аз меваи қавари ҳордор дар спирти 70⁰ тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг (ЭХМКХ) қабул намуданд.

7. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба дохили мөъдаашон тавассути найча ба дохили мөъдаашон карсилро бо миқдори 70 мг/кг қабул намуданд.

Дар расми 1 миқдори холистерин дар таркиби зардоби хуни калламушҳои тачрибавӣ дарҷ гардидааст. Миқдори холистерин дар таркиби хуни гурӯхи ҳайвонҳои солим ба ҳисоби миёна $2,5 \pm 0,20$ ммоль/л-ро ташкил намуд.



Расми 1. Таъсири экстракти хушки барг ва меваи кавари хордор ба миқдори холистерин ҳангоми захролудкуни шадид CCL_4 .

1.Ҳайвонҳои солим.

2.Ҳайвонҳои назоратӣ.

3. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ) -ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.

4. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.


5.Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 50 мг/кг қабул намуданд.

6.Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёр кардашуда бо миқдори 50 мг/кг қабул кардаанд.

7.Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 карсилро 70 мг/кг қабул кардаанд.

Ин нишондод дар гурӯхи калламушҳои назоратӣ, ки бо чор хлориди карбон захролуд карда шудаанд, $2,95 \pm 0,21$ ммоль/л-ро ташкил намуд,ки нисбати ҳайвонҳои солим 18% зиёдтар гардидааст. Дар гурӯхи ҳайвонҳое ки ЭХБКХ-ро бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд, дар заминай захролудкуни шадид ба $2,52 \pm 18$ ммоль/л-ро ташкил намуд.

Миқдори холистерин дар гурӯхи ҳайвонҳои чорум, ки ЭХБКХ-ро бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд $2,5 \pm 15$ ммоль/л, дар гурӯхи ҳайвонҳои панчум, ки ЭХМКХ-ро 50 мг/кг қабул намуданд $2,52 \pm 14$ ммоль/л-ро ташкил намуд. Ин нишондод дар гурӯхи ҳайвонҳои шашум ва ҳафтум низ на он қадар фарқияти назаррас дорад ва ба $2,63 \pm 0,17$ ммоль/л баробар буд.



Расми 2. Таъсири экстракти хушки барг ва меваи кавари хордор ба миқдори триглисеридҳо ҳангоми захролудкуни шадид бо CCL_4 .

1.Ҳайвонҳои солим.

2.Ҳайвонҳои назоратӣ.

3. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ) -ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.

4. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.

5.Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 50 мг/кг қабул намуданд.

6. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори $50 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул кардаанд.


7. Гурӯхи калламушхое, ки дар баробари CCL_4 карсилро $70 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул кардаанд.

Дар расми 2 миқдори триглисеридҳо дар таркиби зардоби хуни калламушҳои таҷрибавӣ дарҷ гардидааст. Миқдори триглисеридҳо дар таркиби хуни гурӯхи ҳайвонҳои солим ба ҳисоби миёна $1,0 \pm 0,09 \text{ммоль}/\text{л}$ -ро ташкил намуд.

Миқдори триглисеридҳо дар таркиби зардоби хуни ҳайвонҳои назорати ҳангоми заҳролудкуни бо CCL_4 ба таври боварибашҳ зиёд гардидааст. Триглисеридҳо ба ҷарбҳои нейтрали тааллуқдошта қисми зиёди ҳаҷми умумии ҷарбҳои баданро ташкил медиҳанд.

Триглисеридҳо дар канали ҳозима дар шакли хилломикронҳои аз канали ҳозима ҷабидашуда, қисмати барзиёди он дар бофтаҳои ҷарбӯи захира гардида, манбаи энергия ба ҳисоб меравад.

Миқдори триглисеридҳо дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои сеюм, ки ЭХБКХ-ро дар спирти 40^0 тайёркардашударо бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд, ки ба ҳисоби миёна $1,9 \pm 0,13 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои ҷорум, ки ЭХБКХ дар спирти 70^0 тайёркардашударо бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд, $1,6 \pm 0,12 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои панҷум ЭХМКХ дар спирти 40^0 тайёркардашударо бо миқдори $50 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд, $1,9 \pm 0,13 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ калламушҳои шашум, ЭХМКХ-ро дар спирти 70^0 тайёркардашударо бо миқдори $50 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул кардадн, $1,5 \pm 0,11 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ калламушҳои ҳафтум, ки дар баробари CCL_4 карсилро $70 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд $1,8 \pm 0,12 \text{ммоль}/\text{л}$ -ро ташкил намуд. Ба таври боварибашҳ пастшавии миқдори триглисеридҳоро мо дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои ҷорум ва шашум мушоҳида намудем, ки ин нишондод ба ҳисоби миёна аз 30 то $34,5\%$ нисбати ҳайвонҳои назорати пасттар гардидааст.



Расми 3. Таъсири экстракти хушки барг ва меваи қавари ҳордор ба миқдори липопротеидҳои зичиашон баланд.

1. Ҳайвонҳои солим.

2. Ҳайвонҳои назоратӣ.

3. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ) -ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд.

4. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд.

5. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори $50 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд.

6. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори $50 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул кардаанд.


7. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL_4 карсилро $70 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул кардаанд.

Дар расми 3 миқдори липопротеидҳои зичиашон баланд дар таркиби зардоби хуни калламушҳои таҷрибавӣ дарҷ гардидааст.

Чи хеле ки ба ҳамагон маълум аст липопротеидҳои зичиашон баланд ҳосияти зидди атерогенӣ дошта асосан аз фосфолипидҳо бой буда, шакли нақлиёти ҷарбҳо ба ҳисоб мераванд. Миқдори липопротеидҳои зичиашон баланд дар таркиби хуни гурӯҳӣ ҳайвонҳои солим ба ҳисоби миёна $2,0 \pm 0,10 \text{ммоль}/\text{л}$ -ро ташкил намуд. Ҳангоми заҳролудкуни шадид бо CCL_4 ба таври боварибашҳ камшавии миқдори липопротеидҳои зичиашон баландро мушоҳида намудем, ин нишондод дар таркиби хуни ҳайвонҳои назоратӣ $1,2 \pm 0,08 \text{ммоль}/\text{л}$ баробар буд, ки нисбати ҳайвонҳои солим 40% пасттар гардидааст. Миқдори липопротеидҳои зичиашон баланд дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои сеюм ЭХБКХ дар спирти 40^0 тайёркардашударо бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд, $1,6 \pm 0,09 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ калламушҳои ҷорум, ки ЭХБКХ дар спирти 70^0 тайёркардашударо бо миқдори $80 \text{ мг}/\text{кг}$ қабул намуданд, $1,7 \pm 0,10 \text{ммоль}/\text{л}$, дар гурӯҳӣ ҳайвонҳои панҷум, ЭХМКХ дар спирти 40^0 тайёркардашударо

бо миқдори 50 мг/кг қабул намуданд $1,5 \pm 0,09$ ммоль/л, дар гурӯхи калламушҳои шашум, ЭХМКХ-ро дар спирти 70^0 тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг қабул кардаднд, $1,8 \pm 0,10$ ммоль/л, дар гурӯхи ҳайвонҳои ҳафтум, ки дар баробари CCL_4 карсилро 70 мг/кг қабул менамуданд, липопротеидҳои зичиашон баланд $1,7 \pm 0,10$ ммоль/л-ро ташкил намуд.

Натиҷаҳои ба даст омада аз он шаҳодат медиҳанд, ки экстракти аз узвҳои гуногуни кавари хордор таёргардашуда ҳангоми заҳролудкуни шадид бо CCL_4 таъсири мусбӣ расонида миқдори липопротеидҳои зичиашон баландро зиёд мегардонад.



Расми 4. Таъсири экстракти хушки барг ва меваи кавари хордор ба миқдори липопротеидҳои зичиашон паст.

1.Ҳайвонҳои солим.

2.Ҳайвонҳои назоратӣ.

3. Гурӯхи калламушҳое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ) -ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.

4. Гурӯхи калламушҳое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХБКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори 80 мг/кг қабул намуданд.

5.Гурӯхи калламушҳое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 40^0 тайёркардашуда бо миқдори 50 мг/кг қабул намуданд.

6.Гурӯхи калламушҳое, ки дар баробари CCL_4 (ЭХМКХ)-ро дар спирти 70^0 тайёркардашуда бо миқдори 50 мг/кг қабул кардаанд.

7.Гурӯхи калламушҳое, ки дар баробари CCL_4 карсилро 70 мг/кг қабул кардаанд.

Дар расми 4 миқдори липопротеидҳои зичиашон паст дар таркиби зардоби хуни калламушҳои таҷрибавӣ дарҷ гардидааст.

Ин гурӯҳи липопротеидҳо шакли наклиётии холистерин ва дигар ҷарбҳо ба ҳисоб мераванд. Липопротедҳои зичиашон паст аз холистерин бой буда ба гурӯҳи ҷарбҳои хосияти атерогенӣ дошта дохил мешаванд.

Миқдори липопротеидҳои зичиашон паст дар таркиби хуни гурӯҳи ҳайвонҳои солим ба ҳисоби миёна $1,0 \pm 0,2$ ммоль/л-ро ташкил намуд. Дар гурӯҳи калламушҳои дуюм миқдори липопротеидҳои зичиашон паст $2,5 \pm 0,2$ ммоль/л, дар гурӯҳи ҳайвонҳои сеюм бошад $2,0 \pm 0,15$ ммоль/л, дар гурӯҳи калламушҳои чорум $1,8 \pm 0,13$ ммоль/л, дар гурӯҳи калламушҳои панҷум $1,7 \pm 0,12$ ммоль/л, дар гурӯҳи ҳайвонҳои шашум $1,5 \pm 0,11$ ммоль/л, дар гурӯҳи калламушҳои ҳафтум $1,7 \pm 0,12$ ммоль/л-ро ташкил намуданд.

Адабиёт

1. Асиљекова, Д. Т. Липиды листвьев *Capparis spinosa* L. / Д. Т. Асиљекова, Ф.М. Турсунходжаева. - Химия раст. Сыръя, 2009. - 516 с.
2. Arena A., Bisignano G., Pavone B., Tomaino A., Bonina F.P., Saija A., Cristani M., D'Arrigo M., Trombetta D. Antiviral and immune modulatory effect of a lyophilized extract of Cap Paris spines L. buds - Phytother. Res. 2008, Mar., 22(3), -Р. 315
3. Андрушкевич, В. В. Биохимические показатели крови, их референсные значения, причины изменения уровня в сыворотке крови г. / В. В. Андрушкевич. - Новосибирск. 2006. - 172 с.
4. Базарнова, Ю. Г. Исследование содержания некоторых биологически активных веществ, обладающих антиоксидантной активностью, в дикорастущих плодах и травах / Ю. Г. Базарнова. // Вопросы питания. 2007. Т.76. - №1. С. 22 - 25.
5. Мадалиев, А. С. Хусусияти муҳофизатии экстракти хушки кавари хордор (*capparis spinosa*)ҳангоми гепатити шадиди токсикӣ / А. С. Мадалиев, Ш. Н. Шамсудинов, А.К. Мирзораҳимов. Паёми донишгоҳи омӯзгории. Бахши илмҳои табии. 2023. №1 (17) – С. 132 - 138

6. Мехринигори, Б. Антиоксидантный потенциал фенолов растений хлопчатника. Достижения современной биохимии в Таджикистане // Международно научно – практической конференции (68-ая годичная) посвященная «Годам развития села туризма и народных ремёсел» / Б. Мехринигори, Т.Д. Гиясов, К.К. Мирзораҳимов. – Душанбе, 2020. – С. 256 - 259
7. Холматов, К. Х. Микроскопическое исследование отдельных органов каперсов колючих Вопросы фармакологии и фармакогнозии / К. Х. Холматов., М. С. Юсупова. - Ташкент. 1974, вып.2. - 101 с.

САМАРАНОКИИ ПОЛИФЕНОЛҲОИ БАРГУ МЕВАИ КАВАР БА МУБОДИЛАИ ЧАРБҲО ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ ШАДИД ТОКСИКӢ БО CCL₄

Аз натиҷаҳои бадастомада маълум гардид, ки ҳангоми заҳролудкунии шадид бо CCL₄ таъғириоти боварибахш дар таркиби ҷарбҳои зардоби хуни ҳайвонҳои таҷрибавӣ ба амал омад. Дар зери таъсири ин заҳри пурӯзвват миқдори холистерин, триглисеридҳо ва липопротеидҳои зичиашон паст босуръат баланд гардида, миқдори липопротеидҳои зичиашон баланд паст гардидааст.

Экстракти хушки аз узвҳои гуногуни кавари ҳордор таъёркардашуда ҳангоми заҳролудкуний бо чор хлориди карбон ҳосияти баланди табобатӣ зоҳир намуд, ки мо онро дар баландшавии нишондодҳои биохимиёвии хун ба монанди липопротеидҳои зичиашон баланд ва камшавии миқдори холистерин, триглидеридҳо ва липопротеидҳои зичиашон паст мушоҳида намудем.

Ҳангоми муқоисаи нишондодҳои биохимиявии мубодилаи ҷарбҳо дар гурӯҳҳои ҳайвонҳои таҷрибавӣ маълум гашт, ки аз ҳама таъсири пурӯзввати самараноки мухофизатиро мо дар заминаи заҳролудкуний бо CCL₄ дар гурӯхи ҳайвонҳое, ки экстракти хушки меваи кавари ҳордорро қабул менамуданд мушоҳида намудем.

Аз руи таъсири самаранокии ҳуд экстракти хушки аз меваи кавари ҳордор тайёркардашуда нисбати маводи дорутии карсил каме бошад ҳам пурӯзвваттар буд.

Калидвоҷаҳо: Заҳролудкуний, барг, мева, ҷигар, кавари ҳордор, спирт, холистерин, ҳайвонҳо, зардоби хун, ҷарб.

ЭФФЕКТИВНОСТ ПОЛИФЕНОЛОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ КАПЕРСОВ КОЛЮЧИХ НА ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ CCL₄

Из полученных результатов стало ясно, что при остром отравлении CCL₄ наблюдаются выраженное изменения содержания липидов сыворотки крови подопытных животных. Под воздействием этого мощного яда быстро увеличивалось количество холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, а количество липопротеинов высокой плотности уменьшалось.

Сухой экстракт, приготовленный из разных частей каперс колючей, показал высокий терапевтический эффект при отравлении четыреххлористым углеродом, который мы наблюдали в повышении биохимических показателей крови, таких как липопротеины высокой плотности, и снижении количества холестерина, триглицеридов, и липопротеинов пониженного плотности.

При сравнении биохимических показателей жирового обмена в группах экспериментальных животных выяснилось, что наиболее сильный эффективный защитный свойства при отравлении CCL₄ наблюдался в группе животных, получавших сухой экстракт листьев каперс колючей.

По своей эффективности сухой экстракт, приготовленный из плодов каперс колючей, оказался несколько мощнее препарата красила.

Ключевые слова: Отравления, листья, фрукты, печень, каперс колючей, спирт, холестерин, животные, сыворотка крови, жир.

EFFECTIVENESS OF POLYPHENOLS FROM LEAVES AND FRUITS OF CAPERS ON LIPID METABOLISM IN ACUTE CCL₄ INTOXICATION

From the results obtained, it became clear that in case of acute CCL₄ poisoning, formulated changes in the lipid content of the blood serum of experimental animals are observed.

Under the influence of this powerful poison, the amount of cholesterol, triglycerides and low-density lipoproteins increased rapidly, and the amount of high-density lipoproteins decreased.

A dry extract prepared from different parts of the prickly caper showed a high therapeutic effect in carbon tetrachloride poisoning, which we observed in increasing blood biochemical parameters such as high-density lipoproteins and reducing the amount of cholesterol, triglycerides, and low-density lipoproteins.

By comparing the biochemical parameters of fat metabolism in groups of experimental animals turned out that the strongest effective protective properties in case of CCL₄ poisoning in a group of animals receiving dry extract of prickly caper leaves were observed.

By its effectiveness, the dry extract prepared from the prickly caper fruit turned out to be somewhat more powerful than the karsil preparation.

Keywords: Poisoning, leaves, fruits, liver, prickly capers, alcohol, cholesterol, animals, blood serum, fat.

Дар бораи муаллиф:

Мадалиев Алишер Сайдалиевич,
ассисенти кафедраи анатомия ва физиология.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.
734003, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе
ҳиёбони Рӯдакӣ 121
E-mail: alishermadaliev93@mail.ru
Тел.: (+992) 907 82 72 98.

About the author:

Madaliev Alisher Saidalievich,
Assistant of department of anatomy and
physiology.
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni.
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
E-mail: alishermadaliev93@mail.ru
Тел.: (+992) 907 82 72 98

Об авторе:

Мадалиев Алишер Сайдалиевич,
ассистенты кафедры анатомии и физиологии.
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
E-mail: alishermadaliev93@mail.ru
Тел.: (+992) 907 82 72 98

**ПОЛОЖЕНИЕ И ПУТИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА - РЫБЫ И ВОДА-ПРОДУКТОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

Ядгарова Г.А.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Рыба - это живущая воде и дышащая жабрами позвоночное животное с конечностями в виде плавников, с холодной кровью и с кожей, покрытой чешуей. Рыбы являются низшими позвоночными животными, обитающими в водной среде. Известно около 22000 видов рыб, населяющих разнообразные морские, пресные и даже подземные водоемы [1]. В этой связи, понятие рыбоводство – это разведения рыбы в водоемах как отрасль сельского хозяйства. Однако это же понятие с точки зрения народно-хозяйственной значимости, рыбоводства - отрасль сельскохозяйственного производства, охватывающая систему мероприятий в пределах водоемов и водного пространства по производству, воспроизводству, охране и реализации рыбоводной продукции в пределах конкретной страны, однако в Республике Таджикистан не имеет должного места. Поскольку её производство на душу населения за многие годы составляют в пределах не более 70-140 гр. на душу населения при норме потребления 23 кг. Однако потенциальная возможность для разведения и развития товарного её производства значительна, поскольку по запасам воды Республика Таджикистан занимает пятое место в мире и первое Центральной-Азии. Причина отсутствие целенаправленной экономической политику по развитию- рыбы и вода- продуктов в Республике Таджикистан.

В этой связи рыбоводство и вода-продуктов для Республики Таджикистан может оказаться с одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства. Поскольку разрабатываемая концепция должна будет направлена для эффективного использования значительного по своим масштабам в нашей стране водного потенциала- для развития рыбоводства и водо-продуктов. Она должна будет охватывать систему мероприятий по производству, воспроизводству, охране и реализации рыб и рыбной продукции. Это, прежде всего восстановления и расширения имеющегося рыбных хозяйств. Она может внести существенные изменения не только в росте производства, но и изменения отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в пользу развития рыбы и вода-продуктов. Подобная позиция потребует в дальнейшем активного развития в этой области производительных сил, путем соблюдения полноценности формирования её производственной инфраструктуры, то есть создания полноценного рыбы и вода-продуктового под комплекса АПК в целом. Следовательно, не только создания эффективной сырьевой базы (рыбы и вода-продуктов) в пределах наших водоемов, а также ее глубокой переработки в готовую продукцию. Это существенным образом подымет экономику этой (рыбной) отрасли не только за счет роста производства в виде сырья (рыбы и вода-продуктов), но и переработки её в готовую продукцию, где стоимостные её возможности возрастут на порядок – в 10-15 раз и более, где особое место должно найти производства деликатесной продукции. Поэтому государства должно создать развития аграрной экономики, а также снижения бедности и занятости в сельской местности.

Поэтому цельная и масштабная научная концепция развития отрасли рыбоводства в рамках страны (Республики Таджикистан) и на перспективу должна преследовать-

сохранения, увеличения её в количественном отношении количества, совершенствования генетических, продуктивных качеств рыб и вода-продуктов в целом. А главное создания не только благоприятных условий к развитию не только любительскому рыболовству в рамках принятого закона, но и образования научных принципов для развития товарного и крупно товарного производства. Следовательно, подобная позиция должна будет способствовать в наших условиях эффективности использования водного пространства и её потенциала не только в области гидроэнергетики, расширения масштабов культурного орошаемого земледелия, а также расширенного воспроизводства - рыбы и вода-продуктов. Это создаст условия повышения обеспечения населения не только полноценным питанием и вкусной пищей, за счет увеличения рыбной продукции, а также образования новых рабочих мест в местах со значительным водоемом.

Известно, водные пространства-пруды, реки, озера и другие виды водоемов, где выполняется весь процесс от размножения рыб и вода-продуктов, дальнейшем следуя закономерностям в процессе видового роста и ее развития, а в заключении процесс замыкается на её ловли. Поэтому цельная и масштабная научная концепция развития отрасли рыбоводства в рамках страны (Республики Таджикистан) и на перспективу должна преследовать - сохранения, увеличения количества, совершенствования генетических, продуктивных качеств рыб и вода-продуктов в целом. А главное создания не только благоприятных условий к развитию не только любительскому рыболовству в рамках принятого закона, но и образования научных принципов для развития товарного и крупно товарного производства. После этого потребуется осуществления единой государственной экономической политики в области рыбоводства. Подобная позиция должна будет способствовать в наших условиях эффективности использования водного пространства и её потенциала не только в области гидроэнергетики, расширения масштабов культурного орошаемого земледелия, а также расширенного воспроизводства - рыбы и вода-продуктов. [2] Это создаст условия повышения обеспечения населения не только полноценным питанием и вкусной пищей, за счет увеличения рыбной продукции, а также образования новых рабочих мест в местах со значительным водоемом.

Вода - продуктов на базе богатого водного пространства, не достаточной степени используется, а также водных регионах мира. Поэтому рыбное производство и промысел должен явится в качества фактора улучшающего питания и основным источником жизнеобеспечения проживающего населения в нашей стране - Республика Таджикистан и особенности, прибрежных регионах и большим водоемам. Поскольку рыболовство является наиболее эффективной отраслью как с экономической точки зрения, то есть рыболовной и экологической точек зрения. Однако в Республике Таджикистан она не нашло еще свое подобающее место в этом аспекте, поскольку водное пространства занимает не малую территорию - более 1% территории страны, где очень мало в ней - рыбы и вода - продуктов.

В этой связи концепция перспективного развития рыба-водо-продуктов должна начинаться с оценкой водного её потенциала, то есть её базовой основы. [3]

Известно рыба и рыбопродукты являются неотъемлемой частью полноценного и сбалансированного питания человека. Поэтому прежде всего требует ясности, ценность рыбы и вода - продуктов как продукт питания для человека.[4] Канадскими учеными доказано, что жирные кислоты омега-3, входящие состав рыбы, помогают предотвратить и вылечить депрессию. \5\. Причем это вещество эффективно даже при самых сильных расстройствах. В связи с этим ученые советуют всем, у кого есть склонность к депрессиям,

включить в вещество /6/. Поэтому очень грустно, что населения нашей страны далеки от полезной для здоровья и деликатесной пищи, так как полноценно не налажено работа рыбного под комплекс АПК Республики Таджикистан.

Поэтому главной задачей внутреннего рыбного хозяйства Республики Таджикистан является обеспечение товарно-пищевой рыбной продукцией. Для крупномасштабного развития и преодоления наиболее «узких мест» в системе рыбного хозяйства необходимо инвестиции и финансовые ресурсы; осуществления международного сотрудничества по отрасли рыбоводства, исследование, развитие и использование современных достижений НТП.

Литература

1. Лавровский, В.В. Пути интенсификации форелеводства / В.В. Лавровский. — М.: ТЕИС, 2002. — 163 с.
2. Лукьяненко, В.И. - Экологические аспекты ихтиотоксикологии / В.И. Лукьяненко // Общество и экономика. - 2004. - №7-8. - С. 25-30.
3. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство (1973) / Ф.Г. Мартышев. — М: Наука, 1993.
4. Никольский, Г.В. Экология рыб 1953 / Г.В. Никольский // АПК: Экономика и управление. - 2002. - №8 - С.22-29.)
5. Никольский, Г.В. Частная ихтиология (1950) / Г.В. Никольский // экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - №6. 2004. с.
6. Привезенцев Выращивание рыб в малых водоемах, - М.-Мн.: «Армита - маркетинг, менеджмент», 1997.-Т.2.- 160с.
7. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки, экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - №6. 2004. – 13 с.

ВАЗЪЯТ ВА РОҲҲОИ САМАРАНОК ИСТИФОДА БУРДАНИ ИҶТИДОРИ БИОЛОГӢ – МОҲӢ ВА МАҲСУЛОТИ ОӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Ин кор дар хоҷагии моҳипарварӣ ва маҳсулотҳои истеҳсолкардаи онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад яке аз соҳаҳои афзалиятноки кишоварзӣ шаванд. Азбаски мағҳуми таҳия барои истифодаи самараноки яке аз миқёсҳои калон дар нерӯи обии кишвари мо барои рушди моҳипарварӣ ва маҳсулотҳои онҳо пешбинӣ шудааст. Бояд системаи тадбирҳо оид ба истеҳсол, барқароркунӣ, хифз ва амалӣ намудани соҳаи моҳипарварӣ ва маҳсулоти онҳо дар бар мегирад. Ин аст, пеш аз ҳама ба барқарорсозӣ ва густариши хоҷагиҳои моҳипарварӣ мавҷуда. Он ҳамчунин метавонад тағйироти назаррас на танҳо дар рушди истеҳсолот кунад, балки низ дар соҳтори соҳавии кишоварзӣ ба манфиати рушди моҳӣ ва маҳсулоти он гардад. Ин мавқеъ ба рушди фаъоли минбаъдаи дар соҳаи қувваҳои истеҳсолкунанда, эҳтиром ва самаранокии ташаккули инфрасоҳтори истеҳсолиро талаб мекунад. Яъне таъсиси соҳаи моҳпарварӣ дар соҳторҳои комплекси аграрӣ ва саноатӣ он умуман талаб мекунад.

Калидвожаҳо: маҳсулоти моҳипарварӣ, истеҳсоли барқароркунӣ моҳӣ, моҳипарварӣ ва ҳимояи он, арзёбии экологӣ, маҳсулоти хўрокворӣ.

ПОЛОЖЕНИЕ И ПУТИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА - РЫБЫ И ВОДА-ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассматривается вероятный аспект по развитию рыбоводства и водопродуктам для Республики Таджикистан, которая может оказаться одной из приоритетных

отраслей в перспективе для сельского хозяйства. Поскольку разрабатываемая концепция направлена для эффективного использования значительного по своим масштабам в нашей стране водного потенциала для развития рыбоводства и вода- продуктов. Она должна охватывать систему мероприятий по производству, воспроизводству, охране и реализации рыб и рыбной продукции. Это, прежде всего восстановления и расширения имеющегося рыбных хозяйств. Она может так же внести существенные изменения не только в росте производства, но и изменения отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в пользу развития рыбы и вода - продуктов. Подобная позиция потребует в дальнейшем активного развития в этой области производительных сил, соблюдения полноценности формирования ее производственной инфраструктуры, то есть создания рыбы и вода-продуктового подкомплекса АПК в целом.

Ключевые слова: вода, продукты, добыча рыбы, воспроизводство, рыбные блюда, разведение и охрана, экологическая экспертиза, кормовая продукция.

POSITION AND WAYS ON AN EFFECTIVE UTILIZATION OF BIOLOGICAL POTENTIAL - FISH AND WATER PRODUCTS IN REPUBLIC TAJIKISTAN

The presented work on fish culture and for Republic Tajikistan can appear from one of priority branches of agriculture. As the developed concept is directed for an effective utilization considerable on the scales in our country of water potential for development of fish culture . It should cover system of actions for manufacture, reproduction, protection and realization of fishes and fish production. It, first of all restoration and expansion available fish economy. She can as to make essential changes not only in manufacture growth, but also changes of branch structure of agricultural production in favor of development of fish and water - products. The similar position will demand further active development in this area of productive forces, observance of full value of formation of its industrial infrastructure that is creation of fish and an agrarian and industrial complex sub complex as a whole.

Keywords: water - products, production of fish reproduction, fish breeding and protection, environmental impact assessment, the food products

Дар бораи муаллиф:

Ядгарова Гулбахор Ашуревна,
номзади имлҳои кишоварзӣ, дотсенти
кафедраи методикаи таълими география ва
туризм,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни,
Суроға: ҶТ. 734003, ш. Душанбе, ҳ. Рудаки
121.
Тел.: (+992)935 27 10 35.

Об авторе:

Ядгарова Гулбахор Ашуревна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры географии и методики
преподавания туризма,
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Аини,
Адрес: РТ. 734003, город Душанбе, пр.
Рудаки 121.
Тел.: (+992)935 27 10 35.

About the author:

Yadgorova Gulbahor Ashurovna,
Candidate of agricultural sciences, associate
professor of the department of geography and
methods of teaching tourism,
Tajik State Pedagogical University named
after Sadriddin Aini,
Address: RT. 734003, Dushanbe, Rudaki Ave.
121.
Ph.: (+992)935 27 10 35.

**МУБОДИЛАИ ГАЗУ НЕРУЙ ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ
КЛИНИКИИ ГЎСОЛАҲО ҲАНГОМИ ДАР ВОЯИ
МАВОДҲОИ ҒИЗОЙ ИЛОВА КАРДАНИ ПРЕМИКСИ
ВИТАМИНИЮ МИНЕРАЛИИ “БУҚАЧА”**

Каримзода М. О.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Маълум аст, ки маҳсулоти чорвои гуштӣ яке аз соҳаҳои душвортарини чорводорӣ мебошад. Инкишофи бомуваффақияти онро якчанд омил муайян мекунад: арзиши зоти парваришишаванда, шароити нигоҳ доштан, саломатии чорво, сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда ва аз ҳама муҳимаш шароити мувофиқи хуронидан. Ратсион бояд аз ҳӯроки хушсифат мувофиқи стандартҳои муфассал ва мутавозуни барои ҳама моддаҳои ғизоӣ иборат бошад [3]

Дар организми ҳайвонот ҳангоми нарасидани моддаҳои минералӣ, микроэлементҳо ва витаминҳо бемориҳои гуногун ба вучуд меоянд.[4].

Мақсади тадқиқот. Таъсири ҳуронидани иловагии премикси “Буққача” ба андозаи 1,0 ва 0,5% дар моддаи ҳушки ратсион ба нишондиҳандаҳои морфологӣ, биохимиявии хун, бузургии нафаскашии шушӣ ва басомади нафаскашӣ дар гусолаҳо.

Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Таҷрибаҳои илмӣ-истеҳсолӣ бо буққачаҳои сиёҳалои зоти тоҷикӣ гузаронда шуд. Буққачаҳо, ки зери таҷриба қарор доштанд, боназардошли: синну сол, вазни зинда ва афзоиши миёнаи шабонарӯзӣ ба се гурӯҳ, ки иборат аз 15 сари чорво буданд, тақсим карда шуданд. Ҳамаи буққачаҳои зеритаҷрибавӣ аз ҷиҳати клиникӣ солим буданд.

Нишондиҳандаҳои клиникии гўсолаҳои таҷрибавии синни 3 моҳа (X+Sx)

Гурӯҳ ҳ	Басомади нафаскашӣ дар 1 дақиқа			Басомади набз дар 1 дақиқа			Ҳарорати бадан $^{\circ}\text{C}$		
	пагоҳ ӣ	нисфируз ӣ	бегоҳ ӣ	пагоҳ ӣ	нисфируз ӣ	бегоҳ ӣ	пагоҳ ӣ	нисфируз ӣ	бегоҳ ӣ
	Дар семоҳагӣ								
I	34,3± 1,02	46,0± 1,44	48,0± 2,01	80,0± 2,11	80,6± 2,43	86,0± 2,68	39,0± 1,95	38,9± 1,42	39,6± 1,38
II	32,3± 0,98	39,0± 1,62	44,0± 1,45	81,0± 1,08	85,4± 2,35	93,0± 2,59	38,7± 1,28	39,1± 151	39,4± 1,26
III	31,3± 1,06	39,0± 1,22	42,0± 1,63	81,0± 2,33	83,0± 2,22	86,0± 2,79	38,7± 1,38	38,9± 1,62	39,5± 1,24

Аз тарафи мо нишондиҳандаҳои мубодилаи газу нерӯй ва нафаскашии шушӣ дар гўсолаҳои зоти тоҷикии сиёҳало бо дарназардошли син ва фасли сол мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

Вазни зиндаи гўсолаҳо дар давраи парвариш (3 моҳ) ба ҳисоби миёна дар давраи тобистон дар гурӯҳи якум - 72,5, дар гурӯҳи дуюм- 75,8, дар гурӯҳи сеюм 71,7 кг дар давраи тирамоҳ (шашмоҳагӣ), мутаносибан-133,4; 142,1 и 132,1 кг-ро ташкил медиҳад.

Ба қайд гирифта шудааст, ки дар гўсолаҳои семоҳаи гурӯҳҳои II ва III басомади нафаскашӣ бо бузургиҳои яксон тавсиф шуда, 38,0 -37,0 - ро ташкил намуда, дар гурӯҳи якум бошад, андаке тестар нисбат ба гўсолаҳои гурӯҳҳои II ва III, мутаносибан ба андозаи

10,5 и 13,5% ($P<0,05$) буд, ҳарчанд, ки ҳарорати бадан дар ҳудуди меъёри физиологӣ қарор дорад.

Мубодилаи газу нерӯй ва нафаскашии шушӣ дар гӯсолаҳои семоҳа ($X\pm Sx$)

	Гурӯҳ		
	I	II	III
Нишондиҳанда			
Басомади нафаскашӣ, дақиқа	42±1,06	38±1,23	37±1,14
Нафаскашии шушӣ, л /дақиқа	17,07±1,02	15,27±0,98	15,03±1,11
Чуқурии нафаскашӣ, мл	399±11,21	399±12,30	406±10,22
Истеъмоли O_2 , мл соат/кг	483±16,32	487±15,84	502±17,35
Ихроҷшуда CO_2 , мл соат/кг	339±10,23	340±9,08	350±10,64
Нишондиҳандаҳои оксигенӣ	28,3±1,26	31,3±1,33	33,4±1,54
Коэфисенти нафаскашӣ	0,71	0,70	0,69
Нафаскашии шушӣ, дақиқа ба 1кг вазни зинда (мл)	215±12,11	211±11,69	213±13,57
Сарфи маҳсулоти гармӣ, кЧ/ соат ба 1 кг вазни зинда	942,75±36,54	942,75±35,24	1005,6±37,81

Ин падида бо ҳарорати баланди ҳаво (+34-40°C) дар ин фасли сол вобастагӣ дошт. Нишондиҳандаҳои оксигенӣ дар онҳо ҳамчунин андаке болотар назар ба гӯсолаҳои гурӯҳҳои II ва III буд.

Нишондиҳандаҳои нафаскашии шушӣ ба андозаи 11,8 ва 13,6% ($P<0,05$) мутаносибан, баландтар нисбат ба гурӯҳҳои II ва III ва чуқурии нафаскашӣ дар гӯсолаҳои гурӯҳҳои I ва II дар дараҷаи якхела -399мл қарор дошта, андаке аз ҷорвои гурӯҳи III ба андозаи 1,7% камтар буд, ки ба 1 кг вазни зиндаи онҳо имкон дод, дараҷаи баланди нафаскашии шушӣ ва ҷазбешавии оксигенро дошта бошанд. Дар синӣ ин гӯсолаҳои ҳамаи гурӯҳҳо бо баландтарин нафаскашии шушӣ фарқ мекарданд, ки он ба ҳарорати баланди ҳаво дар давраи тобистон вобастагӣ дорад. Қайд намудани ин нукта коғист, ки нафаскашии шушӣ дар синни семоҳагӣ тобистон дар гӯсолаҳои гурӯҳи якуми таҷрибавӣ нисбат ба ҷорвои гурӯҳи сеюм ба андозаи 2,0 л/дақиқа (9,4%, $P<0,05$) ва гурӯҳи дуюм - 4,0 л/дақиқа (18,9%, $P<0,001$) баландтар будааст.

Натиҷаҳои тадқиқот: Тозашавии шушӣ бевосита ба басомади нафаскашӣ алоқаманд аст. Натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳанд, ки ба басомади нафаскашӣ сарфи назар аз дараҷаи ҳӯронидан ва таркиби ратсиони ҳӯрока, инчунин мансубияти нитрогенӣ ва фасли сол таъсири бештар дорад. Дар фасли тобистон басомади нафаскашӣ баландтар мебошад, ки ин бо маҳсусияти танзими гармии ҷорво дар шароити ҳарорати баланд алоқаманд аст.

Аmmo гӯсолаҳои гурӯҳи III зоти тоҷикии ало аз ду гурӯҳи дигари ҳамсолони ҳуд бо истеъмоли бештари оксиген -502 мл/соат, ба андозаи 19 мл/соат (3,93%) ва ба андозаи 15 мл/соат (3,1%), ҷудокунии ангидриди карбон -350 мл/соат –ба андозаи 11,0 мл/соат (3,2%) ва ба андозаи 10,0 мл/соат (2,9%), ва маҳсулоти гармӣ дар як соат ба як кг вазни зинда 1005,6 кЧ фарқ мекарданд. Аз ҷумла нишондиҳандаи охир аз нишондиҳандаҳои гӯсолаҳои гурӯҳҳои I ва II мутаносибан, ба андозаи 62,85 кЧ (6,6%, $P<0,05$) барзиёд будааст.

Дар синни шашмоҳагӣ нишондиҳандаҳои мубодилаи газу нерӯй дар гӯсолаҳои таҷрибавӣ тағиیر меёбанд. Эҳтимолан, ин ба синну сол, фасли сол, ҳарорати муҳити атроф, инчунин бо афзоиши вазни зиндаи онҳо вобаста мебошад.

Аз рӯи ҳаҷми нафаскашии шушӣ гӯсолаҳои гурӯҳи I аз ҳамсолони ҳуд дар гурӯҳҳои II ва III, мутаносибан ба андозаи 2,41(9,6%) ва 2,2 л/дақиқа (8,7%), аз рӯи чуқурии нафаскашӣ ба андозаи 45,0 мл (5,8%) ва 55,0 мл (7,2%, $P<0,05$) бартарӣ доштанд.

Равандҳои мубодилаи моддаҳо дар давраи афзоиши ҷорво бештар сарфи неруро талаб мекунад, бинобар ин дар робита бо афзоиши ва инкишофи организм истеъмоли оксиген ва ихроҷи гази карбон ва маҳсулоти гармӣ афзоиш мейбад. Нишондиҳандаҳои истеъмоли оксиген ва ихроҷи ангидриди карбон ҳам дар онҳо баландтар буд. Бузургии нишондиҳандаи

оксигендор чорвои гурӯҳи II ба андозаи 29,0 мл соат/кг (2,8%,) ва гурӯҳи III – ба андозаи 167,0 мл соат/кг (18,7%, P<0,001) бештар буд. Ҳамин гуна фарқиятҳо аз рӯйи ангидриди карбони ихроҷшуда низ муқаррар карда шудааст.

Қобили қайд аст, ки гӯсолаҳои навъи тоҷикии зоти сиёҳало (гурӯҳи II), ки бентонитро дар ҳаҷми 100гр аз моддаи хушки вояи ҳӯрока дар давраи парвариши тирамоҳу зимистон ҳамчунин ҳаҷмҳои барзиёди истеъмоли оксиген ва ихроҷи ангидриди карбон нисбат ба ҳамсолони онҳо аз гурӯҳи III мутаносибан, ба андозаи 138,0 мл соат/кг (15,4%, P<0,001) ва 115,0, (18,4%, P<0,001) доштанд, ки эҳтимолан бо неруи баланди афзоиши онҳо тавзеҳ мегардад. Ҳамин гуна бартариро ҳангоми таҳлили нафаскашии шушӣ ба ҳисоби 1кг вазни зинда ҳам доштанд.

Ҳамин тавр, ҳӯрондани гили бентонитӣ ва премикси «Буққача» ба таркиби морфологӣ, биохимиявӣ ва минералии хунӣ ва нишондиҳандаҳои нафаскашии шушии гусолаҳои навъи тоҷикии зоти сиёҳало ва ҳолати саломатии чорвои таҳти таҷриба қарордошта дар шароити водии Ҳисор таъсири мусбат мерасонад. Бинобар ин, нишондиҳандаҳои клиникӣ чорвои таҷрибай дар ҳудуди меъёрҳои физиологӣ дар ҳусуси ҷараёни мӯтадили равандҳои мубодилавӣ шаҳодат медиҳанд ва баъзе тағиирот, аксаран, ҷанбаи синӣ ва мавсимӣ доранд.

Адабиёт

1. Иргашев Т.А. Мясная продуктивность и биологические особенности бычков таджикского типа черно-пестрой породы / Т.А. Иргашев. - Душанбе: Маориф, 2015. – 192 с.
2. Влияние бентонитов на продуктивные качества сельскохозяйственных животных и птиц / Д. Д. Эргашев, Ф. Н. Байгенов, Д. К. Комилзода [и др.] // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2017. – № 1-2. – С. 246-250. – EDN ZGCLQJ.
3. Казаков Фотоиндуцированный перенос электрона из высоковозбужденных синглетных состояний триптофана. I. влияние длины волны возбуждения, pH и температуры на тушение флуоресценции триптофана ионом EU(III) / В.П. Казаков, С.С. Остахов, Г.Г. Фаррахова // Химия высоких энергий. 2008. Т. 42. № 4. С. 325-328.
4. Салихов, А.Р. Рубленые полуфабрикаты функционального питания, обогащенные органическим йодом // А.Р. Салихов, Г.Г. Салихова // В сборнике: ЕС - Россия: 7-я рамочная программа в области биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства и пищи. Материалы Международной конференции с элементами научной школы для молодежи в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 2010. С. 264-266.

МУБОДИЛАИ ГАЗУ НЕРУЙ ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ КЛИНИКИИ ГӮСОЛАҲО ҲАНГОМИ ДАР ВОЯИ МАВОДҲОИ ҒИЗОӢ ИЛОВА КАРДАНИ ПРЕМИКСИ ВИТАМИНИЮ МИНЕРАЛИИ “БУҚҚАЧА”

Илова намудани премикси “Буққача”-и бентонитдор, ба ҳӯроқи омехта барои фарбեҳкунии буққачаҳо, омӯзиши нафаскашии шушӣ, муассирии мубодилаи газӣ ва маҳсулоти гармӣ ҳангоми тамоми сол парвариш таркиби морфологӣ ва минералии хуни гӯсолаҳои тоҷикии зоти сиёҳало ва ҳолати клиникии чорвои таҳти таҷриба қарордошта дар шароити водии Ҳисор таъсири мусбат мерасонад.

Нишондиҳандаҳои ба қайд гирифта шуда, ки дар гӯсолаҳои гурӯҳҳои II ва III басомади нафаскаший бо бузургиҳои яксон тавсиф шуда, 38,0 -37,0 -ро ташкил намуда, дар гурӯҳи якум бошад, андаке тезтар нисбат ба гӯсолаҳои гурӯҳҳои II ва III, мутаносибан ба андозаи 10,5 и 13,5% (P<0,05) буд, ҳарчанд, ки ҳарорати бадан дар ҳудуди меъёри физиологӣ қарор дорад.

Калимаҳои асосӣ: зоти алои тоҷикӣ, буққачаҳо, мубодилаи газ ва неру, премикс, вазни зинда, гематологияи хун, нишондиҳандаҳои клиникӣ, нафаскашии шушӣ.

ОБМЕН ГАЗОВ И ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ "БУКАЧА" (ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕМИКС)"

Добавление бентонитовой кормовой добавки "Букача" в рацион откормочных телят, изучение легочной вентиляции, эффективность газообмена и теплопродукции в течение всего периода выращивания, морфологический и минеральный состав крови телят черной таджикской породы и клиническое состояние экспериментальных животных в условиях долины Гиссар оказывает положительное влияние.

Зарегистрированные показатели свидетельствуют о том, что у телят групп II и III частота дыхания характеризуется одинаковыми значениями 38,0-37,0, а в первой группе она была немного выше, чем у телят групп II и III, соответственно на 10,5 и 13,5% ($P<0,05$), хотя температура тела находилась в пределах физиологической нормы.

Ключевые слова: таджикская черно-пестрое порода бычки, газообмен и энергетика, премиксы, живая масса, гематология крови, клинические признаки, легочная вентиляция.

GAS EXCHANGE, ENERGY BALANCE, AND CLINICAL INDICATORS IN CALVES SUPPLEMENTED WITH "BUQACHA" VITAMIN-MINERAL PREMIX

Supplementation of fattening calves with the bentonite-based feed additive "Buqacha" resulted in improved pulmonary ventilation, gas exchange, and heat production throughout the growing period. Furthermore, it positively influenced the blood morphology and mineral composition of black Tajik calves and the overall clinical condition of the experimental animals in the Hissar Valley.

Respiratory rate was found to be similar in groups II and III, averaging 38.0-37.0 breaths per minute. However, group I exhibited a slightly higher respiratory rate, exceeding groups II and III by 10.5% and 13.5%, respectively ($P<0.05$), despite normal body temperature

Keyword: black Tajik cattle, bull calves, gas exchange and energy metabolism, premixes, live weight, blood hematology, clinical signs, pulmonary ventilation.

Дар бораи муаллиф:

Каримзода Марворид Олим,
ассистент кафедраи биохимия ва генетика.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ
Суроға: 734003, ш. Душанбе, ҳ. Рудаки 121
Тел: 933 11 92 96
E-mail: marvorid.karimova.92@mail.ru

Об авторе:

Каримзода Марворид Олим,
ассистент кафедры биохимии и генетики.
Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддин Айни
Адрес: 734003, город Душанбе, проспект
Рудаки 121
Тел.: (+992) 933 11 92 96
E-mail: marvorid.karimova.92@mail.ru

About the author:

Karimzoda Marvorid Olim,
Assistant of the Department of Biochemistry
and Genetics.
Tajik State Pedagogical University named after
Sadriddin Aini
Address: 734003, Dushanbe, Rudaki Avenue
121
Tel.: (+992) 933 11 92 96
E-mail: marvorid.karimova.92@mail.ru

**НАҚШИ ФАГОСИТОЗ ДАР СИСТЕМАИ МУХОФИЗАТИИ
ОРГАНИЗМИ ОДАМ**

Абдураҳмонов Ф. Т.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Яке аз роҳҳои қадимтарини муҳофизати организм аз ҳар гуна ҷисмҳои бегона ин фагоситоз ба ҳисоб меравад. Маълум аст, ки нейтрофилҳо миқдори зиёди лейкоситҳоро дар хуни канорӣ ташкил мекунанд. Дар организми одам ва ҳайвонот як қатор ҳӯҷайраҳо ба монанди нейтрофилҳо, моноситҳо, макролияҳо, ҳӯҷайраҳои Купферии чигар ва ғайраҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд. Нейтрофилҳо аз ҳама ҳӯҷайраҳои сершумори тамоми хуни одам буда, пеш аз ҳама нисбат ба микроорганизмҳои касалиангез, ки ба организм дохил шуда, ба мубориза шурӯъ мекунад [1]. Равандҳои ҷавоби иммунӣ ва бо суръат аз ҷисмҳои бегона озод шудани организм аз фаъолияти пурсамари нейтрофилҳо вобастагӣ дорад. Мақсади асосии навиштани ин мақола, таҳлили адабиёти мавҷуда оид ба фаъолияти фагоситари нейтрофилҳо ва таҳлили ақидаҳои мусир ба ҳисоб меравад. Аз рӯйи маълумотҳои ҳозиразамон, элементи аввали қатори нейтрофилҳоро промислосити мағзи устухон ташкил менамояд. Дар ин зина ҳосилшавии доначаҳои, аввалин ё ин ки доначаҳои маҳсус ба амал меоянд ин ҳӯҷайраҳо қодиранд, ки ба деворҳои мӯйрагҳо ва варидҳо дар минтаҷаҳои илтиҳобӣ тавассути гардиши хун ба бофтаҳо ба сӯйи антиген ҳаракат мекунанд ва бо истифода аз механизмҳои гуногуни организм ҷисмҳои бегонаро фурӯ бурда нобуд месозад. Ҳангоми зиёд шудани омилҳои фаъолкунанда дар ҷойи илтиҳоб дар таркиби хун, бо ҳосил қардани радикалҳои заҳрноки оксиген ва ферментҳои гидролитикӣ дар дохири доначаҳо мавҷуд мебошанд.

Омилҳои асосӣ ва моддаҳои доимие, ки муҳити дохилии организмро нигоҳ медорад, онро гомеостаз менаманд. Ҳангоми ба он ворид шудани антигенҳои муҳити берунӣ он вайрон мегардад. Истилоҳи «фагоситоз»-ро соли 1884 И.И. Мечников ба илм ворид намудааст. Фагоситоз ҷараёне мебошад, ки дар байнӣ тамоми намояндагони олами ҳайвонот вомехӯрад. Ба ақидаи ин олим, фагоситҳо аз рӯйи фаъолияти худ ба содатаринҳо шабоҳат доранд. И.И. Мечников фагоситҳои ширхӯронро вобаста ба андозаи ҳӯҷайра ба микро ва макрофагҳо ҷудо кардааст. Ба микрофагҳо лейкоситҳои доначадор нейтрофилҳо, эозинофилҳо ва базофилҳо дохил мешаванд. Ин ҳӯҷайраҳо танҳо бактерияҳоро фурӯ бурда нобуд месозанд ва макрофагҳо ба бофта дохил мешаванд, ки қобилияти фурӯ бурдан ва нобуд соҳтани зарраҳои бегонаро доранд И.И. Мечников дар маърузаи илмии худ, ки дар Одесса, дар анҷумани II табиатшиносон ва духтурон, баромад намуда, назарияи фагоситариро ифода намуд. Онро минбаъд дар давоми тамоми ҳаёташ мукаммал гардонид [2]. Гарчанде оид ба фурӯбарии ҳиссаҳои бегона аз тарафи ҳӯҷайраҳои зиёд, ки онро табиатшиносон ба қайд ғирифта буданд танҳо И.И. Мечников нақши фагоситҳоро дар муҳофизати организм аз микроорганизмҳои касалиангез пешниҳод ва ҳамаҷиҳата асоснок намуд. Дар организмҳои бисёрҳӯҷайра вуҷуд доштани ҳосилаи маҳсус, ки қобилияти аз таркиби хун фурӯ бурдани ҳиссаҳои бегонаро доранд, ҳанӯз дар нимаи асри XIX, маълум гардида буд.

Бори аввал олими олмонӣ Ф. Д. Реклингхаузен ба хуни ҳайвонҳо зарраҷаҳои хурди рангинро ворид намуд ва паҳншавиро дар мӯйрагҳои борик омӯҳт. Баъдан Ч.Ф. Конгейм истилоҳи «ҳӯҷайраҳои рангдор»-и фурӯбарандаро дар чигар ва испурҷ ба қайд ғирифт. Дар солҳои 70-уми қарни XIX К.В. Купфер мушоҳидаҳои худро оид ба ҳӯҷайраҳои маҳсусе, ки шакли ситорачаро доранд ва дар чигар ҷойгиранд, пайдо намуда ба илм ворид кард [3]. Ин ҳӯҷайраҳо ба монади дигар типҳои ҳӯҷайраҳо қобилияти фаъолона дошта ғирифтани ҷисмҳои бегона ва ҷарбҳоро аз маҷрои хун доранд. Дар ҳамин давра корҳои Panum (1874) ва Roser (1881) ба ҷоп расид, ки дар онҳо дар бораи «зарраҷаҳои сафеди хун, ки нақши микроорганизмҳои касалиангезро дар организм доранд», ба ҷоп расонид, вале онро муаллифон ба таври таҷрибавӣ тасдиқ карда натавонистанд [5]. Таҳқиқҳои бисёрсолаи минбаъдаи И.И. Мечников имконият доданд, ки фарзияи мукаммалро оиди дар организм мавҷуд будани элементҳои ҳӯҷайравии маҳсус гардонидашуда, ки муҳофизати организмро

таъмин мекунанд, ба миён овард. Нейтрофилҳо дар иммунитети ҳуҷайравӣ нақши муҳим доранд. Пеш аз ҳама, онҳо ҳам дар хун ва ҳам берун аз ҷараёни хун вазифаи фагоситозро ичро мекунанд. Фагоситоз раванди мураккабест, ки ба гуфтаи И. И. Мечников марҳиалаҳои асосии он ҳимотаксис, аттраксию ва ҳазми микробҳо ба ҳисоб меравад [4]. Ҳаракати нейтрофилҳои доначадор ба ҷойи ҷойгиршавии ҷисмҳои бегона дар хун дар ҷараёни фагоситоз, иштирок карда, вазифаи муҳимтарини фагоситҳо дар аксуламали иммунӣ мебошад. Дар ҳаракати нейтрофилҳо вазифаи муҳимро сафедаҳои қашшурда ташкил медиҳанд.

Ҳаракати лейкоситҳо дар организм ба минтақаҳои сироятӣ, бактериявӣ, микроб ё ҷисми дигари фагоситоз ҳемотаксис ном дорад. Ҳемотаксис, то он даврае давом мекунад, ки зарраҳои бактериявӣ пурра иҳота нагарданд. Ҳар қадар фагоситозҳо зиёд бошанд, ҳамон қадар ҳемотаксис тез мегузарад. Дар ҳарорати баланди (38-39 с) организм нейтрофилҳо бештар ҳаракати амиёба монандро ичро мекунанд [7]. Дар марҳилаи ҷалбшавӣ ҳемотаксис нейтрофилҳо пойҳои қалбакӣ ҳосил карда, берун аз рагҳои капилярӣ баромада, зарраҳои бегонаро иҳота карда, дар натиҷа микробҳоро аз ҳар тараф фагоситози протоплазмавия ба фурӯ бурдан шурӯ мекунанд. Дар фаъолияти кории худ И.И. Мечников дар давоми 17 сол раванди ҳозимаи дохили ҳуҷайраҳоро меомӯзад. Ҳанӯз соли 1865 ў ҳозимаи дохили ҳуҷайравиро дар типи кирмҳои паҳн планарияи заминӣ (*Geodesmus bilineatus*) омӯхтааст. Таҳқиқҳои зиёди минбаъда ҳозимаи дохили ҳуҷайравиро дар кирмҳои мичгонакдор дараҷаи паст (*Mesostomum* ва *Planaria*), дар рӯдаковокон (*Coelenterata*), ҳорпӯстон, исфандҷо ва дигар ҳайвонҳо ошкор намуданд [4]. Маълум шуд, ки ин ҳодисаи тасодуфӣ набуда, балки қонунияти муайяни инкишоф мебошад. И.И. Мечников нишон дод, ки дар организмҳои бисёрҳуҷайра гурӯҳи калони ҳуҷайраҳои пайдоишашон мезодермалӣ мавҷуданд, ки қобилияти фурӯ бурдан ва нобуд кардани зарраҳои табиаташон ғуногунро доранд [8].

Таҳқиқҳое, ки бо истифодаи усуљҳои эмбриологӣ муқоисавӣ дар намояндагони шуъбаҳои ғуногуни ҳайвонҳо гузарониданд, имконият медиҳанд, ки мавҷудияти чунин ҳуҷайраҳоро дар ҳама давраҳои инкишофи таъриҳӣ (равиши инкишофи олами органӣ) чӣ дар ҳайвонҳои бемуҳра ва ҷӣ дар ҳайвонҳои муҳрадор муқаррар намоянд. И.И. Мечников яке аз аввалинҳо шуда, назарияи пайдоиши ҳайвонҳои бисёрҳуҷайраро кор карда баромада, эҳтимолияти мавҷуд будани фарзияи организмҳои замонҳои хеле қадим – паренхимуаллҳо, ки дар онҳо аввалин ҳуҷайраҳои маҳсусгардонидашуда, ки дар як вақт ҳам дар муҳофизати организм иштирок намуда ва мутаносибан дар равиши ҳозима иштирокнамударо, ба миён овард. Дар раванди эволютсия ва мураккабшавии ин хели ҳуҷайраҳо оҳиста-оҳиста ба ичрои вазифаи ҳимоявӣ гузаштанд, ки асосашро ҳозимаи даврони қадим ташкил медиҳад [9].

Яке аз тағиироти ибтидой, ки дар дохили нейтрофилҳо ба амал меояд ва онро ҳамчун фагосити ҳуҷайрагӣ И.И. Мечников қашф кардааст, ба ҳисоб меравад. Тағиирёбии pH-и фаголизосомаҳо ба ҳориҷ шудани ферментҳои лизосомавӣ мусоидат мекунад: миелопиироксидаза, лизосим, мембранаи бактерияҳоро ҳал мекунанд. Маҳв ва нобудшавии бактерияҳо дар фагоситҳо дар дохили лизосома ба амал меояд, ки дорои зиёда аз 80 намуди ферментҳо мебошанд, ки сафедаҳо, карбогидратҳо, липидҳо, кислотаҳои нуклеинро таҷзия мекунанд. Аз ин рӯ, нейтрофилҳои доначадор дорои системаи қушоди дохили ҳуҷайравӣ буда, дар безарааргардонии бактерияҳои патогенӣ, вирусҳо содатаринҳоро, таъмин мекунанд [10]. Қисмҳои асосии ин система инҳоянд: оксидаза-ферментҳое, ки интиқоли электронҳоро аз НАДФН⁺ ба оксигени молекулавӣ катализ мекунанд, ки оксидшавии глюкозаро тавассути пентоз фосфат ба амал оварда, ба зиёд шудани пероксиди гидроген ва радикалҳои озод мерасонанд, ки таъсири сахти микробкушӣ доранд; миелопероксидаза ферменте, ки ба системаи аз оксиген вобаста ба нейтрофилҳо дохил мешавад, дар ташаккули оксигени атомӣ иштирок мекунад: сафедаҳои катионӣ (КБ) - мувоғиқи принсиби электростатикий ба мембранаҳои микроорганизмҳо алоқамандӣ дошта, ба деворҳои онҳо таъсири мутақобила мерасонанд, ки яке аз механизми асосии универсалии зиддимикробӣ мебошад. Сафедаҳои катионӣ дорои ҳосиятҳои бактерисидии дохили ҳуҷайра ва берун аз ҳуҷайра мебошанд, лизосим - табиати ферментативӣ дошта, бандҳои гликозидӣ бо В-асеати гилукозомин *tylgucoseamin* ва кислотаҳои β-асетилмуроамин, ки воҳидҳои соҳтории мембранаҳои бактериявӣ мебошанд, асосан ба бактерияҳои грам-мусбат лактоферин оҳанҳои (ғадудҳо)

бактерияҳои ингибитори грам-мусбат гирифта, хосиятҳои функционалии нейтрофилҳо таъсир расонда, сохторашро тағиیر медиҳад.

Дар вақти гузаронидани таҳқиқоти муайяншуда дар бораи нақши ҳозимаи дохили ҳуҷайравӣ дар муҳофизати организм аз микробҳо ба фикри И.И. Мечников наомада зеро ин то соли 1879, ки дар ҳуҷайраҳои хорпӯстон ва рӯдаковокон, ки ковокии ҳозима доранд ва заррачаҳои бегонаро нигоҳ медоранду дар атрофи он, дар организм ҷамъ мешаванд. Ин андешаҳо, ҳатто то соли 1880 дар вақти омӯхтани бемориҳои сироятӣ бо мақсади дарёфт намудани воситаи мубориза бар зидди зараррасонҳои зироатҳои ғалладонагӣ - гамбусаки *Anisoplia austriaca* ба хотири И.И. Мечников наомада буд. Ҳамаи ин таҳқиқҳо барои тавлиди назарияи фагоситарӣ замина фароҳам оварданд. [11]. Фарзия (гипотеза) - и И.И. Мечников дар аввали соли 1883 дар Мессина қашф шуд. Қашфи ин фарзия (гипотеза) ақидаи ӯро ба кулӣ тағиیر дод, ки ин ба мушоҳида ситораҳои баҳрӣ алокаманд буд.

И.И. Мечников ин ҳайвонҳои шаффофро мушоҳида намуда дид, ки чӣ тавр ҳуҷайраҳои ҳаракаткунанда заррачаҳои бегонаро фурӯ мебаранд, ки ин раванд ба (реаксия) илтиҳоби одамон монанд мебошад. Агар ҷисмчаҳои бегона ниҳоят кам бошанд, ҳуҷайраҳои ҳаракат кунанда, ки онҳоро фаготсит номида буд, онҳоро пурра фурӯ мебаранд. Пеш аз И.И. Мечников дигар олимон лейкотситҳои ҳайвонҳоро, ки организмҳои бактерияҳоро меҳӯранд, мушоҳида намуда буданд. Дар он замон фикр мекарданд, ки раванди фурӯбарӣ, пеш аз ҳама барои паҳн кардани моддаҳои бегона дар тамоми бадан тавассути системаи гардиши хун, хизмат мекунад. И.И. Мечников ақидаи дигарро тарафдорӣ мекард, чунки ин рӯйдодҳоро аз нигоҳи эмбриолог медиҳ. Ситораи баҳрӣ фаготситҳои ҳаракаткунанда доранд, ки на фақат ҷисмҳои бегона дохишли шуда, инчунин дигар бофтаҳое, ки организм ба онҳо эҳтиёҷ надорад, нест мекунанд. Лейкотситҳои инсон ва фаготситҳои ҳаракаткунандай ситораи баҳрӣ гомологҳои эмбриологӣ мебошанд, зеро аз мезодермаҳо баромаданд. Аз ин ҷо И.И. Мечников хулосае баровард, ки фаготситҳо, ҳақиқатан, вазифаҳои ҳимоявӣ ва санитариро иҷро менамоянд [10]. Қашфиёти зерин дар як лаҳза тақдири И.И. Мечниковро тағиир дод. Озмоиши «тасодуфӣ» якбора «ояндаи бойи таҳқиқотҳо дар соҳаи илми тиб, ки қаблан барои ман, тамоман, бегона буд». Ҳамин тавр дар ҳаёти илмии ман тағиироти кулӣ ба амал омад. То ин замон ман зоолог будам ва якбора мутахассиси бемориҳо патологӣ шудам. Ман ба роҳи нав ворид шудам, ки мундариҷаи фаъолияти ман гардид» [8]. Ин олим дафнияро бо занбурӯғи Meroioota NeproyoMv ба таври сунъӣ сироят намуда, воридшавии спораҳои сӯзанмонандро дар минтаҷаҳои дохили бадан ва сабзиши онҳоро мушоҳида намудааст. Бо шарофати пурра шаффоф будани бадани дафния ҳамаи давраҳои ин бемориро бо аниқии пурра мушоҳида намудан мумкин аст. Маълум шуд, ки дар навбати аввал фаъолияти ҳуҷайраҳо бо амёба монанд (фаготситҳо) меистанд. Ин ҳуҷайраҳо дар ҷойи воридшавии спораҳо ҷамъ шуда, онҳоро ихота намуда, фурӯ мебаранд.

И.И. Мечников дараҷаҳои гуногуни дардмандии дафнияро омӯхта, дар зери микроскоп тавонист ҳамаи давраҳои сироят ёбии фаготситҳоро бо спораҳои, занбурӯғ мушоҳида намуд. Агар фаъолнокии ҳуҷайраҳои муҳофизатӣ зиёд бошад, спораҳо ба фаготситоз дучор мешаванд, ҳайвон аз занбурӯғ озод шуда ба ҳаракатҳои характернокаш дар об шурӯъ менамояд. Агар ҳуҷайраҳои ҳаракаткунанда суст бошанд, спораҳои занбурӯғ пуршидат афзоиш мекунанд ва дафнияҳо мефавтанд [9]. Баъдтар И. И. Мечников навиштааст: «бемориро ҳамчун муборизаи байни антигенҳои дардовар – микробҳои аз берун воридшуда ва фаготситҳои ҳуди организм ҳисоб намудан мумкин аст. Табобат маънои ғалабаи фаготситҳоро дорад, реаксияи илтиҳоб бошад, нишонаи таъсири онҳо буда, барои пешгирии ҳуҷуми микроорганизмҳо мебошад» [12]. И.И.Мечников нақши асосии фаготситҳоро дар мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ нишон додааст, Ӯ тасдиқ намуд, ки «иммунитет нисбат ба бемориҳои сироятӣ бояд ба фаъолияти фаъоли ҳуҷайравӣ мансуб дониста мешавад». Дар байни элементҳои ҳуҷайра ва фаготситҳо ҷойи аввалро нетрофилҳо бояд ишғол намоянд. Ҳассосият ва ҳаракат, қобилияти фурӯ бурдани заррачаҳои саҳт ва кор кардани моддаҳо, ки метавонанд микробҳоро ҳазм ва нобуд созанд, инҳо омилҳои асосии фаъолияти фаготситҳо мебошанд .

Агар ин хосиятҳо дар дараҷаи зарурӣ инкишоф ёфта бошанд, микроорганизмҳои касалиангез дигар дар организм фаъолият намекунад, пас ҳайвонҳо табиатан

сироятнопазиранд, вақте, ки фагоситҳо ҳама ё яке аз ин хосиятҳоро ба дараҷаи кофӣ ошкор нақунанд, он вақт ҳайвонҳо зуд сироятёфта бемор мешаванд».

Инкишофи минбаъда илм нишон дод, ки фагоситҳо натанҳо микробҳои қасалингезро (патогенӣ), балки ҷисмҳое мебошанд, ки хосияти бегонаӣ доранд ва метавонанд дар организм ҳориҷ ё ворид намоянд. Ба академик Р.В. Петров имконият дод, ки ба масъуният чунин таърифот диҳад: «Масъуният (иммунитет) – усули муҳофизати организм аз моддаҳо ва ҷисмҳои зинда, ки дар ҳуд аломатҳои бегонаи генетикиро доранд». Умуман, мо гуфта метавонем, ки масъуният (иммунитет) организмро аз воридшавии ҷисмҳои бегона (микроорганизмҳои) пайдошуда муҳофизат менамояд, ё ин ки муҳофизати зиддиюратёбӣ ва зиддиомисро амалӣ мекунад. Ин моҳияти назорати масъуниятӣ (иммунологӣ), ки онро ҳуҷайраи системаи иммунӣ иҷро менамояд [13].

Қайд кардан зарур аст, ки дар давоми 6 моҳи аввали ҳаёти қӯдакон нисбати баъзе бемориҳои вируси организм аз ҳисоби иммунитети модарзодӣ ва аз ҳисоби системаи молекулаҳои фаъоли дохили ҳуҷайравӣ ба амал меояд. Ба ақидаи як қатор муаллифон дар ҷараёни пиршавӣ нобаробарии система инкишофт ёфтааст, аммо В.В. Петров бо қормандони ҳуд (1982) нишон медиҳад, ки нишондодҳои нейтрофилҳо дар синни ҷавонӣ ва пиронсолӣ аз ҳамдигар фарқ намекунанд. Гарчанде ки, беморони синнашон аз 50 калонтар, ки дучори илтиҳоби шикам гардидаанд, нисбатан зиётар дар муқоиса бо ҳамин беморон, ваде синнашон аз 50-сола ҳуртар ба муҳоҳида расидааст. Ба ақидаи А.Н. Чередеева ва қормандонаш ин амал механизми ҷубронӣ буда, он ба ҷавоби номукаммали ҳуҷайраҳои иммунӣ мутаносибанд. Гарчанде ҳангоми пиронсолӣ сустшавии ҷавобии иммунологӣ ба амал ояд, ҳангоми муқоисаи механизми фаъолгардонии системаи фагоситарӣ, дар қӯдакони ба синдроми норасоии системаи иммунӣ дучоргардида, дар беморони пир ва қӯҳансол фаъолнокии фагоситари нейтрофилҳо нисбат ба одамони солими синнашон якхела каме баландтар аст [15].

Ҳангоми омӯзиши системаи муҳофизатии организми одам ва ҳайвон маълум гардид, ки ҳайвонҳои ҷавон нисбат ба ҳайвонҳои пир ба сироятҳои гуногун зиёдтар дучор мешаванд. Баланд будани муқовимат нисбати сироят дар организмҳои ҷавон ба маҳсусияти системаи иммунотропикӣ, ки ҷавоби сусти иммуниро ба амал меорад асоснок карда мешавад. Натиҷаҳои монандро ҳангоми таҳқиқи нейтрофилҳои сегментаторӣ дар ҳуни канорӣ дар синни 1,5-солагӣ ва 5-солагӣ ба даст овардаанд. Нишонаҳои нисбатан фаъоли зинаи хемотаксис шинохта гирифтани ҷисмҳои бегона дар зинаи фурӯбарии фагоситози нейтрофилҳо дар ҳуни канории сағбачаҳо дар муқоиса бо сағҳои болиғ муҳоҳида гардид. Ҷараёни мутобиқшавии одам ва ҳайвон ба шароитҳои гуногуни таббӣ яке аз муҳимтарин вазифаҳои биологияи муосир ва тиб ба ҳисоб меравад. Иқлим ва муҳити атроф ба реактивнокии организм таъсири пурӯзвват мерасонад. Таъсири шароитҳои номусоиди муҳити атроф ба реактивнокии организм таъсири пурӯзвват мерасонад. Дар зери таъсири шароитҳои номусоиди муҳити атроф (норасоии оксиген, баланд гардидани радиатсияи офтоб, дар пиронсолон фаъолнокии фагоситари нейтрофилҳо нисбати одамони солими синнашон якхела каме баландтар аст. Муқоисаи ҳусусиятҳои намудӣ ва фардии мутобиқшавии фаъолияти фагоситарии нейтрофилҳои ҳуни одам ва ҳайвон имконият медиҳанд, ки барои маълум намудани онҳо ба қоидаҳои экологӣ итоат намоем. Организми одам яке аз объектҳои пурратар омӯхташуда буда, онҳо ҳамчун асос аз рӯйи нишондодҳои ҳайвонҳо муқоиса карда шаванд [17]. Азnavsозии системаи иммунӣ ҳангоми мутобиқшавии одам ва ҳайвон ба шароитҳои экстремалии гуногун нобаробар гузашта, зинаи аввали он раванди садамавӣ буда, ба тарафи қӯтоҳшавии гомеостази иммунологӣ равона гардидааст. Маълум гардид, ки омилҳои маҳсус ва ғайри маҳсуси муҳофizatӣ дар аввали мутобиқшавӣ паст гардида, ба қӯтоҳшавӣ гомеостази иммунологӣ оварда мерасонад. Муайян гардид, ки омилҳои маҳсус ва ғайри маҳсуси муҳофizatӣ дар ҳафтаи аввали мутобиқшавӣ паст гардида, ба дараҷаи пештара, дар охири моҳи мутобиқшавӣ мерасонд [19]. Ин ҷараён табииати мутобиқатӣ дошта, садамаи баамаломада дар натиҷаи норасоии шадиди оксиген ба амал меояд. Дар байни миқдори зиёди адабиёти мавҷуда оид ба ҳолати функционалии нейтрофилҳо дар ҷараёни фагоситоз нисбатан дар шароити муқаррарии физиологӣ бениҳоят кам буда, на ҳамаи ҷабҳаҳои фаъолияти ҳуҷайраҳоро пурра фаро мегирад. Ҳангоми мавҷуд набудани илтиҳоб, ҳолати экстремалии садамавӣ дар давоми тамоми ҳаёти ин система дар

холати нофаъол қарор дорад, vale дар амал дигар хел мебошад. Системаи устувори зиддӣ бактериявӣ, az ҷумла системаи нейтрофилҳо қобилияти таъмин намудани ҳолатҳои номбаркардашударо таъмин менамояд. Vale то ҳол оид ба ин масъала фаъолияти системаи нейтрофилҳо дар шароити физиологӣ пурра ҳали худро наёфтааст. Бинобар ин, mo онро чунин шарҳ медиҳем. Системаи нейтрофилҳо қисмати асосии системаи ҳуҷайравию гуморалий ва фагоситарию иммуниро ташкил дода тобоварии организмо ба таъсири микроорганизмҳо таъмин мекунад.

Тобоварии пурра дар он шароитҳои физиологии чой дорад, ки онро mo ҳолати солимӣ меномем, ки меъёри ҷавоби нейтрофилҳо дар натиҷаи шакли муайяни ба ҳам таъсиррасонӣ фаъолияти функционалий дар зери таъсири муҳити атроф ба амал меояд. Ҳар як норасони ин ҳолати морфофизиологии системаи ноустувор мебошад, ки вазифаи худро пурра иҷро карда наметавонанд, дар навбати худ ғайри имкон мебошад. Реаксияи ҷавобӣ дар ҳудуди система шиддатнок аст. Дар алоқа бо ин, нуқтаи ҳисоб ё имконияти муқоисаи ҳолати норасонӣ ва ҳолати нормалии физиологӣ дар шароити номусоиди зиндамонии ҳуҷайра, mo кӯшиш намудем, ки ҳолати нейтрофилҳои сегментядроро бъяди ба охир расидани зинаи фагоситоз тағириотҳои морфофизиологӣ ва зинаҳои барқароршавии соҳтори ҳуҷайраро барои иҷроиши вазифаҳои асосии он тавассути қабати эндотелии рагҳо ва фагоситоз дар бофтаҳо мебошад. [19]. Ба ҳамагон маълум аст, ки системаи иммунии одамони солим дар ҳолати омодабош, доимо дар ҳаракат вобаста ба ҳолатҳои биологӣ тағирирӯбанда буда, дар зери таъсири гормонҳо ва дигар системаҳо дар зинаҳои гуногуни инкишофи физиологии организмо, ё ин ки дар ҳолатҳои садамавӣ, сарбории антигенҳои гуногун тағирир мейбанд. Лейкоситҳои фагоситозкунандаи хун индикатори ҳиссийтнокиашон баланд буда, реаксияи ҷавобии организмо нисбати омилҳои бегона таъмин мекунад. Аксари намудҳои бемориҳо, ки az рӯйи типи маҳсус ва илтиҳоби ғайри маҳсус фаъолшавии фагоситҳоро таъмин намуда, он дар натиҷаи ба ҳам таъсиррасонии ангезанда бо ҳуҷайра ба амал меояд. Ба ақидаи Пермяков М.К ва ғайра соли 1989 заҳрҳои дохилие, ки az тарафи микрофлораи сапрофити хориҷ мегарданд бо концентратсияи муайян ба гардиши хун ҳамроҳ гардида, берун az ҷигар ба 13% лейкоситҳои фаъолгардида дар хуни канории одамони солим таъсир мерасонанд. Таҳқиқҳои клиникии гузаронидашуда имконият медиҳанд, ки ба лейкоситҳои ядрояшон полиморфӣ тавассути эндотоксинҳои дохилӣ фаъол гашта, яке az роҳҳои асосии муҳофизати зидди бактериявӣ ба ҳисоб меравад.

Адабиёт

1. Мечников, И.И. О целебных силах организма / И.И. Мечников. - Прот. VII съезда естествоиспытателей и врачей, Одесса - 1883. - С. 21-22.
2. Мечников, И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления, читанные в апреле и мае 1891г. в Пастеровском Институте / И.И. Мечников - СПб.: К.Л. Риккера - 1892. - 162 с.
3. Волянский, Ю.Л. Развитие идей И.И. Мечникова в современном естествознании. / Ю.Л. Волянский, Р.М. Хайтов, В.И. Мальцев // Здоров'я України Мед. газета України - 2005. - №10 (199) - С. 60-61.
4. Кузьменко, О.В. Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови крыс с различной реакцией на стресс / О.В Кузьменко, Н.А. Никифорова, М.О. Иваненко // Весник ХНУ им. В.Н. Каразина. Серия: биология. - 2010. - Вип. 11 - С.173-177.
5. Мазуров, Д.В. Оценка внутриклеточного киллинга стафилококка фагоцитами периферической крови с помощью проточной цитометрии / Д.В. Мазуров, С.В. Дамбаева, Б.В. Пинегин // Иммунология. - 2000 - №2. - С. 57-
6. Алиева, А. А. Ферментативная активность нейтрофилов крови у больных хроническим вирусным гепатитом С в зависимости от гендерных особенностей / А. А. Алиева // Клиническая лабораторная диагностика. — 2015. — Т. 60. — № 2. — С. 33–36.
7. Попов Н.Н., Колотова Т. Я.Ю. научные идеи мечникова современность ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины» р. 75 annals of mechanikov institute, n 3, 2015 www.imiamn.org.ua /journal.htm
8. Маякова, В.Б. Изменение жизнеспособности и функциональной активности нейтрофилов цервикальной слизи здоровых женщин под влиянием семенной жидкости здоровых мужчин и мужчин с воспалительными заболеваниями нижнего отдела уrogenитально тракта / В.Б. Маякова, А.А. Савельева, И.В. Курносенко // Российский иммунологический журнал. – 2014. – Т. 8(17).– С. 108-110.

9. Сытова Л.А., Посисеева Л.В., Мартенова А.А. Функциональная активность нейтрофилов периферической крови беременных женщин с различной степенью «зрелости» шейки матки. - Российский иммунологический журнал. – 2010. - том 4 (13). - №4. - С.384.
10. Мартенова А.А., Сытова Л.А. Функциональная активность нейтрофилов периферической крови женщин в сроке гестации 38-40 недель с различной степенью «зрелости» шейки матки. - «Проблемы репродукции» - специальный выпуск. – 2010. – 95 с.
11. Шукурова Ф.А., Ҳалимов Ф.Т. «Физиология» Душанбе, 2021. саҳ 149-156
12. Мирзоев, С.С. Анатомия ва физиология одам / С. С. Мирзоев, Ч. Ш. Назаров, Д.Л. Сайдахмадова, М.М. Досаков. – Душанбе: «Ирфон», -2015.
13. Сафаров Х.М., Устоев М.С. Физиология ҳайвоноти Душанбе, 2010.с 92-94
14. Емельянова, В. А. Цитохимическая активность нейтрофилов крови у больных серопозитивным ревматоидным артритом / Емельянова В. А., Демидов А. А. // Научный журнал «Апробация». - 2016. - № 6 (45). - С. 187-188.
15. Мороз, В.В. Строение и функции эритроцита в норме и при критических состояниях / В. В. Мороз, А.М. Голубев, А.В. Афанасьев, А.Н. Кузовлев, В.А. Сергунова, О.Е. Гудкова, А.М. Черныш // Общая реаниматология. - 2012. - Т. 8, № 1. - С. 52-60.
16. Долгушин, И. И. Секреторные функции нейтрофилов / И. И. Долгушин, А. Ю. Савочкина // Аллергология и иммунология — 2015. — Т. 16. — № 2. — С. 209–212
17. Курносенко, В.Ф. Долгшина, А.А. Савельева, И.В. Самусева, В.Б. Маякова // Российский иммунологический журнал. – 2015. – Т. 9(18), №2. – С. 164-170.
18. Шамсединов Ш.Н. Усулҳои таҳқиқоти клиникӣ ва биохимёвии озмоишгоҳӣ. Душанбе, 2016. -400с.

НАҚШИ ФАГОСИТОЗ ДАР СИСТЕМАИ МУҲОФИЗАТИИ ОРГАНИЗМИ ОДАМ

Дар ин макола, дар такя бо адабиёти мұлтамадинии илмий шархи мұфассали роҳҳои қалымтарини муҳофизати организм аз ҳар гуна чисмҳои бегона мавриди баҳс қарор гирифтааст. Тибки маълумоти мұаллиф, яке аз омилҳои мұхимтарини муҳофизати организми олами ҳайвонот фагоситоз буда, дар зинаҳои аввали пайдоиши хаёт ба вүчуд омада, то холо дар организми ҳайвонҳои дараҷаи олӣ ва одам фаъолият мекунад. Нахустин бор биологи ғасұр фаронсавый И.И. Мечников, дар вакти гузаронилани таҳқиқоти илмий дар бораи накши ҳозимаи дохили ҳұчайраўй дар муҳофизати организм аз микробҳо ва чисмҳои бегона мүшохидა намуд, ки чӣ тавр ҳұчайраҳои ҳаракатқунанда зарраҳои бегонаро фурӯ мебаранд ва ин ғаванд ба илтиҳоби одамон монанд мебошад. Агаҳ чисмчаҳои бегона нихоят кам бошанд, ҳұчайраҳои ҳаракатқунанда, ки онҳоро фаготсит номида буд, онҳоро пурра фурӯ мебаранд. Дар замони ҳозира таълимоти И.И. Мечников оид ба фагоситоз дар байни назарияҳои масъұннят (иммунитет) мисли пештара мавкеи мұхимшо ишғол менамояд.

Мұаллифи макола дар асоси таҳлили адабиёти илмий таъкид менамояд, ки ғаванди фагоситоз яке аз аввалин қашғиётхо оиди фагоситоз дар охир асри XIX ба хисоб меравад. Дар организми инсон ва ҳайвонот фаъолияти фагоситарӣ барои лейкоситҳои доначадор ба монанди нейтрофилҳо, моноситҳо, эозонофилҳо ва макрофагҳои бофтаҳо хос мебошад.

Аз таҳлили мавзии мавриди баҳс, мұаллиф ба ин натиҷа расидааст, ки фагоситҳо, инчунин дар пешкаш қарданы антиген бо системаи иммунӣ ва фаболгардонии ин системаи махсусгардонидашуда иштирок мекунанд. Дар танзими ин ғаванди физиологӣ моддаҳои фаъоли биологӣ ба монанди ситокинҳо ва интөрлекинҳо иштирок мекунанд.

Калилвожаҳо: нейтрофилҳо, фагоситоз, қасалиангез, иммунитет, бегона, организм, ҳұчайра, антиген, микроб, лейкосит, ҳайвон, муҳофизат, беморӣ.

РОЛЬ ФАГОЦИТОЗА В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА

Данная статья, основанная на авторитетной научной литературе, подробно описывает древнейшие способы защиты организма от различных инородных тел. По словам автора, одним из важнейших факторов защиты организма в животном мире является фагоцитоз, возникший на самых ранних этапах зарождения жизни и до сих пор функционирующий в организмах высших животных и человека. Впервые русско-французский биолог И.И. Мечников, проводя научные исследования о роли внутриклеточного пищеварения в защите организма от микробов и инородных тел, наблюдал, как подвижные клетки поглощают чужеродные частицы, что напоминает процесс воспаления у человека. Если чужеродные частицы очень малы, подвижные клетки, названные им фагоцитами, поглощают их полностью. В настоящее время учение И.И. Мечникова о фагоцитозе по-прежнему занимает важное место среди теорий иммунитета.

Автор статьи, основываясь на анализе научной литературы, подчеркивает, что процесс фагоцитоза считается одним из первых открытий в области фагоцитоза в конце XIX века. В

организме человека и животных фагоцитарная активность характерна для гранулоцитов, таких как нейтрофилы, моноциты, эозинофилы и тканевые макрофаги.

Из анализа обсуждаемой темы автор приходит к выводу, что фагоциты также участвуют в презентации антигена иммунной системе и активации этой специализированной системы. Биологически активные вещества, такие как цитокины и интерлейкины, играют роль в регуляции этого физиологического процесса.

Ключевые слова: нейтрофилы, фагоцитоз, патоген, иммунитет, чужеродный, организм, клетка, антиген, микроб, лейкоцит, животное, защита, болезнь.

THE ROLE OF PHAGOCYTOSIS IN THE HUMAN IMMUNE SYSTEM

This article, based on authoritative scientific literature, provides a detailed description of the most ancient methods of protecting the organism from various foreign bodies. According to the author, one of the most important factors in protecting organisms in the animal world is phagocytosis, which originated in the earliest stages of the emergence of life and continues to function in the organisms of higher animals and humans. The Russian-French biologist I.I. Mechnikov first observed, while conducting scientific research on the role of intracellular digestion in protecting the organism from microbes and foreign bodies, how mobile cells absorb foreign particles, a process resembling inflammation in humans. If the foreign particles are very small, the mobile cells, which he named phagocytes, absorb them completely. Currently, I.I. Mechnikov's theory of phagocytosis still occupies an important place among theories of immunity.

Based on an analysis of scientific literature, the author of the article emphasizes that the process of phagocytosis is considered one of the first discoveries in the field of phagocytosis at the end of the 19th century. In humans and animals, phagocytic activity is characteristic of granulocytes, such as neutrophils, monocytes, eosinophils, and tissue macrophages.

From the analysis of the topic under discussion, the author concludes that phagocytes also participate in antigen presentation to the immune system and the activation of this specialized system. Biologically active substances, such as cytokines and interleukins, play a role in the regulation of this physiological process.

Keywords: neutrophils, phagocytosis, pathogen, immunity, foreign, organism, cell, antigen, microbe, leukocyte, animal, protection, disease

Дар бораи муаллиф:

Абдурахмонов Фирӯз Талбакович,
докторант (PhD)-и кафедраи анатомия ва
физиология.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 121
E-mail: firuz.2022@mail.ru
Тел.: (+992) 987 78 88 38.

About the author:

Abdurakhmonov Firuz Talbakovich,
Doctoral student (PhD) Department of anatomy
and physiology
Tajik State Pedagogical University named after
S. Ayni .
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave., 121
Ph.: (+992) 987 78 88 38.
E-mail: firuz.2022@mail.ru

Об авторах:

Абдурахмонов Фирӯз Талбакович,
Докторант (PhD) кафедры анатомии и
физиологии.
Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни.
734003, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 121
E-mail: firuz.2022@mail.ru
Тел.: (+992) 987 78 88 38.

**АСОСХОИ БИОЛОГӢ ВА ИҖТИСОДИИ АМСИЛАСОЗИИ
ПОПУЛЯТСИЯИ МУРГИ МАРҖОН**

*Солиҳзода Д. И.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Мубрамии масъала. Таҳлилҳои оморӣ сабит месозанд, ки дар қатори дигар соҳаҳои қишоварзӣ соҳаи парандапарварӣ низ дар баланд бардоштани иҖтиносидӯсти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини амнияти озукавории қишвар нақши муассир дорад. Бо маҳсулоти баландсифати серсафеда, хуштаъм ва парҳезии паранда таъмин намудани аҳолии мамлакат яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, сол аз сол дар қишвари мо саршумори паранда ва истеҳсоли маҳсулоти он зиёд шуда истода, дар ин самт пешравиҳои назаррас ба мушоҳид мерасад.

Тибқи маълумоти вазорати қишоварзии қишвар соли 2020 дар миқёси ҷумҳурӣ 177 корхонаи парандапарварӣ фаъолият доштааст. Дар ҳамон сол истеҳсоли гӯшти паранда нисбат ба як соли қаблӣ 1,9 баробар зиёд гардида, 30,6 ҳазор тоннаро ташкил додааст. Аз ин миқдор гӯшти паранда 23,9 ҳазор тонна ё 78,2 фоизи он ба ҳочагиҳои ҷамоавӣ ва дехқонӣ рост омадааст, ки нисбат ба соли 2019 2,4 баробар зиёд будааст [13].

Пешравии соҳаро Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» низ, ки 23 декабря соли 2022 ироа гардид, тасдиқ менамояд. Тибқи он «истеҳсоли гӯшти паранда дар ин давра 8 баробар зиёд шуда, ҳачми воридоти он 11 баробар кам гардидааст» [12].

Асосҳои ҳуқуқӣ, иҖтиносидӣ ва ташкилии соҳаи парандапарварӣ дар қишвари мо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи парандапарварӣ» (аз 21.07.2010, № 633) ба роҳ монда шудаст. Қонуни мазкур тамоми муносибатҳои байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони соҳаи парандапарвариро ба танзим меорад. Дар қонуни мазкур парандапарварӣ ҳамчун соҳае арзёбӣ шудааст, ки вазифаи он аз парвариш, нигоҳубин ва истифодаи намуду зотҳои гуногуни парандаҳо бо мақсади истеҳсоли тухм, гӯшт, пар, пат ва ғайра иборат мебошад. Ба ин қабил парандаҳо дар қатори мурғ, мурғобӣ, ғоз, мурғи фирӯзӣ, бедона, кабӯтари гӯштӣ ва шутурмурғ, инчунин мурғи марҷон низ дохил мешавад [10].

Дарвоҷеъ, дар иқлими Тоҷикистон соҳаи мурғимарҷонпарварӣ метавонад ба яке аз соҳаҳои муҳими истеҳсолӣ табдил ёбад. Фароҳам овардани шароити мусоид, ҷустани чораҳои беҳдошти саломатии парандагон ва оптимизатсияи равандҳои истеҳсолиро бе истифодаи усулҳои амсиласозӣ дуруст ташкил кардан кори бисёр душвор аст. Амсиласозии математикии динамикаи саршумор ва массаи биологии мурғи марҷон метавонад ба боло рафтани самаранокии захираҳои истифодашаванда мусоидат қунад [5-8].

Мурғи марҷон ва соҳаи мурғимарҷонпарварӣ. Мурғи марҷон аз оилаи мурғи даштии тазавр (тидав, фазан) сарчашма мегирад, ки макони зисти асосии он Амрикои Шимолӣ мебошад. Имрӯз он ба парандаи хонагӣ табдил ёфтааст ва гӯшти он, ҳамчун маводи ғизоии парҳезӣ, аз тарафи одамон ба таври васеъ истифода мешавад. Ин мурғро бештар дар ҳочагиҳои парандапарварӣ (фермаҳо) парвариш мекунанд.

Популятсияи мурғи марҷони дар ҳочагӣ парваришёбанда объекти истеҳсолоти аграрӣ (ҳочагии қишлоқ) ба шумор рафта, аз нуктаи назари амнияти озукаворӣ аҳамияти қалони иҖтиносидӣ ва истеъмолӣ дорад.

Мурғи марҷон қаллаи қалон, тоҷи гӯштии сурҳ ва гардани дароз дорад. Ин мурғ бо садои баланди худ, ки дар вакти ҷуфтшавӣ ё ҳангоми эҳсоси ҳатар ба атроф паҳн мекунад, дар байни мардум шинохта шуда, маҳз бо ҳамин ҳусусияташ маъруф гаштааст. Вазни он метавонад то 20 кг ва аз он ҳам зиёдтар ва баландиаш то 1 м бошад.

Илова бар ин, мурғи марҷон дастгоҳи биноии (чашмони) хеле тараққикарда дорад ва дар торикӣ низ хуб дида метавонад. Вай имконияти бо суръати то 40 км/соат давиданро дорад ва ҳатто ба масофаҳои кӯтоҳ парвоз ҳам карда метавонад [4].

Мурғи марҷонро асосан барои гӯшт, тухм, пар ва дигар маҳсулоте парвариш мекунанд, ки онҳо дар соҳаҳои хӯрокворӣ, боғандагӣ ва дигар баҳшҳои саноат истифодаи васеъ доранд. Гӯшти он нисбат ба гӯшти ғов, гусфанд, буз ва дигар ҳайвонот парҳезтар ба ҳисоб

меравад. Аз сабаби арзиши баланди ғизой доштани гӯшти мурғи марҷон ин парандаро қариб дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, ба таври васеъ парвариш мекунанд.

Аз рӯи ҳусусиятҳои биологии парандаҳои навъи гӯштӣ мурғи марҷон ба яке аз манбаъҳои асосӣ, сермаҳсул ва аълосифати гӯшти парҳезӣ, табобатӣ ва серсафеда дохил мешавад. Захираҳои табии ҷаҳонни саршумори мурғи марҷон дар ҷаҳон хеле зиёд ва басандад буда, тибқи иттилои мутахассисон дар солҳои наздиқ боз ҳам зиёдтар афзоиш ҳоҳад ёфт.

Мурғи марҷон парандай иҷтимоӣ аст. Он маъмулан дар галаҳо зиндагӣ мекунад. Ҷисми ин мурғ бузург буда, бо пар пӯшонида шудааст ва вобаста ба зоташ ранги он метавонад гуногун бошад. Мурғи мазкур дар парвариш нисбатан одӣ, камталаб, қаноаткор ва пуртоқат мебошад. Онро ҳам дар фазои кушод (саҳро, ҳавлӣ, боғ) ва ҳам дар дохили бино (ферма) нигоҳ дошта, парвариш кардан мумкин аст. Барои рушди матлуби мурғи марҷон ҳӯрокворӣ ва шароити нигоҳдории онро дуруст ташкил кардан ва нигоҳубини зооветеринарии онро сари вақт анҷом додан кифоя аст.

Аз ин рӯ, имрӯз соҳаи мурғимарҷонпарварӣ ба яке аз бахшҳои муҳим ва асосии соҳаи парандапарварӣ табдил ёфтааст. Соҳаи мазкур бо назардошти ҳарчи кам ва даромаднокии баланди худ дар байни дигар соҳаҳои истеҳсолкунандай тухм ва гӯшти паранда имрӯз маъруфияти хосса пайдо карда, аз нигоҳи иқтисодӣ ҳамчун соҳаи фоидаовар, осонидорашибонда, муфид ва зуд рушдкунандада шинохта шудааст.

Соҳаи мурғимарҷонпарварӣ бартарии зиёд дорад. Бартарии тиҷории соҳаи мурғимарҷонпарварӣ дар қиёс бо дигар соҳаҳои парвариш ва тиҷорати маҳсулоти мурғӣ дар он зоҳир мегардад, ки маҳсулоти ниҳоии мурғи марҷон дар муддати хеле кӯтоҳ ба даст оварда мешавад.

Бартарии иқтисодии истеҳсоли мурғи марҷон бошад аз рӯи он муайян ва баҳо дода мешавад, ки талаботи истеъмолкунандагон ба маҳсулоти ниҳоии он, ҳамчун ба гӯшти парҳезӣ ва безарари ғизоӣ, имрӯз хеле зиёд гаштааст ва ин раванд ба худ ҳарактери устувор ва мунтазам ривоҷбандаро қабул кардааст.

Ҳоло дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил зотҳо ва навъҳои гуногуни мурғи марҷон парвариш карда мешаванд: зотҳои биринҷӣ ва сафеди кавкази шимолӣ, зотҳои биринҷӣ ва сафеди масқавӣ, зоти сиёҳи тихоресӣ, зоти сафеди синапаҳн, зоти ўзбекии зардтоб, зоти англisisи сафеди синапаҳн ва ғайра.

Дар ҷумҳурии мо популятсияҳои маҳаллии мурғи марҷон парвариш карда мешаванд. Онҳо дар заминай зотҳои гуногуни мурғони марҷони воридотӣ оғарида шудаанд. Ранги пару боли онҳо асосан сиёҳ, сафед ва сиёҳусафед (ҷоларанг) мебошанд (расми 1).

Маҳалҳои асосии парвариши мурғи марҷонро ноҳияҳои Ёвон, Данғара, Рӯдакӣ, Ванҷ, Дарвоз ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Вазни модинаҳои онҳо то 7-9 кг ва наринаҳояшон то 11-13 кг шуда метавонад. Дар як сол онҳо метавонанд аз 30 то 50 дона тухм [3] ба бор оранд.

Таҳлилҳо ва андешаҳои болозикр моро ба ҳуло сабарорӣ ва натиҷагирии зайл водор месозанд: дар шароити мусоиди иқлими Тоҷикистон, ҳусусан шароити минтақаҳои кӯҳӣ ва наздиқӯҳии ин кишвари офтобрӯя, соҳаи мурғимарҷонпарварӣ метавонад ба яке аз соҳаҳои муҳими истеҳсолӣ ва ояндадори парвариши парандай гуштӣ табдил ёбад ва дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муассир бозад. Зеро дар кишвари мо барои рушди соҳаи мурғимарҷонпарварӣ пойгоҳи мувофиқ ва бузурги ғизоӣ гуногунранг ва гуногунтамъи мурғи марҷон вучуд дорад.



Расми 1 – Парвариши популятсияи мурғи марҷон махаллӣ дар шароити саҳро

Хусусиятҳои гӯшти мурғи марҷон. Тавре қайд кардем, мурғи марҷон яке аз бузургтарин парандаҳои парваришиёбандай соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Хусусиятҳои биологӣ ва иқтисодии ин мурғи наҷиб дар таҳқиқотҳои олимони соҳаи аграрии ҳам ҷумхурий ва ҳам хориҷӣ, масалан дар корҳои таҳқиқотии [3, 4] мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор гирифтааст, ки мо зимни амсиласозии марҳилаҳои ҳаёти он бештар ба далелҳои дар ҳамин таҳқиқотҳо дарҷёфта такя ҳоҳем кард.

Тибқи [3] вазни зиндаи наринаҳои мурғи марҷон то ба 18-20 кг ва модинаҳояш то ба 10-12 кг расида метавонанд, ки зиёда аз 70 фоизи онҳоро гӯшти тозаи истеъмолӣ ташкил медиҳад.

Гӯшти мурғи марҷон дорои беҳтарин хусусиятҳои ғизоӣ, тамъӣ ва табобатӣ мебошад. Истеъмоли он иммунитетро тақвият дода, кори мағзи сарро беҳтар мекунад ва низоми дилу рагҳоро ба танзим меорад. То 28% таркиби гӯшти онро сафеда (протеин) ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар гӯшти дигар намуди парандаҳо он ҳамагӣ 14-18 фоизро ташкил медиҳад. Гӯшти он аз оҳан, витаминҳо (хусусан витамини В) ва микроэлементҳо бой буда, микдори равғанҳои ҷарбии таркибаш хеле кам (2-5%) мебошад [2].

Табибон ҳосиятҳои ғизоии муғиди гӯшти мурғи марҷонро ба ҳисоб гирифта, истеъмоли онро ҳам барои одамони бо меҳнати вазнини ҷисмонӣ машғулбуда, ҳам барои шаҳсони бо фаъолияти зеҳниу ҷӯдӣ машғулбуда ва ҳам барои модарони ширдех тавсия медиҳанд.

Дар мавриди бо истифода аз технологияҳои мусоир ба роҳ мондани парвариши мурғи марҷон дар як сол аз 10 сар мурғ то 600 сар ҷӯча гирифтан мумкин аст. Аз ин миқдор ҷӯча метавон дар давоми сол ҳадди аққал 3 тонна вазни зинда ё 2,1 тонна гӯшти арzonу фоидабаҳш истеҳсол намуд [1].

Таҷрибаю мушоҳидаҳои мутаҳассисони соҳа нишон додаанд, ки суръати афзоиши биомассаи мурғи марҷони парвариший нисбат ба суръати афзоиши биомассаи мурғ, мурғобӣ ва қози парвариший зиёдтар мебошад. Дар давраи парвариши, ки 90-120 шабонарӯзро ташкил медиҳад, вазни зиндаи ҷӯчаҳои мурғи марҷон қариб 80-90 маротиба меафзояд ва ба 4,5-5,0 кг мерасад. Барои ба 1 кг зиёд намудани вазни ҷӯчаи он кифоя аст, ки 2,0-2,5 кг ҳӯрока ба он таъмин карда шавад [4].

Дар маҷмӯъ, хусусиятҳои баланди ғизоӣ ва парҳезии мурғи марҷон ва маззаи фавқулодаи гӯшти он имрӯз мартаба ва ҷойгоҳи онро дар қатори муғидтарин ғизоҳои мунтазам истеъмолкунандай инсон муайян кардааст.

Истеҳсоли чаҳонии гӯшти мурғи марҷон. Дар ҳоли ҳозир дар бисёр кишварҳои чаҳон тамоюли устувори болоравии истеҳсол ва истеъмоли гӯшти паранда мушоҳид мешавад. Тибқи маълумоти FAO (Food and Agriculture Organization) – Созмони озука ва кишоварзии СММ дар тӯли 30 соли охир истеҳсоли гӯшти паранда аз 1,5 миллион тонна ба 5,5 миллион тонна расонида шуда, тақрибан 3,7 маротиба афзудааст [14].

Дар солҳои 2010-2012 танҳо төъдоди мурғи марҷон дар тамоми чаҳон 476481 ҳазор сарро ташкил додааст ва истеҳсоли гӯшти он дар ин солҳо аз 5290 ҳазор тонна то ба 5610 ҳазор тонна расонида шуда, ба сари ҳар як нафар аҳолии курраи Замин дар як сол он 800 г (0,8 кг)-ро ташкил додааст. Дар соли 2015 бошад истеҳсоли гӯшти паранда ба 95 миллион тонна расонида шудааст [14].

Тайи солҳои зикршуда ШМА ва Бразилия дар истеҳсоли маҳсулоти паранда ва истеъмоли он дар сафи пеш қарор доштанд. Масалан, дар ШМА дар ин солҳо зиёда аз 55% истеҳсоли чаҳонии маҳсулоти мурғи марҷон ба роҳ монда шуда буд. Дар Италия ин нишондиҳанда ба 18%, дар Франсия ба 15%, дар Англия ба 7%, дар Германия низ ба 7% ва дар Бразилия ба 4% баробар буд [14].

Аммо бо дарназардошти гузориши маълумоти омории ширкати Strategies Agrifood дар бораи динамикаи истеҳсоли гӯшти мурғи марҷон дар Иттиҳоди Аврупо, ШМА, Бразилия ва дигар кишварҳои чаҳон, истеҳсоли гӯшти ин паранда дар Федератсияи Россия дар соли 2021 якбора 22,67% афзоиш ёфта ба 400,1 ҳазор тонна (дар вазни забҳшуда) расонида шудааст, ки ин нишондиҳанда Россияро дар чаҳон ба ҷои дуюм баровардааст [2].


Тибқи иттилооти «АгроВести» [1] оид ба шарҳи бозори гӯшти мурғи марҷон дар соли 2019 истеҳсоли чаҳонии гӯшти ин навъи мурғ 6,3 миллион тоннаро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2018 он 0,6% камтар будааст. Тайи солҳои 2015-2019 бо сабаби хуручи зукоми паранда ва дигар намуди бемориҳои ҳайвонот сатҳи ноустувори истеҳсоли маҳсулоти чаҳонии гӯшти паранда ба қайд гирифта шудааст.

Аз рӯи натиҷаҳои соли 2019 ба 10 кишвари чаҳон тақрибан 88% истеҳсоли умумии гӯшти мурғи марҷон рост омадааст, ки дар ин рӯйхат ШМА бо ҳачми истеҳсоли 2,6 миллион тонна гӯшт ё 42% аз нишондиҳандаи умумиҷаҳонӣ ба ҳайси бузургтарин истеҳсолкунандай гӯшти мурғи марҷон боқӣ мондааст. Ин нишондиҳанда назар ба ҳачми истеҳсоли Бразилия (613,3 ҳазор тонна ё 10% истеҳсоли чаҳонӣ) 4 баробар бештар аст. Пешсафони дигари истеҳсоли мурғи марҷон Германия, Полша, Франсия ва Италия дониста шудаанд. Соли 2019 ФР бо саҳми 4,4% дар истеҳсоли чаҳонии гӯшти мурғи марҷон (276,1 ҳазор тонна) дар ҷои ҳафтум қарор гирифтааст [14] (расмҳои 2-4).



Расм 2 – Диаграммаи истеҳсоли гӯшти мурғи марҷон дар чаҳон (ҳазор тонна).

Манбаъ: Маълумоти FAOSTAT [14]



Расми 3 – Хиссаи бузургтарин истехсолкунандагони чаҳон дар истехсоли гӯши мурғи марҷон дар соли 2019 (%). Манбаъ: Маълумоти FAOSTAT [14]


Гарчанде дар соли 2019 истеъмоли гӯши мурғи марҷон (6,29 миллион тонна) нисбат ба соли 2018 дар тамоми чаҳон коҳиш (3,3%) ёфта бошад ҳам, vale дар маҷмӯъ шурӯъ аз соли 2015 инҷониб истеъмоли чаҳонии ин навъи маҳсулот баҳусус дар кишварҳои Осиё, Шарқӣ Наздик ва Африка ба андозаи 4,8% афзоиш ёфтааст [14] (расми 5).



Расми 4 – Динамикаи истехсоли гӯши мурғи марҷон дар бузургтарин истехсолкунандагони чаҳон (ҳазор тонна). Манбаъ: Маълумоти FAOSTAT [14]

Рисунок 4 – Динамика производства мяса индейки в крупнейших мировых производителях (тыс. тонн). Источник: Данные FAOSTAT [14]

Figure 4 – Dynamics of turkey meat production in the world's largest producers (thousand tons). Source: FAOSTAT data [14]



Расми 5 – Динамикаи истеъмоли гӯшти мурғи марҷон дар ҷаҳон дар солҳои 2015-2019 (ҳазор тонна). Манбас: Маълумоти FAOSTAT [14]

Рисунок 5 – Динамика потребления мяса индейки в мире в 2015-2019 гг. (тыс. тонн). Источник: Данные FAOSTAT [14]
Figure 5 – Dynamics of consumption of turkey meat in the world in 2015-2019 (thousand tons). Source: FAOSTAT data [14]

Тарзи ташкили ҳочагии мурғимарҷонпарварӣ. Ҳочагиҳои муосири мурғимарҷонпарварие, ки сикли пурраи истеҳсолӣ доранд, метавонанд дар як сол аз 500 ҳазор то 1 миллион сар мурғи марҷон парвариш кунанд ва ба истеъмолкунандагон дастрас намоянд. Ин гуна ҳочагиҳои парандапарварӣ маъмулан дорои якчандтогӣ сех барои парвариш ва нигаҳдории мурғони волидайӣ (мурғҳои наслдиҳанда, тухмӣ), мурғҳои таъмириӣ (мурғҳои эҳтиёти барои ҷойгузини мурғҳои наслдиҳанда), сехҳои инкубатсионӣ, сехҳои парвариши мурғи гӯштӣ, сехҳои забҳи паранда ва сехҳои сардкунанда (яҳдонӣ) мебошанд [9].

Барои он ки парвариши мурғи марҷон фоидаи зиёд ба даст биёрад, бисёр муҳим аст, ки ҳочагии мурғимарҷонпарварӣ дуруст бунёд ва ташкил карда шавад:

зотҳои мурғи марҷонеро интихоб кардан лозим аст, ки ба муҳити маҳали парвариш мувофиқ бошанд;

ба ташкили комплекси мурғимарҷонпарварӣ оқилона муносибат зоҳир кардан лозим аст;

тараққиёт ва рушду инкишофи ҳочагии мурғимарҷонпарвариро аз диdi оянда ба нақша гирифтани лозим аст.

Ҳароҷотҳои назарраси молиявӣ дар созмондиҳии ҳочагии мурғимарҷонпарварӣ асосан ба ҳаридани замини пойгоҳӣ барои соҳтмони комплекси мурғпарварӣ, соҳтмони худи комплекс, наасб ва танзими таҷҳизоти технологӣ, ҳариди зотҳои мувофиқи парандагон барои парвариш ва ҳаридории ғизои мурғи марҷон рост меояд. Ҳачми сармоягузорӣ бештар аз иқлими маҳал, интихоби усули парвариши мурғи марҷон ва аз мавҷудияти майдони истеҳсолии ҳусусии ҳочагӣ вобастагӣ дорад.

Дар мавриди дуруст ташкил кардан, соҳтан ва созмон додани комплекси ҳочагии мурғимарҷонпарварӣ истеҳсолот метавонад дар зарфи 2-5 соли фаъолияти муваффақона ва босамари он тамоми ҳароҷоти худро пӯшонад ва ба фоидаоварӣ ҳусни оғоз баҳшад. Даромаднокӣ ва фоидаи соф аз парвариши мурғи марҷонро метавон то ба 98 фоиз расонид [11].

Ба нишондиҳандаҳои асосии сифати парвариши мурғи марҷон, ки бояд ҳар як мурғпарвари навкор ба онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намояд, зеринҳоро доҳил кардан мумкин аст [4]:

суръати (афзоиши) вазнафзункуни ҳарҳаftaини мурғи марҷон (нарина – 145 г, модина – 90 г);

муқовимати баланди организми мурғ ба бемориҳо;

таносуби баланди вазни зинда (100%) ва вазни забҳшудаи мурғи марҷон (81%) (барои муқоиса, масалан, мурғи бройлерӣ 72%, чорвои калони шоҳдор 60%);

арзиши пасти истеҳсоли як килограмм гӯшти мурғи марҷон;


арзиши (нархи) баланди фурӯши як килограмм гӯшти мурғи марҷон.

Даромади минбаъдаи ҳочагии мурғимарҷонпарвариро аз ҳисоби дар ҳудуди ҳочагӣ соҳтани сехҳои забҳ ва истеҳсоли гӯшт, аз ҳуд кардани технологияҳои мукаммали коркарди гӯшти мурғи марҷон ва дар шакли маҳсулоти гуногун (масалан, гӯшти мурғи тозакардашудаи яклухт, гӯшти ба қисматҳо ҷудокардашудаи мурғ, ҳасибу ҳасибчаҳо, шнитсел, котлет ва ҳар гуна маҳсулоти дигари нимтайёр) ба истеъмолкунандагон пешкаш намудани онҳо зиёд гардонидан мумкин аст.

Омилҳои беҳдошти мурғимарҷонпарварӣ. Муҳимтарин омилҳои дастрасӣ ба истифодаи самараҳашни нерӯи генетикии мурғи марҷон аз дуруст ташкил кардани соҳтори мурғхонай, назорати қатъӣ бурдани ҳолати санитарии он, омода намудани ратсиони оптималӣ ва шароити хуби муҳити зисти мурғон вобаста мебошанд [4]. Фароҳам овардани шароити мусоид барои беҳдошти саломатии парандагон дар якҷоғӣ бо таъмини муваффақонаи ғизои онҳо ғарави равнақи соҳаи мурғимарҷонпарварӣ дониста мешавад.

Банақшагирӣ ва татбиқи чораҳои зарурии санитарӣ барои пешгирии пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои парандагон муҳим арзёбӣ карда мешавад. Қадамҳои ниҳодашаванд баъд ба пурра нест намудани бактерияҳо, вирусҳо, мағоракҳо, паразитҳо ва ҳашаротҳои зараровару хатарнок аз муҳити зисти парандагон нигаронида шаванд.

Парандапарварон баъд чиддан талаботи ҳатмии дар як бино нигоҳ надоштани якчанд гурӯҳҳои синнусолии мурғонро риоя кунанд. Макони ҷойгиршавии парваришгоҳҳои мурғи марҷон баъд бо бардоштани деворҳои маҳдудкунанда ва бетон намудани майдончаҳои назди мурғонаҳо аз дигар парваришгоҳҳо, масалан чорво, моҳӣ ё парандапарварӣ, дар масофаҳои аз ҳамдигар дур муайян карда шаванд. Бинои мурғонаҳои парвариши чӯчаҳо ва ҷавонаҳоро аз бинои мурғонаҳои фарбехӯни мурғони марҳилаи ниҳоӣ ҷудо ҷойгир кардан ба мақсад мувоғиқ аст, то ки раванди сироятёбӣ аз бемориҳои инфексионии байни парандагон пешгирий карда шавад (расми 6).



Расми 6 – Тарзи парвариши нигоҳубини мурғи марҷон дар муҳити пӯшида

Дар соҳаи парандапарварӣ ду навъи низоми микроиқлими мурғонаҳои мурғимарҷонпарвариро фарқ мекунанд: муҳити мурғонавии кушода ва муҳити мурғонавии пӯшида.

Низоми микроиқлими мурғонаҳои навъи кушода бо деворҳои калони кушодаи худ, ки метавонанд вобаста ба масрафи ҳаво ё ҳарорат бо жалюзахои пленкавии танзимшаванд ё тирезаҳои табақабандишишаванд таъмин бошанд, тавсиф дода мешаванд. Дар низоми микроиқлими мурғонаҳои навъи пӯшида бошад, ҳавои тоза тавассути сӯроҳиҳои маҳсус ё вентиляторҳои дар деворҳо наасбушуда ворид мегардад (расми 6).

Ҳамин тарик, микроиқлими мурғона ва сифати ҳавои он омилҳои калидии парвариши босамари мурғи марҷон ба ҳисоб мераванд. Барои дар сатҳи баланд ташкил намудани парвариши мурғи марҷон, ҳатман бо гази оксиген дуруст таъмин намудани мурғона, ҳориҷ намудани микдори номақбули гармӣ ва намӣ аз он, коҳиш додани ҷангӯ губор ва газҳои зараровари дохили он, ба монанди аммиак, диоксид ва монооксиди карбон зарур ҳисобида мешаванд.

Сифати ҳавои дохили мурғона аз системаҳои вентилятсионӣ ва гармидиҳандай он саҳт вобаста мебошад, зеро маҳз ин омилҳо метавонанд шароити дохили мурғонаро бо шароити муҳити атроф наздик кунонанд [2].

Хулосаҳо ва натиҷаҳои ҷамъбастӣ:

Омӯзиш ва таҳлили адабиёти соҳавӣ оид ба парандапарварӣ собит месозанд, ки соҳаи мурғимарҷонпарварӣ низ дар қатори дигар соҳаҳои кишоварзӣ метавонад дар баланд бардоштани иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши муассир дошта бошад.

Соҳаи мурғимарҷонпарварӣ метавонад дар шароити иқлими Тоҷикистон, хусусан дар шароити минтақаҳои кӯҳӣ ва наздикуҳӣ ба яке аз соҳаҳои муҳими истеҳсолӣ ва ояндадори парвариши парандай гуштӣ табдил ёбад.

Аз рӯи хусусиятҳои биологӣ ва иқтисодии парандаҳои навъи гӯшти гӯшти мурғи марҷон ба яке аз манбаъҳои асосӣ, сермаҳсул ва аълосифати парҳезӣ, табобатӣ ва серсафеда доҳил мешавад. Таҳлили истеҳсоли гӯшти мурғи марҷон дар мамлакатҳои гуногун нишон медиҳад, ки ҳоло истеҳсол ва истеъмоли гӯшти ин паранда дар ҷаҳон тамоюли болоравии устувор дорад.

Омилҳои дастрасӣ ба истифодаи васеъ ва самарбахши маҳсулоти мурғи марҷон – ташкили дурусти соҳтори мурғхона, назорати қатъии ҳолати санитарӣ, ратсиони оптимальӣ ва шароити хуби муҳити зисти мурғон дониста мешаванд.

Банақшагирӣ ва татбиқи ҷораҳои зарурии санитарӣ барои пешгирии пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои паранда муҳим арзёбӣ карда мешавад.

Адабиёт

1. Агростести [Электронный ресурс] // https://agrovesti.net/lib/industries/_poultry/obzor-gunka-myasa-indejki.html (Дата обращения: 16.12.22).
2. Агроинвестор [Электронный ресурс] // <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37417-proizvodstvo-indeyki-vyroslo-pochti-na-23/> (Дата обращения: 16.12.2022).
3. Бобозода, О. С. Омӯзиши муқоисавии сифатҳои маҳсулнокии мурғи марҷони зоти сафеди қафасаи синапаҳм ва популятсияҳои маҳаллӣ дар шароити Ҷануби Тоҷикистон [Захираи электронӣ] // http://vakroygohi_dodaho.tj/ko/dissertasiya/display.php (Санаи муроҷиат: 27.12.22).
4. Информация по откорму индеек [Электронный ресурс] // www.kartzfehn.de (Дата обращения: 27.12.22).
5. Комилиён, Ф. С. Амсиласозии компьютерии ҳаёти гулмоҳӣ дар бассейн / Ф.С. Комилиён, Ф.Т. Шамсов. – Душанбе: Ирфон, 2021. – 151 с. – EDN: [IPOOTB](#).
6. Комилиён, Ф. С. Мушкилоти амсиласозии математикӣ ва компьютерии экосистемаҳои маҳзанҳои обӣ дар Тоҷикистон ва арзёбии динамикаи заҳираҳои биологии онҳо / Ф.С. Комилиён // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – № 4. – С. 98-118.
7. [Комилов, Ф. С. Компьютерное моделирование экосистем водохранилищ](#) / Ф.С. [Комилов](#). – Душанбе: Соҳибкор, 2010. – 240 с. – EDN: [LBRMMV](#).
8. Комилов, Ф. С. Математическое моделирование экосистем водохранилищ / Ф.С. Комилов, В.П. Пархоменко. – М.: ВЦ РАН, «Сообщение по прикладной математике», 2003. – 46 с. – EDN: [QKMEUH](#).
9. Куев, А. И. О моделировании структуры производства индюшатины [Электронный ресурс] / А.И. Куев // Экономика и математические методы. – 2013. – Том 49. – № 2. – С. 120-127 // <https://naukarus.com/o-modelirovani-struktury-proizvodstva-indyushatiny> (Дата обращения: 15.12.2022).
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи паррандапарварӣ» (аз 21 июли соли 2010, № 633) [Захираи электронӣ] // majmilli.tj/qaonuni-qt-dar-boraai-parrandaparvarai/ (Санаи муроҷиат: 23.12.22).
11. Меркулова, Н. Выращивание индеек. Рентабельность около 100% [Электронный ресурс] / Н. Меркулова // <https://www.openbusiness.ru/biz/business/vyrashchivanie-indeek-rentabelnost-okolo-100/> – портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса (Дата обращения: 15.12.2022).
12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» (23.12.2022) [Захираи электронӣ] // <https://mfa.tj/tg/main/view/11820/pajomi-prezidenti-jumhurii-tojikiston-muhtaram-emomali-rahamon-dar-boraai-samthoi-asosii-sijosati-dokhili-va-khorijii-jumhuri> (Санаи муроҷиат: 12.05.2023).
13. Сомонаи вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон // <https://www.facebook.com/MinAgroTaj/> (Санаи муроҷиат: 15.12.2022).

14.FAO (Food and Agriculture Organization) [Electronic resource] // https://ru.wikipedia.org/wiki/Food_and_agriculture_organization_of_the_UN (Date of the application: 16/12/2022).

Дар мақолаи мазкур нақши паррандапарварӣ дар иқтисодиёт ва амнияти озукавории Чумхурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифта, ба дурнамои рушди мурғпарварӣ таваҷҷӯҳ карда шудааст. Маълумотҳои статистикӣ аз афзудани роли мургпарварӣ дар мустаҳкам намудани иқтисодиёти мамлакат шаҳодат медиҳанд. Дар соли 2020 дар Тоҷикистон 177 корхонаи мурғпарварӣ фаъолият дошта, истеҳсоли гӯшти мурғ ба 30,6 ҳазор тонна расида, нисбат ба соли қаблӣ 1,9 баробар афзоиш ёфтааст. Хиссаи зиёди маҳсулотро колхозу соаҳозҳо (78,2 фоизи ҳачми умумӣ) ба даст меоранд. Муваффақиятҳои ин соҳаро маълумот дар бораи ҳашт баробар афзоиш додани истеҳсоли гӯшти парранда ва 11 баробар кам кардани воридоти он, ки Президенти Чумхурии Тоҷикистон эълон кардааст, дар соли 2022 тасдиқ мекунад.

Асоси ҳуқуқии ин соҳаро Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи паррандапарварӣ» (2010) ташкил медиҳад, ки муносибатҳои байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро танзим мекунад. Дар ин макола ҳусусиятҳои биологии мурги гвиней, арзиши гизоии онҳо ва манфиатҳои парвариши онҳо муфассал таҳлил карда мешавад. Паррандаҳои Гвинея, ки ба оилаи паррандаҳои даштӣ доҳил мешаванд, ба шароити иқлими гуногун мутобиқ шудаанд ва манбаи пурарзиши гӯшти парҳезӣ мебошанд. Кайд карда мешавад, ки дар шароити Тоҷикистон мурғпарварӣ соҳаи муҳимми истеҳсолот шуда метавонад.

Барои оптимизатсияи равандҳои истеҳсолӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳо, истифодаи усулҳои математикии моделсозии динамикаи саршумор ва биомассаи паррандагон пешниҳод карда мешавад. Таъқид карда мешавад, ки паррандапарварӣ нисбатан оддӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидаовар буда, ин соҳаро барои тараккиёт ҷолиби диккат мегардонад. Дар охир ҳулоса мешавад, ки мурғпарварӣ барои таъмини амнияти озукаворӣ ва рушди иқтисоди Тоҷикистон муҳим аст.

Калидвожаҳо: паррандаҳои Гвинея, саршумор, марҳилаҳои ҳаёт, режими технологӣ, паррандапарварӣ, заминаи биологӣ, заминаи иқтисодӣ, моделсозӣ.

БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ИНДЕЙКИ

Данная статья посвящена анализу роли птицеводства в экономике и продовольственной безопасности Республики Таджикистан, с акцентом на перспективы развития цесарководства. Статистические данные свидетельствуют о растущей роли птицеводства в укреплении экономики страны. В 2020 году в Таджикистане функционировало 177 птицеводческих хозяйств, производство мяса птицы достигло 30,6 тыс. тонн, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Значительный вклад в производство вносят коллективные и дехканские хозяйства (78,2% от общего объема). Успехи отрасли подтверждаются данными о восьмикратном увеличении производства мяса птицы и одиннадцатикратном сокращении импорта, озвученными Президентом Республики Таджикистан в 2022 году.

Правовую основу отрасли составляет Закон Республики Таджикистан «О птицеводстве» (2010 г.), регулирующий отношения между производителями и потребителями. В статье подробно рассматриваются биологические особенности цесарок, их пищевая ценность и преимущества разведения. Цесарки, происходящие из семейства степных птиц, адаптированы к различным климатическим условиям и являются ценным источником диетического мяса. Отмечается, что в условиях Таджикистана цесарководство может стать важной отраслью производства.

Для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности использования ресурсов предлагается применение методов математического моделирования динамики популяции и биомассы цесарок. Подчеркивается, что разведение цесарок относительно простое и экономически выгодное, что делает эту отрасль привлекательной

для развития. В заключение делается вывод о важности цесарководства для обеспечения продовольственной безопасности и экономического развития Таджикистана.

Ключевые слова: индейка, популяция, этапы жизни, технологический режим, птицеводство, биологическая основа, экономическая основа, моделирование.

BIOLOGICAL AND ECONOMIC BASES OF MODELING THE TURKEY POPULATION

This article analyzes the role of poultry farming in the economy and food security of the Republic of Tajikistan, with a focus on the prospects for developing guinea fowl breeding. Statistical data indicate the growing role of poultry farming in strengthening the country's economy. In 2020, 177 poultry farms operated in Tajikistan, poultry meat production reached 30.6 thousand tons, increasing 1.9 times compared to the previous year. Collective and dehkan farms (78.2% of the total volume) make a significant contribution to production. The industry's successes are confirmed by data on an eightfold increase in poultry meat production and an elevenfold reduction in imports, announced by the President of the Republic of Tajikistan in 2022.

The legal basis of the industry is the Law of the Republic of Tajikistan "On Poultry Farming" (2010), which regulates relations between producers and consumers. The article examines in detail the biological characteristics of guinea fowl, their nutritional value, and the advantages of breeding them. Guinea fowl, originating from the steppe bird family, are adapted to various climatic conditions and are a valuable source of dietary meat. It is noted that in the conditions of Tajikistan, guinea fowl breeding can become an important branch of production.

To optimize production processes and improve resource efficiency, the use of mathematical modeling methods for the dynamics of the guinea fowl population and biomass is proposed. It is emphasized that raising guinea fowl is relatively simple and economically advantageous, which makes this industry attractive for development. In conclusion, the importance of guinea fowl breeding for ensuring food security and economic development of Tajikistan is concluded.

Keywords: turkey, population, life stages, technological regime, poultry farming, biological basis, economic basis, modeling.

Дар бораи муаллиф:

Солихзода Диловари Имомалий
Ассистент кафедраи информатики
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
Суроға: Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ, 17.
Тел.: (+992) 900 24 22 93
E-mail: dilo1991dil@mail.ru.

Об авторе:

Солихзода Диловари Имомали
Ассистент кафедры информатики
Таджикский национальный университета
Адрес: Таджикистан, 734025, г. Душанбе,
пр. Рудаки, 17.
Тел.: (+992) 900 24 22 93
E-mail: dilo1991dil@mail.ru.

About the author:

Solihzoda Dilovari Imomali
Assistant of the Informatics Department of
the Tajik National University
Address: 17, Rudaki av., Dushanbe, 734025,
Tajikistan
Ph.: (+992) 900 24 22 93
E-mail: dilo1991dil@mail.ru.

**ИСТИФОДАИ УСТУВОРИ ЗАХИРАХОИ РАСТАНИҲОИ
ШАҲДИҲАНДА САМТИ МУҲИМ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУҚАВОРӢ ДАР МАМЛАКАТ**

*Мирзозода С. М., Ҳисайнов Д. Э., Ҳакимова А. С.
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абубабуллоҳи Рӯдакӣ*

Дар солҳои охир дар ҷаҳон бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ба растаниҳои ёбои ва киштшаванда аҳамияти бештар зоҳир мегардад. Ҳамзамон оиди сермаҳсул намудани онҳо корҳои селексионии зиёде анҷом дода шудааст. Дар ин масаъла, растаниҳои шаҳдидҳанда, ки аҳамияти муҳими озуқаворӣ, иқтисодӣ, доруворӣ, экологӣ, илмӣ-техникӣ ва иҷтимоиро доранд, хеле аҳамияти зиёд доранд.

Дар кори илмии мо ҳангоми чудо карданӣ самти иҷтимоӣ ба сатҳи қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва ташкилотҳои истеҳсолӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ, робитаи субъектҳои ҳочагидорӣ бо ташкилотҳои занбӯриасалпарварӣ ва дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ диққати маҳсус дода шуда, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ба тақсимоти ҳудудии меҳнат дар маҷмааи агросаноатӣ ва аз ҷиҳати экологӣ муайян намудани ҳолати муҳити зист барои баҳодиҳии минбаъдаи таъсири антропогенӣ ва шарти истифодаи устувори захираи растаниҳои шаҳддори ҳудуди таъкид карда шудааст.

Вобаста ба ин, масъала истифода ва ҳифзи захираҳои табииӣ, ҳамзамон захираи растаниҳои шаҳдидҳанда бояд рушди соҳаи иқтисодиёт ва беҳтар намудани вазъи муҳити зистро дар асоси истифодаи оқилона ва ҳамзамон аз ҷиҳати экологӣ беҳатар барои ҳалли масъалаҳои амнияти озуқаворӣ дар мамлакатамон таъмин намоянд. Ин ҳадаф дар тамоми шоҳаҳои ҳокимиияти давлатӣ ва идоракуни ҳокимиияти маҳалӣ бояд иҷроиши ҳудро ёбад. [1. с, 88-95]

Истифодаи устувори табиат, пеш аз ҳама, бояд дар самти пешбуруди устувори маҷмуи фаъолиятҳои ҳочагидориро таъмин намояд, ки ҳуҷатҳои даҳлдорро дар ин самт дошта бошанд ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ ҳифз карда шаванд, инчунин онҳо ба муқовимат бо таъсири манғии иқтисодӣ ва экологӣ мусоидат намуда, ба консепсияи рушди устувор бо ҳифзи тамоми нерӯи захираҳои табииӣ комилан ҷавобгӯ бошанд. Роҳандозии фаъолияти самараҳаҳш дар ин самт ба муқовимат ба бисёр таъсири манғии омилҳои муҳити доҳилӣ ва беруна, аз ҷумла иқтисодӣ, экологӣ, қувваҳои табиии табиат, қобилияти пешгири ё суст карданӣ таназзули иқтидори истеҳсоли маҳсулоти соҳаи занбӯриасалпарварӣ мусоидат ҳоҳад кард. Дар айни замон, ба роҳ мондани устувории кор дар ин самт ба ҳифзи майдони растаниҳои арзишманди шаҳдидҳанда ва баланд бардоштани ҳосилнокии иқтидори захиравии онҳо мусоидат ҳоҳад кард.

Ҳамин тариқ, истифодаи оқилонаи захираи растаниҳои шаҳдидҳандаи минтақаи Кӯлоб тибқи консепсияи рушди устувор бо нигоҳ доштани тамоми иқтидори захираҳои табиии минтақа аз ҷумла растаниҳои шаҳдидҳанда барои қонеъ гардонидани талаботи рузазуни аҳолӣ ва саноати мамлакатамон ба маҳсулоти занбӯри асал амалӣ карда мешавад.

Захираҳои устувор ва беҳатари растаниҳои шаҳдидҳандаи минтақа омили муҳим ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат мебошанд. [3, с, 54-98]

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои таъмин намудани рушди устувори истифодаи захираи растаниҳои шаҳдидҳанда барои таъмини амнияти озуқавории кишвар.

Намудҳои амнияти озуқаворӣ	Нишондиҳандаҳое, ки истифодаи устувори захираҳои асали табииро барои таъмини намудани амнияти озуқаворӣ хизмат мекунанд
Озуқаворӣ	Ҳифз ва такрористеҳсолии растаниҳои серҳосили шаҳдидҳанда ва дурнамои асали табии барои таъмини аҳолӣ бо ғизои солим, маҳсулоти доруворӣ ва ашёи

	хоми саноатй ба миқдоре, ки на танҳо барои рушди иқтисодии мамлакат, балки барои зиёд кардани хиссаи маҳсулоти содиротй дар ин самт ва коҳиш додани сатҳи воридоти маҳсулот.
Иқтисодӣ	Таъсири муассир ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва кишвар дар асоси ҷалби минтақаҳои қаблан истифоданашуда, барқарорсозӣ ва азхудкуни заминаи захиравии навтаъсис, рушди занбӯриасалпарварӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулоти занбӯриасалпарварӣ
Истехсолӣ	Тавссеаи бисёрҷониба истехсоли маҳсулоти занбӯриасалпарварӣ барои нигоҳ доштани суръати устувори рушди иқтисодӣ, бо арзиши изофай баланд ва даромаднокӣ
Экологӣ	Ҳифзи популяцияҳои табиӣ дар ҳолати табиӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии онҳо.
Технологияи нав ва илм	Рушди рақобатпазирӣ маҳсулоти соҳаи занбӯриасалпарварӣ дар бозори ҷаҳонӣ, ҳамзамон фароҳам овардани шароит барои таҳия ва ҷорӣ намудани технологияҳои интенсивии маҳсулоти занбӯриасалпарварӣ ва навсозии маҷмуи иқтидори истехсолии он
Маънавӣ	Фароҳам овардани қитъаи замин барои ҳама гуна истифода иҷозатдодашуда, андозбандии имтиёзноми истифодабарандагони замин аз ҳисоби табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири аҳолӣ

Дар ин самт ҳангоми таҳлили самтҳои захиравии амнияти миллӣ, бояд қобилияти иқтидори захираи ҳудуд ҳамчун воситаи асосии истехсоли намудҳои гуногуни фаъолият дар назар дошт. Инчунин бояд қайд кард, ки таъмини самараноки намудҳои зикршудаи амният танҳо дар асоси гузаронидани пойгоҳи захиравии асалпарварии минтақа дар системаи идоракунӣ, ба роҳ мондани мониторинги самарарабахши таҳдидҳои эҳтимолии амният ва қабули саривақтии санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдор имконпазир аст.


Вазифаи Стратегии идоракунӣ ва истифодаи устувори иқтидори захираҳои асалпарварии Тоҷикистони ҷанубу шарқӣ, қабл аз ҳама, бояд ба нишондиҳандай рушди бехатар ва устувори иқтисодиёт дар сатҳи ҳурд ва қалон асос ёбад. Бояд дар назар гирифт, ки ҳама гуна тадбирҳои андешидашуда, ки ҳангоми идоракунӣ ва истифодаи устувори иқтидори захиравии захираҳои асали табии амалий карда мешаванд, бояд ба паст кардани сатҳи ҳавфҳо дар ҳар як қаламрави мушахҳас равона карда шаванд. Ҳамзамон бояд ба назар гирифт, ки самти идоракунӣ ва ташкилию ҳудудии истифодаи самараноки захираи растаниҳои шаҳదори минтақа бо назардошти ба даст овардани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи соҳаи занбӯриасалпарварӣ аз таъмини ҳочагиҳои занбӯриасалпарварӣ барои ин мақсадҳо иборат аст. Мутобиқати ҳудуд бо истифода аз маълумоти мониторинг муайян карда мешавад ва таъсири пешбинишуда танҳо ҳангоми бартараф кардани ҳатари таъсири манғӣ ва ҳатарнок ба захираҳои онҳо ба даст оварда мешавад [6, с. 46-78].

Моҳияти иқтисодию экологӣ ва масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар ин самт аз он иборат аст, ки ҳангоми истехсоли маҳсулот асал аз ҷиҳати экологи тоза, балки тамоми номгуи маҳсулот, ки ҳамчунин дар соҳаи занбуриасалпарварӣ ба миқдори кифоя ва меъерҳои нишондиҳандай табиию биологи ва тиббӣ бояд мувофиқат кунад. Баррасии мушкилот нишон медиҳад, ки имрӯз ҳам дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар кишварҳои ҷаҳон таалобот ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза босуръат меафзояд.

Самти идоракунӣ ва ташкилию ҳудудии минтақаҳо ин ба даст овардани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза аз таъмини субъектҳои ҳочагидорӣ дар маҳалҳо бо воситаҳои зарурӣ барои фаъолияти ҳочагидорӣ ва истехсолӣ бо истифода аз маълумоти ҳадамоти мониторинг иборат аст. Дар ин маврид, таъсири идоракуниро танҳо дар суръате ба даст овардан мумкин аст, ки агар ҳамаи ҳатарҳое, ки ба захираҳои табиӣ таъсири манғӣ доранд, бартараф кардан

лозим. Аз чумла, заминҳои таъиноти кишоварзӣ бо мақсади коҳиш ё пурра бартараф кардани намудҳои зерини таъсири хатарнок идора карда мешаванд [7, с. 34-92].

Чадвали 2. Омилҳои асосие, ки ба таъмини истифодаи устувори захираҳои шаҳд таъсири манғӣ мерасонанд.



Тазаккур бояд кард, ки дар системаи идоракунии давлати дар самти истифодаи захираҳои табии ва замин, пеш аз ҳама, хусусияти ҳудудии ташаккули истифодаи захираҳои бехатари экологии табиат мебошад.

Самарабаҳшии қарорҳо оид ба идоракунӣ ва амалҳо дар самти танзими минтақаҳои табии ба беҳтарнамудани вазъи муҳити зист ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи давлатӣ мусоидат мекунанд, ки ба татбиқи барномаҳои рушди устувори кишвар мувофиқат мекунанд.

Барои таъмини рушди истифодаи захираҳои аз ҷиҳати экологии бехатар, бояд маҷмӯи таъсири идоракунӣ ва танзимкунандаро мақсаднок амалӣ соҳт. Ҳифзу истифодаи устувори ҷамоатҳои табиии минтақаҳои кӯҳӣ бе ҷорабинҳои муайянсозии ҳудудӣ ва банақшагирӣи экологӣ амалӣ карда намешавад [9, с. 65-102]. Ин равиш бояд дар нигоҳ доштани мувозинати экологӣ ва таъмини рушди устувори қаламрав ва нигоҳ доштани гуногунии биологӣ ва ландшафтӣ нақши асосӣ дошта бошад. Ҳали самараноки ин мушкилот метавонад барои таъмини амнияти озукавории Тоҷикистони ҷанубу шарқӣ ва умуман Ҷумҳурии Тоҷикистон як фиshanги муҳим гардад.

Адабиёт

- Глухов, М. М. Важнейшие медоносные растения и способы их разведения // Государственное издательство сельскохозяйственной литературы / М.М. Глухов. – М.: 1959. – 624 с.
- Григорьев А. А. Современная экспансия Juniperus sibirica Burgsd. в горные тундры, луга и редколесья в горах Северного Урала / С. Балакин // Экология: факты, гипотезы, модели : материалы конференции молодых ученых, посвящ. Году экологии в России, 27-31 марта 2017 г. // Ин-т экологии растений и животных УрО РАН. / А. А. Григорьев - Екатеринбург: Лисица, 2017. - С. 31-34.
- Ибрагимова, Р.А. Нақши иқтидори сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли минтақаи Кӯлоби Ҷумҳурии Тоҷикистон) // Дис.номз. илмҳои ҷуғр / Р.А. Ибрагимова. - Душанбе, 2023. - 184 с.
- Ишемгулов, А.М. Научное обоснованное рационального использования биологических ресурсов Южного Урала для производства и переработки продукции пчеловодства // Автореф. дис. ... д-ра биол. Наук / А.М. Ишемгулов. - Уфа, 2005. - 46 с.
- Керефова, И.Б. Эколого-биологические особенности лесных медоносов Нижнего Дона и пути повышения их медопродуктивности / И.Б. Керефова // Дис.канд. с.-х. наук. - Новочеркасск, 2002. - 109 с.
- Клочко, Р. Т. Экологические проблемы пчеловодства и возможные пути их решения / Р.Т. Клочко // Материалы международной практической конференции «Современное пчеловодство. Проблемы, опыт, новые технологии», Ярославль, 2010. – С. 140-144.

7. Кривцов, Н.И. Нектароносные растения Рязанской области и их пыльца / А.П. Савин, С.В. Полевова, Н.Г. Билаш, Ю.В. Докукин. - Рязань, 2007. - 288 с.
8. Колбина, Л.М. Медоносные ресурсы естественных и аграрных фитоценозов Западного Предуралья / С.Н. Непейвода, И.В. Масленников, М.Г. Зорина, А.С. Осокина // Материалы всероссийской научно-практической конференции: Научные основы ведения растениеводства и кормопроизводства в условиях евро-северо-востока Российской Федерации. – ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – С. 150-156.
9. Комлацкий, В.И. Пчеловодство / С.В. Логинов, С.А. Плотников. - Краснодар, 2006. – 461 с.

ИСТИФОДАИ УСТУВОРИ ЗАХИРАҲОИ АСАЛ - ФИШАНГИ МУҲИМ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ

Ин мақола ба масъалаи рушди истифодаи устувори захираҳои асал парварӣ ҳамчун фишангӣ муҳим дар таъмини амнияти озукавории Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст.

Дар солҳои охир ба намояндагони ояндадори растаниҳои ваҳшӣ диққати бештар дода мешавад. Дар ин робита, захираҳои асал, ки аҳамияти муҳими озукаворӣ, иқтисодӣ, истеҳсолӣ, экологӣ, илмӣ-техникӣ ва иҷтимоиро доранд, хеле ояндадор мебошанд.

Муаллиф чунин мешуморад, ки ба сатҳи қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва ташкилотҳои истеҳсолӣ диққати маҳсус додан, робитай субъектҳои хочагидориро бо ташкилотҳои занбӯри асалпарварӣ ва дигар соҳаҳои хочагӣ таъмин кардан зарур аст. Аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ба тақсимоти ҳудудии меҳнат дар маҷмааи агросаноатӣ ва аз ҷиҳати экологӣ ба вазъи муҳити зист барои арзёбии минбаъдаи таъсири сатҳи сарбории антропогенӣ ва заминаҳои истифодаи устувори захираҳои асали қаламрав диққат додан зарур аст.

Муаллиф мутмаин аст, ки ҳангоми истифода ва идоракуни захираҳои асал бояд рушди мутавозини иқтисодиёт ва беҳбуди вазъи муҳити зист дар асоси истифодаи устувор, оқилона ва аз ҷиҳати экологӣ бехатар барои ҳалли масъалаҳои амнияти озукаворӣ таъмин карда шаванд.

Ба роҳ мондани кори устувор, нигоҳ доштани майдони растаниҳои арзишманди асал ва баланд бардоштани ҳосилнокии иқтидори захиравии онҳо мусоидат мекунад.

Дар маҷмӯъ, истифодаи устувори захираҳои асали минтақа тибқи консепсияи рушди устувор бо нигоҳ доштани тамоми иқтидори захираҳои табиии минтақа барои қонеъ кардани талаботи афзояндаи аҳолӣ ва саноат ба маҳсулоти занбӯри асал амалӣ карда мешавад.

Калидвоҷаҳо: мақсад, захираҳои асал, таъмин, амнияти озукаворӣ, диққат, растаниҳои ваҳшӣ, озукаворӣ, иқтисодӣ, экологӣ, хифз, истифода, минтақа.

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДОНОСНЫХ РЕСУРСОВ - ВАЖНЫЙ РЫЧАГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная статья посвящена проблеме устойчивого использования медоносных ресурсов, как важного рычага в обеспечении продовольственной безопасности РТ.

В последние годы все большее внимание уделяется перспективным представителям дикорастущей растительности. В этом отношении весьма перспективными являются медоносные ресурсы, которые представляют важное продовольственное, экономическое, производственное, экологическое, научно-техническое и социальное значение.

Автор считает, что особое внимание необходимо уделять уровню удовлетворения потребностей населения и производственных организаций, обеспечить связь хозяйственных субъектов с пчеловодческими организациями и другими отраслями хозяйства. В географическом аспекте акцентировать внимание на территориальное разделение труда в агропромышленном комплексе, а в экологическом – выявить состояние окружающей среды для последующей оценки влияния уровня антропогенной нагрузки и предпосылок для устойчивого использования медоносных ресурсов территории.

Автор уверен, что при использовании и управлении медоносных ресурсов необходимо обеспечивать сбалансированное развитие экономики и улучшение состояния окружающей среды на основе устойчивого, рационального и экологически безопасного природопользования, для решения задач продовольственной безопасности.

Устойчивое налаживание работы будет способствовать сохранению площади наиболее ценных медоносных растений и повышению продуктивности их ресурсного потенциала.

В целом, устойчивое использование медоносов региона реализуется в соответствии с концепцией устойчивого развития с сохранением всего природно-ресурсного потенциала региона для удовлетворения растущей потребности населения и промышленности в пчеловодческой продукции.

Ключевые слова: цель, медоносные ресурсы, обеспечение, продовольственная безопасность, внимание, дикорастущие растения, продовольственное, экономическое, экологическое, сохранение, использование, регион.

SUSTAINABLE USE OF HONEY-BEARING RESOURCES IS AN IMPORTANT LEVER IN ENSURING FOOD SECURITY

This article is devoted to the problem of sustainable use of honey resources as an important lever in ensuring food security of the Republic of Tatarstan.

In recent years, more and more attention has been paid to promising representatives of wild vegetation. In this regard, honey-bearing resources are very promising, which represent important food, economic, industrial, environmental, scientific, technical and social significance.

The author believes that special attention should be paid to the level of satisfaction of the needs of the population and industrial organizations, to ensure the connection of economic entities with beekeeping organizations and other sectors of the economy. In the geographical aspect, to focus on the territorial division of labor in the agro-industrial complex, and in the ecological aspect - to identify the state of the environment for subsequent assessment of the impact of the level of anthropogenic load and prerequisites for the sustainable use of the territory's honey resources.

The author is convinced that when using and managing honey resources, it is necessary to ensure balanced economic development and environmental improvement based on sustainable, rational and environmentally sound environmental management, in order to solve food security problems.

Sustainable work will contribute to the conservation of the area of the most valuable honey plants and increase the productivity of their resource potential.

In general, the sustainable use of honey plants in the region is implemented in accordance with the concept of sustainable development while preserving the entire natural resource potential of the region to meet the growing needs of the population and industry for beekeeping products.

Keywords: purpose, honey resources, provision, food security, attention, wild plants, food, economic, ecological, conservation, use, region.

Дар бораи муаллифон:

Мирзозода Сулаймон Мадислом,
докторанти (PhD) и кафедраи биология ва
методикаи таълими он,
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.
735360 ҶТ ш. Кӯлоб кучай С. Сафаров
Тел.: (+992) 918 14 01 89.

Ҳакимова Азиза Сафармадовна,
ассистенти кафедраи биология ва методикаи
таълими он.
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ,
735360, Ҷ. ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16.
Тел.: (+992) 987 18 17 05

Хисайнов Далер Эмомович,
муаллими қалони кафедраи биология ва
методикаи таълими он.
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.
735360, ҶТ ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16.
Тел.: (+992) 987 89 89 16

Об авторах:

Мирзозода Сулаймон Мадислом,
докторант PhD кафедры биологии и
методики ее преподавания.
Кулябский государственный университет
имени Абуабдулло Рудаки.
735360 РТ г. Куляб улица С. Сафаров 16.
Тел.: (+992) 918 14 01 89

Хисайнов Далер Эмомович,
старший преподаватель кафедры биологии и
методики ее преподавания.
Кулябский государственный университет
имени Абуабдулло Рудаки,
735360 РТ г. Куляб улица С. Сафаров 16.
Тел.: (+992) 987 89 89 16

Хакимова Азиза Сафармадовна,
ассистент кафедры биологии и методики
преподавания.
Кулябский государственный университет
имени Абуабдулло Рудаки
735360 РТ г. Куляб улица С. Сафаров 16.
Тел.: (+992) 987 18 17 05

About the authors:

Mirzozoda Sulaiman Madislam,
Doctoral student (PhD) of the Department of
Biology and its Teaching Methodology.
Kulob State University named after
Abuabdullah Rudaki
735360, RT c. Kulob street S. Safarov 16.
Ph.: (+992) 918 14 01 89.

Khisainov Daler Emomovich,
Senior Lecturer of the Department of Biology
and Methods of its Teaching.
Kulyab State University named after
Abuabdullo Rudaki
735360, RT c. Kulob street S. Safarov 16.
Ph.: (+992) 987 89 89 16

Hakimova Aziza Safarmadovna,
Assistant of the Department of department of
biology and teaching methods.
Kulyab State University named after
Abuabdullo Rudaki
735360, RT c. Kulob street S. Safarov 16.
Ph.: (+992) 987 18 17 05

**ТАҲЛИЛИ ТАҒИЙРОТИ СОЛОНАИ ПАРАМЕТРҲОИ
МОРФОЛОГӢ, НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА
ФИЗОИ ВОҶЕИИ ДОНИШЧӮЁНИ КУРСИ ЯКУМ ДАР
РАВАНДИ МУТОБИҚШАВӢ БА ТАҲСИЛ ДАР ДОНИШГОХ**

Шоқурбонова М. Ш.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриодин Айнӣ

Мутобиқсозии донишчӯёни соли аввал дар муҳити таҳсилоти олӣ як раванди мураккаб ва гуногунчабҳа мебошад, ки на танҳо ҷанбаҳои психоэмотсионӣ ва иҷтимоӣ, балки тағиyrоти назаррасро дар ҳолати ҷисмонӣ, параметрҳои морфологӣ ва ҳолатҳои ғизохӯрии онҳоро фаро мегирад.

Таҳлили тағиyrоти солонаи параметрҳои морфологӣ, нишондихандаҳои физиологӣ ва ғизои донишчӯёни соли аввал вазифаи ниҳоят муҳим аст, зеро ин омилҳо бо муваффақияти мутобиқшавӣ ва таҳсил дар донишгоҳ алоқамандии зич доранд [2].

Дар давоми соли аввали таҳсил, донишчӯён бо стрессҳои сершумор, тағиyrоти тарзи ҳаёт, тарзи хоб ва ҳӯрокхӯрӣ дучор меоянд, ки ба саломатӣ ва фаъолияти онҳо таъсир мерасонанд [3].

Вазъи саломатии донишчӯён, устувории ҷисмонии онҳо ва сифат ва тавозуни ғизо дар раванди мутобиқшавӣ ба сарбории таълим, муҳити иҷтимоӣ ва одатҳои нақши қалидӣ доранд. Набудани дониш дар бораи таъсiri ин тағirot metavonad ба oқibatҳoи darozmuddat, az қabilili bad shudani salomatӣ, kam shudani faъoliyat va hastagii rawonӣ oварда rasonad [5].

Дар соли аввал, донишчӯён аксар вакт одатҳои ҳӯрокхӯrӣ, речai rӯz ва satxi faъoliyati ҷismonii xudro taғir medixand, kи metavonand ба taғiyroti nazarrasasi mormofiziologӣ oварда rasonand. Aksar vakt afzoiши isteъmolii ҳӯrokҳoi tezpas, kam shudani faъoliyati ҷismonӣ va nodida giroftani zarurati parҳezii mutavozin ба nazar merasad, kи metavonad boisi norasooi mikroelementҳo va vitaminҳo ҳaetan muҳim гардад [6,7,8]. Faҳmidani in taғirotҳo boroi taҳxiai choraxo boroi beҳtar karDani sifati zindagii donishchӯen, nigoҳ doštani salomatiy়i онҳо ва faъoliyati samaranoki taъlimi мuҳim ast.

Ҳамин тариқ, омӯзиши taғirebии солонаи нишонdihandaҳoи mormofiziologӣ ва fiziologӣ, inchunin parҳezii donishchӯeni соли аввал, kи dar равандi mutobiқshavӣ қaror dorand, boroi muайyan karDani muškilote, kи ба salomatӣ ва omӯziши onҳo taъsir merasoneh, aҳamiyati kalon dorad. Natiqaҳo metavonand boroi taškili barnomai peshgirӣ va daستgirii donishchӯen boroi beҳtar karDani salomatӣ, donishomӯzӣ va mutobiқshavӣ dar равандi taъlim asos shawand.

Maқсад va vazifaҳoи omӯziш. Maқsadi in kor taҳliili taғiyroti sолонаи parameters mormofiziologӣ, niшondihandaҳoи fiziologӣ va ғizoi voqeии donishchӯeni kursi yakum mебoшад, kи dar равандi mutobiқ shudan ба taҳsил dar donishgoҳ қaror dorand.

Baroи inchroishi kor vazifaҳoи zerin guzoшta shud: Omӯziши taғirebii parameters mormofiziologii donishchӯenro dar равандi mutobiқshavӣ; Muқoisai dinamikai niшondihandaҳoи fiziologӣ ba monandi satxi faъoliyati ҷismonӣ, fiшori xun, ritmi dil dar давоми taҳsил; Taҳliili soxtor va sifati ғizoi donishchӯen dar давоми соли xoniш va taъsiri onҳo ба vazъi salomatiy়i donishchӯen.

Tadқiqot dar laboratoriyaи кафедраи anatomiya va fiziologiya DDOT ба номи C. Aйnӣ dar давоми соли якуми taҳsili donishchӯen dar faculyteti biologiya, kи sinnu solashon az 18 то 21-solaro taškil medodand guzaroniда shud. Dar tadқiqot 100 nafar donishchӯeni mintaqahoi gunogun ba tavri ixtiёri iшtirok namudand, kи az onҳo 50 nafar pisar va 50 nafar duxtaron iшtirok namudand.

Усулҳoи тадқiqot. Baroи noil shudan ба ҳadafҳoи guzoшta shuda usulҳoи zerin iстиfoda shudand: Purсиши testии donishchӯen boroi Chamъovarii maъlumot dar boraи rechaҳoи ҳӯrokxӯrӣ, satxi faъoliyati ҷismonӣ va afzaliyatiҳoи ҳӯrokxӯrӣ. Muoinai tiбbӣ-biologӣ boroi muayyan karDani niшondihandaҳoи asosii mormofiziologӣ (vazni badan, dарозии қад, indeksi vazni badan), inchunin niшondihandaҳoи fiziologӣ (satxi fiшori xun, nabz,

тобоварии чисмонй). Санчишҳои психологӣ барои муайян кардани сатҳи стресс ва устувории умумии равонӣ ва эмотсионалии донишҷӯён дар раванди мутобиқшавӣ. Таҳлили калориянокии ғизо бо мақсади муайян кардани таносуби макро ва микроэлементҳои асосӣ, инчунин муайян кардани норасой ё зиёдатии ғизо.

Натиҷаҳои тадқиқот. Тағироти морфологии донишҷӯён дар раванди мутобиқшавӣ дар донишҷӯёни курсҳои якуми факултети биологияи ДДОТ ба номи С.Айнӣ нишон дод, ки онҳо тағироти назаррасро дар ин давра аз сар мегузаронанд. Дар заминаи мутобиқ шудан ба шароити нави зиндагӣ якчанд тамоюлҳои асосиро метавон ҷудо кард: Тағийрёбии вазни бадан дар давоми соли аввали таҳсил мушоҳоҳда мешавад, ки аксар вақт ҳам бо камшавӣ ва ҳам афзоиши вазн ҳамроҳӣ мекунанд. Аз даст додани вазни бадан дар аввали соли хониш метавонад ба афзоиши фаъолияти чисмонй ва стрессе, ки аз мутобиқшавӣ ба вучӯд омадааст, алоқаманд бошад. Дар айни замон, бисёре аз донишҷӯён, ки бо фишори равонӣ ва стресс рӯ ба рӯ мешаванд, метавонанд ба афзоиши вазн шурӯъ кунанд, ки бо ғизои нодуруст ва тағир додани тарзи ҳаёт алоқаманд аст.

Тағирот дар индекси массаи бадан дар донишҷӯёни соли аввал ба ҳисоби миёна, тамоюли афзоиш дорад, ки метавонад ба норасоии фаъолияти чисмонй ва афзоиши истеъмоли ҳӯрокҳои калориянок, vale қамтар солим, ба монанди ҳӯрокҳои тезпаз ва шириниҳо алоқаманд бошад. Бояд қайд кард, ки дар донишҷӯёне, ки фаъолона машқ мекунанд, индекси массаи бадан дар онҳо устувор бοқӣ мемонад ё ҳатто қоҳиш меебад.

Дар раванди мутобиқшавӣ, донишҷӯён тадриҷан беҳтар шудани устувории чисмонй, алахусус онҳое, ки ба тарбияи чисмонй машғуланд мушоҳоҳда гардид. Аммо, дар маҷмӯъ, донишҷӯёни курсҳои якум одатан ба омузиши мунтазами чисмонй риоя намекунанд, ки ин ба устувории онҳо таъсир мерасонад.

Тағироти физиологии марбурӯт ба мутобиқшавии донишҷӯён ба раванди таълим низ тағироти назаррас доранд. Дар оғози соли хониш сатҳи фаъолияти чисмонии донишҷӯён аксар вақт қоҳиш ёфта буд. Ин ба сарбории қисми таълимӣ, тағирёбии тарзи ҳаётӣ маъмулӣ ва набудани вақт барои машқ вобаста аст. Бо вучӯди ин, бо гузашти вақт, донишҷӯён ба мутобиқшавӣ ва ҷустуҷӯи имкониятҳо барои варзиш шурӯъ мекунанд, ки ба беҳтар шудани ҳолати бадан ва сатҳи устувории умумии онҳо мусоидат мекунанд.

Дар моҳҳои аввали таҳсил стресс ва асабоният ба ҳолати физиологии донишҷӯён таъсири назаррас мерасонад. Ин метавонад дар афзоиши фишори хун, зиёдшавии набз ва ҳатто рушди бехобӣ зоҳир шавад. Бо гузашти вақт, сатҳи стресс ба эътидол меояд, ки ба саломатии умумии донишҷӯен таъсири мусбат мерасонад.

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки донишҷӯене, ки дар марҳилаи мутобиқшавии фаъол қарор доранд, фишори ноустувори хун доранд, ки бо стрессҳои таълимӣ ва иҷтимоӣ алоқаманданд. Оҳиста-оҳиста фишор ба эътидол меояд, агар донишҷӯ машқҳои чисмониро ба речай худ ворид кунад ва ба қадри кофӣ истироҳат кунад.

Таҳлили ғизои донишҷӯёни курси якум дар раванди мутобиқшавии онҳо ба донишгоҳ тағироти назаррасро аз сар мегузаронад. Дар оғози соли хониш, донишҷӯён аксар вақт дар ташкили ҳӯрок аз сабаби нарасидани вақт ва одати ҳудтайёркунии ҳӯрок душворӣ мекашанд. Ин боиси вайрон шудани тарзи ҳӯрокҳӯрӣ ва парҳези номутаносиб мегардад. Дар речай ғизои шабонарӯзии донишҷӯён ҳӯрокҳои карбогидратдор, аз қабили нон, макарон, шириниҳо ва ҳӯрокҳои тезпаз бартарӣ доранд. Ин метавонад ба калорияҳои зиёдатӣ ва норасоии витаминҳо ва минералҳо оварда расонад, ки ба саломатӣ ва иҷроӣ кор таъсир мерасонанд. Норасоии сабзавот ва меваҳо дар парҳез низ як масъалаи маъмул аст. Барои нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили энергия ва саломатӣ, ба парҳези донишҷӯ доҳил кардани сафедаҳо (гӯшт, моҳӣ, лӯбиёгиҳо), ҷарбҳои солим (равғани растани) ва витаминҳо ва микроэлементҳо мӯҳим аст. Одатҳои ҳӯрокҳӯрӣ, ки дар моҳҳои аввали таҳсил ташаккул ёфтаанд, метавонанд ба ҳолати умумии чисмонии донишҷӯй дар дарозмуддат таъсири назаррас расонанд.

Хулоса. Таҳлили тағийроти солонаи параметрҳои морфологӣ, нишондиҳандаҳои физиологӣ ва парҳези донишҷӯёни курсҳои якум, ки дар раванди мутобиқшавӣ қарор доранд, нишон дод, ки ин раванд бисёрҷанба аст ва муносибати комплексиро талаб мекунад. Тағирот дар вазни бадан, сатҳи фаъолияти чисмонй ва ҳолати физиологӣ бо парҳез алоқамандии зич доранд, ки дар навбати худ дар мутобиқшавии бомуваффақияти донишҷӯён нақши калидӣ доранд.

Тавсияҳо барои беҳтар кардани мутобиқшавии донишҷӯён инҳоянд: Татбиқи барномаҳои таълими ғизои солим. Баланд бардоштани сатҳи фаъолияти ҷисмонӣ тавассути машқҳои ҳатмии варзишӣ. Таҳияи дастгири равонӣ барои донишҷӯён барои идоракунии стресс. Мутобиқсозии бомувафқияти донишҷӯён муносибати ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ки тағироти морفوфизиологӣ ва парҳезро ба назар мегирад, ки барои омӯзиш ва рушди минбаъдаи онҳо шароити мусоид фароҳам меорад. Равиши ҳамаҷониба ба ин ҷанбаҳо ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки ба муҳити нави таҳсил бароҳаттар гузаранд ва саломатии онҳоро баланд нигоҳ доранд.

Адабиёт

1. Кашина, Ю. В. Индекс адаптации студентов к учебному процессу в зависимости от типа темперамента / Ю. В. Кашина, И. Л. Чередник, С. В. Полищук // Журнал медико-биологических исследований. - 2022. - № 3 (10). - С. 213-220.
2. Физическое развитие студентов высших учебных заведений г. Уфы / Горбаткова Е. Ю., Зулькарнаев Т. Р., Ахмадуллин У. З. [и др.] // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99 - № 1. - С. 69-75.
3. Куликов, В. Ю. Роль функциональной межпо-лушарной асимметрии в психофизиологической адаптации студентов / В. Ю. Куликов, Л. К. Антропова // Сибирский медицинский вестник. - 2021. - № 4. - С. 57-65.
4. Зарченко, П. Ю. Влияние индивидуального вегетативного статуса на адаптацию студентов к учебному процессу и результативность дас-бос-тренинга / П. Ю. Зарченко, Л. А. Варич, Э. М. Казин // Science for Education Today. -2021. - № 5 (11). - С. 107-127.
5. Влияние характера питания на антиоксидантный статус организма обучающейся молодежи / С. Д. Жамсааранова, С. А. Чукаев, Л. Д. Дымшёева, С. Н. Лебедева // Science for Education Today. - 2019. - Т. 9. - № 1. - С. 226-248.
6. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII пересмотр / В. В. Кухарчук, М. В. Ежов, И. В. Сергиенко [и др.] // Атеросклероз и дислипидемии. - 2020. - № 1(38). - С. 7-40.
7. Референсные значения показателей вариабельности гликемии на основании данных профессионального непрерывного мониторирования уровня глюкозы / А. С. Судницина, Л. А. Суплотова, Н. В. Романова, К. А. Сидоренко // Медицинская наука и образование Урала. - 2020. - Т. 21. - № 4(104). - С. 41-46.
8. Михайлова, С. В. Физиологические особенности физического развития юношей и девушек на возрастном этапе 17-22 года / С. В. Михайлова // Физическое воспитание и спортивная тренировка. - 2018. - № 26 (4). - С. 68-77.

ТАҲЛИЛИ ТАҒИЙРОТИ СОЛОНАИ ПАРАМЕТРҲОИ МОРФОЛОГӢ, НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА ГИЗОИ ВОҶЕИИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ ЯКУМ ДАР РАВАНДИ МУТОБИҚШАВӢ БА ТАҲСИЛ ДАР ДОНИШГОХ

Мақола ба таҳлили тағиироти солонаи параметрҳои морфологӣ, нишондиҳандаҳои физиологӣ ва гизои воҷеи донишҷӯени курси якум, ки дар раванди мутобиқ шудан ба таҳсил дар донишгоҳ қарор доранд, баҳшида шудааст. Тадқиқот тағиротҳоеро, ки бо вазъи ҷисмонии донишҷӯен дар соли аввали таҳсил ба амал меоянд, аз ҷумла вазни бадан, қад, индекси массаси бадан (BMI), инчунин сатҳи фаъолияти ҷисмонӣ ва ҳолати дилу рагҳоро баррасӣ мекунад. Арзебии парҳези донишҷӯен имкон медиҳад, ки мушкилоти асосии марбут ба вайрон кардани тарзи хӯрокхӯрӣ, норасоии микроэлементҳо ва витаминҳои муҳим ва номутаносибии парҳез муайян карда шаванд. Усуљҳои истифодашуда саволнома, муоинаи тиббӣ ва биологӣ ва таҳлили калорияҳои парҳезро дар бар мегиранд. Ба робитаи байнӣ тағирот дар нишондиҳандаҳои морفوфизиологӣ ва парҳези донишҷӯен диққати маҳсус дода мешавад.

Натиҷаҳои таҳқиқот таъсири назарраси стресс, сарбории омӯзиш ва фаъолияти нокифояи ҷисмониро ба саломатии донишҷӯен нишон медиҳанд.

Мушкилот, аз қабили норасоии сабзвот ва меваҳои тару тоза дар парҳез, афзоиши истеъмоли тезпаз ва шакар муайян карда шуданд, ки ба ҳолати ҷисмонии онҳо таъсири манғӣ мерасонанд. Ин кор зарурати муносибати ҳамаҷонибаро барои беҳтар кардани ғизои

донишчүён, татбиқи барномаҳо барои дастгирии саломатӣ ва фаъолияти чисмонии онҳо, инчунин таҳияи тавсияҳо барои мутобиқсозии самаранок дар муҳити таълимӣ таъкид мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои ташаккули стратегияҳое истифода шаванд, ки ба оптимизатсияи раванди мутобиқсозии донишчӯен ва беҳтар кардан сифати зиндагии онҳо нигаронида шудаанд.

Калидвоҷаҳо: параметрҳои морфологӣ, нишондиҳандаҳои физиологӣ, парҳези ғизо, донишчӯёни соли аввал, мутобиқшавӣ, стресс, сарбории таълимӣ.

АНАЛИЗ ЕЖЕГОДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ УЧЕБЕ

Статья посвящена анализу годовых изменений морфологических параметров, физиологических показателей и фактического рациона питания студентов первого курса, находящихся в процессе адаптации к обучению в вузе. В ходе исследования рассматриваются изменения, происходящие с физическим состоянием студентов в первый год обучения, включая массу тела, рост, индекс массы тела (ИМТ), а также уровень физической активности и состояние сердечно-сосудистой системы. Оценка рациона питания студентов позволяет выявить ключевые проблемы, связанные с нарушением режима питания, дефицитом важных микроэлементов и витаминов, а также несбалансированностью диеты.

В исследовании применялись методы анкетирования, медико-биологического обследования и анализа калорийности и структуры рациона.

Особое внимание уделялось изучению взаимосвязи между изменениями морфофизиологических показателей и фактическим питанием студентов. Результаты исследования показали значительное негативное влияние стресса, учебной нагрузки и гиподинамии на здоровье студентов. Были выявлены такие проблемы, как недостаточное потребление свежих овощей и фруктов, а также увеличение доли фастфуда и добавленного сахара в рационе, что отрицательно сказывается на их физическом состоянии. Данная статья подчеркивает необходимость комплексного подхода к улучшению питания студентов, внедрению программ по поддержке их здоровья и физической активности, а также разработке рекомендаций для эффективной адаптации в учебной среде. Результаты исследования могут быть использованы для формирования стратегий, направленных на оптимизацию процесса адаптации студентов и улучшение их качества жизни.

Ключевые слова: морфологические параметры, физиологические показатели, рацион питания, студенты первого курса, адаптация, стресс, учебная нагрузка.

AN ANNUAL ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS, PHYSIOLOGICAL INDICATORS, AND ACTUAL NUTRITION OF FIRST-YEAR STUDENTS DURING THE ADAPTATION PROCESS TO UNIVERSITY STUDIES

The article is devoted to the analysis of annual changes in morphological parameters, physiological parameters and the actual diet of first-year students who are in the process of adapting to university studies. The study examines the changes that occur with the physical condition of students in the first year of study, including body weight, height, body mass index (BMI), as well as the level of physical activity and the state of the cardiovascular system. The assessment of the students' diet makes it possible to identify key problems related to a violation of the diet, a deficiency of important trace elements and vitamins, as well as an unbalanced diet. The methods used include questionnaires, medical and biological examination, and caloric intake analysis. Special attention is paid to the relationship between changes in morph physiological parameters and the diet of students.

The results of the study demonstrate the significant impact of stress, academic workload and insufficient physical activity on the health of students.

Problems such as a shortage of fresh vegetables and fruits in the diet, increased consumption of fast food and sugar, which negatively affects their physical condition, have been identified. This

work highlights the need for an integrated approach to improving student nutrition, implementing programs to support their health and physical activity, and developing recommendations for effective adaptation to the learning environment. The research results can be used to form strategies aimed at optimizing the students' adaptation process and improving their quality of life.

Keywords: morphological parameters, physiological parameters, diet, first-year students, adaptation, stress, learning load

Дар бораи муаллиф:

Шоқурбонова Муаттара Шарифхоновна,
унвончуну кафедраи анатомия ва физиология.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ.

Суроғ: 734003, ш.Душанбе, хиёбони Рудакӣ
121,

E-mail: muatsh@inbox.ru

Об авторе:

Шоқурбонова Муаттара Шарифхоновна,
соискатель кафедрой анатомии и
физиологии.

Таджикский государственный
педагогический университет имени
Садриддина Айни.

Адрес: 734003, г. Душанбе, проспект Рудаки
121,

E-mail: muatsh@inbox.ru

About the author:

Shoqurbonova Muattara Sharifkhonovna,
applicant of the Department of Anatomy and
Physiology.

Tajik State Pedagogical University named after
Sadreddin Aini.

Address: 734003, Dushanbe, Rudaki Avenue
121,

E-mail: muatsh@inbox.ru

Қоидаҳои таҳияи мақолаҳо

Идораи мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои табииӣ» мақолаҳои илмиро дар доираи самтҳои дар мавзуи нашрия мавҷудбуда барои чоп қабул мекунад. Муаллифон ҳангоми таҳия ва пешниҳоди мақолаҳо бояд ба нуктаҳои зерин таваҷҷӯх дошта бошанд:

1. Мақолаҳо ба идораи мачалла дар шакли электронӣ ва чопӣ пешниҳод карда мешаванд.
2. Мақола дар вироишгари матни WinWord (формати A4) бо ҳуруфи Times New Roman чоп шуда, бояд ҳошияҳои саҳифаҳо 2 см, ҳачми ҳарфҳо 14 ва фосилаи байни сатрҳо 1,0 бошад.
3. Ҳачми матлуби мақола якҷо бо аннотатсия ва рӯйхати адабиёт аз 10 то 16 саҳифа мебошад.
4. Дар аввали мақола индекси ТДУ (УДК) дар тарафи чапи саҳифа гузошта мешавад.
5. Маълумот дар бораи муаллиф(он), номи мақола, матни аннотатсия ва калидвожаҳо бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд.
6. Насаб, ном ва номи падар (пурра), унвон, дараҷаи илмӣ, вазифа, ҷои кор ва сурогаи он, почтаи электронӣ ва шумораи телефони муаллиф(он) дар сатрҳои алоҳида зери ҳам навишта мешаванд.
7. Аннотатсия бояд 100 - 200 вожаро фаро гирифта, дар он хуносай муҳтавои мақола ва натиҷаҳои таҳқиқот дарҷ гардад. Истифодаи ибораҳои умумӣ ва ҷузъиёти беаҳамияти мавзӯй зарурат надорад.
8. Калидвожаҳо аз ҳамдигар бо аломати вергул ҷудо карда шуда, бояд фарогири 5-10 калима ва ибораҳои зарурии мавзӯй бошанд.
9. Дар матни мақола овардани истинод ба манбаи истифодашуда ҳатмӣ мебошад. Истинод ба манбâъ пас аз матни иқтибосшуда бо нишон додани раками тартибии манбаи иқтибос ва саҳифаи мавриди назари он дар доҳили қавсайни ҷорӯрӣ ҷӯшиҷа оварда мешавад, масалан: [5, с. 24].
10. Рӯйхати адабиёт пас аз матни мақола ба тартиби алифбо дар шакли феҳристи библиографӣ оварда мешавад. Феҳристи библиографӣ мутобики талаботи ГОСТ таҳия карда шуда, дар он нахуст номгӯи адабиёти кирилӣ ва сипас адабиёти ҳориҷӣ меояд.
11. Дар рӯйхати адабиёт ҳангоми овардани монография, луғатнома, автореферат ва дигар намуди китобҳо овардани ҷой (шаҳр, нашриёт) ва соли нашр, шумораи умумии саҳифаҳо ва барои мақола, фишурда, боб ё фасли китоб ва монанди ин қайд намудани саҳифаҳои онҳо ҳатмист.
12. Рӯйхати адабиёт бояд на кам аз 10 манбаи илмӣ-таҳқиқотӣ, аз ҷумла на кам аз 30% таҳқиқоти илмии дар доҳили қишивар ба нашр расидаро фаро гирад. Номгӯи адабиёти мансуб ба муаллиф набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиётро ташкил дихад.
13. Тавсия дода мешавад, ки аз таҳқиқотҳои доир ба мавзуи мақола қаблан дар нашрияҳои илмии тақризшаванда, ҳусусан дар мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» нашргардида истифода бурда шавад. Инчунин ба нашри мақолаҳое, ки дар онҳо ба таҳқиқотҳои анҷомёфтани солҳои охир ва манбаъҳои мӯътамад истинод сурат гирифтааст, бартарӣ дода мешавад.
14. Мачалла мақолаҳои илмиро, ки дорои зиёда аз ду ҳаммуаллиф мебошанд (ба истиснои таҳқиқотҳои таҷрибӣ), нашр намекунад.
15. Мақолаҳои аспирантон, унвончӯён ва докторантон аз рӯи ихтисос (PhD) бо тавсияи роҳбари илмӣ ва мақолаҳои магистрантон дар ҳаммуаллифӣ бо номзади илм ё доктори илм қабул карда мешаванд.
16. Мақолаҳое, ки қаблан дар дигар нашрияҳо ба нашр расидаанд ё барои чоп супорида шудаанд, қабул карда намешаванд. Ҳайати таҳририя ҳукуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ё ислоҳ намояд.
17. Матни маводи пешниҳодшаванда нусхай ниҳоӣ маҳсуб шуда, бояд таҳrirшуда ва бегалат бошад. Масъулияти боэътиимодии аснод, рақамҳо ва муҳтавои мақолот бар дӯши муаллиф(он) мебошад.
18. Дар ҳолати риоя нашудани талаботҳои дар боло зикршуда идораи мачалла ҳақ дорад, ки ҷунун мақолаҳоро баррасӣ нанамояд.

Правила оформления статей

Редакция журнала «Вестник Педагогического университета. Серия естественных наук» принимает к печати научные статьи по тематике, соответствующей профилю журнала. При подготовке и представлении статей авторы должны обратить внимание на следующее:

1. Статьи представляются в редакцию журнала в электронном и печатном виде.
2. Статья должна быть напечатана в текстовом редакторе WinWord (формат А4) шрифтом Times New Roman, с полями 2 см, кеглем 14 и межстрочным интервалом 1,0.
3. Оптимальный объем статьи вместе с аннотацией и списком литературы составляет от 10 до 16 страниц.

4. В начале статьи слева на странице размещается индекс УДК.
5. Информация об авторе(ах), название статьи, текст аннотации и ключевые слова приводятся на 3 языках - таджикском, русском и английском.
6. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, должность, место работы и его адрес, электронная почта и номер телефона автора(ов) пишутся на отдельных строках.
7. Аннотация должна содержать 100-200 слов, в ней должны быть изложены краткое содержание статьи и результаты исследования. Использование общих фраз и несущественных деталей темы нецелесообразно.
8. Ключевые слова, отделенные друг от друга запятой, должны содержать 5-10 слов и основных фраз темы.
9. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на использованные источники. Ссылка на источник дается после цитируемого текста с указанием порядкового номера источника и страницы в квадратных скобках, например: [5, с. 24].
10. Список литературы приводится после текста статьи в алфавитном порядке в виде библиографического списка. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, в нем сначала дается литература на кириллице, затем - на латинице.
11. В списке литературы, при описании монографии, словаря, автореферата и других видов книг, необходимо указать место (город, издательство) и год издания, общее количество страниц, а для статьи, тезисов, глав или раздела книги и т.п. - их страницы.
12. Список литературы должен содержать не менее 10 научно-исследовательских источников, из них не менее 30% - научных работ, опубликованных в стране. Библиография автора не должна составлять более 25% списка литературы статьи.
13. Рекомендуется использовать исследования по теме статьи, ранее опубликованные в рецензируемых научных журналах, особенно в журнале «Вестник Педагогического университета». Приоритет отдается статьям, в которых ссылаются на исследования последних лет и авторитетные источники.
14. Журнал не публикует научные статьи, имеющие более двух соавторов (за исключением экспериментальных исследований).
15. Статьи аспирантов, соискателей и докторантов PhD принимаются к публикации по рекомендации научного руководителя, а статьи магистрантов - в соавторстве с кандидатом наук или доктором наук.
16. Статьи, ранее опубликованные в других изданиях или переданные в печать, не принимаются. Редакционная коллегия имеет право сокращать или редактировать научную статью.
17. Текст представленного материала является окончательной версией, должен быть вычитанным и без ошибок. Ответственность за достоверность фактов, цифр и содержания статей несет автор(ы).
18. В случае несоблюдения вышеуказанных требований редакция журнала имеет право не рецензировать такие статьи.

RULES FOR THE DESIGN OF ARTICLES

The editorial board of the journal of «Herald of the Pedagogical University. Series of natural sciences» accepts scientific articles on topics corresponding to the journal's for publication profile. During preparing and submitting articles, authors should pay attention to the following:

1. Articles are submitted to the editorial board of the journal in electronic and printed form.
2. The article should be typed in the text editor WinWord (A4 format) in Times New Roman font, with margins of 2 cm, font size 14 and line spacing 1.0.
3. The optimal volume of the article jointly with the abstract and list of references is from 10 to 16 pages.
4. The UDC index is placed on the left side of the page at the beginning of the article.
5. Information about the author(s), the title of the article, the abstract text and keywords are given in 3 languages - Tajik, Russian and English.

6. The author's(s) surname, first name and patronymic (in full), academic title, academic degree, position, place of work and its address, e-mail and phone number are written on separate lines.

7. The abstract should contain 100-200 words and should outline the content of the article and the results of the research. The use of general phrases and insignificant details of the topic is not advisable.

8. Keywords, separated by commas, should contain 5-10 words and main phrases of the topic.

9. The text of the article must contain references to the used sources. The reference to the source is given after the quoted text with the indication of the serial number of the source and the page in square brackets, for example: [5, p. 24].

10. The list of references is given after the text of the article in alphabetical order in the form of a bibliographic list. The bibliographic list is drawn up in accordance with the requirements of GOST; it first lists literature in Cyrillic, then in Latin.

11. During describing a monograph, dictionary, abstract and other types of books in the list of references, it is necessary to indicate the place (city, publisher) and year of publication, the total number of pages, and for an article, abstract, chapter or section of a book, etc. - their pages.

12. The list of references should contain at least 10 scientific research sources, at least 30% of them should be scientific papers published in the country. The author's bibliography should not exceed 25% of the list of references in the article.

13. It is recommended to use research on the topic of the article, previously published in peer-reviewed scientific journals, especially in the journal «Herald of the Pedagogical University». Priority is given to articles that refer to research from recent years and authoritative sources.

14. Scientific articles with more than two co-authors (except for experimental research) will not be published in the journal.

15. Articles of postgraduate students, applicants and PhD students are accepted for publication on the recommendation of the scientific supervisor, and articles of master's students - in co-authorship with a candidate of sciences or doctor of sciences.

16. Articles previously published in other publications or submitted for publication are not accepted. The editorial board has the right to shorten or edit the scientific article.

17. The text of the submitted material is the final version, it must be proofread and free of errors. The author(s) is responsible for the accuracy of the facts, figures and content of the articles.

18. In case of non-observance of the above requirements, the editorial board of the journal has the right not to review such articles.

Издательский центр

Таджикского педагогического университета им. С.Айни

по изданию научного журнала

Вестник педагогического университета.

Серия естественных наук

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121

Сайт журнала: <http://esn.tgpu.tj>

E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com

Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.

Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 48,5 п.л.25

Подписано в печать 15.12.2024 г. Заказ №239

Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни

734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.